

ISSN 2708-5759

ПАЁМИ ДОНИШГОХИ ОМЎЗГОРӢ

Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

(Серияи 2. Педагогика ва психология, назария ва методикаи таълим)



ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

*Издание Таджикского государственного педагогического
университета имени Садриддина Айни*

(Серия 2. Педагогики и психологии, методики преподавания гуманитарных и
естественных дисциплин)

HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Publication of the Tajik State Pedagogical University
named after Sadriddin Ayni

(Series 2. Pedagogy and psychology, theory
and teaching methods)

№ 1 (5)

Душанбе – 2021

Мачалла соли 1978 таъсис ёфтааст

Мачалла ба феҳрасти мачаллаву нашияҳои илмии пешбари тақризашаванда, ки натиҷаи асосии рисолаҳо барои дарёфти унвони илмии номзад ва докторони илм дар онҳо бояд интишор гарданд, шомил шудааст.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 июни соли 2018 таҳти № 061/ЖР аз нав ба қайд гирифта шудааст.

ISSN 2708 - 5759

Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121, ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Тел. : (+992 37) 224-20-12

Факс: (+992 37) 224-13-83

Почтаи электронӣ:

vestnik.tgpu@gmail.com

Сомонаи мачалла:

<http://vestnik.tgpu.tj>

Сармуҳаррир: Ғаффорӣ Нуъмонҷон Усмонзода – доктори илмҳои таърих профессор, ректори ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Муовини сармуҳаррир: Мирзорҳимов Акобир Каримович – доктори илмҳои биология муовини ректор оид ба корҳои илмии ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Котиби масъул: Одинаев А.Н.

Мачалла шомили пойгоҳи иттилоотии «Намояни иқтибоси илмии Русия» (НИИР) шудааст, ки дар сомонаи Китобхонаи миллии маҷозӣ ҷойгир аст. <http://elibrary.ru>

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Маҷидова Б. - доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Нуъмонов М. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Шарипова Д. Я. – доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Иматова Л.М. - доктори илмҳои педагогӣ, дотсент

Сайфуллоев Х.Г. - доктори илмҳои педагогӣ, дотсент

Алиев С.Н. - доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Нуров А. - доктори илмҳои педагогӣ, профессор

Абдуллоева Р.Х. – номзади илми педагогӣ, дотсент

Журнал основан в 1978 году

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал зарегистрирован Министерством культуры Республики Таджикистан 11 июня 2018 года за № 061/ЖР

Тел. : (+992 37) 224-20-12

Факс: (+992 37) 224-13-83

Электронная почта:

vestnik. tgpu@gmail.com

Сайт журнала:

<http://vestnik.tgpu.tj>

Главный редактор: Гаффори Нуъмонджон Усмонзоде - доктор исторических наук, профессор, ректор ТГПУ им. С. Айни

Зам. главного редактора: Мирзорахимов Акобир Каримович - доктор биологических наук, проректор по научной работе ТГПУ им. С. Айни

Ответственный редактор: Одинаев А.Н.

Журнал включен в «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), размещенный на платформе Национальной электронной библиотеки. <http://elibrary.ru>

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маджидова Б. - доктор педагогических наук, профессор

Нугмонов М. - доктор педагогических наук, профессор

Шарипова Д. Я. – доктор педагогических наук, профессор

Иматова Л.М. - доктор педагогических наук, доцент

Сайфуллоев Х.Г. – доктор педагогических наук, доцент

Алиев С.Н. - доктор педагогических наук, профессор

Нуров А. - доктор педагогических наук, профессор

Абдуллаева Р.Х. - кандидат педагогических наук, доцент

The journal was founded in 1978

The Journal is included in the List of the leading peer reviewed scientific journals and publications, which should publish the main scientific results of dissertations for Doctor of science and Candidate of science degrees.

The magazine is registered by the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan on June 11, 2018 for No. 061/ZhR

Phone: (+992 37) 224-20-12

Fax: (+992 37) 224-13-83

E-mail: vestnik. tgpu@gmail.com

Journal website: <http://vestnik.tgpu.tj>

Editor-in-chief: *Gaffori Nu'monjon Usmonzoda* - doctor of historical sciences, professor, rector of the TSPU named after S. Ayni

Deputy Editor-in-chief: *Mirzorahimov Akobir Karimovich* - doctor of biological sciences, vice-rector on scientific works of TSPU named after S. Ayni

Executive Editor: *Odinaev A.N.*

The Journal is included in the database of «Russian Science Citation Index» (RISC), placed on the platform of the National Digital Library. <http://elibrary.ru>

THE EDITORIAL BOARD:

Majidova B. - doctor of pedagogical sciences, Professor

Nugmonov M. - doctor of pedagogical sciences, Professor

Sharipova D. Y. - doctor of pedagogical sciences, Professor

Imatova L.M. - doctor of pedagogical sciences, Associate Professor

Saifulloev H.G. - doctor of pedagogical sciences, Associate Professor

Aliev S.N. - doctor of pedagogical sciences, Professor

Nurov A. - doctor of pedagogical sciences, Professor

Abdullayeva R. KH. – candidate of pedagogical sciences, Associate Professor

**МУНДАРИЧА /СОДЕРЖАНИЕ
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ / ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**

Нуров А.

Ифтихори миллӣ ва тарбияи худшиносии насли наврас 8

Намозов Т.Б.

Гигиенаи шахсии варзишгар 12

Саидова Ф.Х., Раджабов Т.Б.

Решение задач с физическим содержанием на практических занятиях по математике - одно из основных средств профессиональной подготовки будущих учителей физики 15

Тоҳриён А.Ш.

Омилҳои педагогӣ дар раванди ташаккули хотираи таърихӣ 21

Мамадносирова М.М., Якубов Н.И.

Фаъолияти ҷисмонӣ ҳамчун ҷузъи асосии тарзи ҳаёти солим барои қӯдакон 26

Раҳмонов Ш.М.

Мушкилоти сифати таҳсилот ва роҳи ҳалли он 30

Қаюмова Ҳ.Т.

Арифметикаи зеҳнӣ - омили асосии рушди тафаккур 34

Иброҳимов Г., Раҷабзода Д.

Заминаҳои ташаккул ва омодагии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ 38

Баротова Г.Ю.

Инклузивная этика как нравственная составляющая профессионально-педагогической культуры студентов 42

Фозилов С.М., Азизова Ф.Ш., Фозилов Ч. М.

Нақши технологияи муосири педагогӣ дар ташаккули шахсият 47

Мансурова Дж.С., Сафаров Ш.М., Хайдарова Н.М.

Сущность образовательных технологий 50

Олимов Т.Ш.

Масъалаҳои тарбияи оилавӣ ва ташаккули арзишҳои оиладорӣ дар ашъори Муҳаммад Ғаззолӣ 55

Тоирев С.М.

Подготовка будущих учителей русского языка в условиях многоязычного образования 60

Назарова З.

Шаклу усулҳои тарбияи иҷтимоии хонандагони хурдсол 64

Мирзоева Ш.И.

Этимологический комментарий пословиц и поговорок 70

Ёров А.Б.

Истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими муассисаҳои томактабӣ 72

Файзалиева С.А.

«Зебо» ва анъанаи меросбарӣ дар ракси тоҷик 79

Саидова Б.

Чакан ва маҳсусиятҳои он 82

Султонова М.М.

Аҳамияти илмӣ-педагогии омода кардани муаллимони синфҳои ибтидой тибқи талаботи ғояҳои педагогикаи замони нав 86

Мирзалиён Ҳ.А.

Муносибатҳои инновационӣ ба таҳсилот бо истифодаи технологияҳои муосири тарбияи ҷисмонӣ 89

Хайруллоев Б., Рамазонов Д.М.

Нақши ҳамкории мураббия бо роҳбари мусиқӣ дар тарбияи ахлоқии кӯдакони зинаи таҳсилоти томактабӣ 92

Абзалов И. А., Гадоев М.А.

Гимнастика ҳамчун восита ва усули трбияи ҷисмонӣ дар бахши фаъолияти инсон 96

Мингбоев А. Ю., Дадобоева М.С.

Талаботҳои қасбӣ-психологӣ ба шаҳсияти довталабони самти оперативӣ 102

ИЛМҲОИ ПСИХОЛОГӢ / ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУК***Комилова М.Д.***

Омӯзиши рафтори девиантӣ дар равияни бихевиоризм 107

Файзизода Ф.

Тести равен ва имкониятҳои он дар ташхиси қобилияти ақлии наврасон 111

Бобоева С.Б.

Креативнокӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳммулпазирӣ – омилҳои калидии рушди мутахассиси оянда 114

Саидов С. Ш.

Муносибати арзишнок ба оила ҳамчун падиди педагогӣ – психологӣ 120

Латифзода С. З.

Профессионально-психологические пригодности и ее проблемы в силовых структурах Республики Таджикистан 124

Симановская С. В., Родионова Е.А.

Мотивационные и ценностные ресурсы баланса работы и отдыха 128

**МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ГУМАНИТАРӢ ВА ТАБӢ /
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
ДИСЦИПЛИН**

Нугмонов М., Сафаров Ш.М.

Моҳияти равиши ташкилӣ- фаъолиятӣ дар раванди таълими қасбӣ ва методӣ 134

Баротзода К.А.

Межпредметные связи как основа подготовки будущего учителя по двух специальностям в условия кредитного обучения 139

Давлатов Д.Р., Саидов П.А.

О формировании двигательной функции детей и подростков на спортивных занятиях 144

Сафарова М.Р.

Основы обучения русскому речевому этикету в условиях межкультурной коммуникации 151

Баротзода К.А.

Асосҳои психологии назариявии тасаввуротҳо оид ба робитаи байнифаний 154

Маҷидов Ҳ., Ағизов С.Ҳ.

Воситаҳои мусири баҳодиҳии дониши донишҷӯён омили баланд бардоштани сифати таълим 159

Наимов З., Шарипова С.

Тарбияи иҷтимоӣ ва мутобиқшавии инсон ба ҳаёти иҷтимоӣ 163

Арабов М.Қ.

Ба замони мусир мувофиқ гардонидани барномаҳои таълими информатикаи мактабӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои мусир дар раванди таълим 168

| | |
|--|-----|
| Сулейманова А.Г., Сулейманова Е.И. | |
| Современные возможности технических средств обучения на практических занятиях по русскому языку в студенческих таджикских группах | 178 |
| Куджсов Р. М. | |
| Речевое общение как объект обучения и овладения иностранным языком в педагогическом ВУЗЕ..... | 180 |
| Саидов Н.Т., Сафарова Д. | |
| Нақш ва аҳамияти муносибати педагогӣ ҳамчун омили мӯкаммалгардонии фаъолияти касбӣ дар раванди таълими синфҳои ибтидой..... | 184 |
| Баротзода К.А., Давлатов С. | |
| Ба роҳ мондани робитаи байнифанди биология бо таърихи зимни омӯзиши таълими биология..... | 187 |
| Саидов Н.Т., Ҳусензода А. | |
| Методикаи ташхисии омӯзиши фаъолияти инновационии омӯзгор | 194 |
| Рахмонова О.С. | |
| Этапы и уровни обучения икт в технических и естественнонаучных факультетах | 198 |
| Садуллоева М.Б. | |
| Технологияи инкишофи мустақилияти эҷодии донишҷӯён дар раванди омӯзиши забони англисӣ дар ихтисосҳои ғайризабон | 202 |
| Хакимова Ш.Д. | |
| Современные подходы к изучению проблемы развития устной речи студентов | 205 |
| Ғозиева Ш, Абдуразиқов Ф. | |
| Моҳият ва мағҳуми методи босуръат дар дарси забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ..... | 208 |
| Назарова И.Н. | |
| Медотикаи таълими ҳаёт ва эҷодиёти алишер навоӣ вобаста ба муносибати босалоҳият дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки таълимашон ба забони тоҷикист..... | 215 |
| Джабаров Б.О. | |
| Диктант как приём проверки и обучения правописанию русскому, английскому в условиях реализации межпредметных связей | 219 |
| Шарипов К.Б. | |
| Моҳияти санчишҳои марҳилавӣ дар низоми таҳсилоти кредитӣ | 224 |
| Одинаева М.Т. | |
| Интерференция в речи билингва и работа по её устранению | 227 |
| Бобохонова Ш.Н. | |
| Роҳ ва воситаҳои фаъолгардонии донишҷӯён дар раванди дарсхои физика..... | 231 |
| Арбобова М.Т. | |
| Ташаккули маҳорати муоширати донишҷӯён дар ҷараёни таълими забонҳои хориҷӣ (дар мисоли забони англисӣ) дар ихтисосҳои ғайрифилологии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ..... | 234 |
| Хафизова Б.А. | |
| К вопросу об информационно- коммуникационной технологии при обучение английского языка..... | 239 |

ИФТИХОРИ МИЛЛЙ ВА ТАРБИЯИ ХУДШИНОСИИ НАСЛИ НАВРАС

Нурев А.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли, 26 декабри соли 2019 таъқид намудаанд: «Таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси гояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем. Бахусус, дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро ба фарҳанги миллӣ осон гардондааст, рӯ овардан ба таъриҳи ва оғоҳ будан аз аслу наасаби хеш барои ҳар як фарди миллат, хусусан насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад.

Мо кӣ будани аҷдоду гузаштагони худро бояд донем, ба онҳо арҷ гузорем ва бо насли ориёй, яъне ориёнтабор будани худ ифтиҳор кунем»[1, с.364].

Ин таъқиди дилсӯзонаю ватанпарастони Пешвои миллат, бахусус донистани таъриҳи, фарҳанг, расму ойин, худшиносию оғоҳ будан аз аслу наасаб ва аз ориёнтабор будани хеш ифтиҳор кардан аст, аммо дар баробари ин, имрӯз раванди ҷаҳонишавии тамаддунҳо ва ворид шудани унсурҳои бегона ба фарҳанги миллӣ осон шудааст. Аз ин рӯ, мо бояд пештару бештар аз ҳар вақта дида ба таърихи пурифтиҳори гузаштагонамон рӯ орему осори оғаридаи онҳоро мутолиа намудаву амонати муқаддаси ба мо мерос мондаашонро чун гавҳараки ҷашм ҳифз намоем. Рисолати омӯзгорону мураббӣён низ дар замони пуртазод дар ҳамин зоҳир мегардад. Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки дар замони насли наврас худогоҳию худшиносӣ ва ҳувияти миллиро тарбия намоем. Ҳушбахтона «...имрӯз аз баракату нусрати Истиқлолият ва соҳибихтиёрии Тоҷикистони азиз ин худшиносӣ дар қалбҳо ҷӯш мезанад ва эҳё мешавад» [2, с.432].

Барои тарбияи худшиносӣ, тарбияи ифтиҳори миллӣ ва эҳёи он, пеш аз ҳама дар муаллимон худтарбияқуниро инкишоф дода, ба ин васила ташаккули идеали маънавии ӯро таъмин намоем. Ҷунки маҳз омӯзгоре, ки идеали маънавии пухта ва ҳаматарафа дорад, онро дар насли наврас тарбия карда метавонад ва талабагон низ ба худтарбияқунӣ машғул мешаванд, ки ин боиси ифтиҳори миллии онҳо мегардад. Аз ин рӯ муаллимонро зарур аст, ки пайваста ва мунтазам донишҳои педагогио психологӣ, методио маҳорати қасбии хешро баланд бардоранд, роҳҳо ва воситаҳои самараноки таълиму тарбияи насли наврасро ҷӯянд ва ҳамеша ҳамқадами замон бошанд. Устоди донишманд ва пухтакор дар ҳамаи давру замонҳо «гули сари сабад»-и дӯстону шогирдон буда, ба ин восита ба ҳалқу ватани худ хизмат мекунад. Аз ҳамин рӯ, дар қитоби муқаддаси «Авасто» ба мавқеи муаллим эътибори маҳсус дода, омӯзгорро «аңжро пойти», яъне «донишманд» меномиданд. Дар гузашта омӯзгорро аз ҳисоби ашҳоси босавод ва меҳнатдӯст интиҳоб менамуданд. Муаллимоне, ки забон, таъриҳ, анъанаҳои нек ва педагогикай ниёғони худро хуб медонанд ва аз он ифтиҳор дорад, бидуни тардид аз донишмандонанд. Ин ҷо хеле бомаврид аст, ки ба таъқиди Пешвои миллат, ки дар Рӯзи дониш (17.08.2020) ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон пеш аз ҳама барои устодону омӯзгорон пешниҳод шуда буд, таваҷҷӯҳ намоем: «...рисолати аслии устодону омӯзгорон ва падару модарон дар ин самт аз он иборат аст, ки ба насли наврас ва ҷавонони имрӯза таърихи фочиабор ва таҷрибаи талҳи миллатро омӯзонанд ва онҳоро барои ҳифзу пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва боз ҳам мустаҳкам намудани пояҳои давлати озоду соҳибистиқлоламон омода созанд» [1]. Ин андешаи Пешвои миллат устодон ва омӯзгоронро дар баробари вазифа ва масъулияте, ки ба душ доранд, ҳамзамон баҳри амалӣ соҳтани се самти фаъолияташон, ки ҳамарӯза дар кори таълиму тарбия мавриди корбуда қарор мегиранд, роҳнамо мебошад:

- Донишҳои қасбии омӯзгор, устод;
- Маҳорати педагогӣ;
- Сифатҳои инсонӣ [1, с.29-31].

Муаллим бояд аз он ифтиҳор кунад, ки ҳама суханварони оламгир, аз ҷумла Сукроту Афлотун, Арастую Демокрит, Рӯдакиу Фирдавсӣ, Абӯалӣ Ибни Синою Носири Ҳусрав, Саъдию Ҷомӣ ва кулии хирадмандони насли ҳазрати Одам таълиму тарбияро аз устод гирифта, шуҳрату номи ҷовидона қасб кардаанд. Аз ин ҷост, ки ахлоқи волою хиради бузурги ниёғонамон дар назди муаллимон вазифа мегузорад, ки барои дар насли наврас ва ҷавонон тарбия намудани ҳисси инсондӯстию ватандӯстӣ, ваҳдати миллӣ, тарбияю таълими

хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ, маънавиёти баланд, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва гайраҳо, ки ҳама рукнҳои волои тарбия ва боиси ифтихор ва арзиши миллӣ аст, аввалан худ намунаи ибрат бошанд ва насли наврасро дар ҳамин рӯҳия тарбия карда тавонад. Барои ҳалли ин масъалаи мубрами рӯз проблемаи дигар ба миён меояд, ки то рӯзҳои наздик пажӯҳишгарони соҳаи педагогика ба он кам эътибор медоданд. Вазифаи муҳимму масъулиятнок барои муаллимон, ки он боиси ифтихор ва арзиши миллӣ аст, ин рӯ овардан ба анъанаҳои ниёғонамон ва ҳаматарафа омӯхтани обу хоки ин сарзамини кӯҳан, забон, таъриҳ ва педагогикии миллии (этнопедагогика) он ба шумор меравад. Олими маъруфи тоҷик, шодравон академик Муҳамадҷон Шакурӣ дар асари пурарзишааш «Ҳурросон аст, ин ҷо» навиштааст: «Маънавиёти мардуми тоҷик чунин нерӯи бузург дошт ва ҳанӯз дорад. Инро имрӯз мо тоҷикон бояд бидонем ва коре бикунем, ки ин нерӯи бузург бедор шавад, ба ҷунбиш ояд мушкилкушои худи мо ва дигарон бошад» [2, с.54].

Ин андешаи олӣ ва таъкиди адабиётшиносӣ маъруф ба тамоми ҳалқи тоҷик аз дехқони ҳокпош сар карда то уламову шуаро як ранг даҳл дорад. Барои он ки «бидонем ва коре кунем, ки ин нерӯи бузург (маънавиёт-А.Н) бедор шавад» ба омӯзгорон, устодон зарур аст, ки забон, таъриҳ ва педагогикии ниёғони худро ҳуб донанд ва насли наврас ва ҷавононро дар ҳамин рӯҳия тарбия карда тавонанд. Ҷунки забони ниёғонамон ва таъсири ў ба забонҳои дигар аз аҳди қадим то имрӯз натанҳо боиси ифтихор, балки яке аз арзишҳои волои ҳалқи тоҷик ба шумор меравад ва таърихи гузаштаамон ба ин гувоҳ аст. Бинобар ин, ба омӯзгорон, устодон зарур аст, ки бо забони адабӣ таълиму тарбияи насли наврасро ба роҳ монанд, зоро нутқи бурро ва шевои муаллим воситаи ҳуби аёни дар дарс ва корҳои тарбиявӣ мебошад. Аз тарафи дигар, ҳонандагон бештар ба муаллим тақлид мекунанд, ки ин дар оянда ба онҳо имконият медиҳад бо забони адабӣ сухан гуфтсанро ёд гиранд. Албатта дуруст риоя кардани қоидаҳои забон аз оила оғоз шуда, дар қӯдакистон ва мактаб идома мейбад. Аз ин рӯ, дар ҳалли ин масъалаи муҳим ҳамкории доимии оила, қӯдакистон ва мактаб ҳатмист. Пеш аз ҳама мураббии қӯдакистон бо забони адабии гуфтугӯй сухан ронда тавонад, алалхусус дар ғурӯҳҳои тайёрӣ ба мактаб, ки инкишоф додани нутқи маданини онҳо хеле муҳим аст. Муаллимро зарур аст, ки бо забони адабии гуфтугӯй таълим ва тарбияи талабагонро ба роҳ монад ва аз ин забон ифтихори намояд ва ҳонандагонро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунад. Ҷунки забони модарии мо ифтихори бузурги мо буда, яке аз арзишҳои миллӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, талабагонро дар ҳамин рӯҳия тарбия намудан вазифаи масъул ва пурифтихори муаллимон ба шумор меравад. Инро мо дар таҷрибаи кори амалии муаллимони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи рақами 76-и ш.Душанбе Давлатова М. ва рақами 34-и ш.Душанбе Оймаҳмадов Ф., Ҳолиқова Г. ва Ҷураева М. мушоҳида мекунем.

Мушоҳидаи ҷандсолаи мо сабит кард, ки омӯзгорон Давлатова М, Оймаҳмадов Ф., Ҳолиқова Г., Ҷураева М. ҳам дар раванди таълим ва ҳам дар ҷорабинҳои тарбиявӣ бо забони хеле шеваву суфтаи адабӣ гуфтугӯй мекунанд, ки ин ба талабагон таъсири қалони тарбиявӣ мерасонад. Омӯзгор Оймаҳмадов Ф. яке аз соатҳои тарбиявиро аз Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сар кард, ки ҳонандагон ҳама бо як оҳангӣ форма сурудро такрор намуданд:

*Диёри арҷманди мо,
Ба баҳти мо сари азизи ту баланд бод.
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод,
Зи дурии замонаҳо расидаем,
Ба зери парчами ту саф қашидаем, қашидаем.
Зинда бои, Эй Ватан, Тоҷикистони озоди ман!*

Талабагон давоми Суруди миллиро сароида ҳар як қӯшиш менамуданд, ки сурудро бурро ва бехато сароянд. Азбаски омӯзгор дар соати тарбиявии гузашта доир ба мазмuni Суруди миллӣ маълумоти муфассал дода будааст, шогирдон дар ин соати тарбиявӣ мақсади гузашта шударо хеле ҳуб фаҳмиданд. Онҳо бештар ба забон, баёни фикр, ифтихороти миллӣ, муқаддасоти ватани маҳбуб ва ғайра дикқат медоданд. Дар Суруди миллӣ тамоми орзуу омоли сокинони ин давлати соҳибистиклол ифода ёфтааст. Дар соати тарбиявӣ омӯзгор бештар ба забони адабии шогирдон аҳамият дода, дар хотима байти зеринро барои аз ёд тавсия намуд:

*Ҳар қас ба забони худ сухандон гардад,
Донистани сад забон осон гардад.*

Ҳалқи тоҷик дар тӯли таъриҳ боз аз он ифтихори миллӣ дорад, ки дар сарзамини кӯҳану зебоманзараш зиндагӣ карда, барои истилою горат кардани давлату сарзамине ҳеч гоҳ лашкар накашида ва горат накардааст. Ин аз боғарҳангии маънавиёти боло ва инсондӯстии

(гуманизми олии) ин ҳалқи сарбаланд шаҳодат медиҳад ва панди Саъдии бузургворро барои ҳамешагӣ дар лавҳи хотир дорад:

*Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар оғаринии зи як гавҳаранд.
Ҷу узве ба дард оварад рӯзгор,
Дигар узвҳоро намонад қарор.*

Маҳз ҳамин сирати ҳалқи тоҷикро дар назар дошта, шоири маҳбуби тоҷик, зиндаёд Лоик Шералий дар шеъри «Таърих гувоҳ аст» нигоштааст:

*Таърих гувоҳ аст, ки дар ҳеч замоне,
Тоҷик ба хоки дигаре аз сари кина.
Бо ҳамҳамаю бамдала лашкар накашидааст,
Таърих гувоҳ аст, ки дар арсаи таърих.
Тоҷик зи роҳи ҳасаду ҷаҳду таассуб,
Бар фарқи саре наизаву ҳанҷар накашидааст.*

Сарчашмаҳои таърихи сабит менамоянд, ки ҳарчанд гузаштагони мо лашкар, қувва ва тавонӣ доштанд, vale ҳеч гоҳ бо зӯри қувва шамшер амал накарда, танҳо ба воситаи ақлу ҳирад, тавассути гуфтугӯ масъалаҳои ба вуқӯй омадаро ҳаллу фасл мекарданд. Бинобар ин, ба муаллимон зарур аст, ки донишҳои назариявии ҳудро оид ба забон, таърих ва анъанаҳои педагогикии ниёгон ганий намуда, соҳиби ҷаҳонбинии илмии васеъ гарданд. Таърихи давлати бузурги Сомониёнро донанд, az он ифтихор дошта бошанд ва талабагонро дар рӯҳияи ҳудшиносии миллӣ ва ватанпарварӣ тарбия кунанд. Боз аз он ифтихор дошта бошанд, ки Тоҷикистон давлати соҳибистиклол буда, порай муқаддаси ҳамон давлати Сомониён мебошад, ки соли 1999 1100-солагиашро ҷаҳни гирифтем. Муаллим на танҳо ҳуд таърихи гузаштаю имрӯзаи ҳалқи ҳудро донад, балки ифтихор, ҳудшиносӣ ва арзиши миллии ниёгонро дар қалби насли наврас ва ҷавонон тарбия карда тавонад. Бо ибтикор ва ташабbusi бевоситаи Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин ҷаҳне, ки ҳамчун нишон ваҳдат ва якпорагии миллат дар қалби ҳалқи тоҷик, тухми муҳаббату садоқатро кошт ин соли 1995 ҷаҳни бузургдошли 680-солагии Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ дар шаҳри бостонии Кӯлоб буд. Ҳамин тавр, ин иқдоми ватандории Пешвои муаззами миллат нисбати шаҳсиятҳои варзидаи миллати сарбаланди тоҷик идома мейбад. Аз ҷумла, 675-солагии шоир ва мутафаккири барҷаста Камоли Ҳучандӣ (1996), 90-солагии шарқшиносӣ барҷаста, ҳодими намоёни давлатӣ Бобоҷон Ғафуров (1998), 1100-солагии давлати Сомониён (1999), 960-солагии олим ва шоири маъруф Умарӣ Ҳайём (2001), 90-солагии шоир ва мунодии сулҳу дӯстии ҳалқҳо Мирзо Турсунзода (2001), 2500-солагии шаҳри бостонии Истаравшан (2002), 2700-солагии шаҳри Кӯлоб (2006), 800-солагии шоир ва мутафаккири барҷаста Ҷалолиддин Балҳӣ (2008), 1150-солагии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (2008), 1310-солагии Имоми Аъзам (2008), 600-солагии шоир ва мутафаккири барҷаста Абдураҳмонӣ Ҷомӣ (2014), 3000-солагии Ҳисори Шодмон, 400-солагии Сайидои Насафӣ (2018), 5500-солагии Саразми бостонӣ (2020), 700-солагии Камоли Ҳучандӣ (2020) ва гайра дар сатҳи баланд ҷаҳни гирифта шуд. Ин хидматҳои мондагори Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист ҳамон ҳолигии маънавиро, ки таи солиёни дароз пайдо шуда буд, пур гардонад. Аз тарафи дигар, ин иқдоми шоиста, дар қалъҳои садҳо ҳазор мардуми тоҷик, алалхусус, насли наврас ва ҷавонон ва ҳамзабонони бурунмарзии мамлакат шодиву фараҳ оварда, дар тарбияи ифтихор ва ҳудшиносии миллии насли наврас ва ҷавонон нақши бориз дорад. Дар тағбиқи амалии он ҷеҳраҳои мондагор омӯзгорон мақоми хос ва масъулияти баландро бар душ доштанд.

Ба муаллим зарур аст, ки Суруди миллӣ, Парчами давлатӣ ва Нишони давлатиро донад ва ба насли наврас мазмун ва моҳияти онҳоро фаҳмонда дода тавонад, то ки дар қалби қӯҷаки насли наврас меҳру садоқат ба меҳани азиз саршор гардад ва аз ин Ватан ифтихор кунанд.

Аз ҷумла, ҳангоми фаҳмондани рангҳои парчам: сурҳ, сафед ва сабз ба талабагон фаҳмонда дихад, ки:

-ранги сурҳ-аз мубориза ва ҷоннисоркуниҳои ҳалқамон дар роҳи озодӣ ва истиқлолияти ҳоки муқаддас гувоҳӣ медиҳад;

-ранги сафед ифодай баҳту иқболи сафеди ҳалқ аст;

-ранги сабз аз саъю қӯшиш ва заҳмату меҳнати сокинони кишварони баҳри сарсабзу ҳуррам гардидаи Ватани азизамон шаҳодат медиҳад. Нишони давлатӣ (герб) мудаввар буда, як тарафи онро буттаҳои шукуфтai пахта ва тарафи дигарашро ҳушаҳои заррини гандуми пухта расида оро медиҳад, ки баёнгари шуғли асосии мардуми заҳматкаши Тоҷикистон аст. Дар қисмати поёни нишон китоби кушода, куҳҳои сар ба фалак кашида офтоб ва нурҳои заррини он тасвир ёфтаанд:

-китоб аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҳалқи тоҷик дорои илму маърифат, адабиёт ва фарҳанги ғаний буда, ҳам худ ва ҳам фарзандонаш ҳеч гоҳ аз мутолия маҳрум нест;
-кӯҳҳои осмонхарош баёнгари қишивари кӯҳсор аст;
-офтоб ва нурҳои заррини он аз малакати офтобиамон шаҳодат медиҳанд.
Точ баёнгари тоҷу таҳти шоҳони гузаштаи ҳалқи тоҷик аст.

Мурод аз пурра овардани рамзҳои давлатӣ ин аст, ки омӯзгорони арҷманд, дар ҳусуси Суруди миллӣ, Парчам ва Нишони давлатӣ тасаввуоти зарурӣ пайдо қунанд ва моҳияти онро ба насли наврас пай дар пай фаҳмонда, онҳоро дар руҳи ватандӯстӣ, ифтиҳор аз меҳани азиз ва меҳнатдӯстӣ тарбия қунанд.

Мушоҳидай мо дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ш.Душанбе ва ноҳияҳои чумхурӣ собит меқунад, ки бо вучуди дар ҳамаи мактабҳо ва утоқҳои дарсӣ рамзҳои давлатӣ хеле хуб аз ҷиҳати эстетикӣ оро дода шудааст, валие на ҳамаи муаллимон (ҳам сабқиаҳо зиёди омӯзгорӣ дошта ва ҳам муаллимони навкор) рамзҳои давлатиро хуб медонанд ва ба талабагон фаҳмонда дода метавонанд. Гарчи ин масъалаи муҳим, ки арзиши воло ва ифтиҳори миллӣ ва ҳудшиносии миллии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистони азиз ба шумор меравад, рӯяқӣ муносибат кардан аз рӯи инсоф нест. Бинобар ин зарур аст, ки аз шаклпарастӣ (зоҳирӣ) даст бикашему ба асли ҳеш баргардем ва ба моҳияти рамзҳои давлатӣ ба хубӣ сарфаҳм рафта, онро ба насли наврас фаҳмонда дода тавонем ва аз он ифтиҳор дошта бошем, ки дар давлати соҳибистиклои демократию ҳуқуқбунёди дунявӣ зиндагӣ дорем. Он гоҳ ифтиҳори мо, ифтиҳори миллӣ, арзиши волои маънавӣ шуда метавонад ва мо ҳудро фарзанди ҳақиқии ин обу ҳок дониста, ватанпарвари асил ва инсондӯсти комилро тарбия карда ба воя расонида метавонем.

Агар ин рамзҳои давлатӣ боиси ифтиҳор, ҳудшиносӣ ва арзиши миллии ҳар як хонадони тоҷику тоҷикистонӣ гардад, он гоҳ кори қӯдакистон ва мактабро осон мегардонад, аз тарафи дигар ҳамкории оила, қӯдакистон ва мактаб боз ҳам мустаҳкам мегардад.

Бинобар ин ба муаллим зарур аст, ки:

- қатъи назар аз он ки қадом донишкада ва донишгоҳро тамом карда аст, бояд забони модариро хуб донад ва бо забони адабӣ таълиму тарбияи талабагонро ба роҳ монад, то ин ки забони давлатӣ боиси ифтиҳори миллӣ ва ҳудшиносии талабагон гардад.

- муаллим бояд таърихи гузашта ва имрӯзаи ҳалқи ҳудро донад ва аз бехтарин фарзандони фарзонааш ифтиҳор дошта бошад ва талабагонро дар рӯҳи сифатҳои ин шаҳсиятҳои барҷастаи таъриҳи тарбияи карда тавонад. Аз чумла, Шерак, Спитамен, Абу-Муслим, Исмоили Сомонӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Ибни Сино, Носири Ҳусрав, Саъдӣ, Ҳофиз, Камоли Ҳуҷандӣ, Аҳмади Дониш, Темурмалиқ, Восеъ, Айнӣ, Лоҳутӣ, Мирзо Турсынзода, Бобоҷон Гафуров, Ширинишо Шотемур, Нусратулло Ҳаҳсум ва дигарон.

- агар мактаб шароит дошта бошад, хуб мебуд, ки пешниҳоди маорифчиёни Вилояти Ҳудмухтори Бадаҳшонро дастгирӣ намуда, ҳар пагоҳӣ суруди миллӣ бо оҳангаш садо диҳад ва пас аз ин талабагон ба дарс оғоз намоянд, ки дар онҳо ҳисси ватандӯстӣ ва муҳабbat ба Модар-Ватанро зиёд меқунад.

АДАБИЁТ

1. Эмомалӣ Раҳмон. Ҷеҳраҳои мондагор. /Э. Раҳмон - Душанбе, «Эр-граф» 2016. – 364 с.
2. Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллиат-ҳастии миллиат. /Э. Раҳмон -Душанбе, Нашриёти муосир, 2020. – 432 с.
3. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. // Ҷумҳурият, 26 декабря соли 2019. - №249.
4. Лутфуллоев М. Эҳёй педагогики Аҷам. / М.Лутфуллоев -Душанбе, 1997. – 148 с.
5. Лутфуллоев М. Педагогики миллии ҳалқи тоҷик. / М.Лутфуллоев Душанбе, 2015. - С.3-376
6. Эмомалӣ Раҳмон. Илм, сарват ва сулҳу неъмати бебаҳост. // Омӯзгор. 17.08.2020.
7. Шакурӣ М. Ҳуросон аст, ин ҷо. / М. Шакурӣ – Душанбе, 1977. - С.3-150
8. Нуров А. Арзишҳои миллию умумибашарӣ, заминаҳои пайдоиш, инкишоф ва нақши онҳо дар тарбияи инсон. / А. Нуров –Душанбе, «Ирфон» 2003. - 183 с.
9. Шарифхочаев М. Накши арзишҳои милли дар ташаккули ҷаҳонбинии омӯзгорони оянда. / М. Шарифхочаев-Кургонтеппа: 2012. – 196 с.
10. Ҷӯраев М. Ватан, маърифат, Пешвои миллиат. / М. Ҷӯраев - Душанбе: «Эр-граф», 2020. – 384 с.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ И ВОСПИТАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В статье подчеркивается, что воспитание самосознания подрастающего поколения в условиях глобализации цивилизаций является одним из важнейших педагогических вопросов и требует регулярного взаимодействия школы, семьи и общества. Особенно в современном мире и стремительном развитии информационных технологий, которые способствовали проникновению

чужеродных элементов в национальную культуру, очень важно и необходимо обратиться к истории и знать об происхождении предков. Основоположник мира и единства, Лидер нации Эмомали Рахмон подчеркнул: «Мы должны знать, кто наши предки, уважать их и гордиться арийским происхождением».

Вот почему мы должны более, чем когда-либо оглядываться на славную историю наших предков и гордиться ею. В это непростое время становится очевидной миссия учителей как наставников. Высокая нравственность и великую мудрость наших предков ставили перед учителями и наставниками задачу воспитания у подрастающего поколения чувства гуманности и патриотизма, национального единства, национального самосознания и других чувств, являющихся основой воспитания и причиной развития гордости.

Ключевые слова: история, язык, традиции, обычаи, национальные ценности, самопознание и национальная идентичность.

NATIONAL PRIDE AND EDUCATION OF SELF-AWARENESS AMONG THE YOUNGER GENERATION

The article emphasizes that the upbringing of self-awareness of the younger generation in the context of globalization is one of the most important pedagogical issues and requires regular interaction between school, family and society. Especially in the modern world and the rapid development of information technologies, which contributed to the penetration of alien elements into the national culture, it is very important and necessary to turn to history and know about the origin of the ancestors. The founder of peace and unity, the Leader of Nation stressed: "We must know who our ancestors are, respect them and be proud of the Aryan generation, that is, our Aryan origin."

That is why we must more than ever look back on the glorious history of our ancestors and be proud of it. In this challenging time, the mission of teachers and mentors becomes apparent. Thus, the high morality and great wisdom of our ancestors set before teachers and mentor stand the task of instilling in the younger generation a sense of humanity and patriotism, national unity, national identity and other feelings, which are the basis of education and the cause of the development of pride and self-awareness.

Key words: history, language, traditions, customs, national values, self-knowledge and national identity.

Сведение об авторе:

Нуров Абдулбоки - доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Тел: (+992) 918878141, E-mail: A.Nurov1953@mail.ru, Адрес: город Душанбе, р.Фирдавси, улица Крупская-2 16/4

About the author:

Nurov Abdulboqi- doctor of Pedagogical Sciences, professor of the Department of pedagogy and psychology of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Tel: (+992) 918878141 E-mail: A.Nurov1953@mail.ru, Adress: Republic of Tajikistan, Dushanbe city, st. Krupskaya, 2 16/4.

ГИГИЕНАИ ШАХСИИ ВАРЗИШГАР

Намозов Т.Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Ба варзишгар дар бозихо пеш аз ҳама саломатӣ лозим аст. Барои он ки шахс ҳамеша бардаму солим бошад, бояд тадбирҳои гигиениро аз рӯзҳои аввали ҳаёт ҷорӣ ва риоя намояд. Ахлоқ зевари гаронбаҳои инсон аст, ки ўро аз олами ҳайвонот фарқ мекунонад [4, с.6-7]. Ҷойи таассуғу надомат аст, ки имрӯз баъзе ҷавонони мо ба корҳои пасту нораво ва зишту қабех, аз қабили нашъамандӣ, шаробнӯшӣ, сигоркашӣ ва носкашӣ даст мезананд, ки ин амалҳо сабабгори зиёд шудани, чинояткорӣ дар ҷомеа мешавад. Истеъмоли маводи муҳаддиру шароб бузургтарин неъмати инсонӣ, яъне ақли солими ўро коҳиш медиҳад ва оқилтарин фардро [2, с. 19-20, 4, с. 12-13], ҷоҳил месозад. Инсон ҳангоми масти ба ҷангу чидол, куштор, талоқ, дуздӣ ва дигар кирдорҳои ношоистаи инсонӣ даст мезанад ва ин амалҳои нораво сабаби аз ҳам чудо шудани оилаҳо, маҳсусан зану шавҳарҳои ҷавон ва бе парастор мондани фарзандони онҳо мегардад.

Гигиенаи ҳаёти шахсии варзишгар аз ҷанд қисми таркибӣ иборат аст. Ба тавсияи коршиносон, олимон ва мутахассисон он аз гигиенаи умумӣ, гигиенаи ҷинсии фардӣ ва гигиенаи муносибатҳои ҷинсӣ таркиб мёёбад.

Масъалаҳои гигиенаи умумӣ аз зарурати манфиати обутоб додани организм, ҳавои тоза, офтоб, об, бозихо, машқҳои варзишӣ, ғизои гуногунсифат, речай рӯз ва истироҳат мебошад.

Шаробнүшй, кашиданы тамоку ва нос, алалхусус нашъамандй, ба ҳаёти инсон хатар дорад [1, с.76-77].

Варзишгар пеш аз ҳама ба 3 чиз таваҷҷуҳ дошта бошад.

1. Дину диёнат

2. Обрӯю эхтиром

3. Ояндаи худ. Агар омилҳои иҷтимоӣ инкишоф ёфта, шахс урғу одат, анъанаҳо, аҳлок, аҳкоми дин ва маданияти худ ва дигаронро эхтиром кунад, ўқодир аст, ки бо ёрии рӯҳи асаб ба ҷузъиёти ҳодиса дуруст баҳо дихад. Бозингароне, ки гирифттори ягон беморӣ бошанд, аз рӯи меъёрҳои байнамилалӣ онҳо ба мусобиқаҳо роҳ дода намешаванд. Аз ҷумла, варзишгароне, ки нашъаманд, майнӯш ҳастанд ё худ дар вақти мусобиқа аз он истифода мекунанд ё сӯзан мезананд, онҳоро тамоман ба мусобиқа иштирок кардан роҳ намедиҳанд, ҳатто ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд [1, с.98]. Рафтуту аз тарафи ҳакамон, духтурон, мушоҳидачиён ва тамошобинон ин ҳолатҳо маълум шавад, агар ғалаба карда бошад, ғолибияти чунин варзишгар бекор карда мешавад.

Риояи гигиенаи шаҳсии варзишгар ба ҳуди шаҳс, умуман дар навбати худ ба падару модар, омӯзгорон, мураббиён ва аҳли ҷамоатчигӣ вобастагӣ дорад. Тадқиқотҳои илмӣ оид ба проблемаҳои ҳаёти шаҳсии варзишгар аз тарафи олимону духтурон, мутахассисони соҳаи психология, педагогика, физиология ва анатомия исбот намудааст, ки барои солимии ҷамъият ва насли солим ҳаёти ҷисмонии солим зарур аст. Варзишгар одоби муоширати аҳлоқи, тарбияи шаҳсии варзишгар, этика ва психологияи ҳаёти оиласвиро нағз бояд донад [2, с.20-21]. Аз маърифати ҳаёти шаҳсии варзишгар боҳабар будани наврасон, ҷавонони ба балоғатрасида, маҳсусан варзишгарон, аз масъалаҳои муҳими физиологӣ ва психологӣ дар фанни тарбияи ҷисмонӣ аст. Яъне ҳар як фарди равшанфир баробари аз адабиёт, фарҳанг истифода кардан, ҳамчун ҷузъи асосии ҳаётӣ аз дониши анатомӣ, биологӣ ва физиологӣ боҳабар бошад, дар ҳаёти ҳамарӯзai худ ин донишҳоро истифода намояд, бояд қонуни фармудаи онҳо кор барад [6, с. 120-121].

Риояи накардани гигиенаи муносибатҳои шаҳсии варзишгар ба занони бегона, бемор ва нашъаманд, ба саломатии натанҳо варзишгарон, балки ба саломатии ҳар як шаҳси солим зарар дорад. Мутахассисон, олимон, духтурҳои гинекологӣ, коршиносон, илми анатомия ва физиология исбот карданд, ки ҳаёти шаҳсии варзишгар бисёр вакт ба тандурустии инсон зарар оварданаш мумкин аст.

Андар рукнҳо баёни ҳадди тиб, мавзӯъҳои тиб, мизоҷ (гармӣ, хунукӣ) мизоҷи андом, мичози синҳо (зан, мард), баёни хилтҳо ва баҳшҳои он, ҷигунағии хилтҳо, зодани хилтҳо сабаби пайдоиши устухонҳо ва пайвандгоҳҳо, асабҳо, қувваҳо ва ғайра, ки ҳамаи он ба тани солим ва бемори инсон тааллуқ доранд, шарти муҳим аст [4, с.123-124].

Аҳамияти омӯзиши тиб барои солимии ҷомеа мебошад. Тандурустӣ натанҳо барои варзишгар балки барои ҳар як шаҳси синну солаш гуногун зарур мебошад. Чи тавре ки мутахассисон муайян карданд, шаҳвонияти бемаҳал бедоршуда ё ба таври сунъӣ ангезандӣ, инҷунин издивоҷи зиёди шаҳвоният ба алоқаи ҷинсии, баъд аз издивоҷ таъсири бад гузаштанаш мумкинаст [5, с.16]. Албатта, ҳаёти ҷинсие, ки дар синни хеле ҳурдтар оғоз мешавад, ҳам аз назари ҷисмонӣ ва ҳам аз назари иҷтимоӣ, ки ҷавонон тайёр нестанд, манбаи даромад надоранд, барои саломатии ояндаи онҳо ҳавф дорад. Ҳар як миллат ва ҳалқият ба генофонди худ бояд аҳамият дихад. Дар қитоби тарзи ҳаёти солими Ҳуррам Раҳимзода ишора шудааст: «Саломатии мардум боигарии давлат мебошад, бояд ҳар як шаҳс саломатии худро нигоҳ дорад».

Тарбияи одамон дар рӯҳияи аҳлоқи ҳамида яке аз масъалаҳои муҳимтарини соҳтори ҷомеаи демократӣ ба ҳисоб меравад. Зарурияти татбиқи амалии ин масъала талаби объективии соҳтори ҷомеаи демократӣ мебошад. Ҷараёни мураккаби гузариш ба ҷомеаи демократӣ дар зисту зиндагонӣ, шуур ва аҳлоқи одамон дигаргуниҳои куллиро ба вучуд меорад [6, с.92-94]. Ба ин маънӣ, дар ҳаёти одамон чунин аҳлоқе бояд ҷорӣ гардад, ки дар асоси он содиқу вафодор будан баҳри некуаҳволии ҷамъият, дар меҳнати фаъолона иштирок кардан, ихтиёран риоя намудани қоидаҳои асосии зиндагонии инсон, ёрии ҳамдигарии рафиқона, поквичдонӣ ва ростгӯй, тобу тоқат надоштан ба вайронкунандагони тартиботи ҷамъияти гузашта шуда бошад. Ҳамаи принципҳои аҳлоқи ҳамида аз ҷиҳати моҳият ва мазмuni худ инкишофи муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ ифода мекунанд. Дар аҳлоқи ҳамида нормаҳои муҳимтарини хулқу одоби инсонӣ ҷамъbast шудааст. Аҳлоқи ҳамида тамоми намудҳои муносибатҳои хулқу одоби байни одамон, муносибати одамон ба ҷамъият, одам ба одам, муносибати вай ба Ватан ва дигар ҳалқҳоро ба миён меорад [2, с.18].

Барои инсони солим шудан бояд ҳар як шахс доимо ба тарбияи бадан ва варзиш машғул бошад. Тани одам аз бисёр мушакҳо ва бофтаҳо иборат буда, барои инсон сафеда, равған, мубодилаи карбогидридҳо, витаминҳо лозим аст. Сафеда асоси соҳти организми инсон ва ҳуҷайраҳо мебошад. [3, с.77-78] Инсон таъминоти бадани худро аз ҳисоби ҳӯрдан таъмин карда, ба ин қувваашро барқарор месозад. Ба варзишгар тавсия дода мешавад, ки барои бокувват шудани мушакҳои бадан аз витаминҳо, аз чумла мевагию сабзавот, қадоме ки бевосита витаминҳои зиёд дорад, истеъмол намояд. Тани солимро Афлотун, Луқмони Ҳаким аз боигарии дунё боло гуфтанд. Физиологи машҳури ҷаҳон швад Руне Хедман бадани инсонро ба мошин монанд кардааст. Бадани солиму тансиҳат хуб кор мекунад, меҳӯрад ва хоб мекунад. Шаҳси тансиҳатро узвҳои ҷашм, шунавоӣ, узвҳои эҳсос, шуур, идроқ, дасту дилаш нағз кор мекунад [2, с. 20-21].

Дар як хел мавридиҳо ба варзишгар машқ кардан тавсия дода намешавад, агар варзишгар ҳудашро бад ҳис қунад (яъне бемор бошад), сер бошад ё ки гурусна бошад, варзишгаре, ки нав ба тамрин машғул мешавад, бояд машқи бисёр нақунад, баъди тамрин то 1 соат об ва ҳӯрок истеъмол намунад, баъди тамрин баданро луч нақунад, ба оби ҳунук оббозӣ нақунад, оби ҳунук нахӯрад. [5, с. 17] Баъди тамрин дар ҳавои ҳунук ба либоси тунук баромадан мумкин нест ва варзишгар дуру дароз машқ карда, зуд яке бас нақунад. Агар маслиҳатҳои дар боло зикргардида риоя карда нашавад, оҳиста-оҳиста организм ҳаста ва ба иллат гирифтор мешавад. Дар натиҷа инсон саломатии худро аз даст медиҳад.

АДАБИЁТ

1. Куклевский Г.М. Здоровье и физическая культура. // Г.М. Куклевский - Москва, 1979.
2. Ханс М. Семь программ здоровья. / М.Ханс - Москва, 1983. – С.20-21
3. Сафаров Ш.А. Бозиҳои миллӣи ҳалқи тоҷик. / Ш.А. Сафаров - Душанбе, 2017.- С.77-78
4. Сафаров Ш.А., Мустафоқулов Т. Асосҳои назария ва услуби гимнастика. / Ш.А. Сафаров - Душанбе, - 2017. - С.12-13
5. Асоев М.Ҳ. Бозиҳои сарҳаракат. / М.Ҳ. Асоев - Душанбе, 2017.- 17 с.
6. Асозода Б.Ҷ. Ҳусисиятҳои инкишофи ҷисмонии қӯдакон. / Б.Ҷ. Асозода - Душанбе, 2019. – С.92-94

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА СПОРТСМЕНА

Личная гигиена спортсмена является одним из важнейших требований у лиц, занимающихся физкультурой о спортом на протяжении всей жизни.

Действительно, нарушения в состоянии здоровья, сопровождение неправильным питанием, несоблюдение режима тренировки, несоблюдение чистоту и несоблюдение личные гигиены. Несоблюдение личная гигиену для современного человека –это причина появление различных заболеваний, фактор риска номер один.

Автор прошли к выводу, что наблюдения за изменением организма человека являются жизненным необходимыми.

Ключевые слова: режим, чистота, беречь, отдых, питание, тренировка, самоконтроль, уважение, самочувствие, здоровье, психология, терпение, организм, тела, знание, сила мышцы, весовая категория, врачебная контроль, давления, работоспособности спортсмена, нарушение тренировка, сонь, заболевание.

ATHLETE'S PERSONAL HYGIENE

The personal hygiene of an athlete is one of the most important measures for people involved in physical education about sports throughout their lives.

Indeed, health disorders, poor nutrition, non-compliance with the training regime, non-compliance with cleanliness and non-compliance with personal hygiene. Non-observance of personal hygiene for a modern person is the reason for the appearance of various diseases, the number one risk factor.

The author came to the conclusion that observations of changes in the human body are vital.

Keywords: regimen, cleanliness, take care, rest, nutrition, training, self-control, respect, well-being, health, psychology, patience, organism, body, knowledge, muscle strength, weight category, medical control, pressure, athlete's performance, violation of training, sleepiness, disease.

Сведения об авторе:

Намозов Тошкул Буриевич, канд.пед.наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания и гражданскоого обороны Таджикского государственного

педагогического университета им.С.Айни. Тел.: (+992) 918812521. Электронная почта: namozovt@mail.ru

About the author:

Namozov Toshkul Burievich - Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Shef of the Department of Physical Education and Civil Defense of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. tel: (+992) 918812521. E-mail.:namozovt@mail.ru

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ФИЗИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

Сайдова Ф.Х.

Худандский государственный университет им академик Б.Гафурова

Раджабов Т.Б.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

В ходе проведения практических занятий появляется возможность создать условия с целью развития умений объяснять суть физических явлений, применяя знания по математике.

Анализ действующих вузовских задачников (высшая математика) показал наличие малого количества задач, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью студентов.

Стоит подчеркнуть, что использование межпредметных задач способствует реализации профессионального подхода при обучении, созданы условий для формирования умений по применению математических знаний, при характеристике сути физических явлений. Данный процесс активизирует познавательную деятельность студентов.

Базисной основой межпредметных связей выступают существующая взаимосвязь наук о природе и общества. Но межпредметные и межнаучные связи не идентичны, также как и учебные предметы не схожи с существующими науками. Необходимо помнить что реализация межпредметных связей не только сложный педагогический процесс, но одновременно и психологический ,связанный с корректировкой знаний в умах студентов.

Проблема межпредметных связей в педуниверситетах включает в себя два значимых аспекта: а) реализация межпредметных связей в процессе обучения и воспитания будущих учителей самого университета;

Б) процесс подготовки будущих педагогов к осуществлению межпредметных связей в их последующей самостоятельной деятельности в школе.

Для примера следует рассмотреть процесс реализации межпредметных связей по теме “определенный интеграл и курса общей физики”, включенной в практические занятия по математическому анализу на первом курсе факультета физики педуниверситета. Сюда включены задачи приводящих к понятию “производная”.

а) Вычисление пути

Задача. Тело движется прямолинейно. Найти путь, пройденный этим телом за время от $t = t_1$ до $t = t_2$, если оно движется со скоростью $\vartheta(t)$, где $\vartheta(t)$ -непрерывная функция.

Решение . По определению скорость $\vartheta(t)$ есть производная от пройденного пути $S(t)$ по времени: $\vartheta(t)=S'(t)$. Иными словами, функция $S(t)$ есть первообразная им функции $\vartheta(t)$. Путь S , пройденный телом за время $t = t_1$ до $t = t_2$, есть приращение этой первообразной сегменте (t_1, t_2) , по этому для вычисления пути справедлива формула

$$S=\int_{t_1}^{t_2} \vartheta(t) dt \quad (1)$$

Итак, при прямолинейном движении со скоростью $\vartheta(t)$ путь , пройденный телом за время от t_1 до t_2 , равен определенному интегралу от функции $\vartheta(t)$, взятому в пределах от от t_1 до t_2 .

Пример . Тело движется прямолинейно со скоростью

а) $\vartheta(t)=3t^2-2t+1$ (м/сек). Найти путь, пройденный телом в первые 5секунд.

Решение. По формуле (1) имеем:

$$S=\int_0^5 (3t^2 - 2t + 1) dt = 105 \text{ (м)}.$$

б) Вычисление массы стержня .

Задача. Найти массу прямолинейного стержня участке от $l = l_1$ до $l = l_2$, если его линейная плотность $\delta(l)$ есть непрерывная функции l ,

Решение . По определению линейная плотность стержня равна производной массы $m(l)$ по его длине т. е $\delta(l) = m'(l)$. Иными словами, функция $m(l)$ является первообразной для функции $\delta(l)$. Масса стержня на участке от $l = l_1$ до $l = l_2$ есть приращение этой первообразной на сегменте (l_1, l_2) . В таком случае для вычисления массы справедлива формула:

$$m = \int_{l_1}^{l_2} \delta(l) dl. \quad (2)$$

Итак , масса прямолинейного стержня длины l с линейной плотностью $\delta(l)$ равна определенному интегралу от функции $\delta(l)$, взятому в пределах от l_1 до l_2 ($l_2 - l_1 = l$).

Пример. Найти массу прямолинейного стержня длины 10м, если его линейная плотность задана функцией

$$\delta(l) = 2l + 3 \left(\frac{\text{кг}}{\text{м}} \right), 0 \leq l \leq 10.$$

Решение. По формуле (2) имеем:

$$m = \int_0^{10} (2l + 3) dl = 130 \text{ (кг)}$$

в) Вычисление количества электричества.

Задача. Найти количества электричества, прошедшего через поперечное сечение проводника от момента времени $t = t_1$ до момента времени $t = t_2$ если величина тока $J(l)$ есть непрерывная функция l .

Решение. По определению величина тока $J(t)$ равно производной от количества электричества $Q(t)$ по времени т. е. $J(t) = Q'(t)$. Иными словами , функция $Q(t)$ есть первообразная функции $J(t)$, а количества электричества Q прошедшее через поперечное сечение проводника за время от $t = t_1$ до $t = t_2$, есть приращение этой первообразно и может быть вычислено по формуле

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} J(t) dt \quad (3)$$

Итак, количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника за время от $t = t_1$ до $t = t_2$, по которому идёт ток величины $I(t)$, равен определённому интегралу от функции $I(t)$, взятому в пределах от $t = t_1$ до $t = t_2$

Пример . В течение первых 6 секунд величина тока в проводнике изменялась по закону $I(t) = 4t^3 + 2(a)$.

Какое количество электричества прошло через проводник за это время?

Решение . По формуле (3) имеем:

$$Q = \int_0^6 (4t^3 + 2) dt = 1308 \text{ к}$$

Задания для самостоятельного решения

1. Тело движется прямолинейно со скоростью $v(t) = 2t + 1 \left(\frac{\text{м}}{\text{сек}} \right)$. Найти путь, пройденный телом за промежуток времени от $t_1 = 1$ сек до $t_2 = 3$ сек

2. Линейная плотность $\delta(t)$ неоднородного стержня длиной в 35 см изменяется по закону $\delta(l) = 4l + 3 \left(\frac{\text{кг}}{\text{м}} \right)$

Найти массу стержня.

3. Величина тока изменяется по закону $I(t) = 4t + 1$ (ампер)

Найти количество электричества, протекающего через поперечное сечение проводника за промежуток времени от $t_1 = 0$ до $t_2 = 10$ сек.

4. Тело движется прямолинейно со скоростью $v(t) = 2t + a \left(\frac{\text{м}}{\text{сек}} \right)$.

Найти a , если известно, что за промежуток времени от $t_1 = 0$ до t_2 сек тело прошло путь длиной 40м.

в) Вычисление работы.

Подобно тому, как в геометрии вводится понятие площади и объема, в физике вводится понятие работы, давления. Для вычисления работы переменной силы и давления жидкости можно также использовать понятие определенного интеграла.

1. Работа A , произведенная силой $F(x)$, направленной вдоль оси Ox , при перемещении материальной точки вдоль этой оси от a до b , равна определенному интегралу на сегменте $[a, b]$ от функции $F(x)$, т.е.

$$A = \int_a^b F(x)dx \quad (4)$$

Пример1. Вычислить работу, совершающую при сжатии пружины на 15см, если известно, что действующая сила пропорциональна сжатию пружины и что для сжатия на 1см необходима сила в 30 н.

Решение. Обозначим через S величину сжатия пружины и через $F(S)$ - силу сжатия. Тогда по закону Гука

$$F(S) = kS, 0 \leq S \leq 0,15(\text{м})$$

Коэффициент k определим из условия, что для сжатия на 0,01 м необходима сила в 30 н. Имеем: $30 = k \cdot 0,01$, откуда находим $k = 3 \cdot 10^3 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$, поэтому $F(S) = 3 \cdot 10^3 S \text{ Н}$, $0 \leq S \leq 0,15\text{м}$. Сила $F(S)$ постоянна по направлению, и функция $F(S)$ постоянна по направлению, и функция $F(S)$ непрерывна. Поэтому для вычисления работы можно воспользоваться формулой (4). Имеем.

$$A = \int_0^{0,15} 3 \cdot 10^3 S dS = 15 \cdot 10^2 S^2 \Big|_0^{0,15} = 33,75(\text{дж})$$

Пример 2. Вычислить работу, затраченную на выкачивание бензина из цистерны, имеющей форму цилиндрического резервуара высотой H м и радиусом основания R м. Удельный вес бензина $\delta = 78 \cdot 10^3 \frac{\text{Н}}{\text{м}^3}$.

Решение. Выберем ось Ox в направлении действующей силы $F(x)$ (рис.1). Величина силы $F(x)$ для сечения цилиндра плоскостью $x = \text{const}$ определяется весом слоя бензина, верхнего по отношению к этому сечению, т. е. $F(x) = \pi R^2 \delta(H - x)$, $x \in [0, H]$. Так как функция $F(x)$ -непрерывна , то для вычисления работы пользуемся формулой (4). Имеем:

$$A = \int_0^{11} \delta \pi R^2 (H - x) dx = \frac{\delta \pi R^2}{2} [-(H - x)^2] \Big|_0^H = 39 \cdot 10^2 \pi R^2 H^2 (\text{дж}).$$

Пример 3. Вычислить работу, которую надо затратить, чтобы посыпать кучу песка конической формы высотой H м и радиусом основания R м. Удельный вес, песка $2 \cdot 10^4 \frac{\text{Н}}{\text{м}^3}$.

Решение. Выберем ось Ox в направлении действующей силы $F(x)$ для сечения конуса плоскостью $x = \text{const}$ определяется весом цилиндрического слоя песка высоты x , площадь основания которого равна площади этого сечения (рис.2)т.е.




Рисунок 1 рисунок 2

$$F(x) = \delta \frac{\pi R^2}{H^2} (H - x)^2 x, x \in [0, H].$$

По формуле (7) получим

$$A = \int_0^H \frac{\delta\pi R^2}{H^2} (H-x)^2 x \, dx = \frac{\pi R^2 \delta}{H^2} \left(\frac{H^2 x^2}{2} - \frac{2}{3} H x^3 + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^H = \frac{5\pi R^3 H^2}{3} 10^3 (\text{дж})$$

Вычисление силы давления жидкости.

Пусть плоская пластинка высоты H погружена в жидкость таким образом, что её верхний край касается поверхности жидкости. Подсчитаем силу давления жидкости на эту пластинку. Расположим оси координат, как указано на чертеже 3, т.е. так, чтобы ось Oy была направлена по свободной поверхности жидкости. По закону Паскаля давление жидкости действует во все стороны равномерно и не зависит от расположения площадки на глубине x . Поэтому сила давления $q(x)$ на частицы пластинки находящиеся на глубине x , равна весу столба жидкости над этими частицами. Чтобы подсчитать эту силу давления $q(x)$, проведём прямую, перпендикулярную оси Ox и отстоящую на расстоянии x от поверхности жидкости. Они пересечет пластинку по отрезку cd , длину которого обозначим через $l(x)$. Очевидно,

$$q(x) = \delta l(x) \cdot x, x \in [0, H].$$

где δ – удельный вес жидкости. Будем считать функцию $q(x)$ непрерывной.

Если сила давления $q(x)$ на частицы горизонтального слоя пластинки, погруженной вертикально в жидкость находящегося на глубине x (считая от поверхности жидкости), есть непрерывная функция на сегменте $[0, H]$, то сила давления P на всю пластинку высоты H равно определенному интегралу от функции $q(x)$ на сегменте $[0, H]$

$$P = \int_0^H q(x) dx \quad (5)$$

Сила давления на всю пластинку есть приращение первообразной функции $q(x)$ на сегменте $[0, H]$, поэтому она выражается определенным интегралом (5).

Пример 4. Найти силу давления P воды, наполнившей аквариум, на одну из его вертикальных стенок, примеры которой $a \times b$ (рис. 3)

Решение. Здесь $l(x) = a$ и $q(x) = \delta ax$, где δ – удельный вес воды, $q(x)$ – непрерывная функция, поэтому на основании формулы (5) имеем:

$$P = \delta \int_0^b ax dx = a\delta \frac{x^2}{2} \Big|_0^b = \delta \frac{ab^2}{2}.$$

Пример 5. Вычислить силу давления P воды на плотину, имеющую форму трапеции, верхнее основание




Рисунок 3 рисунок 4

Которое равно a , нижнее $b (> b)$, высота H , предполагая, что поверхность воды достигает верхнего края плотины (рис. 4)

Решение. Чтобы записать функцию $q(x)$, надо найти $l(x)$. Из рисунка (4) имеем: $l(x) = b + MN$.

$\Delta FDB = \Delta MNB$, поэтому $MN = \frac{(a-b)(H-x)}{H}$ и $l(x) = a - \frac{a-b}{H}x$. следовательно, функция $q(x)$ имеет вид:

$$q(x) = \delta \left(a - \frac{a-b}{H} x \right) x, x \in [0, H].$$

Функция $q(x)$ непрерывна, поэтому искомую силу давления P вычислим по формуле 5, считаем, что $\delta = 98 \cdot 10^2 \frac{H}{M^3}$

$$P = \delta \int_0^H \left(-\frac{a-b}{H} x \right) x dx = \frac{\delta H^2}{6} (a + 2b).$$

Если, например, $a = 300\text{м}$, $b = 150\text{м}$, $H = 20\text{м}$, то сила давления

$$P = \frac{98 \cdot 10^2 \cdot 20^2}{6} (300 + 2 \cdot 150) = 392 \cdot 10^6 H$$

Задачи для самостоятельного решения

1. Вычислить работу, затраченную при сжатии винтовой пружины на 5см, если известно, что при сжатии пружины на 0,4см была затрачена сила 6,4н
2. Рессора прогибается под нагрузкой $2 \cdot 10^4 \text{Н}$ на 1см. какую работу надо затратить для деформации рессоры на 2см?
3. Вычислить работу, которую нужно затратить, чтобы выкачать воду из ямы глубиной 4м, имеющей квадратное сечение со стороной, равной 2м. Для воды удельный вес $\delta = 98 \cdot 10^2 \frac{H}{M^3}$.
4. Вычислить работу, которую нужно затратить, чтобы выкачать воду, наполняющую полусферический резервуар радиуса $R = 3\text{м}$ Сила $F(x) = 98 \cdot 10^2 \pi (2Rx - x^2)(R - x) \cdot H$.
5. Решить пример 5, предполагая, что верхнее основание трапеции a меньше нижнего основания b .
6. Треугольная пластина погружена вертикально в воду так, что её основание лежит на поверхности воды. Основание пластины a , высота h . Вычислить силу давления воды на эту пластину.
7. Решить задачу 6 в предположении, что на поверхности воды лежит вершина треугольной пластины, в основание параллельно поверхности воды.
8. Вычислить силу давления жидкости удельного веса δ на погруженную в неё вертикально пластину, имеющую форму фигуры, ограниченной линиями

$$y = (x + 1)^2 + 1, y = (x + 1)^1 + 2(x + 1), x = 0, x = 2,$$

Считая, что направление оси Oy совпадает со свободной поверхностью жидкости и с верхним краем пластины.

После анализа выше приведённый примеров из них составим таблицу для преподавателя физики для практических занятий по курсу общей физики.

| Физические величины | Соотношение в дифференциалах | Вычисление производной | Вычисление интегралов |
|---|--------------------------------|--|--|
| S -перемещение ϑ -скорость | $ds = \vartheta(t)dt$ | $\vartheta(t) = \frac{ds}{dt}$ | $S = \int_{t_1}^{t_2} \vartheta(t)dt$ |
| A – работа F – сила N – мощность | $dA = F(x)dx$ $dA = N(x)dx$ | $F(x) = \frac{dA}{dx}$ $N(t) = \frac{dA}{dt}$ | $A = \int_{x_1}^{x_2} F(x)dx$ $A = \int_{t_1}^{t_2} N(t)dt$ |
| m – масса тонкого стержня p – линейная плотность | $dm = p(x)dx$ | $p(x) = \frac{dm}{dx}$ | $m = \int_{x_1}^{x_2} p(x)dx$ |
| q -электрический заряд J -сила тока | $dq = J(t)dt$ | $J(t) = \frac{dq}{dt}$ | $q = \int_{t_1}^{t_2} J(t)dt$ |

| | | | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------|
| Q -количество теплоты C -теплоемкость | $dQ = C(t)dt$ | $C(t) = \frac{dQ}{dt}$ | $Q = \int_{t_1}^{t_2} C(t)dt$ |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------|

Можно сказать, что математика изучает различные связи между величинами. Важнейшие примеры таких связей дает механические движение. Мы уже много раз обращались к примеру движения материальной точки по оси. Между положении (координатой) точки и ее скоростью есть известная связь, лежащая в основе математического анализа.

Следовательно можно провести много зависимостей между физическими величинами при изучение математического анализа:

1. $U = R \cdot J$ -закон Ома, где U -напряжение, J -сила тока, R -сопротивление.

2. $PV = R \cdot T$ - закон Клайперона- Менделеев, где P - давление, V - объем, T - температура, R - константа (газовая постоянная).

3. $S = \frac{gt^2}{2}$ закон свободного падения, где S - путь, t - время, g - константа.

4. $q = CU$ - уравнение конденсатора, где U - напряжение, q - заряд, C - электроемкость.

5. $E = \frac{m\vartheta^2}{2}$ - кинетическая энергия материальной точки, где ϑ –скорость, m –масса. и.т.д

6. И этии функции можно расширять данной таблитцы находя производную и их интегрированием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арабова Задачи математического анализа с физическим содержанием. // Арабова Методические разработки. Душанбе, 1988. ДГПИ. -32с.
2. Архангелский С.И. / Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы и методы. / С.И. Архангелский - Высшая школа, М., 1980.-368с.
3. Берман. Г.Н. / Сборник задач по курсу математического анализа. // Г.Н. Берман. М.: Наука, 1971.-416с.
4. Виленкин Н.Н. Проблемы профессиональной подготовки при изучении курса математического анализа. // Н.Н. Виленкин, А.Г. Мордкович Ст трудов МГЭПИ, вып. 45, М.: 1975.-С.86-107.
5. Волькенитейн В.С. / Сборник задач по общему курсу физики // В.С. Волькенитейн. - Наука, М., 1985.-381с.
6. Гальфанд М.Б. Упражнения межпредметного характера к теме Производная // М.Б. Гальфанд Математика в школе, 1979. - №2. - С.31-36.
7. Гельфанд М.Б. Упражнения межпредметного характера по теме « Интеграл»// М.Б. Гальфанд Математика в школе. 1987. - №3. - С.18-22.
8. Джоев Г.А. Реализация внутридисциплинарных и междисциплинарных связей при решении задач на практических занятиях по физике как средство совершенствования профессиональной подготовки учителей физики. Автореферат дисс.канд.пед.наук. // Г.А. Джоев - М.,1986.-16с.
9. Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе. (аспект подготовки учителя), Харьков // А.И. Еремкин «Высшая школа», 1984.-150с.
10. Кибалко П.И. Профессиональная направленность преподавания курса математического анализа в педвузе. Автореферат дисс.кан.наук. // П.И. Кибалко Минск, 1985.-22с.
11. Методическая направленность преподавания физико-математических дисциплин в вузах (методические рекомендации) под общей ред. Профессора В.И. Солдатова - «Высшая школа». Киев, 1989-117с.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ФИЗИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

В статье рассматривается понятие задач с физическим содержанием, и определение ее роли в профессиональной подготовки будущих учителей физики в педагогических вузах. На этой основе анализируется задачники по предмету математического цикла и выявлено ее недостаточное количество для профессиональной подготовки будущих учителей физики в педагогических вузах. Поэтому проведены соответствующие задачи с физическими содержаниями к теме определенного интеграла.

Так как составной частью академической деятельности будущих учителей физика является самостоятельная работа. Поэтому в статье даны задания для организации самостоятельной работы студентов.

В конце приведены некоторые методические рекомендации.

По нашему мнению данный материал способствует эффективной организации практических занятий по предметам математического цикла.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, физический факультет, задачи с физическим содержанием, метод интегрирование, работа, сила, давление, решение задач, электричество,

электрический ток, самостоятельная работа, предметы математического цикла, курс общей физики.

SOLUTION OF PROBLEMS WITH PHYSICAL CONTENT IN PRACTICAL CLASSES IN MATHEMATICS - ONE OF THE BASIC MEANS FOR PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS

The article explores concept of a problem with a physical content, and defines its role in the professional training of future physics teachers at pedagogical universities. Based on it, set of problems are analyzed on the subject of mathematical cycle, and it is revealed that its number is insufficient for the professional training of future physics teachers at pedagogical universities. Therefore, corresponding problems with physical content are produced related to the topic of a definite integral.

Thus, independent work is an integral part of the academic activity of future physics teachers. Therefore, the article contains tasks for organizing students' independent work.

Some guidelines are provided at the end.

In our opinion, this material contributes to effective organization of practical classes on the subjects of the mathematical cycle.

Keywords: vocational training, physics faculty, problems with physical content, integration method, work, force, pressure, solution of the problems, electricity, electric current, independent work, subjects of the mathematical cycle, course of general physics.

Сведения об авторах.

Раджабов Тагаймурод Бабакулович – доктор педагогических наук, профессор кафедры методики начального образования Таджикского государственного педагогического университета им С. Айни. Тел: (+992) 935063412.

Сайдова Фарангиз Хуршидовна - соискатель кафедры методики преподавания физики Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафуров.

About the authors

Radjabov Tagaymurod Babakulovich - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Primary Education Methods of S. Aini Tajik State Pedagogical University Tel: (+992) 935063412.

Saidova Farangiz Khurshedovna - Applicant for the Department of Physics Teaching Methods, Kujand State Universite named after Academician B. Gafurov.

УДК 37.03

ОМИЛҲОИ ПЕДАГОГӢ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ХОТИРАИ ТАҖРИХӢ

Тоҳриён А.Ш.

Маркази вилоятии бозомӯзӣ ва тақмили ихтиносси кормандони соҳаи маорифи вилоятии шаҳри Тоҷиконд

Баробари рушди ҳаёти инсоният, талабот ва таваҷҷуҳ ба тарзи зисти аҷдодӣ, ба таъсири сабақҳои он ва алахусус ба омилҳои муҳиме, ки симои маънавии инсонро ба сатҳи камолот мерасонанд, меафзояд. Аз ин рӯ, илм ҳамеша роҳу усулҳои нави пажӯҳиши муаммоҳои мозиро ҷустуҷӯ мекунад. Чунин муаммоҳои илмию назарӣ, аз қабили ташаккули шуури таҖриҳӣ, ташакқул, тарбия ва рушди хотираи таҖриҳӣ дар доираи он, барои бисёр фанҳо чун муаммои мубрами илмӣ аҳамият пайдо мекунанд. Азбаски, дар илмҳои фалсафа, сотсиология, таҖриҳ, психология шуури таҖриҳӣ ва хотираи таҖриҳӣ аз нуқтаи назари мувофиқият ва азнигоҳи мавзӯъ ва категорияҳои он илмҳо омӯхта мешаванд, мутаносибан ҷанбаҳои педагогӣ, шароити педагогии масъала низ тадриҷан аҳамияти воқеӣ пайдо мекунанд.

Мақолаи мазкур ба омӯзиши ҷанбаҳои педагогии масъала баҳшида шуда, дар асоси таҳлили фарзияҳо ва мағҳумҳои мавҷудаи илмӣ таҳия гардидааст. Ҳадафи асосӣ инъикоси андешаҳои олимони таҖриҳнигории ёддоштӣ (мемориалий) мебошад, ки дараҷаи робитаи байни хотираи таҖриҳӣ, дониши таҖриҳӣ ва вазъи фаъолияти омилҳои педагогиро дар ин раванд, таҳлил мекунанд.

Шарҳи адабиёт. Масъалаи ташаккули хотираи таҖриҳӣ, омӯзиши назариявии механизмҳои ба худ хоси ин раванд дар бисёр қишварҳо анҷом дода мешавад ва чунин таҳқиқот то ба рӯз низ идома доранд. Аз ҷумла, олими олмонӣ Ҷорн Русен, ки назарияи шуури таҖриҳӣ ва намудҳои фарҳанги таҖриҳиро ба илм ворид кардааст, муҳаққики амрикӣ Семуэл Хантингтон, ки нақши шуури таҖриҳиро дар ташаккули ҳуввияти миллии фарҳангӣ омӯхтааст

ва файласуф, сотсиологи фаронсавӣ Раймонд Арон, ки методологияи шуури таърихи дар аспи XX таҳқиқ намудааст, дар таҳияи манзараи умумии ин муаммои илмӣ саҳми сазовор гузаштаанд. Ҷанбаҳои фалсафии проблемаи шуури таърихӣ ва хотираи таърихи олимони рус, аз қабили Ю.Либиг, А.Леопа, О.Сгибнева, О.Лосева, П.Каменская, М.Чистанов омӯхтаанд. Дар асоси назари таърихӣ, ин мавзӯй дар асарҳои Л.Репина, П.Гречухин, А.Люблин, В.Мелешкин, И.Яблоков ҳамаҷониба баррасӣ шудааст. Нигоҳи сотсиологӣ ба муаммо асосан дар таҳқиқоти олимон, аз қабили Ю.Тошченко, В.Утенков, М.Горшков, Л.Кононова, Т.Путятини, В.Фролов бештар дида мешавад.

Солҳои истиқлолият дар Ӯзбекистон барои ташаккул ва тарбияи шуури таърихӣ ва хотираи таърихии чомеа зарурати баҳшидани сифати нав, мундариҷаи нав ба ин мағҳумҳо пеш омад. Дар натиҷа, мазмуни фанҳои таълимиӣ ба талаботи замони мусосир дар асоси арзишҳои миллӣ ва мероси маънавии халқ мутобиқ карда шуданд. Тадқиқотҳои илмӣ низ мувофиқи чунин тамоилроҳандозӣ гардидаанд. Дар доираи илмии кишвар мағҳумҳои «шуури таърихӣ», «хотираи таърихӣ», «хуввияти миллӣ», «ватандӯстӣ» аз ҷониби муҳаққиқон Ю.Туленов, И.Чабборов, С.Отамураторов, Г.Никитенко, Д.Ғуламова, М.Мамаджанова, М.Ғаниева, Р.Рахмонов, Ф.Файзиев баррасӣ шудааст. Инчунин, ин масъала дар интишороти як қатор файласуфон, таърихнигорон, сиёsatчиносон, чомеашиносон ва муҳаққиқон, аз ҷумла М.Бекмуродов, О.Абдуазимов, Р.Абдуллоев, Д.Абдуллоджанова, Д.Алимова, К.Шоназаров матраҳ шудаанд. [4, с.7]

Роҷеъ ба зарурати таҳқиқи мавзӯй. Бешак, дар ташаккули хотираи таърихӣ омилҳои педагогӣ нақши назаррас доранд. Барои тавсифи онҳо, мо бояд аввал механизмҳои ташаккули хотираи таърихи баррасӣ қунем. Механизмҳои ташаккул чун назария дар фалсафа, чун раванд дар рӯйдодҳои таърихӣ ва чун муаммои илмӣ дар баҳшҳои байнисоҳавӣ тафсир карда мешаванд. Ҷанбаҳои педагогӣ ва омилҳои педагогии масъала бошад, дар ҳама ҳолатҳо мавҷуданд. Аммо, омузиди ин муаммои илмӣ ба ҳанӯз ба сатҳиталаботнарасидааст.

Ба андешаи мо, сабаби ин ҳол тавзехи зиддунакиз ба мағҳуми шуури таърихӣ, ба тавсифи илмии мағҳуми хотираи таърихӣ ва муносибат ба зарурати ҳаётии ин мағҳумҳо мебошад. Файр аз ин, таҳқиқоти илмии мавҷуда асосан ба масъалаи ташаккули хотираи таърихӣ тамаркуз карда, ба ҷараёни тарбия ва рушди он камтар эътибор додаанд. Барои исботи ҳамин нуктаи назар қӯшиш ба ҳарҷ дода шуд, то ки асоситарин маъхазҳои илмии мавҷуда баррасӣ шавад.

Моҳияти проблемаи илмӣ. Чуноне, ки маълум аст, маҷмӯи тасвирҳои (образҳои) мозӣ асоси хотираи таърихи ташкил медиҳанд. Ҳарчанде дар тадқиқотҳо ба механизмҳои ташаккули хотираи таърихӣ диккати маҳсус дода мешавад, аммо то ба ҳол, муносибати кулӣ, умумӣ ба таърифи ин мағҳум ташаккул наёфтааст. Дар асарҳои муҳаққиқони хориҷӣ нуқтаи назари онҳо оид ба масъалаи шуур ва хотираи таърихӣ дар заминаҳои гуногун ва ҳатто зиддиятнок ифода ёфтааст. Яъне, бо вучуди таваҷҷӯҳи фаъоли онҳо, таърифи концептуалии масъала ҳанӯз ба роҳ монда нашудааст ва яқин аст тафсирни мағҳуми хотираи таърихӣ муддати тӯлонӣ мавзӯй баҳс ва гуфтугӯи илмӣ бокӣ ҳоҳад монд.

Тавреқайд кардем, хотираи таърихӣ ҳамчун як проблемаи илмӣ дар атрофи худ илмҳои фалсафа ва таърих, сотсиология ва психология, этнография ва филологияро муттаҳид мекунанд, ки ин бешак, аз аҳамияти он дарак медиҳад. Ҳангоми тавсифи хотираи таърихӣ дар ин фанҳо таъкид карда мешавад, ки дарки рӯйдодҳои имрӯза аз дониш ва арзёбии рӯйдодҳои гузашта вобаста аст. Аммо, агар хотираи таърихӣ ба маънои васеътар тафсир карда шавад, он метавонад ҳамчун фарзияи илмӣ, ҳамчун таъсиргузортарин ва тавонотарин омили роҳнамои шуури иҷтимоӣ гардад.

Мусаллам аст, ки хотираинсон умри дароз дорад. Аз ин рӯ, агар рӯйдодҳои гузашта обьекти таҳлили такрории рӯйдодҳо бошанд, аҳамияти тарбиявӣ ва ҷанбаҳои тарбиявии онҳо метавонанд дар доираи фарзияҳои илмии илми педагогика мавзӯи таҳқиқоти мақсаднок гарданд. Масалан, қӯшиши аз шуури таърихӣ ва хотираи таърихӣ раҳонидани ҳодисаи наслкушӣ (генотсид) ҳамчун як падидайтаърихӣ хилоғи манфиатҳоинсонҳоҳад буд, ҳарчанд он бароинсониятк фочиаи бузургаст. Ҷаро? Ҷунки маҳз ба туфайли дар хотира ҳамеша фаъол будани ин падида, инсоният ҷилави омили хүшёриро дар даст медорад. Пас, дар хотираи таърихӣ нигоҳ доштани баъзе аз ҳаводиси ноҳуши таърих барои зуҳури гуманизм, барои равнақи маънавиёти инсон лозим аст. Ва ба ин, на танҳо имрӯз, балки ҳамчунин фардои инсоният низ эҳтиёҷ дорад. Вақте, ки мо дар бораи холокост ё ҳодисаҳои шабехӣ он, аз қабили наслкушии арманиҳо аз саҳифоти таърих ҳарф мезанем, новобаста аз он, ки онҳо дар қадом сол ва ё аср содир шудаанд, аҳамияти изтиробии худро ҳамчун як мушкилоти ҳаёти инсониятзаррае гум наҳоҳанд кард. Ҷангҳои ҷаҳонӣ, инқилобҳо, ҷангҳои шаҳрвандӣ низ метавонанд дар шуури шаҳс такрор ба такрор эҳсосоти ахторӣ, нохинҷор, нафрат ва ҳиссияти

ногуворро ба вучуд оранд. Ба гуфтаи яке аз олимони машхури соҳаи психотерапияи иҷтимоӣ, чунин ҳиссиётро аввал як насл ҳамчун ҳолати осеби равонии амиқ аз сар мегузаронад, ки оқибатҳои он ба наслҳои оянда низ таъсир мерасонанд [9, с. 233]. Аз ин рӯ, бо назардошти чунин гардиши даврии хотира, зимни таълиму тарбия ташкил кардани дарсҳо, таҳия намудани хулосабандиҳо, тарҳрезии ислоҳот тавассути омилҳои педагогӣ ба мақсад мувофиқ аст.

Пайдо шудани дидгоҳҳои зиддунақиз, дар мавриди таъини вазифаи илми таъриҳ дар даҳсолаи оҳири аспи гузашта, муносибатро ба хотираи таъриҳӣ низ шадидтар кард. Ҳусусан, дар ҷомеаи илмӣ ақидае ҳамовозӣ пайдо кард, китибки он, вазифаи таъхиропазири илми таъриҳ ҳамчун механизми асосии муайян кардани манзараи ҷомеа ва мероси таъриҳии он, азнигоҳ доштани хотираи таъриҳӣ ёхуд хотираи иҷтимоӣ иборат дониста шуд. Аслан, ташаккули хотираи таъриҳӣ раванди мураккабест, ки шароити иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, мағкура ва консепсияи дар ҷомеа ҳукмрон, ҳамчунин муносибати умумии насли наврасро ба таърихи қишвари худ дар бар мегирад. Биноан, ақидаи зуҳуркарда барои интиқоли арзишҳои зехнӣ ва иҷтимоӣ ба ҷавонон, дар ҷараёни иҷтимоиқунонии онҳо заминаи асоснок гардид. Бо назардошти ҷанбаҳои педагогӣ, барои он, ки ҷомеа ба ин муаммо мунтазам таваҷҷӯҳ зоҳир қунад, бояд дарк кард, ки ташаккули хотираи таъриҳӣ дар ҷавонон ҳам ҷун проблемаи илмӣ ва ҳам ҷун раванди таъриҳӣ гуногунҷабҳа буда, ба он таъсири омилҳои зиёдҷоӣ доранд.

Дар доираҳои илмӣ мағҳуми «хотираи таъриҳӣ» ба тарзҳои муҳталиф тағсир карда мешавад: ҳамчун усули ҳифз ва интиқоли манзараи рӯзгори мозӣ ҳангоми гум шудан ё фаромӯш гардидани анъанаҳо; ҳамчун хотираи инфириодӣ аз мозӣ; ҳамчун хотираи дастаҷамъии мозӣ; ҳамчун хотираи иҷтимоии мозӣ ва дар ниҳоят, ҳамчун муродифи шуури таъриҳӣ. Ҳамин тарик, хотираи таъриҳӣ ҷун мағҳуми иҷтимоӣ тағсир мешавад, ки ба вазифаҳои ҳифз ва дарки таҷрибаи таъриҳии ҷомеа асос ёфтааст.

Ташаккули хотираи таъриҳӣ ҳамчун раванди таъриҳӣ аз стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ, маънавӣ ва албатта, фарҳангии манотики муайян вобаста аст. Гайр аз ин, ташаккули хотираи таъриҳӣ аз нигоҳи муносибат, таваҷҷӯҳ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, динӣ, маънавӣ метавонад ҳамчун як раванди хоси таъриҳӣ рӯх дихад. Ин имкон медиҳад, ки илми педагогика дар асоси чунин гардиши даврии хотираи наслҳо парадигмаҳои мувофиқи илмиро дар асоси ҳадафҳо ва вазифаҳои худ таҳия намояд ва зимни роҳандозии таълиму тарбия аз он истифода барад.

Табиист, ки хотираи иҷтимоии наслҳо бояд дар доираи як оила, гурӯҳҳои муайян, дар байни аҳолии шаҳр ё дехот, инчунин дар байни тамоми мардум, дар миқёси қишвар ва аҳли башар нигоҳ дошта шавад. Бинобарин, хотираи таъриҳӣ яке аз омилҳои калидии таъмини муттасилий ва давомнокии ҳаёти иҷтимоӣ мебошад. Тавре М.Барг қайд мекунад, “Шуури ҷамъиятӣ на танҳо аз он ҷиҳат таъриҳӣ аст, ки мундариҷаи он бо мурури замон рушд мекунад ва тағиیر мейбад, балки инчунин аз он ҷиҳат, ки он ба гузашта “нигаронда” ва ба таъриҳ “ғарқ” шудааст” [1, с.5-6].

Мазмуни хотира азмозӣ боқӣ мондааст, аммо ба шарофати хотира, фаъолияти ҳаррӯзai равонии инсон боз ҳам рушд мекунад. Пас, бешубҳа, мозӣ заминаи амиқи раванди шуури фаъол мебошад. Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки раванди интиқоли хотира аз мозӣ ба имрӯз ва ҳатто фардо, раванди нигаҳдории хотира бо намуди фаъолиятҳо аз қабили муайян кардан, тағсир намудан, омӯхтан алоқаманданд, ки дар онҳо омилҳо ва усулҳои педагогӣ нақши муҳим доранд. Аҳамият ёхуд мубрамии мушкилоти имрӯзai ҷомеа баъзан метавонад бевосита бо гузаштаи таъриҳӣ алоқаманд бошад. Агар шаҳс таҷрибаи комёбӣ ва нокомиҳои мозиро таҳлил қунад, пас ғояҳои нав бедор мешаванд, ўғикр мекунад ва дар ниҳоят, ўғ метавонад ба ғояҳои бунёдкорона даст занад.

Таъриҳнигорон ба механизмҳои ташаккули хотираи таъриҳӣ муносибати хос доранд. Байни онҳо мулоҳизаҳо нисбати он, ки агар хотира ба рӯйдоди таъриҳии дорои аҳамияти иҷтимоӣ асос ёфта бошад, пас дар бораи он, ки қадом лавҳаҳо фаромӯш карда шудаанд ва қадом лавҳаҳо дар тӯли асрҳо ҳифз шудаанд, хеле гуногунанд. Агар хотираи таъриҳӣ аз маҷмӯи тасвирҳои мозӣ иборат бошад, пас ҷаро рӯйдодҳои “матлӯб” ва “номатлӯб” аз ин маҷмӯу чудо карда шудаанд? Интиҳоби рӯйдодҳои “матлӯб” ва “номатлӯб”-и мозӣ, ба онҳо мақоми абадӣ додан ё баръакс, онҳоро ба фаромӯши бошуурона ва ҳадафнок равона кардан, бо чунин мағҳумҳои илмӣ ҷун “коммеморатсия” ва “рекоммеморатсия” шарҳ дода мешавад. Коммеморатсия ин мағҳумест, ки дар ҷорраҳаи стратегияи ёдоварӣ ва фаромӯшӣ ташаккул ёфта, дар он рӯйдодҳои матлӯб ва номатлӯб интиҳоб карда мешаванд ва рӯйдодҳои дорои аҳамияти тарбиявӣ, сарвати маънавӣ ҷалол дода мешаванд, ки сазовори хотираи доимӣ ва хотираҳо бошанд. Рекоммеморатсия бошад, баръакси коммеморатсия буда, раванди мақсаднок ва бошууронаи фаромӯш кардани баъзе саҳифаҳои фочиабори барои таъриҳ

дарднок мебошад. Дар ин раванд, сукут нақши мухим мебозад, янье ба таври бошууруна ин ё он лаҳзаҳои таърихӣ алоқадри ҳол камтар ёдбүд мешаванд. Масалан, дар байзэ марҳилаҳои таърих, даргириҳои байни миллатҳо дар як маҳал содир шуда бошад, аз он хусус ба қадри имкон камтар садо медиҳанд ё бо кам кардани ҳамчии маълумот дар бораи ин ҳодиса онҳоро ба боди фаромӯшӣ медиҳанд. Бояд қайд кард, ки аз тарафи коршиносон ҳарду раванд ҳам янье ёдоварӣ ва фаромӯшқунӣ ҳамчун механизми ташаккули хотираи таърихӣ тавсиф карда мешавад.

Яке аз асосгузорони истилоҳи илмии «хотираи таърихӣ», файласуф ва сотсиологи фаронсавӣ Морис Ҳалбвакс аввалин касе буд, ки тафсири хотираро ҳамчун унсури чудонашавандай шуури иҷтимоӣ ва ҳуввияти ҷамоавӣ пешниҳод намуд. Тибқи гуфтаи ў, «хотираи таърихӣ муҳимтарин ҷузъи ҳудшиносии шахс, гурӯҳи иҷтимоӣ ва тамоми ҷомеа мебошад» [8, с. 8]. Вай таъкид карда буд, ки хотираро наметавон ҷизи хоси бадан ё ақли фардӣҳисобид ва ҳамчун фарзияи илмӣ пешниҳод кард, ки ташаккули хотира комилан беназир буда, ин масъала муносибати байнисоҳавиро талаб мекунад. Дар ин марҳила, олим таъсири мутақобилаи хотираи инфириродӣ бо хотираи ҷамоавиро дар асоси таҷрибаи шахсӣ таъкид кард. Янье, мувофиқи Ҳалбвакс, хотира бояд на танҳо ҳамчун таҷрибаи шахсӣ, балки дар доираи хотираи ҷамоавӣ (иҷтимоӣ) низ омӯхта шавад.

Аз ин рӯ, имрӯз олимон омӯзиши ин масъаларо дар майдони байнисоҳавӣ меомӯзанд. Дар раванди омӯзиши масъалаи ҳамоҳангии донишҳои таърихӣ, хотираи таърихӣ ва шуури таърихӣ то чӣ андоза таъсирбахш будани омилҳои педагогӣ низ аҳамияти хоскасб мекунад. Тибқи тафсири мутаҳассисон, муайян кардани ҳатти возехи байни шуури таърихӣ ва хотираи таърихӣ ғайриимкон аст, зеро ин равиш пайваст кардани хотираро танҳо бо таҷрибаи мозӣ ва маҳрум кардани он аз тасвиҳои имрӯзу фардо дар назар дорад. Аммо, агар хотираи таърихӣ ҳамчун пайванди байни замонҳо омӯхта шавад, пас зимни интиқоли мерос аз насл ба насл, бешубҳа, равандҳое аз қабили омӯзиш, тақдим кардан ва сифатҳои тарбиявӣ татбиқ ҳоҷанд шуд. Омиле, ки ҷанбаи маънавии раванди ташаккули хотираи таърихиро ташкил медиҳад, дониши таърихӣ ба шумор меравад, ки унсури таркибии шуури ҷамъияти мебошад. Аз ин рӯ, дониши таърихӣ бояд ба таври мунаzzам, бо ҳама марҳилаҳо аа сатҳҳои он фаро гирифта шавад. Зеро бидуни равиши мунаzzам, бидуни таҳлили ҳодисаҳо ва падидаҳо бо ёрии тафаккури таърихӣ дарки шуури таърихӣ комил наҳоҳад буд. Ифодаи хеле возехи ин мулоҳизаро олимай рус Л.Репина овардааст: “Дар замими ҳама гуна таърихнигорӣ, пеш аз ҳама, шуури таърихӣ меҳобад, ки мозиро бо имрӯз пайваста, ояндаро муњақис мекунад” [7, с.479].

Ҳангоми омӯзиши масъалаи ташаккули хотираи таърихӣ, таҳлили боз як механизми концептуалий ва бешубҳа хеле мухим – ҳолати эҷоди “ҷойҳои хотира” ба мақсад мувофиқ аст. Зеро ҷойҳои хотира, албатта, таърихи ҳудро доранд ва ба мундариҷаи эҳсосоте, ки аз насл ба насл мегузаранд, таъсир мерасонанд. Ба гуфтаимуҳаққик П.Нора, “музейҳо, бойгонӣ, қабристонҳо, коллексияҳо, идҳо, солгардҳо, рисолаҳо, протоколҳо, ёдгориҳо, маъбадҳо, ассотсиатсияҳо – ҳама ҳамчун арзишҳо шоҳидони даврони дигар, иллюзияи абадият мебошанд” [5, с.26]. Бинобарин, дар ҳолатҳои марбут ба ташаккули хотираи таърихӣ дар муассисаҳои таълими, ба робитай ногусастани байни рӯйдодҳои хотира ва ҷойҳои хотира бояд Ҷоннибадор дод. Ғайр аз ин, дар таърихнигории ёдгорӣ мулоҳизае роиҷ аст, ки мувофиқи он, ягон тасвири мозӣ бе “ҷойҳои хотира” вучуд надорад, зеро барои ташаккули тасвири мозӣ объекти дақиқ лозим аст. Тасвири ин ё он рӯйдод, дар ҳуд пеш аз ҳама, қадом як рамзера фаро мегирад, ки ягон персонаж ё ҳодисаро тараннум мекунад ва сипас ин рамз тадриҷан ба ғояи схемавӣ мубаддал мегардад. Тасвиҳои мозӣ низ чун хотираи таърихӣ дар шаклҳои муҳталиф шакл мегиранд ва ин метавонад дар шакли тасвири воқеа ва ҳодисаҳои мушаҳҳас, ашҳоси инфириодии таърихӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ё дастаҷамъӣ бошад. Воқеан, тасвири як ҳодиса ё шахси таърихӣ дар заминай маҷмӯаи хотираҳои бесарусомон ва пароканда оғарида мешавад. Аммо, бо мурури вакт, воқеаҳое, ки ба тасвир мубаддал гаштанд, мояи таърих мешаванд ва бо коҳидани шумораи шоҳидони зинда, тасвир тадриҷан тафийр дода мешавад ва ниҳоят аз воқеяни таърих дур мешавад. Ба ин маъно, ҷойҳои хотира яке аз унсурҳои оғариниш ва барқарории тасвиҳои мозӣмаҳсуб мешавад.

Дар механизмҳои ташаккули хотираи таърихӣ нақши санъат ва адабиёт мавзӯи алоҳида мебошад. Бисёре аз ҷорабиниҳои муҳталифе, ки дар соҳаи фарҳанги бадӣ баргузор мешаванд, дар шуури таърихӣ ва хотираи таърихии мардум нақши босазо мегузоранд. Асарҳо дар жанрҳои ҳуҷҷатӣ, таърихӣ, ки дар адабиёти бадӣ оғарида мешавад, мозиро зинда намуда, симои ниёғонро таҷассум месозад, ба ҷомеа аз гузашта сабақ дода ҳамвора ба оянда равшани меандозанд. Ҳамин тариқ, инсоният аз ҳатогиҳои мозӣ дар роҳи ҳудшиносӣ ҳудро ҳифз ҳоҳад кард. Ин ҷо, андешаи муҳаққик О.Леонтева оид ба проблемаи ташаккули

тасвирҳои таърихии мозӣ ҳамчун “усули омӯзиши хотираи таърихӣ” қобили таваҷҷуҳ аст. Тибқи гуфтаи вай, “маҳз тасвирҳои рӯйдодҳо ва персонажҳои мозӣ, ки дар асарҳои фарҳанги бадей оғарида шудаанд, асоси афкори ҳамарӯза дар бораи гузашта мебошанд” [2, с.34].

Ҳангоми таҳлили хусусиятҳои хотираи таърихӣ, ангезai сиёсии соҳтори он ба мадди аввал меояд. Барои муттаҳид соҳтани чомеа, ташаккули фаҳмиши муштарак дар бораи гузаштаи худ, мероси миллӣ ва ҳуввияти милдии онҳо, қувваҳои ҳоким аз механизмҳои ташаккули хотираи таърихӣ ҳадафманҷона истифода мебаранд. Гуфтан мумкин аст, ки мубориза барои раҳнамоии сиёсӣ аксар вақт дар ракобати байни хотираи таърихӣ ва фарзияҳои гуногуни рамзҳои гуногун, ки онро бузургдоштӣ мекунанд, зоҳир мешавад. В.Мажников робитай байни хотираи таърихӣ ва соҳторҳои сиёсиро таъқид намуда, чунин мешуморад, ки амалисозии омӯзиши хотираи таърихӣ “асосан аз эҳтиёчи давлат, элитай ҳукмрони сиёсӣ ба фаъол намудани таъсири худ ба шуури омма бармеояд.” [3, с.8].

Раванди ташаккули хотираи таърихӣ дар баробари ташаккули муносабати умумӣ ба ҳокимияти расмӣ идома мейбад. Хотираи таърихии чомеа дар асоси моделҳои гуногуни таърихи миллӣ, ки тӯли солҳо аз ҷониби ҳукumatдорон ва муҳолифон таҳия шудаанд, соҳта мешавад. Аз ин рӯ, тавсифи хотираи таърихӣ чун эҳсосоти барои ҳамагон умум ва аз ҷиҳати маъно том ҳеле мураккаб аст. Аммо дар давраҳои муайяни таърих, нерӯҳои муайяни сиёсӣ кӯшиш мекунанд, ки дар ҳаёти ҷамъияти тағииротҳо ворид кунанд, эпизодҳои муайяни хотираи таърихиро ғояи асосии амалҳои худ қарор диханд. Дар натиҷа, дар чомеа тарафдорони эпизодҳои дигари дар хотираи ҷамоавӣ маҳфузбуда ба тарғибу ташвиқи ғояҳои зиддиятнок аз нуқтаи назари муҳолиф шурӯӯ мекунанд. Дар ин замина, Л.Репина чунин изҳори ақида мекунад: “Сӯиистемоли сиёсии хотираи таърихӣ воситаи тавонони идоракуни шуури шахс ва чомеа мебошад. На танҳо мақомоти расмӣ, балки нерӯҳои муҳолиф ва ҳаракатҳои муҳталифи иҷтимоӣ низ дар пиндоштҳои қобили қабул дар бораи хотираи таърихӣ ширкат мекунанд.” [6, с.44]. Агар чунин ҳолат тадқиқи гардад, маълум мешавад, ки ташаккули шуури таърихӣ ва хотираи таърихӣ то чӣ андоза муносабати мураккаб ва ҷиддӣ талаб мекунад. Зоро, аҳамияти шуури таърихӣ ва хотираи таърихӣ ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандӣ маънавиёти чомеа чӣ андоза ғанӣ бошад, ҳамон қадар он дар инсон ҳисси ифтихор аз гузаштаро бедор мекунад, миллатро муттаҳид месода, онро ба омӯхтани таърих ташвиқ мекунад.

Хулоса ва пешниҳод. Ҳамин тариқ, адабиёти илмии омӯхташуда дар соҳаи омилҳои педагогии механизмҳои ташаккули хотираи таърихӣ нишон медиҳанд, ки мувофиқати масъала ҳамчун проблемаи илмӣ бокӣ мондааст. Омӯзиши ҳамаҷонибаи он барои чунин самтҳои фаъолият, аз қабили таҳияи усуљҳои истифодаи самаранок дар таълим ва тарбияи муосир, инчунин дар соҳтори ҷаҳонбинии ҷавонон бо истифода аз шуури таърихӣ ва хотираи таърихӣ ворид намудани арзишҳои миллӣ, маънавӣ ва таърихӣ асос мегузорад. Таҳлили илмии ин масъалаҳо ба омӯхтани асосҳои педагогии ташаккул, рушд ва фаъолияти системаҳои иҷтимоию фарҳанѓӣ дар чомеа, такмили равандҳои идоракуни иҷтимоии муассисаҳои таълими, иҷтимоӣ-фарҳанѓӣ, инчунин ба иҷтимоигардонии ҷавонон, рушди иҷтимоӣ, фарҳанги бадей, муҳити институтсионаӣ ва инфириодӣ равона карда шудааст.

Дар асоси талаботи муосир, рушд ва фаъолсозии омилҳои педагогӣ дар механизмҳои ташаккули шуури таърихӣ ва хотираи таърихӣ барои рафъи бӯҳрон ва мушкилоти иҷтимоию педагогӣ қўмак ҳоҳад кард.

АДАБИЁТ

1. Барг, М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма // М. А. Барг. М.: Мысль, 1987. - 348 с.
2. Леонтьева, О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала XX в. / О.Б. Леонтьева. Самара: Книга, 2011. - 448 с.
3. Мажников, В.И. Историческая память о сталинградской битве как фактор формирования межнациональной толерантности / В.И. Мажников // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. 2013. Сер. 4. № 1 (23) - С.8–13.
4. Маҳкамов Қ.О. Ўзбекистонда ўқувчилар тарихий онгининг янгилашиши ва ривожланиши (социологик таҳлил). – Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати // Қ.О. Маҳкамов Тошкент, 2019. - 51 с.
5. Нора П. Франция – память // П. Нора СПб.: Изд-во ун-та, 1999. - 328 с.
6. Репина, Л.П. История исторического знания / Л.П.Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. М. 2004. - 288с.

7. Репина, Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ–XXI вв. / Л.П. Репина. М.: Кругъ, 2011. - 559 с.
8. Хальбакс М. Коллективная и историческая память / М.Хальбакс // Неприкосновенный запас, - 2005.- № 2–3 (40–41) - С.8–28.
9. Шутценбергер А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача трав и практическое использование геносоциограммы. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001.-240 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В МЕХАНИЗМАХ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Статья посвящена выявлению и изучению педагогических факторов, основанных на анализе существующих во многих дисциплинах научных парадигм о механизмах формирования исторической памяти. Также рассматриваются научные и практические аспекты воспитания и развития исторической памяти, даются рекомендации по разработке научных гипотез педагогической науки по процессу генерации исторической памяти.

Ключевые слова: историческое сознание, историческая память, педагогические аспекты, педагогические факторы.

PEDAGOGICAL FACTORS IN THE MECHANISMS OF HISTORICAL MEMORY FORMATION

The article is devoted to the identification and study of pedagogical factors based on the analysis of scientific paradigms existing in many disciplines about the mechanisms of historical memory formation. Scientific and practical aspects of education and development of historical memory are also considered, recommendations are given for the development of scientific hypotheses of pedagogical science on the process of generating historical memory.

Keywords: historical consciousness, historical memory, pedagogical aspects, pedagogical factors.

Сведение об авторе:

Тоҳириён Абдуллоҳи Шерализода - кандидат исторических наук. Ташкентский областной центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования. Заведующий кафедрой общественных наук. Тел: (+998) 903248855. E-mail: levvel0861@gmail.com

About the author:

TokhiriyonAbdullokhSheralizoda - Candidate of historical sciences. Tashkent regional center for retraining and advanced training of public education personnel. Head of the Department of Social Sciences. Phone: (+998) 903248855. E-mail: levvel0861@gmail.com

ФАҶОЛИЯТИ ЧИСМОНӢ ҲАМЧУН ҔУЗӢИ АСОСИИ ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМ БАРОИ КӮДАКОН

Мамадносирова М.М., Якубов Н.И.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ба таъмини оммавигардонии варзи, таҳқим баҳшидани тарзи ҳаёти солим ва омодасозии варзишгарони қасбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ равона гардидааст. (*Суҳанронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати ба истифода додани маҷмӯаи варзиш дар шаҳри Душаебе. 21.07.2020*)

Тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, машғул шудан ба варзиш баҳри солимгардонии рӯху тан бояд яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеаи ҳар давру замон баҳусус, имрӯз аст, зоро давлати соҳибиستиклони мо барои рушди варзиш ва машғул гардидан ба он тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст.

Бо ташаббуси Пешвои миллат Президенти кишвар ва Раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ барои солимгардонӣ ва солимии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон майдончаҳои варзишӣ, клубҳои варзишӣ ва қасрҳо варзишӣ соҳта ба истифода додаанд. Ин субботкорӣ баҳри рӯ ба варзиш овардан ва тарзи ҳаёти солими ҳар шаҳрванд мебошад

Бояд қайд кард, ки варзиш дар саломатии инсон аҳамияти бузург дорад. Тавре табиби розик Абӯали ибни Сино фармудааст: “агар солиму бардам, тавонманд будан хоҳед ва агар наҳоҳед, ки ба муоинай табибу истеъмоли дору ниёз дошта бошед, пайваста ба варзиши бадан машғул шавед”.

Дар Донишкадаи тарбияи чисмонӣ устодони варзида ҳар пагоҳтруӯзӣ донишҷӯёнро барои обутоб додани бадан ба машқҳои пагоҳирӯзӣ ҷалб меноянд. Инчунин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пеш аз оғози дарс бо хонандагон машқҳои пагоҳирӯзӣ гузаронида мешавад. Ин баҳри солимӣ, бардамӣ ва бурдани тарзи ҳаёти солим таҳти увони “Варзиш – гарави саломатӣ” баргузор мегардад.

Намудҳои варзиши сабук ба монанди давидан, паридан, ҳаво додани ашёҳои вазнин, бозиҳои варзишӣ ҳамчун яке ҷузъи фаъолиятҳои асосии тарзи ҳаёти солим ба шумор мераванд.

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки давидан як навъи варзиш аз ҳама беҳтарин ва афзалтарин тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ин навъи варзишро наврасон, ҷавонон ва ҳатто қалонсолон низ меписанданд. Беҳуда нест, ки ҳамасола дар пойтаҳти азизамон 18-уми майро рӯзи дави миллӣ эълон намуда буданд. Ҳурду бузург, занон ва мардон дар ин мусобиқаи варзишӣ бо майли хеш иштирок менамоянд.

Давиданро метавон барои ноил шудан ба мақсадҳои гуногун – аз пуркӯват намудани ҳолатҳои рӯҳӣ то кам намудани вазн истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми давидан ва баъди он ҳам равандӣ хунофарӣ амалӣ мегардад, ки хуни нави тоза ва солим ҳосил мешавад.

Ҳангоми давидан ҳоригӯшавии гази карбон дар организм фаъол мегардад, ба беҳтарнамоии мубодилаи моддаҳо дар организм мусоидат мекунад. Вақти машғул шудан ба ин навъи варзиш аввалин шуда системаи дилу рагҳо ба солимшавӣ оғоз мекунанд.

Билохира то пиронсолӣ метавон бо ин навъи варзиш машғул шуда, тамоми умр пурра кафили солии рӯҳӣ ва чисмонии ҳудро қаноатманд намуд. Мунтазам машғул шудан ба ин варзиш шахсро фаъол ва болида карда, ҳудбаҳодиҳии шахсро баланд менамояд.

Яке аз қисмҳои муҳимтарин ва ҷудонашавандай тарзи ҳаёти солим, маҳсусан дар давраи мактабӣ машғулиятҳои пайвастаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш ба ҳисоб меравад. Аҳамияти он на танҳо аз таъсири бевосита ба ҷисм машқунандагон (иштироккунандагон, инкишофи мӯътадили чисмонӣ, барқарории шакл ва функсияи ҷисм, обутобёбӣ) иборат аст, балки дар тарбияи саломатӣ, барои ташаккули қобилияти мустақилонаи машғулияти машқҳои чисмонӣ, истифодабарии онҳо ба мақсади тамрин, истироҳат ва ҳудтакмилдиҳии низ аҳамиятнок мебошад. Бо дарназардошти фикрҳои мазкур тарбияи чисмонӣ дар ташаккули одатҳои тарзи ҳаёти солим дар байни кӯдакон ва наврасон аҳамияти маҳсусан муҳимро қасб мекунад.

Варзиш гарави саломатӣ буда, шаҳси ба он машғулшаванд ҳамавақт солиму бардам мемонад. Мақсад ва баргузории мусобиқаи варзишӣ, дарёғти варзишгарони бомаҳорат, мустаҳкам намудани робитай дӯстӣ байни кӯдакон, наврасон ва ҷавонон мебошад.

Мақсади асосии тарбияи чисмонӣ баробари таъмин намудани инкишофи солимии тамоми аъзои бадани хонандагон аз тайёр кардани меҳнати ақлӣ ва чисмонии онҳо, ба мудофиаи Ватан омода соҳтан низ иборат аст. Ба инсон тарбияи чисмонӣ таъсири қалон расонида, салоҳиятшро мустаҳкам мекунад, қобилияти кориашро меафзояд, ба дидани умри дароз ёрӣ мерасонад.

Мазмун ва мундариҷаи тарбияи чисмонӣ дар мағҳумҳои инкишофи чисмонӣ, ташхиси чисмонӣ, маданияти тарбияи чисмонӣ, машғулиятҳои варзишӣ, маълумоти чисмонӣ ифодай ҳудро мейбад. Инкишофи чисмонӣ тағайирёбӣ ва рушд ёфтани аъзои ботинии насли наврас мебошад. Дар навбати аввал ба тағайирёбии дил ва шуш, инчунин системаи асабу ҳаракат, шакли бадан, вазни пусту мушак, мукаммал инкишоф ёфтани бадан таъсир мерасонад.

Тарбияи чисмонӣ ба талабагон дар мактаб тавассути машқҳои гимнастикӣ, бозиҳои серҳаракат, варзиши сабук гузаронида мешавад. Тарбияи чисмонӣ бо тарбияи ахлоқӣ вобастагии узвӣ дошта, онҳо ҳамдигарро тақвият мебаҳшанд. Масалан, кӯдак тавассути меҳнат чисман обутобёфта, ҳамчун шахси меҳнатдӯст ҳудро нишон дода метавонад ва ба қадри меҳнати одамони меҳнатдӯст мерасад. Дар ҷунин кӯдакон фазилатҳои ахлоқӣ аз қабили ҳақиқаткорӣ, қаноатмандӣ, бурдборию покӣ, бавиҷдонӣ, адолатпешагӣ, байнсоғӣ тарбия мейбад ва кӯдаконе, ки “меҳнат чист?”-ро намедонанд, дар онҳо баръакс ҳусусиятҳои тарсончакиву танбалӣ бедандешӣ, очизӣ, маккорӣ, ҳасуд, адовар, душманию разолат, дурӯягӣ, хиёнаткорию ноинсоғӣ барин иллатҳоро дидан мумкин аст.

Бо усули маҳсус ва таҷхизоти техникии чисмонӣ саломатии хонандагон, савияи камолоти ҳар як шахсро ба таври ҷудогона метавон тадбиқ намуд: дар заминай пешаки муайян кардани нормаи муқарраршуда ва аз он дур шудан (яъне риоя накардан) нишондидаандо имии тарбияи чисмонӣ муайян карда мешавад. Ба мазмуни фаъолияти чисмонӣ инҳо дохил мешаванд:

1. Соҳти ботинии аъзои инсон ва камолоти функционалии (вазифаро иҷро карда тавонистан) он. Идора кардани аъзои ботинӣ, асаб ва ҳаракат, системаи устуҳону мушак, мавзунии бадан ва фаъолияти функционалии он.

2. Мустаҳкам намудани саломатии хонандагон.
3. Одат кардан ба қоидаҳои гигиенӣ (хифзиссиҳа).
4. Маҳорати хонандагонро аз ҳар ҷиҳат ривоҷ додан.
5. Сифатҳои ҷисмонӣ ва физиологии коргарҳои оянда — меҳнаткашонро аз ҷиҳати касбу ҳунар ташаккул додан, қобилияти кории онҳоро афзудан.
6. Омода кардани шароити мусоид бо назардошти ҳусусияти ҷисмонӣ ва синну соли хонандагон.
7. Дар хонандагон ташаккул додани ҳиссиети ироданокӣ, сабру тоқат, интизоми қатъӣ, дӯстиву рафоқат.

Самаранокии таълиму тарбияи қӯдакон ва наврасон ба саломатии онҳо вобаста аст. Тандурустӣ омили муҳими амалиёт ва рушди мувофиқи бадани қӯдак мебошад. Дар мактабҳо маҳфилҳои тарбияи ҷисмонӣ, сексияҳои варзишӣ, амал меқунанд, аз ин рӯ, бозихо, мусобиқаҳо, экскурсия ва паҳодҳо, идҳо ва озмунҳо дар машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ва корҳои беруназсинӣ ташкил ва гузаронида мешавад, ки ин гуна чорабинҳо шавқмандии қӯдаконро ба варзиш зиёд намуда, ба солимгардонии онҳо таъсири мусбӣ мерасонанд.

Солимии оила- солимии ҷомеа аст. Аз ин лиҳоз, тарбия ҷисмонии қӯдак аз оила то ба мактаб омадани қӯдакон шурӯй мешавад. Дар оила мувофиқи тартиби рӯз кор кардану обутоби узвҳои бадани худро қӯдакон аз қалонсолон ёд мегиранд. Оила барои тарбияи ҷисмонии фарзандон имконият дорад, ки истифодаи онҳо ба саломатии хонандагон таъсири мусбат мебахшад. Дар оила гимнатсиқай пагоҳирӯй қунанд, дар вакташ ғизо ҳӯранд, кор ва истироҳат намоянд, ба обутоби узвҳои бадан эътибор диханд, ба нишасту хест, роҳгардии дурустӣ фарзандон бодиқкат бошанд, манфиати чунин корҳо дере нагузашта ба ҷашми аҳли оила аён мегардад.

Хонандагон дар оила ба кори рӯзгору ҳочагӣ бояд одат қунонида шаванд. Агар ба корҳои ҳочагии оила ёрӣ диханд, машқҳои ҷисмониро аз хотир набароварда ҳар рӯз иҷро намоянд, ахлоқи хонандагон рӯз ба рӯз ва худ аз худ бехтар шуда меравад.

Ҳар сол масъалаи омода намудани урдugoҳҳои истироҳатии хонандагон ба қабули қӯдакон дар фасли тобистон дар комиссияи маҳсуси ҳукуматӣ баррасӣ мегардад. Хонандагони ҳурдсол ва наврасон дар урдugoҳҳо дар ду ё се баст саломатиашонро барқарор намуда, соли ҳониши навро бо қувваи науви тоза истиқбол менамоянд. Урдugoҳҳо дар асоси тартиби рӯзи аниқ кор мебарад, баҳри обутоби аъзои бадани хонандагони офтоб, об ва ҳавои ҳуши урдugoҳҳо мусоидат менамояд.

Урдugoҳҳо одатан дар ҷойҳои ҳушманзараи берун аз шаҳр, ки обу ҳавои тоза, рӯзҳои офтобӣ доранд, амал меқунанд, зеро ин ҷиҳо барои обутоб додани узвҳои бадани қӯдакон заруранд. Дар тартиби рӯз вақти хонандагон дуруст бояд тақсим карда шавад. Ҳар рӯз ба гимнастикай пагоҳирӯй, тоза кардани ҷои зист, сайргашт дар ҳавои тоза, боф, экскурсияҳо, бозихо ҳавои қушод, кори маҳфилҳо ва ҳоказо дар тартиби рӯзи урдugoҳҳо вақт дода мешавад.

Машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ дар натиҷаи корбарии инфириодӣ бо хонандагон, саломатии аъзои бадан сусту заиф шуда, нуқсону иллатдори ҷисмонии онҳо ва бачаҳои аз дарс озодшуда барқарор карда мешавад. Ба ҷуз ин бо назардошти шавқу ҳавас ва саъю ғайрати бачаҳои соҳиби қобилияти ҷисмонӣ ҳам, машғулиятҳои индивидуалӣ ба роҳ монда мешавад.

Амонашвили дар таҷрибаи педагогии худ ба нияти ҳавасмандгардонии фаъолияти ақлии хонандагон, аз таъсиррасонии ҷисмонӣ зуд-зуд истифода намуд. Масалан, ў дар натиҷаи воситаи таъсиррасонии гуногун, навозиш кардани сари қӯдакон, дастони худро оҳистакар ба китфи онҳо монда, рӯҳбаланд гардонидан, дар партай бача нишаста ҳамкори изҳор кардан ба пурсамарии тарбияи мӯваффак шудааст.

Хулоса, аз шароити фароҳамоварда самаранок истифода бурда, ба варзиш, машқи бадан, ки шарти асосии тарзи ҳаёти солим аст, машғул шавем, то солимии шогирдонро таъмин созем. Шароити самарабахш барои ташаккули тарзи ҳаёти солим дар мактаббачагони ҳурдсол ва тарбияи ниёзҳои онҳо ба ҳуджӯшӣ ва таҳқими саломатии онҳо мусоид меқунад. Фаромӯш накунем, ки саломатӣ гаҳари ноёб аст.

АДАБИЁТ

- 1.Абӯалӣ Ибни Сино. Осори мунтаҳаб, Ҷилдҳои 1 – 2. / А.И.Сино - Душанбе, 1980.
- 2.Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017 .Аз «1» августи 2012. - № 382
- 3.Барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2014- 2015. Аз 11.11.2014 №514.
- 4.Губанова Л. Тарбияи ҷисмонӣ. // Л. Губанова, Ш. Сафаров Китоби дарсӣ барои синфҳои 7-9. Душанбе, 2019.- 120 с

- 5.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш”аз 16.04.2017. - №825
 6. Каримова И.Х. Тарзи ҳаёти солим. / И.Х. Каримова, М.Б. Ниёзмухаммадова, Б. Ашӯрова, Т. Девоншоева -
 Душанбе. Маориф, 2016.-95с
 7.Перевалова Л. А. «Педагогические взгляды М. В. Ломоносова». /Л.А. Перевалова - М., 1964. - 280с.
 8. Рахимов Х. Педагогика. // Х. Рахимов, А. Нуров Душанбе, 2011.-460с.
 9.Эмомалӣ Раҳмон (Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба муносабати ба истифода додани
 маҷмааи варзиш дар шаҳри Душаебе. 21 07.2020)

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

Основной целью физической культуры является гармоничное равномерное развитие всех частей тела учащихся и интеллекта для защиты Родины.

Физическая культура оказывает на население большое влияние усиливает усердие и компетентность в работе и ведет к долго – летаю.

Физическая культура в любом возрасте оказывает влияние внешность восстановление сил, чудесное избавление от болезней. По этой причине начиная с первобытного общества до наших дней физическая культура играет огромную роль.

Можно сказать, совершенствование физической культуры обеспечивает подрастающую молодежь не только обязанностей родителей, школы, но и требует внимания со стороны государства.

Ключевые слова: деятельность, физическая культура, здоровый образ жизни, дети, спорт, физический труд, здоровье, школьники.

PHYSICAL ACTIVITY AS A KEY COMPONENT OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR CHILDREN

The main purpose of physical adulation, along with ensuring the realer development of old parts of the body of students is to prepare them mentally and physically for the defense of the motherland. Physically training has great impact on people strengthens their competence increases their ability to work help to see longevity. Spot at all ages is a wonderful tool for cultivating pumpkin to maintain strength and rumen potential. For this reason, in the history of rumen society from the earliest this to the present day physical education has been a means to ensure the maturity of many generations, It can bi said that ensuring the physical development of the younger generation is not only the work of parents and schools, but also the work of state importance.

Keywords: activity, physical culture, healthy lifestyle, children, sports, physical labor, health, schoolchildren

Сведение об авторах:

Мамадносирова Мобегим Мирзомамадовна – старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Адрес 734025, Таджикистан, город Душанбе, проспект Айни 126. Email: omuzgor@ddot. tj, mamadnosirova68@inbox.ru Телефон (+992) 934633693

Якубов Нигман Ибрагимович - магистрант кафедры педагогика и психология, факультет дошкольная и начальная образования Таджикского государственного педагогического университета. Адрес: Республика Таджикистан, Душанбе, р. Сино, пр. Лучоб 53, кв 9. Телефон: (+992) 900880440.

About the authors:

Mamadnosirova Mobegim Mirzomamadovna the senior teacher of the pedagogic and psychology chair of Tajik State Pedagogical University named after Sadridin Aini. Address: Tajikistan, 734025, Dushanbe prospect Aeni 126. E - mail: omuzgor@ ddot. tj, mamadnosirova68@inbox.ru Телефон: (+992) 934633693

Yakubov Nigman Ibragimovich - Master's Degree in of General department of pedagogy and psychology, faculty of preschool and primary education of the Tajik State Pedagogical University. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, p. Sino, pr. Luchob 53, apt 9. . Telefon: (+992) 900880440

МУШКИЛОТИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ ВА РОҲИ ҲАЛЛИ ОН

Раҳмонов Ш.М.

Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон

Мафҳуми «сифати таҳсилот» дар педагогикаи байналмиллалӣ ва педагогикаи миллӣ то охирҳои асри XIX ва аввалҳои асри XX қариб, ки ҳамчун мавҳуми баҳодиҳии воқеъӣ ба маҳорату малакаи хонандагону донишҷӯён истифода карда намешуд. Ин ҳамчун баҳодиҳӣ ба сифати маҳсулот дар баъзе адабиётҳо истифода карда мешуд.

Дар муносибат ба таҳсилот қалимаи «сифат» аз охирҳои асри XIX истифода шуда, хусусияти истилоҳро бошад, дар нимаи дуюми асри XX пайдо намуда, «сифати таҳсилот» ҳамчун шиор аз охирҳои асри XX мавҳуми байналмиллалиро қасб кардааст.

Дар ин самт дар Паём ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳилий ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.01.2021, Асосгузори сұлҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд: “Мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро мухайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, ахли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем.” [3].

Ҳамзамон, мунтазам дар боромадҳояшон таъкид менамоянд Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифаҳоеро, ки дар назди муассисаҳои таълимӣ истодаанд, ин: баланд бардоштани сифати таҳсилот ва дастрасии таълим, мутобиқати барномаҳо ва усулҳои таълим ба талаботи муосиртарин, ҳамгирии зич бо илм ва бозори меҳнат ба роҳ монда шавад.

Таҳсилот ҳамчун соҳаи иҷтимоӣ, дар ҷомеа аз шароитҳои сиёсию иқтисодии мамлакат ва аз ҳолати фазои таълимӣ вобастагии қавӣ дорад, бинобар ин, сифати таҳсилот бо сифати ҳаёт зич алоқаманд буда, таркиби хусусияти инкишофи шахс-ҳамчун сатҳи маърифатнокии аҳолиро дарбаргирифта, дар давраи муосир ин асосии рушди ҷомеа мебошад.

Ҳалли самарабахши ин масъала тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таълиму тарбияи фарзанд» иштироки фаъолонаи волидон ва дигар субъектҳои раванди таълиму тарбия ҳифзи эҳтиёткоронаи анъанаҳои беҳтарини миллиро дар соҳаи маориф талаб менамояд.

Дар адабиётҳои таълими ва илмӣ оид ба мағҳум ва моҳияти сифати таҳсилот фикру андешаҳои гуногун ҷой дорад. Тибқи баъзе назарияҳо сифати таҳсилот сатҳи муайянни дониш ва малака, рушди ақлӣ, ахлоқӣ, ва ҷисмонӣ мебошад.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” мафҳуми таълим, сифати таълим, таҳсилот ва сифати таҳсилот чунин шарҳ дода шудааст:

Таълим—фаъолияти муштараки падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), омӯзгор ва муассисаи таълимӣ барои инкишофи қӯдак, такмили истеъдод, маҳорат, малака ва қобилияти фикри ҷисмонии ў;

Сифати таълим—тарзи ташкили дуруст ва самараноки раванди таълим, ки дар натиҷаи он шахс соҳиби таҳсилот мегардад;

Таҳсилот—раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавӣ, зехнӣ, фарҳангӣ, ҷисмонӣ ва салоҳияти қасбии шахс равона карда шудааст;

Сифати таҳсилот—маҷмӯи нишондиҳандаҳои стандартҳои давлатии таҳсилот ва талаботи давлатӣ;

Стандартҳои давлатии таҳсилот—маҷмӯи меъёрҳое, ки мазмuni таҳсилот, моҳияту мӯҳлати таълим, ҳаҷми сарбории таълимӣ, сатҳи азҳудкуни донишро аз тарафи таълимгирандагон ифода намуда, талаботи асосӣ ба таъмини раванди таълим, мазмуну мундариҷаи барномаҳои таълимӣ ва баҳогузории сатҳи донишро дар муассисаҳои таълимӣ бо назардошти дастовардҳои миллӣ ва умумибашарӣ муайян мекунанд [4].

Яъне сифати таҳсилот ин нишондиҳандаҳои маҷмӯъи меърҳои стандартҳои давлатии таҳсилот мебошад.

Ворид шудан ба бозори хизматрасонии таълимӣ, фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорон ба қадри имкон ба эҳтиёҷот ва талаботҳои таҳсилоти ҷомеъаро қонеъ гардонидан равона мегардад.

Дар ин раванд нишондиҳандаи муҳимтарини сифати кори муассисаҳои таълимӣ ин иштироки волидон ва ҷомеа дар идорақунӣ он ба ҳисоб меравад. Волидайни хонандагон, олимон, шарикони рушд, корфармоён на танҳо дар ҳалли баъзе мушаххаси муассисаҳои таълимӣ кӯмак мерасонанд, балки онҳо якҷоя бо омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ якҷоя онро идора менамоянд, ҳамаи масъалаҳои ҳаёти муассисаи таълимиро қабул ва ҳамоҳанг месозанд. Ин ҳамкорӣ ва ошкорбаёнӣ эътиимодро байни субъектҳои раванди таълиму тарбия ба вучуд меорад, ки ин яке аз омилҳои баланд бардоштани сифати таҳсилот шуда метавонад.

Аз омилҳо ва татқиқотҳои педагогӣ бармеояд, ки эътиимидаи волидайн ба равандии бомароми фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, барои рушди минбаъдаи фаъолияти фарзандонашон ҷиҳати азбар намудани донишҳои замонавӣ ва рушди шахсияти комил гардидан онҳо мусоидат менамояд.

Мушкилот дар ин раванд, дар он мушоҳида мегардад, ки волидайни хонандагон на ҳамеша барои муколама дар ҷаҳони бозаргонии хидматрасонии таълимӣ омодаанд. Ҳайати кормандони муассисаи таълимӣ бояд ба волидайни хонандагон дар ин самт дар асоси “Консепсияи раҳнамои қасбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои интиҳоби қасб, ки ба талаботи бозори меҳнат ҷавобғӯ бошад кӯмак намоянд, ки тарзи воқеии интиҳоби қасбро омӯзанд, ки ин як қадами дигар дар ҳалли масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот мусоидат ҳоҳад кард. Ҷалби оила дар ҳамкорӣ ба муассисаҳои таълимӣ зарур аст, зоро баланд бардоштани сифати таҳсилот танҳо дар сурате асоснок мешавад, ки онро истеъмолкунандагон (корфармоён ва падару модарон) моҳиятан дарк намоянд. [5].

Азбаски раванди таълим бисёрҷанба ва дучониба аст, баланд бардоштани сифати таҳсилотро дар сурате беҳтар намудан мумкин аст, ки агар ҳамаи иштирокчиёни он: ҳайати роҳбарикунанда, омӯзгорон, хонандагон, волидайни онҳо, аҳолӣ ба он таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. Ғайр аз ин, оид ба баланд бардоштани сифати таҳсилот бояд дар ҳама намудҳои фаъолият, дар тамоми самтҳои он: дар раванди фаъолияти таълим, такмили маҳорати педагогӣ, дар ҳамкори бо оила, дар таҳқим ва рушди заминаи моддию техникии муассисаи таълимӣ корҳои назаррас ба сомон расонида шавад.

Аксар вакът дар мусоҳибаҳои омӯзгорон баҳсҳо ва саволҳои пайдо мешавад, ки: Сифати таҳсилот ва ҳусусияти сифати таҳсилот дар соҳаи маориф дар чист? Бояд нишондиҳандаҳои возехи сифати таҳсилот дар раванди таълим на танҳо дар таълим, балки дар тарбияи хонандагон низ бояд муайян карда шаванд. Коркарди ин меърҳо талаботи зиёдеро ба миён меорад то ки ба маҳорату малака ва сифати таҳсилоти муҳасилин баҳои воқеъӣ дода шавад.

Роҳи беҳтари намудани сифати таҳсилот ва “кафолати сифати таҳсилот» тавассути барномаҳои таълимии муассисаҳои таълимӣ дар як қатор муассисаҳои таълимии системаҳои Аврупоии таҳсилот мувофиқтарин ва самаранок шинохта шудааст. Дар ин самт баҳои воқеиро омӯзгорони муассисаи таълимӣ ба маҳорату малакаи хонандагон мегузоранд, ки он сифати таҳсилотро низ дуруст баҳогузорӣ карда наметавонанд. [2, с.31-33].

Барои беҳтари намудани сифати таҳсилот бояд чунин талаботҳо ба инобат гирифта шаванд: 1) заминаи ҳуби моддию техникии муассисаи таълимӣ; 2) ҳайати қадрии дорои маҳорати малакаи баланд таҳассус; 3) раванди самарабаҳш ва муассири таълим ва тарбия; 4) хизматрасониҳои гуногуни иловагии таълимӣ ташкили маҳфилҳои фанӣ, факлтативҳо, мизи мудавар ва ҷорабиниҳои фанӣ ва ғайра; 5) муваффақияти маҳорату малакаи ва донишҳои азбарнамудаи ҳатмкунандагон дар татбиқи рушди ҷомеъа; 6) дараҷаи таҳсилот ва салоҳиятҳои азбарнамудаи ҳатмкунандагон бояд талаботи истеъмолкунандагонро пурра қонеъ карда тавонад.

Равиши мусоир ба стратегияи рушди низоми таълим дар он аст, ки сифати таҳсилот воситаи муассиртарин барои қонеъ кардани ниёзҳои таълимии ҷомеа, оила ва муҳасилин мебошад. Бояд қайд кард, ки сифати таҳсилот на танҳо сифати натиҷаҳои ниҳоӣ, балки ҳамаи равандҳое мебошад, ки ба натиҷаи ниҳоӣ таъсир мерасонанд. Гузашта аз ин, сифати таҳсилот категорияест, ки ҳеч гоҳ ба сатҳи идеалии худ намерасад.

Онро ҳамеша такмил додан мумкин аст. Номукамалии раванд омилест, ки омӯзгорро доимо ба ташвиш меорад, ки ў ҳам истеҳсолкунандаи «маҳсулот» ва ҳам «фурӯшанд» -и он мебошад. Масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот метавон ҳамчун мушкили дар самтҳои зерин баррасӣ намуд; дараҷаи қасбиятҳои ҳайати қадрӣ; мундариҷа ва таъминоти барномавӣ ва методии раванди таълим; ташкили таълим; объективии нокифояи арзёбихо. Сифати таҳсилот чист қадом нишондиҳандаҳо имкон медиҳанд, ки он ҷен, муқоиса ва баҳо дода шавад? [2].

Азбаски дар раванди таълим тағирёбии равишҳои гуногун, моделҳои педагогӣ ва психологӣ мавҷуданд, ки ҳам аз ҷиҳати мазмун ва ҳадафҳо, ҳам аз ҷиҳати шаклҳо, усуљҳои таълим ва ҳам аз ҷиҳати натиҷа фарқ мекунанд, пас, мувофиқан, дар ин равишҳо, равандҳои гуногун дар бораи сифати раванди таҳсилот фарқ мекунанд. . Пас, дар равиши анъанавӣ, нишондиҳандаи асосии сифат сатҳи азхудкуни мундариҷаи барномаҳои таълим ҳоҳад буд, яъне мавҷудияти дониш дар байни хонандагон, ташаккули малака, маҳорат ва салоҳиятҳои азбарнамудаи онҳо.

Дар аттестатсияи муассисаҳои таълимӣ маҳз ин нишондиҳанда ҳалқунанда мебошанд. Ва аз нуқтаи назари ташаккули шахсият, нишондиҳандаҳои сифат комилан фарқ ҳоҳанд кард: дар ин замина рушди шахс дар марказ ҳоҳад буд. Мутаассифона, имрӯзҳо дар адабиёти педагогӣ нишондиҳандаҳои дақиқи баҳодиҳии рушди шахсият дидо намешаванд. Саволе табиӣ аст: Чиро нишондиҳандаҳои сифати таълим бояд шумурд?

Масъала хеле содда ҳал карда мешавад, агар муассисаи таълимӣ пурра дар модели дониш фаъолият намояд. Дар муассисаҳои таълимие, ки ҳайати омӯзгорон унсурҳои таълимӣ ба рушди шахсият нигаронидашударо истифода баранд, вазъияти дигар ба амал меояд. Дар ин ҳолат, ба назар мерасад, ки муассисаи таълимӣ дар ду самт фаъолият менамояд: сифати азхудкуни мундариҷаи барномаҳои таълимӣ ва унсурҳои рушди шахсияти комил.

Азбаски равиши шаффоғӣ донишомӯзӣ бо асосҳои концептуалии муассисаи таълимӣ, арзишҳои асосии педагогӣ-психологии он мухолифат мекунад, бинобар ин, нишондиҳандаҳои ба самти рушди гуманистии муассисаи таълимӣ мувофиқро аниқ муайян кардан лозим аст, ки ин: сатҳи баланди таҳсилот; фарқият ва таълими инфиродӣ дастгирии тиббӣ, психологӣ ва логопедияи муҳасилин; мавҷудияти ҳадамоти гуногуни таълимӣ; доираи васеи ҳаёти хонандагон мебошад ва ин нишондиҳандаҳо раванди таълимиро тавсиф мекунанд, на натиҷаи онро, яъне шароити дар муассисаи таълимӣ фароҳам овардашударо.

Дар робита ба ин саволи зерин ба миён меояд: Ин ё он нишондиҳандаро чӣ гуна баҳо додан мумкин аст, чиро ҳамчун натиҷа бояд гирифт? Масалан, сатҳи баланди таҳсилот. Агар тасаввур кунем, ки он аз чӣ иборат аст, пас бояд сифати мундариҷаи барномаҳои таълим, ҳусусияти усуљҳо, шаклҳо ва истифодай технологияҳои дар раванди таълим истифодашаванд, сифати машғулиятҳои дарсӣ, таҷхизонидани синҳоноҳа, маҳорати қасбии омӯзгоронро бояд ба назар гирифт.

Аммо, таҳлили фаъолияти таълимӣ амалии ин равандро дар амал таҳлил намуда, омӯзгорон наметавонанд дар бораи он, ки сатҳи таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ ба стандартҳои давлатии таҳсилот чӣ гуна наздик аст, ҷавоби якранг дода тавонанд, зоро чунин стандарти аниқи баҳодиҳӣ тавсиф нашудааст. Онҳо танҳо ба тариқи индувидуалий муайян карда метавонанд, ки дар як муассисаи таълимӣ он баландтар ва дар дигар муассисаи таълими дигар пасттар аст. [1].

Агар қӯшиш намоем, ки сатҳи таҳсилотро дар муассисаҳои таълимӣ тавассути натиҷа баҳо дижем: Пас онро бо қадом стандарт муқоиса кардан мумкин аст? Фаъолияти дониши баҳои аълои ҳамаи хонандагон дар ҳамаи фанҳо барои нишондиҳандаҳои психофизикӣ ғайриимкон аст. Аммо муҳимтар аз ҳама, ин зарур нест. Агар идеал дар муассисаи таълимӣ нишондиҳанда баҳои аъло дар ҳамаи фанҳо бошад, пас муассисаи таълимӣ арзиши истеъододи хонандагонро дар як соҳаи муайян эътироф намекунад.

Агар сатҳи баланди таҳсилотро максималии шароити барои хонандагон фароҳам овардашуда, инчунин фароҳам овардани имкониятҳо барои рушди қобилияти

маърифатӣ ва хоҳишҳои онҳо ҳисоб кунем, пас инчунин тавсифи возеҳи ин шароитҳо бо пешниҳоди шаклҳои идеалии онҳо зарур аст. Ҳангоми баррасии дигар нишондиҳандаҳои сифат низ чунин саволҳо ба миён омада метавонанд. Масалан, системаи тафриқаи таҳияшуда чист, он бояд чӣ қадар таҳия карда шавад?

Барои ҷавоб додан ба ин саволҳо мавқеъҳои зеринро ба назар гирифтан лозим аст: дурустии назарияйӣ; муттасилӣ; қонеъ кардани ниёзҳои ба амал нигаронидашуда; намунасозӣ; гузариш ба барномаҳои таълими инфиридорӣ ва давраҳои омӯзиши. Ду вазифаи аввал иҷро шуда истодааст, барои боқимонда мо бояд кор кунем ва кор кунем. Ин маънои онро дорад, ки дар бораи сатҳи баланди тафриқаи таълим дар муассисаҳои таълими ҳарф зада наметавонем. Нишондиҳандаи навбатии сифат мавҷудияти хадамоти гуногуни таълими мебошад [1, с.28-32].

Муассисаи таълими дорои доираи васеи хидматҳои иловагӣ мебошад, аммо он барои васеъ кардани эҳтиёҷоти таҳсилот имконият намедиҳад: зоро на ҳар як муассисаҳои таълими раванди таълимиро тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дуруст ба роҳ монда метавонад.

Ё шояд лозим аст, ки корро на бо роҳи радди ин хидматҳо, балки дар бораи супоришҳои вазифаи хонагӣ ҳаллу фасл кардан лозим? Ҳачми идеалии хизматрасонии таълими ба беохирӣ майл дорад: мо метавонем барои хонандагон ва волидони онҳо дафтари кӯмаки равонӣ омода созем; лагерҳои тобистонаи таълими; васеъ кардани фазои иттилоотӣ барои муҳасилин (китобхонаи электронӣ) ва ғайра. Нишондиҳандаи навбатӣ доираи васеи ҳаёт мебошад, ки ба талаботҳои хонандагон ҷавобгӯ мебошад. Аммо ин нишондиҳандаҳо ба дараҷаи бештар раванди таълимиро нисбат ба натиҷаи он тавсиф мекунанд.

Мувофиқи ин, нишондиҳандаҳо сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълими чунин баррасӣ кардан мумкин аст:

- сатҳи дониш, малака, маҳорат ва салоҳиятҳои хонандагон;
- ташаккули малака ва маҳоратҳо дар самти таҳсилоти умумӣ;
- қаноатмандии волидайн ва фарзандон аз раванди таълими;
- ҳолати хуби равонии хонандагон дар муассисаи таълими;
- ба роҳ мондани корҳои тарбияйӣ дар байни хонандагон. Нишондиҳандаи коҳои тарбиявии хонандагон бояд дар ҷои аввал бошад.

Ҳамин тавр, ҷиҳати муйян намудани сифати таҳсилот ба чунин ҳулоса омадан мумкин, ки:

1) Барои муайян намудани нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот барои ҳар як муассисаи таълими роҳҳои ташхиси онҳоро муайян намудан лозим.

2) Омӯзиши сифати таҳсилот дар муассисаи таълими мушахҳас талаботи якранг, паст ё баландро нишон медиҳад.

3) Муайян намудани сифати таҳсилот аз ҷониби ҳайати омӯзгорони муассисаи таълими имкон медиҳад (худбаҳодиҳӣ), ки унсурҳо ва самтҳои раванди таълим бояд такмил дода шаванд.

АДАБИЁТ

1. Белова Е.Г. Организация внутришкольной системы методической работы по повышению квалификации и профессиональной компетентности учителя в процессе педагогической деятельности. // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. / Е.Г. Белова - Душанбе, 2015. - №5.-С.28-32.
2. Давыдова Н.Н. Интеграция образовательных организаций в корпоративно-кластерные объединения территории. // Н.Н. Давыдова Муниципальное образование: инновации и эксперимент, Душанбе, 2014.-№6-С.31-33.
3. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.01.2021,
4. Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Душанбе 22-июли соли 2013, - №1004
5. «Концепсияи раҳнамои қасбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “ (карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.10.2010, №499).

ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ

Образование как социальная сфера во многом зависит от политических и экономических условий в стране и ситуации в образовательной среде. Таким образом, качество

образования связано с качеством жизни, поэтому особенности развития личности включают уровень образования населения и являются основой развития общества в современном обществе. Поскольку образовательный процесс является многоаспектным и двусторонним процессом, качество образования может быть улучшено при условии, что все его участники, такие как руководящие работники, учителя, ученики, их родители и население, будут уделять ему внимание.

Ключевые слова: ученик, развитие личности, родители, образовательное учреждение, качество образования, показатели качества образования.

PROBLEMS OF QUALITY OF EDUCATION AND WAYS OF ITS RESOLUTION

Education as a social sphere largely depends on political and economic conditions of the country and situation of educational environment. Therefore, quality of education is connected with quality of life and therefore peculiarities of personality development include the level of education of the population and it is the base of society development in today's society. Due to the reason that education process is a multi-aspect and two sided process, that is why, the quality of education can be improved on condition that if all its participants such as leading staff, teachers, pupils and their parents and population pay attention on it.

Keywords: pupil, personality development, parents, educational institution, quality of education, indicators of quality of education.

Сведения об авторе:

Рахмонов Шариф Мадиномович - кандидат педагогических наук, заведующий отделом по надзору за качеством образования Негосударственного образовательного учреждения «Медико-социальный институт», Тел.: (+992) 933696224

About the author:

Rakhmonov Sharif Madinomovich - candidate of pedagogical sciences, head of the Department for Supervision of Quality in Education of the Non-governmental Educational Institution “Medical and Social Institute”, Tel.: (+992) 933696224

АРИФМЕТИКАИ ЗЕХНЙ - ОМИЛИ АСОСИИ РУШДИ ТАФАККУР

Қаюмова Ҳ.Т.

Пажүхшили рушди маориғи ба номи А. Ҷомай

Барои омода намудани мутахассисон дар таълими арифметикаи зехнӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар рӯшди тафаккури инсон иқдоми беназир аст. Тибқи суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомали Раҳмон бо мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар Паёми соли 2019 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2020 – 2040 «Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақiq ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон гардиданд. Ҷиҳати татбиқи ин ташаббус мо омӯзгорон бояд тавре фаъолият намоем, ки тафаккури зехни насли наврас ташаккул ёбад. Имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти томактабии хусусии кишвар таълими арифметикаи зехнӣ ба роҳ монда шудааст. Бахусус дар муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии “Субҳи дониш” низ таълими ин фанни мазкур ҳафтае 1 маротиба гузаронида мешавад. Бояд қайд намуд, ки аз сабаби норасогии мутахассисон на дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ таълими ин фанни мазкур ба роҳ монда шудааст.

Асосгузори Ассотсиатсияи байналмилалии арифметикаи зехнӣ Максим Песотский қайд мекунад: «Ман аз соли 1997, вақте ки аввалин маркази таълимии худро кушодам, дар соҳаи омӯзгорӣ ба кор ва фаъолият шурӯй намудам. Соли 2015 ман ба арифметикаи зехнӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кардам. Ӯ иброз медорад, ки дар ин раванд ман ба душвориҳое дучор шудам, ки ин техникаро танҳо тавассути франшиз (қобилияти ақли, ки дар эҷодкорӣ оғаридани образҳо, тассавурут дар бораи олами ҳасти таҷассум меёбад) ба даст овардан мумкин буд. Максим Песотский дар таҳқиқоти хеш бисёр пешниҳодҳоро аз назар гузаронида, бо роҳбарони бисёр марказҳои амалқунанда сӯҳбат карда ва ба хулосае омадааст, ки беш аз 90% франчайзингҳои дар бозор пешниҳодшуда дар асл нусхаҳои пастсифати роҳзанӣ мебошанд.

Песотский исбот намудааст, ки дар ҳақиқат, франшизҳои баландсифат ҳам аз чиҳати пардохти яквакта ва ҳам аз роялти маҳсулоти хеле гарон буданд ва ҳастанд. Дар натиҷа, ўқарор додааст, ки ин методикаи таълимро мустақилона омӯзад. Як гурӯҳи мураббиёни фаъолро бо таҷрибаи чандинсолаи беҳтарин мактабҳои Қазоқистон ҷамъ оварда, бо ассотсиатсияҳои арифметикаи зехнӣ дар қишварҳои гуногуни ҷаҳон ҳамкорӣ барқарор карда, ба омӯзиши усулҳои гуногун шурӯъ намудааст. Дар тӯли яқуним соли методологияи худ, ба таҳияи тамоми маводи зарурии таълимӣ шурӯъ намуданд. Песотский таҳқиқоти худро дар гурӯҳҳои таҷрибавии қӯдакон санҷидааст. Дар охири соли 2016 ў маркази нави таълимии худро Osaka Mental Arithmetic дар Қазон қушодааст.

Ҳамин тариқ, вай ба санҷиши тестии таълим бо шумораи зиёди хонандагон шурӯъ кардааст. Дар аввал ў методикаи таълим ва маводи таълимиро танҳо барои маркази таълимии худ таҳия кардааст. Аммо тадриҷан вай ба ҷунин қарор омадам, ки методологияи ў бояд барои ҳама дастрас бошад ва бидуни ягон ғуломии франҷайзӣ. Ҳамин тавр идеяи таъсиси IAMA ба вучуд омад. Айни замон, Песотский бо итминони комил иброз медорад, ки методика ва маводи таълимии ў баландсифаттарин на танҳо дар Русия ва Қазоқистон, балки дар тамоми ҷаҳон эътироф шудааст (инро боз ҳатмқунандагони мактаби ў дар ИМА, Истроил, Арманистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Беларуссия, Қирғизистон субит намудаанд).

Гузашта аз ин, Максим Песотский қайд намудааст, ки чуғрофияи ҳатмқунандагони ин таълимгоҳ ҳар моҳ меафзояд. Ў бо комёбихои ба даст овардааш қаноатманд нашуда, пайваста қӯшиш менамояд омӯзишаши ҳадафрас бошад, шӯъбаи методии он кас мунтазам маводҳоро тақмил медиҳад, усулҳои нави таълимро дар саросари ҷаҳон меомӯзад. ВА ба раванди таълими омӯзгорон аз ҳамон мавқеъ муносибат мекунад, ки - сифат дар ҷои аввал меистад. Аз ин рӯ, ў барномаи мукаммали дастигирӣи пайгирии омӯзгорон ва марказҳои қӯдаконро таҳия кардааст".

Бо шарофати таҳқиқоти ин марди начиб имрӯзҳо Ассотсиатсияи Байналмилалии Арифметикаи Зехнӣ (International Association of Mental Arithmetic) арзи вучуд мекунад, ки мо метавонед таҳсилро дар синҳои яке аз намояндагии шаҳрҳои зерин идома дихед: - Алмаато, Қазоқистон - Қазон, Тотористон - Екатеринбург, Русия - Улан-Ӯдэ, Бурятия - Махачкала, Дагестон - Налчик, Кабардино-Балқар - Иваново, Русия - Челябинск, Русия. Ва инчунин тавассути Skype ҳангоми муюширати зинда бо омӯзгор дар гурӯҳҳои то 10 нафара метавонем таҳсили илм намоем. Тренер ба таълимгирандагон формулаҳо, татбиқи онҳо дар соробанро таълим медиҳад ва аз ҳама мухим, тарзи интиқоли ҳама масъалаҳоро ба қӯдакони синну соли гуногун мефаҳмонад. Дар тренинг таълимгирандагон системаи тайёрии омодагии таълим, нақшай муфассали дарсӣ, машқҳо ва бозиҳои барои қӯдакон коркардшударо аз худ мекунанд, ва инчунин бо маводҳои методӣ кор карданро азҳуд менамоянд.

Омӯзгорон дигар набояд дар бораи он фикр кунанд, ки бо қӯдакон дар дарси оянда чӣ кор кардан лозим аст, тибқи нақша намунаҳо тартиб диханд, ҷадвали вақти кори хонагиро ба нақш гиранд! Зоро Песотский аллакай барои тренингҳо ҳама ҷизро омода кардааст! Китобҳои дарсӣ бошад тавре ба низом оварда шудаанд, ки раванди таълим ҳам барои қӯдак ва ҳам барои омӯзгор як лаззати комил мебахшад.

Ў ҳамеша иброз медорад, ки бо ин натиҷаҳояш қаноатманд нест, пайваста дар ҷустуҷӯ аст. Сари ҳар ҷанд моҳ китобҳои нави дарсӣ бо мазмуну мундариҷаи боз ҳам пурмазмуну, босифат нашр мешаванд. Ба ғайр аз китобҳои дарсӣ, маводҳои заруриро низ таъмин мекунанд. Бахусус аз соробан сар карда, то флеш-кортҳо, мачмӯаҳои диктантҳо ва ғайра.

Арифметикаи зехнӣ чист?

Ин зуд ҳисоб кардан аст? Бале!

Ин қобилияти амалан барқосо иҷро кардани ҳисобҳои математикӣ мебошад? Бале, ҳамин хел!

Ин кӯмак ба хонандагони мо дар дарсҳои математика аст? Бешубҳа!

Аммо агар арифметикаи зехнӣ танҳо бо ин маҳдуд мешуд, он гоҳ ин қадар ҷолиб намебуд.

Арифметикаи зехнӣ як системаи пурраи рушди ҳамаҷонибаи қӯдак мебошад, ки қодир аст ҳалли бисёр масъалаҳо, алахусус масъалаҳое, ки дар назди хонандагон ба миён меоянд, ҳал намояд.

Қӯдак дар синҳаи беътиноӣ мекунад, ба дарсҳо диққат намедиҳад? Ба арифметикаи зехнӣ машғул шавед!

Ҷалб кардани диққат меланганд? Маслиҳат ҳамон аст!

Қӯдакон мушкилоти хотира доранд - мо бо ёрии арифметикаи зехнӣ ин масъаларо ҳал менамоем!

Барои қӯдакони синни томактабӣ математикаи зехнӣ низ хуб аст, зоро онҳо минбаъд дар мактаб таҳсил ҳоҳанд кард. Дуруст аст, ки барои таҳсили оянда қӯдаки синни томактабӣ, бояд ракамҳоро донад ва онҳоро навишта тавонад. Аз ин рӯ, баъзе мактабҳои зехнӣ ҳатто барои

хурдсолон курсхой омодагй пешниҳод мекунанд, ки дар он ҷо омӯзгорон қӯдаконро барои оғози дарсҳо омода месозанд.

Воқеан, дар хусуси мактабҳо. Шумо метавонед инро бо роҳҳои гуногун омӯзонед. Муносибатҳо, равишҳо ба қуллӣ фарқ мекунанд. Шумо факат метавонед ба қӯдакон тарзи истифодаи соробанро ёд дихед ва сипас ҳисобкуни зеҳниро ба онҳо омӯзед. Сипас, дар ҳақиқат, ҳамчун фоида, мо танҳо қобилияти зуд ҳисоб карданро ба даст меорем.

Ин таълим бо мақсади таълим додани қӯдакони тамоми синну сол мувофиқ аст. Аммо аз синни таҳсил дар муассисаи таҳсилоти томактабӣ хело муфид ва маниатбахш аст.

Мо чиро рушд медиҳем?

Ҳамин тавр, тибқи методикаи таълимие, ки ман омӯхтам, қӯдак дар ҷараёни таълим рушди соҳаҳои зеринро мегирад:

- мухаррики хурд;
- пайвастагиҳои нимқурагӣ;
- малакаҳои хуби моторикӣ;
- пайвастагиҳои нимқурагӣ;
- суръати тафаккур;
- хотира;
- тамаркузи дикқат;

Рушди нимқураҳои рост ва ҷали майна.

Биёд батафсил бубинем, ки ин ҳама чӣ гуна рух медиҳад? Он чӣ гуна рушд карда истодааст? Бо қадом роҳ?

Мухаррики хурд

Хуб, дар ин ҷо ҳама ҷиз Ҷавашан аст. Кор бо соробан ин бо ангуштони худ кор кардан аст, ки бояд устуҳонҳои хурди сӯзанҳои бофтаро доимо ҳаракат кунанд. Аз он ҷизе, ки ангуштон мухаррики хурдро инкишиф медиҳанд, ҳоҳед ё наҳоҳед.

Пайвастагиҳои байнинимкуравӣ

Мо онҳоро тавассути ҳисоби асимметрӣ тақвият медиҳем. Ҳисоби асимметрӣ чист? Ин вакте аст, ки дар дасти рост барои ҳисобкуни ангушти қалон ва ангушти ишоратӣ, дар дасти ҷап - мобайнӣ ва ангушти ишоратӣ истифода мешаванд. Мисли иҷрои машқҳо барои рушди ин робитаҳои байнинимкуравӣ.

Масалан, қӯшиш кунед, ки дар ҳаво бо дасти ростатон давра ва бо ҷап секунҷа қашед. Чи тавр аст? Осон нест! Ҷунки робитаҳои байнинимкуравӣ суст мебошанд. Ва агар онҳо бо ҳисоби асимметрӣ омӯзонида шаванд, онҳо қавитар мешаванд.

Дар баязе муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ҳисобкуни симметриро истифода мебаранд, яъне дар ҳарду даст як ангушт истифода мешавад. Аммо ин дигар он қадар муфид нест.

Ғайр аз ин, ҳамчун бозиҳо, ба қӯдакон нақшакашӣ бо ду даст дода мешавад ё рақамҳо бо ду даст, ҳам ҷап ва ҳам рост дар як вакт навишта мешаванд. Ба фикри шумо, ин ғайриимкон аст? Шумо ҳато мекунед! То ҳадди имкон!

Баланд бардоштани суръати тафаккур

Мо суръати тафаккурро тадриҷан тавассути баланд бардоштани суръати диктаи мисолҳо барои қӯдакон баланд мебардорем. Ғайр аз ин, як ҳикояи ҷолиб, ҳангоми ҳалли мисолҳо, қӯдак бояд хеле зуд варианти дурусти амалро интиҳоб кунад.

Охир, ин математикаи оддӣ нест ва мо намунаҳоро ин ҷо на дар зеҳни худ, балки маҳз бо ёрии ҳисоб ҳал мекунем. Биёд бигӯем, ки шумо метавонед ҷорто, вобаста ба вазъият, бо се роҳи гуногун илова кунед. Аз ин рӯ, қӯдак вазъиятро муайян мекунад ва зуд роҳи дурусти амалро интиҳоб мекунад. Агар шумо меҳоҳед, намехоҳед, аммо шумо бояд зуд фикр кунед)

Рушди хотира

Чунин ҷизе ба монанди машқҳои бунёдӣ вучуд дорад. Ин кор бо ҳар гуна мавзӯи нав бо се намуди хотира коркард мешавад. Онҳо ҳатмӣ иҷро карда мешаванд.

Мо бо ангуштони худ дар соробан машқҳоро иҷро мекунем - хотираи мушакҳоро инкишиф медиҳем.

Мо ба соробан бо ҷашми худ менигарем - мо ҳофизаи ҷашм (босира) -ро таълим медиҳем.

Мо мегӯем, ки чӣ кор карда истодаам - мо онро бо хотираи шунавой пурра мекунем.

Ва он гоҳ ҷунин флешкортоҳо мавҷуданд, ки бо ёрии онҳо мо хотираи фотографиро меомӯзонем.

Флэш-кортоҳо кортоҳое мебошанд, ки дар онҳо ҷубҷаҳои соробан бо рақамҳои чопшуда тасвир шудаанд. Бисёр бозиҳо бо ин флеш-кортоҳо бозӣ карда мешаванд, онҳо ба қӯдакон хеле зуд, айнан бо флеш нишон дода мешаванд ва қӯдакон бояд дар як сония фаҳманд, ки чӣ рақаме диддааст.

Мутамарказонидани дикқат

Дар ин чо қоидай ба ном қоидахой аломатҳо, ки ҳангоми диктаи мисолҳо татбиқ карда мешаванд, ёрии калон мерасонад. Пай бурдед. Аломатҳои такроршаванда садо намедиҳанд. Дар ин чо шумо воқеан бояд мутамарказ шавед, то чизи муҳимеро аз даст надиҳед.

Рушди нимкураи рост ва чап

Роҳбар ҳисоби зехнӣ пеш меояд. Ҳисобкуни зехнӣ чист? Ин вакте аст, ки кӯдакон фикр мекунанд, ки мисли соробан кор мекунанд, аммо соробан воқеан дар дasti онҳост, на дар пеши чашмони онҳо. Яъне, онҳо инро тасаввур мекунанд.

Тасвири соробанро бедор кардан лозим аст. Барои ташвиқи тасвириҳо нимкураи рости мағзи сари мо посух медиҳад. Аммо додани посух аллакай ташвиши нимкураи чап аст, ки масъули ҳисобҳо ва мантиқ аст. Ҳамин тарик, маълум мешавад, ки ҳарду нимкура дар кор иштирок мекунанд.

Илова ба гуфтаҳои боло, дар синф ба кӯдакон дар машғулиятҳо бозиҳои гуногун низ пешниҳод карда мешаванд, ки ба рушди зехни онҳо низ мусоидат мекунанд. Дар ин чо ҳеч коре нест, ки ба ин монанд анҷом дода шавад. Ҳама чиз ба рушди кӯдак нигаронида шудааст.

Дар Тоҷикистон, аниқтараш дар Душанбе, марказҳои таълими арифметикаи зехнӣ барои кӯдакони 3-зинаи синну сол ба наздикӣ кушода шуданд, ки дастраси тамоми насли наврас намегардад. Ва марказҳое, ки омӯзгоронро оид ба арифметикаи зехнӣ омода мекунанд ангуштшуморанд.

Бинобар ин сабаб барои баланд бардоштани сатҳи дониши математикӣ ва инкишофи зехни кӯдакону наврасон ҳамчун омӯзгор чунин пешниҳод мекунем:

1. Дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ курсҳои кӯтоҳмуддат барои омода намудани мутахассисони ин соҳаи маскур ташкил карда шавад;

2. Дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва таҳсилоти ибтидой арифметикаи зехни ҳамчун фанни таълими барои монда шавад;

3. Барои таълими фанни мазкур маводҳои таълими аз қабилий китоби таълими ва соробан (ҳисобкунаси математикӣ) бо миқдори зиёд ба нашр расад.

Лугат:

Соробан- ҳисобкунаси Чопонӣ

Франшиз - қобилияти ақли, ки дар эҷодкорӣ оваридани образҳо, тасаввурот дар бораи олами хастӣ таҷассум меёбад.

Ҳисоби асимметрий- ҷенаки ҳисоб

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА - КЛЮЧЕВЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ

В статье рассматривается подготовка специалистов для преподавания интеллектуальной арифметики в высшей школе. Потому что интеллектуальная арифметика положительно влияет на развитие детского мышления. Предмет интеллектуальной арифметики основателя школы Максима Песоцкого, а также история организации и деятельности этой школы.

Ключевые слова: интеллектуал, соробон, соробан проводов, методика обучения, основоположник школы интеллектуальной арифметики, интеллектуальная арифметика.

MENTAL ARITHMETICS - A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THINKING

The article discusses the training of specialists for teaching intellectual arithmetic in higher education. Because intellectual arithmetic has a positive effect on the development of children's thinking. The subject of intellectual arithmetic by the founder of the school, Maxim Pesotsky, as well as the history of the organization and activities of this school.

Keywords: intellectual, sorobon, soroban wires, teaching methods, founder of the school of intellectual arithmetic, intellectual arithmetic.

Сведения об авторе:

Каюмова Хурлико Тагайевна - кандидат педагогических наук, начальник отдела высшего профессионального образования и последипломного образования Института развития образования имени А.Джами АОТ, индекс- 734024 г. Душанбе, улица Айни 45, Электронный почта: prmatt@mail.ru. Тел: (+992) 904406690,

About the author:

Kayumova Hurliko Tagayevna - candidate of pedagogical sciences, head of the department of higher professional education and postgraduate education of the Institute of Education

ЗАМИНАХОИ ТАШАККУЛ ВА ОМОДАГИИ ЧАВОНОН БА ҲАЁТИ ОИЛАВӢ

Иброҳимов Г., Раҷабзода Д.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ

Оила гурӯхи хурди иҷтимоӣ мебошад ва нақши он дар тарбия ва омодасозии наврасону ҷавонон ба зиндагии оилавӣ, яъне издивоҷӣ калон буда ба зиммаи он иҷроиши вазифаҳои муҳими азими ҷамъияти вогузор аст. Аз ин рӯ, дар тайёр намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ омодасозии онҳо ба издивоҷ дар оилаи волидайн яке аз масъалаҳои муҳими маҳсуб мейёбад.

Аксари олимони ҷомеашинос ва психологҳо, ки ба омӯзишу таҳқиқи проблемаҳои оила ва демография машғуланд онҳо чунин мешӯморанд, ки маҳз оила ҳамчун воҳиди соҳтории ҷомеа ба ташаккулёбии шахсият ҳанӯз аз сини хурдсолӣ замина мегузорад ва ба он таъсир мерасонад. Зоро оила бо робитаву муносибатҳои ҳаёти ва хешу таборӣ ва зану шавҳари алоқаманд буда, волидон ва фарзандонро дар доираи худ муттаҳид месозад.

Воқеан, оила ҳанӯз аз замони пайдоишаш ба худ нақши институти асосии тарбияро гирифт ва новобаста аз тағир ёфтани таъалоти давру замон ва ҷароити ҷомеа мавқеи оила дар кори тарбияи насли наврас аҳамияти худро ҳамчун тарбияви аз даст надодааст. Бешак, нақш ва мақоми оила, баҳусус падару модар, дар кори ба зиндагии оилавӣ омода намудани наврасону ҷавонон хеле муҳим буда, дар ин росто масъалаи таёрии ҷавонон ба ҳаёти оилави хеле домандор мебошад. Ба ин хотир мо бинобар маҳдуд будани имкон дар ин нигошта фақат ба барье паҳлӯҳои ин масъалаи ҳаётан муҳими ҷомеа даҳл менамоем.

Тавре зикр гардида, асосҳои шахсият маҳз дар оила гузошта мешаванд ва батадриҷ ташаккулу инкишоф мейёбанд. Тарбияи ҷисмонӣ, меҳнатӣ, зехнӣ, зебоипарастӣ (эстетикий), маънавию ахлоқӣ, динию мазҳабӣ, инсондӯстӣ, ҳудшиносӣ, эҳтиромгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ, урфу одат, анъанаҳои миллӣ ва арзишҳои муҳими умумибашарӣ, илмдӯстӣ ва амсоли инҳо самтҳои тарбияи оилавӣ мебошанд ва мазмуну мундариҷаи онро ташкил менамоянд. Пас, таъсири оила ба қӯдак нисбат ба дигар таъсиррасониҳои тарбиявӣ пурӯргар буда, дар вучуди ин аъзои оянда ҷомеа хислатҳои замина мегиранд ва ташаккул ёфтаву инкишоф мейёбанд, ки берун аз оила, дар қӯдакистону мактаб ва дигар ҷойҳо ҷамъияти ташаккулёбиашон имконнозӣ аст.

Аз ин бармеояд, ки модоме тарбияи аввалини аъзоёни ҷомеа сараввал дар муҳити оила, таҳти таъсири волидон ва дигар аъзоёни оила сурат мегирад, иҷтимоъшавии шахсият низ маҳз дар ҳамин муҳит ва зери таъсиroti он амали мегардад. Яъне, тарбияи шахси ватандӯсту меҳнатдӯст ва оиладори оянда, ки бо даррасидани навбату фурсати хеш бо дарки тамоми масъулияти инсонию шаҳрвандӣ ва узви ҷомеа будан бояд дар тарбияи ҳаматарафаи насли оянда қӯшишот ба ҳарҷ диҳад, аз муҳимтарин вазифаҳои иҷтимоии оила маҳсуб мейёбад. Ба гуфти файласуфи рус Н.В.Шелгунов «Оила ин гурӯхи хурди он ҷомеае мебошад, ки вайро ба вучуд овардааст, бинобарин байни ҷомеа ва оила ҳамфирӯзӣ зичтарин арзи вучуд дорад. Ҳар оила ҳамон дараҷа бад ва ё ҳамон дараҷа хуб аст, ки ҷомеаи вайро эҷод намуда ҳамон қадар бад ё хуб аст. Оилаи ба вучуд овардаи худи ҷомеа, дар навбати худ барои вай аъзоён тарbijat менамояд ва дар ин вазъияти беилоҷ ба тарбия машғул аст» [2, с.68].

Албатта падару модар ба ҳеч ваҷҳ ғайримустақим баҳри аз овони қӯдакӣ ва ҳатто баъзан аз даврони наврасӣ барои ба ҳаёти оилавии оянда омода намудани фарзандон қӯшиш наменамоянд ва ин масъаларо шояд ба ғӯшаи ҳаёл ҳам наоваранд. аммо мусаллам аст, ки онҳо бо муносибату рафтор ва муоширату дигар кирдорҳои ба ҳаёти оилавӣ даҳлдори хеш дар зехни қӯдак дар робита ба ин масъалаи муҳим ғайрииҳтиёри нақшу таъсири аниқ мегузоранд.

Маълум аст, ки хислати аз ҳама бештар инкишоф ёфта дар айёми қӯдакӣ дар инсон ин тақлидкорист. Қӯдак чи дар оила, чи дар кӯча ва чи дар қӯдакистон аз атрофиён, асосан аз калонсолон ибрат мегирад ва ба гуфтору рафтору кирдори онҳо пайрави менамояд. Албатта, қӯдакон дар баробари тақлид намудан ба гуфтору рафтору кирдори хубу шоиста ва неку дурусту манфиатноки калонсолон, ҳамзамон ба одатҳо, тарзи муоширату рафтori баду зишт ва зарарноку номақбули онон низ тақлид менамоянд. Ва ин гуна тақлидкориҳо ва ибратгириҳо тадриҷан бо мурури ба воя расидан дар шахс ба одати доимӣ табдил ёфта, баъдан дар замони ба балоғат расидану оила барпо намудан ғайрииҳтиёри кас ба зохиршавӣ оғоз мекунанд.

Азбаски күдаку наврас бештари вақти хешро дар мухити оила, дар ҳалқаи падару модар ва дигар аъзои оила мегузаронад, ў бештар аз тарзи муюширату муносибати онҳо ибрат мегирад. Ба ин хотир падару модар ва дигар аъзои оиларо лозим ва зарур аст, ки дар муюширату муносибат ба ҳамдигарӣ ва низ бо кўдак муҳаббату самимиият, эътиномуду боварӣ, иззату эҳтиром, дилсӯзию ғамхорӣ, ҳамдардӣ, кўмаки беғаразона, ҳамдигарфаҳмӣ, хушгуфторӣ, сабру таҳаммул, эътирофи шахсият ва амсоли инҳо барин хислатҳои ҳамидаи инсониро зоҳир намоянд ва барои фарзандон намунаи ибрат гарданд.

Падару модар ба сифати аввалин тарбиятгарон дар тарбияи фарзандон нақш ва таъсири мухимтар доранд нисбат ба дигар аъзои оила ва ҳам чомеа. Адиби рус Н.И.Новиков, муаллифи китоби «Дар бораи тарбия ва насиҳати фарзандон», хуб овардааст: «Ҳеч чиз ба қалбҳои ҷавони кўдакон аз қудрати умумии ибрат зўртар таъсир намекунад. Дар байни тамоми дигар ибратҳо бошад, аз ибрати падару модар дида чизи дигаре амиқтару саҳттар нақш намебандад».

Дар муносибатҳои байнишахсӣ, ки барои дар оянда барпо намудани оилаи солим ва пойдории он нақши мухиму бориз мебозад, маҳз падар ва модар дар ҳаёти ҳар як кўдак (писарбача ва дуҳтарча) намунаҳои аввалини рафтори мардона ва занона мебошанд.

Дар оила вобаста ба хусусиятҳои фардӣ дар ташаккулёбии фарзандон ҳамчун шахсият ба яке падар, ба дигаре бошад бештар модар таъсир мерасонад. Бо вучуди ин меҳру муҳаббат ва таъсиррасонии падару модарро ба фарзандони ҷинси мардона ва занона муқобил гузоштан лозим нест, «зеро, ки онҳо баробарвазни зарурии муассир (эмотсионалӣ) ва бамулоҳиза, меҳрубононаю навозишкорона ва саҳтигирона, озод ва маҳдудро ба вучуд оварда, якдигариро пурра месозанд» [3, с.22].

Мухимтар аз ҳама он аст, ки дар оила ба тавассути ибрати шахсии волидайн дар муносибатҳо ва муюширати байниҳамии мухити мувофиқу мусоиди психология-маънавӣ барои тарбияи фарзандон ва ба ҳаёти оиласи оянда тайёр кардани онҳо фароҳам бошад. Зеро тибқи ақидаҳои педагоги рус А.Н.Острогорский, ки дар садаи 19 ҳаёт ба сар бурдааст, дар тарбияи фарзандон падару модар таври алоҳида таъсир намерасонанд, балки дар ин маврид омили асосӣ ва ҳалқунанда дар ташаккули шахсияти кўдаку наврас ва тарбияи ў ва омодасозии ў ба ҳаёти оиласи ҳуди муносибатҳои оиласи ва заноршӣ мебошанд. Ба ақидаи А.Н.Острогорский «... Барои он ки оила тавонад солим эътироф гардад, кам аст, ки дар вай падар ва модар ҳозир бошанд; лозим аст, ки муносибатҳои байниҳамдигарии онон ба идеяи ин яке аз иттиҳодҳои инсонии маҳрамонатарин мувофиқат намоянд ва дар ҳуд ягон чизи ҳиссияти фарзандонро таҳқирсозанда надошта бошанд. Барои онҳо ҳам падар ва ҳам модар баробару яхела бошанд ва онҳо муҳаббат ва иззату эҳтироми тарафайни волидайнро бубинанд ва эҳсос намоянд» [3, с.14].

Аъзои оила ва пеш аз ҳама падару модар бояд ба масъалаи дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ ва нисбат ба дигарон ғамхору мададгор будан тарбия намудани фарзандон ва бо ин васила ба ҳаёти оиласи мустақилона омода намудани наврасону ҷавонон дикқати бештар диханд. Зеро бисёрҳо воқеъ гардида, ки як қисмати оилаҳои ҷавони нав барпо гашта бинобар надоштани малакаю маҳорат ва таҷрибаи пешбурди мустақилонаи ҳочагии оила ва рӯзгор аз як тараф ба гардани волидайн бор мешаванду аз сўйи дигар ҳуд дар ташкилу таъмини зиндагии оиласиашон ба мушкилию бесуботӣ рӯ ба рӯ мегарданд. Дар чунин ҳолат бадии кор дар он аст, ки ҳамин ноуҳдабароию бемасъулиятӣ дар ташкили рӯзгору ҳочагии оиласи аксар вақт боиси сар задании муноқишаю ҷанҷолҳои ҳонаводагӣ, дилхарошию озурдакунии якдигарии ҳамсарони ҷавон ва баъзан дар ниҳояти кор сабаби вайроншавии оила мегардад. Ба чунин ҳол бештар оилаҳои ҷавонеу навташклие гирифтор мегарданд, ки баъд аз издивоҷ майлу ҳоҳиши аз волидайн чудо зиндагӣ карданро доранд. Дар солҳои охир бошад миқдори чунин оилаҳо хеле афзудааст ва мо яке аз сабабҳои афзоиши шумори вайроншавии оилаҳои ҷавонро маҳз дар ҳамин мебинем.гӯзашта аз ин, бисёр навхонадорон ба моҳияти оилаю ойладориро дарк намекунанд.

Дар масъалаи аз ҷиҳати ҳочагидорӣ-маиши тайёр намудани ҷавонон ба зиндагии оиласи оиласи волидайн нақшу мақоми пешбарро молик аст. «Чунин омодагии ҷавонон ба издивоҷ, - ба хулоса меояд В.А.Сысенко, - ташаккулёбии малакаю маҳорати пешбурди ҳочагии оила, тайёр намудани ҳӯроқ, сарфи оқилонаю босамари маблағҳои пулиро дар бар мегирад. Камбаҳодиҳио қамаҳамиятдигӣ ба нақши иқтисодии пешбурди ҳочагии ҳонагӣ, мутаассифона, ба як қисмати навхонадоршудагон ҳос аст. Сабаби ин ҳолат озод намудани фарзандон дар бисёр оилаҳо аз ташвиҳҳои рӯзгори ҳона мебошад. Дар натиҷа онҳо ҳатто ҳӯроқро тайёр карда наметавонанд, аксар вақт дар ҳалли мушкилоти оддитарини ҳочагии рӯзгор очизу нотавон мемонанд [4, с.179].

Оила ва бахусус волидон бояд дар тарбияи оилавии фарзандон сар карда аз овони хурдсолй ба масъалаи тақсими меҳант дар хоҷагии рӯзгору хонавода аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Бахусус дар ҳолате, ки ба писарон фармудани корҳои духтарона ва ба духтарон супориш додани ичрои корҳои писарона зарур меафтад, бояд ба онҳо фаҳмонид, ки дар ин кор ҳеч ҷойи айбу шарм нест, зеро аз уҳдаи ичрои ин корҳо баромада тавонистан дар зиндагии оянда ба кор меояд.

Яке аз вазифаҳои муҳими дигаре, ки оила бояд ба таври бояду шояд ба ичро расонад ин дар замари наврасону ҷавонон тарбия намудани хислатҳои таҳаммулпазирӣ, шахсони дигарро фаҳмидан ва бахшида тавонистан мебошад. Зиндагӣ ин маҷмуи каму бешиҳост ва он роҳи пурпечу тоб ва ноҳамворе дораду мушкилӣ ва факат он нафароне онро нисбатан осонтар мегаймоянд ва ба қуллаи мақсад мерасанд, ки хислатҳои номбаршударо моликанд. Пеш аз ҳама падару модар ва баъдан дигар аъзои оила бо ибрati шаҳсӣ бояд нишон диҳанд, ки дар ҳолатҳои мушкили зиндагию рӯзгор наҳаросида, баръакс бо сабру таҳамmul ва кӯмаки ҳамдигарӣ, бо дастгири ёрмандии ҳамдигарӣ, бо яқдигарро фаҳмидан ва бо гузашткуниву бахшоишҳо чи тавр метавон мухити оиларо аз ҷиҳати психологӣ ва маънавӣ солим гардонид ва зиндагиро хушбахтона ва орому осоиштаву босамар гузаронид. Зиндагӣ ҳуд собит намудааст, ки қабули қарорҳои саросемаю беандеша ва ҳамдигарро нафаҳмидан навхонадоршудагон дар вактҳои ба миён омадани низоъҳои оилавӣ, новобаста аз он ки бо айби қадоме аз ҳамсарон ба вуқӯй пайвастааст, окубати ноҳушу ногуворро ба бор меоварад, мухити рӯҳи маънавии оиларо носолим месозад, нобоварии ҳамсаронро нисбат ба яқдигар ба вучуд меорад ва тадриҷан ба як навъ «беморӣ»-е мепечад, ки табобаташ, ислоҳаш мушкил ва баъзан номумкин мебошад.

Мутаассифона, дар замони ҳозира зиёд ба назар мерасад, ки ҷавонон ва бонувони нав оила барпо карда, бо сар задани андак нофаҳмии байниҳамдигарӣ ва ё камбудиву норасоӣ мушкилий дар зиндагию рӯзгор яқдигарро айборд медонанд ва богоғ нодарои ва сухани яқдигаро инкор кардан боиси ба вучуд омадани низоъ ва ҳарҳашаи оилавӣ мерасонанду бе ҳеч гуна андеша саросема масъалаи талоқу ҷудошавиро пеш мегузоранд. Барои ин ашхос ақди никоҳ ва издивоч, чуноне дар фильмҳо ва мелодрамаҳои чун кафки болои об мебинем, қадру қимат ва муқаддасие надоранд. Пайдост, ки агар дар мухити оилаи волидайн ба ин гуна ашхос муқаддас будани издивочу никоҳ ва оила аз хурдӣ талқин мегардид ва он бо ибрati шаҳсии падару модар, бобову бибӣ ва дигар аъзои оиладори хонавода амалан нишон дода мешуд, онҳо ин арзишҳоро дарк ва қадр карда метавонистанд.

Мусаллам аст, ки донистани қадри дигарон аз қадру қимат ва мақоми ҳешро дар оила ва дар ҷомеа донистану шинохтан манша мегирад. Дар мухити оила ба фарзандон омӯзонидан ва талқини ин гуна хислатҳо аз ҷониби волидон ва дигар аъзои қалонсоли оила дар кори муҳими ба зиндагии оилавӣ омода намудани наврасону ҷавонон муфид ва самаровар ҳоҳад буд. Зеро шахсе, ки ҳудшинос нест ва иззати ҳешро, қадри меҳанти ҳешро ва мақому манзалати ҳешро намедонад, ба ҳеч вачҳ ба қадри иззату эҳтироми дигарон, ба меҳнати дигарон, ба шахсияти дигарон арҷузорӣ карда наметавонад.

Табиатан волидайн ба фарзандон дар мухити оила асосан ва пеш аз ҳама хислатҳои меҳнатдӯстӣ, дар корҳои ҳоҷагидорӣ уҳдабаро будан, масъулиятнокӣ, ғамхору мададгор будан нисбат ба дигарон, маҳорати гузашткунӣ ва бахшидани саҳву айби дигарон, ҳурмату иззати қалонсолонро ба ҷо овардан ва амсоли инҳоро меомӯzonанд. Албатта, чунин хислатҳо барои мустаҳкамию пойдории оилаи нав ташкил ёфта мухиманд. Вале волидайн аксаран дар пойдориу ӯстувории оила ва ташкили зиндагии оилавии хушбахтона мақом ва муҳимиҳоти хоса доштани меҳру мухабbat ба ҳамсар ва ба фарзандонро ба эътибор намегиранд ва агар ба назар гиранд ҳам ба мақоми дуввумдарча мегузоранд.

Ба ақидаи Карл Маркс, дӯст доштан ин яъне зиндагӣ кардан ба тарзи зиндагии қасест, ки дӯсташ медорӣ [2].

Дар ҳақиқат он ҳамсароне, ки қабл аз издивоч ҳамдигарро дӯст дошта, муддате, ба қавле, бо ҳам ошиқӣ кардаанд, яъне ҷонд моҳе ё соле бо ҳам воҳӯрию мулоқот кардаанд, ба хислату ҳулқу атвор ва гуфтору рафтори яқдигар хуб ошноянд ва дар зиндагии оилавӣ ба ҳамдигар зудтару беҳтар мутобиқ мегарданд, дар ҳолати зарурӣ аз айбу ҳатову гуноҳи кардаи яқдигар осонтару сабуктар мегузаранд. Бар илова фарзандонро низ бо меҳру мухҳабати самимитари падару модарӣ парвариш карда, ба воя мерасонанд ва дар навбати ҳуд, дар замари онҳо низ тухми мухҳабату меҳрубониро нисбат ба атрофиён ба вучуд оранд.

Ба андешаи мо, дар замони ҳозира, ки бинобар як қатор сабабҳои объективӣ дар ҷомеа миёни одамон, баҳусус ҷавонон, як навъ сардшавии меҳру муҳаббат ва сангдилӣ нисбат ба яқдигар эҳсос мешавад, ҳангоми ба зиндагии оилавӣ, ба ҳаёти ҳамсарӣ омода намудани насли наврасу ҷавон масъалаи аз рӯйи ишқу муҳаббат ва дӯстдорию писандидагӣ ташкил кардани оиларо дар мадди аввал бояд гузошт. Албатта, агар ин ишқу муҳаббату дӯстдорӣ на сохтаю ғаразнок ва бо мақсади ҳосил намудани манфиати шахсие бошад, балки самимию ҳаққонӣ.

Ҳамин тариқ, дар шаҳс аввалин падидаҳои таҷрибаи зиндагӣ ҳанӯз аз кӯдакӣ дар оила пайдо мегарданд ва ташаккул меёбанду тадриҷан то ба сини балоғат расидан устувор мегарданд. Яъне, шахсият камол мёбад ва ба зиндагии оилавӣ омода мегардад.

Ҳамин тавр ҳалқи тоҷик мақоли хубу арзишмандањое дорад, ки «Хишти аввал гарниҳад мемор қаҷ, то ба оҳир меравад девор қаҷ». Ин ҳикмати ниёғони мо ҳушдор аз он медиҳад, ки дар кори тарбияи фарзандон ва насли наврас ҳанӯз аз лаҳзаҳои аввалини ба тарбияи кӯдак даст задан бояд, ки дар оила падару модар ва дигар аъзои он масъулияти баланд эҳсос намоянд ва ҳамеша бар он кӯшанд, то ин ки дар ягон самту ҷанбаҳои тарбия ва омода намудани насли наврасу ҷавон ба ҳаёти оилавӣ - иҷтимоӣ, маънавӣ-эстетикий, ҳуқуқӣ, рӯҳӣ, физиологӣ-гиgienӣ, ҳочагӣ-иқтисодӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ба ҷузъитарин, ба ҳурдтарин саҳву ҳато роҳ надиҳанд.

Дар замони муосир, ки наврасону ҷавонон ба манбаъҳои маълумотӣ-ахборотӣ дар мавриди ҳаёти оилавӣ дастрасии бештар доранд, барои босамартар ва мақсаднок гардонидани тайёрии наврасону ҷавонон ба зиндагии оилавӣ ба ёрии оила ва волидайн системаи тадбиру ҷорабиниҳои нағз андешида шудаи созмонҳои давлатиу ҳизбӣ, ҷамъиятии ғайриҳукуматӣ, мактабу маориф ва аҳли ҷомеаро ҷалб намудан ба мақсад мувоғиқ мебошад. Ба андешаи мо, агар дар муассисаву ташкилоту коргоҳҳои қалон дар мавзӯъҳои «Нақши волидайн дар тайёර намудани ҷавонон ба зиндагии оилавӣ» ва «Масъулияти падару модар дар кори тайёрии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ» бо иштироки ҷомеашиносон, равоншиносон, педагогҳо, табибон, демографҳо сари ҳарчанд вақт «мизҳои мудаввар» ва лесияҳо ташкилу гузаронида шаванд, аз ин бурд мекунанд ҳам волидайн, ҳам ҷавонон, ҳам оила ва ҳам ҷомеа.

Фақат дар ҳоли амали дастаҷамъӣ метавон барои ҷомеа шаҳрвандони ҳаматарафа камолёфтаро ба воя расонид, ки бо ташкил намудани оилаҳои солиму устувор ва зиндагии босаботу ҳушбахтона ва ба вучуд овардани наслҳои боз ҳам солим дар пойдорию мустаҳкамӣ ва солимии ҷомеа ҳиссагузор мегарданд.

АДАБИЁТ

1. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсации. // Ю.А. Александровский М., 1976.
2. Маркс Карл, Энгельс Фридрих. Асарҳо. Ч. 21.
3. Острогорский А.Н. Семейные отношения и их воспитательное значение. // А.Н. Острогорский, В.А. Сысенко Молодёжь вступает в брак. // М.: Мысль, 1986.- 347с.
4. Сысенко. В.А. Устойчивость брака. Проблемы, факторы, условия. // В.А. Сысенко. - М, 1981.
5. Сысенко. В.А. Супружеские конфликты. // М., В.А. Сысенко. - М, 1983.
6. Сысенко. В.А. Молодёжь вступает в брак. // В.А. Сысенко. - «Мысль». М., 1986.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Статья посвящена одному из важнейшим темам человеческого общественности – проблеме подготовки молодёжи к семейной жизни. В основном затрагивается вопрос какую важную роль играет семья, в частности родители, в этом ответственном деле, от успешности исполнения которой зависят будущее совместной счастливой семейной жизни молодожен, прочности брачного союза и в целом благосостояния общества.

Ключевые слова: Семья, подготовка, семейная жизнь, подрастающее поколение, молодёжь, родители, общество, брак, супруги, молодожёны, воспитание, подготовка, поколение, роль, формирование, развитие.

FUNDAMENTALS OF THE FORMATION AND PREPARATION OF YOUNG PEOPLE FOR FAMILY LIFE

The article is devoted to one of the most important topics of human society - the problem of preparation of youth for family life. Mainly addresses the question of family importance, particularly the parents, in this important matter on the success of which depends the future of the joint execution of the newlyweds' happy family life, the strength of the marital union and in general well-being of society.

Keywords: family, preparation, family life, young people, Youth, parents, society, marriage, newlyweds, education, generation, the role, formation, development.

Сведения об авторах:

Иброимов Грез-кандидат педагогических наук, доцент общеуниверситетской кафедры педагогики Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: Республика Таджикистан, индекс- 735360, г.Куляб, улица С.Сафарова, 16, E-mail: sharaf26@mail.ru Тел: (+992) 985151415;

Дилафруз Раджабзода- ассистент кафедры начального обучения Кулябского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: Республика Таджикистан, индекс- 735360, г.Куляб, улица С.Сафарова, 16, E-mail: sharaf26@mail.ru/ Тел: (+992) 987522500;

About the authors:

Ibroimov Grez - candidate of pedagogical sciences, associate professor of the generaluniversity department of pedagogy in the Kulyab State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: Republic of Tajikistan, index - 735360, Kulyab, S. Safarov street, 16, E-mail: sharaf26@mail.ru Phone: (+992) 985151415;

Dilafruz Rajabzoda - assistant of the Department of Primary Education of the Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: Republic of Tajikistan, index - 735360, Kulyab, S. Safarov street, 16, E-mail: sharaf26@mail.ru. Phone: (+992) 987522500

УДК 37.01:371.3(575.3)

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭТИКА КАК НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Баротова Г.Ю.

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни

Основные подходы к формированию феномена – «Профессионально-педагогическая культура в условиях инклюзивной среды» у студентов педагогических вузов обуславливаются дефинициями - «готовность к работе в условиях инклюзивного образования», «инклюзивная готовность».

Многими исследователями: С.В. Алехиной, А.П. Валицкой, В.А. Рабои, Т.В. Емельяновой, О.С. Кузьминой, Ю.М. Александровым, И.Н. Хафизуллиной, Ю.В. Шумиловской, В.В. Хитрюк и др. среди препятствий к осуществлению инклюзивного образования указывается неподготовленность педагогических кадров. Ими отмечается, что «...работа учителя в инклюзивном классе выходит за рамки традиционной деятельности, присущей педагогам общеобразовательных школ, тесно переплетается с различными видами психолого-педагогической деятельности: социально-педагогической, реабилитационной, консультативно-диагностической, психотерапевтической, коррекционной и др.» [19, с.146].

Как правило, «особые» ученики, с которыми преподаватели сталкиваются при осуществлении обучающей деятельности вызывают у них чувство страха, неуверенности при организации обучающего процесса, обусловленного с возложением на них дополнительных функций. Данное положение вызывается отсутствием у педагогических кадров не только профессионального педагогического опыта, но и отсутствием коммуникативных навыков с обучающимися, представленных наличием различных патологий в развитии. Кроме того здесь сказываются и глубоко укоренившиеся профессиональные взгляды, установившиеся в практике их профессиональной деятельности.

Открытость и осознание преподавателями прогрессивных идей, обширных возможностей инклюзивного образования в конечном итоге приводит к пониманию ими положения, что инклюзивные преобразования образовательной среды способствуют прогрессивному развитию всех: и детей, имеющих проблемы со здоровьем, и их родственников, а также и самих преподавательских кадров. В связи с чем, различные меры, направленные на развитие инклюзивных ценностей, их интериоризацию должны охватывать как уже практикующих педагогических кадров, так и студентов педвузов - как будущих учителей в период их профессионального обучения: «... необходимо уделять пристальное внимание вузовской подготовке будущих учителей, обеспечивающих условия для обучения ...«особых» детей, включая в базовый уровень знаний и специальные компоненты профессиональной квалификации» [20,18].

В рамках исследования феномена «Профессионально-педагогическая культура в условиях инклюзивной среды» требуется и осуществление анализа по понятию «готовность к работе в условиях инклюзивного образования».

С.В.Алехиной отмечается недостаточный уровень компетентности преподавательских кадров к осуществлению деятельности в условиях инклюзивной среды, который проявляется у педагогов психологическими барьерами и профессиональными стереотипами. Анализ структуры профессионально-педагогической культуры в условиях инклюзивной среды дается ею по двум показателям – как психологическая и педагогическая готовность. Знания, представленные: ведущими психологическими положениями и коррекционной педагогикой; индивидуальными особенностями обучающихся с ОВЗ; готовностью педагогических кадров моделировать урок на основе вариативности учебно-воспитательного процесса – рассматриваются ею в виде психологической готовности [1, с.24].

Структура по данному виду профессионально-педагогической культуры конкретизируется им путем трех компонентов: когнитивным, личностным и деятельностным, представленных готовностью к профессионально-педагогической деятельности, которая основана на инклюзивной культуре.

А.П. Валицкой и В.А. Рабош делается акцент на гуманистической направленности процесса, связанного с формированием профессионально-педагогической культуры у будущих педагогических кадров. Главные качества у современных педагогических кадров, привлекаемых к инклюзивному обучению, авторами представлены через их соотношение со способностями самостоятельно ориентироваться в социокультурных условиях путем отчетливого представления и выбора ценностных критериев, понимания особенностей в возрастной специфике, связанного с мировосприятием обучающихся в инклюзивной среде. По мнению исследователей формирование данных компетенций у студентов как будущих педагогических кадров, должно обеспечиваться через комплекс знаний, предоставляемых психолого-педагогическими, социальными и гуманитарными дисциплинами [2, с.18].

Т.В. Емельяновой и Ю.М. Александровым структура представлена тремя уровнями: интуитивным (критическим), допустимым (репродуктивным) и достаточным (продуктивным) [3, с.422].

Обусловленности феномена «Профессионально-педагогическая культура в условиях инклюзивной среды» путем готовности педагогических кадров к организации «образования для всех» посвящены многие исследования, имеющие психолого-педагогический характер. Так, Кузьмина О.С. исследует проблему по содержанию и конкретным технологиям, связанных с подготовкой кадров в сфере педагогической инклюзии. Данная подготовка рассматривается ею в виде «...персонифицированного и непрерывного процесса, посвященного развитию профессиональной компетентности преподавателей, осознанию ими гуманистических целей и становлению ценностей педагогической профессии, направленной на формирование у преподавателей способности по разрешению профессиональных задач в сфере инклюзивного образования» [4, с.319]. Оценка профессионально-педагогической культуры в контексте готовности преподавателей к внедрению идейных установок инклюзивной культуры проводилась ею на основе трех критерии: мотивационно-ценостного, операционально- деятельностного и рефлексивно-оценочного. О.С. Кузьминой представлена разработка эффективной модели по подготовке преподавателей в сфере инклюзивного обучения, представленная содержательным и организационным компонентами.

Дифференциация психолого-педагогических условий, связанных с формированием готовности к осуществлению деятельности в инклюзивной среде рассматривается ею через личностные, программно-методические и контрольно-оценочные условия [5, с.25].

Исследования Ю.В. Шумиловской также посвящены педагогической деятельности студентов в контексте их подготовки к осуществлению инклюзивного образования. Ею представлена конкретизация определения профессионально-педагогическая культура, которая рассматривается у нее в виде «.. готовности, включающая: знания и представления, связанные с характерной спецификой учащихся, представленных ОВЗ; способы и приемы, направленные на организацию образования в условиях инклюзии; а также конкретные личностные качества студентов, сформированность которых обеспечивает у них устойчивую мотивацию к инклюзивной работе» [6, 175].

В исследованиях И.Н. Хафизуллиной также рассматривается проблема профессионально-педагогической культуры преподавательских кадров, осуществляющих обучающий процесс в условиях разнородной среды. Научной новизной ее исследований представлен гlosсарий, связанный с теорией профессионального образования, путем введения ею в научный оборот понятия - «инклюзивная компетентность», которая в контексте нашего исследования понимается в виде «...способности к осуществлению профессиональных функций в инклюзивном обучении [7, с.28].

И.Н. Хафизуллина анализирует структуру инклюзивной компетентности на основе взаимообусловленных этапов: информационно-ориентированного, квазипрофессионального и деятельностного.

Теоретические подходы по интерпретации «готовности к осуществлению педагогической деятельности в условиях инклюзии», В.В. Хитрюк, трактует в виде комплекса компетенций, связанных с намерениями и способностью к выполнению плодотворной обучающей деятельности в инклюзивной образовательной среде. На основе структурно-функционального анализа профессиональной деятельности преподавателя в инклюзивной среде ею выделен ряд компонентов в инклюзивной готовности будущих педагогов, представленных: когнитивным, эмоциональным, мотивационно-конативным, рефлексивным и коммуникативным. Причем, сформированность уровня по каждому компоненту дается ею на основе описания методики, направленной на выявление сформированности по каждому элементу с выходом на дидактическую модель по формированию ценностей в сфере инклюзивного обучения. В целом, инклюзивная готовность по В.В. Хитрюк рассматривается в виде первого этапа в формировании инклюзивной культуры преподавателей [8-11].

Период вузовского подготовки, ограниченный четырехлетними временными рамками, а также ограниченный регламент в содержании обучающего процесса, не способствует более глубокому достижению основ в области инклюзивного образования, ограничиваясь лишь общими представлениями.

Реализация задач в сфере профессионального образования в контексте формирования профессионально-педагогической культуры студентов-бакалавров по педагогическим специальностям в основе на их инклюзивную готовность, видится нами путем культивирования ряда необходимых для них профессиональных качеств, представленных: мотивацией, интересом к обучению учеников с ОВЗ, стремлением к непрерывному самообразованию в данной сфере, воспитанием комплекса качеств, требуемых для преподавателей в сфере инклюзии. В процессе вузовской подготовки необходимо акцентировать развитие качеств, связанных с саморегуляцией, самодисциплиной, самоанализом. Целесообразно в рамках государственного образовательного стандарта, связанных с направлением - «Психолого-педагогическое образование» - повсеместно вводить подготовку бакалавров и магистров по направлению - «Психология и педагогика инклюзивного образования», в которых должны быть разработаны и конкретизированы дополнительные профессиональные компетенции, сориентированные на специфику инклюзии, в которой инклюзивная компетентность студентов будет предполагать более широкий охват профессиональных проблем, не ограничиваясь инклюзивной готовностью.

В этом контексте, мы полагаем, что в ряду компонентов, связанных с инклюзивной готовностью как ведущим компонентом в феномене «профессионально-педагогической культуры в условиях инклюзивной среды» должна быть особо выделена инклюзивная этика как нравственная составляющая профессионально-педагогической культуры студентов при выполнении ими педагогической деятельности в условиях «включенного» обучения.

В данном случае понимание этики рассматривается нами через систему ценностей: аксиологических, мировоззренческих, личностных, поведенческих, этических.

Аксиологическим и мировоззренческим компонентами по инклюзивной этике предусматривается «...осознание ценностей, целей, сущности..., а также эмоциональная потребность и воля в выполнении профессиональной деятельности» [12, с.99].

Личностным компонентом по «включенной» профессионально-педагогической культуре обусловлено формирование комплекса качеств, связанных с качественными характеристиками у будущих педагогов. В этом плане исследователями выделяется ряд необходимых, значимых и недопустимых качеств, которые профессионально важны для преподавателей в сфере инклюзивного обучения (ПВК) [13,12]. Необходимыми ПВК обуславливается основа в профессиональной

деятельности, представленная: способностью восприятия людей вне зависимости от их положения и статуса; пониманием причин в их поступках; значимостью каждого человека в условиях коллектива; умениями, связанными с формированием и поддержанием благоприятного морально-психологического климата в группе; выстраиванием взаимоотношений внутри группы, коллектива; эмоциональной гибкостью. Эмоциональная гибкость в данном контексте рассматривается с позиций оптимального сочетания экспрессивности и психологической устойчивости преподавателя [14, с.212].

Педагогические кадры, которые осуществляют обучающий процесс с «особыми» детьми, должны обладать ответственностью. Наличием значимых ПВК обусловлено выполнение профессиональной деятельности на достаточно высоком уровне, представленного: способностью осуществлять деятельность в условиях экстремальных ситуаций; ответственным отношением в отношении требований к социальному окружению; соблюдением общепринятых норм поведения; настойчивостью в достижении цели и т.п. Даные профессионально важные качества являются значимыми при формировании «профессионально-педагогической культуры в условиях инклюзивной среды», ибо они рассматриваются как «...ключевые при работе с «особыми» детьми и их родителями, которыми описывается общее понимание семантического поля уравновешенной личности, тонко чувствующей, доброй и позитивно настроенной» [15, с.83]. Недопустимыми качествами преподавателя по инклюзивному обучению, представленных: стремлением к обострению конфликтов; неуравновешенностью; склонностью к организации ожесточённых дискуссий; черствостью по отношению к другим людям, как правило, характеризуется деятельность неподготовленных педагогических кадров, для которых преодоление барьеров, связанных с неприятием «других» по психофизиологическим особенностям детей, может рассматриваться как серьёзное испытание. В основном проблемы проявляются через интолерантность преподавателей, резкие эмоциональные вспышки, запугивание и негативную вербализацию в адрес обучающихся, враждебную, агрессивную или бойкотирующую позиции [16, с.130].

Инклюзивная этика представлена специфическими нормами этикета, которыми сохраняется личное достоинство людей с ОВЗ, а также разрешаются сложные и неловкие ситуации, возникающие в смешанных классах [17, с.159]. Поэтому следует иметь ввиду, что особая значимость представлена умениями преподавателя по поиску правильных способов в выстраивании конструктивных взаимоотношений с родителями обучающихся, имеющих инвалидность, которые должны быть представлены: взаимным уважением, эмпатией, коммуникативной толерантностью [18, с.145]. Именно этими качествами представлена сущность инклюзивной этики по поведенческому компоненту, рассматриваемого как важная составляющая в «профессионально-педагогической культуре при работе в условиях «включенного» образования. В этом плане, «профессионально педагогическая культура в условиях инклюзивной среды» рассматривается нами в виде фундамента для инклюзивной теории и инклюзивной практики (Рис. 2).



Рисунок 2. Компоненты феномена «Профессионально-педагогическая культура в условиях инклюзивной среды»

Обобщая вышесказанное, можно констатировать следующее:

1. Среди ведущих подходов к формированию профессионально-педагогической культуры студентов педагогических вузов в условиях инклюзивной среды важную роль играет их

инклюзивная готовность, которая рассматривается в виде: устойчивого личностного свойства у будущих педагогических кадров; существенной предпосылки, необходимой для организации обучающего процесса с детьми, имеющих отклонения в здоровье; фактора, способствующего реализации принципов инклюзии в их будущей профессиональной сфере.

2. Структура профессионально-педагогической культуры представлена ключевыми содержательными компонентами инклюзивной готовности в виде: инклюзивной этики (как совокупности по морально-этическим ценностям и нормам инклюзивного сообщества, на основе комплекса важных личностных качеств преподавателя, необходимых для выполнения педагогической деятельности с «особыми» детьми); инклюзивной теории (как знаний, требуемых для инклюзивного обучения детей с ОВЗ); инклюзивной практикой (как значимых педагогических умений, необходимых в инклюзивном образовательном процессе).

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексина С.В. Подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования / С.В. Алексина [Текст]. – Педагогический журнал Башкортостана. – 2013. - №1(44). – С.26-32.
2. Валицкая А. П., Рабош В.А. Инклюзивное образование — образование для всех / А.П. Валицкая, В.А. Рабош [Текст] // Социальная педагогика. М.,– 2009. - №1. – С. 18-22.
3. Емельянова Т.В., Александров Ю.М. Теоретические аспекты готовности специалистов по физической культуре и спорту к работе в условиях инклюзивного образования / Т.В. Емельянова, Ю.М. Александров [Текст] // Вестник науки ТГУ. – 2013. - №3. – С. 420-427.
4. Кузьмина О.С. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования / [Текст]: дис. ... канд. пед. наук. / О.С. Кузьмина _Омск, 2015. - 319 с.
5. Самарцева Е.Г. Формирование профессиональной готовности будущих педагогов к инклюзивному образованию [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук. / Е.Г. Самарцева – Орел, 2012. – 25 с.
6. Шумиловская Ю.В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования [Текст]: дис. канд. пед. наук. / Ю.В. Шумиловская- Шуя, 2011. - 175 с.
7. Хафизуллина И.Н. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки / [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук. И.Н. Хафизуллина – Астрахань, 2008. – 28 с.
8. Хитрюк В.В. Инклюзивная готовность как этап формирования инклюзивной культуры педагога: структурно-уровневый анализ / [Текст] // Вестник Брянского государственного университета. / В.В. Хитрюк 2012. – №1. – С. 80-84.
9. Хитрюк В.В. Готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования / В.В. Хитрюк [Текст]. – Вестник Чувашского государственного педагогического университета. - 2013. - №3(79). – С. 189-194.
10. Хитрюк В.В. Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования через призму комплекса компетенций / В.В. Хитрюк [Текст]. - Известия Смоленского государственного университета. – 2013. №4 (24). С. 446–455.
11. Хитрюк В.В. Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов в условиях высшего образования [Текст]: дис. ... доктора пед. наук. / В.В. Хитрюк – Калининград, 2015. – 390 с.
12. Журавлева Н.В., Парфенова Л.М. Практическая деятельность в работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья как средство личностно-профессионального развития студента среднего профессионального образования // Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: сборник научных трудов [Текст]. / Н.В. Журавлева, Л.М. Парфенова - М.: ООО «AP-Консалт», 2015. – 161 с.
13. Андреева А.А. Особенности проявления профессионально важных качеств педагогов специального и инклюзивного образования у студентов // Современные тенденции развития науки и технологий: сборник научных трудов по материалам VII Международной научно-практической конференции. / А.А. Андреева – Белгород, 2015. – С. 7-14.
14. Сафонова Н. А. Особенности эмоциональной устойчивости педагогов в инклюзивном образовании / Н.А. Сафонова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2015/95086.htm>.
15. Галасюк И.Н. Профессиональная позиция педагога в работе с особым ребенком и его семьей / И.Н. Галасюк // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития [Текст]. - М.: МАНПО, 2016. – С.70-120.
16. Макарова И. А. Инклюзивное образование, толерантность, эмпатия: грани пересечения // Актуальные задачи педагогики: материалы IV международной научной конференции [Текст]. / И. А. Макарова - Чита: Издательство Молодой ученик, 2013. – С. 129-132.
17. Бобиенко О.М. Ключевые компетенции личности как образовательный результат системы профессионального образования. [Текст]: дис. ... канд. пед. наук. / О.М. Бобиенко – Казань, 2005. – 155. с.
18. Краснова Н.А. Коммуникативная компетентность педагога как составляющая успешной профессиональной деятельности при сопровождении инклюзивного образования // Инклюзивное образование: инновационные проекты, методика проведения, новые идеи: сборник научно-методических материалов [Текст]. / Н.А. Краснова - М.: Издательство «Спутник+», 2015. – С. 144-149.
19. Герасименко Ю.А. Профессионально-личностная готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования / [Текст] Ю.А. Герасименко // Педагогическое образование в России. – 2015. - №6. – С. 145-150.

20. Емельянова Т.В. Основы инклюзивного образования: практикум / Т.В. Емельянова Ю.М. Александров [Текст]. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014. – 69 с.

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭТИКА КАК НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Проблема, связанная с формированием профессионально-педагогической культуры студентов в инклюзивной среде, должна рассматриваться с позиций их целевой и профессиональной подготовки и задач, ориентированных на максимальную реализацию принципов и основных положений инклюзивного образования через включение их в образовательные и воспитательные ресурсы учебных дисциплин и программ.

Основные подходы к формированию феномена – «Профессионально-педагогическая культура в условиях инклюзивной среды» у студентов педагогических вузов обуславливаются дефинициями - «готовность к работе в условиях инклюзивного образования», «инклюзивная готовность».

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, профессионально-педагогическая культура, дети с ограниченными возможностями здоровья, готовность к работе в условиях инклюзивного образования, инклюзивная готовность.

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL CULTURE IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT

The problem associated with the formation of the professional and pedagogical culture of students in an inclusive environment should be considered from the perspective of their target and vocational training and tasks oriented towards the maximum implementation of the principles and main provisions of inclusive education through their inclusion in the educational and educational resources of educational disciplines and programs.

The main approaches to the formation of the phenomenon - “professional and pedagogical culture in an inclusive environment” among students of pedagogical universities are determined by the definitions - “willingness to work in conditions of inclusive education”, “inclusive readiness”.

Key words: inclusive education, inclusive culture, professional and pedagogical culture, children with disabilities, willingness to work in an inclusive education environment, inclusive readiness.

Сведения об авторе:

Баротова Гульчехра Юсуфжановна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры «Общая и педагогическая психология» Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Тел: (+992) 918170700, E-mail: gulchehrabarotova@mail.ru

About the autor:

Barotova Gulchehra Yusufjanovna - candidate of pedagogical sciences, senior Lecturer, Department of General and Pedagogical Psychology of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Phone: (+992) 918170700, E-mail: gulchehrabarotova@mail.ru

НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ПЕДАГОГӢ ДАР ТАШАККУЛИ ШАҲСИЯТ

Фозилов С.М., Азизова Ф.Ш.

Донишгоҳи давлатии омӯзгори Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

Фозилов Ҷ. М.

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода

Замони муосир тақозо менамояд, ки истифодаи технологияи навин дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти одамроҳандозӣ шавад. Доистан ва истифода намудан аз технологияи пешӯдами муосири педагогӣ талаботи давру замон мебошад. Мо омӯзгорон хуб медонем, ки технологияи муосири педагогӣ омӯзгор ва хонандагонро дар раванди таълим фаъол гардонида барои беҳтар намудани идоракуни раванди таълим хизмат менамояд.

Замони муосир замони техникау технология буда, аз ҳар як омӯзгор тақозо менамояд, ки дар раванди таълим аз уҳдаи истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ барояд. Вобаста ба барҳӯрдорӣ аз падидаҳои нави технологияи инноватсионӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалий

Рахмон чунин таъкид кардаанд: «*Вазифаи аввалиндарачаи Вазорати маориф ва илм, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки ҳамаи қувваю имкониятҳои худро дар баробари руиди илмҳои гуманитарӣ ба инқишифи илмҳои техники, риёзӣ сафарбар намуда, заминай тақомули шуури техники ва иқтисодии ҷомеааро фароҳам оранд*

Воқеан ҳам, раванди татбики технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар мавриди омӯзиши фанҳои табиию риёзӣ, техники ва ҷамъиятӣ дар шароити татбики муосир, барои баланд бардоштани сифати дониши донишҷӯён ва ғаъолияти дастаҷамъонаи омӯзгорон нақши басо мухим мебозад.

Имрӯзҳо дар назди соҳаи маориф вазифаҳои ниҳоят мухим, пеш аз ҳама, баланд бардоштани сифати таълим, ворид шудан ба фазои ҷаҳонии таҳсилот, тарбияи мутахассисони баландиҳтисоси ба талаботи замон ҷавобгӯ, инҷунин, ба шароити замона мутобиқ гардонидани мазмуну мундариҷаи таълим гузашта шудааст. Дар қишвари мо баъд аз ба даст овардани истиқлолият чунин имконият фароҳам омад, ки таҷрибаи дигар мамлакатҳоро андӯхта, муфидтарини онҳоро дар муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ намоем. Ҳадафи асосии технологияи муосири педагогӣ дар муассисаҳои таълимӣ баланд бардоштани сатҳи сифати таълим ва ҷаҳонбинии илмии дониш омӯзӣ мебошад.

Равандҳои технологияи педагогӣ дар соҳаи маориф ба таври назарӣ ва амалӣ густариш меёбанд аз он ҷумла: таҳияи мундариҷаи нав, усул ва шаклҳои ҷадиди таълиму тарбия, татбиқ ва паҳн кардан таҷрибаи ғаъолияти педагогӣ, технологияи нави идораи муассисаҳои таълимӣ, дар онҳо гузаронидани озмоишҳои педагогӣ ва ғайра.

Истифодаи мақсадноки технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар дарсҳо аз фанҳои табиию риёзӣ, ҷамъиятию гуманитарӣ ҳавасмандии ҳонандагонро ба омӯзиши ин фанҳо афзун менамояд. Зоро тамоми бурду боҳти муассисаҳои таълимӣ, аз қабили ҷорӣ намудани низоми нав барои баланд бардоштани маҳорати қасбии омӯзгор бо истифода аз техника ва технологияи муосир, натиҷабардорӣ аз раванди инноватсионии таълим, дастовардҳои донишҷӯён ва муваффақиятҳои омӯзгорон, назорати муассисаи таълимӣ, ташкили шароити самараноки санчиши педагогӣ, назорат дар раванди таълим, назорати корҳои беруназсинӣ бо назардошти истифодаи технологияи инноватсионӣ аз андешаҳои одилона ва оқилонаи роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва кулли омӯзгорон зимни нақшай амалкунанда дар ҷараёни таълиму тарбия вобастагии зиёд дорад.

Омӯзгори асиљро зарур аст, ки дар шароити муосир ҷамъоварӣ намудани маводи гуногун ва гирд овардани ғаъолияти омӯзгоронро дар самти таълими фанни ҳуд ва баланд бардоштани тақмili маҳорати педагогӣ, иштирок дар семинару машваратҳо ё ҳуд иштирок ба дарсҳои омӯзгорони таҷрибадор, истифода аз маводи марказҳои методӣ дар шакли электронӣ аз техника ва технологияи инноватсионӣ таркии почтаи электронӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, дисқҳо, таҷхизоти захиракунанда, таҷхизоти нусхабардорӣ ғаъолона истифода намояд.

Бояд қайд намуд, ки технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ аз тарзҳои ғункуни тасвир, коркард, мушоҳидакорӣ ва ирсоли ин форматсия аз таркии шабакаҳои интернет тавассути воситаҳои техникӣ таркиб ёфтааст. Яке аз шартҳои ин форматсия ин форматикуниӣ буда, бо ҳуд таҳаввулоти илмию техникӣ ва иқтисодию иҷтимоиро ба дунбол меоварад, ки он дар навбати ҳуд ҳаёту ғаъолияти ва тафаккуру арзишҳои омӯзгор ва ҳонандагонро дигаргун месозад. Тамоилот ва сурати ин дигаргуншавӣ дар таълими инноватсионӣ аз он ғувоҳӣ медиҳад, ки асри XXI асри инноватсия дар масири истифодаи техника ва технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ ҳоҳад буд. Вақте мегӯем, ки қадрҳо ҳамаи масоилро ҳал мекунанд, сифатро дар назар дорем, на миқдорро; зоро миқдор баҳри ҳисобот аст, сифат баҳри кор. Махсусан, сифат дар пешаи омӯзгори асиљ нақши ҳалкунанда ва асосӣ бозида, дар дониши қасбӣ, хислатҳои инсонӣ ва маҳорати педагогӣ зоҳир мегардад.

Пештар олимони соҳаи педагогика, психология ва аз ҷумла, мо низ, дониши қасбии омӯзгорро дар ҷойи аввал мегузоштем. Ҳоло ба ҳулосае меоем, ки ин ҷой мутааллики сифати инсонист. Ҷаро? Барои он ки омӯзгор пеш аз ҳама, на ба биноҳои боҳашамат ё фарсадаи мактаб, ҳарчанд ки инҳо мухиманд, балки ба воситаҳои таълими техникӣ, шогирд (ҳонанда), яъне инсон сарукор дорад, ўояндаро месозад. Ҷомеа ба омӯзгор бовар намуда, насли наврасро дар ихтиёри ў мегузорад. Муаллими дилсӯз наздаш вазифа мегузорад, ки дар талабаҳо сифатҳои инсониро тарбия намояд.

Вазифаи муаллим мӯқаддас ва шарафнок аст! Вале барои ин ҳуди муаллимиро лозим аст, ки ин сифатҳоро ба пуррагӣ доро бошад, инсони ҳамаҷониба камолёфта дар асоси технологияи муосирро ба воя расонад. Албатта, муаллим фаришта нест. Даҳсолай дуюми қарни XXI чун давраи пешрафти босуръати илму техника ва технология, зуҳури самтҳои нави илм ва дар маҷмӯъ, таҳаввулоти ҷиддии илмиву техникӣ, арзёбӣ гардида, ҳадафи асосии гузариши илму маориф, фарҳанг ва иқтисодиёт ба роҳи инноватсионии рушд маҳсуб мейбад.

Имрӯз рушди технологияҳои навин ва воридшавии навгониҳо ба таҳсилот ва истеҳсолот воқеан, раванди умумиҷаҳонӣ гардидааст.

Ҳамзамон, самараи истифодаи технологияи мусосири педагогиро аксарияти омӯзгорони фаъолу эҷодкор, шогирдон ва волидайн дар раванди ҷустуҷӯҳои эҷодкорона кайҳо дарк кардаанд ва төъдоди зиёди устодон онҳоро пурра ё лаҳзаҳои алоҳидаи онҳоро имрӯз дар дарсхои худ истифода намуда, ба натиҷаҳои дилҳоҳ комёб мегарданд.

Илова бар ин, технологияи мусосири таълим ба рушди истеъдод, қобилиятаи тафаккури зехнӣ, баҳусус маърифатнокии илмии техникӣ, фарҳангӣ, молик гардидан ба қобилияти фикрронии мустақилона ва озод ба таври мусбӣ мусоидат мекунад. Вале истифодаи технологияи нави таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидой, миёна ва олии касбӣ имрӯз ҳам аз рӯи талабот ба роҳ монда нашудааст.

Ҳамзамон, ба ҳамагон хуб маълум аст, ки агар таълим бо истифодаи технологияи мусосири педагогӣ ба роҳ монда шавад, дар ин раванд маҳорат, малака ва дониши хонандагон баланд гашта, хонандагон дар дарс фаъол мегарданд.

Ҳар як омӯзгорро зарур аст, ки дар бораи технологияи мазкур бояд маълумоти дақиқ дошта, роҳҳои татбиқи онҳоро хуб дарк намояд ва дар дарсҳояш аз онҳо васеъ истифода бурда тавонад.

АДАБИЁТ

1. Атутов П.Р. Технология и современное общество // П.Р. Атутов Педагогика, России, 1996.
2. Афанасьев В. Проектирование педагогических технологий // В. Афанасьев Высшее образование в России. -2001.
3. Боголюбов В.И. Педагогическая технология. // В.И. Боголюбов - Пятигорск, ПГЛУ, 1997.
4. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. Новые технологии обучения. Вопросы терминологии // Г.А. Бордовский, В.А. Извозчиков Педагогика. – 1995. -№5. С.156-170
5. Ливна М.М. Технологии профессионального педагогического образования. М.: Издат. Центр «Академия», 2001.
6. Назарова Т. С. Педагогические технологии. Назарова Т.С. Новый этап эволюции // Педагогика. -1997.
7. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Селевко Г.К. М.: Народное образование, 1998.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Вопрос о роли современной педагогической технологии в формировании личность – один из важнейших вопросов в сфере образования.

Этому вопросу лидер нации уделяет особое внимание. Так как этот процесс облечает вход в мир образования. Целе направленное на использование информационных и коммуникационных технологий в обучении одна из важных задач образовательных учреждений.

Основная задача учителей – понастаящему усвоить основы применения современных технологий.

Ключевые слова: технологии, развитие личности, образование, мировое образовательное пространство, первоочередная миссия учителей, основы современных технологий.

THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PERSONALITY FORMATION

The question of the role of modern pedagogical technology in the formation of personality is one of the most important issues in the field of education.

The leader of the nation pays special attention to this issue. Since this process gives access to the world of education. Purposeful use of information and communication technologies in teaching is one of the important tasks of educational institutions.

The main task of teachers is to insist on mastering the basics of modern technology.

Keywords: technology, personality development, education, the world educational space, the primary mission of teachers, the foundations of modern technologies.

Сведение об авторах:

Фозилов Сухроб Менгбоевич - Заведующий кафедрой педагогики и психологии факультета дошкольного и начального образования Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни. Тел: (+992) 985756555, E-mail: FozilovS.-84@mail.ru

Фозилов Джавлонбек Менгбоевич - Ассистент кафедры информатики и естественно-математических наук Таджикского государственного института языков им. С. Улугзода. Тел: (+992) 985082212, mail: Fozilov J.-909095@mail.ru

Aзизова Файзигул Шарфовна - старший преподаватель кафедры университетской педагогики Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни. Тел: (+992) 918318362, E-mail: Azizova F@mail.ru

About the autors:

Fozilov Suhrob Mengboevich - Head of the Department of Pedagogy and Psychology of the Faculty of Preschool and Primary Education of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini/ Tel: (+992) 985-75-65-55, E-mail: FozilovS.-84@mail.ru

Fozilov Javlonbek Mengboevich - Assistant of the Department of Informatics and Natural and Mathematical Sciences of the Tajik State Institute of Languages named after S. Ulugzoda. Tel: (+992) 985-08-22-12, E-mail: Fozilov J.-909095@mail.ru

Azizova Faizigul Sharifovna - Senior Lecturer of the Department of University Pedagogy, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Tel: (+992) 918318362, E-mail: azizova f@mail.ru

СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мансурова Дж.С., Сафаров Ш.М., Хайдарова Н.М.

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

С возникновением всеобщности образования возникли проблемы стандартизации и унификации процесса, а также создания системы контроля качества конечного продукта. Так, на наш взгляд исторически и возникла технология учебного процесса, когда процесс обучения, воспитания и

развития – это своего рода производственный процесс, объектом которого является среднестатистический, «усреднённый» студент.

Технологический подход любого производства является залог высокого и постоянного качества продукции, это относится и к сфере образования. Поэтому изучение общей существенной связи организации любых производственных технологий одновременно позволяет понять и закономерности технологий учебного процесса.

Поэтому пути шли и другие гуманитарные отрасли человеческой деятельности по мере их трансформации в массовое производство. В сегодняшних условиях интенсивность и частота взаимодействий между отдельными индивидуумами всё возрастают, средства массовой информации способствуют тому, что массовые социальные движения охватывают всё больше людей. Возникновение новых социальных процессов вызывает необходимость их упорядочивания и специальной организации.

Во все времена общество нуждалось в управлении процессами, происходящими внутри него. Однако раз и навсегда установленных инструментов и правил не существовало, поскольку круг общения членов общества был достаточно узким и социальные связи ими ограничивались, не меняясь на протяжении всей жизни человека. Таким образом, технология управления строилась на получаемом опыте и усваивалась в процессе деятельности на уровне подсознания. «Устойчивость общества и социальный прогресс обеспечивались применением известных правил, норм и предписаний, традиций, установок, культурных образцов, которые в совокупности и представляли собой социальные технологии прошлого».

О понятии «технология» в 20-е годы этого века впервые заговорил Фёдор Поликарпов, являвшийся автором ряда учебных книг, одна из которых называлась «Технология» (1725 г.) 8 - 2с. Тем же термином он пользовался в приложении к третьему изданию грамматики М. Смотрицкого. [6-2]с.

Одними из самых старых изданий, которыми владеет Научная библиотека МПГУ, являются учебные издания начала XVIII в., по которым обучались и дети, и взрослые, пожелавшие рано или поздно получить образование. Это «Грамматика» Мелетия Смотрицкого (1648, 1721), где говорилось о том, что концепция грамматики, как искусства и ремесла подразумевает построение системы определений, орудий, принципов и др. Можно сказать, что понятие технологии Поликарпов рассматривается в значении, близком к греческому оригиналу. С учётом того, что одна из его работ называется «Славяно-греко-латинский лексикон» (1704 г.) становится понятной причина такого подхода.

Как стало известно из исследований Т.С. Назаровой, доктор педагогических наук с 1989 года, член-корреспондент РАО и Е.С Полат, доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО, термин «педагогическая технология» возник вновь уже в современном его значении в 20-е годы XX века. [5- 2с].

Его возникновение во многом было стимулирование массового введения в учебный процесс новых технических средств (что лишний раз является свидетельством того, что и в области

гуманитарных дисциплин понятие технологии непосредственным образом связано с техникой). Одним из сторонников технологического подхода к построению учебно-воспитательного процесса был А.С. Макаренко. В «Педагогической поэме» он писал: «Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди... Именно поэтому у нас просто отсутствует все важные отделы производства: технологический процесс, учёт операции, конструкторская работа, применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка. К сожалению, в советский период и здесь победу одержала идеология.

В 1940-50-е годы в процесс обучения активно внедрялись различные ТСО, в связи с чем появился и стал широкоупотребительным термин «технология образования», в последующие годы (1950-1960) в результате полученных в ходе исследований по методике применения ТСО результатов он трансформировался в термин «педагогическая технология». С середины 60-х годов технологический подход стал объектом споров и дискуссий в зарубежных СМИ и на международных конференциях. Появились два основных направления, сторонники одного из них считали, что технологический подход подразумевает внедрение в процесс обучения технических средств. Другое направление подразумевало прогресс технологического подхода к собственно построению непосредственно самого учебного процесса, в результате чего появился термин «технология обучения». В США, Англии, ФРГ, Франции, Италии, Японии стали публиковаться специализированные журналы под одноимённым названием «Technology». Во многих странах в 60-х начале 70-х годов начали свою работу организации, занимающиеся разработкой технологий обучения.

Понятно, что процесс обучения – это лишь одна из сторон, поэтому термин «технология обучения» слишком узкий, не выражающий всей многогранности вопроса. Тот же недостаток относится и к остальным понятиям, связанным с образовательным процессом: технологии воспитания, технологии развития, технологии формирования и т.д.

В сознании человека слово «образовательная технология», если оно имеет какой-либо смысл, то ассоциируются с учебным процессом в образовательных учреждениях, т.е. воспринимается в очень узком смысле. Для того, чтобы термин обрёл экологическую валидность, мы будем считать, что понятие образовательной технологии заключает в себе технологию процесса взаимодействия, который организован специально, между преподавателями и студентами и направлен на достижение заранее поставленных целей образования, иначе говоря технология учебного процесса. В силу этого понятия технологий обучения, формирования, развития, воспитания и т.п. образуют множество видовых понятий в классе образовательных технологий. Каждая из них – образовательная технология.

Технические средства обучения, информационные технологии и дистанционное обучение также называют образовательной технологией. В каждом конкретном случае говорится только об одном из видов образовательной технологии, поэтому он не имеет общее родовое имя, а должен включать указание на видовое отличие.

Исключением можно считать лишь понятие педагогической технологии, охватывающее ту же общность, что и понятие образовательной технологии. Связано это с тем, что учебный процесс раньше часто называли педагогическим. В некотором смысле понятия образовательной и педагогической технологии можно считать синонимами. Но с учётом глобализации мирового общеобразовательного пространства и возникающие отсюда требования к унификации терминологии, целесообразнее было бы предпочесть термин «образовательная технология».


Помимо этого, в последнее время в научной литературе определение педагогической технологии все чаще используется для выражения понятий «технологий» воспитания, когда слово «технология» используется в значениях из древнегреческого языка. [7, с.4].

Возьмём несколько примеров, того как понимается педагогическая технология. В. Ю. Питюков, доктор педагогических наук, проректор РМАТ по научной и инновационной деятельности РФ, говорит о том, что слово «технология» относительно воспитанию «вошло в лексикон педагогической науки тогда, когда внимание специалистов обратилось к искусству воздействия на личность ребенка». Говоря о теоретических основах педагогической технологии, он неоднократно подчёркивает исходное утверждение, на котором зиждется педагогическая технология взаимосвязи субъектов воспитательного процесса: «Влияние педагога на отношение ребёнка выстраивается как тонкое, особым образом инструментированное прикосновение к личности».

Технология и методика. Несмотря на то, что в педагогической науке понятие образовательной технологии на долгие годы было предано забвению, исследовательская работа в части претворения в жизнь технологического подхода к организации учебного процесса по отношению к педагогическому образованию, продолжалась и в дидактике, и в особых методиках. Делались

попытки конструировать модели учебного процесса, так или иначе сходные друг с другом и которые назывались технологиями, реже – методическими системами.

Между методическими и технологическими подходами к учебному процессу отсутствуют формальные противоречия, поскольку сама методика преподавания гораздо более широкое понятие, нежели образовательная технология. Принято считать, что предметом методики является методическая система, которая включает цели образования, его содержание, формы, средства и приёмы организации учебного процесса, иначе говоря, методисты делают попытку найти ответ на три вопроса: как учить, чему и зачем? Технолог же приступает к делу в тот момент, когда цели установлены, необходимо сконструировать определённые процедуры, чтобы достичь их достичь, исходя из этого, технология ищет вопрос только на первый вопрос. Представим соотношение между предметами изучения методики и технологии следующей схемой:



Связи между методикой и технологией обучения

Таким образом, внутри отдельных методик есть возможность для развития технологического подхода. Однако ориентации методического и технологического подходов разнятся по своим целям. Методические системы развивались в период господствующих идеологий, направленных на формирование всесторонне и гармонически развитой личности, эксперименты по созданию системы с установленными целями не допускались. Технологический подход предполагает алгоритм из нескольких свойств, диагностика которых проводится с помощью определённых средств. Методическая система работает с «усреднённым» студентом, его исходный уровень для её построения принципиального значения не имеет. Для претворения в жизнь технологического подхода требуется очень подробная информация. В образовательной технологии процесс обучения описывается однозначно установленным рядом операций, когда можно наблюдать переход объекта от одних промежуточных состояний к другим. Когда же речь заходит о методических системах, то предполагается, что в них учебный процесс имеет описание методов и форм, допускающих различную трактовку и применение которых в других условиях весьма проблематично. Также этому способствует отсутствие заданных промежуточных состояний учащихся. При описании учебного процесса в методике и технологии используются разные языковые средства.

В итоге массовое распространение разработанными известными педагогами, как почетный доктор академии педагогических наук Украины, В.Ф. Шаталовой, и профессор, кандидат педагогических наук, основоположник теории коллективного способа обучения (КСО), В.К.Дьяченко и др. методических систем часто сталкивалось с различными затруднениями, которые возникали в том числе и из-за отсутствия описаний.

В подтверждение этих выводов можно привести коллективный способ обучения В.К.Дьяченко. Краткое описание этой технологии мы сделаем, пользуясь в коллективной работой со студентами. [3, с.6].

Коллективная работа с технологическими элементами в малых группах

Вслед за кратким изложением теоретической составляющей вопроса проходит разделение группы на подгруппы по 5-7 человек, каждой из которых даётся задание, состоящее из серии задач (скажем, работа над неким текстом) по определённому разделу темы, либо отдельной теме. Члены

группы, каждый в отдельности, получают по одной задаче из задания. Педагог, сотрудничая со студентом, даёт пояснение, записывая в тетрадь полученное решение, затем просит обменяться задачами. Другую задачу серии заданий студент решает самостоятельно, однако проверкой правильности её решения занимается преподаватель. Кто-то из студентов группы назначается координатором. В силу того, что преподаватель не имеет возможности за небольшой промежуток времени уделить внимание каждому студенту и каждой группе, то ему (без учёта внеурочной деятельности, которая увеличивает нагрузку студентов) нужна помочь других преподавателей.

После этого группу делят на пары, в которых каждый студент объясняет другому решение первой задачи своего задания, а затем приступает к решению второй задачи из задания сотоварища. Далее студенты проверяют и обсуждают решения друг до друга.

Завершив эту работу, каждый студент приступает к поиску другого партнёра, поработав в другой паре, переходит в третью и т.д. В итоге происходит обмен решениями каждого с каждым. Преподаватель в таблице учёта отмечает все логически осмыслиенные операции. В конце занятия подводятся итоги. Понятно, что такое занятие-практикум редко укладывается в один академический час, чаще всего на него тратится два –три часа.

Кроме потребности в ассистентах на начальном этапе практикума, есть ещё один не совсем технологичный элемент –смена пар, происходящая в разное время, самопроизвольно и трудно управляема. Пара завершает работу в какой-то момент времени и её члены начинают поиск других партнёров в аудитории. Гарантии того, что они найдут себе пару, нет. Некоторые преподаватели перед началом данного практикума записывали на доске фамилии студентов и стрелочками указывали порядок работы в паре, однако по мере того, как студенты накапливали опыт работы в группах, они сами выбирали себе партнёров. Схема, которую рисовал на доске преподаватель была достаточно сложна, поскольку каждый из студентов за время занятия должен был сменить несколько партнёров. Контролировать же недопустимость нахождения в одной теме, даже с помощью таблицы учёта, очень непросто. «Конечно, сами запуски и взаимообмены ни в коей мере не становятся стихийными и за учителем остаётся достаточно сложная функция управления ходом занятия (при том, что он сам постоянно работает с кем-то в паре или в малой группе). По-видимому, в силу отсутствия чёткой организации, зависимости от ассистентов и неопределённости механизмов управления процессом подобными занятиями можно назвать технологией с большой натяжкой, и её редко используют на практике».

Попробуем разграничить и истолковать эти понятия. Сегодня «в литературе под термином «методика» принято понимать совокупность способа преподавания». Однако «в настоящее время в мире сложились два понятия методики преподавания: в узком смысле, как совокупность приёмов проведения занятий, и в широком, как наука о закономерностях организации массового процесса обучения, как и дидактика, методика преподавания является опытно - экспериментальной наукой».

Характерная для гуманитарных систем неопределенность находится в пределах следующих выделенных элементов:

- определённые критерии отбора наиболее приемлемой модели обучения для конкретных условий не существует, здесь нужно говорить об индивидуальном мастерстве исполнителя, опыте и профессиональной компетентности;
- одним из ключевых элементов педагогических приёмов является эмоциональность, загнать её в какие-то рамки невозможно, она неотъемлемая часть педагогического мастерства учителя.

В образовательном процессе это обнаруживается на уровне педагогической техники, где есть место для творческой мысли учителя. «Как технологии, связанные с сознанием человека, сложными и не во всем ясными вопросами на учения, педагогические технологии отличаются от экологических, биологических и даже, возможно, от информационных наук тем, что, их специфика проявляется и в наличии воспитательного компонента а отсюда их отчасти вероятностный характер, и в необходимости учёта философского, психологического, медицинского и экологического аспектов проблемы». Задать какие-либо алгоритмы в образовательной технологии весьма сложно, в силу именно такой неопределенности. Образовательная технология представляет собой системную целостность методов и средств, направленных на гарантированное достижение дидактических целей, развитие личности обучаемого, и через это – на формирование его интеллектуального, поведенческого и профессионального статусов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько М.: Педагогика, 192с.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. / В.П. Беспалько - М., 1995. - 412 с.
3. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения становится массовой практикой// В.К. Дьяченко Народное образование. №1.-2008.
4. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения. Педагогическая технология / В.К.Дьяченко - КСО.2019.

5. Назарова Т.С., Полат Средства обучения: технология создания и использования. / Т.С. Назарова, Е.С. Полат – М.: Изд-во УРАО, 1998.-С.7.
6. Мелетия Смотрицкого (1648,1721) «Грамматика» Издание, Москва, 1721
7. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. / В.Ю. Питюков -М.,1997.- 32 с.
8. Поликарпов В.Ф. «Технология искусство грамматики». / В.Ф. Поликарпов Санкт – Петербург.ИНАПРЕСС.-2000.
9. Шаталов В.Ф. Пять времен в «Технологии» Издания перевода грамматики - Педагогика / В.Ф. Шаталов ВУЗ: КемГУ, Гречка, 2016.-139.

СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье, идет речь об истории возникновения образовательной технологии, процессе которой, обучения, воспитания и развития становится своего рода производственный процесс, объектом которого является среднестатистический, «усреднённый» студент. Так же, рассматривается понятия технологии, которое может рассматриваться ограниченно в виде конкретного объекта, и во всеобъемлющем – как области науки.

Также авторы обращают внимание на технологию которое отличается от методики своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов и что методика возникает в результате обобщения опыта или изобретения нового способа представления знаний и технология же проектируется, исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а не предполагаемый результат. Показано, что обучение, с помощью образовательных технологий, обеспечивает и ускоряет процесс получения и усвоения новых знаний студентами, а значит, способствует улучшению качества образования, которое может усилить значимость системной научной информации о современных образовательных технологиях, применяемых в высшей школе.

Ключевые слова: дидактика, интеграция, глобализация, классификация, технологизация, инструментирования, методика, педагогическая технология.

ESSENCE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

The article includes the history of the emergence of educational technology, the process of which, learning, education and development becomes a kind of production process, the object of which is the average, "averaged" student. Also, the concept of technology, which can be considered limited in the form of a specific object, and in a comprehensive - as the science area.

Also, the authors pay attention to technology that differs from the methodology for its reproducibility, the sustainability of the results and that the technique occurs as a result of the generalization of the experience or the invention of the new way of presenting knowledge and technology is designed, based on specific conditions and focusing on a given, and not intended result. It is shown that training, with the help of educational technologies, provides and accelerates the process of obtaining and mastering new knowledge by students, and therefore contributes to improving the quality of education, which can strengthen the importance of systemic scientific information on modern educational technologies used in high school.

Keywords: didactics, integration, globalization, classification, technology, tooling, technique, pedagogical technology.

Сведения об авторах:

Мансурова Джамиля Сулаймоновна, к.п.н общеуниверситетской кафедры общей педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни.,тел: (+992) 203218282.,

Сафаров Шахриёр Мирзоевич - старший преподаватель общеуниверситетской кафедры общей педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни.,тел: (+992) 937609995.

Хайдарова Наргиза Мансуровна ассистент общеуниверситетской кафедры общей педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни., тел: (+992) 987730105..

About the authors:

Mansurova Dzhamilya Sulaimonovna - Candidate of pedagogical sciences of the general university department of general pedagogy of the Tajik State Pedagogical University named after S. Ayni., Tel: (+992) 203218282.

Hydarova Nargiza Mansurovna - Assistant of the University Department of General Pedagogy named after S. Ayni., Tel: (+992) 987730105.

Safarov Shahriyor Mirzoevich - Senior Lecturer, General Events Department of General Pedagogy named after S. Ayni, Tel: (+992) 937609995.

МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ ОИЛАВӢ ВА ТАШАККУЛИ АРЗИШҲОИ ОИЛАДОРӢ ДАР АШ҃ОРИ МУҲАММАД ҒАЗЗОЛӢ

Олимов Т.Ш.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Абӯҳомид Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Муҳаммади Газзолии Тӯсӣ яке аз мутафаккирони намоёни асри XI- уми илму адаби ҳалқи тоҷик ба шумор меравад. Ин бузургмарди илму адаби тоҷик дар соли 450 ҳичрӣ-қамарӣ дар рустои Тобирони Тӯс таваллуд шуда, овони кӯдакию ҷавониашро ба донишшандӯзиу ҷаҳонгардӣ сарф кардааст. Падари Газзолӣ порсомарди сӯфимаслак буда, ба қасби газзолӣ ё нахи пашмfurӯshӣ машғул буд.

Абӯҳомид Газзолӣ дар синни 40 солагӣ дар соҳаи илмҳои исломӣ саромади донишмандону орифони даврони хеш гардид ва бо эҷоди осори пурқимматаш дар қолаби анвои илмҳои дини мубини ислом rӯhi тоза дамида, бо шароғати ибрози андешаҳои бикр дар тасаввуғи ирфон, фалсафаю қалом, равоншиносию аҳлоқ ва улуми тарбия навғониҳо ворид намуд.

Бо назардошти арзиши баланди илмию амалии мероси эҷодии Абӯҳомид Газзолӣ муҳаққиқони ҳориҷиу ватаний қайҳост, ки ба омӯзиши таҳлили илмии мероси маънавии номбурда таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Айни замон ҷанбаҳои гуногуни меросии эҷодии Газзолӣ, масъалаҳои марбут ба ҷаҳонбинии мутафаккир ва ҳусусиятҳои афкори педагогӣ-дидактикаи ўз чониби муҳаққиқони русзабон А.Е. Кримский, В.В. Бартолд, Е.Э. Бертельс, И.П. Петрушевский, С.Н. Григорян, А.А.Игнатенко, Н. С. Кирабаев, Г.М. Керимов, А.Э. Шмидт, В.В. Наумкин ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Дар ин радиғ аз олимону мутахассисони тоҷик Б.Ф. Faғurov, А.М. Баҳоваддинов, М.С. Осимӣ, М. Диноршоев, А.А. Шамолов, З. Вазиров, З. М. Диноршоева, К. Қодиров, Қ. Т. Ҳочаев, Г.М. Каримова метавон ёдовар шуд, ки ҳаёту фаъолияти эҷодии Абӯҳомид Газзолӣ, аз ҷумла афкори педагогӣ ва панду аҳлоқиу тарбиявии ўро мавриди таҳқиқ қарор додаанд.

Аз пажуҳишҳое, ки муҳаққиқони тоҷик ба таҳлили афкори педагогии Газзолӣ бахшидаанд, метавон рисолаи доктории Қ.Т. Ҳочаев «Афкори педагогии мутафаккирони ҳалқи тоҷик дар асри XI»-ро номбар намуд [1], ки аз боби 4-уми он ҷор Ҷарбоб бевосита ба таҳлили афкори педагогии Абӯҳомид Газзолӣ дар мисоли асари безаволи ў «Кимиёи саодат» бахшида шуда, муҳаққик дар раванди омӯзиш ба масъалаҳои ақидаҳои педагогии мутафаккир, таълимоти номбурда оид ба некӯкорӣ, адолат, тарбияи муҳабbat ва дӯстӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир намудааст.

Олими тоҷик Қ. Қодиров дар рисолаи илмии хеш – «Педагогика ва дидактикаи суфизм» як бахши алоҳидаро ба мавзӯи доктринаи аҳлоқи суфизм дар «Эҳёу улуми-д-дин»-и имом Газзолӣ бахшида, аксарияти масъалаҳои марбут ба аҳлоқ, аз ҷумла роҳҳои ҳудтакмилдииҳи инсон ва андӯхти сифатҳои ҳамидаи инсонро, ки Газзолӣ дар асари номбурда инъикос намудааст, ҳамаҷониба таҳлил қардааст.

Яке аз асарҳои машҳуртарине, ки боиси маъруғияти Газзолӣ дар олами ислом ва берун аз он гардид, кутуби фиқҳӣ, аҳлоқиу тарбиявӣ ва ирфонии ў «Кимиёи саодат» мебошад, ки дар он масъалаҳои худошиниосӣ, дунёшиниосиву охиратшиниосӣ ва ҷаҳор руқни-ибодату муомалот ва муҳлиқоту мунҷиёт мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Аммо аз ин анбӯҳи бузурги адабиёти илмӣ асари ҷудогона ё таҳқиқоти алоҳидаеро пайдо кардан душвор аст, ки мустақиман ба масъалаи оила ва арзишҳои оиладорӣ дар мероси педагогии Абӯҳомид Газзолӣ бахшида шуда бошад.

Дар ин радиғ таҳқиқоти мо низ танҳо як қӯшиши ошкор намудани моҳияти афкори педагогии аҳлоқии имом Газзолӣ дар боби ташаккули он арзишҳоест, ки дар асари безаволи ў «Кимиёи саодат» инъикос ёфта, ба бунёду пойдории оила мусоидат намуда, ба ин васила саодати дунявии ҳайати оиларо таъмин ҳоҳанд қард.

Дар мавриди яке аз арзишҳои муҳимтарини оиладорӣ – никоҳ Газзолӣ нигоҳи хоса дошта, аксарияти андешаҳои ў ба истиснои онҳо, ки имрӯз ба талаботи ҷомеаи дунявии Тоҷикистон созгор нест, аҳамияти аҳлоқиу тарбиявии ҳудро гум накардаанд. Ҳамин тавр, дар боби «Одоби никоҳ» мутафаккир қайд мекунад, ки чи тавре ки бақои ҳаётӣ инсон бе шаробу таом мумкин нест, «пас ҳамчунин ба бақои ҷинси одамӣ ва насли вай ҳоҷат аст ва ин бе никоҳ мумкин нест. Пас никоҳ сабаби асли вуҷуд аст ва таом сабаби бақои вуҷуд аст» [2, с380].

Сипас, Фаззолӣ панҷ манфиати (савоби) зерини никоҳро барои пойдории оила зикр намудааст: манфиати аввал, дар фарзанд аст ва ба сабаби фарзанд никоҳ чор гуна савоб дорад: аввал, ки бақои насли вай аст, сабаби дуюм он ки «никоҳ барои шаҳват нест, ки некӯ шаҳватро шоистатар аст аз зишт, савоби саввум он ки аз фарзанд дуо ҳосил ояд... яке фарзанди солеҳ аст, ки дуoi вай пас аз марги падару модар пайваста бошад ба падару модар мерасад, савоби чаҳорум аз он бувад, ки фарзанд бошад ки пеш аз падар фармон ёбад, то падар ранчи он мусибат бикашад ва фарзанд шафей вай гардад [2, с.381-382]. Барои тақвияти андешаи хеш дар боби манфиати иҷтимоии никоҳ Фаззолӣ ҳикояти зеринро меорад: «яке аз бузургон аз никоҳ ҳазар ҳамекард, то шабе ба хоб дид, ки қиёмат буду ҳалқе дар ранчи ташнагӣ монда ва гурӯҳе атфолро дид қадаҳҳои заррину симин ба даст ва об медоданд гурӯҳero. Пас, вай об хост, вайро надоданд, гуфтанд, ки туро дар миёни мо ҳеч фарзанд нест. Пас, чун бедор шуд, дарвакӯт никоҳ кард».

Ба андешаи Фаззолӣ фоидаи дуввуми никоҳ дар он аст, ки никоҳшаванд «дини ҳудро дар ҳисор қунад ва шаҳватро, ки олати шайтон аст, аз хеш боз қунад». Ба андешаи мутафаккир бо шарофати никоҳ инсон «ҷашм аз назару дил аз васваса» нигоҳ медорад. Аммо никоҳ бояд барои барпо кардани оила, ба дунё овардани фарзандон ва тарбияи онҳо бошад, на аз барои шаҳват.

Нисбат ба фоидаи сеюми никоҳ мутафаккир қайд мекунад, ки ин «унс бошад ба дидори занон ва роҳате, ки дилро ҳосил ояд...» ва туфайли ҷунин осоиш рағбати ибодат тоза гардад. «Ва бӯи ҳуши занон барои осоиши тан, то қуввати он ёбад, ки ба намоз расад...» [2, с 383-385].

Ин андешаҳои пурқиммати Фаззолӣ барои дарки моҳияти иҷтимоӣ ва арзиши баланди ахлоқии никоҳ дар ҷомеаи имрӯза, аҳамияти никоҳ барои идомаи насли солими оянда ва ҷашни ҳодисаҳои нангини ҷудошавии оилаҳо, аз ҷумла оилаҳои ҷавон, таваллуди фарзандоне, ки берун аз никоҳ таваллуд мешаванд, бағоят муҳим аст.

Тавре ки Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ, Пешвои Миллат, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон қайд намудааст, масъалае, ки имрӯз дар Тоҷикистон «боиси ташвиши аҳли ҷомеа гардидааст, ҷудо шудани оилаҳои ҷавон мебошад.

Дар бартараф кардани ин проблема низ оила нақши муҳим мебозад ва яке аз сабабҳои ҷудошавиро мо дар дуруст ба роҳ намондани тарбияи фарзандон ва омода накардани онҳо ба ҳаёти мустақилона мебинем.

Мугаассифона, баъзе падару модарон ба фарзандони ҳуд аксари масъалаҳои ҳаётӣ, аз ҷумла моҳияти никоҳ ва нозуқиҳои зиндагиро намефаҳмонанд, ба ибораи Ибни Сино тадбири манзилро ёд надода, ҳамаи онро ба ҳуди дуҳтарон ҳавола менамоянд ва дар шуури онҳо ҳисси таҳаммулгарӣ ва сабуриву пуртоқатиро ташаккул намедиҳанд. Дар натиҷа ҷунин дуҳтарон бе тайёрии оилавӣ ба шавҳар мебароянд ва ба мушкилоти хонаводагӣ тоб наоварда, хонавайрон мешаванд» [3].

Албатта, яке аз муҳимтарин манфиати иҷтимои никоҳ ҷашни ҳодисаҳои нангини фоҳишагӣ, таваллуди қӯдакони берун аз никоҳи қонуний ва амсоли ин мебошад. Вобаста ба ин масъалаи Фаззолӣ фоидаи панҷуми никоҳро «сабр кардан бар ахлоқи занон ва қифоят кардани муҳимоти эшон ва нигоҳ доштани эшон бар роҳи шаръ» [2, с 385] арзёбӣ намудааст.

Яке аз масъалаҳои бағоят муҳиме, ки дар замони мусир оилаи тоҷик ба он рӯ ба рӯ гардида, аҳли ҷомеа ба он дар ташвиш аст, ин никоҳи ҳешутаборӣ аст. Вобаста ба ин масъалаи муҳими иҷтимоӣ ҳанӯз соли 2015 Президенти мамлакат ҳангоми суханронӣ ба муносабати рӯзи модар (06.03.2015) таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуда аз ҷумла қайд карда буд, ки «солҳои оҳир дар заминai никоҳҳои ҳешутабории наздик низ таваллуди фарзандони маюб зиёд гаштааст» [3].

Дар масъалаи ҷашни ҳолатҳои никоҳҳои ҳешутаборӣ андешаҳои Муҳаммад Фаззолӣ аз ақидаҳои Ӯнсурулмаолии Кайковус тафовут надоранд.

Пиромуни масъалаи никоҳи ҳешутабории наздикмутафаккир андар боби сифатҳои никоҳ бо занон 8 сифатро зикр намуда, зимни арзёбии сифати ҳаштум қайд мекунад, ки зан «аз ҳештовандони наздик набувад, ки дар ҳабар аст, ки фарзанд аз он заиф ояд. Ва магар сабаб он бошад, ки шаҳват дар ҳақи ҳештовандон заифтар бувад» [2, с. 392].

Ҳангоми тавсифи сифати ҳафтум қайд мекунад, ки зан «аз насаби муҳтарам бошад ва он насаби дину салоҳ бошад, ки бе асл адаб ноёфта бувад ва ахлоқи нописандида дорад ва бошад ки хулқ ба фарзанд сироят қунад». Яъне агар зан аз хонадони бетарбия бошад ё ахлоқи вай нописандида бошад, он ҳатман ба рафтари фарзандон таъсири манғӣ мерасонад.

Тарбияи садоқат, муҳаббату вафодорӣ ва дӯстӣ ҳамчун арзиши маънавӣ, аз ҷумла арзиши оиласдорӣ дар таълимoti имом Фаззолӣ ҷойгоҳи маҳсус дорад. Ба андешаи мутафаккир ғамхорӣ нисбати аҳли хонавода, дар андешаи нафақаи хонавода будан аз садақа фозилтар аст ва қасби ҳалол, ки натиҷааш фароҳам овардани луқмаи ҳалоли аҳли хонавода аст, кори абдол,

ъяне наздикони Худованд аст. Дар ин маврид мутафаккир аз забони Ибни ал-Муборак чунин хикоятеро мисол меорад: «Ва Ибни ал-Муборак дар ғазв буд бо тоифае аз бузургон. Касе пурсид, ки ҳеч амал ҳаст фозилтар аз ин, ки мо бад-он машгулем? Гуфтанд: «Ҳеч чиз фозилтар аз ин намедонем». Ибни ал-Муборак гуфт: «Ман донам: касе, ки вайро иёлу фарзандон бошад ва эшонро дар салоҳ бидорад ва ба шаб аз хоб бедор шаваду қўдаконро бараҳна бинаду чома бар эшон фаро кунад, он амали вай аз ин ғазви мо фозилтар» [2, с.385-386].

Дигар масъалае, имрӯз дар чомеаи тозаистиқлоли Тоҷикистон мушкилиҳои зиёдеро пеш гузаштааст ин чудошавии оилаҳои ҷавон мебошад.

Боби сеюми одоби никоҳро Фаззолӣ ба масъалае равона намудааст, ки то имрӯз қиммати ҳудро гум накардааст ва онро «Дар одоби зиндагонӣ кардан бо занон аз аввали никоҳ то ба охир» унвон дода, бо ин муносибати ҳудро нисбат ба яке аз фазилатҳои муҳими оиласдорӣ – муҳаббати занушавҳарӣ иброз медорад ва нишон медиҳад, ки яке аз шартҳои муҳими оилаи солим ва пойдории он аз ибтидо то интиҳои никоҳ ва зиндагӣ кардан бо як ҳамсар аст. Аз ҷумла вай менависад, ки «никоҳ асле аст аз усули дин, бояд ки одоби дин дар вай нигоҳ доранд, вагар на, фарқ набошад миёни никоҳи одамиёну гушнӣ кардани сутурон» [2, с 392-393]. Бо чунин таъкид мутафаккир бори дигар мукаддас будани никоҳро ҳамчун яке аз арзишҳои муҳими оиласдорӣ событ менамояд.

Албатта, на ҳамаи одобу сунннаҳои оиласдорӣ, ки Фаззолӣ зикр менамояд, созгори шароити бунёди чомеаи демокративу дунёй мебошанд. Зоро таълимоти Муҳаммад Фаззолӣ асосан бар аҳқоми шариат, ақидаҳои қуръонӣ ва ҳадисҳо такъя намуда, манфиати табакаеро, ки мутафаккир намояндаи он буд, ҳимоя мекунад ва ба вазъи иҷтимоӣ-фарҳангии замонаш робитаи зич доранд.

Аз ҷониби дигар, муносибати байнҳамдигарии зану шавҳар бо ҷузъиёту нозукиҳои зиёд дар шариати ислом ба таври муфассал инъикос ёфтааст. Тавре муҳаққиқон зикр намудаанд, - «хукуки зан дар ҳонавода баҳши муҳим ва ҳассоси масъалаи ҷойгоҳи зан дар шариати исломӣ буда, дини мубини ислом дар ин баҳш таълимоти комилеро пешниҳод намудааст. Ислом мардонро амалан вазифадор гардонидааст, ки занонро дар тамоми марҳилаҳои ҳаёташон зери таъмин ва ғамҳории ҳуд дошта бошанд. Ин хукуки занон ва ин вазифаи мардон пеш аз ҳама дар ҷорҷӯбай робитаҳои ҳонаводагӣ амалӣ мешаванд. Яъне, аз назари ислом, занон дар давраи ҳурдӣ ва ғавҷавонӣ ҳамчун духтар ва ё ҳоҳар, дар даврони баъд ҳамчун ҳамсар ва дар айёми миёнасолӣ ва пирӣ ҳамчун модар ҳамеша мавриди ҳимоят, ғамҳорӣ ва таъмину кафолати падар, бародар, ҳамсар ва ё фарзандони ҳуд мебошанд. [4, с.73].

Аммо новобаста аз ин робитаву вобастагиҳои таълимоти Фаззолӣ бо дини мубини ислом аз таълимоти ин абармарди илму ирфони тоҷик дар масъалаи оилаву оиласдорӣ дурдонаҳои ратсионалиеро метавон пайдо кард, ки аҳамияти бузурги тарбиявӣ дошта, дар раванди ташаккули арзишҳои оиласдорӣ самари нек ба бор меоранд.

Муҳаммад Фаззолӣ масъалаи никоҳу оиласдорӣ, шарту шароити бунёд ва пойдории оиларо нисбат ба Ӯнсурулмаолии Кайковус ба маротиб амиқтар омӯхта, андешаҳои ҳудро дар баробари овардани ҳикоёту гуфтори бузургонбо далелҳои шаръӣ ва дунявӣ низ асоснок намудааст.

Дар мавриди никоҳ Фаззолӣ риояи 12 адаби зеринро зурур мешуморад, ки, албатта, як қисми онҳо ба талаботи чомеаи дунявии Тоҷикистон созгор нестанд:

- адаби аввал – валима, яъне зиёфат;
- адаби дуввум – ҳӯи некӯ пеш гирифтган бо занон;
- адаби саввум – «бо эшон бозӣ кунаду мазоҳ кунад, мард бояд ҳандон бувад, чун андарояд ва ҳомӯш бувад чун берун шавад ва ҳарчи биёбад, бихӯрад ва ҳар чи наёбад, напурсад».
- адаби чаҳорум он ки мазоҳу бозӣ бад-он ҳад нарасонад, ки ҳайбати вай ба ҷумлагӣ биафтад;
- адаби панҷум – он аст, ки дар мавриди рашқ эътидол нигоҳ дорад;
- адаби шашум - ҳарочоти оиларо некӯ кунад, дар ин маврид андоза нигоҳ дорад, яъне тавре ки ҳуди Фаззолӣ менависад – «нафақаи некӯ кунад ва танг фаро нагирад ва исроф низ нақунад ва бидонад, ки савоби нафақа кардан бар иёл бештар аз савоби садака аст».
- адаби ҳаштум – агар ду зан дошта бошад, миёни онҳо баробар дорад;
- адаби нуҳӯм – агар зан аз фармони шавҳар саркашӣ кунад, дар ибтидо вайро ба тоат ҳонад, агар манфиат набахшад, се шаб аз вай чудо бихуспад, агар ин низ натиҷа надиҳад, пас «вайро бизанад ва ба рӯй назанад ва саҳт назанад, чунон ки ҷое бишканад».
- адаби даҳум – дар сұхбат кардан аст. Дар ин маврид мутафаккир мефармояд, ки «мард набояд, ки бар зан афтад чун сутур, бояд ки дар пеши сұхбат расуле бошад. Гуфтанд: «Он расул чист?» Гуфт: «Бўса».

- адаби ёздахум – дар таваллуди фарзанд аст. Дар ин маврид низ Фаззолӣ пас аз риояи аҳқоми шариат, таъкид мекунад, ки бояд падару модар ба фарзанд номи некӯ гузоранд.

Яке аз масъалаҳое, ки баъзан дар оилаҳои мусоир боиси нофаҳмиву ноҷуриҳо дар оила мегардад, ин таваллуди духтар аст. Вобаста ба ин мутафаккир қайд мекунад, ки «ба сабаби духтар кароҳият нанамояд ва ба сабаби писар шодии бисёр накунад, ки надонад, ки хайр дар қадом аст. Ва духтар муборактар бувад ва савоб дар вай бештар бувад».

- адаби дувоздаҳум - «он ки то битавонад талоқ надиҳад, ки Худой таоло аз ҷумлаи мубоҳот талокро душман дорад» ва илова мекунад, ки агар илоҳи дигаре набошад, пас «яке беш надиҳад, ки се се ба як бор макрӯҳ аст. Ва дар ҳоли ҳайз талоқ додан ҳаром бувад. Ва дар ҳоли покӣ, чун сӯҳбат карда бувад, ҳам ҳаром бувад. Ва бояд узре оварда дар талоқ...ва ба ҳашму истихфоҳ талоқ надиҳад ва он гоҳ ҳадяе диҳад вайро, ки дили вай бад-он ҳуш кунад ва сирри зан ба ҳеч кас нагӯяд ва пайдо накунад, ки ба чӣ айб вайро талоқ медиҳам» [2, с.394-402].

Яке аз омилҳои нопойдории оилаҳо, маҳсусан оилаҳои камбизоат дар шароити имрӯза ин ҳарочоти аз андоза зиёд дар мавриди барпо кардани тӯю маъракаҳо ва ҷашну маросими оилавӣ мебошад. Бо назардошти муҳимияти масъала бо ҳидоятҳои Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон санаи 8 июни соли 2007 Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон», қабул гардида, солҳои 2008, 2010, 2017 ба он тағири иловаҳои даҳлдор ворид карда шуданд [6]. Новобаста аз фишангҳои ҳуқуқӣ имрӯз низ дар мамлакат оилаҳо мавҷуданд, ки талаботи қонунгузориро риоя намекунанд ва ин аксарон боиси қасодии буҷети оилавӣ, поён рафтани сатҳи некӯҳволии аъзои оила, маҳдуд гардидани имконият барои истироҳату фароғат ва таҳсили фарзандон мегардад. Ҳол он ки қарib ҳазорсолҳо пеш аз ин мутафаккирони ҳалқи тоҷик нисбати ҳарочоти бехуда ва исроф андешаҳои пурқимат иброз намудаанд.

Масалан, дар мавриди зиёфати тӯёна Фаззолӣ ҷонибдори ҳарочоти кам буда, дар «Кимиёи саодат» қайд менамояд, ки «Ва ҳар ки гӯсфанд надорад, он қадар таом, ки пеши дӯстон ниҳад, валима (яъне зиёфат) бувад. Пас он қадар, ки мумкин бошад, бибояд кард таъзими кор никоҳро» [2, с.393].

Ҳамчун донишманди бузурги ҳуқуқи исломӣ Муҳаммад Фаззолӣ дар боби риояи ҳуқуқи падару модар, фарзандон, ҳешвандон, ҳамсоягон ибрози назар намуда, боби савуми «Кимиёи саодат»-ро «Андар ҳуқуқи мусулмонону ҳамсоягону ҳешвандон ва бандагон» номгузорӣ кардааст.

Дар мавриди риояи ҳуқуқи падару модар ӯ қайд менамояд, ки «бидон, ки ҳақи эшон азимтар аст, ки наздикӣ эшон бештар аст» ва боз бо зикри суханони Расул (с) илова мекунад, ки – «некӯй кардан бар модару падар фозилтар аз намозу рӯзуву ҳаҷ ва умраву ғазо».

Дар радифи риояи ҳуқуқи фарзанд ва масъулияти падару модар Муҳаммад Фаззолӣ ба як арзиши бисёр муҳими оилавӣ – меҳру муҳаббат ва шафқати падару модар нисбат ба фарзанд ишора карда, таъкид мекунад, ки он суннат аст ва нисбат ба тамоми фарзандон бояд баробар бошад: «Ва аз ҳуқуқи фарзанд он аст, ки миёни эшон аз ато ва навоҳт баробар доранд ва кӯдаки ҳудро навоҳтану бӯса додан суннат аст» [2, с.513].

Яке аз арзишҳои муҳими оиладорӣ дар байнӣ мардуми тоҷик ин эҳтироми падару модар ва умуман қалонсолон буда, он решаҳои амиқи таъриҳӣ дорад. Дар таълимоти Фаззолӣ эҳтироми қалонсолон мавқеи ҳос дошта, мутафаккир зимни баррасии ҳуқуқи ҳафтуми мусулмонон қайд мекунад, ки «пиронро ҳурмат дорад ва бар кӯдакон раҳмат кунад»

Яке аз арзишҳои бехамтои оилавӣ ин саломатии фарзандон аст, ки барои таъмини он саъю талоши беандоза зарур аст. Дар ин маврид низ Фаззолӣ назари ҳос дорад. Вобаста ба ин арзиши иҷтимоӣ, ки заминай асосии ташаккули он дар оила гузошта мешавад, мутафаккир дар раванди баррасии масъалаи одоби таом ҳӯрдан қайд менамояд, ки «... мувозабат (саъю талоши доимӣ) бар илму амал бе саломатии тан мумкин нест... Пас ҳар ки таом барои он ҳӯрад, то вайро қуввати илму амал бошад...» [2, с.362-363].

Хулоса, бузургии ҳикмати Фаззолӣ дар боби оилаву оиладорӣ аз он иборат аст, ки вай ҳар масъалаи ба оила ва оиладорӣ вобастаро бо тамоми ҷузъиёт, vale дар доираи аҳқоми шариат баррасӣ намудааст. Таҳлилу баррасии онҳо аз нигоҳи арзишҳои умумибашарӣ ва аҳамияти онҳо барои оилаи мусоир ба мо имкон медиҳад, ки аз ин уқёнуси паҳновари афкору андеша барои дар муҳити хонаводаи имрӯза тарбия намудани ворисони оянда дурданаҳои асиљро пайдо кунем.

АДАБИЁТ

1. Ходжаев К.Т. Педагогические взгляды мыслителей таджикского народа в XI веке. // [Текст] Дис. ... докт. пед наук: 13.00.01 / К.Т. Ходжаев - Душанбе, 2010. - 272 с.
2. Абӯҳомид Муҳаммади Фаззолӣ. Кимиёи саодат Ҷилди I. / А.М. Фаззолӣ. – Душанбе, Эр-граф, 2008.- 669 с.

3. Эмомалий Раҳмон. Суҳанронӣ ба муносибати Рӯзи модар, Душанбе, 06.03.2015 [Манбаи электронӣ]: Речай дастёбӣ <http://www.prezident.tj/ru/node/19715>
4. Шарифзода, Ф., Файзалиев Ҷ. Ҳикмати афкори педагогии ниёғон / Ф. Шарифзода, Ҷ. Файзалиев. – Душанбе, Ирфон, 2012. – 402 с.
5. Абӯхомид Муҳаммади Фазолӣ. Кимиёи саодат Ҷилди II. / А.М. Фазолӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2008.- 665 с.
6. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон (ҚҶТ аз 28.08.17, № 1461).- [Манбаи электронӣ]: Речай дастёбӣ: <http://www.mmk.tj>.

МНЕНИЯ О СЕМЬЕ И ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В АШАРЕ МУХАММАДА ГАЗЗАЛИ

Статья об одной из важнейших педагогических и психологических проблем Посвящается концепции брака Мухаммада Газзали - залога здоровой семьи.

В статье отмечается, что благодаря государственной независимости в Таджикистане создана благоприятная научная и творческая среда для изучения и учета педагогического наследия таджикских мыслителей. Благоприятные условия вынуждают таджикских исследователей открывать драгоценные камни из этого драгоценного наследия и использовать их на благо современного общества.

Автор считает, что в педагогическом наследии таджикского народа, наиболее известном произведении Мухаммада Газзали, которое привело к популярности его личности, «Кимиёи Саодат» занимает особое место, потому что современные потребности - брак, семья и гарантии семейных ценностей.

На основе анализа данной работы авторы определили позицию автора Мухаммада Газзали о браке, его преимуществах, гарантиях семейного здоровья и семейных ценностей, необходимости критического изучения и способах формирования лучших примеров этого в современной семье и обществе в целом.

Ключевые слова: брак, семья, рождение детей, семейные ценности, здоровье детей, уважение к родителям, уважение к взрослым, любовь, верность, взаимопонимание, воспитание детей, бережливость, проблема, Мухаммад Газзали, нравственность, воспитание, соц.

OPINIONS ON THE FAMILY AND THE FORMATION OF FAMILY VALUES IN THE ASHAR OF MUHAMMAD GHAZZALI

Article on one of the most important pedagogical and psychological problems The concept of the marriage of Muhammad Ghazzali - a guarantee of a healthy family is dedicated.

The article notes that thanks to the state independence in Tajikistan, a favorable scientific and creative environment has been created for the study and consideration of the pedagogical heritage of Tajik thinkers. Favorable conditions force Tajik researchers to discover valuable gems from this precious heritage and use it for the benefit of modern society.

The author is of the opinion that in the pedagogical heritage of the Tajik people, the most famous work of Muhammad Ghazzali, which led to the popularity of his personality, "Kimiyoi Saodat" has a special place, because modern necessities - marriage, family and the guarantee of family values.

Based on the analysis of this work, the authors identified the position of the author Muhammad Ghazzali on marriage, its benefits, guarantees of family health and family values, the need for critical study and ways to form the best examples of it in today's family and society in general.

Keywords: marriage, family, birth of children, family values, children's health, respect for parents, respect for adults, love, loyalty, mutual understanding, child rearing, thrift, problem, Muhammad Ghazali, morality, upbringing, social.

Сведение об авторе:

Олимов Тагойбек Шодиевич – соискатель кафедры педагогика и психология Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Тел: (+992) 988210822.

About the author:

Olimov Taghoibek Shodievich –research of the Department of Pedagogy and Psychology, Faculty of Preschool and Primary Education of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, tel: (+992) 988210822.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тоиров С.М.

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки

Учитель – проводник культуры своего народа. Культура личности неотделима от ее творчества, поэтому в культурологической подготовке студентов большое место занимает их разнообразная творческая деятельность как в сфере преподавания и воспитания, так и музыки, искусства, театра, дизайна, танца, т. е. в сфере культуры. Пробудить и развить творческий потенциал каждой личности, создать условия для творческой самореализации каждого студента – в этом мы видим важнейшую задачу подготовке будущего учителя русского языка в условиях многоязычного образования [7, с.127].

Период развития преподавания иностранных языков начался с приобретения государственной независимости Республики Таджикистан и продолжается по сей день. В начале этого периода в связи с изменением государственной системы и разрушением экономических, политических и культурных связей с другими странами во всех сферах общественной жизни Таджикистана, а также и в сфере образования улучшения не наблюдалось. Но с конца 90-х годов прошлого века Правительство Республики Таджикистан постепенно начало уделять повышенное внимание сфере образования, особенно совершенствованию преподавания и изучения английского и русского языков [1, с.30].

Отдельные характерные черты о подготовке будущих учителей в условиях многоязычного образования неоднократно описывались в научных трудах со стороны И.И. Халеевой [8,231], П.Е. Решетникова [7,238], З.К. Хуррамова [9,3], Д.Н. Маматов, З.А. Умарова [5,118], и другие.

Будущий учитель иностранного языка, отчасти русского должен быть готов к новейшим условиям перестройке высшей школы. Обновление содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса в средних учебных заведениях, его компьютеризация резко повысили требования к профессиональной подготовке учителя. От учителя, его интеллектуальных, идейных и нравственных качеств, профессиональной и общей культуры зависит результат перестройки базового звена непрерывного образования – средних учебных заведений. Поэтому, результаты реформ в средних учебных заведениях зависят, прежде всего от подготовленности к ним учителя [11,3].

Русский язык как учебный предмет сможет полноценно реализовать свои функции лишь при условии, если все аспекты процесса обучения будут подвергать анализу на одинаковых условиях. Это означает, что формирование личности студента в плане такого равноправия стоит на первом месте.

В контексте проблемы формирования профессиональной компетентности будущего специалиста-лингвиста и с учетом последних социально-политических и экономических условий способность и готовность к профессиональной иноязычной коммуникации приобретает особый смысл. Она также становится важной частью подготовки высококвалифицированных специалистов-лингвистов - участников межкультурного общения [10, с.17].

В научном журнале «Всемирный доклад по образованию 1998г.» проинформировано о том, что в Европе в частности в более бедных кварталах крупных городов, где проблемы широко распространены, преподавателям приходится выполнять функции родителей, полицейских, священников, т.е. функции в большинстве случаев весьма далекие от тех, которые предусматривала их формальная подготовка [3, с.61]. Тем не менее, тенденция среди педагогов во многих промышленно развитых странах объясняет нынешние проблемы школ социальными изменениями может быть преувеличено. Разработчикам политики в области образования следовало бы тщательно изучить, остаются ли существующие учебные планы актуальными.

Учитывая специфику лингвистической подготовки студентов, необходимо также выделить надлежащие подходы: компетентностный, социокультурный, лингвострановедческий, коммуникативный и др. исполняют большую роль в подготовке студента-лингвиста, обеспечивая личностный уровень владения специальностью, выявляя и формируя в вузе созидательную индивидуальность и профессионализм будущего специалиста.

Существуют классические методы обучения, например, объяснение, беседа, дискуссия, наблюдение, подражание. Альтернативные или современные методы включают в себя, например, активизационные методы, а также ролевые игры, мозговой штурм, проектное обучение, методы критического мышления и глобальное воспитание [2,6]. Для проведения интересного урока время от времени нужно включить в учебный процесс разные виды задания, которые содержать элементы занимательности: вопросы, шутки, пословицы, поговорки, высказывания. Это помогает развивать работоспособность учащимся, вызвать активность всей группы (даже слабые учащиеся стараются принять участие на таких уроках).

Для реализации картин педагогической деятельности потребуется качественная и полная подготовка. Важнейшим же компонентом такой профессиональной подготовки учителя иностранного языка традиционно считается профессиональное владение иностранным языком.

Представляется уместным включить в это понятие не только собственно языковую и речевую компетенцию, т.е. способность учителя осуществлять все виды речевой деятельности лично и руководить ими в процессе обучения на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в сфере иностранного языка [12,14]. Владение такой компетенцией есть лишь необходимая, но все же недостаточная начало для выполнения учителем роли посредника в диалоге культур.

Эти компоненты широкой лингвокультурной компетенции учителя иностранного языка призваны помочь учителю существенно дополнить имеющиеся школьные учебные материалы, помочь не только разнообразить сам процесс преподавания языка, но и содействовать ему в процессе ознакомления учащихся с особенностями национального менталитета носителей определенного языка.

По мнению Н.М. Шанского и Г.Г. Городиловой дидактические цели беседы во время лекции в аудитории нерусских студентов -это разъяснение программного материала, развитие умений диалогической речи, развивающее, проблемное обучение, реализация воспитательных задач. Поэтому возникающую беседу обязательно нужно корректно поддерживать. Речь преподавателя в ней не должна доминировать. Напротив, нужно дать возможность студенту сказать все, что он думает, по мере возможности и необходимости согласиться с ним, не подавлять неодобрительными оценками его мнения, но корректно и кратко сказать, в чем заключается его ошибка. За такой спор, за проявление интереса к теме целесообразно ставить положительную оценку в конце лекционного занятия. При явной неудаче студента во время беседы следует воздержаться от ее публичной оценки. Важно, чтобы беседа по частному моменту лекции не стала затяжной, так как это может сорвать остальную часть лекции. В подобных случаях следует тактично предложить продолжить дискуссию после занятия или перенести ее на ближайшее практическое занятие [10,43].

Студенты должны слушать лекцию и понимать ее. Если преподаватель чувствует, что аудитория в своем большинстве не понимает его, следует усилить все рассмотренные методические приемы учебного чтения лекции. Было бы полезно, если бы лекции были записаны на магнитофон и студенты, имея доступ к записи, могли бы вторично прослушивать по частям для отработки умений аудирования и коррекции своего конспекта.

Современный урок- это урок, отвечающий запросам подготовки конкурентоспособного выпускника с наилучшим уровнем качества образовательной подготовки, владеющего ключевыми компетенциями и имеющего способность к социализации в иных, отличных от школы образовательной среды, условиях. Вопрос качества, а значит и эффективности урока волнует всех участников образовательного процесса: администрацию, учителя, учащихся и их родителей.

Одним из основных нормативных требований к учебной деятельности студентов является требование к уровню ее саморегуляции, определяемое спецификой обучения в вузе и задачей подготовки будущих специалистов к постоянному пополнению своих знаний вне системы организованного обучения непосредственно в ходе осуществления профессиональной деятельности. Соответственно этому для эффективного учения в вузе и последующего профессионального развития студент должен уметь в значительной степени. Самостоятельно организовывать и контролировать свою деятельность и, следовательно, не просто практически владеть основными способами осуществления учения, но владеть этими способами рефлексивно, осознавая основания

выполняемых учебных действий, оценивая их соответствие целям и условиям деятельности и определяя па этой основе наиболее оптимальные способы усвоения.

Главным ключом осознаваемых представлений учащихся об учебной деятельности, которые формируются у них к началу обучения в вузе, является, по-видимому, не столько рефлексия личного опыта учения, сколько те требования к организации учебной деятельности, которые прямо или косвенно задаются обучающимся в характерной условии обучения в средней школе [6, с.234].

Педагогический взгляд – показатель педагогической культуры учителя. В настоящее время компетенции в образовании выступают как результат образования [2, с.132].

Компетентностный подход в образовании предполагает не постижение суммы информации, а освоение учащимися разного рода умений, разрешающих им в будущем работать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и социальной жизни. Причем большое значение придается умениям, позволяющим функционировать в новых или непростых обстоятельствах.

Итак, компетентностный подход является углублением прикладного, практического характера целого среднего образования.

При разработке методики изучения русского языка и русистики в условиях двуязычия должны учитываться следующие источники:

- изучить опыт подготовки учителей русистов в русских педвузах для русских школ;
- необходимо знать методику обучения русскому языку в иностранной аудитории и изучения лингвистических дисциплин иностранными студентами;
- необходимо соблюдать преемственность школьной методики обучения русскому языку нерусских с вузовской методикой преподавания различных лингвистических курсов - сохранение некоторых школьных методов и методических приемов в начале вузовского обучения. Эти источники при разработке методики изучения русского языка не присутствуют раздельно, в своем первоначально наблюдаемом виде, не чередуются, а используются при определении специфических методов, форм обучения, видов учебной работы [10,15].

Принципиально модифицируются взгляды педагога. Он перестает быть вместе с учебником носителем «объективного знания». Его основной задачей становится мотивировать учащегося на проявление инициативы и самостоятельности. Фактически он организовывает условия, «формирующую среду», в которой становится возможным выработка каждым учащимся на уровне развития его умственных и прочих талантов, предназначенных компетенций в процессе реализации им своих заинтересованностей и желаний, в процессе приложения стараний, взятия на себя.

Таким образом, владение искусством, правильно сформулировать и должным образом преподнести аудитории вопрос может помочь учителю русского языка в учебном процессе и сделать обучение в классе более эффективным. Вместе с тем приобретение соответствующих навыков требует от учителя-предметника специальной практики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева М. Подготовка учителей иностранных языков в Северном Таджикистане: история, развитие и перспективы / М. Абдуллаева. –Худжанд, Меъроҷ, 2016, -600 с.
2. Виноградова Е.Использование интерактивных методов обучения как средство активизации познавательной деятельности учащихся / Е. Виноградова, Т. Головенко, В.Воронович, С.Кудрявцева, Н.Телеш, И.Деменковец –М.: TRANZITION, 150с.
3. Воробьев В.В. Линвокультурология: Монография / В.В.Воробьев. –РУДН, М., 2008. -336 с.
4. Всемирный доклад по образованию 1998г. // Учителя, педагогическая деятельность и новые технологии. –Издательство: ЮНЕСКО 1998. -175 с.
5. Маматов Д.Н. Помощник –новая форма учителя в процессе повышения эффективности образовательной системы / Д.Н. Маматов З.А.Умарова. -210с.
6. Рефлексия в науке и обучении // Тезисы докладов и сообщений к научно-методической конференции 12-14 ноября 1984 г. Новосибирск, 1984. -270с.
7. Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей. Рождение мастера Книга для преподавателей высш. и средн. пед. учеб. зав. / П.Е. Решетников.– Владос, М., 2000. -304 с.
8. Халеева И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. Монография / И.И. Халеева –Высшая школа, М., 1989. - 238 с.
9. Хуррамов З.К. Система формирования профессиональной направленности будущего учителя / З.К. Хуррамов. Автореф. канд. дис.–Худжанд. 2002. -22 с.

10. Шанский Н.М., Городилова Г.Г. Подготовка учителя русского языка для национальной школы: Лингводидактический аспект / Н.М. Шанский. –М.: Педагогика, 1989.200с.
11. Шварцман З.О. Профессионально-педагогическая подготовка учителя в университете / З.О. Шварцман –Изд-во Том. Ун-та, Томск, 1991. -128 с.
12. <https://Cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-lingvokulturnoy-kompetentnosti>.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос качества, а значит и эффективности урока волнует всех участников образовательного процесса: администрацию, учителя, учащихся и их родителей. Для осуществления видов педагогической деятельности необходима качественная и всесторонняя подготовка, а основным компонентом такой профессиональной подготовки учителя иностранного языка традиционно считается профессиональное владение иностранным языком. Соответственно этому для эффективного учения в вузе и последующего профессионального развития студент должен уметь в значительной степени. Также самостоятельно организовывать и контролировать свою деятельность и, следовательно, не просто практически владеть основными способами осуществления учения, но владеть этими способами рефлексивно, осознавая основания выполняемых учебных действий, оценивая их соответствие целям и условиям деятельности и определяя на этой основе наиболее оптимальные способы усвоения.

В этой статье автор считает, что одним из основных нормативных требований к учебной деятельности студентов является требование к уровню ее саморегуляции, определяемое спецификой обучения в вузе и задачей подготовки будущих специалистов к постоянному пополнению своих знаний вне системы организованного обучения непосредственно в ходе осуществления профессиональной деятельности.

Ключевые слова: нормативные требования; компетентность; способы; деятельность; подготовка; многоязычное образование; соответствие.

TRAINING OF FUTURE TEACHER OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF MULTILINGUAL EDUCATION

The issue of quality, and hence the effectiveness of lesson, worries all participants in the educational process: administration, teacher, students and their parents.

In this article, high-quality and comprehensive training is required for teaching activities, and the main component of such training for a foreign language teacher is traditionally considered to be a professional foreign language proficiency. Accordingly, for effective teaching at the university and subsequent professional development, the student should be able to a large extent.

Also, to organize and control their activities independently, and therefore not only to practically own the basic methods of the exercise, but to own these methods reflexively, aware of the grounds of the training activities, assessing their compliance with the goals and conditions of the activity and determining on this basis the best ways of assimilation.

The author considers that one of the main regulatory requirements for students' academic activities is the requirement for the level of self-regulation, determined by the specifics of university education and the task of preparing future professionals for the constant replenishment of their knowledge outside the system of organized learning directly during the course of professional activities.

Keywords: Regulations; competence; ways; activities; preparation; multilingual education; match.

Сведения об авторе:

Тоирев Сафармухамад Махмадзокирович - ассистент кафедры русского языка Кулябского государственного университета им. А.Рудаки, ул. С.Сафарова 16. 735360, Куляб, Хатлонская область, Республики Таджикистан. Тел: (+992) 987252204

About the author:

Toirov Safarmuhamad Mahmadzokirov - assistant of the Department of Russian Language of Kulyab State University A. Rudaki, st. S.Safarova 16. 735360, Kulyab, Khatlon Region, Republic of Tajikistan. Tel: (+992) 987252204

ШАКЛУ УСУЛХОИ ТАРБИЯИ ИЧТИМОИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ

Назарова З.

Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат ба номи М. Турсунзода

«Шаклҳои тарбия - вариантҳои ташкили раванди мушаххаси тарбия мебошанд, ки дар он ҳадаф, вазифаҳо, принципҳо, қолабҳо, усулҳо ва тарзҳои тарбия муттаҳид шудаанд ва бо ҳам пайваст карда мешаванд» [1, с.282].

Шакли тарбия ифодаи беруни раванди тарбия мебошад. Таркиб ва шакл аз ҳам вобастаанд - тағирёбии мундариҷа боиси тағирёбии шакл ва барьакс мегардад. Таркиб ташаккул меёбад, шакл бо таркиб пур карда мешавад. Нақши пешбараんだ ба таркиб тааллук дорад. Таркиби раванди тарбия аз сифатҳо ва хусусиятҳои шахсияти ҳамаҷониба ва мутаносиб ташаккулёфта - маънавӣ, аҳлоқӣ, ҷисмонӣ, эстетикӣ, меҳнатӣ, иҷтимоӣ иборат аст. Дар амал ин таркиб дар як маҷмӯаи мушаххас таҷассум ёфтааст, ки бояд ба қадри имкон ба он мувофиқат кунад.

«Шакли татбиқи тарбивӣ иҷтимоӣ инъикоси маҷмӯи ҳамаҷонибаи хусусиятҳои фаъолияти маҷмӯаи таълимӣ, мутобики амсоли муайян иҷтимоӣ-фарҳангӣ мебошад. Истифодаи мағҳуми «шакл» барои муайян кардан ягонагии маҳсус ва омезиши мушаххаси хусусиятҳои таълими иҷтимоӣ дар доираи як ташкилоти муайянни таълимӣ - нақшаҳои арзишӣ-маънавӣ, таркиб ва ташкилии ҳаёт пешбинӣ шудааст» [2, с.48-55].

Вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки ин равандро дуруст идора намояд, онро дар асоси эҳтиром ба шахс, эътирофи фардият, ҳуқуқ ва озодиҳои ў ба роҳ монад. Омӯзгор бояд ба имкониятҳои эҳтимолии шахсӣ такя намуда, дар рушди онҳо ва фаъолияти ботинии қӯдакон саҳмгузор бошад.

Шаклҳои таълими иҷтимоӣ хеле зиёданд. Тартиб додани рӯйхати мукаммали онҳо гайриимкон аст, он ҳамеша нопурра хоҳад буд. Аз ин рӯ, саволе ба миён меояд, ки чӣ гуна дар ин ҳама гуногунӣ амал бояд кард.

Танҳо як роҳи муассир вучуд дорад - ин таснифот аст. И.Р. Подласий аз тамоми шаклҳои гуногун якчанд намудҳоеро чудо мекунад, ки бо хусусиятҳои хоси худ байнӣ ҳам фарқ мекунанд. Ин намудҳо навъҳои гуногуни шаклҳоро дар бар мегиранд, ки ҳар яки онҳо дорон шумораи хеле зиёди тарзҳои гуногуни шаклҳои мушаххас мебошанд.

Ва аз ин рӯ, Подласий дар асари худ се навъи асосии шаклҳоро фарқ мекунад: ҷорабиниҳо, корҳо, бозиҳо. Онҳо аз рӯи хусусиятҳои зерин фарқ мекунанд: бо самти ҳадаф, бо мавқеи иштирокчиёни раванди таълим, бо имкониятҳои объективии таълимӣ [3, с.107-119].

Ҷорабиниҳо - ин рӯйдодҳо, дарсҳо, ҳолатҳо дар гурӯҳ мебошанд, ки аз ҷониби муаллимон ё ашҳоси дигар барои хонандагон бо мақсади таъсири мустақими тарбиявӣ ба онҳо ташкил карда мешавад.

Хусусиятҳои хос: мавқеи тафаккуриву иҷроқунандаи қӯдакон ва нақши ташкилотчиҳии қалонсолон ё тарбиятгирандагони синну солашон қалонтар.

Ҷорабиниҳо метавонанд дар шаклҳои зерин ташкил карда шаванд: сұхбатҳо, лексияҳо, баҳсҳо, мубоҳисаҳо, экспурсияҳо, роҳпаймоиҳои фарҳангӣ, сайргашт, машғулиятҳои омӯзиший ва гайра.

Ҳамчун як намуди муайянни шакли кор, ҷорабиниеро интиҳоб кардан мумкин аст:

- вақте ки ҳалли масъалаҳои тарбиявӣ зарур аст;
- вақте ки ба мазмуни таълими иҷтимоӣ муроҷиат кардан зарур аст, ки салоҳияти баландро талаб мекунад;
- вақте ки вазифаҳои ташкилотчиӣ барои қӯдакон душвор аст;
- вақте ки вазифа аз таълими бевосита ба қӯдакон иборат аст;
- вақте ки ҷораҳо оид ба солимгардонии қӯдакон, инкишофи ҷисмонии онҳо, иҷрои речай рӯз, риоя кардан интизом ва тартибот заруранд.

Амалҳо - ин кори умумӣ, ҷорабиниҳои муҳим мебошанд, ки аз ҷониби аъзоёни гурӯҳ барои манғиат ва хурсандиву ҳушҳолии касе, аз ҷумла барои худи шахс гузаронида ва ташкил карда мешаванд.

Хусусиятҳои хос: мавқеи фаъол ва эҷодии қӯдакон; иштироки онҳо дар фаъолияти ташкили; самти дорон аҳамияти иҷтимоии мавзӯй; хислати ташабbusкорӣ ва роҳнамоии бавоситай педагогӣ.

Амалҳоро дар шаклҳои зерин ташкил кардан мумкин аст: дастаҳои меҳнатӣ ва амалиёт, зиёрат, намоишҳо, фестивалҳо, концертҳо ва намоишҳои ҳаваскорон, гурӯҳҳои таблиғотӣ, шабнишиниҳо, инчунин дар дигар шаклҳои корҳои эҷодии колективӣ.

Аз рӯи хусусияти татбиқи шакл амалҳо ба се зергурӯҳ ыудо мешаванд:

- амалхое, ки вазифаи ташкилиро ягон мақом ё ҳатто шахсе ичро мекунад;
- корҳои эҷодӣ, ки пеш аз ҳама бо қобилияти ташкилотчиӣ фарқ мекунанд;
- эҷодкории ҳар як қисми даста, ки омодагӣ ва гузаронидани онҳоро ба нақша мегирад ва ташкил менамояд;
- корҳои эҷодии коллективӣ (КЭК);
- ҳамаи аъзоёни гурӯҳ дар ҷустуҷӯи беҳтарин тарз ва усулҳои фаъолият иштирок мекунанд.

Бозиҳо - ин фаъолиятҳои ҳаёлӣ ё вожӣ мебошанд, ки бо мақсади истироҳат, фароғат ва таҳсил дар коллективи хонандагон ташкил карда мешаванд.

Хусусиятҳои ҳос: самти возехи муфиди иҷтимоӣ надоранд, вали барои рушд ва тарбияи иштирокчиёни онҳо муфиданд; таъсири бавоситаи педагогии бо ҳадафҳои бозӣ пинҳоншуда вучуд дорад.

Намудҳои шаклҳои бозӣ: бозиҳои корӣ, бозиҳои нақшофарӣ, бозиҳои чойгоҳӣ, бозиҳои варзишӣ, маърифатӣ ва ғ.

Барои намудҳои номбаршудаи шаклҳо фарқиятҳои зеринро овардан мумкин аст: ҷорабинҳо аз ҷониби шахсе барои касе бо мақсади таъсир гузаронида мешаванд. Амалҳо барои шахсе ё барои ҷизе карда мешаванд, онҳо фаъолияти пурсамар доранд. Бозиҳо ҳамчун роҳи ба таври ҷолиб ва шавқовар гузаронидани вақт дар таътили муштарак ё таҳсил арзишманҷ мебошанд.

Дар амалияни кори тарбиявӣ ҷунин падидае ба мисли «дигаргуншавии шаклҳо» аз як намуд ба навъи дигар ҳангоми татбиқи онҳо мавҷуд аст.

Гузариши шаклҳо аз як намуд ба навъи дигар "бо нардбон" - ҷорабинҳо, бозиҳо, амалҳо аз нуқтаи назари баланд бардоштани қобилияти таълимии шаклҳо аз ҳама мусоидтар аст. Рафтан ба самти муқобил номусоид ва номатлуб аст.

Доштани захираи кофии намудҳои муайянӣ кор, шумо метавонед тарзҳои нави онро ҳар дафъа пайдо кунед. Шумо бояд танҳо муайян кунед, ки шумо бо қадом параметрҳои тағиیرёбро кор карда метавонед. Биёed баъзеи онҳоро номбар кунем.

Бо вақти омодагӣ ва гузаронидан:

- фаврӣ;
- омодагии пешакии нисбатан тӯлонӣ.

Бо усули ташкилий:

- аз ҷониби як шаҳс ташкил карда шудааст;
- аз ҷониби гурӯҳи иштирокчиён ташкил карда шудааст;
- ба таври коллективӣ ташкил карда шудааст.

Бо хусусияти иштироки онҳо ба фаъолият:

- иштироки ҳатмӣ;
- иштироки ихтиёри.

Бо ҳамкории коллектив бо дигар дастаҳо ва одамон:

- "кушода" (барои дигарон, якҷоя бо дигарон);
- "пӯшида" (барои коллективи худ).

Бо усулҳои таълимӣ:

- шифоҳӣ (конфронсҳо);
- амалӣ (роҳпаймоиҳо);
- визуалӣ (намоишгоҳҳо).

Ҳамин тарииқ, тағиরёбии гуногуни шаклҳои кори тарбиявӣ шароит фароҳам меорад, ки имкониятҳои онҳо бо дарназардошти афзалиятҳо ва нуқсонҳои онҳо имконоти мувофиқи шаклҳоро интиҳоб карда шаванд.

Дар ин мақола мо шаклҳои асосии тарбияи иҷтимоиро дар зер қайд мекунем:

- ҷалб кардани тарбиятирандагон ба фаъолияти аҳамияти иҷтимоидошта;
- фаъолиятҳое, ки ба ташаккули сифатҳои иҷтимоии шаҳс нигаронида шудаанд;
- ҷалб кардани тарбиятирандагон ба намудҳои фаъоли муносибатҳои дорои аҳамияти иҷтимоидошта бо мақсади ташаккул додани хусусиятҳои шаҳсии дорои аҳамияти иҷтимоидошта;

- муқаррар намудани ҳамкорӣ бо институтҳои иҷтимоии ҷомеа ё шаҳсони алоҳида бо мақсади ҳалли мушкилоти иҷтимоии шаҳс ва тағиироти сифатии он;

- ҳудтарбиядиҳӣ дар асоси рушди таҷрибаи иҷтимоӣ;
- иштирок дар ҷорабинҳои дастаҷамӣ, оммавӣ;
- кор дар шабакаҳои иҷтимоии электронӣ;
- иштирок дар таҳияи лоиҳаҳои тарбияи иҷтимоӣ.

Усулҳои тарбияи иҷтимоӣ ҷунин тақсим мешаванд:

1) Вобаста аз он ки онҳо ба қадом самт равона карда шудаанд:

- ташаккули шуур (ақидаҳо, арзёбихо, тасаввурот, ғояву мулоҳизаҳо);
- ташаккули ҳиссият ва шавқу рағбати муассир (ангезаҳо, эҳсосот, шавқу рағбат, ормонҳо (идеалҳо));
- худтарбияи шахсият (худбаҳодиҳӣ, худдорӣ, худтанзимкуни);
- ташаккули рафтор ва фаъолияти шахс одатҳо, муносибат бо дигарон, ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ мақбул аст.

2) Вобаста аз ҳусусияти муносибати тарбиятгар ва тарбиятгиранда:

- ташкили фаъолият;
- усули муюшират;
- ғамхорӣ;
- амали мустақил ва ислоҳи инфириодии амалҳо.

3) Вобаста аз ҳусусияти таъсири муҳити атроф ба инсон:

- муюшират, афкор, омӯзиш, машқ, ташкили фаъолият, муюшират-муқолама, бозомӯйӣ;
- фароҳам овардани муҳити нав: фаъолияти нав, тағиیر додани маънни ҳаёт, муносибатҳо, фаъолият, тағирёбии рафтор, тағиир додани вазъ, тағиир додани муҳит.

Аз байни ин усулҳои фаровони тарбияи иҷтимоӣ мо танҳо он усулҳоро, ки олимон мутобики мундариҷаи корҳои иҷроҷуда гурӯҳбандӣ мекунанд, баррасӣ ҳоҳем кард.

Усулҳои ташкилий ба ташкили гурӯҳ, муносибатҳои шахсӣ дар гурӯҳ, ташкили қӯмак ба шахс, оила, иттиҳодияҳои гуногуни гайрирасмӣ равона карда шудаанд; ташкили сексияҳо, клубҳо, ассотсијатсияҳо ва гайра.

Усулҳои ташкилий ба эътидоли муносибатҳои байни шахс ва ҷомеа нигаронида шудаанд.

Усулҳои ташкили гурӯҳ интизом ва речаро дар бар мегиранд.

Ҷазо низ усули ташкилий ба ҳисоб меравад ва дар ҳолате, ки шахс ҳудро ба ҷамъият ва колектив мӯқобил мегузорад, татбиқ карда мешавад.

Усули маъмултарин мушоҳид мебошад, ки барои кори минбаъда мавод ба ҳисоб меравад. Муаллим муюширати қӯдак, рафтори ў дар синф ва меҳнати ўро мушоҳид мекунад.

Якчанд намудҳои мушоҳид мавҷуданд:

- мушоҳидай фаъол, вақте ки тарбиятгиранда ва муаллим дар тамос мебошанд;
- мушоҳидай системавӣ - муддати тӯлонӣ, пайваста ё дар давраҳо (рӯз дар як ҳафта, ҳафта дар як сол) гузаронида мешавад;
- мушоҳидай гайримуқаррарӣ - дар ҳолатҳои фавқулодда гузаронида мешавад;
- мушоҳидай вазъӣ - вобаста ба вазъ: дар ҳолатҳои муқаррарӣ ва шадид гузаронида мешавад. Омӯзгор аксуламали эҳсосӣ ва ахлоқии хонанда, одатҳои муюшират, муносибат ба одамоне ро, ки онҳоро қабул надорад, мушоҳид мекунад.

Усули сӯҳбат ба муаллим имкон медиҳад, ки ба ҳаёти хонанда ворид шавад, аз тамоми душвориҳои зиндагии ў огоҳ шавад. Муваффақияти сӯҳбат аз қасбияти омӯзгор, аз маҳорати сӯҳбатории ў вобаста аст ва онро бояд тавре ба роҳ монад, ки ба боварии қӯдак сазовор гардад. Бояд қайд кард, ки муваффақият инҷунун из таваҷҷӯҳи тарбиятгиранда ба сӯҳбат вобаста аст.

Шарти ҳатмии муваффақияти сӯҳбат ин ба назар гирифтани синну соли қӯдак, ҳусусиятҳои фардии ў, майл ва қобилиятҳои ў мебошад.

Усули саволу ҷавоб. Бо истифода аз усули саволу ҷавоб маводи тавсифқунандай хонандаро ҷамъ овардан мумкин аст. Аз саволу ҷавоб муаллим метавонад шавқу завқ ва ҳусусиятҳои ўро пайдо кунад, мушкилоти равониашро муайян кунад ва амалҳои қаблии ўро дар зехни ҳуд тасвир намояд. Ҳамаи ин ба тартиб додани нақшай фаъолияти педагогӣ мусоидат мекунад.

Саволу ҷавоб метавонад ба таври пӯшида гузарад, ки дар он танҳо якчанд ҷавоб вучуд дорад. Яке аз ҷавобҳо барои муаллим қаблан маълум буд. Дар саволу ҷавоби күшода аз сабаби фаровонии саволҳо маълумоти зиёд ҷамъоварӣ карда мешавад.

Усули мусоҳиба имкон медиҳад, ки дар бораи саволҳои қаблан омодаҷуда маълумот гирифта шавад. Онҳо бояд дақиқ таҳия карда шаванд. Тадқиқот ба тариқи гуфтугӯ аз рӯи як мавзӯи мушаҳҳас гузаронида мешавад.

Дар мусоҳибаи муқарраргардида саволҳо пешакӣ дода мешаванд. Онҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки шахсиятро васеътар омӯзед. Таҷрибаи омезиши саволнома ва усули мусоҳиба амалӣ карда мешавад.

Усули тестӣ - дар таҷрибаи кори омӯзгори иҷтимоӣ намудҳои гуногуни санчиши тестӣ истифода мешаванд. Он метавонад дар шакли пурсиш, мушоҳида, озмоиш, супориши қӯтоҳмуддат гузаронида шавад. Дар маҷмӯъ бо ин усул мушоҳида, сӯҳбат, мусоҳиба, саволномаҳо истифода мешаванд.

Усулҳои дастгирии шахсият ҳангоми дар вазъи ногувор қарор доштани кӯдак истифода мешаванд. Муаллим ба ў кӯмак меқунад, ки ҳолати худ, мавқеи худро дар ҳаёт таҳлил кунад, ки чизро бояд ба куллӣ тафийир дихад, аз ҷумла ҳадафи зиндагӣ. Муаллим тамоюли зиндагии кӯдакро тафийир дода, кӯшиш меқунад, ки ў ба воқеяти онҳо боварӣ намояд.

Усулҳои рафғи низоъ. Ба муаллим лозим меояд, ки муноқишаҳоро дар ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт дарк кунад. Муаллим қабл аз ҳама сабаби муноқишаҳо муайян меқунад. Бояд худро дар ин ҳолат тасаввур кард ва кӯшиш кард, то дар ҳулоса ба саросемагӣ роҳ дода нашавад. Ҷалби иштирокчиёни нави муноқишаҳо бояд пешгирӣ кард- ин ҳалли мушкилотро душвортар меқунад.

Дар амалияи тарбияи иҷтимоӣ ҷалби кӯдакон ба санъати ҳалқӣ нақши муҳим мебозад. Таъсиси осорхонаҳои мактабии санъати ҳалқӣ на танҳо доираи дониши кӯдаконро васеъ меқунад, балки ба рушди маънавии онҳо низ таъсир мерасонад. Таълими фолклор дар шаклҳои бозӣ ба ташаккули таҳайюлоти эҷодӣ, майлу қобилиятаҳои эҷодии кӯдакон, маҳорати сурудҳонӣ мусоидат меқунад.

Бозиҳои гуногуни ҳалқӣ дар бораи ҳаёти ҳаррӯза, дар бораи рафтори ахлоқии шахс дар ҷомеа тасаввуроти кӯдаконро тақвият мебахшанд, малакаҳои ташкилотчиғии кӯдакон, ташаббуси онҳо ва муносибати эҷодӣ ба ҳаётро инкишоф медиҳанд.

Усулҳои ислоҳи рушд. Имрӯз одат шудааст, ки таъсири педагогиро ба солимии ҷисмонии кӯдак ва бартарафсозии аҷравии рафтор номем. Ин усулҳо ба ислоҳи камбузиҳои кӯдак, барои фаҳмиши атрофиёни аз ҷониби ў, доштани нуқтаи назари мусбати муҳити атроф ва такя ба ў равона карда шудаанд. Муаллим ба кӯдак кӯмак меқунад, ки ҳолати худро идора кунад, бо одамон муошират кунад, худро озод ҳис кунад, меъёрҳои рафтори дар ҷомеа қобили қабулро ба даст орад ва ба ҳаёти иҷтимоӣ пайваст шавад.

Усули таълим низ дар тарбияи иҷтимоӣ нақши муҳим допрад. Яке аз ин усул рушди мушоҳида, қобилияти дарк кардани падидаҳои олами ботинии инсонро дар бар мегирад. Аз ҳама маъмултарин омӯзиши равонӣ мебошад. Кӯдак дар фаъолияти муайян худро таҳлил ва тасаввур меқунад, фикри дигаронро меомӯзад. Дар натиҷа, ў рафтор ва муносибаташро бо дигарон тафийир медиҳад, рафтори навро қабул меқунад ва тақвият медиҳад.

Ҷанбаи мусбати гузаронидани омӯзишҳои равонӣ аз он иборат аст, ки кӯдак дар гурӯҳи ҳамсолон аст ва ин имкон медиҳад, ки ў аз шахсоне посух мегирад ва дастгири мейбад, ки мушкилоти якхела доранд ва дар як ҳолат қарор доранд.

Дар ҷаҳони омӯзиши барои ташаккул додани чунин сифатҳо, аз қабили ҳудтаҳлилқунӣ, машқ-бозӣ гузаронида мешавад.

Усулҳои дигари омӯзиш ҳам вучуд доранд. Ҳамин гуна бо кӯдакон ҳолатҳои фавқулодда ва рафтори кӯдакро дар онҳо бозӣ меқунанд; таълими ҳолатҳои мураккаби иҷтимоӣ, омӯзиши рефлексивӣ - бартараф кардани стереотипҳо дар шаклҳои рафтор, дар муносибат бо дигарон; омӯзиши ташкилий, ки ба рушди малакаҳои пешниҳод ва роҳбарии дигарон равона карда шудааст.

Усули сотсиометрия ё санчиши оморӣ барои коркарди маҳсуси математикии маълумот оид ба масъалаи мушахҳас истифода мешавад. Ин усул интиҳоби пешакии маводро аз мусоҳиба, мусоҳиба, саволнома, арзёбии вазъи бӯхрони кӯдак ва ғайра пешбинӣ меқунад.

Усули мониторинг - пайгирии иттилоот, мушоҳида, арзёбӣ, таҳлили вазъи иҷтимоию педагогӣ.

Усули ҳосил шудани қайфияти ҳол – усули ташхис, таҳлили сабабҳои кирдор ва қайфият, ҳалли мушкилоти ҳолати рӯҳии кӯдак мебошад.

Усули биографӣ омӯзиши роҳи зиндагии хонандагӣ барои пешгӯии инкишофи минбаъдаи ў мебошад.

Усули боварқунонӣ - фаҳмонидани моҳияти эҳсосотӣ ва амиқи масъала, таҳлил ва муқаррар кардани дурнамо.

Ҳамин тарик, вақте ки шумо миқдори кофии шаклҳо ва усулҳои муайянни корро доред, метавонед ҳар дафъа тарзҳои навро пайдо кунед. Шумо бояд танҳо муайян кунед, ки бо қадом параметрҳо кор карда метавонед. Баъзеи онҳоро номбар кунем.

- Бо вақти омодагӣ ва гузаронидан: бетаъхир ва омодагии пешакии нисбатан тӯлонӣ.

- Бо роҳи ташкил: аз ҷониби як шахс ташкил карда шудааст, инчунин аз ҷониби гурӯҳи иштирокчиёни, ба таври дастаҷамъона ташкил карда шудааст.

- Бо ҳусусияти иштироки онҳо ба фаъолият: иштироки ҳатмӣ, иштироки ихтиёри.

- Тибқи ҳамкории даста бо дигар дастаҳо ва одамон: "кушода" (барои дигарон, якҷоя бо дигарон), «пӯшида» (барои дастаи шумо).

- Аз рӯи усулҳои таълим: шифоҳӣ, амалӣ, намоишӣ.

Ҳамин тарик, «тағыйрёбии гуногуни шаклу усулҳои кори таълимӣ шароит фароҳам меорад, ки имкониятҳои онҳо бо дарназардошти афзалиятҳо ва нуқсонҳои онҳо мувофиқи шаклҳо ва усулҳоро интихоб шаванд» [3, с.107-119].

Татбиқи тарбияи иҷтимоӣ дар амал ба назар гирифтани принсипҳои мушаххасро талаб мекунад. Инҳо бояд пеш аз ҳама чунин принсипҳоро дар бар гиранд:

- бо назардошти таҷрибаи субъект (такя ба таҷрибаи мавҷудаи шаҳс дар ташкил ва татбиқи таъсири тарбияйӣ);
- эътироф ва қабули кӯдак (самтгирӣ дар раванди таълиму тарбия дар кӯдак, фароҳам овардани вазъи муваффақият, ташаккули худшиносии мусбии Ман-концепсия);
- ҳамкорӣ (ташаккул додани тарбия ҳамчун фаъолияти муштарақ дар асоси эҳтироми шахсияти кӯдак бо назардошти манғиатҳои ў);
- самти гуманистии тарбияи иҷтимоӣ (равона кардани раванди таълим ба арзишҳои умумиинсонӣ, эътирофи ҳукуқи кӯдак ба озодӣ, рушд ва зуҳури эҷодии нерӯҳои маънавии онҳо);
- ҳолати иҷтимоии тарбия (роҳнамоӣ дар раванди тарбия ба шароити ҳукмфармои иҷтимоӣ, ки ба хонанда мутобиқшавии барвақтӣ ва имконияти худшиносии худро фароҳам меорад) ва ғайра.

Мо мундариҷаи тарбияи иҷтимоии хонандагони хурдсоли мактабиро дар шакли ҷадвал қайд ҳоҳем кард.

Ҷадвали Мазмуни таълими иҷтимоӣ

| Чузъҳо | Мундариҷа |
|---------------------------------------|--|
| Муносибати байни одамон | <p>Ташаккул ва рушди ҳамаҷонибаи шахсияти кӯдак, ташаккули муносибати ў бо ҷомеа, одамон ва бо ҳуд. Дар ҷараёни тарбия ҳисси рафоқат, муносибати фаъол ба воқеяят ва эҳтироми амиқ ба одамон дар хонандай хурдсоли мактаб ташаккул мейбанд.</p> |
| Ғояҳо дар бораи муносибатҳои ҳукуқӣ | <p>Тарбияи муносибати эҳтиромона ба қонунҳои қишвар ва боварӣ ҳосил қунонидан ба он, ки риояи онҳо зарур аст.</p> <p>Азҳудкунии меъёрҳои асосии марбут ба ҳукуқи кӯдак, ташаккули қобилияти истифодаи донишҳои андӯхта дар ҳолатҳои мушаххас, талқини малакаҳои рафтари риояи қонун, қобилияти дифоъ аз ҳукуқ ва озодиҳои ҳуд тибқи тартиби муқарраршуда.</p> <p>Кам кардани омилҳои ҳавфе, ки ба ҷиноят оварда мерасонанд.</p> <p>Ташаккули фарҳангӣ ҳукуқӣ, низоми арзишҳо ва муносибатҳои ба ҷомеа мувоғиқ.</p> |
| Ғояҳо дар бораи муносибатҳои иқтисодӣ | <p>Ба даст овардани малакаҳои оддии рафтари дар шароити бозор, фароҳам овардани заминаи концептуалӣ барои омӯзиши минбаъдаи амиқгари иқтисод дар мактаби миёна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - дар соҳаи маориф - азҳуд намудани асосҳои дониш дар бораи иқтисоди муосир, принсипҳо ва шакли фаъолияти он, малакаҳои фаъолияти иқтисодӣ; - дар соҳаи ҳудогоҳӣ - дарки имкониятҳои инфириодии шаҳс, ташаккули рафтари бошурунаи иқтисодии шаҳрвандӣ; - дар соҳаи ҳавасмандгардонӣ - ташаккул додани таваҷҷӯҳ ба мушкилоти иқтисодиёти қишвар ва оила, ниёзмандии доимӣ ба дониши нав, ҳоҳиши худидоракунӣ ва худшиносӣ, ки бояд воситаи ҳифзи иҷтимоӣ, мутобиқшавӣ ба шароити бозор гардад. |
| Гирифтани таҷрибаи иҷтимоӣ | <ul style="list-style-type: none"> - дониш, ки ҳама маълумоти ба дастомада дар бораи ҷаҳон ва роҳҳои иҷроӣ намудҳои гуногуни фаъолият мебошанд; - таҷриба дар татбиқи усулҳои маълуми фаъолият омодагӣ ба риояи меъёрҳои муқарраршуда, қоидаҳои фаъолият дар зуҳури онҳо, инчунин системаи малакаҳои умумии зехнӣ ва амалиро дар бар мегирад; - таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ муносибати ташакkulёftai эҷодиро ба фаъолият ва омодагии шаҳсро барои ташкили ташабbusҳои эҷодии ҳуд пешбинӣ мекунад; - таҷрибаи муносибати эҳсосӣ-арзишӣ ба ашё ё воситаҳои фаъолияти инсон мачмӯи ниёзҳои иҷтимоиро дар бар мегирад, ки дарки эҳсосии ашёи шаҳсан муайяншавандаро, ки ба системаи арзишҳо доҳил мешаванд, муайян мекунад. |

Ҳамин тарик, шаклҳои тавсифшудаи тарбияи иҷтимоӣ ба ҳайати омӯзгорон дар муайян кардани самтҳои асосии фаъолияти ҳуд кӯмак мекунанд, ҳаётӣ колективи кӯдаконро ба таври мукаммалтар месозанд, ки аз он ҳама муаллимон ва хонандагон манғиат мегиранд.

Вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки ин равандро дуруст ба роҳ монад, онро дар асоси эҳтиром ба шаҳс, эътирофи фардият, ҳукуқ ва озодиҳои ў ба роҳ монад. Омӯзгор бояд ба имкониятҳои эҳтимолии шаҳсӣ такя намуда, дар рушди онҳо ва ба фаъолияти ботинии кӯдакон саҳмгузор бошад.

Шаклҳои кори тарбияйӣ бисёранд. Тартиб додани рӯйхати мукаммали онҳо ғайриимкон аст, он ҳамеша нопурра ҳоҳад буд. Аз ин рӯ, таснифот ба мо кӯмак мекунад, ки дар ҳама гуногунӣ ҳаракат кунем.

Хулоса, самараноки таълими ичтимой аз шакли ташкили он вобаста аст. Ҳама намудҳои кор аҳамияти педагогии худро доранд ва ҳар яке аз онҳо дар раванди таълим ба тариқи худ арзишманд аст. Ҳар як намуди шакл қобилиятҳои хоси таълимии худро дорад ва онҳо бояд пурра амалӣ карда шаванд. Таълими ичтимой як падидай объективӣ мураккаб ва гуногунҷабҳа мебошад, бинобар ин таълими самараноки ичтимиро танҳо тавассути истифодаи маҷмӯи шаклҳои гуногуни ташкили раванди педагогӣ ташкил кардан мумкин аст.

АДАБИЁТ

1. Гусейнзаде Р.Л. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений бакалавриат/ Р.Л. Гусейнзаде, Т.М. Мамедов. Баку: Изд-во СГУ, 2015. - 318 с.
2. Куприянов Б.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей./ Б.В. Куприянов // Образование и наука.-2006.-№2.-С48-55.
3. Приступа Е.Н. Воспитание социальной здоровой личности как социально-политическая и социально-педагогическая задача // Социальная политика и социология. Междисциплинарный науч.-практич. журнал. Е.Н. Приступа М, 2006. № 1 (29). С. 107- 119.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В статье рассматриваются формы и методы социального воспитания младших школьников. Связи с этим, автор данной статьи перед тем как предлагать самые продуктивные формы и методы организации социального воспитания младших школьников, он интерпретировал некоторые понятия относительно данной темы с точки зрения педагогики таких как: форма воспитания, мероприятие, дело, игра и т.д. Автор данной статьи считает целесообразным мнение И. П. Подласого по поводу классификации форм социального воспитания, то есть в ней подтверждается, что основные формы социального воспитания могут быть мероприятия, дела, и игры. Мероприятия могут быть организованы в форме: беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культохода, прогулки, обучающего занятия и т.п. Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо. Игра – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. Таким образом, автор данной статьи, пришел к выводу, что эффективность социального воспитания зависит от формы его организации. Все типы форм работы имеют свое педагогическое значение, и каждый из них по-своему ценен в процессе воспитания.

Ключевые слова: форма, метод, формы воспитания, задача педагога, социальное воспитание, форм социального воспитания, мероприятие, дело, игра, метод беседы, метод анкетирования, метод интервью, метод тестирования и т.п.

FORMS AND METHODS OF SOCIAL EDUCATION OF YOUNGER PUPILS

The article examines forms and methods of social education of younger students. In connection with this, the author of this article, before proposing the most productive forms and methods of organizing social education of primary schoolchildren, he interpreted some concepts regarding this topic from the point of view of pedagogy, such as: form of education, activity, action, game, etc. The author of this article considers opinion of I. P. Podlasij appropriate about classification of forms of social education, that is, it is confirmed in the article that main forms of social education can be activities, actions, and games. Events can be organized in the form of: conversations, lectures, disputes, discussions, excursions, cultural outings, walks, training sessions, etc. Actions are common works, important events, which are carried out and organized by team members for the benefit and joy of someone. Game is an imaginary or real activity purposefully organized in a team of pupils for the purpose of recreation, entertainment, and education. Thus, the author of this article came to the conclusion that effectiveness of social education depends on the form of its organization. All types of forms of work have their own pedagogical significance, and each of them is valuable in its own way in the process of education.

Keywords: form, method, forms of education, teacher's task, social education, forms of social education, activity, action, game, conversation method, questionnaire method, interview method, testing method, etc.

Сведения об авторе:

Назарова Зебуниссо – кандидат педагогических наук, и.о доцент, преподаватель Таджикского государственного института культуры и искусства им. М. Турсунзода, Тел.: (+992) 902448478, Email: zebunisso.nazarova@mail.ru

About the author:

Nazarova Zebunisso – candidate of pedagogical sciences, acting as docent, teacher of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after M. Tursunzoda, Tel.: (+992) 902448478, Email: zebunisso.nazarova@mail.ru

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Мирзоева Ш.И.

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

В XX веке проблеме соотнесенности пословиц с фразеологией решается с качественно новых позиций. Прежде всего, она переосмысляется в связи со становлением фразеологии как специальной лингвистической дисциплины, стремящейся уточнить границы своего предмета. Пословицы и поговорки наряду с другими видами народного творчества составлений самостоятельную область филологии – паремиологию занимающуюся разработкой проблем афористических жанров – пословиц, поговорок, афоризмов.

Вопрос о включении и невключении пословиц во фразеологию решается учеными в зависимости от понимания ими сущности фразеологизма. От всех других видов фразеологических сочетаний пословица отличается синтаксической законченностью, представляет собой грамматически оформленное суждение. Грамматическое оформление суждения, выраженного в форме пословицы, сближает пословицу с басней. Как и басня, пословица представляет собой иносказание, но выраженное в предельно сжатой форме. По словам А.А.Потебни, поэтический образ в басне и пословице является «постоянным сказуемым к переменчивым подлежащим, постоянным объяснением к изменчивому объясняемому» [6, с.15.]. Академик В.В.Виноградов признавал пословицы фразеологизмами, относя их к фразеологическим единствам: «К области фразеологических единств относятся и многие фразовые штампы, клише, типичные для разных литературных стилей, и литературные цитаты, и крылатые выражения, и народные пословицы, и поговорки» [1, с.15.].

А.Н.Кожин отмечает, что пословицы и поговорки обладают свойством воспроизведимости, как и устойчивые фразы. «Они возникают из одного и того же источника, из разговорной речи русского народа, при этом пословицы и поговорки могут частично перерастать в устойчивые фразы (не до жиру – быть бы живу; упрямый что лукавый; ни богу свечка, ни черту кочерга; у упрямого на голове хоть кол теша; хоть лыком шит, да начальник; женский обычай – не мытьем так катаньем). И все же нечто общее сближающее, объединяющее не делает пословицы и поговорки разновидностью устойчивой фразы; больше того, они представляют речевое явление иного порядка, структурно – грамматически, семантически и функционально заметно отличающегося от устойчивой фразы» [4, с.15.].

Далее А.Н.Кожин замечает, что пословицы и поговорки – это синтаксически разложимые выражения, связи лексически самостоятельных членов пословично-поговорочных выражений воспринимаются как мотивированные, как живые «осознанные» отношения между самостоятельными членами высказывания» [4, с.15.].

А.И.Молотков отмечает следующие: «Смысловая природа пословицы иная, чем фразеологизмы-идиомы: в основе содержания высказывания, передаваемого предложением-пословицей, лежит суждение, тогда как в основе лексического значения фразеологизма – то или иное понятие» [5, с.15.]. Как видно, здесь А.И.Молотков с других позиций подходит к данной проблеме, также однако, составляющей пословицы и поговорки за пределами фразеологии. Данная аргументация кажется довольно характерной для противников включения пословиц по фразеологии.

Одновременно в современном языкоznании существуют попытки решения этой проблемы другим путем, а именно, изучая пословичный фонд, изнутри, без опоры на выявление характеристики фразеологических сочетаний, но не отказываясь от их привлечения там, где это действительно необходимо.

Здесь, прежде всего, следует назвать ряд работ Г.П.Пермякова . Наиболее существенным моментом его концепции является, по нашему мнению, рассмотрение пословицы как знака описываемой ею ситуации. Знаковость пословицы позволяет соотнести эти клише с другими общепризнанными языковыми знаками: словом, фразеологическим сочетанием. Он отмечает, что фразеологизмы по своей внешней форме часто бывают похожи на пословичные изречения. Однако, в отличие от пословиц и поговорок, фразеологизмы служат знаками вещей и понятий, т.е. по своему смыслу приближаются к отдельными словам (кот наплакал – очень мало, баклуши быть – бездельничать), тогда как пословичные изречения всегда являются знаками ситуаций или отношений между вещами (так, пословица «На безрыбье» означает, что при отсутствии лучшей вещи ее может заменить худшая).

В словаре русских пословиц и поговорок В.П. Жуков рассматривает этот вопрос следующим образом: «От фразеологизмов (под фразеологизмами понимаются идиомы) пословицы и поговорки отличается в структурно-грамматическом отношении: они представляют собой законченное предложение»[3, с.15.].

Затем он отмечает, что пословицы могут сохранять два плана – буквальный и переносный. Так, пословица «Кашу маслом не испортишь» может быть употреблена в прямом и переносном смысле. Фразеологизмы лишены такой особенности: они не могут одновременно употребляться в буквальном и переносном значении... фразеологизмы лишены актуального значения.

Изучение пословиц проходит на стыке лингвистики и фольклористики в силу особенностей исследуемого материала. Многие фразеологизмы являются фрагментами иносказательных пословиц и поговорок. Но, анализируя такой фразеологизм, не обходимо прежде всего назвать его источник и расшифровать смысловое значение этого источника, то есть пословицы и поговорки. Тогда понятен будет и смысл самого фразеологизма.

Возьмем для примера поговорку «Работать спустя рукава» его можно заменить в поговорке каким-то другим глаголом, но это будет не «сопроводитель фразеологической единицы», а лишь употребления поговорки, ее перифраз. «Спустя рукава» - идиома, смысл которой: лениво, безогонька. Это и есть фразеологизм. В пословице «Хлеб-соль а правду-матку режь» - сразу три фразеологизма: «Хлеб-соль», «правда-матка» и «резать правду - матку», то есть критиковать. В пословице «Кто кашу заварил, тот пусть ее и расхлебывает» - два фразеологизма: «зavarить кашу», «расхлебывать кашу».

Фразеологизм-идиома – застывшее словосочетание, не переводимое на обычный язык по сумме лексем. В структурном отношении фразеологизм-одночленная пражема. В роли самостоятельным фразы он выступать не может. В этом коренное отличие фразеологизма от молвушки, которая выступает лишь в роли самостоятельной фразы. Правда, самостоятельность это относительная. Молвушка употребляется лишь в качестве ответной реплики в диалоге. Примеры такого диалоге: «Хочешь поехать в дом отдыха?» - «Еще бы!»: «Хочешь в подшефный колхоз на уборку картофеля?» - «Вот еще!».

Вне диалога, вне контекста выражения «еще бы» и «вот еще» никакой идеи в себе не несут.

Иногда человек разговаривает сам с собой. Приступает к какой-либо работе и боится, что может быть авария и т.п. А потом решается: «Была не была!». Здесь он отвечает молвушкой на свои сомнения.

Из других жанров пословично – поговорочного творчества недостоимость приговорок.

Поговорка – вводный стереотипный оборот, приговариваемый к сказанному в каких-то целях. Один вставляет приговорку, чтобы нейтрализовать экспрессию, другой извиняется за сказанное, обидное для кого-то третий признается в каком-то проступке и т.д.

Примеры: «А вдруг, от слов беды не бывает, умрет?», «Грешным делом, и я тогда погрел руки», «Дело прошлое, и ты не без греха был в молодости» и т.п.

В.И.Даль отождествляет приговорку с пустопоговоркой и пишет: «... это изречение, иногда одно слово, часто повторяемое, приговариваемое без большого только и значения» [2, с.15.].

Изречений «без значения» в пословичном творчестве вообще нет, и каждое пословичное выражение наполнено большим смыслом.

Особняком в русском пословичном творчестве стоят присказки, побасенки и прибаутки.

Присказка и побасенка – это короткая притча, анекдот, вставляемый в речь к слову. Разница между этими жанрами лишь в том, что присказка состоит из чистого диалога действующих лиц, а в побасенке реплики действующих лиц сопровождаются «авторскими ремарками». Пример присказка: «помой хорошенъко шею, а то тетя должна приехать». – «А если тетя не приедет, так и буду целый день, как дурак, ходить с чистой шеей?»

Прибаутка – это по – особому ритмизированная поговорка – скороговорка, часто содержащая в себе внутреннюю рифму. Пример: «Тырь-пырь – нашатырь, туда – сюда-камфара». В ней слышится ритм плясовой поговорки. Но это не обязательно.

Есть прибаутки свободного ритма: «Знаем мы вас, не в первый раз, были вы у нас, сапоги пропали у нас, мы не думаем на вас, но после вас никого не было у нас».

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Фразеологические единицы современного русского языка. // В.В. Виноградов М.: Наука, 2001.- 376 с.
2. Даль В.И. Пословицы и поговорки в русском языке. / В.И. Даль Наука, М., 2012.- 26 с.
3. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. / В.П. Жуков Высшая школа. М.,- 2009.- 453 с.
4. Кожин А.Н. Современный русский язык. // А.Н. Кожин Наука, М., 2005.- 276 с.

5. Молотков А.И. Фразеологии в современном русском языке. / А.И. Молотков Высшая школа, М., 1999.- 254 с.
6. Потебня А.А. Развитие пословицы и поговорки в настоящее время. / А.А. Потебня Наука, М., 2007.- 265 с.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

В этой статье автор исследует изучения пословиц и погорок в современной школе. Автор статьи на основе обширного материала показывает развитие пословиц и поговорок в современном языкоznании.

Надо отметить, что пословицы и поговорки наряду с другими видами народного творчества составлений самостоятельную область филологии-паремиологию занимающуюся разработкой проблем афористических жанров – пословиц, поговорок, афоризмов. Он пытался разработать теоретические вопросы паремиологии и паремиографии, изучая пословиц поговорки в трех аспектах – лингвистическом, логика –семиотическом и предметно-образном. Он исходил из того положения, что «....пословицы и поговорки при своей видимой простоте представляют собой весьма непростые образования.

Фразеологизм-идиома – застывшее словосочетание, не переводимое на обычный язык по сумме лексем. В структурном отношении фразеологизм-одночленная прасема. В роли самостоятельным фразы он выступать не может. В этом коренное отличие фразеологизма от мольвиши, которая выступает лишь в роли самостоятельной

Ключевые слова : пословица, погорок, образование, школа, изучение, русский язык.

ETYMOLOGICAL COMMENTARY ON PROVERBS AND SAYINGS

In this article, the author explores the study of proverbs and pogorka in the modern school. The author of the article, on the basis of extensive material, shows the development of proverbs and sayings in modern linguistics.

It should be noted that proverbs and sayings, along with other types of folk art, are an independent field of philology - paremiology, which deals with the development of problems of aphoristic genres - proverbs, sayings, aphorisms. He tried to develop theoretical questions of paremiology and paremiography, studying proverbs and sayings in three aspects - linguistic, logic - semiotic and subject-figurative. He proceeded from the position that “.... The words and sayings, with their apparent simplicity, are very complicated formations.

Phraseologism-idiom is an obscured phrase that cannot be translated into ordinary language by the sum of lexemes. Structurally, the phraseological unit is a single-term prasema. He cannot act as an independent phrase. This is the fundamental difference between a phraseological unit and a gossip, which acts only as an independent

Keywords: proverb, pogorok, education, school, study, Russian

Сведение об авторе

Мирзоева Шамигул Идабековна – старший преподаватель общеуниверситетской кафедры русского языка Таджикского государственного университета имени С. Айни, Тел.: (+992) 902558591

About the author

Mirzoeva Shamigul Idibekovna - Lecturer teacher at the University-wide Department of the Russian Language of the Tajik State University named after S. Aini Tel: (+992) 902558591

ТДУ 372.8-681.3 (575.3)

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ИТТИЛООТИЙ-ИРТИБОТИ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МУАССИСАҲОИ ТОМАКТАБӢ

Ёров А.Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Аинӣ

Технологияи мусоари иттилоотӣ ва иртиботӣ дар таълим, маҷмӯи таълимию методӣ, воситаҳои техникиӣ ва таҷхизотие дар раванди таълим мебошад, ки ба воситай он фаъолияти мутахассисони муассисаҳои таълимӣ (роҳбарият, мураббияҳо, мутахассисон), инчунин, раванди таълим (инкишоф, таҳлил, танзим, ислоҳот) ба роҳ монда мешавад. Дар шароити имрӯза, муассисаҳои томактабӣ аз маводҳои таълимию методӣ холӣ нестанд.


Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Барномаи давлатии рушди муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумии хусусӣ барои солҳои 2020-2025” тасдиқ гардид. Дар даврони Истиқлолияти давлатӣ дикқати аввалиндарача ба соҳаи маориф равона карда шудааст, ки мутобиқи он заминаи моддӣ-техникӣ мустаҳкам ва маводҳои таълимӣ-методӣ дар шакли электронӣ тадриҷан баргардон карда шуда истодааст.

Нишондодҳои оморӣ тасдиқ менамоянд, ки ӯдакони синни томактабӣ ба омӯзиши маводи нав бо истифода аз технологияи муосир таваҷҷуҳӣ зиёд зоҳир мекунанд. Марҳила ба марҳила мувофиқи барномаҳои рушди таълиму тарбиявии томактабӣ ва компютеркунонии муассисаҳои томактабӣ маводҳои омӯзишии нав таълиф ва сатҳи таълиму тарбия нисбатан баланд бардошта шуда истодааст. Ҳоло дар муассисаҳои томактабӣ намудҳои гуногуни воситаҳои техникӣ мавриди истифода қарор гирифтааст.

Компютерҳои ҳамадон. Ӯдакони даврони мо хушбахттарин насл мебошанд, зеро дар ихтиёри онҳо технологияҳои муосир мебошад. Илмҳои замони худро бо тамоми нозукиҳояш ва бо истифодаи воситаҳои аёнӣ аз худ намоянд. Азбаски телефонҳои мобилий, планшет ва компютер ба ҷисми ӯдак таъсири нисбатан зиёд доранд, компютерҳои “ҳамадон” вобаста ба имконият нақши онҳоро иҷро карда метавонанд. Компютерҳои ҳамадон барои гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ дар муассисаҳои томактабӣ истифода карда мешавад. Тарзи кори он ба тариқи бозии компютерӣ ба роҳ монда шудааст ва ба ӯдакон нисбатан зарар камтар мерасонад. Ин таҷхизот барои ӯдакони аз синни 3 то 6-сола пешбинӣ карда шудааст. Ба воситай он шинохти ҳайвоноту растаниҳо, муҳити атроф, ҳондани сурӯд, омӯзиши ҳарфҳо ва тасаввуротҳои аввалини математикӣ имконпазир мебошад. Ин таҷхизот дар шакли омӯзиший ва санчиший пешниҳод карда мешавад, маводҳои омӯзиший ва санчиший дар корт соҳта шудааст. Ҳар як таҷхизот то 120 корти рангаи омӯзиширо доро мебошад, ки дар 8 мавзӯи омӯзиший ҷамъоварӣ карда шудааст. Гарчанде, ин таҷхизот дорои 15 мавзӯи омӯзиший аст, аммо дар гурӯҳҳои тоҷикӣ баъзе аз кортҳо фаъол нестанд. Он кортҳо ба забони русӣ ва англисӣ пешниҳод карда шудаанд, ки хоси гурӯҳҳои русӣ ва англисӣ мебошад. Созандагони он то ҳол барномаи омӯзишии онро бо забони тоҷикӣ таҳия ва пешниҳод накардаанд. Онро метавон дар машғулиятҳои омӯзиши забони русӣ ва англисӣ васеъ истифода намуд. Таҷхизоти мазкур ба инкишофи хотира, фикрронии мантиқӣ, асосҳои ҳисоб ва омодагӣ ба хониш мусоидат намуда, дар гурӯҳҳои тоҷикӣ истифода мешавад.

Таҳтаи электронӣ. Таҳтаи электронӣ – экрани сенсории ба компютер пайвасте мебошад, ки навор тариқи проектор ба таҳтаи электронӣ ҷило дода мешавад. Барои нишон додани навор дар ҳаҷми қалон ва кор дар таҳтаи универсалий мебошад. Ӯдаконе, ки дар назди таҳтаи электронии интерактивӣ кор мекунанд ва таълим мегиранд, мувофиқи синну сол гуногун мебошад. Масалан, дар синни томактабӣ дар ҳар соат 15-30 дақика истифода намудан кифоя мебошад. Истифода кардани таҳтаи электронӣ нисбат ба компютер, планшет, телефони мобилий ба ӯдакон таъсири зиёд намерасонад, зеро он бо мавчи электронӣ кор намекунад. Агарчи гузаронидани вакт дар назди таҳтаи электронӣ оқибати ҳаробивар надорад, аммо гузаронидани машқи ҷашмӣ шуморида мешавад [9, 63]. Таҳтаи электронӣ бо усулҳои гуногун идора ва корфармойӣ карда мешавад. Масалан, таҳтаҳои сензорӣ (ба воситай ангушт), оптикаӣ, инфрасурҳ, ултрасадоӣ ва технологияи электромагнитӣ. Технологияи *сензорӣ* дар таҳтаҳои электроние истифода мешавад, ки қисми болоии он аз ду қабат иборат мебошад.

Пайвастнамоӣ ба компютер ба воситай нокили навъи USB, VGA ва HDMI амалий мегардад. Проекторро ба барқ пайваст карда, таҳтаи электрониро бошад, ба компютер пайваст мекунем ва сипас дар компютер фитаро (дискро) мегузорем. Баъди гузоштани фита барномаи компютериро роҳандозӣ карда, онро мекушоем ва таҳтаи электрониро фаъол месозем. Амали ҳамоҳангсозии таҳтаи электронӣ бо компютер ва барномаи амалкунанда (калибротка) пеш аз оғози кор дар он ба сомон расонида мешавад (расми 1).



Расми 1. Ҳамоҳангсозии компьютер бо проектор ва тахтаи электронӣ

Роҳандозӣ кардани тахтаи электронӣ бо роҳҳои гуногун ичро карда мешавад ва як тарзи онро мо дида мебароем. Ба воситаи асбоби ҷенқунӣ ҷои таҳтаро муайян намуда, дар ҷои муайяншуда бо асбоб сӯрохихо месозем ва қисми болоии онро дар сатҳи лозимӣ қайд мекунем. Пояи проектор, ки дар девор наасб мегардад, аз болои тахтаи электронӣ мавқеъ мегирад ва масофаи миёни онҳо на бояд аз 15-25 см зиёд гардад. Ҳаҷми навори тахтаи электронӣ ва сифати он аз наздик ва дур мавқеъгирии проектор ба девор вобаста мебошад. Дар шифти хона наасб кардани проектор низ имконпазир буда, он бояд аз тахтаи электронӣ дар масофаи 2-3 метр дур ҷойгир бошад. Дар ин ҳолат як мушкилӣ пеш меояд, дар вақти дуруст намудани масофа ва навор бояд проектор ба кор дароварда шуда, сифати навор низ дуруст карда мешавад. Сипас онро дар шифти макони он мустаҳкам кардан лозим меояд. Дар ин ҳолат масофаи имконпазир аз 160 см то 240 см мерасад. Тахтаи электронӣ дар девор бояд ба таври вертикалий ва рост мавқеъ гирад, ҷунки расми нишондодашаванда дар тахта бояд дуруст ва саҳех намудор гардад. Дар ҳолати дуруст наасб накардани он ҳатари афтодан ва шикастани ҷузъи он аз миён меравад. Баъди ба кор даровардани тахтаи электронӣ бояд проектор бо тахтаи электронӣ мувоғиқ карда шавад. Барои икрои ин амал барномаи маҳсус вучуд дорад, ки онро амалий мебояд кард. Ҷузъи дигари ҷудошаванда тахтаи электронӣ ин қалами маҳсус (стиллус), ки дар шакли нишондиҳанда мебошад, ба воситаи он бисёр амалиҳо амалий карда мешавад. Тарзи наасби ҳамҷояи проектор ва тахтаи электрониро А. Е. Шухман дар дастури методиаш нишон додааст.

Миёни қабатҳои тахтаи электронӣ ҳабаррасонҳои маҳсус вучуд доранд, ки дар вақти расиш ба қисми болоии он мавқеи ҳудро ба ҷои расида мегузаронад. Дар ҳоли имрӯз гунаҳои мухталифи тахтаи электронӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки технологияи маълумтаринашон инҳо мебошанд:

-Намуди технологияи *оптикаи* дар тахтаҳои электронӣ, имкони кор карданро бо дилҳоҳ таҷхизот доро мебошад. Ҳабаррасонҳои маҳсуси инфрасурҳ то расидан ба тахтаи электронӣ маълумотро ба компьютер мерасонанд.

-Технологияи *ултрасадоӣ* бошад, кор дар тахтаи электрониро фақат бо қаламчай маҳсус (стиллус) имкон медиҳад. Ҳангоми расиш ба тахта, қаламча садои ултрасадоии инфрасурҳ медиҳад, ки аз тарафҳои ҷорҷӯбаи тахтаи электронӣ ба қайд гирифта мешавад.

-Технологияи *электромагнитӣ* низ бо қаламчай маҳсус идора карда мешавад, ки ҳабаррасонҳои он дар атрофҳои ҷорҷӯбаи тахтаи электронӣ мавқеъ дорад, ба компьютер ҳабарро мерасонад. Тахтаи электронӣ бо ҳуд барномаи маҳсуси омӯзиширо доро мебошад, ки ба воситаи он ҳам омӯзгор, мураббия ва хонандагон раванди таълимро ба роҳ монанд. Коидаҳои оддигарини истифодаи он чунин аст:

- истифодаи ранги баланди проектор, ки он ба пушти нафари коркунанда инъикос мешавад;
- истифодаи кардани ҳуруфи зард дар заминаи сафед;
- ҳуруфи сиёҳ, дар заминаи хокистарӣ;
- истифодаи яквақтаи якчанд ранг дар ҳаҷми хурди ҳуруф;

- ҳангоми баромадан ба назди тахтай электронй аз нури баланди проектор эмин гаштан ҳатмист;
- тахтай электронй бояд бо қади күдакон дар девор наасб карда шавад;
- қисми болоии тахтай электрониро ҳамавақт дар ҳолати тоза нигоҳ доштан лозим;
- тахтай электронй дар мавзеи намнок ва чангнок наасб карда намешавад.

Афзорхой дигари истифодашаванд дар муассисаҳои таълимии томактабӣ ин сканнер ва принтер мебошанд, ки раванди таълимро боз ҳам шавқовар мегардонад. Күдакон расмҳои дар тахтай электронй тасвирнамудаи худро ба осонӣ метавонанд дар принтер чоп намоянд ва онҳоро ба хона бурда пешкаши волидайн намоянд. Ба воситай сканнер низ баръакси чунин амалҳоро ичро кардан имконпазир мебошад.

Барномаи тахтай электронй содда ва фаҳмо барои ҳар нафари соҳибмаълумот (маълумоти олий) мебошад. Дар қисми болоии равзана афзорхой вазифавӣ (функционалӣ) ҷойгир мебошад, ки ба воситай онҳо ҳар гуна асбобҳоро гузоштан ва ё ба кор бурдан мумкин аст. Ба мисли гузоштани ҷадвали электронй, шаклҳои геометрӣ, сабти навор, сабти мизи корӣ, қашидани расм, ҳисоб кардан ва ғайраро имкон медиҳад.

Дар қисми чапи он равзанаи афзорхой иҷроқунанда ҷойгиранд, ки бо истифодаи онҳо ҳар гуна амалро ичро кардан мумкин аст, ба мисли қалам, ҳаттозакунак, шунидани овоз, кӯчонидани объекти дар равзанабуда ва гузариш ба дигар саҳифаро ичро мекунад. Яке хосиятҳои он ки ичро кардани ҳар гуна амалҳои арифметикӣ ва гузоштани шаклҳои геометрӣ

мебошад, нишон додан мумкин аст. Аз равзанаи афзорхой иҷроқунанда тугмаи -ро зер мекунем ва хосиятҳои он пайдо мегардад. Пас аз пайдо шудани тугмачаҳои лозима



афзори (пиктограмма) мувофиқро интихоб намуда, аз онҳо якero зер мекунем. Дар мисоли зерин афзори сиркул интихоб гардидааст, ки ба воситай он давраи ҳаҷмаш муайян тасвир карда мешавад.

Ҳар мураббия метавонад дар рафти корҳои таълиму тарбиявии худ аз методҳои инфиродӣ васеъ истифода намояд. Аз малака ва маҳорати педагог вобаста будани чӣ тавр истифода кардани технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ аст.



Күдакон метавонанд бо воситай ин барнома ба осонӣ ҳарфҳои алифбо, рақамҳо, ҳар гуна шаклҳои геометрӣ, расмҳои дилҳоҳро тасвир намоянд ва ба ин восита усули кори тахтай электрониро меомӯзанд ва малакаи истифодабариро пайдо мекунанд.

Баъди наасби фита нишонаи барнома дар мизи корӣ намуддор мешавад. Нишонаи сояҷои онро ду маротиба зер кардани тугмаи чапи муш доҳил шуда, ба барномаи асосии он ворид



мешавем.

Яке аз қоидаҳои дигари бехатарӣ ин риоя намудани масоғагирӣ бо тахтай электронй мебошад.

Ҷадв. 1. Масоғагири тахтай электронй баҳри саломатии күдакон

| Масоғаи проектор аз тахтай электронй (м) | Паҳни расми экран (м) | Масоғаи мизи якум аз тахтай электронй (м) |
|--|-----------------------|---|
| 4,0 | 1,2 | 2,4 |
| 3,5 | 1,0 | 2,1 |
| 3,0 | 0,9 | 1,8 |
| 2,5 | 0,75 | 1,5 |
| 2,0 | 0,6 | 1,2 |

Проектор. Таҷхизоти оптикаи мебошад, ки ба воситай он наворҳои хосияташон гуногунро дар ҳаҷми нисбатан калон дар ягон сатҳ нишон медиҳад. Он бо технологияи шуоъ (лазерӣ) дар

сатхи ҳамвор наворхой гуногунро бо истифода аз шаклҳои геометрӣ инъикос менамояд. Дар шароити имрӯза дар санъати киносозӣ аз проекторҳои мусоир истифода мебаранд, ки онҳоро 3D-проекторҳо меноманд. Ҳар як объекте, ки намоиш дода мешавад ва аз низоми намоишҳои истифода мекунад, дорон 3 элементи асосӣ мебошанд: манбаи равшани, барандай нигориш ва линза. Аввалин асбоби проексиониро ҳанӯз дар асри XVI ихтироъкори ҳолландӣ Христиан Гюйгенс соҳт ва дар дарсҳои лексионии худ истифода мебурд. Бо инкишифи илму техника талабот ба ин асбоб зиёд гашт ва онро дар муассисаҳои таҳсилотӣ васеъ истифода мекарданд. Дар асри XIX олими амрикӣ Томас Эдисон кинетоскопро соҳт ва чои асбоби соҳтаи Гюйгенсро танг кард. Дар охири солҳои 80-уми асри гузашта ширкати Proxima проекторҳои соҳт, ки бевосита бо компьютер шаклҳои дученакаро дар сатхи ҳамвор намоиш медод. Баъди пайдо шудани технологияҳои рақами проекторҳои шакли нав рӯи кор омаданд ва аввалин бор ширкати Cannon проекторҳои 3D-истехсол намуд. Ҳоло бошад, қариб дар тамоми муассисаҳои таълимии кишварҳои олам аз проекторҳо васеъ истифода мебаранд.

Технологияи блютуз (Bluetooth). Аввалин нишонаҳои пайдоиши технологияи “блютуз” ҳанӯз соли 1994 дар шаҳри Лундэи Шведсия пайдо шуда буд, ки онро ширкати Эриксон (Ericsson) соҳта буд. Ин технология аввалин технологияи бесим ба ҳисоб рафта, то имрӯз нуфузи худро аз даст надодааст. Истифода кардани мавҷҳои радиоӣ дар масофаи наздик (дар доираи мавҷаш 2,4 гига ҳертез), ки даври он масофаи то 10 метрро ташкил медиҳад, дар як сония қобилияти гузаронидани 720 килобит маълумотро доро мебошад. Ин технология имкони интиқоли маълумотҳои аудиоӣ, графикий, наворӣ, рақамий ва ғайраро доро мебошад. Блютуз-технология дар таҷҳизотҳои электронӣ, ба мисли телефонҳои мобилий, магнитофонҳо, гӯшмонакҳо, мушаки компьютер, идорақунандай телевизион, кондитсионер ва ғайраҳо васеъ истифода мешавад. Ҳоло стандартҳои нави он мавриди истифода қарор гирифтааст:

-стандарти 802.11 – соли пайдоиши 1990, суръати мубодилаи маълумот 1-2 Мбит/сония ва доираи мавҷ 2,4 Гхертз мебошад.

-стандарти 802.11a – мубодилаи маълумотҳо бо суръати 54 Мбит/дар сония ва доираи мавҷаш бошад, 5 Гхертз мебошад.

-стандарти 802.11b – ин стандарт бисёртар дар биноҳои дохилӣ ба мисли хона ва коргоҳ, ки онро бо дигар ибора wi-fi меноманд. Суръати интиқоли маълумотҳо 11 Мбит/сония буда доираи мавҷаш 5-5,2 Гхертзро ташкил медиҳад.

-стандарти 802.11d – бо номи технологияи wi-max машҳур мебошад ва мавчи он метавонад доираи як шаҳрро дар бар гирад.

Технологияи WI-FI. Технологияи мазкур соли 1998 мавриди истифодабарӣ қарор гирифт, мавзеи татбиқи он шаҳри Канберраи Австралиё буда, он тағиироти навро дар технологияҳои мусоир ворид кард. Самти татбиқи васеаш на дар соҳаи таълим ва омӯзиш балки он аз ҷониби муҳандиси ширкати ситорашиносии CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) Ҷон Осаливен протоколи бесими мубодилаи маълумотҳо соҳта шуда мавриди истифода қарор гирифт. Соли 2009 стандарти маъмули он бо номи IEEE 802.11n рӯи кор омад, ки доираи мавҷаш аз 2,4 то 5 гигаҳертз ва суръати мубодилаи додаҳо то 150 Мбит/сония мерасид. Ҳуди қалимаи wi-fi аз ибораи англисии “Wireless Fidelity” гирифта шуда, маънояш “мубодаилаи бесими маълумотҳои дараҷаашон баланд” мебошад. Ҳоло аз ҷунун каман дар кам истифода мебаранд ва Wi-Fi Alliance номи ширкати бузурги таъминкунандай шабакаи Интернет мебошад. Ин технология метавонад якбора якчанд таҷҳизотро ба ҳамдигар муттаҳид намуда, онҳоро бо Интернет таъмин созад.

Технологияи Wi-Fi ба таври инфиродиву умумӣ дар коргоҳҳои давлативу хусусӣ ва муассисаҳои таҳсилотӣ васеъ истифода гашта истодааст. Норасони асосии он доираи мавҷи он мебошад, ки ҳангоми кори муш клавиатураи компьютер, технологияи “блютуз” ва печи микромавҷӣ (аз қалимаи русии “микроволновая печь”) ҳалал ворид шавад, зоро ҳамаи ин технологияҳо дар як мавҷ фаъолият мекунанд.

Камераҳои назоратӣ. Дар замони рушди илму техника ва ҷаҳонишавӣ, таҷҳизотҳои наворгирандаи назоратӣ дар ҳалли бисёр масоили баҳсталаб қӯмакрасон шуда метавонанд. Аввалин низоми назоратӣ дар Олмон соли 1942 аз ҷониби ширкати Siemens соҳта шуд, ки он барои назорати ҳавопаймоҳои таҷрибавӣ роҳандозӣ гардида буд. Соли 1956 бошад, тамоми қӯҷаву хиёбонҳои шаҳрҳои қалонтарини Олмон бо дастгоҳҳои наворгиранда мӯчаҳҳаз карда

шуданд. Штатҳои муттаҳида низ аз технологияи назоратӣ соли 1949 истифода намуд, ки онро ширакати Vercion сохта пешкаши истифодабарандагон кард. Низоми назорати видеой аз ҷониби полис соли 1956 дар шаҳри Гамбурги Олмон истифода гардид, тибқи он дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳр камераҳои назоратӣ наасб карда шуданд. Мақсад аз наасби камераҳои назоратӣ таъмин кардани бехатарии шаҳр ва ҳаракат дар роҳҳо иборат буд. То соли 1960 низом дар тамоми кишвар ҷорӣ гардид, ҳатто дар ҳолати вайрон кардани қоидai роҳ аз ҷониби ронандагон, ҳолати қоидавайронкуниро расм мегирифт. Дар шаҳрҳои калонтарини ШМА низ то солҳои 70-уми асри гузашта бо мақсади таъмин намудани тартиботи дохилии шаҳрҳо, дар кӯчаҳо камераҳои назоратӣ наасб карда шуданд. Солҳои 90-ум дар калонтарин шаҳрҳои Аврупои ғарбӣ камераҳои назоратӣ бо мақсади таъмин намудани тартиботи дохилӣ наасб карда шуданд. Ҳоло бошад на танҳо дар кӯчаву коргоҳҳо, балки дар муассисаҳои таълими низ камераҳои назоратӣ наасб карда шуда истодаанд. Бо роҳандозӣ гаштани низоми назорати электронӣ, кори роҳбарият ва дигар ҳодимон осон мегардад.

Телефонҳои мобилий. Гарчанде, телефонҳои мобилий таърихи якасра доранд, аммо то ҳол таҷҳизоти наве сохта нашудааст, ки таъсири манфии онҳоро ба ҷисми инсон кам карда бошад. Принципи аввалини фаъолияти алоқаи мобилий соли 1947 аз ҷониби озмоишгоҳи Bell пешниҳод карда шуда буд. Нақши олимӣ шуравӣ дар соҳтани таҷҳизоти мобилий бузург мебошад, Л.И. Куприянович якчанд намунаҳои онро сохта ба истифода супорид. Аммо аввалин таҷҳизоти мобилии кисагӣ, ки ҳаҷми хурд дошт, аз ҷониби корманди ширкати Motorola Мартин Купер сохта шуд. Технологияҳои нав ба нав дар соҳаи алоқаи мобилий сохта шуданд, ки мавҷи онҳо ба бадани инсон таъсири худро мерасониданд. Даҳаи охири асри гузашта марҳилаи инкишофи технологияҳои иттилоотӣ ба шумор меравад, зеро дар он муддат шабакаи Интернет арзи вучуд кард ва телефонҳои хушманд пайдо шуданд. Телефонҳои хушманд аз оддӣ бо системаи амалиётӣ инкишоффааш фарқ мекунад. Таҳқиқотҳои ҷандинсола сабит соҳтааст, ки таъсири мавҷҳои электромагнитии таҷҳизотҳои мобилий ба ҷисми инсон бевоситаи таъсиррасон аст, вале одамон аз истифодаи он даст намекашанд. Таҳкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ баъди 5 соли таҳқиқот 31 майи соли 2011 ба таври расмӣ эълон намуд, ки аз таъсири мавҷи телефонҳои мобилий инсон ба бемории саратони майнаи сар дучор мегардад. Телефонҳои мобилий дар ҷаҳон 6,9 миллиард муштарӣ дорад, ки шумораи зиёди онҳоро наврасон ва ҷавонон ташкил медиҳад. Азбаски телефони мобилий афқанишоти электромагнитӣ дорад ва ба бадани инсон наздик аст, эҳтимолияти расонидани зарар низ зиёд мебошад. Бо вучуди таъсироти манфии он одамон аз истифодаи технологияҳои электромагнитии мобилий даст намекашанд. Гарчанде, соли 2009 аз таркиши телефони мобилии iPhone навҷавоне осеб дид, августи соли 2010 дар Ҳиндустон ҷунин ҳолат ба амал омад, ки дар натиҷа ҷавоне аз таркиши телефони мобилии Nokia осеб гирифт. Ҳамсони ҷунин ҳолат соли 2016 дар Фаронса ба қайд гирифта шуд, ки аз таъсири телефони мобилии Samsung қӯдаке осеб дид. Ҳамаи ин ҳодасаҳо моро водор месозанд, ки ҳангоми интиҳоби таҷҳизотҳои электронӣ эҳтиёткор бошем ва қӯдаконро аз он дар масофа нигоҳ дорем.

Сомонаҳои интернетӣ. Сомонаи интернетӣ усули муосири муаррифии ин ё он муассиса дар шабакаи Интернет мебошад. Зеро дар замони рушди технологияҳои муосири иттилоотӣ одамон аз шабакаи Интернет васеъ истифода мекунанд. На танҳо корхонаҳои тиҷоратӣ аз ин ӯсул ба таври фаъол истифода мебаранд, инҷунин муассисаҳои давлатӣ низ дорони сомонаҳои интернетӣ ҳастанд. Ҳанӯз солҳои 90-уми асри гузашта дар Штатҳои муттаҳидаи Амрико технологияи сомонасозӣ рушд намуда буд. Ҳуди қалимаи сомона мағҳуми англисии “site” буда, маънояш “ҷой” мебошад. Сомона дар шабакаи Интернет суроғаи ягонаро доро мебошад, ки онро суроғаи доменӣ меноманд. Суроғаи доменӣ шакли мувоғики инъикоси суроғаи сомона дар Интернет мебошад. Якумин сомонаи интернетӣ 20-уми декабри соли 1990 аз ҷониби Тим Бернерс Ли сохта шудааст. Дар он вакт дар сомонаҳои интернетӣ иттилоотҳои матнӣ ва расмҳо намоиш дода мешуданд. Бо гузашти вакт шакл ва дизайнни сомонаҳо низ ба эътидол даромаданд ва дикқатчалбунанда шудан гирифтанд. Сомонаҳои интернетӣ дар шаклҳои гуногун пешниҳоди истифодабарандагон карда шудааст, ки машҳуртаринашон инҳо мебошанд:

- Сомонаҳои корпоративӣ
- Сомонаи таълимотӣ
- Сомонаҳои чустучӯй
- Сомонаҳои хизматрасонӣ
- Манбаҳои абрӣ
- Видеохостҳо (мисли сомонаи Youtube)
- Хизматрасонии почтавӣ
- Тахтаи эълонҳо
- Шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғайраҳо.

Сомонаҳои интернетӣ аз рӯи самти фаъолияташон дар соҳаҳои гуногун мавриди истифода қарор мегиранд. Дар шабакаи Интернет сомонаҳои интернетие ба қайд гирифта шудаанд, ки дар он ба таври мустақим муштариён метавонанд ба бозиҳои омӯзишии компьютерӣ машғул шаванд. Барномаи омӯзиший барои инкишофи тасаввуротҳои аввалини математикий ба доностани ҳисоб, мустаҳкамкунии дониш дар бораи бузургиҳои математикий, шиносой бо шаклҳои геометрий ва дарҷ кардани мухити атроф, тасвир намудани ҳар гуна шаклҳо ва бозиҳои зеҳнии компьютерӣ нигаронида шудааст.



Расми 2. Машғулиятҳои рушди зеҳни кӯдакон

Машҳуртарини ғояҳои рушди шахсияти кӯдакон ҳамчун фард дар ҳалли муаммоҳои ба таври электронӣ ҳалшаванда, бозиҳои мантиқии компьютерӣ, таҷҳизот, шаклу тасовир ва ғайраҳо ба шумор меравад.

Барои ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия аз барномаҳои таълимии мувофиқи синну сол дар муассисаи томактабӣ ва интихоби барномаи компьютерии таълими махсуб ёфта, наасб намудани он ба компьютер муҳим мебошад. Ба тасдиқи гуфтаҳои боло барномаи омӯзишии рассомӣ, ҳисобу китоб, ҳарфҳои алифбо ва ғайраҳо мувофиқ мебошад (нигаред ба расми 2).

Чомеаи имрӯзай Чумхурии Тоҷикистон давраи мухими тағиیرёбии иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва маданиро аз сар мегузаронад. Тағииротҳои воқеан мухимро зинаи аввали таҳсилот – таълим ва тарбияи томактабӣ дар мадди назар гирифтааст, ки мазмуну мӯҳтавои он ба эҳёи маънавиёт, ташаккули фарҳангии миллӣ, баланд бардоштани сатҳи маърифати техникии кормандони соҳа ва нақши созандагии маориф дар ҷомеааро фаро гирифтааст.

АДАБИЁТ

1. Барномаи давлатии амалий намудани технологияҳои иттилоотӣ - коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таълимии умумии Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022.
2. Барномаи давлатии компютеркунонии соҳаи маориф Душанбе, 2008. – 24 с.
3. Барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабӣ “Рангинкамон” – Иматова Л., Мачидова Б., Девоншоева Т. – Душанбе, 2013.
4. Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон. <https://www.maorif.tj/asosi/strategiya-va-bargotao>/Барномаи давлатии рушди тарбияи томактабӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025
5. Моторин В. "Воспитательные возможности компьютерных игр". Дошкольное воспитание, 2000г., № 11.
6. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы". Мозаика-Синтез М.; 2014.
7. Новейший самоучитель по работе в Интернете // Под ред. Симоновича С. – М.: Десс, 2000. -228с
8. Академия таҳсилоти Тоҷикистон \ инкишофи кӯдак <http://www.aot.tj/ru/index/index/pageId/345/>
9. Пешкова В.Е. Педагогика. Часть 5. Педагогические технологии в начальном образовании. Учебное пособие. Майкоп, 2010. – 288с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В данной статье рассматриваются педагогические основы использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольных учреждениях и типы используемых учебных материалов в процессе образования. Кроме того, автор написал свою статью на основе исследовательских источников и изучил ее очень хорошо и точно. Следует отметить, что эта тема является одной из самых важных и разносторонних тем в педагогической науке, которая дополняет существующие исследования в данном направлении. Автор статьи рассматривает воспитателя дошкольных учреждений как авторитетного человека в техническом воспитании детей. Соблюдение правил безопасности в дошкольных учреждениях сильно зависит от воспитателя. Это способствует правильному использованию детьми информационных технологий. В статье освещены вопросы информационно-коммуникационных материалов обучения для детей старшего дошкольного возраста. Электронная доска играет центральную роль в использовании информационных и коммуникационных технологий в дошкольной жизни детей. Ее использование в образовательном процессе признано международным сообществом.

Ключевые слова: материалы, педагогика, технология, информация, образование, виды, дошкольники, психология, автор, исследование, тема, система образования, наука, дошкольное учреждение, современность, труд, отношение, метод, ресурсы, образование.

USE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

This article discusses the pedagogical foundations of the use of information and communication technologies in preschool institutions and the types of teaching materials used in the process of education. In addition, the author wrote his article based on research sources and studied it very well and accurately. It should be noted that this topic is one of the most important and versatile topics in pedagogical science, which complements existing research in this direction. The author of the article considers the teacher of preschool institutions as an authoritative person in the technical education of children. Compliance with safety rules in preschool institutions is highly dependent on the preschool teacher. This contributes to the correct use of information technology by children. The article highlights the issues of information and communication teaching materials for older preschool children. The electronic board plays an important role in the use of information and communication technologies in the preschool life of children. Its use in the educational process is recognized by the international community.

Keywords: materials, pedagogy, technology, information, education, types, preschoolers, psychology, author, research, topic, education system, science, preschool institution, modernity, attitude, method, resources, education, etc.

Сведения об авторе:

Ёров А.Б. - аспирант кафедры общей педагогики Таджикский государственный университет имени Садриддина Айни, тел: +992 918120314, E-mail: yorov.akmal@mail.ru

About the author:

Yorov A.B. - graduate student of the common pedagogy department, Tajik state pedagogical university named after S. Ayni, tel: +992 918-12-03-14, E-mail: yorov.akmal@mail.ru

УДК:78:79(091)(575.3)

«ЗЕБО» ВА АНЬАНАИ МЕРОСБАРӢ ДАР РА҆СИ ТО҆ЧИК

Файзалиева С.А.

Институти таъриҳ ва археология ба номи А. Чомӣ

Рақс - аз анвои хунарҳои намоишии бостонӣ ва падидай нодири бадеиҷо эстетикӣ дар таърихи тамаддуни тоҷикон буда ва ҷойгоҳи ҳос дорад. Дар осори фарҳангӣ моддӣ ва маънавии тоҷик аз мавҷудияту вижагии ҳоси ин анвои хунари намоиший- бадеӣ гузоришу тасвирии басе рангомез ба назар мерасанд.

Дар нигораҳои рӯидеворӣ ва сарчашмаҳои таърихи бадеӣ, тавсирӣ минётур) рақс ба сифати оғаридаю нодирракории зебоипарастии инсон, яке аз пояи андешаи тасвиргарии ў тавассути ҳаракати мавзуни падидоянда ба риштаи тасвир шудаанд. Дар тавсирҳои рӯидеворӣ, хунари китоборӣ, ороиши толору қушкҳо, колоҳо, маҳсусан тоблуҳои коҳу

кушкҳо ва ғайра саҳнаҳои ҷолиб аз санъати рақс тасвир ёфта, зимни ин дар сарчашмаҳои таърихию адабӣ тавсифи рақс олами рангин, маҳорати иҷроии устодони ин хунари намоишӣ хеле рангин тавсиф шудааст, Муҳим он ки дар фаслҳои чудогонаи навиштаҳои назарию фалсафии ирфонӣ- тасаввуфӣ рақс чун ҷузъи муҳими маҳфилҳои орифон, ифодагари андешаҳои зебоипарастӣ, ирфонии фирмӯҳои сӯфия ҳам ҷойгоҳи хос доранд.

Рақс бинобар ба тавсифи андешамандони мо ин баёнгари зебоиҳои зиндагӣ, андеша, гавҳари оғариниши зебоипарастӣ, андеша, ишқи бегаш буда, тавассути ҳаракотҳои инсони созанда ва зебоиофар бо ҷилваорои узвҳояш дар шакли як шигифтангезии хунарӣ рӯи саҳна меоянд. Инсон оғарандай зебоиҳост ва аз нигоҳи намояндагони фирмӯҳи тасаввуфии кубравия Сафиуддин Яҳёи Ҷохарӣ дар асарапи нақши рақсро дар зиндагии инсон ҷунин тавсиф карда: «ман оғаридгори ин зебоиҳо ҳастам ва бо ҳаракоти худ Зӯҳаро аз осмони фурӯд меоварам ва дар шикан- шикани дастони ман ҳама равонҳо гирдиҳам меоянд ва ин ҳаракоти ман ҷӯяндаи ишқ ва оғаринандагии зебоиҳост. Ҳаракоти ман дар ёфтани биниш ва зебоипарастист ва тавассути ин ҳаракот бинанда хушу шод мешавад ва ин шикан бар шиканҳои ҳаракоти ман сарчашмаи шинохти шодиу оғариниши бо рамзу розҳост »(Сафиуддин Яҳёи Ҷохарӣ, Аврод-ул- аҳбоб [1, с.21]).

Дар адабиёти бадеӣ, асарапи тасвирӣ, боби осори ирфонӣ (дар аксари таълифоти ирфонии фирмӯҳои кубравия, ҷишия, нақшбандия ва ғайра бобу фаслҳои чудогона «Дар маънни рақс», «Дар одоби рақс») рақс самбули расидан ба андешаи солим, ба асл, дарёфтани бунмоя, расидан ба нерӯи оғаринандагии худи инсон аз нав тавсиф шудаанд . Дар сарчашмаҳои ҳаттӣ (маҳсусан «Лаҳҷоти Искандаршоҳӣ»- асри XV дар бораи рақс аст) тавассути рақси шикан бар шикан ҳавою ҳаваси инсон ба буни инсон ва қайҳон, замон ва навоии нав, навоғаринӣ тасвир шудааст. Рақси шикан бар шикани инсон ин ишқ ва ҷашни зебоиҳо ва андешаҳои нав оғоз мешаванд . Рақси шикан бар шикан ин ифодагари зебоипарастии инсон ва расидани ў ба ҷойгоҳи инсонӣ созанда ва оғарандай зебоиҳост.

Аз ин рӯи санъати рақси тоҷик заминаҳои дерини таърихиу назарӣ дошта анвои хунар дар фазои ҳолӣ ташаккул наёфта бо такя бо аньанаҳои таърихии эҷодиу иҷроии устодона ва идомаи он тавассути устодони рақс, ба ифодаи дигар мактаби «устод-шогирд» дар идомаю пешрафт будааст[2].

Дар санъати мардумиу қасбии рақси имрӯзии тоҷик ҳам аньанаи эҷодиу иҷроӣ, меросбарии хунарӣ мавқеи хоса қасб намуда, идомати онро дар мисоли дастаи рақсии қасбии давлатии «Зебо» таҳти сарварии устоди рақс Зебо Аминзода - хунарпешаи ҳалқии СССР, кору фаъолияти пурбори ҷеҳраи намоёни ин анвои санъат метавон субит намуд. Бояд хотирнишон кард, ки рӯи саҳна омадани дастаи мазкур таҳти сарварии ин ҷеҳраи хунарии мактабдидай устоди рақс дар санъати хореографияи миллии садаи XX- тоҷик падидай камназири хунарист.

Тавассути кӯшишу ҷустуҷӯҳои мутассилу ҳамарӯзai Зебо Аминзода дар мудати кутоҳ ансамбли давлатии «Зебо» дар рӯи саҳна овардани арзишҳои дар масири таърихи андӯҳта, диду назари намояндагони таъриху фарҳанги тоҷик дар иртибот ба ин навъи эҷодиёти бадеио зебоишиносӣ , аз ҷумла рӯи рӯи кори эҷодиу иҷроӣ овардани ифодаҳои муассиру ҷашмбини олами рангомези хореографияи миллӣ бо таҷдиду тақмили пурвусъати санъати рақсӣ оро додан дар дастаи мазкур авлавият дода мешуд. Устоди рақс, ки парваридай санъати хореографияи қасбии миллӣ ва мактаби классикии хореографияи ҷаҳонӣ аст, ў дар муддати кӯтоҳ тавонист як дастаи эҷодиу иҷроӣ рақсии сабкан нави хунарии қасбии рақсиро рӯи саҳна оварад. Ин устоди рақс баробари дониши қасбии муназзам доштан, нигоҳи усулан нави истифодаю бардошти эҷодкорона аз техникаи иҷроии рақси миллӣ ва назари нави эҷодӣ нисбат ба мероси санъати рақси миллӣ, бардошти тозаназаронаи коркард аз ҳаракоти пурвусъати дар маҷмӯъ санъати хореография дар фаъолияти дастаи «Зебо» авлавияти эҷодиу иҷроӣ дорад.

Роҳбари бадеии даста барои рангомезии мавзӯи рақс, пурифодагии ҳаракоти мавзун (пластикий), бадеитар рӯи саҳна овардани олами рангину мусиқивори рақси тоҷик ў ба ҳар як иҷрогар дарсу тамринҳои мутассилу муназзам гузаронид ва тавонист тавассути ин шевайи омӯзиш тавони иҷроии ҳар рақкосаро қашф намояд. Ин шевайи кор на фақат имконоти хунарию образоғаринии ҳар як иҷрогарро равшан менамуд, инчунин дар рангомезу пурвусъат шудани барномаи бадеии дастаи рақсии «Зебо» имконоти васеи консертиро на фақат дар фазои хунарпазирӣ қишвар, инчунин бурун аз онро ҳам ба миён овард.

Рақс чун падидай бадеӣ дар фарҳанги тоҷик на фақат ҳамсону ҳамнаво ба ҳаракоти равшану ҷашмбин, инчунин саршор аз мусиқивияти хос, ифодаҳои рангомезу пурвусъати ҳаракоти мавзуни ҷисми инсон, ифодагари диду назар, бардошту таҷассуми образнокест, ки онро инсон рӯи саҳна меорад. Иҷрогарони рақс таҳти навои мусиқӣ фикру эҳсос, эҳтироси

нафис ва самимияти хешро тавассути ҳаракоти рангомезу чашмбин дар шакли як асари бадеи саршору чашмбини бадей манзури бинанда менамоянд.

Ин ифодаҳои мавзуну мусиқивори иҷроӣ дар коркарду таҳияи Зебо Аминзодаро дар рақси «Насими кӯҳсор», ки чун асари хунарии бадеи зебоишиносӣ рӯи саҳна омадааст, метавон натиҷагирий намуд. Ин асари рақсӣ дар иҷрои бозигарони дастаи «Зебо» дар аввал барои бинандай аз олами рақс ноогоҳ монанд ба мучассамаи зебой ба назар расида, вали дар он ифодаҳои тасвирии нафиси вазидани насими файзбори кӯҳсор ҳамсону ҳамнаво ба мусиқии табиат бонуе аз хоби ноз бедор мешавад ва ҳамидаву нарм бо ифодаҳои мавзун дигаронро низ ҳамсозӣ менамояд. Бонувон сармасти зебоиҳои табиатанду ҳушхиромони барнокад, камонабрӯ, гесуҳои шикандор ба рақс меоянд. Бо табиат мепайванданд, баҳравар аз табиатанд. Чун шаб фаро мерасад, торикиву сиёҳиро, ки хуш надоранд, боз оҳиста оҳиста дар ҷойҳои худ ҳайкал мешаванд, яъне як рақс мисли як асари бадей қисса мекунад аз мағзи ҳастӣ, аз сиёҳиву сафедӣ, аз ягонағии инсон бо табиат, аз оғоз то анҷоми як зиндагӣ ва ин зиндагиро пеши назари бинанда бо ифодаҳои мавзун оғарида шуда, дар коркарди таҳиягар, устоди рақс (Зебо Аминзода) басе рангину ҷашмбин рӯи саҳна омадаанд. Ин диду бардошт, мавзӯи рӯи саҳна овардаи таҳиягар- устоди рақсро хунаршинос, профессор Низом Нурҷонов чунин натиҷагирии ҳунарӣ намудаанд: «Муҳимтарин комёбии Зебо Аминзода дар он аст, ки зебой ва нафосати рақси тоҷик, начибӣ ва назокату малоҳати онро барқарор менамояд. Барои ҳамин ҳам рақсҳои таҳия кардаи ўчи дар қишивари мо ва чи дар хориҷа муваффақият доранд.»[3].

Сабки хоси таҳиягарии З.Аминзодаро метавон дар рӯи саҳна овардани рақси «Эй санам» низ басе рангину муассир аст ва ин коркарди боҳунарона дар санъати хороеграфияи миллӣ падидай ҳунарист, инчунин ба сифати шиносномаи санъати рақси тоҷик бурун аз қишивар эътибори хоса қасб намуда мебошад.

Силсилараксҳои рӯи саҳна овардаи дастаи «Зебо» дар кори таҳиягарии санъати хороеграфияи қасбии миллӣ тоҷик тавъяму ҳамсон, ҳамнаво бо мусиқӣ, мавзӯи сурӯҳои ҳамичроӣ, рангомезии сару либос, танаввӯти дӯҳти боҳунари сару либос, интиҳоби мутаносиби колоҳо (матои сару либос) ва кори нафиси машшотай, яъне ороиши мӯйю намояроиши бозигарон мутаносибу мавзунанд. Ин шева, принсипи омӯзиш, ҳунари таҳиягарии роҳбарии бадеи дастаи рақсии «Зебо» ро метавон чун аз корҳои эҷодии боҳунарона дар санъати хороеграфияи миллӣ қасбии тоҷик ҳамсону тавъямон ба суннатҳои дерини анъана ва меросбарии муваффақ натиҷагирий намуд. Кору ҳунари таҳиягарии Зебо Аминзода дар санъати хороеграфияи миллӣ қасбии тоҷик марҳилаи нави пешрафту идомати суннатҳои дерини меросбарии ҳирфай дар санъати рақс мебошад. Ин сабки эҷодию иҷроии рақсро пеш аз ҳама дар самимияти нафиси иҷроӣ, ҳадафмандии падид овардани ифодаҳои рангомези санъати рақс ва мусиқивияту бадеяти рангомези санъати хороеграфияи қасбии миллӣ тоҷик дар солҳои 70-90-уми садаи XX тоҷик баҳодиҳи кардан мумкин аст.

Кору фаъолияти эҷодию иҷроии дастаи рақсии «Зебо» (Зебо Аминзода) ҳамафаслӣ ва бисёркӯтба эътироф шудаи сабк, лабораторияи эҷодии нав дар санъати хороеграфияи қасбии миллӣ тоҷик буда ва бояд дар ин замина таҳқиқоти фанни қасбии илмӣ сурат гирад.

Дигар аз корҳои эҷодии фардии Зебо Аминзода дар санъати хороеграфияи тоҷик ин таваҷҷӯҳи хоса ба таҳияи дурусту интиҳоби либоси рақсӣ чун аз унсури асосии рақс буда ваз ин шеваи интиҳоби ороиши либоси рақсӣ хеле муҳим аст. Вокеист, ки тамоми либосҳои саҳнавӣ аз колоҳои хеле гароннарҳ дӯхта мешуданд, рӯйи он ҳатман зардӯзӣ ва ё аплікатсияи қиммат буд. Таваҷҷӯҳи устоди рақс ба зоҳир ҳикмат дошт, яъне пеш аз пешниҳод кардани рақс, намуди зоҳирӣ фосилае буд барои тамошобин баҳри омода шудан ва дарк кардани муҳтавои рақс.

Дигар ин падид овардани ифодаҳои миллӣ рақс, ҳаракоти мавзун ҳамсон бо ишораҳои миллӣ, яъне шаклгарои қолабиҷроӣ дар фаъолияти омӯзиши иҷроии ансамбли «Зебо» эътибор надошт. Бояд, ки ҳамагуна ифодаву ҳаракату мимика ифодаҳои занона мекард ва олудаи меҳр мебуд. Ансамбли «Зебо» ансамбли тӯйгард набуд. Муҳлисон рақси гулдуҳтарони ансамбли «Зебо»-ро тариқи оинаи нилғун медианд. То замони рӯи саҳна омадани ансамбли «Зебо» қарӣ, ки рақсе таҳти сурӯд таҳия нашуда буд, аммо роҳбари бадеи даста (Зебо Аминзода) шеърияти рақсро бо диди нав рӯи саҳна овард инчунин рақсро бо шеър ҳамнаво намуд.

Кори эҷодии Зебо Аминзода дар таҳияю тақмили саҳнаҳои рақсии асари композитор Фирӯз Баҳор балети «Мақоми ишқ» (1989) дар театри академии давлатии опера ва балети ба номи устод С.Айнӣ низ назаррас аст. Балетмейстри ин асари хороеграфӣ А.Гольшев барои намоиши «Се-гоҳ» Зебо Аминзодаро барои машварат даъват намуд. Кори ҳунари таҳиягарии З.Аминзода на факат таҷдиди назар намудани ифодаву ҳаракатҳо, хатии драматургии

тасвиргарии хореографий, зимни ин дар таҳияи се рақси чудогона дар балети «Мақоми ишқ» буда ва ин кори хунарӣ саршор аз ифодаҳои санъати рақси миллӣ бохунаронаю ҷашмбин мебошанд ва дар соҳтори ҳатти драматикии балет таъсиргузори тозаро падид овард[4].

Дар кору фаъолияти эҷодии Зебо Аминзода ба қасбияти рақс, ифодаҳои бадеи он низ шоистаи эътироф буда, яъне рақс чун падидай бадеи набояд мачлисорои як нишаст ё як анҷуман аст, баръакс рақс умри бардавоми тамошоии бадеи дошта бошад. Аз ин рӯ дар рӯи саҳна овардани асари саҳнавии ҳирфаии мондагори бадеи аз таҳиягару иҷроғари он заҳмати зиёди мутассили тамрину иҷрои бохунарона, шоистакорӣ, шоистаиҷроиро тақозо дорадва ин талабот хоси кори эҷодию иҷроии дастаи рақсии «Зебо» буд.

Фаъолияти пурбори дастаи рақсии «Зебо» таҳти роҳбари бадеӣ, таҳиягар-балетмейстери Зебо Аминзода саҳифаи рангиндар таърихи санъати хореграфияи қасбии миллии тоҷик дар садаи XX ва оғози садаи XXI мебошад.

АДАБИЁТ

1. Сафиуддини Боҳарзӣ , Аврод-ул-аҳбоб // Б. Сафиуддин Техрон, 1346 – 21 с.
2. Зебо Аминзода нар.арт. // Аминзода З. СССР Интервью от 24.12.2020.
3. Низом Нурджонов Опера и балет Таджикистана // Н. Нурджонов Душанбе, 2010. – 201 с.
4. Бе Зебо «Зебо» набуд. Душанбе, 2018. - С.82-83.

«АНСАНБЛЬ ЗЕБО» И ТРАДИЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ТАДЖИКСКОМ ТАНЦЕ

Искусство танца занимает особое место в истории таджикской культуры. Зебо Аминзода, народной артистка СССР, мастер таджикской национальной хореографии, внесла весомый вклад в сохранение творческих и исполнительских традиций танца как важного культурного явления.

В данной статье рассматривается вклад танцевального ансамбля «Зебо» как продолжение лучших творческих и исполнительских традиций таджикского народного и профессионального танца.

Ключевые слова: танец, культурный феномен, традиция, национальный, профессиональный, мастерский, продолжение стиля, исполнительская школа, тематические танцы.

“ZEBO” AND THE TRADITION OF INHERITANCE IN THE ART OF TAJIK DANCE

The art of dance occupies a special place in the history of Tajik culture. Zebo Aminzoda, People's Artist of the USSR, master of Tajik national choreography, made a significant contribution to the preservation of the creative and performing traditions of dance as an important cultural phenomenon.

This article examines the contribution of the «Zebo» dance ensemble as a continuation of the best creative and performing traditions of Tajik folk and professional dance.

Key words: dance, cultural phenomenon, tradition, national, professional, masterful, continuation of the style, performing school, thematic dances.

Сведение об авторе:

Файзалиева Саида Ашуроҷона - соискатель отдела истории искусств Института истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониши Национальной академии наук Таджикистана, тел(+992) 907221846

About the autor:

Faizalieva Saida Ashurovna - Applicant for the Department of Art History at the Institute of History, Archeology and Ethnography named after V.I. Ahmad Donish of the National Academy of Sciences of Tajikistan, tel (+992) 907221846

ЧАКАН ВА МАҲСУСИЯТҲОИ ОН

Сайдова Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Чакандӯзӣ яке аз намудҳои санъати бадеӣ – амалӣ, ҳамчун шакли ҳунари бадеӣ яке аз навъҳои гулдӯзӣ ба ҳисоб меравад. Калимаи чакан-ро бо калимаҳои чеканит, чеканка-и русиву чакомаву чакомаки авестоӣ алоқаманд мекунанд. [1, с.51-52]. Дар ин маврид вобастагӣ ба нақшро дар назар доранд, яъне чакан ин нақш аст. Чакан як навъи гулдӯзии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст, ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоҷ ёфтааст. Дар вилояти Ҳатлон чакан як ҷузъи муҳими либоси арӯсу домод ба шумор меравад. Дар ин ҷо домодҳо токии худро бо гулдӯзиҳои чакан оро медиҳанд. Санъати чакан аз насл ба насл бо шевай устод –шогирд мерос мондааст. Вожайи чаканро фарҳангномаҳои мӯътабартарини кухан шарҳ додаанд. Падидай чакан ба минтақаи Кӯлоб пайваст мебошад.

Хунармандони чакан нақшои онро номгузории мушаххасе гузаштаанд: «Булбул», «Офтобак», «Давригул», «Качак», «Аштақ», «Аноргул», «Себарга», «Барги бед», «Гулгулак», «Нохуни паланг», «Қаламфур», «Товус», «Гандумак» ва гайраҳо мебошад, ки яке аз дигаре зеботару дилчашпанд. [2,с.4-5]. Ҳар як нақшро бояд дар ҷои муайян истифода кард. Масалан, нақши қаждумакро танҳо метавон дар истифода намуд, зеро ин нақшро дар курта, рӯймол ё тоқӣ намедӯзанд. Вокеан, нақши чакан дар сӯзаниҳои Самарқанду Бухоро, Истараవшан, Дарвозу Ванҷ, дар нақшҳои лаби остину лаби домони тоҷикони Шӯғлон дида мешавад. Чакан дар таърихи либоси тоҷикон нақши муҳимро мебозад ва мо аз он ифтихор месозем. Нақшу нигоре, ки дар чакан инъикос гардидааст, ҷаҳон- ҷаҳон маънӣ дорад. [6,с.21-22]. Пироҳани чакан рамзи рангорангии ҳайт, ҳушиҳои зиндагӣ буда, дар он гӯё гулҳои гуногуни табииати зинда бо таровати хос ва хеле назаррабо ҷилва медиҳанд. Ба ибораи шоир:

*Гардам, фалако, чакан забар шуд ҷаҳон,
Ҳафтранг ҷакан базеб ҷун тири камон.
Аз давраи пеш то ба ин давру замон,
Мерос ба ҳалқ монд аз насли Каён.*

Гарчанде санъати чакандӯзӣ хоси минтақаи Кӯлоб буда, дар ҷануби Тоҷикистон, дар вилояти Ҳатлон ҷойгир бошад ҳам, санъати чакандӯзӣ дар дигар ноҳияҳо низ васеъ истифода мешавад. Дар намоишҳо, ҷашиҳои арӯсию домодӣ ва идҳои оммавӣ шумораи зиёди духтарон либосҳои чакан мепӯшанд. Соли 2014 санъати чакандӯзӣ ҳамчун намунаи фарҳангӣ ғайримоддӣ барои сабт ба Феҳристи мероси фарҳангии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст [3, с.7-8].

Дар самти эҳёи ҳунарҳои мардумӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомолӣ Раҳмон дар ироаи Паёми имсолаи худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2019-2021-ро Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд.

Тарғиби қасбу ҳунар дар осори бузургони гузаштаи мо ҷойгоҳи маҳсус дорад. Ҷунончи, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ дар «Гулистон»-и безаволи худ ҳикояти зеринро овардааст: «Ҷонони падар, ҳунар омӯзед, ки молу мулки дунёро эътиимоде нест: ё дузд ба якборагӣ бибарад, ё ҳоча ба тавофиқ биҳурад. Аммо ҳунар ҷашмаи зоянда ва давлати поянда аст. Ҳунарманд ҳар ҷо равад, қадр бинад ва дар садр нишинад ва бехунар ҳар ҷо равад, ҳорӣ бинад ва луқма ҷинад». [5, с.44-45]. Ин гуна пандҳоро боз метавон зиёд овард.

Омӯзгори қуҳансол Fafur Nosirov (бо таҳаллуси Fufron) аз шаҳри Панҷакент дар китobi худ «Давоми умр» ҳамчун шаҳси зиндагишиносу рӯзгордида ба мавзӯи ҳунару ҳунармандӣ таваҷҷуҳи хоса додааст. Ҷунончи, дар ғазали зерин волоияти ҳунарро васф карда мегӯяд, ки даҳмаҳои Misru Ҷин санъати девори Ҷин, барқи Rogun ва ба устодӣ мӯяссар шудани номи Beҳzod (Камолиддини Beҳzod) ҳама аз ҳунар ба даст омадааст:

*Эй ҷавон, бояд бигӯст ҳар лаҳза имдод аз ҳунар,
Ҷунки доим мешавад вайрон а обод аз ҳунар.
Шаҳси соҳибпеша мебошад азизи одамон,
Дар тамоми ҷабҳа бошад мисли Ҷарҳод аз ҳунар.
Даҳмаҳои Misru Ҷин маҳсули дасти одам аст,
Санъати девори Ҷин гардида эҷод аз ҳунар.
Гашта машиҳури ҷаҳони Шарқ сеҳри мӯқалам,
Номи устодӣ мӯяссар шуд ба Beҳzod аз ҳунар.
Барқи Rogun бо бузургию тавонони худ,
Бо тамоми ҳасташи гардида бунёд аз ҳунар. [7,с.34].*

Омӯзгори гармиву сардии ҳайтро ҷашида Fafur Nosirov (бо таҳаллуси Fufron) иброз медорад, ки пояндаву устувор гардидани сулҳу амният боиси зинда ва аз нав эҳё шудани ҳунарҳои қадимӣ гардида. Ҳамин маъниро хеле мохирона ба риштаи назм қашидааст:

*Ҷу сулҳу амният поянда гардида,
Ҳунарҳои қадимӣ зинда гардида.
дар ҷойи дигар:
Намуд ҷандин шароитҳо муҳайё,
Ҳама қасбу ҳунарро кард эҳё[8,с.57].*

Таъқид ба ёдоварист, ки бо усули гулдӯзии «ҷакан» курта, ҷодар ё сӯзанӣ, болишт, гаҳворапӯш, парда, рӯймол, ҷойнамоз ва гайра медӯзанд. [4,с.83]. Масалан, пӯшидани ҷакан симои духтаронро боз ҳам ҷаzzobтару зеботар мегардонад. Шоир симои духтари ҷаканпӯшро,

ки ҳар бинадаро шефтаи ҳусну чамоли худ мегардонад, ба таври барчаста ба риштаи назм қашдааст ва хонандა аз мутолиа он як ҳаловати хоса мебарад:

*Аз чакан он дилрабо доман гулистан кардааст,
Сүи шахри мо сафар аз мулки Хатлон кардааст.
Аз тамошои чамолаши ақлу ҳуши аз сар парид,
Ҷунки ўбари рӯи худ зулфаши пареишон кардааст.
Бо садои барбату созу навои думбура,
Эҳ аҷаб, бо пайкари худ нозу ҷавлон кардааст.
Ҳар кучое рақ с кард он нозанини дилрабо,
Сад ҳазорон Комдеро масти ҳайрон кардааст.
Чашму мӯю абрӯяни дар рақс мечунӣбад мудом,
Хешро дар рақс вай устоди даврон кардааст.
Дар газали зер низ ҳамин маънӣ ба таври барчастатар ифода ёфтааст:
Дирӯз вақти субҳдам сайри Зарафишон омадӣ,
Аз ағбаи Шоҳонсигар то қӯли Мижгон омадӣ.
Гулчехраи ширинсухан, гулгунқабо, гулпераҳан,
Пӯшида андар тан чакан, зорои Зарафишон омадӣ.
Рақсат мисоли Комде, лаҳнат чу овози Мадан,
Печонда кокул гирди сар, чун мори печон омадӣ.
Монанди товуси ҳарам ҳар сӯ хиромӣ дам ба дам,
Мижгон шуда теги дудам, шоду газалхон омадӣ.
Дил мебарад аргуши туту, ларзидани ангуши туту,
Дар саҷнаи айшу тараҷӯи чун беди ларzon омадӣ.*

Ғазали зер низ тақвиятбахши гуфтаҳои болост, ки дар он аз санъатҳои бадеӣ, аз қабили маҷоз ва муболига истифода шудааст:

*Он шӯхи парипайкар пӯшида чакан омад,
Рӯҳсора чу моҳи нав, чун гунчадаҳан омад.
Доман чу пари товус, абрӯ чу ҳилоли нав,
Чашмон шуда чун бодом, зебандафитан омад.
Ду нарғиси фаттонаси мекард ба ҳам бозӣ,
Гӯёни ду оҳуе аз мулки Ҳутан омад.
Печида ду зулфонаши дар зери бандӯшиаш,
Бо накҳати хушбӯе чун барги суман омад.
Дандон садафосо, бо дуррӯи гуҳар ҳамто,
Савдои гуҳар бишкаст, чун дурри Адан омад.
Овози туро бишнид, Гуфрон ба таҳайлӯ шуд,
Аз баҳри фалакҳонӣ тӯтӣ ба сухан омад.
Шоир зебу зиннати занону духтаронро дар пӯшидани либоси миллӣ мебинад:*

*Надорам майлу рагбат бар либосу лафзи бегона,
Намегирам зи баъзе нокасон ибрат, макун айбам.
ё худ:
Аё Гуфрон, машав олуда бар фарҳанги бегона,
Мароми худшиносиро ту аз таърихи миллат ҷӯ.*

Дар мухаммаси зер таъкид месозад, ки духтарони мо либоси Аврупоиро аз тан дур созанд, сатри Эрону араб зебанда нест ё худ ҷисмашонро монанди қавми Амрико урён накунанд, зебоину иффати онҳоро дар пӯшидани либоси миллӣ мебинад:

*To тавонӣ, дур кун аз тан либоси Аврупо,
Сатри Эрону араб ҳаргиз намезебад туро.
Ҷисми худ урён макун монанди қавми Амрико,
Дар либоси миллӣ бошу гир мерос аз ниё,
То ки андар зиндагӣ аз баҳт гардӣ баҳравар.*

Шоир сайру гашти наврӯзиро бо либосҳои адрасу чакан хуш медонад ва аснои таҷлили ин санаи фарҳунда занону духтарон ҳамин гуна либосҳоро дар бар мекунанд, ки зебоини онҳоро дучандон мегардонад:

*Имрӯз, биё, ба сайри Наврӯз равем,
Бо куртаи адрасу чакандӯз равем.*

*Гул чида ба паҳлуи баногӯш занем,
Бар ҷониби хона шоду фиরӯз равем.*

Пӯшидани куртаи чакан ин эҳтиром ба фарҳанги гузаштаву имрӯзаи пурғановати ҳалқи азизамон аст. Чакан ин рамзи худшиносии миллӣ аст. [4,с.21].

Мутаассифона, чи тавре ки шоир иброз медорад, ҳастанд занону духтароне, ки либосҳои миллиамонро, ки хеле шинаму зебоянд, сарфи назар карда, либоси мардуми бегона ба бар мекунанд. Ин амалро бештар он бонувоне мекунанд, ки сатҳи маърифаташон паст аст ва бо ин рафторашон гӯё аз дигарон бартарӣ доштани худро нишон додани мешаванд. Ҳол он ки дар асл ин тавр нест. Ҳарчанд ки оид ба ин масъала дар воситаҳои ахбори омма зиёда менависанду аз тариқи телевизион ва радио мегӯянд, валие вазъият боз ҳамон гунае, ки ҳаст, боқӣ мемонад. Моро лозим меояд, ки сари ин масъала андеша намоем ва пеши роҳи ин гуна падидай ношоямро бигирем, зеро кӯр-кӯрана пайравӣ кардан ба либоси мардуми бегона ба як масъалаи додги рӯз мубаддал гардидааст.

АДАБИЁТ

1. Ершов Н.Н., Широкова З.А. Альбом одежды таджиков // Н.Н. Ершов, З.А. Широкова Душанбе, 1969 - С.51-52.
2. Бабаджанова Н. История развития портковского дела таджиков в 15-первой половине 20-го века. // Н. Бабаджанова «Меъроҷ», Ҳучанд, 2017 - С. 4-5.
3. Савина З.Г. Практические работы по товароведению непродовольственных товаров // З.Г. Савина, М.С. Комаровская - Москва, 1987 - С. 7-8.
4. Додонкин Ю.В. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей. // Ю.В. Додонкин, С.М. Кипюхин Москва, 1979 - 21 с.
5. Кобиляков А.И. Лабораторной практикум по текстильному материаловедению.Изд. Легкая индустрия, 1979 - С.44-45.
6. Ишматов А. Б., Иброҳимов М.Ф. Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти боғандагӣ. // А.Б. Ишматов, М.Ф. Иброҳимов Душанбе, 2007 - С.21-22.
- 7.Faфуров Н. Давоми умр. // Н. Faфуров «Сифат»Душанбе, 2020 - С.34.
8. Аҳадов З. Сабақе аз китоби хикмат. // З. Аҳадов «Сифат» Душанбе, 2020 - С.57.

“ЧАКАН” И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

“Чакан” - национальная вышивка на хлопчатобумажных и шелковых тканях, пользующаяся наибольшей популярностью в таджикских женихов и невестах. В Хатлоне “чакан” - важная часть наряда жениха и невесты. Здесь женихи украшают свой головной убор короны небольшими вышивками. Искусство “чакана” передается из поколения в поколение в мастер-ученика. Слово чакан было объяснено наиболее авторитетными древними словарями. Феномен чакана связан с Кулябским регионом. Артисты “чакана” дали своим ролям конкретные названия: «Бюльбюль», «Офтобак», «Давригуль», «Каяк», «Аштак», «Аноргуль», «Себарга», «Постель Барги», «Гулгулак», «Гвоздь тигра», «Перец», «Павлин», «Пшеница» и так далее, которые красивее и привлекательнее друг друга. Любая роль должна использоваться в определенном месте, например, роль скорпиона может быть использована только в роли, так как эту роль нельзя носить на рубашке, шарфе или короне. На самом деле Роль чакана прослеживается в рукоделии Самарканда, Бухары, Истаравшана, Дарвоза и Ванджа, в узорах рукавов и юбки таджиков Шугнана. Чакан играет важную роль в истории таджикской одежды. Узоры, отраженные в чакане, имеют всемирное значение. Рубашка чакан - символ разнообразия жизни, жизненных радостей, как будто различные цветы живой природы сияют неповторимым и очень эффектным красками.

Ключевые слова: маленький, роль, взгляд, корона, шарф, рукоделие, рубашка, профессия, ремесло, туризм, символ, одежда.

CHAKAN AND ITS FEATURE

Chakan is national embroidery on cotton and silk fabrics, which is the most popular among Tajik women and girls. In Khatlon, Chakan is an important part of the bride and groom's attire. Here the grooms decorate their crowns with small embroideries. The art of Chakan has been passed down from generation to generation in the style of master-disciple. The word Chakan has been explained by the most authoritative ancient dictionaries. The phenomenon of Chakan is connected with Kulyab region. Chakan artists named their roles: "Bulbul", "Oftobak", "Davrigul", "Kajak", "Ashtak", "Anorgul", "Sebarga", "Bargi Bed", "Gulgulak", "Nail of the Tiger", "Pepper", "Peacock", "Wheat" and so on, which are more beautiful and attractive than each other. Each role should be used in a specific place. For example, the role of a scorpion can only be used in a role, because this role is not sewn on a shirt, scarf or crown. In

fact, the role of the Chakan can be seen in the needlework of Samarkand, Bukhara, Istaravshan, Darvoz and Vanj, in the patterns of the sleeves and lips of the Tajiks of Shugnan. Chakan plays an important role in the history of Tajik clothing and we are proud of it. The patterns reflected in the chakan have a worldwide meaning. The Chakan shirt is a symbol of the diversity of life, the joys of life, and the shining of various flowers of the living nature with a unique and very striking freshness.

Keywords: Chakan, role, pattern, crown, scarf, needlework, shirt, profession, craft, tourism, symbol, dress.

Сведение об авторе:

Сайдова Бибирајаб Хайдаровна - старший преподаватель кафедры технологии, планирования и дизайна факультета технологии и предпринимательства Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, тел: (+992) 888801641

About the author:

Saidova Bibirajab Haidarovna – a senior teacher in the Department of Technology, Planning and Design, Faculty of Technology and Entrepreneurship, Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Aini, tel: (+992) 888801641

АҲАМИЯТИ ИЛМӢ-ПЕДАГОГИИ ОМОДА КАРДАНИ МУАЛЛИМОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ТИҶҴИ ТАЛАБОТИ ГОЯҲОИ ПЕДАГОГИКАИ ЗАМОНИ НАВ

Султонова М.М.

Коллекчи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ

Пеш аз он, ки технологияҳои гуногуни таълимӣ-тарбиявӣ дар раванди гояҳои тадбики педагогӣ дар амал ҷорӣ гардад, муғид шуморида мешавад, ки дар асоси назария амалияи мусоири ташхиси педагогӣ симои зехн ва иҷтимоии ҳар як омӯзгори синфи ибтидой ва хонанда оид ба он, ки чи гуна ў ба камол расида аст, муайян карда мешавад. Натиҷаҳои татқиқоти мазкурро метавонанд омӯзгорон барои интиҳоби тарз ва усули фаъолгардонии ҷараёни таълим, корҳои беруназдарӣ ҷиҳати муайян кардани маърифати ақлию зехни хонанда ва дигар самтҳои кор мавриди истифода қарор диханд.

Ташхис ва таҷриба дар педагогика барои иҷрои амал баҳри исботи дониш ва ҳосил кардани маҳорату малака истифода карда мешавад. Таҷриба хеле васеъ буда, маънои гуногунро ифода мекунад: таҷрибаи таълимӣ, таҷрибаи корӣ, таҷрибаи истехсолӣ, таҷрибаи педагогӣ ва гайра, ки бо хонандагон дар ҷараёни дарсу машгулиятҳои амалӣ, инчунин саёҳат гузаронида мешавад. Хонандагон бо нишондоди муаллим дар синфҳона, қитъаи замини назди мактабӣ, дар ҷойҳои таъриҳӣ (музейҳо), дар саҳро ҳангоми саёҳат, таҷрибаҳо мегузаронанд. Таҷриба яке аз воситаҳои аниқ гардонидани донишу малака, маҳорат ва методҳои тадқиқот мебошад.

Хонандагон яке аз заминаҳои асосии неруи зехни ҳар як қишивар ба ҳисоб мераванд, ки ба ҷунун мазмун хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ арзёбӣ карда мешаванд. Татбики гояҳои педагогӣ ба он равона карда шудааст, ки хонандагон дар зинаҳои гуногуни таҳсил метавонанд барои ҳалли масъалаҳои муҳталифи иҷтимоӣ-иқтисодии қишивар ҷалб карда шаванд.

Яке аз роҳҳои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузашташуда ва ташкили муваффақона аз он иборат аст, ки хонанда зимни омӯзиши дилҳоҳ фанни таълимӣ, маҳсусан фанҳои педагогика ва психология фанҳои вобаста ба забономузӣ ва гайра метавонад бо истифода аз талаботи қасбӣ-таҳассусӣ, модели худтакмилдӣ - образи мутахассиси ояндаро дар асоси талаботи кор фармондааш тартиб дода, кӯшиш ба ҳарҷ дихад, ки донишҳои замонавии таҳассусиро аз бар намуда, барои дарсдӣ ҷойи кор ва худро пайваста тақмил дихад [1, с.419]. Барномаҳои педагогии воситаҳо ҳамчун системаи дидактикӣ дорои гурӯҳбандии зерин мешаванд: воситаҳои ашёй, амалӣ (намоишҳои таҷрибаҳо), зехӣ (ҷустуҷӯи ақлонӣ), пуртажир (таъсиррасонӣ ба хуруш ва изтироб). Алалхусус, ҷуноне ки мебинем, ба системаи «Барномаи педагогӣ»-и [2, с.411] воситаҳо тамоми асбобҳои аёни, аз он ҷумла воситаҳои техникии замонавии омӯзиш, таҷхизоти лабараторӣ, маводҳои дидактикӣ, адабиёти таълимӣ, далелҳо ва исботи асбобу лавозимоти зарурӣ барои омӯзиши фанҳо ва гайра дохил мешаванд. Илова бар ин, «Барномаи педагогӣ»-и воситаҳо намудҳои намоиш додани таҷрибаҳо, барои рушду нумуни ақлонии шогирдон воситаҳои пуртажирро дар шароити кабинети лабораторӣ,

устохона, паркҳои техникӣ, истехсолот низ истифода мебаранд. Дар ин сурат мо тасмим гирифтем, ки баъзе барномаҳои педагогии воситаҳои ташкили ҷараёни таълимро зимни татбики ғояҳои педагогии муосир чунин таҳлилу тавзевъ намоем:

1. Дар амал татбик; намудани барномаи модели тайёр кардани омӯзгорони синфҳои ибтидой, воситаҳои предметӣ, ашёҳои дидактикӣ, ки мавриди таълим истифода бурда мешаванд; гуногуни тасвирӣ (сурати ашёҳо, ҳайвонот, растаний, мошин); графикӣ (чадвалҳо, нақшҳо, фехрист); воситаҳои рамзи (глобус, ҳаритаҳо, атласҳо, нишони давлатӣ); воситаҳои техникӣ (кино, радио, диафильмҳо, диапазитивҳо, компьютер, интернет ва гайраҳо).

2. Такмил намудани роҳҳои истифодабарии айёният, тамоми воситаҳои аёни намуни мурӯд ба тарафи муаллим ба тариқи тасвир намоиш.

Дар ин ҷода бояд зикр намуд, ки роҳи тасвир онро тақозо менамояд, ки омӯзгор маводи таълимиро бо нишон додани асли ашёҳо, сурат, ҷадвал ва ҳарита баррасӣ менамояд. Роҳи намоиш бошад, бо намоиш додани асбобҳо, таҷхизот, таҷрибаҳо, перепаратҳои гуногун, кинофильмҳо, диафильмҳо ва гайраҳо вобаста аст.

3. Истифодай самараноки воситаҳои амалӣ ба фаъолияти муштараки муаллиму хонанда вобастааст. Муаллими синфҳои ибтидой пеш аз он, ки ба дарс дарояд, воситаҳои амалии даҳлдорро ба мақсади роҳандозии раванди таълим ба нақша мегирад. Агар мавод намоиши ягон таҷрибаро талаб кунад, онро дар амалиёти шахсии худ санҷида, пас бо тайёрии ҳамаҷониба онро намоиш медиҳад. Ба воситаҳои амалии кори муштараки муаллиму хонанда намоиш додани ҷадвалҳо, машқҳои ҳаттӣ, таҷрибаҳо, фаъолияти меҳнатии эҷодӣ, таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва эҷодӣ, корҳои ҳаттӣ ва гайраҳо доҳил мешаванд. Ҳамчунин ба воситаҳои таълими амалӣ кор дар устохонаҳо, паркҳои техникӣ, сехҳои корхонаҳои истехсолӣ ҳангоми дар амалия тадбиқ намудани донишҳои назариявии гирифтаашон, вобастагии комил дорад.

4. Татбики васеъи воситаҳои зеҳнӣ. Дар ин қисмати таълимий муайян намудани захираи дониши хонанда пайваста ба мавқеи маводи омӯзиш вобастагиҳоеро баррасӣ менамояд, ки шогирдонро ба фикрронӣ, ҷустуҷӯи шавқовар ҳидоят намуда, ақлнокӣ ва зеҳнашонро сайқал дода, қобилияти маърифатҷӯиашонро ташаккул медиҳанд. Ба ин воситаҳо инҳо шомил шуда метавонанд: саволҳои эвристикӣ, муаммою чистон, тезгӯяқ, байтбарак, чайнворд, красворд ва гайраҳо.

5. Истифодай мунтазами васоити пуртавӣ (хурӯшонӣ, эмотсионалӣ). Ба ин воситаҳо маҷмӯи лаҳзаҳои ҳаяҷоноварӣ ба эҳсосоти талабагон таъсир-расон, аз қабилии рӯҳафзӣ, ҳаловатбарӣ, шодию сурур, раҳму шавқат, инчунин оташиниҳо хурӯшиниӣ, ғазабу нафрат нисбати беадолатӣ, золимӣ, ваҳшигариҷ ва монанди инҳо шомил мешаванд.

Яке аз самтҳои муҳими баланд бардоштани дараҷаи донишшандӯзии хонандагони синфҳои ибтидой ин иҷроиши кори мустақилонаи ў ба шумор меравад. Чун анъана, кори мустақилона таҳти роҳбарии омӯзгор сурат гирифта, қобилият истеъдод, ҳусусиятҳои синнусолии онҳоро ба инобат мегирад. Мақсади асосии кори мустақилона аз он иборат аст, ки хонанда ҳанӯз аз синфҳои поёнӣ ба таҷрибаи гузаштани мақсад ва расидан ба ҳадафҳои муайяншудаи худро роҳандозӣ намудан сар карда, минбаъд устувортар ва сайқал меёбад. Зимни муайян намудани мақсадҳо ҳар як омил бояд аз лиҳози талаботи омӯзиши ҳар як фан ва бозори озоди меҳнат ба инобат гирифта шавад [3, с.421].

Масъалаи хеле муҳиме, ки чомеа аз лиҳози талаботи стандартҳои таълими ҷаҳонӣ рушди хешро арзёбӣ менамояд, ин фарогирии хонандагон ба таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва эҷодӣ мебошад, ки дар роҳи ташаккули мутахассиси оянда бо назардошти ҷустуҷӯи ғояҳои инноватсионӣ ва тафаккури нави техникию технологиҳо он нақши назаррасро мебозанд, ки он аз дониш, малака, маҳорат ва санъати баланди омӯзгори синфҳои ибтидой саҳт вобастагӣ дорад. Масъалаи зикршуда аз Барномаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015, Барномаи рушди инноватсионии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ва Паёми навбатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати Миллӣ, Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий аз 22 декабря соли 2017 [4, с.7], ки модели гузаштан аз кишвари «агарӣ-саноатӣ» ба кишвари «саноатӣ-агарӣ»-ро пешниҳод намуд, сарчашма мегирад.

Барои фароҳам овардани шароити зарурӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи хонандагон, кӯшишҳои муштараки мақомоти давлатӣ, маориф ва дигар ташкилотҳои ҷамъияти, муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ ' ВАО, доираҳои тиҷоратӣ, инчунин кулли шаҳрвандони манфиатдорро бояд муттаҳид ва ҳамоҳанг соҳт.

Дар расм вобастагии сохторбандии маҷмуи ҷузъҳои системаи таълимот ва омӯзиш оварда шудаа

| Чораҳои такмили системаи таълимот ва омӯзиши | |
|--|---|
| 1 | Такмили системаи таълимоти умумии мунтазам ва тарбияи хонандагон бо роҳи: |
| 1.1 | Таҳияи маводи таълимӣ ва ташкили курсҳои такмили ихтинос, инчунин гузаронилани семинарҳо барои ҳайати омӯзгорони синфҳои ибтидой, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, доир ба фанҳои гуманитарӣ, риёзӣ-табӣ, равияни техникий ва технологӣ; |
| 1.2 | таҳияи барномаҳои таълимӣ барои донишгоҳҳо ва лиғар муассисаҳои таълимӣ, бо назарлошӣ ва мақсади роҳандозӣ намуналани масъалаҳо вобаста ба технологияҳои инновацонии муосир. |
| 2 | Таъмини ҳамкориҳои макомоти лавлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятий ва ҷомеа, ҷиҳати ҳалли муштараки манфиатовар дар соҳаи таълиму тарбия. |
| 3 | Рушди нумуи илмию методологии системаи таълиму тарбия. |
| 4 | Фароҳам овардани таъминоти мевёрино ҳукукӣ барои таълиму тарбияи хонандагон. |
| 5 | Ҳамкориҳои байнисоҳавӣ дар доираи масоили мубрам ва ҳалталаби таълиму тарбия. |

Чи хеле, ки аз расм бармеояд, баҳри такмил додани системаи таълимот ва омӯзиши кадрҳо чораҳои зерин дар сохторбандӣ як маҷмӯи томро баррасӣ менамоянд:

Такмили системаи таълимоти умумии мунтазам ва тарбияи хонандагон бо роҳи:

Ҳамин тарик коркард, пешниҳод ва татбиқи моделҳои таҷрибай дар омода кардани омӯзгорони синфҳои ибтидой дар таҳлили ташкили ҷараёни таълим ва тарбия зимни татбикӣ; иғояҳои педагогикаи муосир ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тайёр мамудани кадрҳои баландихтисоси педагогӣ ва илмию педагогӣ, мусоидати бевосита дошта, механизми батағасили системаи таҳсилот ва тарбияро тақозо менамояд.

АДАБИЁТ

1. Анастози О.Н.Урбина С. Психологическое тестирование С.П.Б Питер 2002
2. Алин.О.Н. Салкинова Н.И. Кадры для эффективной бизнеса..Подбор и мотивация персонала. М.Генезес, 2005
3. Анастози О.Н.Урбина С. Психологическое тестирование С.П.Б Питер 2002
4. Паёми Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ ,Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 22-декабри соли соли 2017 - С7
5. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века .Учебное пособия для самообразования М. «Педагогическое общество России»2002
6. Шарифзода Ф, Миралиев Абдусалом «Педагогикаи умумӣ ва қасбӣ» Душанбе:- Ирфон - 2012
7. Шоев Н.Н. Усул ва манбаҳои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои Олии таълимӣ, Душанбе: «Ирфон» - 2003

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Естественно, учитель новой эпохи должен соответствовать требованиям новой эпохи, правилам и нормам с точки зрения интеллектуального, интеллектуального, технического, творческого, требования и т. д. В соответствии с требованиями современной педагогики, все успехи, достижения, день за днем во всех аспектах: педагогических, психологических, новые инновации и творчество. Новые уроки и требования, новые правила, новые техники и технологии - самые ценные современные концепции образования. Учитель начальных классов учится работать в соответствии с этими требованиями. Методы обучения различаются в зависимости от потребностей общества. В частности, активные методы обучения, умение пользоваться компьютерами, Интернет, постоянное совершенствование знаний, навыков, педагогических навыков, изучение передового опыта учителей-новаторов являются ключевыми факторами в подготовке учителей начальной школы. Именно учитель начальных классов

закладывает фундамент и величественное здание науки и знаний в сердцах учеников. Поэтому, переход с первого на второй уровень основной школы, готовят учителя начальных классов.

Автор статьи ставит целью отредактировать и разъяснить педагогическую программу, средств организаций учебного процесса следующим образом:

1. Реализация типовой программы подготовки учителей начальных классов.
2. Улучшение использования наглядных пособий, всех учебных пособий посредством демонстраций.
3. Эффективное использование практических инструментов, совместная деятельность преподавателя и ученика.
4. Широкое применение интеллектуальных средств, выявление базы знаний студента.
5. Регулярное употребление сильнодействующих средств (раздражительность, эмоциональность).

Таким образом, данная статья может стать хорошим материалом для широкого круга учителей начальных классов, учащихся педагогических факультетов, педагогических колледжей, при подготовке учителей начальных классов.

Ключевые слова: педагогика практика, преподаватель, творчество, новаторство, обучение, учебная программа, ученик, изучение.

THE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SIGNIFICANCE OF TRAINING PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF MODERN PEDAGOGY

Naturally, a teacher of a new era must meet the requirements of a new era, rules and norms in terms of intellectual, intellectual, technical, creative, requirements, etc. In accordance with the requirements of modern pedagogy, all successes, achievements, day after day in all aspects: pedagogical, psychological, new innovations and creativity. New lessons and requirements, new rules, new techniques and technologies are the most valuable modern concepts of education. The primary school teacher learns to work in accordance with these requirements. Teaching methods differ according to the needs of the community. In particular, active teaching methods, the ability to use computers, the Internet, the continuous improvement of knowledge, skills, pedagogical skills, the study of the best practices of innovative teachers are key factors in the preparation of primary school teachers. It is the primary school teacher who lays the foundation and the magnificent building of science and knowledge in the hearts of students. Therefore, the transition from the first to the second level of basic school is prepared by primary school teachers.

The author of the article aims to edit and explain the pedagogical program, means of organizing the educational process as follows:

1. Implementation of a standard program for the training of primary school teachers.
2. Improving the use of visual aids, all teaching aids through demonstrations.
3. Effective use of practical tools, joint activities of teacher and student.
4. Wide application of intellectual means, identification of the student's knowledge base.
5. Regular use of potent drugs (irritability, emotionality).

Thus, this article can become a good material for a wide range of primary school teachers, students of pedagogical faculties, pedagogical colleges, in the preparation of primary school teachers.

Keywords: pedagogic, practice, teacher, creation, innovation, teaching, syllabus, pupil, learning.

Сведение об авторе:

Султонова Майрамби Маджнуновна – старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Педагогического колледжа Кульбакского государственного университета имени Абуабдуллохи Рудаки Тел: (+992) 918738548

About the autor:

Sultonova Mayarambi Majnunovna – senior lecture teacher of Pedagogical college of the Kulob State University name Abuabdulloh Rudaki, Phone: (+992) 918738548

МУНОСИБАТХОИ ИННОВАЦИОНӢ БА ТАҲСИЛОТ БО ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ

Миралиён X.А.

Донишкадаи тарбияи чисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов

Дар ҷаҳони муосири пешрафти босуръати техникий, рушди илм ва ҷараёни афзояндай иттилоот, ки ба мутахассиси муосир зарур аст, ҷараёни босуръати зиндагӣ дар шароити вазъиятҳои стрессӣ, фаъолияти таҳсилӣ донишҷӯён босуръаттар ва шиддатноктар гардидааст. Мутассисфона, насли муосири ҷавон мухимияти сарбориҳои чисмонӣ, речайи фаъоли ҳаракатии меҳнат ва истироҳатро нодида мегирад. Ҷунин арзи ҳаёт боиси баланд

шудани сатҳи беморшавӣ ва заифии умумии саломатии ҷисмонӣ ва равонии ҷавонон мегардад. Аз ин рӯ, аҳамияти машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ, дар навбати аввал, ҳамчун воситай ташкил ва беҳтарсозии речай рӯз, истироҳати фаъол, нигоҳдорӣ ва баланд бардоштани қобилияти кории донишҷӯён дар тӯли тамоми давраи таълим маҳсусан мубрам мегардад [3, с. 44-46].

Тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олий ҳамчун фанни таълимӣ ва ҷузъи муҳимтарини рушди ҳаматарафай шахсият муаррифӣ гардидааст. Фарҳанги ҷисмонӣ вазифаҳои таҳсилотӣ ва рушддиҳандай худро дар раванди мақсадноки педагогии тарбияи ҷисмонӣ амалӣ месозад.

Афзалияти назарраси технологияҳои мусирӣ таҳсилоти ҷисмонӣ аз он иборат аст, ки онҳо, пеш аз ҳама, барои донишҷӯён ҷолиб буда, сатҳи ҳавасмандӣ ба варзиш ва ҳавасмандӣ ба машғулиятҳоро баланд мебардорад [4, с. 82-84]. Аммо, ҳамаи муносибатҳои инноватсионӣ ва мусир ба ташкили машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ бо гаронбаҳоӣ тафовут доранд, ки якхела барои ҳамаи муассисаҳои буҷетӣ мутбокинопазиранд. Маҳдудияти таъминоти захиравӣ низ ба омодагии умумии муассисаҳои таҳсилот ба имконияти ҷоркунии технологияҳои такмилёфтai таҳсилотии ташкили машғулиятҳо бо варзиш таъсир мерасонад. Ба сифати монеа инҷунин навоварӣ (аз ҷумла дастгирӣ аз ҷониби роҳбарият) хизмат мекунад. Барои истифодаи технологияҳои мусир педагог бояд муҳимиати онҳоро фаҳмида, дарк кунад, ки мантиқан, аз ӯ рушди иловагӣ дар соҳаҳои додашудаи технология талб карда мешавад.

Машғулияти тарбияи ҷисмонӣ дар замони нав, ки ба шахсияти донишҷӯ нигаронида шудааст, ба қобилиятҳо, ҳоҳишҳо ва имкониятҳои он самт дода шудааст. Тамрини шахсият-мехвар ин:

- фароҳам овардани шароит барои беҳтарсозии омодагии ҷисмонии донишҷӯён, солимии онҳо, баланд бардоштани ҳавасмандӣ ба дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ;
- истифодаи шаклҳо ва методҳои гуногуни ташкили фаъолияти донишҷӯён дар машғулият, ки имкон медиҳанд таҷрибаи субъективии донишҷӯ күшода дода шавад;
- фароҳам овардани фазои ҳавасмандии ҳар як донишҷӯ ба кори гурӯҳ;
- истифодаи маводи дидактикаи дар дарс, ки имкон медиҳад донишҷӯ намудҳои барои ӯ муҳимтари фаъолиятро интихоб намояд;
- на танҳо ба натиҷаи ниҳоӣ, балки инҷунин дар рафти раванди ба даст овардани он;
- эҷоди фазо барои худифодакуни табии донишҷӯ мебошанд.

Дар мавриди муносибати интерактивӣ бошад, пас дар ин ҷо аз аввал бояд чунин далелро қайд кард, ки олимон-физиологҳо дер боз ба ҳусусияти фаъоли дарки иттилоот таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд. Инсоне, ки эҳсосоти мусбатро ҳис мекунад, “ҳаритаи дарк”-ро осонтар эҷод мекунад, ва онҳо босифаттар мешаванд. Ин маъни онро дорад, ки аз ҷумла донишҷӯён низ таҷриба ва ғояҳоро осонтар ва дақиқтар ба хотир оварда, онҳоро дарк мекунанд [4, с. 82-84]. Яъне, агар донишҷӯ иштирокҳои фаъоли раванди таълим гардад, ӯ иттилоотро беҳтар ба хотир мегирад. Дар ин принсип методҳои интерактивии таълим бунёд ёфтаанд.

Мақсади таълими интерактивӣ – ин фароҳам овардани шароити бароҳати таълим мебошад, ки дар он донишҷӯ муваффақиятнокии худ, камолоти зеҳнии худро эҳсос мекунад, ки худи раванди таҳсилотиро босамар мегардонад.

Таълими интерактивӣ эҳсосот, шуурро фаъол месозад, ки ин ба ҳифзқунии босифат мусоидат менамояд. Ба таълим ва ҳифзқунӣ инҷунин он ҷиз метавонад мусоидат намояд, ки иттилоот дар шакли нав, ғайримукаррарӣ пешниҳод карда мешавад, ки аллакай бо қонуниятҳо ва қолибҳои дар майнаи сари мо мӯқарарагардида мувофиқат намекунад.Faъолноксозии ҳифзқуниро бо кумаки эҳсосот дар машғулиятҳои амалии тарбияи ҷисмонӣ: кор дар гурӯҳҳои хурд аз рӯйи таҳлили машқҳои мушахас, ҳадафҳои он, ширкат дар бозиҳои тақлидӣ ва фаъол истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми омӯзиши фанҳои сикли тарбияи ҷисмонӣ истифодаи методи ҳуҷуми майнагӣ, методи синектика (усулҳое, ки дар қиёс асос ёфтаанд), методи шабексозӣ (истифодаи мачозҳо), ки таъсирӣ саҳт мерасонанд, ба мақсад мувофиқ аст.

Пайдошавии шаклҳои интерактивии фаъолияти донишҷӯёни ҷавонро дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳамчун тамоюл дар фаъолияти омӯзгорон дар заманаи парадигмаи шахсият-мехвари педагогӣ ва рушди тафаккури эҷодӣ дар онҳо ҳамчун тамоюл зътироф кардан мумкин аст. Истифодаи шаклҳои зикргардидаи инноватсионии таълими донишҷӯён ба дигаргуншавии фаъолияти онҳо ба самти аз ҷиҳати шахсиятӣ муҳим мусоидат менамояд. Низомбандии минбаъдаи таҷрибаи педагогӣ, таснифи коркардҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба мавзӯъ ва хулосаи муайяншуда дар асоси ин принсипҳои технологӣ, ҳаритаҳои технологӣ оид ба ташаккули фарҳанги ҷисмонии шахсият мусоидат ҳоҳад кард.

Хангоми гузаронидани машғулиятҳо дар муассисаи таҳсилоти олӣ амалисозии назоратро аз болои ҳолати функционалии организми донишҷӯён бо назардошти хусусиятҳои инфиридорӣ ва синну солии онҳо амалӣ кардан зарур аст. Интихоби машқҳои ҷисмониро ба таври ташхисӣ, бо истифода аз тадриҷият, низомнокӣ ва дастрасӣ будан гузаронидан лозим аст. Раванди азхудкуни маҳоратҳо ва малакаҳои ҳаракатӣ аз ҷониби донишҷӯён инчунин бояд шуурнокӣ, фаъолнокии онҳо ва маҳорати қасбии донишҷӯ вобаста мебошад.

Аҳамияти маҳсусро ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ масъалаи воябандии сарбории ҷисмонӣ бо назардошти вазъи саломатӣ ва рушди ҷисмонии донишҷӯён қасб менамояд.

Технологияи шахсият-мехвар ба эҷоди фазои эҷодкорона дар машғулият қумак карда, инчунин шароити заруриро барои рушди қобилиятҳои инфиридории донишҷӯён фароҳам меорад [1]. Диққати зиёдро ба рушди малакаҳои амалие, ки дар зиндагӣ заруранд, муносабати бошуурона, фаъолонаи донишҷӯён ба дарсхои тарбияи ҷисмонӣ додан зарур аст. Барои ноил шудан ба самаранокии машғулият ба муносабати шахсӣ ба донишҷӯён самтигирӣ кардан зарур аст, ки дар он таълимгиранда ба ҷустуҷӯи эҷодкорона ва худмуайянкунӣ тамоюл мекунад.

Технологияҳои иттилоотию иртиботӣ имкон медиҳанд, ки раванди таълимӣ дар сатҳи нау, муосиртар ташкил карда шуда, азхудкуни пурратари маводи таълимӣ таъмин карда шавад. Ин инчунин ба ҳалли боз як вазифа – дар донишҷӯён бедор қардани ҳавасмандӣ ба ташаккули тарзи ҳаёти солим – қумак мекунад.

Технологияҳои иттилоотию иртиботӣ дар тарбияи ҷисмонӣ ва таҳсилот дар маҷмӯъ падидает, ки таҳти таъсири ҷаҳонишавӣ ба рушд оғоз кард. Иттилоотикунони варзиш дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ, бешубҳа, дар доираи муосиркунони таҳсилот дастгирӣ карда мешавад. Технологияҳои компьютерӣ ва воситаҳои иттилоотӣ танҳо бо имкониятҳои буҷетӣ маҳдуд мешаванд.

Раванди ташкилии машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ на танҳо бо истифодаи воситаҳои муосир ва ғайримуқаррарии омодасозӣ: презентатсияҳо, тестгузаронии компьютерӣ, олимпиадҳои фосилавӣ, истифодаи шабакаи интернет, ҷамъиятҳои шабакавӣ, балки инчунин бо ҷалби маводи ракамиӣ, истифодаи сомонаҳои оммавӣ, инчунин стендҳои тамринӣ-ташхисӣ; модулҳои воқеяятнокии маҷозӣ; низомҳои автоматикунонидашуда барои назорат ва идоракуни раванди тамринӣ ва ғайра ҳамроҳӣ мекунад [2, с. 44-46]. Ҳамаи технологияҳои иттилоотию иртиботӣ барои таълимгирандагон ҷолибанд, зеро маҳз ҳамин синну сол аудиторияи мақсадноки навовариҳои техникуи иттилоотӣ маҳсуб мейбад.

Дар натиҷаи истифодаи технологияҳои иттилоотию иртиботӣ инҳо мӯяссар мегарданд:

- күшода шудани қобилиятҳои ҳаматарафаи таълимгирандагон;
- баланд бардоштани ҳавасмандии донишҷӯён ва шавқу ҳавас ба фан;
- омӯзонидани донишҷӯён ба боварӣ доштан ба худ;
- ёд додани истифодаи донишҳои гирифташуда ба донишҷӯён дар ҳаёти ҳамарӯза;

- баланд бардоштани сифати донишҳои таълимгирандагон. Технологияҳои муосири иттилоотию иртиботӣ бояд ҷойгоҳи сазовори ҳудро дар омодасозии қасбио педагогии донишҷӯёни факултетҳои тарбияи ҷисмонӣ зимни ташкили шаклҳо ва намудҳои зерин: лексияҳо, машғулиятҳои семнарӣ ва амалӣ, санчишҳо ва имтиҳонот, кори мустақилона, тайёр қардани корҳои курсӣ ва ҳатмкунандагии таҳассусӣ, ташкили кори илмию методӣ ишғол намоянд. Дар ин зимн нақш ва вазифаҳои технологияҳои муосири иттилоотию иртиботӣ аз баланд бардоштани ҳавасмандӣ ва фаъолноксозии фаъолияти маърифатии таълимгирандагон, сайқал додани малакаҳои кори мустақилона, баланд бардоштани сатҳи фарҳанги иттилоотӣ иборатанд.

Маҷмӯаи дидактикаи воситаҳои таъминоти иттилоотии фан дар раванди кори мустақилонаи донишҷӯён дарки иттилоотро дар сатҳи баландтари босифат таъмин менамояд. Воситаҳои визуализатсияи динамикий ва мултимедиа ба донишҷӯён имкон медиҳанд, ки тамрини варзишӣ ё солимгардониро ба нақш гирифта, маҷмӯъҳои машқҳо, барномаҳои самтнокии солимгардонӣ ё қасбӣ-амалидоштаро таҳия намуда, омодагии техникӣ ва ҷисмонӣ такмил дидҳанд. Барномаҳои ташхискунанда имконият медиҳанд, ки мустақилона ҳудташхискуни ҳолати равонӣ, функционалий ва ҷисмонӣ мустақилона гузаронида шавад, ки дар асоси он ҳудтахлилкунӣ гузаронида шуда, хулосаҳо ва тавсияҳо ба маълумоти бадастомада пешниҳод карда мешаванд. Бо қумаки тестҳои автоматикунонидашуда донишҷӯён метавонанд сатҳи донишҳои ҳудро арзёбӣ карда, мустақилона амалҳои минбаъдаи ҳудро ба нақш гиранд [5].

Дар асоси гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки такмили низоми маориф дар кишвари мо ҷорӣ намудани ғояҳои навро дар тамоми соҳаҳои он, аз ҷумла ба тарбияи ҷисмонии донишҷӯёни ҷавони муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, талаб мекунад. Дар навбати аввал, ин бо тағиیرёбии технологияи таълими тарбияи ҷисмонӣ алоқаманд аст, ки метавонад сатҳи зарурӣ солимӣ ва омодагии равонию ҷисмонии мутахассисонро ба шароити ғуногуни ғаъолияти ҳаётӣ таъмин намояд. Дар илм ва амалияи муосири педагогӣ маҷмӯӣ ба таври кифоя васеи технологияҳои таҳсилотӣ таҳия гардидааст.

Ҳамин тариқ, зарурияти ҷорӣ намудани инноватсияҳо ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ бо масъалаҳои ҷиддӣ дар вазъи саломатии ҷавонон муайян гардидааст. Талабот ба инноватсияҳо дар самти мазкур дар ҳамаи соҳаҳои фарҳанги ҷисмонӣ, маҳсусан дар масъалаҳои такмили методҳои кор, дар интихоби воситаҳои асили роҳҳои ҷорӣ намудани онҳо дар амал ба мушоҳида мерасад.

АДАБИЁТ

1. Давыдова Т.П. Современные образовательные технологии на занятиях физической культурой // Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 24(35). URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/24_\(35\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/24_(35).pdf) (дата обращения: 02.03.2019).
2. Лихачев, О.Е. Интерактивное обучение в физическом воспитании студентов вуза / О.Е. Лихачев, Ю.В. Шиховцов, И.В. Николаева // Здоровье нации: современные ориентиры в физическом воспитании учащейся молодежи: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, 15 апреля 2013, Самара. С. 44-46.
3. Мокеева Л.А.Физическая культура в вузе: интерактивные методы обучения // OlymPlus. / Л.А.Мокеева, Ю.В.Шиховцов, И.В.Николаева Гуманитарная версия. 2015. -№ 1. С. 82-84.
4. Симонова И.М. Воспитание самостоятельности студентов в процессе занятий физической культурой с использованием информационных технологий // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – №1.

ИННОВАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В статье исследуются инновационные отношения к образованию с использованием современных технологий физического воспитания. Отмечается, что физическое воспитание в вузах представлено как учебная дисциплина и важнейший компонент всестороннего развития личности. Существенный приоритет современных технологий физического образования для студентов является привлекательным, которые повышают мотивацию к физической культуре и спорту и занятиям. Делается заключение, ки внедрение инноваций в физическое воспитание обусловлено серьезными проблемами в состоянии здоровья молодежи.

Ключевые слова: инновационное отношение, образование, занятие, физическое воспитание, профессиональный вуз физического воспитания, специалист, студент.

INNOVATIVE RELATIONSHIP TO EDUCATION USING MODERN TECHNOLOGIES OF PHYSICAL EDUCATION

The article examines innovative attitudes towards education using modern technologies of physical education. It is noted that physical education in universities is presented as an academic discipline and the most important component of the comprehensive development of the individual. An essential priority of modern technologies of physical education for students is attractive, which increase motivation to physical culture and sports and activities. The conclusion is made that the introduction of innovations in physical education is caused by serious problems in the state of health of young people.

Key words: innovative attitude, education, occupation, physical education, professional university of physical education, specialist, student.

Сведения об авторе:

Миралиён Ҳайрулло Абдусалим - старший преподаватель Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимов. Адрес г. Душанбе. E-mail: khayrullo_m@mail.ru Tel: (+992) 935262655

About the autor:

Miraliyon Khairullo Abdusalim - senior lecturer Tajik Institute of Physical Culture named after S. Rakhimov. Address Dushanbe. E-mail: khayrullo_m@mail.ru Tel: (+992) 935262655

НАҚШИ ҲАМҚОРИИ МУРАББИЯ БО РОҲБАРИ МУСИҚӢ ДАР ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ КӮДАКОНИ ЗИНАИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ

Ҳайруллоев Б., Рамазонов Д.С.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи ахлоқии кӯдакони синни томактабӣ дар оила ва муассисаҳои томактабӣ дар заминai талаботи «Концепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2006) ва бо баҳисобигирии ҳусусиятҳои синнусолии кӯдакон муайян карда

мешаванд. Машгулиятҳои суруд ва мусикӣ мазмуни тарбияи ахлоқиро дар бар гирифта барои аз худ намудани одат, рафткорҳои ахлоқӣ, парвариш намудани ҳиссиётҳои ахлоқӣ ва ташаккули тасаввуротҳои ахлоқӣ замина мегардад.

Дар заминаи сурудану рақс намудан маҷмӯи сифатҳои ахлоқии кӯдаки синни томактабӣ ташаккул ёфта ҳиссиётҳои инсонгарӣ (гуманизм), паҳлухои гуногуни характер, интизомнокӣ, рафтори маданий, ватандӯстӣ, таҳаммулгарӣ колективизм, дӯстӣ ва муносибатҳои мусбати байниҳамдигарӣ бо ҳамсолону калонсолон мустаҳкам мегарданд.

Исбот шудааст, ки мусикӣ ҳатто барои кӯдаки дар батни модар буда низ таъсиргузор мебошад чунки ба гуфти олимони соҳа мусикие, ки модар мешунавад метавонад барои инкишофи ҷисмонию равонии тифл таъсиргузор бошад. Ҷуноне, ки А. Сино мефармояд “Барои қаноатбахш кардани талаботи тифл модар дар вақти гавҳора ҷунбонидан алла сароида ду вазифаро иҷро менамояд, ки дар натиҷа қобилияти даркуниро дар тифл ташаккул дода дар замери ў муҳабbat ба гимнастика ва мусикиро мегузорад”, чунки дар оянда он дар тарбияи ахлоқии ў таъсири бузург мегузорад. 5-19

Мақсади тарбияи мусикӣ дар ҳамин зинаи таҳсилот, аз ҷумла дар кӯдакистон ташаккули ҳаматарафаи шахсияти кӯдакон буда ба воситаи мусикӣ таъсир расонидан ба рӯҳи онҳо ва дар ҳамин замина ба вучӯд овардани шавқу ҳавас, талабот, қобилият, муносибати ахлоқию зебопарастии онҳо амалӣ карда мешавад. Кӯдакон паҳлухои гуногуни санъати мусикиро ҳамон вақт аз худ менамоянд, ки агар ҳамкории мурабби бо роҳбари мусикӣ хуб ба роҳ гузошта шуда бошад ва ҳамчунин ҳусусиятҳои фардиву имконоти синнусолии онҳо ба инобат гирифта шаванд.

Нақши ҳамкории мураббия ва роҳбари мусикӣ дар ташаккули шахсияти кӯдакон ҳамон вақт мавқei аввалиндараҷаро қасб менамояд, ки он барои дарк намудан, бедор намудани ҳиссиётҳо ва ташаккули фикрронии кӯдакон нигаронида шуда бошад.

Тарбияи ахлоқии кӯдакон дар заминаи мусикӣ роҳҳои дурусти ташкил ва омӯзиши мақсаднокро талаб менамояд, чунки вазифаи муҳими кӯдакистон инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кӯдакони томактабиро дар бар гирифта роҳҳои гунонуни инкишофи онро ҷустуҷӯ менамояд.

Омузиши мусикӣ на танҳо барои кӯдакон, балки барои мураббиён низ ҳатми мебошад, зеро дар ҳолати набудани роҳбари мусикӣ дар кӯдакистон мураббия низ метавонад машгулиятҳои мусикиро худ мустақилона тадрис намояд, ки ин амал ба фоидай ҳам кӯдакон ва ҳам мураббӣ мебошад.

Мусикӣ дар баробари ҳаракат, инҷунин бо нутқ, бозӣ, ки воситаи инкишофи ахлоқии кӯдакон мебошанд низ таъсиргузор мебошад. Мусикӣ дар якҷоягӣ бо ҳаракат дар инкишофи ҷисмонии кӯдак низ нақши муҳим дошта намудҳои онро дар рақсҳои кӯдакона, бозихои серҳаракат зимни сурудан, бозӣ бо истифода аз ангуштон ва гимнастика, дар навоҳтани созҳои мусикӣ кӯдакона мушоҳида кардан мумкин аст. Дар машгулиятҳои мусикӣ зимни сурудан ба воситаи истифодай методи аёни-зарбӣ на танҳо «мақсад»-и инкишофи ҳаматарафаи шахсияти кӯдак амали мегардад, балки «восита»-и инкишофи ахлоқии кӯдак низ гардида шавқоварии ў нисбат ба суруд ва мусикӣ меафзояд. Кӯдакон маҳз тавассути ҳаракат зарби мусикиро дарк намуда ба завқ меоянд. Ин амал баъд аз он сурат мегирад, ки мураббия ва роҳбари мусикӣ бо онҳо дар бораи мусикӣ сӯҳбат ороста доир ба жанрҳои гуногуни он маълумот ироа менамоянду порча аз он жанрҳоро дар сози мусикӣ иҷро менамоянд.

Арзишнокии амалии фаъолияти сурудан ба воситаи методи аёни-зарбӣ аз тарафи табион ва равоншиносон асоснок карда шудааст. Ба фаъолияти сурудан зимни ҳаракатҳои мусикию зарбӣ инҳо дохил мешаванд:

бозихои серҳаракат;
бозихои нақшофарӣ;
бозихо бо истифода аз панҷаҳо ва ангуштон;
тақлидҳои овозӣ;
навоҳтани созҳои мусикии кӯдакона;
ҳаракатҳои мавзун таҳти навои оҳанг;
истифодай мусикиҳои миллии рақсӣ;

Вобаста ба ҷунин навъи фаъолиятҳои кӯдакона мураббӣ метавонад дилҳоҳ бозиро ба нақша гирад, роҳбари мусикӣ бошад лаёкати гуногуни кӯдаконро ба назар гирифта мусикӣ ё сурудро интихоб менамояд ва дар якҷояги онро амали месозанд, ки дар натиҷа дониши ҷисмонию равонии кӯдакон инкишоф ёфта бардамию ҳушҳоли болидаруҳии онҳо тараққи мейбад ва ин ҳамкориҳо сабаби инкишофи ҷунин тарбияи ахлоқии кӯдакон мегарداد:

ҷисми кӯдакон хубтару беҳтар инкишоф ёфта, мушакҳои қаду комат мустаҳкам мегарданд;

кувваи сомеа, ҳиссиёти зарби, хотираи мусиқӣ инкишоф мёбанд; малакаҳои муоширати нутқио гайри нутқӣ (имову ишора, қиёфасозӣ) ва гайра ташаккул меёбанд;

қарор қабул намудан, расидан ба ҳусни тафоҳум (яқдигарфаҳмӣ), инкишоф ёфтани ҳисиёт, ташаккул ёфтани маҳорати кори гурӯҳи ва гайра.

Малакаҳои таҳқикии хурду калон (физиологӣ), инкишоф ёбии қобилияти шунавоӣ, биной ва ламсӣ.,

Ба ақидаи муттахасисон Ветлугина Н.А. Морковой Т.А. тарбияи мусиқӣ дар муассисаҳои томактабӣ аз он лиҳоз муҳим мебошад, ки тавассути аҳбор мубодилаи байни нимкураҳои чапу рости системаи асаб тезтар сурат гирифта ҷараёни даркӯ фахм, шинохтан, тафаккур, қабули қарорҳо танҳо тавассути фаъолияти якҷояи ҳардӯи ин нимкурраҳо, ки ҳар қадоме ҳусусияти алоҳидаи худро дорост, амалӣ мегарданд. 3,4-306

Ҳангоми машғулиятҳои мусиқӣ ҳусусиятҳои синнусолӣ ва шавқу рағбати ҳар як қӯдакро ба инобат гирифтани роҳбари мусиқӣ бисёр муҳим мебошад, чунки дар раванди машғулиятҳо, он вазифаҳои мушаххасе, ки дараҷаю душвориҳои гуногунро дороянд онро тавре барои қӯдакон пешниҳод менамояд, ки омӯзиши онҳо шавқовар гарданд ва меҳру муҳаббати онҳо нисбат ба суруд ва мусиқӣ баланд гарданд. Дар ҳамин замине роҳбари мусиқӣ дар ҳамкори бо мураббӣ бо чунин самтҳо метавонанд ба дили қӯдакон меҳри санъати мусиқиро ҷой қунонанд ва дар ташаккули тарбияи аҳлоқии онҳо нақши муаъян гузоранд.

бо шунавонидани мусиқӣ;

бо лаҳни дилнишин сароидани суруд;

бо ҳиссиёт зёбо гӯш намудани мусиқӣ;

бо нозукиҳои санъати мусики бо меҳр рафтор намудан;

ба воситаи қарсақ сароидани суруд;

ба воситаи дуруст зарбро дарк кардан ва истифода намудан он;

Ҳулоса ҳамкории роҳбари мусиқӣ бо мураббӣ дар машғулиятҳои суруд ва мусиқӣ таъсири таваҷҷӯҳнокии қӯдаконро бо санъати мусиқӣ ташаккул дода дар тарбияи аҳлоқии қӯдакони синни томактабӣ таъсири калон мегузорад ва таваҷҷӯҳнокии қӯдаконро ба санъати мусиқӣ ташаккул медиҳад.

Ҳамкории роҳбари мусиқӣ бо мураббӣ дар машғулиятҳои суруд ва мусиқӣ дар шаклгирии тарбияи аҳлоқии қӯдакони синни томактабӣ ба воситаи санъати мусиқӣ дар шароити муосир самаранок ҷараён гирифта шаклҳои ин ҳамкори чунин сифатҳои тарбияи аҳлоқии қӯдакони синни томактабиро замина мегардад.

- таъмин гардидан доимијату мунаzzамии таъсироти зеҳнӣ ва ҳиссиёти аҳлоқии қӯдакони синни томактабӣ дар раванди омӯзиш тавассути сурудҳонӣ;

- муҳайё гардидан барои эҳсос намудани даркӯ фаҳмиши мусиқӣ;

-шинос гардидан қӯдакон бо адвор (нота) созҳои мусикии қӯдакона ва миллӣ, суннатҳои аҷодии иҷроиш дар маросимҳои анъанавии ниёғон;

-фароҳам созии шавқу ҳавас ва муҳаббат ба иҷрои суруду мусикии ҳалқии-миллӣ дар қӯдакон;

-дарк намудани алоқамандии мусиқӣ бо табиат, олами вуҳӯш, наботот, шодию сурури инсон ва гайраҳо;

Дар маҷмуъ ҳамкории мураббӣ бо роҳбари мусиқӣ дар тарбияи аҳлоқии қӯдакони синни томактабӣ бо назардошти ҳусусиятҳои синнусолӣ ва психологии мусикии қӯдакон бояд эҷодкорона сурат гирифта оянда дар рушди тарбияи зебопарастию маънавии тарбиятирандагон заминai бойетимод гардад.

АДАБИЁТ

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. // Б.В. Асафьев Л, 1963. - С.221.
2. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание и всестороннее развитие ребенка советском детском саду.-В кн.: // Н. А. Ветлугина Музыкальное воспитание в современном мире. М., Советский композитор, 1973.
3. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. // Н. А. Ветлугина М.,Советский композитор, 1981, гл. 1,3.
4. Запорожца А.В., Морковой Т.А., Воспитание и обучение в детском саду. Под ред. А.В. Запорожца, Т. А. Морковой, Просвещение, М., 1976, - С.306-308.
5. Хайруллоев Б. Методикаи таълиму тарбияи суруд ва мусиқӣ дар синфҳои ибтидой // Б Хайруллоев Душанбе, 2019- 6-19c.

РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ В НРАВСТВЕННОЙ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Было доказано, что музыка эффективна даже для будущего ребенка, поскольку исследователи говорят, что музыка, которую слышит мать, может влиять на физическое и умственное развитие ребенка. Как говорит Сино: «Чтобы удовлетворить потребности ребенка, мать поет колыбельную и выполняет две функции, которые, в свою очередь, развиваются способности восприятия ребенка и вкладывают любовь, гимнастику и музыку в сердце», потому что поступающая музыка морально настраивает на образование. 5-19

По мнению экспертов, Ветлугина Н.А. Морковь Т.А Музыкальное образование в дошкольных учреждениях важно потому, что обмен информацией между левым и правым полушариями нервной системы происходит быстрее, процесс понимания, познания, мышления, принятия решений возможен только через совместную деятельность обоих полушарий, каждого из которых имеет свои особенности.

В заключение следует отметить, что сотрудничество музыкального руководителя с воспитателем на уроках пения и музыки оказывает большое влияние на нравственный интерес детей к музыкальному искусству, оказывает большое влияние на нравственное воспитание дошкольников и развивает детей, интерес к музыкальному искусству.

Сотрудничество музыкального руководителя с воспитателем на уроках пения и музыки в формировании нравственного воспитания дошкольников через музыкальное искусство в современных условиях эффективно, и формы этого сотрудничества составляют основу качественного нравственного воспитания детей дошкольников.

Ключевые слова: пение, аплодисменты, ритм, эмоция, ноты, детская музыкальная инструменты, исполнение, воспитания, нравственное, эстетическое, воспитатель: музыкальные руководители традиции.

THE ROLE OF THE TEACHER AND COOPERATION WITH THE MUSIC DIRECTOR IN AESTHETIC EDUCATION AT THE PRESCHOOL LEVEL

The music it has been proven that is effective even for an unborn child, as researchers to show the music is listening mother hears can affect the child's physical and mental development. How. To says, Sino "In order to meet and the child's has needs, the mother sings for a during when the cradle, and has two functions which is turn develop the child's perceptual abilities and put love, gymnastics and the music in the heart," because the applicant is morally motivated. educated. 5-19

Ba aqidai muttahasison Vetrugina N.A. Morkova T.A. tarbiyai musiki gift muassisaçoitomaktabuaz he liçoz tuxim meboshad, ki tavassuti Akhbor mubodilaibayni nimkuraçoi chapu grow sistemi Asab teztar Surat girifta çaraoni Darko façm, shinohtan, tafakkur, қабули қарорхо tanxo tavassuti faoliyatı yakçoyai xardui Institute nimkurraço, ki xar Kadoma hususiyati aloxidai Khudri dorostı, amalı megardand. 3.4-306

Hulosa kamkori roxbari musikji bo murabbi dar mashuliyatçoisurudvamusikü taşüsiri tavaçlıçnokii kydakonrobosan'atimusikütashakkuldoda dar tarbiya ahloii kydakonisinni tomaktaba taşsiri takulydavaon meguzta

Kamkorii roxbari musikji bo murabbi dar mashuliyatucoisurudvamusikü donation of shaklgiriya tarbiya akhloqii kydakoni sinni tomaktabü ba vitai sanati musikü dar sharoiti miussir samaranok karayon girifta shaklxriyata chninoi arayon girifta shaklxriyamina chininoi

Key words: Children, singing, applause, regularity, emotion, notes, aroid music, original traditions.

Сведение об авторах:

Хайруллоев Баҳридин – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики музыкально-художественного воспитания Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни., Тел: (+992) 900224481

Рамазонов Давлат Сулаймонович - старший преподаватель кафедры теории и методики музыкально-художественного воспитания Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни, Тел: (+992) 918230147

About the authors:

Khairulloev Bakhridin - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Methods of Musical and Artistic Education, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, Tel: (+992) 900224481

Ramazonov Davlat Sulaimonovich - senior teacher - Department of Theory and Methods of Music and Art Education Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, Tel: (+992) 918230147

ГИМНАСТИКА ҲАМЧУН ВОСИТА ВА УСУЛИ ТРБИЯИ ЧИСМОНӢ ДАР БАХШИ ФАҶОЛИЯТИ ИНСОН

Абзалов И. А., Гадоев М.А.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Дар раванди инкишофи таълими тарбияи чисмонӣ чор методи мустақил ба вучуд меояд: гимнастика, бозиҳои варзишӣ, варзиш ва сайёҳӣ. Дар байни ин методҳо гимнастика ҷои намоёнро ишғол мекунад, ки тамоми ҳаракатҳои заруриро барои инкишофи умумии чисмонии инсон дар ҷомеа таъмин мекунад. Агар дар варзиш ва бозиҳо аз машқҳои ба ҳаёт алоқаманд гирифта шавад, дар гимнастика машқҳоро маҳсус интихоб мекунанд, ки ба организми инсон таъсири мусбат расонида тавонанд.

Гимнастика ин воситае мебошад, ки бо азхудкунии ҳаракатҳои такроршаванда, даврзаниҳои гуногун организм ҳолати ғайримуқарарии баданро кам ҳис намуда, қобилияти кории варзишгарон, қайхоннавардон, баҳрнавардон, моҳидорон, кӯҳнавардон ва дигар ихтисосмандонро дар шароитҳои мураккаб нигоҳ медорад. Ичро намудани машқ бо истифодай олоти варзишӣ ба нафаскашӣ ва гардиши хун таъсир мерасонад, яъне ки суст мешавад, vale байди ичрои машқ ба зудӣ ба эътидол меояд. Дар ичрои машқҳои дигар намудҳои варзиш, сатҳи истеъмоли ҳаво ва тапиши дил зиёд мешавад. Масалан: дар ҳолате, ки гимнаст бо дастонаш дуруст рост меистад, байди ичрои машқ нафаскашии ў нисбат ба давраи ичро намудани машқ кам мешавад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ў қобилияти мувофиқ соҳтани ҳаракати ичрои машқро бо нафаскашиаш аз худ намудааст. Чунин амалро на дар ҳамаи машқҳо ичро намудан имконпазир мебошад, vale варзишгаре, ки машқро дуруст ичро менамояд, ҳолати нафаскашиашро ҳангоми ичрои машқ бо ҳолати ҳаракат мувофиқ намуда, нафаскашиашро қатъ намекунад. Агар гимнаст дар вақти ичрои машқҳои гимнастикий нафаскашиашро дуруст анҷом дихад, кори дил ва рагҳои хунгард ҳам дар ҳамбастагӣ бо ҳам фаҷолият мекунанд, дар ин ҳолат таъсири машқҳои гимнастикий ба организм хуб мерасад. Дар вақти ичро намудани машқҳое, ки ба муаллақ задан, тоб ҳӯрдан ба пеш ва ё қафо вобаста бошанд, дар навомӯзон баландшавии фишори хун дар рагҳои хунгарди сар ва дигар узвҳои бадан ба вучуд меояд, ки рангу рӯи иҷроқунандай машқ сурҳ мешавад. Дар варзишгарони варзида бошад, чунин ҳолат ба вучуд намеояд. Бо ёрии машқҳои гимнастикий рефлексҳои шартӣ ба вучуд меояд, ки дар ҳама ҳолатҳои тағирёбии бадан ҷараёни хун ба узвҳои бадан дуруст таъмин карда мешавад.[3, с.68].

Дар гимнастика машқҳои гуногуни зиёде истифода бурда мешавад, ки ҳар якои онҳо вазифаҳои гуногуни мақсаднокеро ичро мекунанд. Машқҳои умумитаъсиркунанда, роҳгардӣ, давидан, ҷаҳишҳои бетакядихӣ, бозиҳои серҳаракат, машқҳои одии озод, машқҳои ҳарқати ҳарби дошта, ки таъсири обутоби умумии баданро доранд, бокуватқунии чисмонӣ, қобилияти кории варзишгарро зиёд мекунанд. Машқҳо бо олотои варзишӣ, машқҳои акробатикӣ, машқҳои гимнастикаи бадей, ҷаҳишҳои такиянок барои обутоби ҳаракатҳои минбаъдаи варзишгар мувофиқ мебошанд ва барои идора намудани ҳаракати бадани худ дар ҳолатҳои гуногун имконият медиҳанд.


Ҳар як гурӯҳи машқҳоро дар алоҳидагӣ дида мебароем:

I. Машқҳои сафорӣ. Омӯзиш бо дарназардошти низомномаи сафорории Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад, ки ниҳоят ичрои вазифаи омӯзгори доранд. Машқҳои сафорӣ дар якҷоягӣ амал намудан, интизом, қаду қомати расо, ҳушӯр ва ҷолоба буданро тарбия мекунад, ки ин барои ҷомеа ниҳоят зарур аст.

II. Машқҳои умумитаъсиркунанда барои обутоби серҳаракати организм мусоидат мекунад ва бо қумаки ин машқҳо тамоми организм дар умум ҷисман инкишоф мейёбанд. Ин машқҳо бе олотои варзишӣ, бо ашёҳои варзишӣ (ҷӯбдаст, гантелҳо, тӯбҳои дарунпур, скакалка, булава) ва дар олотои варзишӣ (девори гимнастикий, ҳаракати гимнастикий) ичро карда мешаванд.


III. Машқҳои озод ҳаракати ҳамоҳанги варзишгарро сайқал дода, минбаъд мураккаб гашта, ба амалҳои таркибӣ оmezish ёfta, ба организм сарбории чисмонии зиёд мебахшанд. Ҳамчун машқҳои умумитаъсиркунанда, машқҳои озод ҳам бо ашёҳои

варзишӣ ва бе ашёҳои варзишӣ ичро карда мешаванд. Ашёҳои варзишӣ таъсири машқро ба организми варзишгар зиёд мекунад, аз ин рӯ риоя намудани нозукиҳои ичрои худро талаб мекунад.




IV. Машқҳои характеристики асли ҳарбӣ дошта; – ки ба ҳаёти ҳамарӯзаи мо пайваст мебошанд ва заруранд, инҳо: давидан, ҷаҳидан, баромадан, аз монеаҳо гузаштан, гавак қашидан, машқҳо барои нигоҳ доштани мувозинат дар минтақаи хурди такягузорӣ, бардошта бурдани олотҳои варзишӣ, мат, ҳарак, ҳамсабақ ва дигар ҳаракатҳое, ки барои инсон зарур мебошанд.


V. Обутоб бо олотои варзишӣ қобилияти ҷисмонии варзишгарро обутоб медиҳанд. Онҳо ҳаракати ҳамоҳангӣ нозук ва қобилияти ҷисмонии зиёд, ҷолоқӣ ва самтгирӣ дар ҳолатҳои мураккаб, ҷасурӣ ва қарори катъӣ қабул намуданро талаб мекунанд. Барои ичро намудани чунин машқҳо, қувваи ҷисмонии худро дар ҳаракати ба вучуд омада истифода бурда тавонистан лозим аст.



VI. Машқҳои акробатикӣ доманаи ниҳоят васеи мушкилотро фаро мегиранд. Баъзе ин машқҳоро ҳатто кӯдакон озодона ичро мекунанд, vale барои ичро намудани баъзеи ин машқҳо қобилияти ҷисмонии зиёд зарур мебошад, ки барои варзишгарони дорон дараҷаи олии варзиши мувофиқ мебошад. Машқҳои акробатикӣ варзишгарро дар руҳияи тоқатоварӣ тарбия мекунанд. Машқҳои акробатикӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: динамики (муаллақ задан, салто, ичро намудани гардиш) ва статики (нигоҳ доштани мувозинат дар минтақаи аниқи хурди такя).



VII. Ҷаҳишҳо – воситаи хуби обутоби ҳаракати ҳамоҳангшудаи варзишгар мебошанд. Онҳо ба узвҳои нафаскашӣ ва кори дилу рагҳои хунгард таъсири муайян мерасонанд, аз ин ҷиҳат онҳо дар гимнастика мақоми намоёнро ишғол мекунанд.



VIII. Машқҳои гимнастикаи бадей дар худ тамоми намуди ҳаракатҳои гуногуниӣ, аз он ҷумла ҳаракатҳои раксиро фаро мегирад. Онҳо табиатан ба мусиқӣ алоқаманд буда, ба варзишгар ҳаловатӣ эстетикий мебахшад. Ин машқҳо аппарати алоқамандии мушакҳо ва органҳои дохилиро мустаҳкам намуда, қобилияти ҳаракати ҳамоҳангшудаи варзишгарро хуб мекунад. Машқҳои гимнастикаи бадей ин воситаи зеботарини тарбияи ҷисмонӣ барои духтарон ва занон мебошад. [2, с. 89].

Асоси азҳудкунии бошууронаи ҳаракатҳои варзиши гимнастикаро тасавуроти ҳаракатҳо ташкил мекунад. Барои ташкил намудани тасавуроти дақиқи ҳаракатҳои варзишгарон омӯзгор яке аз принципҳои муҳими дидактикаи омӯзиш – принципи бошууронаро бояд истифода намояд.

Барои ташакул додани тасавурот оид ба ҳаракатҳо мураббӣ як қатор усулҳоро истифода мебарад:

- Шинос намудани дастпарварон бо номи машқ, ки ба истилоҳоти мувофиқ мебошад;
- Намоиш додани ичрои техникаи машқ;

- Фаҳмонидани техникаи машқ бо дарҷ намудани хислати вақти ҳаракат;
- Иҷозат ба иҷрои машқи санчишӣ;
- Нишон додани овезаҳои аёни.

Бо ёрии ин усулҳо дар гимнаст тасавурот оиди азхудкуни ҳаракат ба вучуд меояд.


Интихоб ва истифодабарии дақиқи номи машқ ва истилоҳоти марбут ба он дар раванди омӯзиш нақши муҳимро мебозад.

Аслан истилоҳот барои сарфа намудани вақт ҳангоми муоширати мураббӣ ва варзишгарон истифода бурда мешавад. Агар гимнаст истилоҳро хуб донад, омӯзиши маводои таълими барои мураббӣ сабук мешавад, ў вақти камро сарф мекунад ва дар мағкураи таълими гранда нақши ҳаракат ба вучуд омада, онро ба зудӣ азхуд мекунад. Дақиқ ва дуруст донистани номи истилоҳоти машқ ва нишон додани он дар мағкураи гимнаст хотираи таҷрибаҳои пештараро зинда карда, дикати гимнастро ба азхудкуни ҷузъҳои машқи нави нишондодашуда ҷалб мекунад. Донистани истилоҳ азхудкуни ӯ иҷрои минбаъдаи машқро дар пайваст намудани таркиб сабук мекунад.

2. Зарурияти муҳим барои ташаккули фаҳмиши машқ, нишон додани техникаи иҷро намудани машқ мебошад. Бо сифати паст нишон додани машқ на фақат дар майнаи гимнаст ҷой намегирад, балки шаъни мураббиро дар назди шогирдон паст мекунад, аз ин ҷиҳат мураббӣ бояд машқро бо сифати аъло нишон дода тавонад.

3. Фаҳмондани техникаи иҷрои машқ нақши муҳимро дар раванди омӯзиш мебозад: дар навбати аввал, камбудиҳоро кӯтоҳ мефаҳмонад. Фаҳмондадиҳӣ бояд ба қисмҳои даҳл дошта бошад, ки дидашаванд наимебошанд ва дар ҳолате ҳис карда мешаванд, ки машқ дуруст иҷро карда шуда бошад. [8, с. 132].

Вобаста ба сатҳи дараҷаи тайёри гимнаст, фаҳмондадиҳӣ бояд таркиби ҷузъи иҷрошударо қушода тавонад. Ба гимнастҳои дараҷаи варзиши доштаро на фақат гуфтан лозим аст, ки машқҳо чӣ тавр иҷро намудан лозим аст, балки фаҳмонидан зарур аст, ки онро барои чӣ иҷро мекунанд. Дар пайравии фаҳмонидани қисмҳои асосии машқ, дар ҳолатҳои иҷрои санчишии машқ мураббӣ шарҳи иловагӣ оиди ҳиссиёт ва ҳаракатҳои шиносро бояд ба таври возех баён намояд. Ҳар як машқ тақсимоти амалро дақиқан дар вақти муайян, дар фазо, бо таъсири аниқи мушак талаб мекунад. Масалан, иҷро намудани ҷаҳиши содда (соскок) бо алвонҷ ба пеш аз прикладина, ки онро аниқ дар доираи бахш нишондодашуда дастонро сар дихад. Пеш аз он, ки гимнастро барои иҷро намудани ҷаҳиши иҷозат медиҳем, ўро омӯзишидан лозим аст, ки дар вақти иҷро намудани алвонҷ ба пеш доираи бахш сардиҳии олоти варзиширо аниқ муайян карда тавонад. Иҷрои ин амал мушкил нест: дар вақти иҷро намудани якчанд алвонҷдииҳӣ мураббӣ ба гимнаст ишораи овозӣ медиҳад, ки дар қадом лаҳза прикладинаро сар додан лозим аст. Баъди азхуд намудани шунидани ишораи мураббӣ гимнаст метавонад дар муҳлати кӯтоҳ мавқеи даварро аз худ намуда олоти варзиширо дар лаҳзай зарурӣ сар дихад ва ҷаҳишро дуруст иҷро намояд.



Баҳодиҳии вақти дақиқи амали гимнастро ҳам бо истифодаи олоти варзиши дақиқ намудан мушкилӣ надорад. Масалан, гимнасти беҳтарин машқи баромадан бо қатшавӣ аз такиҷи дастон дар гуллаҷӯҳоро иҷро мекунад ва мураббӣ тавассути сониясанҷ марҳилаҳои асосии амали баромадан бо ҳамшавӣ аз такиҷи дастон дар гуллаҷӯҳоро мушоҳида мекунад. Ин вақти мушоҳидашударо бо шогирдонаш дар машғулиятҳои тамринӣ, аввал аз ҳолати нишастан, минбаъд аз ҳолати рост истодан бо шонаҳо дар ҳолати ҳам, бо суръат ростшавии пойҳо ва ниҳоят баромадан бо қатшавӣ дар муҳлати муайяншуда иҷро намуданро таълим медиҳад. Мураббӣ баъди муваффақ шуданаш ба вазифаи гузошташуда, ҳатоғиҳои ҳар як варзишгарро дақиқ ва сари вақт ба ў мефаҳмонад. Айнан бо чунин усул машқҳо, ки тавасути қувва иҷро карда мешаванд, таълими додан мумкин аст. Вақте, ки гимнаст манбаҳои бо вақт барои дақиқ додан ба

амали худро аз худ мекунад, мураббӣ камбудиҳои ўро фаҳмонида иҷозат медиҳад, ки якчанд маротиба машқро бо сурати санчишӣ дар олоти варзишӣ иҷро намояд. Чӣ қадаре, ки гурӯҳҳои тайёри кам бошанд, ҳамон қадар такрори машқҳо зиёд намудан лозим аст. Чӣ қадаре, ки таҳассуси гимнастҳо баланд бошад, ҳамон қадар ҳаракатҳоро камтар нишон додан лозим мешавад [10, с.165].

Нишондодҳои методии иловагӣ барои намудҳои алоҳидай машқи қисми асосии дарс ин гузаронидани машқҳои асосӣ ба шумор меравад. Дар вақти гузаронидани машқҳои гимнастикӣ дар олотои варзишӣ ҳаракат кардан лозим аст, ки зичии тарминҳо ҳарҷӣ хубтар шавад. Масалан, дар вақти гузаронидани машқҳои мактабӣ дар ғуллаҷӯбоҳо, прикладина бо таври гурӯҳӣ, ки ҳамзамон 3 -4 нафаро дар олоти варзишӣ машқро иҷро мекунанд. Дар ин ҳолат сифати машғулиятҳо хуб мешавад ва шавқу ҳаваси омӯзандагон зиёд шуда, масъулияtnокии онҳо дар иҷрои машқ меафзояд.

Машқҳои акробатикӣ бояд бо нисфи гурӯҳ ва ё бо нисфи он иҷро карда шавад, дар сурати акси он машғулият манфиатбахш наҳоҳад буд.

Пеш аз он ки машқ бо методи гурӯҳӣ гузаронида шавад, тавсия дода мешавад, ки омӯзандагонро як саф қарор дода, бо тартиби як, ду ва ё се, бо мақсади маълум намудани ҳамкор ва тартиби иҷрои машқи дар пешашон вазифаҳои мушахасс гузорад. Зарур аст, ки машқ ва меъёри миқдори такроран иҷро намудани он тарзе интихоб карда шавад, ки дар айни замон воситаи маҳсуси қисми тайёри ва машқҳои ёрирасон шуда тавонад. Мухим аст, ки дар вақти такроран иҷро намудани машқ, дар як ҷой наистода, машқро дар ҷараёни ҳаракат иҷро намоянд. Баъди такрор намудани маводи таълимии гузашта омӯзгор ҳаракатҳои нави таълимие, ки то ҳол омӯзонида нашудаанд, барои таълим интихоб намояд.

Дар вақти омӯзиши амали ҳаракатҳои нав новобаста ба он, ки омӯзгор аз машқҳои ёрирасон ва ё машқҳои комил оғоз мекунад, тавсияҳои зеринро ба шогирдон бояд пешниҳод кунад:

1. Номи машқро пешниҳод кардан.
2. Нишон додани машқ.
3. Фаҳмонидани техникаи машқии пешниҳодшуда.

Ҳангоми бо методи гурӯҳӣ гузаронидани машғулият сифати иҷрои машқро ҳамсабақ назорат мекунад ва аз ин ҷиҳат, дар вақти фаҳмонидани техникаи иҷрои машқ, ба қадом амали ҳолати ҳаракати машқ диқати асосӣ дода, тавсияи худро пешниҳод мекунад.

4. Аз нав машқро нишон додан.

5. Нишон додани тарзирасонидани ёрӣ ва риояи чораи бехатарӣ (омӯзандагон бо яқдигар ёрӣ дода нигоҳ доштани бехатариро таъмин мекунанд).

6. Аввалин иҷрои машқро иҷозат додан. Дар вақти иҷро намудани машқ омӯзгор тарзи дурусти иҷро намудани машқ ва кори ёрдамчиёнашро назорат мекунад.

7. Огоҳонидани омӯзандагон аз хатогиҳои техникии содиркардаашон (аз ҷумла оиди хатогиҳое, ки дар вақти расонидани ёрӣ оиди риоя намудани техникаи бехатарӣ содир карда шудааст).

8. Иҷозати такроран иҷро намудани машқо, ба ҳар шаҳс алоҳидай нишон додани хатогии содиркарда оиди иҷрои машқ [3, с.84].

Агар иҷрои машқ ба омӯзандагон мушкилӣ эҷод накунад, дар ин ҳолат омӯзгор ба онҳо 3-4 маротиба такроран иҷро намудани машқро иҷозат медиҳад. Фосилаи такроран иҷро намудани машқ ба ҳар чӣ зудтар пайдо кардан малакаи ҳаракати омӯзандагон вобаста аст.

Дар вақти гузаронидани машқҳои, ки бо хислат ва шароити баргузориашон бо методи гурӯҳӣ имкон надоранд, омӯзгор техникаи иҷрои машқро назорат мекунад ва дар ҳолатҳои алоҳидай худаш омӯзандагонро бо анҷом додани усулҳои техникаи бехатарии машқ муҳофизат мекунад.

АДАБИЁТ

1. Ипполитов Ю.А. «Соревнование по гимнастике» - издательство // Ю.А. Ипполитов «Физкультура и спорт» - 1968.
2. Коробова А.В. – «Школа легкой атлетики» - издательство «Физкультура и спорт». // А.В. Коробова Москва, 1968.
3. Лукрана М.Н., Шлемина А.М. – «Уровень формирования отдельных движений гимнастики». // М.Н. Лукрана, А.М.Шлемина Москва, 1969

4. Лубышева Л.И.- «Социология физической культуры и спорта» учеб. пособие. // Л.И.Лубышева Издательство центр «Академия», 2004.
5. Мустафакулов Т.Х. Учебное пособие по гимнастике. // Т.Х. Мустафакулов Издательство Душанбе, 2000.
6. Пуни А.Ц. «Волевая подготовка спортсмена» // А.Ц. Пуни РСФСР Москва, 1960
7. Розвинова В.В. – «Психологические факторы выносливости гимнастов» - издательство «Физкультура и спорт» // В.В. Розвинова Москва 1967.
8. Рудик П.А. Пуни А.Ц., Худадов Н.А. Психологические вопросы спортивной тренировки; издательство физкультуры и спорта // П.А. Рудик, А.Ц. Пуни, Н.А.ХудадовМосква, 1982.
9. Смирнов Б.Н. – «Проявление решительности и смелости гимнастами старших разрядов» - издательство // Б.Н. Смирнов «Физкультура и спорт»
10. Смирнов Б.Н. «Некоторые итоги исследования волевой подготовки гимнастов» // Б.Н. Смирнов – Москва, 1963.
11. Филиппович В.И. «Теория и методика гимнастики» издательство // Б.Н. Смирнов «Просвещения» Москва – 1973.

ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО И МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В связи с распространением эпидемией корона вируса «Covid-19» во всем мире и его влияние на организм человечества, а также его последствия мы использовали методы и специальные упражнения гимнастики которые широко используются и применяются в целях сохранения здоровья и повышения работоспособности людей среднего и пожилого возраста.

В данной статье раскрывается многообразие физических упражнений и методов их применения, составляющих содержание гимнастики, позволяют целенаправленно воздействовать на развитие всех основных функций организма в соответствии с двигательными возможностями человека. Поэтому гимнастика является одним из наиболее действенных средств гармонического физического развития занимающихся.

Гимнастика – это определённая исторически сложившаяся совокупность специфических средств и методов физического воспитания. Занятие гимнастикой способствуют решению одной из важнейших задач специально разработанных формы движений аналитического характера.

Основные средства гимнастики, представляющие собой совокупность разнообразных искусственно созданных форм движений, применяют для совершенствования естественных, жизненно важных двигательных способностей человека. С помощью гимнастических упражнений формируют: навыки и умения, совершенствуют школу движений, развивают основные двигательные качества, восстанавливают утраченную дееспособность. Повышение эффективности занятие гимнастики со студентами, преподавателями и людьми различного возраста это достижение в теории и методике физического воспитания, выполнения которых требует высокого уровня развития основных двигательных качеств.

Ключевые слова: гимнастика, координационные движения, двигательные качества, принципы, спортивная техника, звуковой сигнал, дозировка, махи, комбинация, контрольные упражнения.

GYMNASICS AS A MEANS AND METHOD OF PHYSICAL EDUCATION IN THE SPHERE OF HUMAN ACTIVITY

In connection with the spread of the epidemic coronavirus "Covid-19" around the world and its impact on the human body, as well as its consequences, we used methods and special exercises of gymnastics that are widely used to preserve the health and improve the performance of middle-aged and elderly people.

This article reveals the variety of physical exercises and methods of their application, which makes up the content of gymnastics, and allows you to influence purposefully the development of all the main functions of the body in accordance with the athletic abilities of a person. Therefore, gymnastics is one of the most effective means of harmonious physical development of students.

Gymnastics is a certain historically developed set of specific means and methods of physical education. Gymnastics exercises contribute to the solution of one of the most important tasks of specially developed forms of movements of an analytical nature.

The main means of gymnastics, which are a combination of various artificially created forms of movement, are used to improve the natural, vital athletic abilities of a person. With the help of

gymnastic exercises are formed: skills and abilities, improved the school of movements, developed the main athletic qualities and restored the lost capacity. Improving the effectiveness of gymnastics with students, teachers and people of different ages is an achievement in the theory and methodology of physical education, the implementation of which requires a high level of development of basic athletic qualities.

Keywords: *gymnastics, coordinating movements, athletic qualities, principles, sports technique, sound signal, dosage, swings, combination, control exercises.*

Сведения об авторах:

Абзалов Имом Азизхуджаевич - кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры физической подготовки и гражданской обороны, Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Адрес: Республика Таджикистан г. Душанбе, район И.Сомони ул. Шотемур 73 «а» кв. 14 тел:(+992) 935410344.

Гадоев Махмадулло Аттоевич – доцент кафедры физической подготовки и гражданской обороны Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни Адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе, район Фирдауси, улица Фирдауси дом 28/2 кв. 102. Тел.: (+992) 985342642.

About the authors:

Abzalov Imam Azizkhodjaev - candidate of pedagogical Sciences, senior teacher of the Department physical training and civil defense of the Tajik state pedagogical University named after Sadriddin Aini. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, district. I.Somoni, st. Shotemur, 73 "a", apart. 14; Phone: (+992) 935410344.

Gadoev of Mahmadullo Attaevich – associate Professor of the Department of physical training and civil defense of the Tajik state pedagogical University named after Sadriddin Aini. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, st. Firdausi, 28/2 apart. 102. Phone: (+992) 985342642.

ТАЛАБОТҲОИ КАСБӢ-ПСИХОЛОГӢ БА ШАҲСИЯТИ ДОВТАЛАБОНИ САМТИ ОПЕРАТИВӢ

Мингбоев А. Ю., Дадобоева М.С.

Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон

Дар раванди чорабинҳои коршоями касбӣ-психологӣ дар мақомоти корҳои доҳилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ду талабот пеш аз ҳама ба инобати ҷиддӣ гирифта мешавад: талаботи касбӣ ва психологияи. Ба талаботи касбӣ - номгӯи ҳуҷҷатҳои расмӣ талаб карда мешавад (дипломи ҳатми муассисаи олӣ, шиноснома, билети ҳарбӣ ва ғайраҳо), бо ибораи дигар, талаботҳои касбӣ – ин мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои расмӣ мебошад. Талаботи психологияи гуфта, меъёрҳои психологии шаҳсони ба ин фаъолият алоқаманд ва ба ин кор машғулбуда, яъне ваколатдори оперативӣ ва ё нафари ҳоҳиши ба ин фаъолият машғулмешуда, яъне довталабони самти оперативӣ ба шумор меравад. Бо ибораи дигар, дар зери мағҳуми талаботи психологияи мувофиқи илми психология субъекти фаъолият бояд қадом ҷанбаҳои психолигро соҳиб бошад, дар назар дошта шудааст.

Дар робита ба ин, ҷунин талаботи касбӣ-психологӣ ба шаҳсияти довталабони самти оперативӣ пешниҳод карда гардидааст.

Сифатҳои муҳими эмотсионалию иродавии касбӣ:

- устувории эмотсионали ҳангоми қабули қарори масъулиятнок;
- дар мувозинат будан ва ҳангоми ихтилоф худдорӣ карда тавонистан;
- устуворӣ дар бартарафнамоии мушкилоти сарзада;
- қобилияти муддати дароз нигоҳ доштани фаъолии худ;
- талқиншавандагии паст, қобилияти ба таъсироти шаҳсони авторитарӣ дода нашудан;
- дар вазъиятҳои мураккаб масъулияти бар дӯш гирифтан;
- объективона баҳоғузорӣ намудани имконият, қувва ва дастовардҳои худ;

Хусусиятҳои зеҳнӣ (ақлӣ):

- дидা тавонистани якчанд роҳҳои ҳал ва фикран интиҳоб намудани роҳи оптималии он;
- дар мавридҳои кам будани аҳборот ва вақт ба фикрнамоӣ қарори дуруст қабул намудан.

Хусусиятҳои коммуникативӣ:

- вобаста аз хусусиятҳои фардӣ-психологии субъекти чиноят муюширати созандаро роҳандозӣ намудан;

• амалҳои худро бо амалҳои дигарон мувофиқ гузаштан.

Хусусиятҳои хотир:

- намуди зоҳирӣ ва рафтари одамро ба хотир гирифтан;
- хотири моторӣ (ҳаракатӣ);
- ба муддати дароз микдори зиёди ахбороти оперативиро ба хотир гирифта тавонистан;
- хотираи биной дар ҷойи ҳодисаи руҳдода;
- қобилияти матни хондашударо бе ҳато ба хотир овардан.

Сифатҳои ҳаракатӣ (моторӣ):

- ҳангоми кам будани вақт фавран амал намудан;
- аксуламалҳои тез ба сигналҳои (бонгҳои) ногаҳонӣ.

Кори маҳфӣ. Ба ин ҷода ҳатто бояд шахсони наздики ўворид карда нашаванд. Аслан сухан дар бораи «ҳаёти дучониба» ва ё «дорои ду зиндагӣ» меравад. Эҳтиёткории доимӣ ва дар баробари ин, маҳфӣ будани фаъолияти онҳо амнияти худи корманди оперативиро таъмин менамояд.

Коре, ки танҳо иҷроширо металабад. Субъектони амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯйӣ (оянда кӯтоҳ истифода мешавад – ФОҶ), агар ў дар гурӯҳ кор кунад ҳам, пеш аз ҳама бояд ба дониш, таҷриба ва фикри худ такя намуда, фаҳмида бошад, ки ягона нафаре, ки дар вазъиятҳои мураккаб муроҷиат карда метавонад, ин пеш аз ҳама худи ў мебошад.

М.В. Кроз бошад, барои довталабони смти оперативӣ ва кормандони амаликунандаи ФОҶ ҳангоми бомувафақият гузаронидани ҷорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯйӣ (оянда кӯтоҳ истифода мешавад – ЧОҶ) ба қадри зарурӣ мавҷуд будани «фаъолнокии захираҳои шаҳсӣ»-ро пешниҳод мекунад. Мувофики нуқтаи назари М.В. Кроз сифатҳои муҳими шаҳсии кормандони оперативӣ аз қисматҳои асосии зерин иборат мебошанд:

1. Қисми функцияҳои олии психикӣ:

- хотира - раванди маърифатӣ буда, дар баҳотиргирӣ, дар хотирнигоҳдорӣ, фаромӯш ва барқарорномоии таҷрибаи гузашта ифода мейбад;
- хаёл - ин оғаридани ҷизи нав дар шакли образи нав вобаста бо образҳои пешина мебошад;
- тафаккур - ин раванди фаъолияти маърифатист, ки маҳсули он тавассути ҷамъбастнамоӣ дар асоси инъикоси ҳақиқат тавсиф дода мешавад;
- диққат - аз байни ахбороти муҳталиф ахбороти барои кӯшодани чиноят зарур бударо чудо намуда, ба он муттамарказ гардидан.

2. Қисми сифатҳои маънавӣ-аҳлоқӣ:

- ироди - маҳорати расидан ба мақсадҳои гузаштаи худ тавассути бартарафномоии монеаю душвориҳо;
- устуворӣ - сифати асосии ирода буда, дар доимо омода будан дар бартарафномоии монеаҳо, муддати дароз нигоҳ дошта тавонистани мақсади мушаҳҳас дар шуур ва равона кардани тамоми қувва баҳри ин мақсадҳо зоҳир мешавад.

3. Дараҷаи баланди инквишифи зеҳнӣ (ақлӣ):

- зеҳн - маҳорати шинохтан, дарк кардан ва ҳалли маҳсулноки масъала ҳисобида мешавад;
- дараҷаи баланди рушди зеҳнӣ;
- мушоҳидакорӣ - маҳорати озмоиш намудани тавсифдиҳандаҳои муайянӣ ин ё он раванд бе даҳолати шаҳсӣ ба ин раванд;
- интуитсия - суд ёфтани роҳи ҳалли масъалаҳо ҳангоми нокифоя будани асосҳои мантиқӣ.

4. Қисми сифатҳои коммуникативӣ ва иҷтимоӣ:

- оромтабиатӣ;
- улфатпазири;
- ҳудтандиднамоӣ;
- зирақӣ;
- маҷмӯи донишҳои ҳуқуқӣ.

5. Қисми сифатҳои асабӣ-психикӣ:

- устувории эмотсионали;
- паст будани дараҷаи изтиробнокӣ - дар вазъиятҳои ҳатарнок ҳаяҷони эмотсионали ба қадри кифоя зоҳир гардиdan.

Аксар олимон дар воҳидҳои оперативӣ намудҳои ифрати характеристи астеникӣ, эмотсионали-лабиљӣ, ноустуворӣ, шизоидӣ, эпилептоидӣ ва сензитивиро номусоид мешуморанд.

Як қисмати дигари олимон бошанд, ҷунин сифатҳои шаҳсӣ ва кории кормандони оперативиро зарур мешуморанд:

- дараҷаи умумии рушди қобилиятаи зеҳнӣ, қобилияти муҳокимаю хулосабарории мантиқӣ ва анику возех баён карда тавонистани ахборот дар шакли ҳаттию шифоҳӣ;

- устувории эмотсионалй, дар мувозинат будан, назорат аз болои рафтори худ ва зохиршавии эмотсияҳои беруна, аз чиҳати эмотсионалй ба камол расида;
- дараҷаи идораи иродавии рафтор, ҳудгахаммулпазирӣ, бочуръатӣ, қатъият, устуворӣ, мақсаднокӣ, коршоямӣ;
- бонизомӣ, масъулиятнокӣ дар иҷрои кор;
- ҳудбаҳодиҳӣ, ҳусусиятҳои соҳаи маромнокии шаҳсӣ.

Дар рафти муайян кардани меъёрҳои ҷорабинҳои коршоямии қасбӣ-психологӣ ба психологон зарур аст, то дараҷаи рушди зарурии психикии сифатҳои муҳими довталабони самти оперативиро дониста бошад. Масалан, ҳамаи нафарони аз чиҳати психикий солим қобилияти ба тафаккури фазогиро доранд, аммо барои корманди оперативии зур шудан, бояд ин қобилияти мазкур нишондиҳандаш аз аксарияти нишондиҳандай миёнаи дигар довталабон баландтар бошад.

Дар бештари мавридиҳо на танҳо сарҳади зинаи поёни, балки сарҳади зинаи болоии дараҷаи рушди сифатҳои муҳими қасбиро муайян кардан зарур аст. Масалан, аксари психологони соҳаи психологияи меҳнат дар ҷунин ақидаанд, ки барои бомуваффақият иҷро намудани ҳудадориҳои қасбӣ нафарони дорои баланди инкишофи зеҳниро ба кор ҷалб кардан зарурат надорад, ки онҳо метавонанд ба иҷрои сифатноки ҳудадориҳо ҳалал расонанд. Доир ба ин масоил мӯаллифони китоби “Психология ва кор” Д. Шултс ва С. Шултс ҷунин ишора кардаанд: “...номзади ҳоҳиши дар мақомоти полис кор карданро дошта, ҳангоми гузаштани тести психологон барои муайянкунини инкишофи зеҳни (аз рӯйи тести Үондерлик) аз рӯйи б зербанди тести мазкур дараҷаи рушди баланди сарҳади зеҳниро дод ва аз рӯйи натиҷаи мазкур ба кор тавсия дода нашуд. Ва як нуқтаи ачиби дигараш ин аст, ки оиди масъалай ҷорабинҳои коршоямии қасбӣ-психологӣ ба суд муроҷиат кард, аммо дар суд комёбидро ба даст оварда натавонист...”[6:57].

Ҳамин тарик, шаклгирии коршоямии қасбӣ-психологӣ бояд аз омилҳои биологӣ оғоз гардида, то омилҳои иҷтимоиро дар бар гирад, аз ҷумла:

- зинаи яқум - сифатҳои антропометрикӣ, ҷисмонӣ ва физиологӣ;
- зинаи дуюм - сифатҳои психофизиологӣ, психологӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ;
- сеюм зина - сифатҳои иҷтимоию қасбӣ[4:182].

Дар баробари ин, ҷунин ҳусусиятҳои ҳарактери довталабони самти оперативиро ба инобат гирифтган зарур аст:

Ҳудэҳтиромнамоӣ. Довталабони самти оперативӣ бояд талабот ба ҳудэҳтиромнамоӣ ва эҳтиром аз ҷониби атрофиёро дошта бошанд, зоро нафаре, ки ҳудашро эҳтиром намекунад, пеш аз ҳама ҳудбаҳодиҳии ўпаст буда, бар зиммаи ин, дигарон низ ўро эҳтиром намекунанду дар мавқеи корӣ мавқеи ҳостаашро ишғол карда наметавонад.

Аз фикру ақидаҳои дигарон вобаста будан. Ин довталабон қарорро мустақилона бароварда натавониста, ба қалавиш роҳ медиҳанд, ҳатто агар фикри онҳо дуруст ҳам бошад, ба дурустии он шубҳа мекунанд. Агар яке аз кормандон бигӯяд, ки нафари мазкур нисбати нафари дигар ба фикрам, нишондодҳояш дурусттаранд, ҳол он ки танҳо пас аз шунидани 2 дақика ҳulosai ҳудро баровард, корманди 2-4 соат, ки пурсиши оперативиро гузаронидааст, дарҳол аз фикри худ баргашта, ба сухани ин нафар меравад (ба нафари мароми қriminalӣ дошта монандӣ дорад, фарқияташ дар он аст, ки ин нафарон аз чиҳати вобаста будан аз атрофиён ба ин кор роҳ медиҳанд).

Пас аз таҳлили андешаҳои боло, довталабони самти оперативӣ ва инҷунин субъектони амаликунандай ФОҶ-ро шартан ба се ғурӯҳ чудо намудан мумкин аст. Кормандон ва ё довталабони самти оперативии ғурӯҳи яқум натиҷаро аз ҳисоби бодиққатиашон ва ғурӯҳи дуюм бошад, аз рӯи интуитсия (хиссииёти шашум, фаросат) натиҷаро ба даст меоранд. Ҳамчунин, ба ғурӯҳи яқум довталабон ва ваколатдорони оперативии шигтобнакунанда, интиҳоби мунтазам ва таҳлили миқдори бештари аҳборот доҳил мегардад. Ғурӯҳи дуюми кормандони амаликунандай ФОҶ бошад, барьакс, доираи ҷустуҷӯро дарҳол маҳдуд соҳта, баъзан аз рӯйи интуитсияи худ пештар ба даври ниҳоӣ мерасанд. Аммо, бояд қайд намуд, ки дар ин раванди кор, яъне дар ғурӯҳи дуюм имконияти роҳ додан ба иштибоҳ васеътар аст. Ба ин нигоҳ накарда, нафарони дигаре ҳам дида мешаванд, ки ба ғаъолияти мазкур машғул ҳастанд, аммо ҷорабинҳои оперативӣ-ҷустуҷӯро бомуваффақият иҷро карда наметавонанд.

Мо ин ғурӯҳро шартан ба ғурӯҳи сеюм ҳамроҳ намуда, ин нафаронро барои истифодаи корҳои иловагӣ аз қабилий, таъмини воситаҳои гуногун ба кор ҷалб менамоем. Ҳамчун қоида, ин кормандони оперативӣ мароми комёбгардии паст ва аз рӯйи дараҷаи рушди зеҳни ўпаст, дараҷаи пасттарро нисбати дигар кормандон соҳибанд. Минбаъд метавон қӯшиш намуд, то бо мурури замон дар колективи кории ғаъолияти зикргардида, шумораи онҳоро камтар намуд. Зоро, маълум мегардад, ки баъзе корҳоро ин нафарон аз сабаби аз ӯҳдаи кор набаромаданашон истифода менамоянд ва дигар субъектони ФОҶ ўпаст, ин кормандонро мавриди сӯистифода қарор медиҳанд ва нафарони ғурӯҳи сеюмро истифодабаранд дигар ҳоҳиши ба баъзе кор машғул шуданро намекунанд ва оянда ба назари онҳо ҷунин менамояд, ки гӯё ин бар дӯши онҳо набуда,

набояд ин нафарон ба ичрои ин гуна корҳо машғул шаванд.

Агар ин гуна тамоюл давом ёфтани гирад, пас маълум мегардад, ки гурӯҳи сеюм ҳамчун ёрдамҷии дигарон, бо ибораи дигар, ҳамчун котибот корро пеш мебаранд. Магар ин хуб аст? Албатта не. Тамоми гуфтаҳои боло сарчашма мегиранд аз мароми фаъолияти онҳо ва мароми интихоби қасбу ҳунарии давраи мактабхонӣ ва навҷавонии онҳо. Зоро, дар ин самт қобилиятаҳои маҳсусро зоҳир карда наметавонанд, аммо ба хотираи ҳътирофи суханони нафарони ба онҳо наздиқ ин корро бар дӯш гирифта, бемайлаз пайи ичрои он мегарданд.

Аз тарафи дигар, агар ин гуна корҳо дар ин самт давом ёфтани гирад, гурӯҳи сеюм мумкин дигар қӯшиши фаъол буданро ҳам нақунанд, ба истилоҳе «ман наметавонам» гӯён худро аз масъулият дур бикунанд. Ҷавонони ба кор нав омада, инро ҳамчун уҳдадориҳои хизматӣ ҳътироф карда метавонанд.

Инчунин, дар фаъолияти мазкур як қатор омилҳои манфири метавон қайд намуд, ки боиси муҳосираи талаботи соҳаи шаҳсии корманд мегарданд, аз ҷумла: набудани вақти холӣ, набудани даромадҳои иловагӣ, эҳсоси ҳусумат аз ҷониби атрофиёни, мушкилоти саломатӣ, мавҷуд набудани истироҳати пурра, ҳавф аз ҳаёти худ ва муоширати бовариноку рафиқонаро надоштан.

Дараҷаи баланди маҳфият мушкилоти дигарро пеш меорад, зоро нафарони аз кор баргашта, оид ба кори худ ба оилаи худ сӯҳбат мекунанду эмотсияҳои манфири худро мебароранд. Мутаассифона, дар ин самти корӣ, ин гуна ошкорбаёни сӯҳбат доир ба кори худ нашояд, чунки кори мазкур маҳфияти баландро металабад. Аз ҳамин сабаб ҳам, боиси бошиддати эмотсионалии иловагӣ мегардад.

Пас аз таҳлили ҷанбаҳои психологии ФОҶ, метавон кормандони оперативии боистеъоддро аз рӯйи ҷунин сифатҳо тавсиф ва муайян намуда, ин сифатҳо дар навбати худ ҳамчун талаботи психологӣ ба шаҳсияти довталабони самти оперативӣ пешниҳод карда мешаванд:

- ба даст овардани аҳбороти муҳими оперативӣ дар бораи фаъолияти ҷинояткорӣ дар ҷойи ҳодиса ва дар дигар шароитҳо. Аҳбороти ба даст овардаро ба зудӣ бо забони криминалий, яъне бо мағҳумҳои криминалий баргардонидан;
- коркарди аҳбороти бадастомада дар шакли рамзандишуда, тартиби фарзияҳо;
- қобилияти ҳал карда тавонистани супориҷҳои қасбӣ дар вазъиятҳои таҳдид ба ҳаёти шаҳсӣ;
- омода будан ба вазъияти ҷангии тан ба тан бо ҷинояткор;
- баланд будани ҳисси масъулияту ташабbuskorӣ аз болои амалҳои худ (набудани ҳуқуқ ба «ҳато» кардан);
- маҳорати роҳандозӣ карда тавонистани муоширати маҳсус бо шаҳсони рафткорҳои зиддиҷамъиятию олами криминалий;
- дараҷаи баланди тобоварии психофизиологӣ, дар алоқамандӣ бо кам будани вақт (давомнокии миёнаи вақти корӣ 10-12 соатро ташкил медиҳад, баъзан 7 рӯзи кории ҳафттаро фаро гирифта, раҳсипоршавии шабона барои дастгирнамоӣ пас аз анҷоми рӯзи кории шиддатнок дида мешавад);
- қобилияти тобовар будан ба бошиддатии эмотсионалии дароз, ҳолати изтироб, ҳисси тарс, номуайянӣ, имконнопазири сухан гуфтан оид ба шубҳаи худ бо нафарони наздиқ;
- фаъолии интелектуалии доимӣ (таҳлили аҳбороти тез тағйирёбанда, дар хотира нигоҳ доштани миқдори қалони далелҳо, дар шароитҳои қами вақт қарорро қабул карда тавонистан);
- ба хубӣ нақшҳои гуногуни иҷтимоию қасбиро бозӣ карда тавонистан;
- ҳозирҷавобӣ, ба нафари дигар вазъияти мураккабро тез ва саҳех фахмонидан.
- дараҷаи баланди ҳудсанчишнамоӣ: детексияи иштибоҳ дар мувофиқ гузоштани версияи пешниҳодшуда бо ҳолати объективӣ асос меёбад. Барои ин механизми азnavramzbandӣ, тез аз як намуди рамзандӣ ба дигар намуди он гузаштан, инчунин дар дараҷаи «предмет-образ, предмет – аломат-предмет» [3:21].

Аксуламалҳои кормандони оперативӣ дар шаклҳои бошиддатӣ ва аз даст додани мувозинат ҳангоми гузаронидани ЧОҶ мушоҳида мешавад. Бошиддатӣ бо забони англисӣ мағҳуми стрессро ифода карда, ҳангоми таҳдиду ҳатар, сарбориҳои гуногуни ҷисмонию зехнӣ, ҳангоми қабули фаврии қарор сар мезанад. Довталабони самти оперативӣ ҳангоми гузаронидани ЧОҶ барои дастгир намудани гурӯҳи ҷинояткорони бо силоҳ мусаллаҳ, ҳолати бошиддатиро аз сар мегузаронад. Пас мувофиқи талаботи психологӣ, довталабони самти оперативӣ, ки дар рафти вазъиятҳои мураккаби ФОҶ мувозинатро (худро гум мекунанд) мувофиқ нестанд. Зоро, дар ин маврид мутаассифона тамоми равандҳои психикии кормандони оперативӣ боздошта мешаванд: шунавой, биноии заиф, ҳаракатҳои худро хуб эҳсос кардан ва ғ. Бошиддатии психикӣ метавонад дар як қисми довталабон равшан зоҳир ёбад, дар қисми дигар бошад, кӯтоҳмуддату камзоҳиршаванда бошад. Дар ҳолатҳои зикргардида, довталабони самти оперативӣ ҳамлаи нафаронро наметавонанд хуб дарк қунанд ва ба хотир бигиранд (ҷеҳра, ҷанҷ нафар будани онҳо, намуди либос, ярок). Ва ё бо ибораи дигар, «...Илми ФОҶ як навъи раванди дарккунии (маърифатӣ) воқеяияти объективӣ, инъикос гардидани

предметҳо ва падидаҳои олами моддӣ дар шуури инсон мебошад. Шахсе, ки бо проблемаҳои илмию амалии ФОҶ сару кор дорад, ба предмети тадқиқшавандай худ чун ба як қисме (ҳалқае), ки дар зери қатори (силсилаи) падидаҳои воқеяти бо ҳам пайваста қарор дорад, муносибат менамояд...» [8:21].

АДАБИЁТ

1. Березин Ф.Б. Психическая и психологическая адаптация человека. Монография. Л.: Наука, 1988.
2. Бечтولد Х. П., Отбор. // Экспериментальная психология, т. 2, 1963.
3. Васильев В.Л. Юридическая психология. - Санкт – Петербург, 1998.
4. Глушко А.Н. Формирование профессиональной психологической пригодности курсантов военно-учебных заведений министерства обороны Российской Федерации. Монография. / М.: Военный университет. 2003.
5. Латифзода С.З. Меъёрҳои қасбӣ-психологии қабули номзадҳо ба мақомоти корҳои дохилӣ ва роҳнамоии психологии онҳо. Душанбе-2015.
6. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и практика: учебник для вузов. Питер.
7. Общая психодиагностика: Учебное пособие – М.: Изд-во Московского университета, 1987.
8. Раҳимзода Р. Ҳ. Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй. Китоби дарсӣ. Нашри 5-ум – Душанбе: «Эр-граф», 2020.
9. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модификация восьмицветного теста Люшера. Спб-2010.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ КАНДИДАТОВ ПО ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В этой статье рассматриваются профессиональные и психологические требования к кандидатам по оперативно-розыскной деятельности, которые хотят работать в различных оперативных подразделениях. В связи с этим, описаны основные требования субъектов, осуществляющих оперативно-розыскной деятельностью, которые необходимы для успешного выполнения оперативных задач.

Ключевые слова: профессионально-психологические требования, психологические особенности личности, профессионально-психологическая пригодность, оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскная мероприятия.

PROFESSIONAL-PSYCHOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE PERSONALITY OF CANDIDATES FOR OPERATIVE-RESEARCH ACTIVITY

This article discusses the professional and psychological requirements for candidates for operational-search activities who want to work in various operational units. In this regard, the basic requirements of entities engaged in operational-search activities that are necessary for the successful completion of operational tasks are described.

Key words: professional and psychological requirements, psychological characteristics of a person, professional and psychological suitability, operational-search activities, operational-search activities.

Сведения об авторах:

Мингбоев Абдуворис Юзбоевич - кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии ХГУ имени академика Б. Гафуров.

Дадобоеva Мадина Солибоевна - заведующая кафедрой общей и педагогической психологии Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни, кандидат педагогических наук, доцент.

About the authors:

Mingboev Abduvoris Yuzboevich - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of General Psychology, KSU named after Academician B. Gafurov.

Dadoboeva Madina Soliboevna - Head of the Department of General and Pedagogical Psychology, S. Toraighyrov Tajik State Pedagogical University. Ayni, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.

ОМӮЗИШИ РАФТОРИ ДЕВИАНТӢ ДАР РАВИЯИ БИХЕВИОРИЗМ

Комилова М.Д.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Равияи илмӣ, ки дар психология рафтори девиантро меомӯзад, ки он равияи бихевиоризм (кал. англ. behaviar-рафтор) мебошад. Ин равия аз тарафи олими равоншинос Ҷон Уотсон (*Watson John B.*) дар Амрико рушд ёфтааст. Ӯ соли 1913 мақолаэро навишт бо номи «Психология аз нуқтаи назари бихевиорист» ва ин ба муаррифӣ намудани моҳияти ин равия асос гузашт.[8] Ҕ. Уотсон психологияро барои субъективизмаш зери танқид гирифт. Ба қавли ӯ, шуур бо воҳиду унсурҳояш ва ифодаҳои номуайяннаш амалан бефоида аст. Предмети психология бояд рафтор бошад. Ба андешаи ӯ, «бихевиоризм бояд лабораторияи ҷамъият шавад». Бояд қайд кард, бихевиоризм ҳамчун яке аз асосҳои ташаккулёбии парадигмаи "рафтор" дар сотсиология ва фалсафаи иҷтимоӣ низ васеъ омӯхта мешавад.

Асоси бихевиоризмро инкори психика ва шуур ҳамчун предмети тадқиқоти психология ташкил медиҳад. Онҳо рафторро ҳамчун предмети омӯзиш қарор додаанд. Бихевиоризм дар асоси муносибати механикӣ ба одам пайдо шудааст. Бихевиористон ба рафтор ҳамаи он амалҳои ҷавобии организмро ба водоркунандаҳои беруна мансуб медонистанд, ки аз берун мушоҳида мешаванд. Ҳамин тарик, бузургии таҳлили рафтор алоқаи мушаххаси водоркунанда (*S*) ва амали ҷавобӣ (*R*) мебошад. Бихевиоризм аз ҳама гуна шаклҳои методи интроспексия даст қашида, методи эксперимент ва мушоҳидаи объективиро пешниҳод менамояд, ки дар он алоқаи *S→R* (stimulus - reaction) бо мақсади пешбининамоии рафтори субъект ва «идоракунӣ»-и он тадқиқ карда мешавад. Ҕ. Уотсон ва шогирдонаш протсесҳои психикро маҳз дар доираи ин ҷорҷӯба дида баромаданд.[9, с.1]

Мавқеи радикалии бихевиоризм дар он асос мейёбад, ки илми психология бояд категорияи “рафторро” таҳти назари худ қарор дода, ҳолатҳои психикӣ ва интелектро дуюмдарача ҳисобад. Барои исбот намудаи схемаи *S→R* намояндагони бихевиоризм тадқиқотҳо ва таҷрибаҳои зиёд гузаронида, исбот намудаанд, ки бо воситаи интиҳоби дурусти амали ҷавобӣ (*R*) ба таври мӯътадил имконияти тағиیر додани водоркунанда (*S*) вучуд дорад. Водоркунандаҳо ҳамчун роҳнамо барои таъсир расонидан ба амали ҷавобӣ баромад намуда, олами доҳилии фард ва ҳолати равонии ӯро ба қулӣ тағиیر медиҳанд.

Ба андешаи Ҕ. Уотсон чунин рафторро дар ҳайвонҳо низ мушоҳида намудан мумкин аст. Бо назардошти чунин пешниҳодҳои илмӣ Уотсон барномаи илмии “Омӯзиши идора кардани рафтор”-ро пешниҳод намудааст. Дар асл, агар амали ҷавобӣ (*R*) бо водоркунанда (*S*) муайян карда шаванд, пас барои рафтори намунавӣ бояд водоркунандаҳои мувоғиқро интиҳоб намуд, яъне барои идора кардани рафтори фард муайян кардани водоркунандаҳои мувоғиқ коғӣ аст. [3]

Дар аввали солҳои 1930 назарияи бихевиоризм рушд ёфта, равияи “необихевиоризм” пайдо шуд. Намояндагони ин равия Беррес Скиннер, Алберт Бандура, Эдвард, Толмен Едвард, Карл Халл ва дигарон мебошанд.

Ба ақидаи Беррес Скиннер (*Burrhus Frederic Skinner*) предмети омузиши бихевиоризм ин “далел” мебошад, ки ҳамчун нишондиҳандай рафтори фард ба ҳисоб меравад. Омӯзиши рафтор бояд дар асоси далелҳо ва ҷенакҳо ба қайд гирифта шаванд. Зоро рафтори фард - ин ягона воситаест, ки психолог тавассути он таҳлил ва тадбиқи илмиро натиҷабандӣ карда метавонад. Далелҳои воқеъии ин исботи сабаби амали ҷавобӣ (*R*) будани водоркунанда (*S*) мебошанд, ки дар рафтори фард мушоҳида мешавад. Чунин амалро Скиннер бо истилоҳи “амали респондентӣ”, яъне амали ҷавобӣ ифода кардааст. Ба андешаи ӯ инсон бо воситаи қобилияти фикр кардан ба рафтори оперантӣ қодир аст. Дар ин ҳолат амали ҷавобӣ пеш аз водоркунанда ба вучуд меояд. Масалан, агар барои ҳаридани ширинӣ мо пулро сарфакорона истифода бурда, аз ҳаридани яхмос даст қашем инро мо рафтори оперантӣ номида метавонем. Дар ин ҳолат амали ҷавобӣ - сарфай маблағ, яъне даст қашидан аз яхмос ва водоркунанда - ширинӣ мебошад. Водоркунанда (ширинӣ) амали ҷавобиро пайғирӣ мекунад (сарфа кардани маблағ). Тамоми рафтори инсон - ин маҷмӯи мараккаби аксуламалҳои кутоҳмудат ва дарозмудат мебошад, ки дар вазъиятҳои муҳталиф амалӣ мегарданд. Дар анҷом инсон қушиш

менамояд, ки бо ба даст овардани водоркунандахи мусбӣ барои аз байн бурдани водоркунандаҳои манғӣ шарафёб гардад. Ҳамин тарик, “механизми омӯзиш”-ро механизми ёдгирӣ мустаҳкам намуда, амали чавобиро бо воситаи водоркунанда амалӣ мегардонад. Чунин амал ба рафтари табии рӯзмарҳо мубаддал гашта, фард ноогоҳона бо он рӯ ба рӯ мешавад. [5]

Аз огоҳи Скиннер рафтари девиантӣ ҳам натиҷаи омӯзиши маҷмӯӣ водоркунандаҳои ба фард таъсиррасон мебошад, ки он аз аксуламал сарчашма мегирад. Масалан, агар волидайн аз синни хурдӣ фарзанди худро бо меҳру муҳаббат ба воя расонанд, маълумот ва тарбияи хуб диханд пас кӯдак хушахлоқ ба воя мерасад. Вале агар кӯдак дар муҳити носолим ба воя расад - ҷангӯ ҷанҷоли рӯзмарҳо, лату кӯб ва ё доштани волидайн майзада ва ғ. ин хатари эҳтимолияти ба рафтари девиантӣ даст задани ноболиг мешавад. Ба ибораи дигар, рафтари девиантӣ мисли рафтари “мельёрӣ” аз синни хурдӣ тибқи “механизми омӯзиш – механизми ёдгирӣ” дар шуурҷой мегирад, ки ҳамчун натиҷаи таъсири аксуламал- водоркунанда амалӣ мегардад. [2]

Баъди муশоҳидаҳои якчансола рафтари одамон Скиннер ба хulosae меояд, ки дар ҷараёни фаъолият дар баъзе маврид ҳамон як водоркунанда дар одамони гуногун аксуламалҳои гуногунро ба вучуд меоварад, зоро дар ин ҷо маҳаки асосӣ - “фардият” ба назар гирифта нашудааст. Назарияи илмии ўдар ин ҷода нақши назаррасро пайдо намуд, зоро Скиннер дар нақша категорияи “фардият”-ро ворид намудааст. Ба андешаи ўдар фардият контексти ҳолати рафторо ба пуррагӣ тасвир менамояд ва ба хulosae меояд, ки нақшаро бояд иваз намуд ва нақшай пешниҳоднамудаи ўчинин сохтор дорад. $S \rightarrow I \rightarrow R$ (stimulus – individual- reaction). Ба инобат гирифтани фардият, ҳусусиятҳои шахсият (фард) ва ҳислатҳои хоси қобилияти идрок намудан дар ин раванд ба он оварда мерасонад, ки натиҷаи ниҳоии фаъолияти шахсро таҳлил намоем. Нақшай « $S \rightarrow R$ » (stimulus - reaction) ба пурраги натиҷаи рафтари фардро ошкор намекунад. Масалан, ҷазо додани фарзанди худ бо лату кӯб на дар ҳама вақт натиҷаи тарбиявиро дорад. Мисол, як падар барои он, ки фарзанди ўоянда “ба кори зишт даст назанад” усули лату кубро истифода мебараад, вале падари дуюм бошад, ба ояндаи фарзанд диккате надода, “майли садистӣ”-и худро қонеъ мегардонад. Яъне лату кӯб намудан ва ё истифодаи зӯроварӣ дар муносибат ба фарзанд аз мароми дохилии фард вобаста аст. [4]

Илова бар ин Скинер бар хилофи санксияҳои ҷисмонӣ - мисли лату куб, зӯроварӣ ва монанди ин баромада, андеша дошт, ки санксияҳои ҷазо ба рафтари наврас таъсири муваққатӣ мерасонанд ва рафтари девиантии наврас дар ин ҳолат ба дигар шакли рафтари девиантӣ мубаддал мегардад. Яъне худи рафтари девиантӣ аз байн нарафта, танҳо тағиیر меёбад (шаклан дигар мешавад). Ҳамзамон ўсанксияҳои ҳавасмандкуниро афзалиятнок ҳисобида, андеша дорад, ки санксияҳои ҳавасмандкуни нисбат ба санксияҳои ҷазо натиҷа ва таъсири самараноктар доранд.

Муҳаққики дигари амрикӣ Эдвард Толмен (*Edward Tolmen*) соли 1922 дар интишороти худ “New Formula for Behaviorism” (формулаи нави бихевиоризм) унсури иловагиро дар формулаи ворид намудааст. Мувоғики андешаи ў формулаи рафткор набояд аз ду, балки аз се нишондиҳанда иборат бошад: stimulus (тағиироти мустақил) – тағиироти мобайни – тағиирёбии вобастагӣ (аксуламал). Ба таври дигар – водоркунанда – тағиироти ботинӣ – амали чавобӣ. Марҳилаи мобайни ба муҳоҳидаи бевосита дестворас аст, зоро он ҳолати психикӣ аст, ба монадӣ: интизорӣ, муносибат ва дониш.

Толмен исбот намудааст, ки равандҳои ботинири (ки танҳо барои ҳудшиносӣ дастрас мебошанд) “ба берӯн баровардан” баровардан ва ба монанди зуҳуроти ҷисмонӣ тадқиқ намудан имконпазир аст. Ўрафторо на ҳамчун занчираи аксуламалҳои алоҳида, балки ҳамчун як ҷизи том баҳогузорӣ намудааст.

Ўинро бо маъни ақл, дониш ё ассотсиатсия таҳлил намудааст. Аз рӯи тартиби нақша ўчинин нишондиҳандаҳоро пешниҳод намудааст.

1. Тағиироти мустақил (водоркунанда): муҳит ё дохилӣ (ақлонӣ не).
2. Тағиироти мобайни – ин ҳолати баҳодиҳӣ ба водоркунанда, натиҷагирий аз таъсири он, пешбининамоӣ ва бандубости ботинии рафткор.
3. Тағиироти вобастагӣ (амали чавобӣ)- ин рафткор.

Толмен тағиирёбии мобайниро дар назарияи рафтари бихевиоризм ҳамчун амали муҳим ҳисобида, андеша дорад, ки ин рафтари суннатӣ буда, аз муҳити зист ва таъсири ҷомеа вобастагӣ дорад. [6]

Бояд зикр намуд, ки ў дар асарҳои худ «Рафтори мақсаднок дар ҳайвонот ва одам», «Харитаҳои когнитиевӣ дар муш ва одам» назарияи бихевиоризмо шарҳ дода, истилоҳҳои «омодагии воситаҳо барои бамақсадрасӣ» ва «интизории аломати гешталтӣ»-ро барои шаҳ додани аксуламали организ ба таъсири муҳит истифода бурдааст. Организм ба вазъият рӯоварӣ карда, ба он худро мувоғиқ мекунад ва бо шарофати ин аломатҳои муайянро зоҳир менамояд, ки бо нуқтаи интихоб асосстсиатсия мешаванд (аломатҳои гешталтӣ) ва имконият медиҳанд, то одам фаҳмад, ки “чӣ ба чӣ мебарад?” [10]

Равоншиноси Амрикои Кларк Халл (Clark Hull) ба нақшай «S→R» унсури дигарро ворид кардааст. Ба андеша ў низ танҳо бо воситаи ба инобат гирифтани унсури мобайнӣ бо пуррагӣ метавон рафтори одамро мушоҳида намуд. Ў марҳилаи мобайнӣ гуфта, талаботи организмро (физо, хоб, талаботи шаҳвонӣ ва ф.) дар назар дошта, ки ба рафтор таъсири худро мерасонанд. Зоро маҳз талаботи организм ба рафтор нерӯ баҳшида, иқтидори имконпазирии ноаёнро ҳамчун аксуламал эҷод мекунад.

Ин иқтидор аз ҳисоби талаботи организм пайдо шуда, натиҷаи рафтори хотимавии инсон мегардад. Бо ибораи дигар, аксуламал дар анҷом маҳз аз иқтидори организм муайян карда мешавад. Формулаи тартибдодаи Халл чунин аст:

$$S \rightarrow O \rightarrow R \text{ (stimulus – organism- reaction)}$$

Дар ин формула организм - ин равандҳои ба ҷашм ноаён аст, ки дар доҳили организм ба вучуд меоянд. Рафтор дар натиҷаи таъсири водоркунандай олами беруна ё талаботи организм оғоз меёбад ва бо амали ҷавобӣ ба анҷом мерасад.

Ӯ қонунҳои рафтор - постулаҳои назариявиро таҳия намудааст. Ӯ талаботро нишондиҳандай асосии рафтори инсон (иқтидори аксуламал) меҳисобид. Талаботҳои организм - асосии рафторро ташкил менамоянд. Қувваи талаботҳои организм қувваи аксуламалро муайян мекунанд ва ба натиҷаи хотимавии рафтор таъсир мерасонад. Маҳз талабот табииати рафторро муайян менамояд ва вобаста ба ин рафторҳо гуногун мешаванд.

Халл нақши калидии мустаҳкамкуниро дар ташкилёбии робитаҳои нав пешниҳод менамояд. Тағирёбии мобайнӣ ҳамаи он ҷизест, ки ба организм (O) вобаста буда, ҳамин аксуламали рафториро ба ҳамин ангеза ташаккул медиҳад.

Ҳамин тарик, аз рӯи андешаи муҳақиқ тағирёбии миёна ё марҳилаи мобайнӣ ба мушоҳидаҳои бевосита дастнорас буда, ҳолатҳои равонии он мушаххас нестанд (интизориҳо, муносибатҳо, дониш ва ф). Мисол, тағирёбии мобайнӣ метавонад гуруснагӣ (дар ҳайвон ё инсон) бошад, ки онро бевосита мушоҳида намудан ғайри имкон аст. Бо вучуди ин, гуруснагро мо метавонем ба таври возеҳ ва дақиқ ба тағирёбандоҳои таҷрибавӣ алакаманд намоем, масалан, давомнокии вақти ғруснагӣ ё муҳлати қабул накардан гизо. [7, с.10]

Сотсиобихевиоризм. Сотсиобихевиоризм - ин як равияи маҳсуси бихевиоризм аст, ки соли 1960 рӯйи кор омадааст. Навғонии пешниҳоднамудаи ин равия ин аст, ки одам на танҳо аз ҳатогиҳои содирнамудаи худ, балки дар заминай омӯзиш ва таҳлили ҳатогиҳои одамони дигар низ, ки ин ё он шакли қаҷрафтриро ба вучуд меоваранд, таҷриба мегирад. Ин механизм дар раванди иҷтимишавӣ хеле муҳим аст ва дар асоси он рафтори агресивӣ ва кооперативӣ ташаккул меёбад.

Барои хубтар шарҳ додани ин нуқта психологӣ канадагӣ Алберт Бандура (Albert Bandura) бо қӯдакони ҷорсона таҷриба гузаронидааст. Моҳияти таҷрибарои ин ташкил медод, ки ҳамаи қӯдакон ба се гурӯҳ тақсим карда шуданд ва ба онҳо ҳамон як филмро бо анҷомҳои гуноугун намоиш доданд. Қаҳрамони асосии ин филм ба лату куби луҳтакҳо машғул будад. Фilm дар се шакл анҷом меёфт, ки ба гурӯҳҳои таҷрибавӣ пешниҳод карда шуданд:

1. Ба гурӯҳи якум фильм тарзе пешниҳод карда шуд, ки дар анҷоми он қаҳрамонро барои бо бозича чунин муносибат намуданаш таъриф карданд.
2. Дар анҷоми филми ба гурӯҳи дуюм пешниҳодшуда баръакс, қаҳрамонро барои чунин муносибаташ сарзаниш карданд.
3. Дар анҷоми филми ба гурӯҳи сеюм пешниҳодшуда бошад, ба рафтори қаҳрамон муносибат бефарқона буд.

Баъд аз тамоишои филм қӯдаконро ба хонаи алоҳида бурданд, ки дар он ҷо бозичаҳо буд. Дар байни бозичаҳо ҳамон хел луҳтаке буд, ки дар фильм ҷой дошт. Дар фарқият аз қӯдакони гурӯҳҳои якум ва сеюм дар байни қӯдакони гурӯҳи дуюм зоҳиршавии агрессия дар муносибат ба луҳтак хеле кам буд, ҳарчанд онҳо дар хотир доштанд, ки қаҳрамон бо луҳтак чӣ хел рафтор карда буд. [8]

Назарияҳои бихевиористӣ рафтори одамонро шарҳ дода, нишонаҳои рафтори девиантро ошкор кардаанд. Дар маркази омӯзиши ин назария на худи субъект, балки рафтори инсон аз рӯи нақшай "S → R" баррасӣ мешавад. Ҳамин тариқ, дар системаи маориф, таҳсилоти умумӣ барои муайян намудани муносабатҳои байниҳамии хонандагон назарияи омӯзиши бихевиоризмро васеъ истифода мебаранд. Таҳлили рафтори девиантӣ аз рӯи назарияи бихевиоризм танҳо бо истифодাযи методологияи мушаххаси психологӣ имконпазир гардида, барои беҳтар намудани таҳсилот дар мактаб ва пешгирии намудани рафтори девиантӣ мусоидат менамояд.

АДАБИЁТ

1. Блэкборн Р.Психология криминального поведения. /Р.Блэкборн - СПб.: Питер, 2004.- 495 с.
2. Большаков В.Ю. Эволюционная теория поведения. /В.Ю. Большаков СПб.: Изд-во С-Пб. ун-та, 2001.-494 с.
3. Уотсон Д.Б. Психология как наука о поведении [текст] /Д.Б. Уотсон.- ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1 М., 1998.-704с
4. Хагуров Т.А. Введение в современную девиантологию /учебное пособие/ Т.А. Хагуров – Ростов-на-Дону, 2003. - 343с.
5. Янчук В.А. Введение в современную социальн https://impsi.ru/general-psychology/biheviorizm-dzh-uotson-e-torndajk-b
6. skinner-e-tolmen/ Бихевиоризм: Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер, Э. Толмен. Дата обращения 22. мая 2019.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ БИХЕВИОРИЗМА

В статье рассматривается изучение девиантного поведения в направлении бихевиоризма (англ. *behavior*-поведение). Направление бихевиоризма изучает формирования поведенческой парадигмы в психологии, социологии и социальной философии. Бихевиоризм как ведущее направление возникла в Америке. Основателем бихевиоризма является психолог Джон Уотсон (Watson John B.). В статье автор описывает поведения со стимулом (S) и ответным поведением (R) и анализирует его с помощью схемы «S → R» (*stimulus - reaction*).

Так же в статье рассматриваются теории и концепции ученых направлении «необихевиоризма», таких как Беррес Скиннер, Толмен Эдвард, Карл Халл и другие. По мнению ученых в необихевиоризме- формула поведения должен состоять не из двух, а из трех позиций: стимул (независимое изменение) - промежуточное изменение -реакция (изменение зависимости).

В завершении статьи автор описывает теорию «социобихевиоризма» Альберта Бандуры. Таким образом, автор в этой статье описывает теории бихевиоризма и рассматривает показатели девиантного поведения по схеме «S → R».

Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющее поведение, бихевиоризм, небихевиоризм, социобихевиоризм, социализация, микросоциум, агрессия.

STUDYING DEVIANT BEHAVIOR IN THE DIRECTION OF BEHAVIORISM

The article discusses the study of deviant behavior in the direction of behaviorism (Eng. behavior). The direction of behaviorism studies the formation of a behavioral paradigm in psychology, sociology and social philosophy. Behaviorism as a leading trend came out in America. The founder of behaviorism is psychologist John Watson (Watson John B.). In the article, the author describes the behavior with the stimulus (S) and the response behavior (R) and analyzes it using the “S → R” (*stimulus – reaction*) scheme.

The article also examines theories and concepts of scientists in the direction of “neo-behaviorism,” such as Burres Skinner, Tolman Edward, Karl Hull and others. According to scientists, in neo-behaviorism, the behavior formula should not consist of two, but of three positions: stimulus (independent change) – intermediate change – reaction (change of dependence).

In final part of the article, the author describes the theory of “socio-behaviorism” by Albert Bandura. Thus, the author in this article describes the theory of behaviorism and considers indicators of deviant behavior according to the “S → R” scheme.

Keywords: deviant behavior, deflecting behavior, behaviorism, non-behaviorism, socio-behaviorism, socialization, microsocium, aggression.

Сведение об авторе:

Комилова Мавджуда Давлатжоновна – кандидат филологических наук докторант кафедры социологии Таджикского национального университета, E-mail: komilova.1976@mail.ru Тел: (+992) 935148080.

About the author:

Komilova Mayjuda Davlatjonovna – candidate of philology sciences, doctor studente Ph.D. student at the Department of Sociology, Tajik national university E-mail: komilova.1976@mail.ru Phone: (+992) 935148080.

ТЕСТИ РАВЕН ВА ИМКОНИЯТХОИ ОН ДАР ТАШХИСИ ҚОБИЛИЯТИ АҚЛИИ НАВРАСОН

Файзизода Ф.

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Давраи наврасӣ маъмулан синнусоли 11-15- солагиро дар баргирифта, дар ҳаёти шахс нақши ҳалкунанда дорад. Дар ин давраи синнусолӣ дар наврас дигаргуниҳои куллии физиологию психологӣ ба вучуд омада, давраи мазкурро давраи ҳассос ва осебпазир мегардонад. Навовариҳои муҳимми давраи мазкур пайдо шудани «ҳисси қалонсолӣ» дар наврасон мебошад, ки таъсири худро ба тамоми соҳаҳои ҳаёти психикии қӯдак мегузорад.

Рушди равандҳои маърифатӣ дар давраи мазкур ба зинае мерасад, ки наврасон ба ичрои дилҳоҳ фаъолияти фикрии барои қалонсолон пешбинишуда омода мегарданд. Дар синни қалони мактабӣ мағҳумҳои зиёди илмӣ аз худ мегарданд, маҳорати истифода намудани онҳо, мантиқан муҳокимаронӣ намудан рушд мекунад. Ин аз ташаккулӯбии тафаккури назариявӣ ё худ нутқӣ-мантиқӣ дарак медиҳад. Дар баробари ин интелектуализатсия (зехнигардӣ)-и тамоми дигар равандҳои маърифатӣ ба мушоҳида мерасад.

Хонандагони синни қалони мактабӣ метавонанд мантиқан фикр кунанд, муҳокимаронҳои назариявӣ ва худтахлилномаири анҷом диханд. Дар онҳо маҳорати муҳокимаронӣ намудан аз ҷузъ бу қулл ва барьакс (индуксия ва дедуксия) ба мушоҳида мерасанд.

Зимни намудҳои пешбари фаъолият: таълим, муюшират ва меҳнат қобилияты ҳумумӣ ва хусусии наврасон рушди худро идома медиҳанд. Афзудани донишҳои фанниӣ ба рушди маҳорату малакаҳои наврасон мусоидат мекунанд. Давраи мазкур барои рушди анвои гуногуни қобилияты мусоид аст.

Дар ин синнусол маромҳои нави таълим пайдо мегарданд, ки бо дарки дурнамои ҳаётӣ, мавқеи худ дар оянда, ниятҳои қасбӣ, идеалҳо марбутанд.

Донишҳо барои рушди шахсияти наврас мазмуни маҳсус қасб мекунанд. Онҳо ба сифати арзише баромад мекунанд, ки шуури наврасро тавсеа бахшида, барои ишғоли мавқеи муҳим миёни ҳамсолон мусоидат мекунанд.

Маромҳои устувори таълимӣ зимни талаботи маърифати ва рағбатҳои маърифатии наврас ташаккул мейбанд. Рағбатҳои маърифатии наврасон аз ҳамдигар тафовут доранд. Дар баъзеҳо он хусусияти номуайяни, тағиیرёбандагӣ ва вазъиятиро дорад, дар дигарон бошад, он дар нисбати доираи маҳдуди фанҳои таълимӣ ташаккул мейбад.

Аз худ намудани маводи таълимӣ аз наврасон нисбат ба хонандагони синни ҳурди мактабӣ фаъолияти нисбатан баландтари маърифатиро талаб мекунад. Онҳоро зарур меояд мағҳумҳои илмири аз худ кунанд, системаи аломатҳоро баллад гарданд. Ҳамаи ин биси рушди тафаккури назариявӣ ва зехнигардии равандҳои маърифатӣ мегарданд.

Гуфтаҳои боло ба он далолат мекунанд, ки давраи мазкур дар рушди қобилияты зехни шахс мавқеи хоссаро ишғол мекунад. Дар илми психология қобилият гуфта, хусусиятҳои фардӣ-психологии шахсро дар назар доранд, ки ба талаботи фаъолияти додашуда ҷавобгӯ буда, ичрои бомуваффақияти онро таъмин мекунанд. Масъалаи қобилияты дар таҳқиқоти олимони русӣ-шуравӣ ба таври муфассал ҳаслу фасл гаштааст. Б.М. Теплов се аломати қобилияторо чудо мекунад:

Аввалан зери мағҳуми қобилият хусусиятҳои фардӣ-психологиеро мефаҳманд, ки якеро аз дигарӣ фарқ мекунонад.

Дуввум, қобилият гуфта, на ҳамаи хусусиятҳои фардӣ-психологиро дар назар доранд, балки танҳо онҳоеро, ки ба ичрои бомуваффақияти ягон фаъолият ва ё фаъолиятҳои зиёд марбутанд.

Саввум, мағҳуми «қобилият» ба он донишҳо, малакаҳо ва маҳоратҳое, ки аллакай дар шахс вучуд доранд, дар айният нестанд, ҳарчанд боиси ба осонӣ аз худ гаштани онҳо мегарданд [7, с.16].

Раҳёфти тестологӣ ва миқдориро ба масъалаи қобилияты ва лаёқати ақлӣ зери тозиёнаи танқид гирифта, Б.М. Теплов қайд мекунад, ки «... масъалаи лаёқати пеш аз ҳама сифатӣ аст, на миқдорӣ» [7, с.28], ва илми писхология бояд на зинаи инкишофи қобилияты ва лаёқат, балки онро омӯззад, ки лаёқат ва қобилияты шахс чӣ гунаанд ва ба қадом фаъолият равона гардидаанд.

Ба андашаи К.К. Платонов қобилият – ин қисмати соҳтории шахс аст, ки дар фаъолияти мушаххас амалий гардида, сифати онро муайян менамояд. Дар инкишофи қобилияты ў се хосиятро муайян мекунад: *вакти ибтидои зоҳиршавии он; равшании зоҳиргардӣ; дараҷаи*

инкишофи минбаъда ва қайд менамояд, ки агар ду хусусияти аввала аз қобилиятҳои модарзодӣ вобаста бошанд, ки одатан онро лаёкат меноманд, пас хусусияти саввум бештар аз таъсири муҳит ва пеш аз ҳама педагоге вобастааст, ки қӯдаки болаёкатро ташаккул медиҳад [5, с.146].

Дар илми психология маъмулан ду намуди қобилиятҳоро фарқ мекунанд – қобилиятҳои умумӣ ва хусусӣ. Агар қобилиятҳои хусусӣ дар иҷрои самараноки фаъолиятҳои мушаххас зоҳир гарданд, қобилиятҳои умумӣ барои иҷрои босамари доираи васеъи фаъолиятҳо мусоидат мекунанд. Қобилияти умумиро маъмулан **қобилияти ақлӣ** низ ном мебаранд.

Ба андешаи З.И. Калмикова қобилиятҳои ақлӣ дар мустакилона ба даст овардан, «кашф»-и донишҳои нав, фарроҳии интиқоли онҳо ба вазъиятҳои нав ифода мейбад. Ў қобилиятҳои ақлиро дар доираи таълимот оид ба тафаккури маҳсулнок баррасӣ менамояд. Ба андешаи З.И. Калмикова «... тафқури маҳсулноки хонандагон ба сифати ташаккулдиҳондаи сифатҳои ақли онҳо баромад мекунад ва дар сурати мавҷуд будани дараҷаи ибтидодии донишҳои зарурӣ, маромнокии мусбӣ ва дигар шароитҳои зарурӣ дараҷаи рушди қобилиятҳои ақлиро муайян месозад» [4, с.74].

Дар мавриди рушди қобилдиятҳои ақлӣ З.И. Калмикова мефармоянд: «рушди ақл – системаи мураккаби тағйироти сифатию миқдорӣ мебошад, ки бо гузашти синну сол дар фаъолияти ақлии шаҳс ва ғанигардии таҷрибаи ҳаётӣ ба вучуд меояд» [4, с.74].

Ҳамин тарик, З.И. Калмикова ба сифати нишондиҳондаи асосии рушди қобилиятҳои ақлӣ таҷрибаи ҳаётӣ, донишҳои бадастовардашуда ва хусусиятҳои тафқурро дар назар дорад.

Масъалаи ташхиси қобилиятҳои ақлӣ яке аз масъалаҳои муҳимми илмҳои психология ва педагогика маҳсуб мейбад, зеро он бевосита ба масъалаи истифодай оқилонаи зарфиёти зеҳни чомеа алоқаманда аст. Дар раванди ташхиси қобилиятҳои ақлӣ ташхисгарро мебояд ба хубӣ аз асосҳои ташхиси психологӣ ба хубӣ оғаҳӣ дошта бошад. Маъмулан дар раванди ташхиси қобилиятҳои ақлӣ аз тестҳои истифода мебаранд, ки хусусият ғайришифоҳӣ дошта, зарурати мутобиқгардониро ба шароити маҳал истисно мекунанд.

Яке аз тестҳои маъмули ташхиси қобилиятҳои ақлӣ, ки ба талаботи боло ҷавобгӯ мебошад, тести Равен ё худ Матрітсаҳои прогрессивӣ (афзоишёбандай) Равен (*Raven Progressiv Matrices*) маҳсуб мейбад. Тести мазкур барои ташхиси қобилиятҳои ақлӣ пешбинӣ шудааст. Он аз ҷониби психологҳои американӣ Л. Пенроуз ва Дж. Равен соли 1936 таҳия ғаштааст. Матрітсаҳои прогрессивӣ Равен вобаста ба анъанаи мактаби инглисии омӯзиши ақл коркард ғаштаанд, ки мувоғики он воситаи беҳтарини ташхиси ақли умумӣ (омили G) ошкор намудани муносибатҳо миёни фигураҳои абстрактиянд [1][2][6][7][8].

Ба андешаи Равен [8] тести мазкур қобилияти идроқи шаклҳои муайян, дарки хусусиятҳо, муносибатҳои байниҳамии онҳоро месанҷад.

Ҳар як қатори супоришҳо аз рӯи принсипи муайян тартиб дода шудаанд:

- А – принсипи алоқамандиҳои байниҳамӣ дар соҳтори матрітсаҳо;
- В – принсипи монандӣ (аналогия) миёни ҷуфтни фигураҳо;
- С – принсипи тағйироти прогрессивӣ дар фигураҳои матрітсаҳо;
- Д – принсипи азнав гурӯҳандӣ намудани фигураҳо;
- Е – принсипи тақсим ғаштани фигура ба унсурҳо.

Қатори А. Аз озмудашаванда пурра гардонидани қисмати нопурраи тасвир талаб карда мешавад. Ҳангоми кор бо матрітсаҳои қатори мазкур равандҳои фикрии зерин амалий мегарданд:

1) тафриқанамоии унсурҳои асосии соҳтори матрітсаҳо ва ошкор намудани алоқамандии миёни онҳо;

2) идентификатсияи (ёфтани) қисмати намерасидагии соҳтори матрітсаҳо ва муқоисаи онҳо бо намунаҳо.

Мазмуни психологӣ: ҳалли супориши мазкур аз дараҷаи дикқатнокӣ, тасаввурот, таҳайюл ва дараҷаи тафриқаи биной (визуалӣ) вобастааст.

Қатори В. Дар ёфтани монандӣ миёни ҷуфтни фигураҳо ифода мейбад. Озмудашаванда принсипи мазкурро тавассути тафриқаи тадриции унсурҳо ошкор месозад. Ҳангоми ҳалли супориши қобилияти дарки мутаносибии миёни фигураҳо истифода мегардад.

Мазмуни психологӣ: қобилият ба тафриқанамоии мунтазам ва муҳокимаронӣ зимни алоқамандиҳои байниҳамӣ.

Қатори С. Супоришҳои қатори мазкур дар тағйироти мураккаби фигураҳо мувоғики принсипи табаддулоти мунтазам ва инкишофи онҳо ба таври тулӣ ва арзӣ ва ҷамъбандӣ намудани ин унсурҳои нав дар фигураи ниҳоии намерасидагӣ ифода мейбад.

Мазмуни психологӣ: қобилият ба муҳоҳидакории динамикӣ, ва пайтирий намудани тағйироти мунтазам, бодиқатӣ ва хаёлоти динамикӣ, қобилият ба тасаввурнамоӣ.

Қатори D. Аз рӯи принсипи чойивазнамоии фигураҳои матритса ба самтҳои арзӣ ва тӯлӣ мураттаб гаштааст. Ҳалли масъала пайдарҳамии қонуниятии фигураво дар соҳтори том талаб мекунад.

Мазмуни психологӣ: ҳалли супориш аз қобилияти дарки тағйироти сифатӣ ва миқдорӣ дар тартиби фигураҳо, мувофиқ ба қонунияти тағироти истифодашуда вобастааст.

Қатори E. Раванди ҳалли супоришҳо дар таҳлили фигураҳои тасвири асосӣ ва минбаъд ҷамъбандӣ намудани фигураи намерасидагӣ аз рӯи қисматҳо (фаъолияти таҳлилий-таркибии майна) ифода мейбад. Дар ин ҷо зарур аст, унсурҳои фигураҳо аз рӯи принсипи алгебравӣ кам ва зам карда шаванд, қисматҳои он омезиш дода шаванд. Унсури намерасидагии соҳтор тавассути гузаронидани амалиёти алгебравӣ бо унсурҳои дигари соҳтор ёфта мешаванд.

Мазмуни психологӣ: қобилияти мушоҳида намудани рушди мураккаби сифатӣ ва миқдории қаторҳо. Шакли олии абстраксия ва таркиби (синтези) динамикӣ.

Тести «Матрицаҳои погрессивии (афзоишёбандай) Равен» ба қатори тестҳои гайришифоҳии ақл доҳил шуда, ба ду назарияи гешталтпсихологӣ асос ёфтааст: назарияи персепсияи шаклҳо ва назарияи ба ном «неогенез»-и Ч. Спирмен.

Мувофиқи назарияи персепсияи шаклҳо, ҳар як супориш метавонад ҳамчун ташкилаи томе диди баромада шавад, ки аз унсурҳои ба ҳам алоқаманд таркиб ёфтаанд. Тахмин меравад, ки дар ибтидо баҳоғузории умумии супориш – матрите амалий мегардад, сипас персепсияи (идроқи) таҳлилий амалий гардида, озмудашаванда тавассути он принсиперо чудо мекунад, ки ҳангоми коркарди қатори мазкур истифода гардидааст. Дар давраи ниҳоӣ унсурҳои чудокардашуда ба шакли образи мукаммал дароварда мешаванд, ки боиси ошкор гардидани унсури намерасидагии тасвир мегардад. Назарияи Ч. Спирмен мавқеъҳои дидабаромадашудаи назарияи персепсия шаклҳоро амиқтар мегардонад. Таҷрибаи таҳқиқоти бисёрсола нишон медиҳад, ки маълумоти тавассути тести Равен ба дастомада бо маълумоти тестҳои дигари маъмули ташхиси ақл, аз қабили тестҳои Векслер, Стенфорд-Бине, ШТУР ва амсоли ин мувофиқат мекунанд.

Тести Равен гайришифоҳӣ буда, гузаронидани он бо намояндагони дилҳоҳ забон ва маданият қобили қабул аст. Аз таҳлили боло хулосаҳои зерин бармеоянд:

- қобилиятҳои ақлӣ ҷун дигар намуди қобилиятҳо дар фаъолияти мушаҳҳас зоҳир мегарданд ва инкишоф мейбанд;
- такмил додани усуслҳои таълим ва дуруст ба роҳ мондани раванди фаъолияти таълимӣ-маърифатии хонанда ба инкишофи қобилиятҳои ў мусоидат мекунад;
- таҷрибаи ҳаётӣ, донишҳои бадастовардашуда, хусусият ва сифатҳои тафаккур нишондиҳандаҳои асосии инкишофи қобилиятҳои ақлиянд;
- ҳангоми ташхиси қобилиятҳо дар баробари сифатҳои миқдорӣ ба хусусиятҳои сифатии он низ дикқат додан зарур аст.
- тести Равен барои ташхиси миқдории дараҷаи инкишофи қобилиятҳои ақлӣ мувофиқ аст, зеро:
 - а) хусусияти гайришифоҳӣ дошта, тарҷума ва ҷун натиҷа мутобиқнамоиро ба шароити маҳал талаб намуқунад.
 - б) барои гузаронидан қулай буда, вақти зиёд ва маводи мураккабу душворро талаб намекунад.
 - с) ҳам ба тариқи фардӣ ва ҳам гурӯҳӣ гузарониданаш имконпазир аст.
 - д) дараҷаи баланди эътиимоднокӣ ва валиднокиро соҳиб аст.

АДАБИЁТ

1. Анастази А. Психологическое тестирование. // А. Анастази Том 1. – М., 1982. – 688 с.
2. Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности. // В. А. Бодров М., 2001. – 215 с.
3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психоiagnosticsке. // Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. К., 1989.
4. Калмыкова З. И. К проблеме диагностики умственного развития школьников // З. И. Калмыкова Вопросы психологии. 1982. - №2. - С. 74-79.
5. Платонов К. К. Проблемы способностей. [Текст] / К.К. Платонов. М., Наука, 1972. -187 с.
6. Равен Дж. К., Курт Дж. Х., Равен Дж. Руководство к прогрессивным матрицам Равена и словарным шкалам. Раздел 3: // Дж. Равен, Стандартные прогрессивные матрицы. – М., 1996. 75 с.
7. Теглов Б. М. Избранные труды. В 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика, 1985. – 360 с.
8. Raven J., Shummers W. A. Raven's Progressive Matrices: The current U.S. norming exercise /Meeting of NASP. – NV., 1985.

ТЕСТ РАВЕНА И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

Статья посвящена важной проблеме психологии и педагогики – проблеме диагностики интеллектуальных способностей в подростковый период. Подростковый период рассматривается как как чувствительный и благоприятный для развития интеллектуальных способностей, так как в этот период осваиваются много научных понятий, развивается умение использовать их, думать логически, что является следствием развития теоретического или словесно-логического мышления. В то же время происходит интеллектуализация всех познавательных процессов и наблюдается умение дедуктивного и индуктивного рассуждения.

Проблема интеллектуальных способностей рассматривается с позиций выдающихся исследователей сферы способностей, таких как Б.М. Теплов, К.К. Платонов, З.И. Калмыкова и предлагаются конкретные выводы.

Анализируется и рассматривается Тест Равена и ее возможности в диагностике интеллектуальных способностей подростков.

В конце статьи предлагаются полезные выводы.

Ключевые слова: подростковый период, способности, интеллектуальные способности, развитие, диагностика интеллектуальных способностей, тест Равена.

THE TEST OF RAVEN AND ITS POSSIBILITIES IN DIAGNOSTICING THE INTELLECTUAL ABILITIES OF ADOLESCENTS

The article is devoted to an important problem of psychology and pedagogy - the problem of diagnosing intellectual abilities in adolescence. The adolescent period is viewed as sensitive and favorable for the development of intellectual abilities, since during this period many scientific concepts are mastered, the ability to use them, to think logically develops, which is a consequence of the development of theoretical or verbal-logical thinking. At the same time, intellectualization of all cognitive processes occurs and the ability of deductive and inductive reasoning is observed.

The problem of intellectual abilities is considered from the standpoint of prominent researchers of the sphere of abilities, such as B.M. Teplov, K.K. Platonov, Z.I. Kalmykov and offers specific conclusions.

The Raven's Test and its possibilities in diagnosing the intellectual abilities of adolescents are analyzed and considered.

At the end of the article, useful conclusions are offered.

Key words: adolescence, abilities, intellectual abilities, development, diagnostics of intellectual abilities, Raven's test.

Сведения об авторе:

Фариза Файзизода - соискатель кафедры психологии Таджикского национального университета (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17). Тел: (+992) 905357700, E-mail: bfaizizoda@mail.ru.

About the author:

Fariza Faizizoda - post-graduate student of the Department of Psychology, Tajik National University (734025, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17). Phone: (+992) 905357700, E-mail: bfaizizoda@mail.ru.

УДК 371.015

ББК – 74.00

Б – 74

КРЕАТИВНОКӢ, ЗЕҲНИ ЭМОЦИОНАЛӢ ВА ТАҲММУЛПАЗИРӢ – ОМИЛҲОИ КАЛИДИИ РУШДИ МУТАХАССИСИ ОЯНДА

Бобоева С.Б.

Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров

Инсони мусир ҳамеша дар фазои муаммовӣ қарор дорад ва ин проблемаҳо дар сатҳу ҷанбаҳои мухталифи ҳаёту фаъолияти вай бо шиддати таъсиррасонии гуногун мушоҳида мешаванд. Дар ин раванд, ҳар як шаҳс вобаста ба маҳсусиятҳои ҷараёни фикрӣ, сифатҳои тафаккур, ташаккули зеҳнӣ, дараҷаи донишу маҳорат, истеъододу қобилият ва боз як қатор ҳусусиятҳои психологӣ-инфиродии худ, роҳҳои гуногуни ҳалли ин проблемаҳоро истифода мебарад.

Барои ноил гаштан ба муваффақият дар бартараф намудани муаммоҳои замони мусир шаҳс бояд соҳиби қобилиятҳои эҷодӣ бошад – танҳо эҷодиёт ба маънои ниҳоят фароҳи ин мағҳум, метавонад комёбӣ, устуворӣ, суботи ӯро таъмин намояд. Ин омил на танҳо ба

пешарвии одами алоҳида, балки ба прогресси тамоми чамъият, сохторхой гуногунсоҳаи он, билохира ба ташаккули миллату давлат таллуқ дорад, зоро равандҳои глобализатсионӣ стандартикунонии ҳаётро, ки бо ҳамгирии маданиятҳо ва кишварҳои гуногун ба мантиқи ягонаи бозоргонӣ вобаста аст, дар назар доранд.

Бошандай асри навин – шахси озод, эҷодкор, соҳиби тафаккури чандир, дидгоҳи кушода ба навовариҳои илмиву техникӣ, дараҷаи баланди қреативнӣ, коммуникатсионӣ, эмпатиянӣ, таҳаммулпазирӣ мебошад, ки шартҳои калидии рақобатпазирӣ ва дарҳосташавии ўдар бозори ҷаҳонии меҳнат маҳсуб мейбанд.

Ҷомеаи имрӯза ба мутахассисоне ниёз дорад, ки дорои фикрронии инноватсионӣ, эҷодӣ ва қреативӣ бошанд, зоро дар оянда маҳз қобилиятаи номбурда муваффақияти онҳоро дар фаъолияти гуногунсоҳа таъмин менамоянд. Ин талаботи ҷиддии асри XXI – асри техника ва технологияҳои навин, ҳамзамон талаби чамъияти ояндаи дараҷаи баланди салоҳиятнӣ ва самаранокӣ ба мутахассис мебошад.

Шароити мусоир аз ҳатмкунандаи макотиби олӣ – мутахассиси оянда, қасбиятнокии мухаррик ва қобилияти босуръат иваз карда тавонистани ихтиоси худ, ки бевосита бо фаъолияти фикрии эҷодӣ ва ғайриодӣ вобаста аст, талаб мекунад. Ҳатмкунандаи имрӯза бо як қатор проблемаҳои ҳусусияти амалӣ дошта, ки аз сабаби нав буданашон, дар раванди таълими донишгоҳӣ ба ҳисоб гирифта нашуда буданд, во меҳӯрад. Чунин муаммоҳоро бо такия ба дастовардҳои навтарини илмӣ, тафаккури инноватсионӣ ва муносибати ғайриоддиву эҷодӣ ба қасби худ, ҳал намудан мумкин аст. Эҷодиёт – имконияти амсиласозии ҳама гуна фаъолиятро медиҳад, ки дар навбати худ бо ҷаҳонбинии инноватсионӣ ва татбиқи ҳартарафаи муаммоҳои навин алоқаманд аст.

А.Маслоу қайд менамояд: “Азбаски мо дар оламе зиндагӣ мекунем, ки нисбати пешина хеле тезтар тағиیر мейбад, амалҳоеро, ки одамон пештар иҷро мекарданд, карда наметавонем” [3, с.403].

Ҳамаи ин дар маҷмӯъ дар донишҷӯён мавҷуд будани қобилиятаи қреативӣ, дараҷаи баланди зехни эмотсионалӣ ва таҳаммулгарои ташаккулӯфттаро дар назар дорад.


Мафҳуми “қреативнӣ” ба истифодаи фаъол дар илми психология ба қарибӣ ворид гардидааст. Дар “Луғати мухтасари истилоҳоти психология ва тавсифи бা�ъзе мафҳумҳо” - и Р.Атахонов он чунин маънидод карда шудааст – қобилияти умумӣ ба эҷодкорӣ, ки шаҳсро ба таври том тавсиф медиҳад; дар соҳаҳои гуногуни фаъолӣ зоҳир мешавад ва ҳамчун омили нисбатан новобастаи лаёқат муоина карда мешавад. Ба қреативнӣ аз муносибати танқидӣ ба ҷизи нав аз мавқеи таҷрибаи мавҷудбуда не, балки аз назари ба фикру таклифҳои нав ҳассос мондан баҳо дода мешавад. Ин ҷо маънои истилоҳи “қреатив” низ оварда шудааст – одами эҷодкоре, ки ба тарзҳои қолабии ҳалли масъаламайл надорад; қобилият дорад, ки аз амалҳои ачиб ва ғайриқолабӣ истифода барад, қашфиёти нав кунад, маҳсулоти беҳамто ба вучуд оварад [2, с.64].

Ҳамзамон истилоҳи зехни эмотсионалӣ низ шарҳи худро металабад. Аз солҳои 90 асри XX дар илми психология истилоҳи “интеллекти эмотсионалӣ” /“зехни эмотсионалӣ”/ ба таври расмӣ ҷорӣ гардид, Онро олимони амрикӣ Питер Саловей ва Ҷон Майер (1993) ворид намуданд. Ба ақидаи онҳо “зехни эмотсионалӣ” – ин як навъи зехни иҷтимоӣ мебошад, ки қобилияти мониторинги ҳиссияти худ ва одамони дигарро барои муайян намудани фарқияти онҳо истифода мебарад ва ин маълумотро дар идора кардани тафаккур ва амалҳои худ татбиқ менамояд [1, 198]. Мувоғиқ ба таҳқиқотҳои Майер ва Саловей, одамони дорои дараҷаи баланди зехни эмотсионалӣ қобилияти рушди босуръат дар соҳаҳои муайян, истифодаи самараноктари қобилиятаи худро соҳибанд [7, с.134].

Дар ин радиф нисбати донишҷӯён – мутахассисони оянда низоми нави талаботҳои иҷтимоӣ - психологӣ гузошта шуд, ки асоси онро унсурҳои зерин ташкил медиҳанд:

- дар шароитҳои доимо тағиیرёбанадаи иҷтимоиву иқтисодӣ, маданиву идеологӣ, илмиву техникӣ ҳаёту фаъолият бурда тавонистан;
- ба олами глобалии мусоир ба зудӣ мутобиқшаванда будан;
- нисбати ашёҳо ва ҳодисоти муҳити гарду атроф дидгоҳи нав ва ғайримаъмул доштан;
- дар заминай баҳогузории адекватӣ ва муносибати некҳоҳона ба атрофиён, фаъолиятро самаранок гардонидан;

Талаботҳои номбурда дар маҷмӯъ, заминаи қобилияти креативӣ, зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазириро ташкил медиҳанд, ки барои роҳандозии ғояҳои креативӣ, дидгоҳҳои инноватсионӣ, муносибати мусбат ва самаранок бо атрофиён, мусоидат мекунад (расми 1).



Расми 1.

Тафсири расм нишон медиҳад, ки ҳар як талаботи нисбати донишҷӯён гузошташаванда бо қобилията, хусусиятҳои психологӣ-инфиродии онҳо вобастагӣ дорад, чунончи – агар аз донишҷӯ дар шароитҳои доимо тағйирёбанадаи иҷтимоиву иқтисодӣ, маданиву идеологӣ, илмиву техникий, ҳаёту фаъолият бурда тавонистан талаб карад шавад, пас ў бояд соҳиби тафаккури чандиру моҳир, қобилияти эҷодӣ ва эҷодкорӣ, ваҷҳи азхудкунини навовариҳои гуногун дар илму техника, иқтисодиёту иҷтимоӣ, дарк ва қабули мусбати дигаргунҳо, ки дар соҳаҳои мухталифи ҳаётӣ ҷомеа мунтазам ба амал меоянд, зиндадилӣ, некҳоҳӣ бошад.

Талаби ба олами глобалии мусоир ба зудӣ мутобиқшаванд ба будан бо қобилияти баланди мутобиқшавӣ ба ҳақиқати объективӣ, зеҳни эмотсионалии ташаккулӯфтӣ, сатҳи баланди рефлексияи иҷтимоӣ алоқаманд аст. Ин талабот ба яке аз вазифаҳои мухимтарини зеҳн – мутобиқгардонии одам ба мухити гирду атроф, такъя мекунад. Ҳамзамон дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ имконият медиҳад, ки муаммоҳои мурakkabi ҳаётӣ ба таври позитивӣ қабул ва ҳал карда шаванд.

Талаботи нисбати ашёҳо ва ҳодисоти мухити гарду атроф дидгоҳи наҷава ғайримаъмул доштан бо дидгоҳи күшод ба навовариҳо, креативнокӣ, фикрронии бемисл, ғайриоддӣ, нотакрор вобастагӣ дорад, зоро хусусияти мухимтарини креативнокӣ, омили ҳалқунандай зоҳиршавии он – нуқтаи назари фарқунандада ва ғайри маъмул ба ашё ва ҳодисоти мухит маҳсуб мейёбад.

Дар заминаи баҳогузории адекватӣ ва муносибати некҳоҳона ба атрофиён, фаъолиятро самаранок гардонидан, аз донишҷӯ қобилиятаи эмпатиянокӣ, дараҷаи баланди коммуникатсионӣ, таҳаммулпазиро талаб мекунад, зоро натиҷаи дилҳоҳ ва боздех дар фаъолияти мухталиф бештар аз омилҳои номбурда вобастагӣ дорад.

Хусусиятҳои нодиру инфириодии шаҳс маҳз дар мухити иҷтимоӣ ташаккул мейбанд, маҳз ҷомеа бо низоми меъёру арзишҳо, бо талаботҳои ба фард гузоштааш, симои ҷамъиятии вай, мавқеи ўро муайян мекунад. Ҳамзамон ҷомеаи муайян бо хусусиятҳои хоси таърихи-маданий, мачрои фаъолияти қасбии ҳуд, боиси ташаккули фардият ва нотакрории шаҳс, аз ҷумла қобилиятаи эҷодӣ – андешаронии пешқадам, фикрронии бемисл, ҷустуҷӯи роҳҳои ғайриоддии ҳалли муаммоҳо, муюширати босамар, эмпатиянокӣ, мавқеи озод ва кушода ба ҳама гуна навоварӣ мегардад. Дар ин радиф талаботи ҷомеа бо талаботи шаҳс ба ваҷҳи ягонаи эҷодкорӣ, созандагарӣ, креативнокӣ, муносибати мусбат, таҳаммулпазирӣ пайваст мешавад.

Бо вучуди пешравии куллии ҷомеа, таракқиёти бемисли илму техника дар замони мусоир ва дар робита ба ин дигаргуншавии ҳадафҳои инкишофу ташаккули ҳамачонибаи шаҳсият, арзишҳои умумибашарӣ бокӣ мемонанд ва бунёди низоми омодасозии мутахассисони ояндаро дар тамоми ҷаҳон ташкил медиҳанд.

Аз ин рӯ. тағиیر додани низоми дидгоҳҳо нисбати қобилиятаҳои инфириодӣ-психологии мутахассисони оянда, интихоби ҷанбаҳои маҳсуси шаҳсие, ки ба ракобатпазирӣ онҳо мусоидат мекунанд, азnavsозии бунёди илмию амалии таҳқиқӣ равандҳои маърифатӣ, эмотсионалӣ, хусусиятҳои фардӣ, зарурати замон мебошад. Ба дигаргунсозии ин раванд омилҳои гуногун таъсири худро мерасонанд. Пеш аз ҳама – модернизатсия ҳаёти ҷомеа, ки аз мақсадҳои миллии стратегияи инкишофи он вобастагӣ доранд, ташаккули пай дар пайи шароитҳои иҷтимоӣ ҷамъиятӣ, ки дастрасии технологияҳои навинро барои мутахассисони ҷавони лаёқатманд ва монанди инҳо. Ин ҳадафҳо аз талаботи ҷомеа дар давраи муайянни инкишофи он вобастаанд ва як навъ “фармоши иҷтимоӣ” маҳсуб ёфта, ҳам мутахассис, ҳам шаҳси алоҳидаро водор мекунанд, ки ба меъёр ва талабҳои ҷамъияти оянда мувофиқат намояд.

Дар ин радиф, бояд қайд намоем, ки сиёсати давлатии инкишофи ва дастгирии ҷавонони боистеъдод дар мачрои сиёсати рушди ҳамаҷонибаи захираҳои инсонӣ, коркард ва роҳандозии тадбирҳо оиди дастгирий ва ҳавасмандкунии шаҳрвандони болаёқати ҷавон дар соҳаи маориф, илм, техника ва маданият ба амал оварда мешавад. [9].

Хукумати кишвар баҳри татбиқи амалии имкониятҳои эҷодии ҷавонон дар ташкил ва гузаронидани озмунҳо, олимпиадаҳо, фестивалҳои гуногунсаҳа, аз ҷумла фаъолияти касбиву соҳибкорӣ саҳми арзанларо мегузорад. Татбиқи консепсияи миллии сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистикӯл гардидани кишвари мо дар зери диққати маҳсуси Ҳукумат қарор дорад. Ҳукумат бо дарки моҳияти маҳсуси ҷамъиятии шаҳси лаёқатманд, фароҳам овардани шароитҳои мусоидро баҳри ошкор намудан, ташаккул додани қобилиятаҳои вай зарур мешуморад. Бо мақсади нигоҳдорӣ ва инкишофи потенсиали интеллектуалии ҷомеа, ба вучуд овардани шарту шароитҳои худтатбиқкунии эҷодии ҷавонон, коркарди комплекси тадбирҳо дар назар дошта шудааст:

- ҳавасмандкунии модии муассисаҳо, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, фондҳои хайрияӣ, шаҳрвандони алоҳидае, ки ҷавонони боистеъдодро дастгирий менамоянд;
- муайян намудани мукофотҳо, стипендияҳо, кӯмакпулиҳо барои аҷвонони болаёқат;
- дастгирии давлатии фаъолияти эҷодӣ ва инноватсияни ҷавонон.

Бешубҳа, далелҳои дар боло овардашуда ташаккули потенсиали эҷодии ҷавононро қувват мебахшанд, ба ҷустуҷӯи роҳҳои инноватсияни, бемисл, креативии муаммоҳои пешомада водор месозанд.

Барои суръатбахшии дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа, аз ҳатмкунандагони имрӯзai макотиби олий, мутахассисони оянда, пеш аз ҳама потенсиали эҷодӣ, тафаккури инноватсияни, креативнокӣ, дараҷаи баланди зехни эмотсионалӣ ва дидгоҳи ботаҳаммул талаб карда мешавад. Ҳатмкунанде, ки дорои ҷунин сифатҳо мебошад, навғониҳоро ба осонӣ аз худ мекунад, ракобатпазир аст, ба ҳайси мутахассис бештар дарҳост карда мешавад.

Аз ин лиҳоз – креативнокӣ, зехни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ, ки унсурҳои таркибии потенсиали шаҳсии донишҷӯро ташкил медиҳанд ва ҳамчун маҷмӯи қобилиятаҳои қалидии мутахассиси оянда баромад мекунанд, дар низоми омодасозии онҳо бояд ба сифати стратегияи асосии рушд қабул гарданд [8].

Чи хеле ки Б.С.Гершунский қайд мекунад, тамаддуни нав дар назди инсон масъалаҳои ғайримаъмул ва нисбатан мураккабро мегузорад. Онҳо аз ҷорҷӯбаҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ мебароянд. Ҳамин тавр, баробари то андозае қаноатманд намудани талаботи моддӣ, ба мадди аввал низоми қаноатманд гардонидани талаботи психологӣ мебарояд. Дар ин маврид одам бо проблемаи интихоби афзун бар мегӯрад. Ӯ маҷбур мешавад, ки бо фармонӣ аз боло омада амал накарда, балки масъулиятро ба зиммаи худ гирад, барои интихоби кардааш ҷавобӣ бошад [4, с.458].

Интихоби сершумор ба шаҳс имконияти интихоби озодро медиҳад, ки шарти муҳимтарини эҷодиёту навоварӣ мебошад. Дар ҷунин вазъият барои эҷодкории ў монеа вучуд надорад, вай ғояҳои навро озодона пешниҳод менамояд, зеро моҳияти ғояи пешқадам, ғайримаъмул, нотакрор – худ як навъ вайрон кардани меъёрҳои устуворшуда, қабулшуда, одатшуда мебошад. Танҳо дар ҳолати “шикастан”, “вайрон кардан”-и тарзи пештара, услуги кӯҳнаи кору фаъолият, навигарӣ, инноватсия ба он ворид мегардад. Аз ҳамин сабаб қулли навовариҳо дар ҷомеа се зинаи воридшавиро дар бар мегиранд:

- инкор намудан, қабул накардан;
- одат кардан;

➤ қабули навоварӣ.

Ин низом ба шахсияти навовар низ таъсири худро мерасонад. Аксаран нисбати ашхоси эҷодкор дар чомеа муносибати “сард”-ро мушоҳида менамоем, зеро тарзу усули маъмулу одатшуда ба мо бештар қулай аст ва тағиیر додани он малол меояд. Маҳз чунин муносибат ба пешравии инсони алоҳида ва дар умум ба ташаккули чомеа монеаи чиддӣ барпо мекунад. Маъмулан – калиди инкишофи устувору бемайлони ҳар як ҷамъият дар эҷодиёти мунтазаму доимо пешрав аст.

Андешаҳои дар боло гуфташуда на танҳо ба муаммоҳои умумибашарию глобалии тараққиёти иҷтимоӣ-иктисодӣ, сиёсӣ, технологӣ, балки ба проблемаҳои инкишофи миллӣ, минтақавӣ низ даҳл доранд. Агар солҳои пешин таваҷҷӯҳи асосӣ ба тараққиёт ва такмили пешарвии техниқӣ, ворид намудани технологияҳои навин, мукаммалгардонии соҳторҳои ташкилотҳо дода мешуд, дар замони муосир тамоюли диққат ба омили инсонӣ мушоҳида мешавад. Муаммо дар он аст, ки дар шароити рақобати шадид барои истеъмолкунанда ва бозори фурӯш, бо мавҷуд будани таъминоти баробари техниқӣ ва технологӣ, муваффакият аз они касе мешавад, ки захираи инсониро беҳтар истифода барад.

Мағҳумҳои “захираи инсонӣ”, “омили инсонӣ”, “иктидори инсонӣ” бештар макулаҳои иқтисодӣ мебошанд ва бо дарки мавқеи мутахассисон, меъёри фоидаворӣ, муаммоҳои мутобиқат ва омодасозии онҳо дар бозори меҳнат алоқаманданд. Ҳамзамон, ҳусусиятҳои раванди фаъолияти инсон, баҳисобигирии қобилиятаҳои ўдар ҷараёни муваффақ шудан дар ин фаъолият, омилҳои мусоид ва гайримусоид, ки ба комёб гаштани одам вобастаанд, бештар проблемаҳои илми психология мебошанд, яъне категорияҳои “захираи инсонӣ”, “омили инсонӣ”, “иктидори инсонӣ” метавонанд аз нуқтаи назари равоншиносӣ низ баррасӣ гарданд. Зери ин мағҳумҳо қобилиятаҳои зеҳнӣ, маърифатӣ, эҷодӣ, маҳсусиятҳои эҳсосу идрок, диққату хотир, хислатҳои фардии ҳарактерологӣ, ҳусусиятҳои соҳаи эмотсионалӣ-иродавӣ, дараҷаи муоширату муносибат ба атрофиён ва монанди инҳо дар назар дошта мешаванд.

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки шарти татбиқи идоракуни ташаккулӯбанд, инкишофи бунёди захиравӣ мебошад, механизми тараққиёти он – рефлексия ба шумор меравад, яъне қобилиятаҳои креативӣ, дараҷаи баланди зеҳни эмотсионалӣ ва таҳаммулпазирӣ дар мачмӯъ заминаи комёбии мутахассисро таъмин менамоянд. Дар навбати худ, идоракуни ташаккули захираҳои инсонӣ бо категорияҳои иқтидори зеҳни шахсӣ, афзалиятнокии сифати омодасозии касбӣ, нигаронидани ўба оянда муайян карда мешавад [5, с.152].

Б.Ф.Ломов шаҳро ҳамчун низоми кушода, мақсаднок, мухаррик, муттасил ва мураккаб тавсиф дода, моҳият ва соҳтори сифатҳои касбии ўро ба се зерсистемаи функционалии асосӣ чудо намудааст:

1. Когнитивӣ – равандҳои маърифатиро дар бар мегирад – идрок, хотир, тафаккур, тасаввурот.
2. Танзимӣ – равандҳои эмотсионалӣ-иродавиро дар бар мегирад ва қобилияти худтanzimkunii фаъолият ва худтаҳлилкунии субъекто таъмин менамояд.
3. Коммуникативӣ, ки дар муносибат ва муошират бо одамони дигар татбиқ мегардад [6, с.16].

Таснифоти пешниҳодшударо дар вобастагӣ бо ҳусусиятҳои инфиродӣ-психологии шахс тавсиф додан мумкин аст, чунончи, зерсистемаи когнитивӣ, бештар заманаи қобилияти креативиро ташкил медиҳад, танзимӣ бо қисматҳои зеҳни эмотсионалӣ алоқаманд аст, коммуникативӣ бо хислатҳои таҳаммулгароёнаи шахс робита дорад.

Аз ин мебарояд, ки захираи асосии ҷамъияти муосир сармояи инсонӣ бо донишҳо, маҳоратҳо ва сифатҳои шахсӣ мебошад. Бинобар ин таҳқиқи маҳсусиятҳо, ҷанбаҳои мухталиф, заминаҳои психологӣ-иҷтимоии қобилияти креативӣ дар робита бо зеҳни эмотсионалӣ ва таҳамmuлпазирӣ ниҳоят муҳим аст.

АДАБИЁТ

1. Андреева И. Н. Азбука эмоционального интеллекта / И.Н. Андреева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с.
2. Атохонов Р, Лугати мухтасари истилоҳоти психология ва тавсифи баъзе мағҳумҳо./ Р. Атохонов. ДДОТ.-Душанбе, 2017. - 260с.
3. Батлер-Боудон, Т. 50 великих книг по психологии // Т. Батлер-Боудон; пер. с англ.: В.Д. Соколова. – М., Эксмо, 2012. – 608 с.
4. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций). / Б.С. Гершунский - Изд-во «Совершенство», М., 1998. - 608 с.
5. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. КГУ им Н.А.Некрасова, Крестьянский государственный университет им. Кирилла и Мефодия.– СПб, М., 2001. – 182 с.
6. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии //Отвеств. ред. / Б.Ф. Ломов, Ю.М.Забродин. – М.: Наука, 1984. – 28 с.

7. Сергиенко Е.А. Тест Дж. Мэйера, П. Сэловея, Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v. 2.0): Руководство / Е.А. Сергиенко, И.И. Ветрова. –Изд-во «Институт психологии РАН», М., 2010. – С. 176.
8. Толерантность. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно – популярная онлайн –энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/
9. Электронный ресурс]. Режим доступа: info @ erasmusplus. tj. neo. tadjikistan@gmail. com

КРЕАТИВНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ – КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Статья освещает круг требований современного общества сегодняшним выпускникам – будущим специалистам. Формирование нового типа мышления, творческого подхода, креативного решения различных задач, является злободневной проблемой современности. В обстановке развития качественно иных социально - экономических, политических, идеологических отношений особый смысл обретает научное обоснование и приспособление к ним всех звеньев системы образования, в частности высшего. Современное высшее образование, как в теоретическом, так и в практическом плане обладает огромным опытом развития творческого потенциала как наиболее важного фактора процесса социализации личности, адаптирования студентов к реалиям современного мира. Можно с уверенностью сказать, что, система высшего образования Таджикистана обладает на сегодняшний день значительным потенциалом развития творческого, креативного мышления студентов. С удовлетворением нужно отметить наметившиеся тенденции улучшения качества образования в нашей республике в последние несколько лет. Создаются благоприятные условия для всестороннего развития молодёжи, обучения её согласно последним достижениям науки и техники. Инновационное мышление, открытость нововведениям, творческий подход к деятельности, креативность, эмоциональный интеллект, толерантность – качества, необходимые специалисту для успешности в дальнейшей профессиональной деятельности. Наличие их, обеспечивает его конкурентоспособность на рынке труда. Проблема наращивания интеллектуального и творческого потенциала, повышение конкурентоспособности все настойчивее выдвигается в разряд наиболее актуальных задач современного общества.

Ключевые слова: интеллект, психические процессы, универсальный разум, мышление, познавательная деятельность, эмоциональные реакции, инновационная деятельность, практические чувства, целеполагание, эмоции, стратегия развития, социальный статус, структура личности, профессиональная успешность, эмоциональный интеллект, эффективное мышление, компетентность.

CREATIVITY, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND TOLERANCE – KEY FACTORS FOR FUTURE PROFESSIONAL DEVELOPMENT.

Modern conditions require a university graduate - a future specialist, motor skills and the ability to quickly change their profession, which is directly related to creative and unusual intellectual activity. Today's graduates face a number of problems of a practical nature, which, due to their newness, were not taken into account in the process of university education. Such problems can be solved by relying on the latest scientific achievements, innovative thinking and an unusual and creative approach to their profession. Creativity, on the other hand, provides an opportunity to embody any activity, which in turn is associated with an innovative worldview and the comprehensive implementation of new challenges. In this regard, professionals need to develop a free vision, creative abilities, the level of development of emotional intelligence. In the new requirements for specialists, these qualities are to some extent accepted. On the basis of adequate assessment and benevolent attitude to others, the effectiveness of the activity requires from the student empathy, a high level of communication, tolerance, because the desired result and return on various activities depends largely on these factors. Therefore, it is necessary to change the system of views on the individual psychological abilities of future professionals, to select specific personal aspects that contribute to their competitiveness, to restructure the scientific and practical basis for the study of cognitive, emotional, individual characteristics. Various factors influence the transformation of this process. First of all, we are talking about the modernization of society, which depends on the national goals of its development strategy.

Keywords: creative thinking, creativity, intelligence, mental processes, emotional intelligence, individual characteristics, thinking, novelty, semantic flexibility, innovative thinking, effective thinking, creative activity, purposefulness, tolerance, behavior, tolerance, behavior, tolerance, behavioral factor, empathy, emotional sphere, individual reality.

Сведение об авторе:

Бобоева Сайёра Бобораджабовна - доцент кафедры социальной и профессиональной психологии Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова, Тел: (+992) 927760797 E-mail:kptolerans@mail.ru

About the author:

Boboeva Sayora Boborajabovna – dotsent of the Department of Social and Professional Psychologgi of the Khujand State University named after academician B Gafurov» Phone (+992) 927760797 E-mail: kptolerans@mail.ru

УДК 371.69:519.7135

**МУНОСИБАТИ АРЗИШНОК БА ОИЛА ҲАМЧУН ПАДИДАИ
ПЕДАГОГӢ – ПСИХОЛОГӢ**

Сайдов С.Ш.

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав

Аз нӯқтаи назари илмҳои педагогӣ тафсири педагогии оила ҳамчун арзиш аз як тараф агар ошкор намудани имконоти тарбиявӣ ва инкишофи ҳаёти оилавӣ, анъанаи оилавӣ, ҳаёту фаъолияти муосири оила бошад, аз тарафи дигар бошад ҷустуҷӯйи роҳҳои самараноки шиносии ҷавонон ба арзишҳои ҳамсарӣ, волидайнӣ, хешовандӣ мебошад. Муносибати арзишманд дар педагогика имконият медиҳад оиларо ҳамчун падидаи иҷтимоии аҳамиятнок, ки аз тарафи инсоният таҳия гардидааст ва онро дар маҷмуъ инкишофёбанда тасаввур карда, ҳамзамон нисбат ба оила ҳамчун арзиши шаҳсии субъективӣ баррасӣ кардан лозим аст [1; с.10].

Дар ин маврид барои тадқиқоти мо корҳои аз тарафи Ю.В.Тягунова пешниҳод карда шуда, манфиати муайяне доранд [2, с.20-21]. Ба андешаи ӯ оила дар ҷомеа якчанд вазифаро иҷро мекунад: тавлиди биологии аъзоёни ҷомеа; иҷтимоинамоии насли наврас; нигоҳдории саломатии ҷисмонии аъзоёни ҷомеа; ташкили муносиби вақти истироҳат; назорати иҷтимоӣ; дар соҳаҳои гуногун ба тартиб овардани аҳлоқии рафтари аъзоёни оила, масъулият ва вазифаҳои волидайн дар баробари фарзандон.

Ба ҷуз аз расонидани фоида ба ҷомеа ва уҳдадориҳои иҷтимоӣ оила инҷунин вазифаи қонеъ гардонидани талаботҳои инфиродии инсонро низ бар дӯш дорад: қонеъ гардонидани талаботи кӯдакон; қонеъ гардонидани талаботи волидайн; аз тарафи як аъзои оила дарёфт кардани хизматрасониҳои ҳочагӣ-маишиӣ барои аъзоёни дигари он; аз тарафи як аъзои оила ба даст овардани воситаҳои моддӣ ба аъзои дигари он; ташаккул ва дастгирии таҳримҳои қонунӣ ва аҳлоқӣ дар бобати вайрон кардани меъёрҳои ҳаёти иҷтимоӣ дар ҳаёти оилавӣ ва муносибатҳои оилавӣ; баланд бардоштани бойигарии маънавии аъзоёни оила; қонеъ гардонидани талабот ба якҷоя гузаронидани вақти холӣ, дастгирии эҳсосотӣ дар оила; қонеъ гардонидани талаботҳои шаҳвонӣ.

Бояд қайд кард, ки оила инҷунин дорои нишонаҳои маҳсуси зерин низ мебошад:

- тамоюли мусбати эҳсосотии муносибатҳои байнишахсӣ дар байни аъзоёни он;
- муттаҳидии оилавӣ, ягонагии мақсад ва вазифаҳои он;
- гуногуни иҷтимоии оила аз назари ҷинсӣ, синну солӣ, вижагиҳои инфиродӣ, манфиатҳои касбӣ, мақоми иҷтимоӣ - фарҳангӣ;
- алоқаҳои доимӣ дар доҳили оила байни ҳамсарон ва фарзандон;
- маҳорати инкишоф додани фардияти шаҳсии кӯдак ва дар ӯ инкишоф додани хислатҳои зерин: маҳорати ба таври воқеӣ қабул намудан ва фаҳмидани хеш ва дигарон, маҳорати худтатбиқунии хеш ҳамчун шаҳсият; зоҳир намудани хусусиятҳои инфиродии хеш; маҳорати манфиатҳо ва талаботҳо; маҳорати ҳамкорӣ кардан; ғам хӯрдан, мусоидат намудан ба дигарон; талаботи дӯст доштани наздиқон ва ба онҳо бовар кардан; боварӣ ба лозим будани хеш ва ин ки вай дӯстдори дигарон аст.

Муносибатҳои арзишнок дар равоншиноӣ аз нӯқтаи назари ҳамкории фаъол бо муҳити воқеӣ чун тавсифи ҳамгирии шаҳсияти инсон мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Қайд кардан ба маврид аст, ки агар мақсади фаъоли воқеият, ки ба он муносибат равона карда шудааст, ба таври воқеӣ аз назари иҷтимоӣ муҳим бошад, пас шаҳсият дар муносибатҳои эҳсосотӣ - ақлонӣ, ба аксуламалҳои зеҳни худ баҳои мусбат бидиҳад, муносибати шаҳсиятро нисбат ба арзишҳо арзишманд мегисобад.

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст карда, метавон ҳулоса кард, ки мазмуни объективии арзиши оилаи шаҳсиятро инъикос намуда, ҳамзамон муносибатҳои шаҳсиро нисбат ба он коркард

мекунанд. Дар айни ҳол муносибат ба оила ҳамчун арзиш он вақт имкон дорад, ки вай барои инсон маъни шахсӣ пайдо мекунад.

Барои ҳаллу фасли самаранок ва муваффақонаи вазифаи корҳои таълимӣ-тарбиявии мактаб ин корҳо хеле муҳим мебошанд. Риоя накардани ин омилҳо боиси каҷравӣ дар рафтори хонандагон шуда, тарзи дурусти ташаккул ва инкишофи шахсияти онҳоро мутаваққиф месозад.

Масъалаи ташаккули муносибати арзишнокро метавон дар давраи синни хурди мактабӣ ба ҷо овард, ҷунки ин синну сол барои хонандай мактаб оғози бисёр муҳим ва давраи масъулиятноки инкишофи сифатҳои инсонӣ мебошад, ки бунёд кардани асосҳои муҳити арзишноки маъни шахсияти дар назар дорад. Аз ин рӯ, мақсади асосии инкишофи маънавӣ ва ахлоқии шахсияти синни хурди мактабӣ, ки аз он ҷумла дар ташаккули ҷунин хислатҳои шахсии ў ба монанди муҳабbat ба оила, муҳабbat ба ватани кӯҷак ва бузурги хеш, муҳабbat ба ҳалқи худ, омода будан ба ҳаракатҳои мустақилонаи фаъолият ва масъулият дар бобати рафторҳои худ дар баробари оила ва ҷомеа ва амсоли инҳо инъикос меёбад, аввалиндарача меҳисобем.

Дар ин бобат мактаб имрӯзҳо ниҳоди муҳимми иҷтимоӣ маҳсуб меёбад, ки дар он на фақат корҳои тарбиявии кӯдакон ва идоракуни педагогии тарбияи оилавӣ сурат мегирад, балки қабл аз ҳама дар кӯдакон фардият, маҳоратҳо, тамоюлҳои арзишнок ва идеалҳо дар асоси илм ва ҷустуҷӯйи эҷодии доимӣ дар кори тарбияи оилавӣ бо дарназардошти иктидори тарбиявии тарроҳии иҷтимоӣ дар ташаккули хонандагони ин синнусол муносибати арзишнок ба оила низ сурат мегирад.

Масъали ташаккули муносибати арзишнок дар синну соли наврасӣ ба таври доғ истодааст, вақте кӯдак бештар аз ҳама фарогирандай таъсири манғӣ, телевизион, интернет, бозидҳои компьютерӣ қарор дорад, – ин таъсирасониҳо боиси он хоҳанд шуд, ки дар кӯдак хеле ҷизҳо ба самти манғӣ тағйир хоҳанд ёфт.

Дар давраи ҷавонии барвақт дар байни ҷавонон падидай возехи талабот ба вучуд меояд. Гирифтани ҷавобҳои оқилона ба саволҳои мураккаби ҳаётӣ боиси хеле бой гаштани маънавиёти ҷавонон хоҳад шуд.

Яке аз қисматҳои ташкилкунандай ин ҷараён аз худ кардани арзишҳои ҳаётӣ мебошад. Ҳар чи қадар, ки хонандай синфи болоӣ аз назари иҷтимоӣ болигтар шавад, ҳамон қадар ў рӯ ба сӯйи оянда дорад, дар ў ҳар чи бештар далелҳое ба вучуд меоянд, ки ба дурнамои ҳаёт вобаста мешавад.

Дар ин синну сол ҷунин заминаҳое барои ташаккули ҷаҳонбинӣ арзи ҳастӣ мекунанд, аз қабили: ҳаҷми назарраси донишҳо, қодир будан ба тафаккури мӯҷарради назариявӣ, бой гаштани таҷрибаи иҷтимоӣ, шавқу рағбат ба ҳудшиносӣ, зарурати интиҳоби бошууронаи роҳи ҳаёт ва амсоли инҳо. Ҳамаи ин мушахҳасот шароити муносибе барои дар онҳо ташаккул додани муносибатро ба оила ҳамчун арзиш муҳайё месозад. Дар ин давра донишҳои мактаббачагон нисбат ба таҷрибаи зиндагии онҳо, ки ба ташаккули муносибати арзишнок ба оила таъсир мерасонад, афзалият дорад. Барои аз худ кардани арзиши «оила» барои онҳо таҳсилоти гуманитарӣ нақши қалон мебозад, ки онҳо тавассути арзишҳои умунибашарӣ тасвири тамоми ҷаҳонро дар хонандагони сифҳои болоӣ ба вучуд оварда, бо ин роҳ сифатҳои инсонӣ ва муносибати арзишнокро инкишоф медиҳанд [3; с.93].

Мутобиқ ба андешаҳои В.В.Сериков донишҳои гуманитарӣ ба инсон равона шудаанд, таҳлили сабаб ва мушахҳасоти арзиши маъни шахсияти арзишноки майшати дурустро дар назар доранд, натиҷаи дарки гуманитарӣ «тасвири комили ҷаҳон» мебошад [4; с.93]. Ҳамин тарик, вай бо маъниофариниҳ омехта гардида, ба таҳияи муносибати шахсӣ ҳамчун олоти таҳсилоти гуманитарӣ мусоидат мекунад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар матни тадқиқоти мо илмҳои гуманитарӣ ба таври пурра аҳамияти иҷтимоии арзиши «оила»-ро кушода, шуури якпорчаро дар баробари ҳаҷми муайяни донишҳои ташаккул медиҳад.

Донишмандон тасдиқ мекунанд, ки ташаккуli низоми муносибатҳои арзишноки шахсият аз солҳои хеле барвақт амалӣ карда мешавад ва натиҷаи амалӣ намудани таҷрибаи ҳамкорӣ бо дигарон қабл аз ҳама бо одамони наздик мебошад (Л.С.Выготский, Л.И.Рувинский ва диг.).

Имрӯзҳо доир ба ташаккуli донишҳои шахсӣ маҳсусан дар педагогика ва равоншиносии рус аввалиндарача назарияи интериаризатсияи А.Н.Леонтьев, мебошад, ки ҷараёни ташаккуli сифатҳои шахсӣ ҳамчун модели якпорчай «интериаризатсия» маҳсуб меёбад. Рафтори шахсият дар ин маврид ба мейёрҳои дар ҷомеа қабулшуда мутобиқат дорад.

Бо дарназардошти аз худ кардани муносибатҳои арзишнок аз тарафи шахсият (Л. П. Разбегаева) ба хулосае омаданд, ки муносибат ба оила ҳамчун арзиши муҳимми иҷтимоӣ ва

синфҳои болой метавонад вазифаҳои зеринро ичро намояд: маърифатӣ (дар васеъ шудан ва амиқ гаштани донишҳо дар бораи оила ва арзиши он зоҳир мегардад); тақвияти эҳсосотӣ (дарки эҳсосотии донишҳоро дар бораи оила таъмин мекунад); маънӣ (аз ҷустуҷӯ, дарк ва қабули маъни шаҳсии арзиши тадқиқшаванда); танзимӣ-ташхисӣ (амалӣ намудани маҳорати шаҳс ҷиҳати баҳо додан ба фаъолияти хеш дар соҳаи муносибатҳои оилавӣ ва пешгуӣ қардани модели оилаи оянда ба унвони аҳамияти иҷтимоии он).

Вазифаҳои номбаршуда наметавонанд пурра он таъсиррасониро нишон диханд, ки дониши шаҳсии таҳқиқшаванда дар маҷмӯъ ба шаҳсият ба иллати мураккабии табииати амалкарди падидай дидашаванда таъсир мерасонад. Чунки вазифаи муносибати арзишнок ба оила алоқаҳои назаррасро дар байни сифатҳои додашудаи шаҳсияти хонандагон дар назар дорад ва дар натиҷа метавонанд ҳамчун намуна баромад кунанд, баромадкунандагони ин алоқаҳо дар шакли мӯҷарраданд.

Бо таваҷҷуҳ ба мавридҳои дар боло зикршуда, баррасии вазифаҳои муносибати арзишнок ба оила ба омилҳои муайяне вобаста аст, ки ба ташаккул ва қабл аз ҳама пуррагӣ ва амиқии донишҳои ба даст оварда шуда, таъсир мерасонад ва дар асоси онҳо ташаккули ин донишҳои шаҳсӣ ба амал бароварда мешаванд.

Дар ин робита, моҳияти муносибати арзишнок ба оила дар соҳтори вазифаҳои он инъикос мейёбад, «инъикоси» ин соҳторҳо шомили қисматҳои зерин мебошанд: маърифатӣ-аҳлоқӣ, эҳсосотӣ-маънӣ, фаъолияти. Мазмуни онҳо аз иқтидори фанҳои гуманитарии марбут ба ин синну сол пур карда шудааст.

Қисмати маърифатӣ-аҳлоқии муносибати арзишнок ба оила ягонагии донишҳо дар бораи оиларо дар назар дорад, ки мазмuni онҳо бо кумаки ғояҳои зерин кушода мешаванд: баррасии арзишҳои оилавӣ ҳамчун пойгоҳи аҳлоқӣ; ғояҳои пайдарҳамии наслҳо; ғояҳои масъулиятшиносии оилаҳо дар баробари тарбияи шаҳрванди аз назари маънавӣ бой. Ғояи арзишҳои оилавӣ ҳамчун пойгоҳи аҳлоқӣ қалидӣ буда ва ба воситаи мағҳуми «арзиши оилавӣ» дар тадқиқоти мо кушода мешавад.

Арзишҳои оилавӣ – ин маҷмӯи тасаввуротҳое мебошанд, ки барои оила хос аст ва дар анъана ва расму оинҳо, ки аз насл ба насл мегузаранд ва одамон онҳоро дар якҷоягӣ бо ҳам дар доҳили хона аз сар мегузаронанд, иборат мебошанд. Онҳо ҳамчун баҳше аз фарҳанги умумибашарӣ дар худ ҳамаи сифатҳои инсонӣ ва биологӣ, равонӣ, аҳлоқиро инъикос намуда, пойгоҳи аҳлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ мебошанд.

Моҳияти чунин арзишҳо дар хештуборӣ, фарзандон, модарӣ, падарӣ ва амсоли инҳо зуҳур мейёбад ва шаҳсияти онҳо ба алоқаи дар мобайни арзишҳои оилавӣ вобаста мебошад.

Анъанаҳои оилавӣ дар педагогика ҳамчун маҷмӯи меъёрҳои рафтор ва суннатҳое мавриди баррасӣ қарор мегиранд, ки дар оила арзи ҳастӣ карда, дар он ҷо маҳфуз монда, аз насли қалонсол ба насли ҷавон интиқол мегарданд. Таҳлили адабиёти мухталиф нишон медиҳад, ки анъанаҳои оилавӣ дар натиҷаи тарбияи оилавӣ ба вучуд меоянд: эҳтиром гузоштан ба насли қалонсол, волидайн, эҳтиром гузоштан ба бонувон, модарон; некпиндорӣ ва расонидани кумак, ғамхорӣ дар бораи кӯдакон, меҳмоннавозӣ, тарбияи меҳнатдӯстӣ ва устуворӣ.

АДАБИЁТ

1. Азаров, Ю.П. Педагогика семейных отношений. // Ю.П. Азаров М., 1977.
2. Цехмистро, И. З. Концепция целостности / И. З. Цехмистро, В. И. Штанько. – Харьков: Изд-во Харк. гос. университета, 1987.-223 с.
3. Персонс Г.Л. Человек в современном мире / Пер. с анг., под ред. / Г.Л. Персонс В. А. Кузакина – М.: Прогресс., 1985.
4. Сорокина, Т. Ю. Особенности брачно-семейных установок студенческой молодеж: дис.... канд. пед. наук. Т. Ю. Сорокина Самара, 2007. – 240 с.
5. Лутфуллоев, М. Эҳён педагогикии аҷам // М. Лутфуллоев «Дониш» Душанбе, 1997-150 с.
6. Лутфуллоев, М. Истиқлолияти Тоҷикистон ва маорifi навин. // М. Лутфуллоев Душанбе, 2006.
7. Абуабдулло Рӯдакӣ. Избранные произведения// А. Рӯдакӣ Издательство «Правда»- М, 1958,-28 с.
8. Абуали ибни Сино, Тадбири манзил / А.И. Сино - Техрон, 1990.
9. Авесто. Избранные гимны. Перевод из авестийского и комментарии И.М. Стеблин - Каменского . – «Адиб» Душанбе, 1990.
10. Айгумова, З.И. Этнокультурные особенности развития младшего школьника // З.И. Айгумова Начальная школа Плюс До и после-2014. -№2. 44-47.
11. Азаров, Ю.П. Педагогика семейных отношений. // Ю.П. Азаров - М., 1977.

ЦЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ПСИЛОГИЧЕСКИМ НАВЫКАМ

Автор в своем исследование отметил, что семья обязана развивать уверенность, мыслить характеры детей, и обратить особое внимание на постоянное породное воздействие на них. Основная ее обязанность – это нравственное воспитание, развитее гражданина, который без скандалов и споров входит в общество и полностью отдаться жизни и работе то есть в семье осуществляет воспитательную функцию, показывая свою социальную роль в жизни . В этом процессе необходимо отделение нормы и уровень ее развития.

Обращая внимание на то, что воспитательные способности как педагогическое – психологического течения имеет возможности развиваться, и для того, чтобы достичь сведение о достигнутых изменённых на уровне развитие важных частей, возможно достичнуть способности современной таджикской семьи.

В данный момент в педагогической науке это правило бесспорно, то есть воспитательное действие – это важный аргумент воспитания учащихся, самое важное средство, которое определят их творческую способность развитие нравственного поведения личности и подготовку школьников для выполнение социальной роли в обществе, как квалифицированный гражданин и семьянин.

Поэтому среди всех воспитательных направлений для старшеклассников, мы развиваем и решаем одно направление, то есть ценное отношение к семье.

Для решения этой проблемы в процессе воспитание общие проблемы , которые определяют социальную сущность семье, то есть эта часть показывает как из одну составных частей воспитательного процесса в школе и она имеет большое значение для воспитания старшеклассников в школе.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, социальные группы, общество, ответственность родителей развитие личности, семейной воспитание, семейные обязанности, личные ценности, условие современного мира.

THE VALUABLE RELATION TO FAMILY AS PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PHENOMENON

The author in his research noticed that the family is responsible for developing confidence, thought and children character, and paying special attention to constant and natural influences on them. Its main responsibility is moral education, citizen development, who enters the society without scandal and dispute then completely begin to live and work, that is the family fulfill educational function, showing its social role in life. In this process separating norms and level of its development is necessary.

Paying attention to the fact that educational abilities as pedagogical and psychological process has opportunity to develop and in order to get information about achieved changes at the level of development of importance parts, it is possible to achieve abilities of modern Tajik family.

At the moment in pedagogical science this rule is undeniable, that is, educational action is an important argument of pupil education, most important means which define their creative skills, development of moral personality behavior and preparing pupils to fulfill a social role in society, as a skilled and family man.

That is why among all educational areas for seniors, we develop and solve one direction that is valuable relation to family.

For solving these problems in the process of education common problems, which define social essence of family relation, that is the part showing as one of the component parts of educational process at school and it is very important for seniors' education at school.

Keywords: family, family values, social groups, society, responsibility, parents, personal development, family education, family responsibility, personal values, condition of modern world.

Сведение об авторе

Сайдов Сулаймон Шохолмакмадович - преподаватель общеуниверситетской кафедры педагогики и психологии Боктарского государственного университета имени Носира Хусрава Тел. (+992) 917272713 E-mail: Sulik.02@mail.ru

About the author

Saidov Sulaimon Shoholmakhmadovich - Lecturer at the University-wide Department of Pedagogy and Psychology Bokhtar State University named after Nosir Khusrav Tel. (+992) 917272713 E-mail: Sulik.02@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИГОДНОСТИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Латифзода С. З.

Академии управления МВД, РФ.

В современных условиях развития высоких технологий, упрощения работы всей системы деятельности государственных органов возрастают роль и значение профессионально-психологической подготовки государственных служащих, в том числе сотрудников органов внутренних дел.

В тоже время, профессиональная пригодность не дана человеку изначально, она формируется по мере психологического становления его личности, проходя все этапы социализации, и включает множество психологических и психофизиологических свойств человеческого организма, различные знания, умения и навыки, которые должны соответствовать конкретной профессиональной деятельности [6.с.176].

Хотя изучение и исследование профессионально-психологической пригодности известно с античности, его научные исследования имеют относительно недолгую историю, поскольку первоначально определение профессионально-психологической пригодности проводилось с использованием интуитивного метода.

Изучение истории определения профессионально-психологической пригодности личности позволяет разделить ее на три периода в зависимости от критериев и методов диагностики:

1. Донаучный - с древних времен до конца XIX века (отсутствие научно обоснованных методов и использование ненаучных методов, которые были обоснованы на интуитивных методах);

2. Научный - конец XIX века и начало XX века (создание первых лабораторий и научных центров, разработка стандартизованных профессиональных методик, разработка первых психограмм);

3. Современный - со второй половины XX века до наших дней (разработка и использование активных методов тестирования, широкое распространение мероприятий для определения профессионально-психологической пригодности, появление «теории качества»).

Необходимость изучения и оценки профессиональной пригодности обуславливается тем, что каждый человек индивидуален по своим природным особенностям, имеет свою систему функционирования и развития психических процессов, которая присуща только ему и оказывает значительное влияние на деятельность, участником которой он является.

Необходимо отметить, что основной сущностью профессионально-психологической пригодности является сама «профессия», и ряд исследователей, таких как А.К. Маркова, К.М. Гуревич, М.А. Басов, В.А. Бодров, Е.А. Клинов и Ш. Липман, провели научное исследование. В связи с этим, А.К. Маркова охарактеризовала професионализм как личностную особенность человека. К.М. Гуревич уделил внимание мотивации: «Любой человек может овладеть любой профессией, но речь идет о том, сколько времени это займет. Этапы профессиональной активности в жизни человека ограничены, а неэффективная и скучная деятельность являются не только личными трагедиями, но и в конечном итоге влияют на общество. В связи с этим предвидение профессиональной пригодности и способы ее формирования никогда не потеряют своей актуальности» [1.с.65].

Кроме того, материалы и исследования по вопросам профессионально-психологической пригодности отражены в трудах В.А. Толчека, Е.А. Клинова, А.Я. Анспова, А.И. Шипилова, Л. Супера, М.А. Медведя, Н.Ю. Парачева, Ф. Тейлора, Ф. Парсонса, У.Д. Скотта, В.М. Бехтерова и других. В этом контексте научные труды Ф. Парсонса имеют особое значение, потому что он является одним из первых ученых, работавших над психологической пригодностью личности, и разработавшего трехмерную модель «хочу», «могу» и «должен».

Проблема профессионально-психологического отбора была изучена и рассмотрена с разных сторон в научных трудах Б.Г. Ананева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, А.Д. Глоточкина, Л.А. Кандибовича, А.Ф. Шикуна, А.В. Барабанщикова, Н.Ф. Феденко, В.П. Давыдова, М.И. Дяченко,

К.К. Платонова, Э.С. Чугунова, В.Д. Шадрикова, В.А. Ядова, П.М. Якобсона, Л.С. Нерсесяна, В.Н. Пушкина, В.А. Моляко, М.Л. Смулсона и других психологов. Данные исследователи подчеркнули важность решения общих вопросов профессионально - психологического отбора, разработки его принципов и оценки личностных качеств.

Использование тестов как метода психологического исследования для определения профессионально - психологической пригодности, посвящены труды известных ученых, таких как Г. Айзенк, Р. Амтхауэр, А. Анастази, Д. Векслер, М. Люшер, Р. Кэттелл, Дж. Равен, С. Розенсвейг, Л. Сонди, Дж. Тейлор и других заслуживших мировую известность и признание.

Одним из ключевых аспектов кадровой политики Министерства внутренних дел (далее - МВД) является повышение уровня профессионализма и компетентности сотрудников. Наряду с профессиональной подготовкой сотрудников милиции их психологические качества также играют решающую роль в обеспечении эффективности в оперативно-розыскной деятельности. Не случайно Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, Эмомали Рахмон, во время своего рабочего визита в Горно-Бадахшанскую автономную область Республики Таджикистан заявил, что: «... именно сотрудники Министерства внутренних дел должны обеспечивать общественный порядок на высоком уровне...» [7].

Кадровая политика МВД Таджикистана нашла свое отражение в двух правовых документах: «Стратегии реформы милиции в Республике Таджикистан на 2013–2020 годы» и «Программе реформы (развития) милиции на 2014-2020 гг.». Стратегия и Программа предполагают, что критерии приема сотрудников органов внутренних дел должны быть научно обоснованными и соответствовать современным требованиям. В данных документах в частности отмечается, что кандидаты в органы внутренних дел при поступлении на работу должны приниматься на основе их личностных качеств и опыта согласно установленным целям службы. Для более детального изучения соответствия кандидата для службы в милиции кандидат в течение 3-6 месяцев проходит профессиональную подготовку, адаптацию к текущей должности и по итогам обучения проходит аттестацию на соответствующую должность» [5.с.21].

Профессиональной пригодностью называют совокупность психофизиологических и психологических качеств личности в сочетании с его знаниями и профессиональными навыками, которые позволяют успешно выполнять определенную деятельность. Определение профессионально-психологической пригодности - это оценка соответствия психофизиологических и психологических характеристик личности требованиям психографии и психограмм конкретной деятельности. Критерии для определения профессиональной пригодности личности определяются в зависимости от вида деятельности и психограммы, и основное внимание уделяется личности и её психологическому строению. Другими словами, профессионально-психологическая пригодность - это соответствие «профиля личности» с «профилем профессии».

Еще с советских времен, точнее с конца 1970-х годов в органах внутренних дел Таджикистана были организованы мероприятия по определению профессионально-психологической пригодности кандидатов и сотрудников, которые проводятся ЦПД медицинского управления МВД Республики Таджикистан. Определение профессионально-психологической пригодности в органах внутренних дел Республики Таджикистан на основании заключений о приеме на работу состоит из нескольких этапов (периодов). Каждый этап в свою очередь независим, и из этого можно сделать необходимые выводы. Обследование психофизиологических и психологических характеристик кандидатов проходит на третьем этапе.

Основание для обследования профессионально-психологической пригодности, процедура, порядок, условия и сроки проведения обследования, случаи повторного обследования определяются нормативными правовыми актами [4.].

Во время проведения обследования также определяется так называемая «группа риска». В период внесения кандидата (сотрудника, работника) в «группу риска» емудается заключение «рекомендуется условно», и после прохождения стажировки в обязательной форме он должен пройти повторное обследование.

Что же касается качества и эффективности реализации оперативно-розыскной деятельности, то ее уровень напрямую зависит от психологических особенностей оперативника и его профессиональной подготовки. Необходимо отметить, что научно обоснованные выводы о

профессионально-психологической пригодности сотрудников могут быть достигнуты только с помощью качественной и правильной психологической диагностики, то есть с использованием психометрических методов.

Несмотря на то, что медицинское управление МВД Республики Таджикистан проводит диагностику на профессиональную пригодность кандидатов на работу в органах внутренних дел, к сожалению, проделанная работа не полностью соответствует научным и психометрическим требованиям. Следовательно, исследование и научно обоснованные мероприятия по определению профпригодности в органах внутренних дел Республики Таджикистан являются актуальными, и научно обоснованные результаты, полученные в результате нашего исследования, могут быть использованы для дальнейшего улучшения профессионально-психологического отбора в правоохранительные органы страны.

Предпосылкой, и, по сути, первым этапом профессиональной подготовки сотрудников является профессиональный отбор. Сам термин «профессиональный отбор» в научный оборот впервые ввел Г.Б. Мюнстерберг еще в начале двадцатого века. На основании проведенного исследования он пришел к выводу, что для эффективной деятельности человек должен обладать комплексом развитых свойств. Несомненно, Гальтон основал научно обоснованное исследование для определения профессионально-психологической пригодности личности.

Из вышеизложенного следует, что проблема профессионально-психологической пригодности и профессионально-психологического отбора в целом была исследована на научно-методологическом уровне. Однако, учитывая тот факт, что каждая профессия имеет свою профессиограмму и психограмму, можно сказать, что профессионально-психологическая пригодность в органах внутренних дел имеет свою специфику. Хотя вопрос профпригодности личности в органах внутренних дел был в определенной степени исследован, но из-за проблемы отраслевого характера не все научные результаты доступны.

Психологические аспекты пригодности личности изучены и исследованы в следующих областях:

- диагностике пригодности сотрудников в органах внутренних дел (Ф. Баумгартен, А.И. Адаев, А.Н. Глушко, В.Н. Большев, В.В. Ипатов, Н.И. Мягких, Г.В. Шутко, А.Г. Маклаков и др.). Следует отметить, что концепция, принципы, требования и технология профессионально-психологического отбора кандидатов на службу в органах внутренних дел широко изучены в исследованиях Н.И. Мягких;

- профессионально-психологическому отбору в органы внутренних дел посвящены работы (В.А. Бодрова, К.М. Гуревича, О.Г. Невраева, Бовина, А.Д. Сафонова, К.К. Платонова, И.Ч. Шушкевича, С.В. Ефимкина, Н.И. Мягких). Например, профессиональная пригодность трактуется К.М. Гуревичем как качество личности, представляющее собой совокупность индивидуально-психологических и психофизиологических особенностей человека, обеспечивающих общественно необходимую трудовую эффективность и удовлетворение своим трудом [8];

- критериям определения “группы риска” при отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел посвящены работы (Н.И. Мягких, Г.В. Шутко, С.А. Ларионова, И.Н. Озерова);

- важные психолого-профессиональные качества сотрудников оперативно-розыскной деятельности и отбор кандидатов изучались в работах (В.М. Богданова, О.И. Бродченко, П.В. Акентьева, Ю.Е. Скалина, Ю.В. Чуфаровского).

В конце, следует, отметить, что, хотя определение профессионально-психологической пригодности личности при отборе кандидатов в органы внутренних дел Республики Таджикистан насчитывает более 40 лет, в этой области отечественными исследователями не проводилось никаких научных исследований. Поэтому данное исследование имеет практическое значение и послужит хорошей основой для выявления проблем в этой области и способов их решения.

На основе теоретического анализа проблемы профессионально-психологической пригодности в органах внутренних дел Республики Таджикистан можно выделить ряд особенностей этих мероприятий и для улучшения работы в этой области считаем необходимым учитывать следующие моменты:

1. Определение профессионально-психологической пригодности представляет собой сложный комплексный пошаговый процесс, который включает медицинские, психофизиологические, психологические и профессиональные аспекты и направлены на выявление соответствия медицинским и психофизиологическим качествам личности с профессиональными знаниями, умениями и навыками.

2. Психологическое обследование является одной из мер по определению профессионально-психологической пригодности личности в органах внутренних дел, и отдел кадров должен в обязательном порядке принять во внимание психологическое заключение. В целях экономии

времени и рабочих ресурсов целесообразно проводить психологическое обследование после психиатрического обследования.

3. В зависимости от направления деятельности в органах внутренних дел Республики Таджикистан для каждого вида деятельности должны быть определены критерии психологической и психофизиологической совместимости и включены в психографию этой деятельности.

4. В рамках психологической диагностики профессионально-психологической пригодности личности в органах внутренних дел особое внимание следует уделять диагностике психологических особенностей личности, поскольку личностные качества занимают доминирующее положение и часто именно эти показатели выявляют «группу риска» и не рекомендуются на работу.

5. Из анализа психологических теорий и результатов исследования можно изложить, что психологические особенности личности изменяются с течением времени. Поэтому повторное обследование профессионально-психологической пригодности сотрудников органов внутренних дел по завершении определенного периода работы (5 лет) должно проводиться как неотъемлемая часть повышения уровня профессиональной пригодности личного состава.

Все это можно обобщить следующим образом: проблема определения профессионально-психологической пригодности подобна монете, на одной стороне которой отражены профессиональные качества личности, а на другой стороне профессиональные требования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы. М., 1970.
2. Мягких Н.И. Профессиональный психологический отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел (концепция, принципы, критерии, технологии): автореф. дис. ...канд.психол.наук /Н.И. Мягких. – М., 2004.-24с.
3. Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних дел /под ред. Бовина Б.Г., Мягких Н.И., Сафонова А.Д. - М.: НИЦПМО МВД России, 1997.-280с.
4. Положение о порядке проведения профессионального медицинско-психологического подбора граждан и сотрудников для службы в органах внутренних дел, учебных учреждений и внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Таджикистан от 02.06.2012 №453.
5. Сборник нормативных правовых актов по реформе милиции. Душанбе-2015.
6. Смирнов Д.В., Наумов П.Ю., Дьячков А.А. Понятие и структура профессиональной психологической пригодности будущего офицера //Мир науки, культуры, образования. №3 (46) 2014.174-177.
7. <https://mvd.tj/index.php/ru/informatsiya/istoriya-militsii/2-uncategorised/11240-vystuplenie-osnovatelya-mira-i-natsionalnogo-edinstva-lidera-natsii-prezidenta-respublikii-tadzhikistan-uvazhaemogo-emomali-rakhmona-v-torzhestvennom-sobraniyu-posvyashchennoe-dnyu-militsii>
8. https://psy.su/persons/in_memoriam/psy/35975/

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИГОДНОСТИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В данной статье рассмотрены основные проблемы и вопросы профессионально-психологической пригодности в Республике Таджикистан. Проведен анализ существующей научной литературы, а также сформулированы авторские рекомендации по улучшению профессиональной подготовки и профоригодности сотрудников МВД. Наряду с профессиональной подготовкой сотрудников милиции их психологические качества также играют решающую роль в обеспечении эффективности в оперативно-розыскной деятельности.

Качества и эффективности реализации оперативно-розыскной деятельности, то ее уровень напрямую зависит от психологических особенностей оперативника и его профессиональной подготовки. Необходимо отметить, что научно обоснованные выводы о профессионально-психологической пригодности сотрудников могут быть достигнуты только с помощью качественной и правильной психологической диагностики, то есть с использованием психометрических методов.

Основание для обследования профессионально-психологической пригодности, процедура, порядок, условия и сроки проведения обследования, случаи повторного обследования определяются нормативными правовыми актами.

Следовательно, исследование и научно обоснованные мероприятия по определению профпригодности в органах внутренних дел Республики Таджикистан являются актуальными, и научно обоснованные результаты, полученные в результате нашего исследования, могут быть использованы для дальнейшего улучшения профессионально-психологического отбора в правоохранительные органы страны.

Ключевые слова: профпригодность, исторические периоды, психологические аспекты, психологические важные качества, психологические знания, профессионально-психологический отбор, оперативно-розыскная деятельность, профессиональная подготовка сотрудников, батарея психологических тестов.

PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL FITNESS AND ITS PROBLEMS IN THE POWER STRUCTURES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

This article discusses the main problems and issues of professional and psychological suitability in the Republic of Tajikistan. The analysis of the existing scientific literature was carried out, and also the author's recommendations were formulated to improve the professional training and professional suitability of the employees of the Ministry of Internal Affairs. Along with the professional training of police officers, their psychological qualities also play a decisive role in ensuring efficiency in operational search activities.

The quality and effectiveness of the implementation of operational-search activities, then its level directly depends on the psychological characteristics of the operative and his professional training. It should be noted that scientifically grounded conclusions about the professional and psychological suitability of employees can only be achieved with the help of high-quality and correct psychological diagnostics, that is, using psychometric methods.

The basis for the survey of professional and psychological suitability, the procedure, procedure, conditions and terms of the survey, cases of re-examination are determined by regulatory legal acts.

Consequently, the research and scientifically grounded measures to determine professional suitability in the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan are relevant, and the scientifically grounded results obtained as a result of our research can be used to further improve the professional and psychological selection to the law enforcement agencies of the country.

Key words: professional suitability, historical periods, psychological aspects, psychological important qualities, psychological knowledge, professional psychological selection, operational search activity, professional training of employees, a battery of psychological tests.

Сведения об авторе:

Латифзода Сомон Зариф, Слушатель Академии управления МВД России, майор милиции, +992880008384, E-mail: latifzoda_01@mail.ru

About the author:

Latifzoda Somon Zarif, Student of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, police major, tel.: +992880008384, e-mail: latifzoda_01@mail.ru

УДК 159.99

МОТИВАЦИОННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ РЕСУРСЫ БАЛАНСА РАБОТЫ И ОТДЫХА

Симановская С. В.

Военно - космическая академия им. А.Ф. Можайского

Родионова Е.А.

Санкт-Петербургский государственный университет

В 21 веке люди в погоне за продвижением по службе и финансовой удовлетворённостью, практически вынуждены забыть про баланс между работой, отдыхом, личной жизнью и семьёй. Когда нужно и хочется чего-то добиться, то приходится много работать. Причина этого заключается в том, что в современном мире для определения статуса успешности личности служит работа, материальный достаток, достижения по службе, машины, квартиры и прочие материальные ценности, в погоне за всем этим многие забывают про отдых и личную жизнь. Что порой очень негативно сказывается на его увлечениях, правильном образе жизни, здоровье в целом и конечно семейных отношениях. Прогрессивное развитие передовых технологий заставляет ускорять темп жизни и восприятие всего вокруг. Современному человеку необходимо грамотно распределять время, чтобы преуспевать и в карьере, и в личной жизни – держать баланс. Поэтому концепция «баланса работы и отдыха» или по-другому Концепция «work-life balance» пользуется популярностью.

На сегодняшний день есть пять теорий, которые объясняют размытые границы баланса работы и личной жизни. К ним относятся: сегментирование, компенсация, теория границ, теория ролей и теория побочного эффекта (Akinyele S.T., Peters M.C., Akinyele F.E., 2016) [1].

Компенсационная теория подразумевает, что, когда возникают неурядицы в одной из областей, происходит бегство к другой в надежде на отвлечение и спокойствие. Многие люди видят свой дом словно «убежище». Выделено два вида возмещения. Один из которых объясняет, что человек может начать игнорировать ту область, которая принесла огорчение и больше начать вкладывать в другую. Второй вид подразумевает, когда происходит досадная ситуация в какой-то из областей, то идет поиск поощрения и компенсации в другой. Piotrkowski (1979) [2].

Теория границ. Тут всё становится ясным из названия, теория границ берет за основу то, что личная жизнь и работа должны иметь границы. Они могут пересекаться, и взаимодействуют более положительному созданию системы баланса работы и отдыха.

Теория ролей предполагает объединение ролевых обязательств в области работы и отдыха. Много лет исследования баланса работы и отдыха базировались на теории ролевого конфликта, в которой большое внимание отдавалось исследованию отрицательных моментов соприкосновения этих областей. В настоящее время исследования сконцентрировались на положительной взаимосвязи работы и личной жизни, а также на возможности уравновешивания значимости этих сфер.

Так же есть теория побочного эффекта, которая подразумевает популярный метод изучения баланса. Базируется на том, что работа и личная жизнь могут влиять друг на друга как благотвально, так и негативно. Специалисты советовали обмениваться навыками, которыми они обладают в семье на работе и, напротив. [3]

Вышеперечисленные модели носят больше описательный характер, трудна задача в исследовании данного вопроса, потому как единой теории, так и нет. Таким образом, изначальное обозначение феномена баланса между работой и личной жизнью является определяющим при выборе того или иного подхода. Почти все теории сосредоточены на выявление дисбаланса. Сам вопрос «баланса между работой и отдыхом» может выступать индивидуально (Guest, 2002, с. 263) может изучать субъективные точки зрения, а может включать в себя объективные показатели, такие как хорошее взаимоотношения в рабочей среде и сведению к минимуму ролевые конфликты в домашней, душевый комфорт, психологический комфорт [4].

Так же у Greenhaus et al. (2003) есть разработанная трехкомпонентная теория баланса, она состоит из следующих компонентов: баланс времени, затраченного на рабочую и семейную жизнь, баланс психологической вовлеченности в каждую из ролей и баланс удовлетворенности от рабочей и семейной жизни [5].

Российские авторы В. А. Штроо и А. А. Козяк (2015), заложили в основе своей концепции ценностно-смысловую тактику и рассматривают баланс работы и личной жизни как совокупное смысловое образование, которое подразумевает в себе индивидуальные приоритеты работы и жизни, довольство этими сферами, представление о золотой середине и соответствие в том числе с общепринятыми нормами [6].

В. А. Штроо и А. А. Козяк распределяют современные концепции баланса две группы. В основе каждой из них лежит определенная теоретическая модель: дефицитарная (дефицит) и экспансивная (бурно проявляющаяся).

Следуя дефицитарной модели, мы понимаем, что временные и энергетические ресурсы индивида представляют собой константу. Когда повышается деятельность в одной из сред жизни человека, это приводит к потере равновесия в другой и так появляется дисбаланс, именно он увеличивает возможность формирования ролевого конфликта.

Экспансивная модели поясняет, что работа и личная жизнь должны дополнять друг друга. Из этого вытекает, что преуспевание в одной из областей положительно влияет на другую. С субъективной точки зрения удовлетворены своей рабочей деятельностью люди, у которых всё хорошо в семье, отношениях и есть хобби. J. H. Grenhaus, Nicholas J. Beutell (1985) [7]

В. А. Штроо и А. А. Козяк поясняют о том, что термин «баланс» характеризует соотношение представленности личной сферы и работы в индивидуальной жизни человека. Баланс – это устойчивость или соотношение в каком-либо ежедневно изменяющемся проявлении. Гармония работы и отдыха не всегда предполагает безусловное равновесие двух сфер. На основании главных актуальных ценностей совокупность активностей сравнивается. К примеру, если для индивида смыслом существования приходится профессиональный рост, любимая работа, то, когда ему нужно провести больше времени за работой, это не будет приниматься для него как дисбаланс или ролевой конфликт.

В связи с этим возникает вопрос: какие мотивы и какая ценностная структура человека, который, зачастую, неосознанно, не готов расчертить грани между рабочей отраслью и другими сферами

жизни. Большинство людей выполняющие добросовестно свою работу, погружаются в нее с головой, при этом работы не становится меньше, а потребности помимо работы есть и другие, такие как отдых, семья, личная жизнь, увлечения и.т.п. Умение благополучно совмещать работу, семью, личную жизнь и отдых является в первую очередь главным компонентом удовлетворённостью жизни [8].

В своем исследовании мы поставили цель: определить мотивационно-ценностные ресурсы, обеспечивающие баланс работы и отдыха.

В качестве **гипотезы** мы предположили, что люди, ориентированные на работу и относящиеся к труду более положительно, чем к отдыху, больше видят возможности реализации мотивов в организации и ориентированы на процесс и соревновательность. При этом люди, умеющие соблюдать баланс работы и жизни, обладают внутренним локусом контроля за события в жизни, для них более значимыми мотивами является мотивы личного успеха, престижа и уважения, а также преобладание внутреннего индекса ценностных стремлений (Ryan R. M. and Deci E.L, 2000) [9].

Методики, который позволили реализовать цель, задачи и проверить гипотезы: методика «Возможность реализации мотивов» Доминяк В. И., (2003г) [10, стр. 167, 11, стр. 229], тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьев, (2000г) [12], методика «Выявление имплицитных установок, лежащих в основе выбора соответствующей модели поведения» В.И.Доминяк (2018г) [13]. Эта методика построена на основе модели ортогональных имплицитных установок (Доминяк, Родионова) относительно ценностных категорий «Работа» и «Отдых» на примере ситуативно-поведенческих проявлений. При оценке (имплицитной) своего отношения к таким категориям, как «работа» и «отдых», выявляются четыре типа респондентов, по каждому из которых авторы дали условное название: «жизнь на работе» (положительное отношение к работе и отрицательное к отдыху), «баланс» (положительное отношение как к работе, так и к отдыху), «другая реальность» (отрицательное отношение и к работе, и к отдыху), «праздник каждый день» (положительное отношение к отдыху, отрицательное отношение к работе).

В выборку эмпирического среза вошло 136 респондентов, ведущие профессиональную деятельность в сфере, связанной с профессиональным обеспечением военно-промышленного комплекта, в возрасте от 19 до 41 лет.

На первом месте по выборке баланса работы и отдыха опрошенных сотрудников был выявлен критерий «Баланс» (58% от всей выборки). Респонденты положительно относятся к работе, которая является для них притягательным состоянием. Наряду с положительным отношением к работе они демонстрируют и положительное отношение к отдыху. Состояние отдыха также является для них притягательным состоянием. С одной стороны, мала вероятность, что респонденты будут хорошо себя чувствовать абсолютно ничего не делая, но с другой стороны, им комфортно ощущаете себя, когда удается отдохнуть. Они могут легко переключаться с работы на отдых и обратно. Сотрудники не будут существенно перерабатывать без возможности отдохнуть, но и безделье им не грозит. Такие индивиды всегда найдут себе занятие. Таким образом, поддержание внутреннего баланса между работой и отдыхом, а также готовности принимать, и то, и другое является важным жизненным моментом для опрошенных сотрудников.

На втором месте по выборке баланса работы и отдыха опрошенных респондентов был выявлен критерий «Другая реальность» (22% от всей выборки). К работе данный тип опрошенных сотрудников относятся негативно. Однако и отдых не является для них притягательным состоянием. Существует вероятность, что респонденты недовольны тем состоянием, в котором находитесь в текущий момент. Профессиональная деятельность для такого типа бывает в тягость, но и отдохнуть у них не получается. Часто такие установки приводят к стремлению к уходу в «другую реальность». Это может быть, например, другой, виртуальный мир, мир игры или мир измененных состояний сознания. Это может быть чтение «запом» или уход в ту или иную «философскую» концепцию. В конструктивном варианте такой реальностью может быть творчество, когда «другой мир» индивид создает сам.

На третьем месте по выборке баланса работы и отдыха опрошенных респондентов был выявлен критерий «Жизнь на работе» (14% от всей выборки). Сотрудники данного типа чаще позволяют себе «сгореть» на рабочем месте. Большое время они уделяют лишь профессиональной деятельности, забывая об отдыхе и отпуске. В связи с большой загруженностью и не имея отдыха данный тип сотрудников более подвержен не только физическим недугам, но и заторможенностью в креативной деятельности. Опрошенные сотрудники данного типа имеют склонность к «трудоголизму». Респонденты данного типа проявляют восприятие профессиональной деятельности как значимого средства самореализации, достижение социального признания, а также источник благодаря, которому возможно удовлетворить жизненные потребности. У таких сотрудников их профессиональная деятельность стоит на первом месте в жизнедеятельности, оставляя на заднем плане остальные жизненные сферы (личная жизнь, семья, досуг и др.).

На последнем месте по выборке баланса работы и отдыха опрошенных респондентов был выявлен критерий «Праздник каждый день» (6% от всей выборки). Сотрудники данного типа на фоне отрицательного отношения к работе демонстрируют положительное отношение к отдыху и незначимость в рабочей деятельности. Представители данного типа избегают излишних нагрузок, связанных с работой. При этом отдых является для них притягательным состоянием. Это может быть связано с накопленной усталостью или с сильным стремлением заботиться о себе. С другой стороны, сотрудники такого типа могут сделать из работы праздник. Легкое отношение к работе создает ощущение сплошного отпуска. Ситуация напряженной работы может вызвать у них стресс, и даже болезнь.

Статистически значимых связей с возрастом, статически значимых различий по полу между четырьмя группами отношения к работе и отдыху не выявлено, то есть мы можем говорить, что такое отношение не связано с возрастными особенностями и может равнозначно проявляться как у мужчин, так и у женщин.

Проверяя гипотезы, мы выявили, что респонденты, у которых баланс между работой и отдыхом проявляется ярче, присутствует стремление смысложизненных ориентаций в индивидуальном контроле над собой и своими чувствами. Респонденты позиционируют себя как сильная личность, в решение жизненно важных задач считают себя значимыми фигурами, нежели люди, у которых преобладает тип «Другая реальность». Обладатели типа «Другая реальность» не желают нести ответственность за какие-либо события в жизни, им необходим контроль процесса и постановка себя в активную позицию по отношению к выбору цели жизни, точнее, помочь в этих вопросах.

Респонденты, относящиеся к типу «Жизнь на работе» в большей мере, видят возможность реализации мотивов в профессии и организации, если сопоставлять с другими группами, в частности с типом «Баланс» по таким мотивам, как «уважение со стороны других, социальный престиж», «ощущение успеха», «ощущение собственной полезности, служение людям» и значимым мотивом «казарт соревнования».

Респонденты типа «Жизнь на работе» больше видят возможности в самореализации с точки зрения социального окружения, понимают, как добиться уважения со стороны социума, каким образом достичь успеха и чувствовать собственную полезность. При этом респонденты типа «Другая реальность» и «Праздник каждый день» чувствуют себя более полезными, уважаемыми, а также востребованными, чем респонденты типа «Жизнь на работе», представители последнего типа ориентированы на азарт соревнования, для них это более важный мотив, чем можно наблюдать у других групп.

Таким образом, по мотивационной составляющей респонденты, относящиеся к типам «Жизнь на работе» и «Баланс», более привлекательны с точки зрения профессиональной активности и успешности.

Итак, эмпирический срез по выборке позволил сделать следующие выводы: баланс между работой и отдыхом имеет статистически значимую связь с мотивационно-ценностными характеристиками личности. У людей, умеющих выстраивать баланс между работой и отдыхом, в мотивационной структуре личности преобладает внутренний мотивационный индекс (мотивы личного успеха, престижа и уважения) и внутренним локусом контроля за события в жизни. Человек готов брать ответственность на себя за события, происходящие в его профессиональной и личной жизни. Значимая мотивация «казарт соревновательности», свойственная «трудоголикам», людям, ориентированным исключительно на работу, создает одновременно больше возможностей в самореализации в карьере, обеспечивая личность объективными показателями профессионального успеха (внешний мотивационно-ценственный индекс), при этом провоцируя снижение личной ответственности за собственную жизнь и здоровье.

Результаты исследования могут быть практически значимы как для самих респондентов (предотвращение профессионального выгорания, выстраивание баланса между работой и личной жизнью), так и для работодателей. Когда последний знает к какому типу относится кандидат на рабочее место, появляется возможность эффективно выстраивать мотивационные программы для разных типов людей, а также грамотно выстроить управлочные воздействия с учетом типа

К примеру, для первого типа «Жизнь на работе» важно уважение, успех, полезность, выстраивая мотивационные программы для таких сотрудников стоит ориентироваться на то, чтобы люди этого типа чувствовали себя более полезными, более успешными. Работники данного типа будут прекрасно работать, но в какой-то момент могут «заболеть», для них обязательно нужно предусмотреть полис добровольного медицинского страхования и медосмотры, поскольку они все силы тратят на работу, за себя ответственность брать не желают и даже если заболеют всё подведут к тому, что им некогда, потому как много работы. Таким сотрудникам нужно помогать находить варианты отдыха, так как представители этого типа отдыхать не умеют и часто выгорают. Люди третьей группы «Другая реальность» так же отнесутся безответственно к своему здоровью.

Работники четвертой группы «Праздник каждый день» вовсе не станут обращать внимание на недуг. Ответственность за происходящее в жизни может взять вторая группа «Баланс» и, если почувствуют недомогание – пойдут к специалистам. Так же рекомендуется включать в работу программы по профессиональному выгоранию, чтобы сразу замечать и исключать профессиональное выгорание у своих подчинённых. Аналогично нужно обратить внимание на условия труда, на организацию, на поощрительные вознаграждения, которые влияют на их мотивацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Akinyele S.T., Work-Life Balance Imperatives for Modern Work Organization. / S.T. Akinyele, M.C. Peters, F.E. Akinyele A Theoretical Perspective. - International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) Volume 4, Issue 8, August - 2016.-P.57-66.
2. Work and the Family System: A Naturalistic Study of Working-Class and Lower-Middle-Class Families. By Chaya S. Piotrkowski. New York: The Free Press, 1979-337 p.
3. Susan M. Heathfield. Work-Life Balance. Employers Assist Employee Work-Life Balance with Flexible Policies.
4. Guest D. Perspectives on the Study of Work-Life Balance. - June 2002/ Social Science Information 41(2):255-279
5. Grenhaus, J. H. When work and Family are Allies : A Theory of Work-Family Enrichment / J. H. Grenhaus, G. N.Powell // Academy of Management Review. - 2006. - Vol. 31, № 1. - P.72—92.
6. Штроо В.А., Work life balance, или есть ли жизнь после работы? / В.А. Штроо, Е.А. Кольцова Психология в экономике и управлении. 2012. № 2. - С.30-37.
7. Grenhaus J. H., Nicholas J. Beutell Sources of Conflict between Work and Family Roles. / J. H. Grenhaus - The Academy of Management Review, Vol. 10, No. 1. (Jan., 1985), P.76-88.
8. Никифорова Г.С. Позитивная психология менеджмента/под ред. Г.С. Никифорова. – М.: Проспект, 2017. – 320 с.
9. Ryan R.M. and Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. // R.M. Ryan, E.L. Deci American psychologist, 2000, vol. 55, - N 1, - P. 68-78.
10. Родионовой Е.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. / Учебник и практикум / под ред. Е.А. Родионовой. – М.: Юрайт, 2016. – 279 с.
11. Родионова Е.А. Психология стимулирования персонала. Современные решения. / Е.А. Родионова, Харьков, Гуманитарный центр, 2020, 2-е изд., испр., доп., перераб. – 276 с.
12. Никифорова Г.С. Психология менеджмента/под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2010. – 535 с.
13. Dominiak V.I., Nikiforov G.S. end ets. An implicit model of assessment of attitude to health of specialists in an organization/ - International Psychological Applications Conference and Trends (InPACT) 2019, Zagreb, Croatia, 4-6 May, 2019, - C. 155-159.

МОТИВАЦИОННЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ РЕСУРСЫ БАЛАНСА РАБОТЫ И ОТДЫХА

Целью данного исследования было выявление мотивационно-ценостных ресурсов, обеспечивающих баланс между рабочей и личной жизнью. В исследовании приняли участие 144 человека. В выборку входили сотрудники, ведущие профессиональную деятельность в сфере военной промышленности. Изучались имплицитные отношения к работе и отдыху (имплицитный ассоциативный тест), значимые мотивы и возможность их реализации в организации, ценностные характеристики личности. Имплицитный ассоциативный тест Work-life Balance позволил выделить четыре группы сотрудников. Первая группа «жизнь на работе» диагностируется положительное отношение к работе и отрицательное к отдыху (трудоголики). Вторая группа «баланс»: положительное отношение как к работе, так и к отдыху. Третья группа «другая реальность» показали отрицательное отношение и к работе, и к отдыху. Четвертая группа «праздник каждый день»: положительное отношение к отдыху, отрицательное отношение к работе. Статистически значимых связей с возрастом, статистически значимых различий по полу между четырьмя группами отношения к работе и отдыху не выявлено. Баланс между работой и отдыхом имеет статистически значимую связь с мотивационно-ценостными характеристиками личности. В выборке сотрудников, умеющих выстраивать баланс между работой и жизнью оказалось больше половины (58%). При этом трудоголиков, ориентированных на работу больше, чем на жизнь, оказалось всего 14%. Интересные результаты, требующие отдельного анализа по респондентам, отражающим значимость как работы, так и личной жизни («другая реальность»). Таких в выборке оказалось более 20%. Такие сотрудники не желают (не умеют) нести ответственность за события в жизни. Им нужны директивные указания, что именно делать, не только в рабочем процессе, но и в личных отношениях, вне работы. Такие сотрудники не умеют ни работать, ни отдыхать без директивных указаний со стороны. Респонденты, у которых баланс между работой и отдыхом проявляется ярче, присутствует стремление смысложизненных ориентаций в индивидуальном контроле над собой и своими чувствами. Респонденты, которые относятся к группе «баланс», статистически значимо по сравнению с другими группами ориентированы на уважение со стороны других, на социальный

престиж. При этом именно трудоголики шире видят возможность реализации мотивов в профессиональной деятельности. Это может говорить о большей мотивационной активности сотрудников в профессиональной сфере. И именно трудоголики больше ориентированы на соревновательность и достижение успеха по максимуму. У людей, умеющих выстраивать баланс между работой и отдыхом, в мотивационной структуре личности преобладает внутренний мотивационный индекс (мотивы личного успеха, престижа и уважения) и внутренним локусом контроля за события в жизни. Результаты и инструменты, использованные в статье, могут быть полезны как при индивидуальном, так и карьерном консультировании.

Ключевые слова: баланс работы и отдыха, возможность реализации мотивов, мотивационный профиль, ценностная структура, имплицитная модель, ортогональные установки, имплицитное отношение к работе и отдыху.

MOTIVATIONAL AND VALUE RESOURCES WORK-LIFE BALANCE

The purpose of this study was to identify the motivational and value resources that ensure a balance between work and personal life. The study involved 144 people. The sample consisted of employees engaged in professional activities in the military industry. We studied implicit attitudes towards work and rest (implicit associative test), significant motives and the possibility of their implementation in an organization, value characteristics of a person. The implicit association test Work-life Balance made it possible to identify four groups of employees. The first group "life at work" is diagnosed with a positive attitude towards work and a negative attitude towards rest (workaholics). The second group is "balance": a positive attitude towards both work and rest. The third group "other reality" showed a negative attitude towards both work and rest. The fourth group "holiday every day": a positive attitude to rest, a negative attitude to work. There were no statistically significant relationships with age, no statistically significant differences in sex between the four groups of attitudes towards work and rest. The work-life balance has a statistically significant relationship with the motivational and value characteristics of the individual. In the sample of employees who know how to build a balance between work and life, more than half (58%). At the same time, there were only 14% of workaholics oriented towards work than life. Interesting results that require a separate analysis for respondents who deny the importance of both work and personal life ("another reality"). There were more than 20% of them in the sample. Such employees do not want (do not know how) to take responsibility for events in life. They need directives on what to do, not only in the work process, but also in personal relationships, outside of work. Such employees do not know how to work or rest without directive instructions from the outside. The respondents, whose balance between work and rest is more pronounced, have a desire for meaningful orientations in individual control over themselves and their feelings. The respondents who belong to the "balance" group are statistically significant in comparison with other groups oriented towards respect from others, towards social prestige. At the same time, it is workaholics who see broader the possibility of realizing motives in professional activity. This may indicate a greater motivational activity of employees in the professional sphere. And it is workaholics who are more focused on competition and achieving maximum success. For people who know how to build a balance between work and rest, the internal motivational index (motives of personal success, prestige and respect) and an internal locus of control over life events prevail in the motivational structure of the personality. The results and tools used in the article can be useful in both individual and career counseling.

Key words: work-life balance, the possibility of realizing motives, motivational profile, value structure, implicit model, orthogonal attitudes, implicit attitude to work and rest.

Сведение об авторах:

Родионова Елена Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной деятельности, Тел: (+7) 9213844041, E-mail: psyre@ mail.ru, Университетская наб., 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия.

Симановская Светлана Владимировна - ВКА им. А.Ф. Можайского, психолог группы психологической работы, Тел: (+7) 9818032209, E-mail: simanovskaya.s@yandex.ru, Ждановская улица д.13, Санкт-Петербург, 197198, Россия.

About the autors:

Rodionova Elena Anatolyevna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Associate Professor of the Department of Psychological Support of Professional Activity, Phone: Тел: (+7) 9213844041, E-mail: psyre@mail.ru, Universitetskaya nab., 7/9, St. Petersburg, 199034, Russia.

Simanovskaya Svetlana Vladimirovna - VKA them. A.F. Mozhaisky, psycholoaist of the group of psvcholoaical work, Tel: (+7) 9818032209, Email:simanovskaya.s@yandex.ru, Zhdanovskaya street 13, St. Petersburg, 197198, Russia.

**МОҲИЯТИ РАВИШИ ТАШКИЛӢ-ФАҶОЛИЯТӢ ДАР
РАВАНДИ ТАЪЛИМИ КАСБӢ ВА МЕТОДӢ**

Нугмонов М., Сафаров Ш.М.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Усули интегратсионӣ ба усули таҳиякардаи профессор И.П. Раченко тибқи талаботи принципҳои педагогикаи интегратсионӣ дар рушди афкор ва фаҷолияти педагогӣ мутобиқи воқеиятҳои ҳукмрони ҷаҳони мусоир мутобиқат менамояд. Ин равиши на танҳо аз он ҷиҳат интегративӣ номиде мешавад, ки он ба ҳамгирӣ ба бутунии ташкилот ва фаҷолият мусоидат намуда, муносибати ташкилӣ-фаҷолиятро ташаккул медиҳад, ки дар заминаи он консепсияи ташкили илмии кори педагогӣ ба вучуд омадааст, балки ба системаи ҳамаҷонибаи педагогӣ ворид мешавад.

Моҳияти равиши ташкилӣ-фаҷолиятӣ (Нотовский) дар он аст, ки заминаи таълими наслҳои наврас на танҳо таълим ва тарбия, балки меҳнатро ҳамчун як фаҷолияти мувоғик қабул мекунад.

Равиши ташкилии фаҷолият маҷмӯи шакл ва усулҳое, мебошанд, ки ба назарияи ташкил ва назарияи фаҷолият дар ягонагии системавии онҳо асос ёфтаанд.

Моҳияти муносибати ташкилӣ-фаҷолият аз муайян карданӣ робитаҳои ва робитаҳои байнӣ ҷузъҳои гуногуни раванди СРА иборат аст. Усули фаҷолият дар соҳаи маориф ҳамчун шарти зарурӣ рушди бомуваффақияти сифатҳои зехӣ, маънавӣ ва ҷисмонии инсон эътирофи умумиҷаҳониро ба даст овард. Аммо, ин танҳо дар сурате имконпазир аст, ки фаҷолияти омӯзгорӣ ба дараҷаи баланд ташкил карда шавад. Роҳ ба сӯи ташкилоти олиро педагогикаи интегративӣ - як қисми таҷрибаи умумии ташкилотчиғии инсон нишон медиҳад, ки натиҷаи олии рушди эволюционии консепсияи LEPT мебошад, ки дар айни замон ҳусусӣ-методӣ, ташкилӣ ва эвристист.

Ихтисораи NEPT метавонад ҳам барobar бо ташкили илмии кори омӯзгорӣ ва ҳам ташкили илмии эҷодиёти педагогиро дар назар дошта бошад, зеро худи NEPT қасбӣ бо талаби рушди оҳириన ба вучуд омадааст. Ҳадафи он ҳамон тавре ки дар NOPT аст, ба даст овардани натиҷаҳои ҳадди имконпазири фаҷолият бо вақти ҳадди акқали имконпазир, сайдӣ ва заҳираҳои ҳамаи иштирокчиёни раванди меҳнат мебошад. Ҳусусияти он дар он аст, ки бинобар парокандашавии дониши илмӣ, раванди баръакс (синтези онҳо) аксар вақт эътироғ карда намешавад ва худи раванд дар беҳтарин ҳолат ибтидой фаҳмида мешавад (ҳамчун илова карданӣ қисмҳо ба як навъ беайбӣ, на ҳамчун раванди мураккаби ҳамгироӣ).

Робитаҳои қавии раванди ҳамгироӣ ба таври гайримуқаррарӣ, бо фарқият ва системаи фаҷолияти яклухти педагогӣ ба амал бароварда мешавад. То ба имрӯз илм сирри худро тавассути тафриқа ошкор мекард. Худи сирри илм, тавре ки А.А. Богданов ишора менамояд: "... дар ҳамон роҳ зоҳир шудан мумкин аст, зеро он ҳатто пеш аз худи илм, ҳамчун сирри амалияи инсон вучуд дошт" [63].

Мо проблемаи ташаккули малакаҳои қасбии донишҷӯёнро дар системаи фаҷолияти ҳамаҷонибаи педагогӣ баррасӣ мекунем. Ин малакаҳо яке аз ҷузъҳои саводнокии қасбии омӯзгор мебошанд. Ва саводи қасбӣ, тавре ки доктори илмҳои педагогӣ, профессор И.П. Раченко қайд менамояд: "... яке аз муҳимтарин талаботҳои қасбӣ мебошад, ки волидон, ҷомеа ва давлат дар назди омӯзгорон мегузоранд".

Вай қайд мекунад, ки ин талаботҳо дар худ чизеро ҳал намекунанд, аммо муваффақияти тичоратро пешакӣ муайян мекунанд. Онҳо барои ошкор сохтани педагогикаи интегралӣ пешбинӣ шудаанд, ки «фаҷолияти кулӣ, мунтазам ташкилшудаи омӯзгорӣ мебошад, ки ба талаботи мусоир ҷавобгу мебошад».

Биёд, кӯшиш кунем, ки таҳлилҳои ҳурди илмӣ ва методологии мағҳумҳои «бутунӣ» ва «система» -ро гузаронем ва робитаи онҳоро бо педагогикаи интегралӣ баркарор кунем.

Дар ибтидо мо моҳияти муносибати системавиро ҳамчун таълими методологии сатҳи умумии илмии таҳлили проблемаи тадқиқотӣ ошкор ҳоҳем кард.

Равиши системавӣ татбиқи худро на дар ягон илм пайдо мекунад, балки усули умумии таҳкиқоти илмист, яъне барои омӯзиши падидаҳо ва равандҳои мухталиф истифода мешавад.

Дар солҳои 30-юми асри гузаштai мо он дар доираҳои илмӣ ба таври васеъ шинохта шуд ва ин барои омӯзиши падидаҳои биологӣ пешбинӣ шуда буд (Л.Берталанфи). Дар тамоми солҳои минбаъда он ба илмҳои дигар, аз ҷумла педагогика босуръат паҳн мешуд.

Дар асоси эътирофи муносибати системавӣ ҳамчун усули умумии илмии таҳқиқот таърифи зерин дода мешавад: «Муносибати системавӣ яке аз самтҳои методологии илми мусоир мебошад, ки бо нишон додан, омӯхтан ва тарроҳии ашё ҳамчун система алоқаманд аст”[57, с.39-53].

Аввалин чизе, ки меҳоҳам қайд кунам, ин аст, ки муносибати системавӣ ба усули диалектикаи мухолифат намекунад, хеле камтар аз он онро иваз мекунад.

Ҳам диалектика ва ҳам равиши системавӣ ягон объекtro ҳамчун ваҳдат, дар маҷмӯъ ҳамчун маҷмӯи “воқеиятҳои модӣ” мешуморанд. Ҳарду усул ба омӯзиши қисмҳои таркибӣ ва робитаҳои байни онҳо ва ташаккули як воҳиди ягона равона шудаанд. Ин ҷизест, ки диалектика ва муносибати системавӣ умумӣ меҳисобад.

Аммо равиши системавӣ ва диалектика яксон нестанд ва ҳатто ду усули паҳлу ба паҳлу нестанд, ба шарте ки онҳо ба сатҳҳои гуногуни методология таалтуқ доранд (Аверянов А.Н., Афанасьев В.Г., Блауберг И.В., Беспалко В.П. ва дигарон). И.В. Блауберг Ҷ. Г. Юдин менависанд, ки равиши системавӣ ба диалектика асос ёфтааст, дар ғояҳои он заминаву дастгирӣ мёёбад.

Чунин мешуморем, ки муносибати системавӣ ҷузъи диалектика, яке аз паҳлӯҳои он мебошад, зоро диалектика усули универсалии таҳқиқот, заминай умумии методологии тамоми илмҳо ва амалия мебошад ва муносибати системавӣ дар ҳалли як қатор мушкилоти мушаххаси мураккаб дар пайвастшавии соҳаҳои илм, техника ва менечмент [57, с.49].

Бояд изҳор дошт, ки муносибати системавӣ сатҳҳои фалсафӣ ва мушаххаси илмии методологияро ба ҳам мепайвандад.

Тибқи гуфтаи А.И.Уемов, муносибати диалектикаи нисбат ба омӯзиши ашё дар муқаррароти зерини муносибати систематикӣ ифода ёфтааст:

1. Системаҳо, яъне объектҳои система воқеияти объективӣ мебошанд.
2. Навъҳои гуногуни системаҳо мавҷуданд.
3. Ҳама ашё ҳамеша унсурҳои система мебошанд.
4. “Азбаски ҳар як пайвастшавӣ пайвастагии муштарак аст, ин маънои онро дорад, ки ҳадди аққал ду система метавонанд дар як оксиген соҳта шаванд, ки аз ҳамдигар дар самти пайвастҳои байни элементҳо фарқ кунанд.”
5. Ҳар як объект метавонад ҳамчун система муаррифӣ карда шавад.
6. Мафҳуми система, ҳамин тавр, танҳо дар муқоиса бо мафҳуми “ғайри система” маъно дорад.

Дар фахмидани муносибати системавӣ, ошкор намудани моҳияти он то ҳол ягон нуқтаи назари ягона вучуд надорад. Шояд ин аз мураккабӣ ва гуногуни мушкилоти дар заминай он ҳалишуда набошад. Дар таҳияи усули система ва татбиқи он оид ба масъалаҳои мушаххас файласуфон А.Н. Аверянов, П.К. Анохин, В.Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Е.Г. Юдин ва дигарон, муаллимон В.П. Беспалко, Н.В. Кузьмина, Т.А. Ильина, Л.Я. Зорина, Ф.Ф.Королев, Л.М. Панчешникова ва дигарон саҳми бузург гузоштаанд.

Ҳангоми омӯзиши ашё равиши систематикӣ бо якчанд мафҳумҳо амал мекунад, ки асосии онҳо система, робита, муносибат, соҳтор, унсур, бутунӣ, идоракунӣ, ташкилот ва ғайра мебошанд. Мо наметавонем дар баррасии муҳтасари худ дар бораи ҳама мафҳумҳо истода гузарем, алаҳусус аз он ки то ҳол барои муайян кардани бисёр мафҳумҳо муносибати ягона вучуд надорад. Биёед, ба мафҳумҳои «система» ва «соҳтор», «яқпорчагӣ», «ташкилот», ки дар омӯзиши мо аҳамияти бузурги методологӣ доранд, тавакқуф намоем. Сабаби ин дар он аст, ки раванди таълим ва ташаккули шаҳсият як система дорои соҳтори муайян мебошад.

Мафҳуми асосӣ, ҳатто консепсияи асосии муносибати система мафҳуми “система” мебошад.

Дар асоси ҳусусиятҳои равиши систематикӣ муҳаққиқ Беликов талабҳои зеринро барои таърифи ин мафҳум муайян мекунад:

- 1) он бояд далелро инъикос кунад, ки дар натиҷаи ҳамкории як қатор унсурҳои дорои ҳусусиятҳои гуногун, ҳосияти нави система пайдо мешавад, яъне беайбии объектҳои системаро инъикос мекунад;
- 2) таъриф бояд муносибати системаро бо муҳити атроф инъикос кунад;
- 3) он бояд ҳусусияти фаъоли ҳама гуна система, ҳусусиятҳои фаъолияти онро инъикос намояд;
- 5) таъриф бояд қобилияти идоракуни системаро инъикос кунад [48, с.74-75].

Бо назардошти ин талаботҳои таҳияшуда, мо мекӯшем, ки шарҳи муҳтасари таърифи мафҳуми система гузаронида шавад.

Дар "Лугати Энциклопедии Шӯравӣ" таърифи зерин дода шудааст: "Система (аз юнонӣ - пурра, аз қисмҳо иборат аст; пайвастшавӣ) маҷмӯи унсурҳое мебошад, ки дар муносибат ва робита бо ҳамдигар қарор доранд, ки ягонагии муайян, ваҳдатро ташкил медиҳанд".

Аломатҳои мафҳуми система: 1) мавҷудияти элементҳои зиёд; 2) мавҷудияти робитаҳо ва муносибатҳо байни онҳо; 3) беайбӣ.

Рӯихати муфассали таърифҳои мафҳуми система дар асари В.Н. Садовский "Асосҳои назарияи системаҳои умумӣ" оварда шудааст.

Аз таҳлили онҳо маълум мешавад, ки кор дар таҳияи таърифҳо дар самти пур кардани мундариҷаи концепсия бо аломатҳои нав, дар роҳи мураккаб кардани формула мебошад.

В.Г. Афанаſьев ин мафҳумро чунин шарҳ медиҳад: "Системаи маҷмӯи ашё, ки ҳамкории онҳо боиси пайдоиши сифатҳои нави интегратсионӣ мегардад, ки ба ҷузъҳои алоҳидай гирифташудаи система ташаккул намеёбанд" [33, с.99]. Дар ин таъриф моҳиятан ҳамин нишонаҳо фарқ карда мешаванд.

Яъне иртибот бо муҳити зист, фаъолият ва идоракунӣ ба ҳисоб гирифта нашудааст.

Дар таърифи асарҳои И.В. Блауберг, В.Н.Садовский, Е.Г. Юдин, аломатҳои зерин аллакай ба назар гирифта шудаанд:

а) система маҷмӯи чудонашавандай унсурҳои ба ҳам алоқаманд мебошад; б) ягонагии маҳсусро бо муҳити зист ташкил медиҳад; в) системаи таҳқиқшаванда одатан системаи дараҷаи олий нисбат ба ҷузъҳои он мебошад, ки дар навбати худ системаҳои дараҷаи поён мебошанд [57, с.49].

А.И.Уемов дар таъриф нишон додани он, ки система бо муҳити атроф ваҳдати маҳсусро ташкил медиҳад, нолозим мешуморад, зоро ягон объект, на танҳо система, дар муҳити атроф вучуд дорад [58, с. 117]. Бо ин эътиroz розӣ шудан душвор аст, зоро ягон объект метавонад ҳамчун система пешниҳод карда шавад. Он гоҳ ҳусусияти номбаршуда ҳама универсалӣ аст. Ва системаҳои чудошуда идеализатсияи равонии шаҳс мебошанд.

Ғайр аз он, Уемов А.И қайд мекунад, ки аломати ворид шудани ҳар як системаи таҳқиқшаванда ба система дигари тартиби олий ва минбаъд наметавонад ба таъриф доҳил карда шавад, зоро ин ҳусусияти умумии ҳамаи системаҳо нест, балки танҳо "одатан" ёфт шудааст (ҳамон ҷо). Дар ҳақиқат, қалимаи "одатан" маъни зуд-зуд рӯх доданро дорад, аммо на ҳамеша. Аз ин рӯ, агар ин ҳусусият ба назар гирифта шавад, пас мояд имконияти мавҷудияти системаҳоеро эътироф қунем, ки унсурҳои системаҳои дараҷаи олий нестанд ва системаҳое, ки элементҳо зерсистема нестанд. Яъне, дар асл системаҳои чудошуда мавҷуданд.

Худи А.И.Уемов чунин таъриф медиҳад: «Системаро ҳамчун маҷмӯи ашёе муайян кардан мумкин аст, ки дар он муносибати муайян бо ҳосиятҳои собит амалий карда шавад. Ин ба таърифи система ҳамчун маҷмӯи ашёе, ки дорои ҳосиятҳои қаблан муайяншуда ва муносибатҳои собит байни онҳо мебошанд, дугона ҳоҳад буд »[45, с. 117], яъне система маҷмӯи ашёест, ки дорои муносибатҳои муайян мебошад. Аммо аз ҷониби умум қабул карда шудааст, ки робитаҳо ва муносибатҳо як ҷиз нестанд. Объектҳое, ки байни онҳо робита мавҷуданд, ҳамеша дар муносибат бо ҳамдигар мебошанд. Аммо байни ашёҳо, ки ба тариқи муайян бо ҳам робита доранд, на ҳамеша робита вучуд дорад.

Пас, дар таърифи А.И.Уемов система маҷмӯи унсурҳо дорад, ки дар байни онҳо маҷмӯи унсурҳо набошад, ки байни онҳо ягон робита набошад. Аз ҷумла, ягон истиноди инъикоскунандаи система вучуд надорад. Он гоҳ система ба вучуд омада наметавонад ва агар ба вуқӯй ояд, вучуд дошта наметавонад. Ғайр аз ин, ин таъриф дигар ҳусусиятҳои системаро ба назар намегирад.

Дар асоси таърифҳои дар боло овардашуда ва талаботи таҳияшуда, Беликов мафҳуми зерини кории ин мафҳумро медиҳад: «система маҷмӯи чудонашавандай унсурҳои бо ҳам мутақобила ва пайвастшавӣ, иҷрои баъзе вазифаҳо (дар мавриди системаҳои иҷтимоӣ ба мақсад мувоғиқ аст), бо муҳити атроф зич алоқаманд аст, ки ин имкон медиҳад, ки онро назорат қунанд »[46, с.77].

Ҳангоми омӯзиши мушкилоти худ мояд ба ин таърифи мафҳуми "система" риоя хоҳем кард.

Биёд ба мафҳуми "соҳтор" равшани андозем. Ин мафҳум ба мафҳуми "шакл" наздик аст, аммо табиист, ки ба он шабех нест. Соҳтор ташкили доҳилии системаро дар бар мегирад, ки моҳиятан роҳи ифодай беруни ин ташкилоти доҳилий мебошад.

Соҳтор дар аксари ҳолатҳо ҳамчун як қатъияти муайян, ташкили робитаҳо ва муносибатҳои байни унсурҳои система фахмида мешавад. Он гоҳ ҳама гуна система бо таркиб (маҷмӯи унсурҳо) ва соҳтор (маҷмӯи робитаҳо ва муносибатҳо) тавсиф карда мешавад.

Соҳтор ба маъни васеъ маҷмӯи муносибатҳои байни унсурҳо мебошад [398, с. 127]. Дар ин таъриф фахмиши соҳтор танҳо бо назардошти муносибатҳои байни унсурҳо маҳдуд карда шудааст. Аммо робитаҳои байни онҳоро низ ба назар гирифтан лозим аст.

В.Г. Афанасьев сохторро ҳамчун "рохи пайвастшавй, ҳамкории унсурхой система ташкилкунанда" муайян мекунад [33, с.103].

Аммо таърифи сохтор тавассути мафхуми "усул" моҳияти сохторро равшан намекунад. Ҳангоми омӯзиши мушкилоти худ, мо аз фахмиши сохтор ҳамчун маҷмӯи иерархии робитаҳо ва робитаҳои байни унсурхой система бармеояд.

Албатта, моҳияти муносибати системавӣ танҳо бо таъриф ва таърифи мафхумҳои "система" ва "сохтор" маҳдуд намешавад. Барои мо талаботҳое мебошанд, ки аз муносибати мунгазам бармеоянд, аз ҷиҳати методологӣ муҳиманд.

Принципҳои асосии равиши мунаzzам ба омӯзиши ашёҳои гуногун таъкид шудаанд:

1. Равиши системавӣ бо ғояи моҳияти омӯзиш тавсиф карда мешавад
системаи дилҳоҳ.

2. Конкретизатсияи мафхуми "система" тавассути концепсияи "коммуникатсия" амалӣ карда мешавад.

2. Пайвастагиҳои устувор сохтори системаро ташкил медиҳанд, яъне мураттабии онро таъмин мекунанд; самти ин фармоиш ташкили системаро тавсиф мекунад.

3. Сохтори системаро ҳам уфукӣ ва ҳам амудӣ тавсиф кардан мумкин аст. Муоширати амудӣ тақсимоти сатҳҳои гуногуни система, мавҷудияти иерархии муайян чузъҳо ва худи пайвандҳоро дар бар мегирад.

4. Пайвости байни сатҳҳои гуногуни система бо ёрии назорат амалӣ карда мешавад [57, с.49].

Принципҳои асосии муносибати системавӣ принсиби якпорчагӣ ва принсиби мавҷудияти робитаҳо ва муносибатҳои байни унсурхой система мебошанд.

Концепсияи беайбӣ имконияти ба система омезиши меҳаникии тасодуфӣ будани элементҳоро рад мекунад. Агар ин ҳодиса рӯй дода бошад, пас мо система надорем, балки форматсияи дигар дорем. Система танҳо метавонад ҷудошаванд ба бошад, ки маъни омезиши унсурхой дорои ҳосиятҳои муайян боиси пайдоиши сифатҳои нав ба нав, ҳосиятҳои табииати интегратсионӣ мегардад. Афанасьев В.Г бутунии системаро муайян мекунад:

«Мо комилан, якпорчагиро ҳамчун система, маҷмӯи ашё муайян мекардем, ки ҳамкории онҳо мавҷудияти сифатҳои нави интегралро муайян мекунад, ки ба қисмҳои ташаккулӯфтаи он хос нестанд» [36, с.32].

Ташаккули системаи интегралӣ будуни ҳамкорӣ, будуни мавҷудияти робитаҳои байни унсурхой система ғайриимкон аст. Пайвастагиҳо, ки мавҷудияти системаро таъмин мекунанд, магистрал меноманд.

Таҳлили корҳои илмӣ нишон медиҳад, ки омӯзиши системавӣ аз марҳилаҳо - тақсимоти унсурхой система иборат аст, тақсимоти робитаҳои беруна ва доҳилий, таҳияи принципҳои идоракунии система.

Ҳамин тариқ, эътирофи муносибати мунгазам ба заминай методологии таҳқикоти муайян кардани объекти мушкилоти моро ҳамчун система талаб мекунад; таъкид кардани унсурхой таркибии ин система; баррасии ҳусусиятҳо ва фаъолияти ҳар як унсури система; равшан ва баррасии робитаҳо ва муносибатҳои байни унсурхо дар раванди ташаккули шахсият дар фаъолияти таълими; муайян кардани системаи принципҳо барои ташкили оптималии система; баррасии усуљҳои оптималии ташкили фаъолияти таълими ва маърифатии донишҷӯён, таъмини рушд ва дастрасии онҳо ба траекторияи инфириодии азхудкунии малакаҳои қасбӣ ва методӣ.

Мо таҳлили методологии мафхумҳои «якпорчагӣ» ва «систематизм» -ро дар сохтори фаъолияти ҷудошавандай педагогӣ диде мебароем.

Илм ҳамеша бо омӯзиши ашёи ҷудошаванда машғул буд, аммо принципҳо ва роҳҳои шинохти онҳо борҳо тағир ёфтанд. Гузашта аз ин, пайдоиши принципҳои нави маърифати якпорчагӣ ба равишиҳои илмӣ, услуби тафаккур таъсири дигаргунсозанд гузошт. Аз ин рӯ, таҳлили проблемаи беайбӣ аз нуқтаи назари гуногун (фалсафӣ, педагогӣ ва ғ.) Имконият медиҳад, ки марҳилаҳои нави рушди дониш дар соҳаи муайянни донишҳои мушахҳас муайян карда шаванд.

Таваҷҷӯҳ ба мушкилоти якпорчагӣ дар илми муосир ва алаҳусус дар фалсафа ба он вобаста аст, ки имрӯзҳо тавссеаи назаррас ва тағиyrёбии арсенали методологии илмҳои мушахҳас, алаҳусус усуљҳои таълими математика ба назар мерасанд. Маҳз истифодаи усули қулий ба омӯзиши падидаҳо дар соҳаҳои гуногуни дониш коркарди техникаву усуљҳо ва воситаҳои нави таҳқиқотро тақозо мекунад ва имрӯз ба яке аз самтҳои пешбарандай методологияи донишҳои илмӣ табдил ёфтааст.

Пеш аз таҳлили проблемаи беайбӣ дар падидаҳои педагогӣ, биёд ба савол ҷавоб дихем: моҳияти беайбӣ ва фарқияти он аз система чист?

Омӯзиши ашё аз нүқтаи назари якпорчагӣ (куллӣ) дар адабиёти ватанио хориҷӣ анъанаи мустаҳкамаи таърихӣ ва фалсафӣ дорад. Инҳо асарҳои А.Т. Абрамова, В.Г. Афанасьевы, Г.С. Батишева, О.С. Зелкина, А.Н. Аверянова, И. В. Блауберг, Б.Г. Юдина, Е.Г. Юдин, В.П. Кузмина, С.Т. Мельхиона, М.И. Сетрова, пеш аз милод Тюхтин. А.І. Уемова, Г.А. Югай, Л.Берталанфи ва дигарон.

Дар байни ҷанбаҳои дигари ин масъала, насиби он ба мавҷудияти объективии якпорчагӣ асос ёфтааст: «пояҳои умумитарин, саросарии ягонагӣ ин ягонагии моддии ҷаҳон, принсипи умумиҷаҳонии ҳаракат, ҳамкорӣ, ки ба ҷаҳони объективӣ хос аст, ки дар соҳаҳои гуногуни воқеият тағиир дода шудааст ва дар ҳар як намуди мушаҳҳаси системаи интегралӣ шакли маҳсуси хоси худро пайдо мекунад [38, с.62].

АДАБИЁТ

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. // О.А. Абдуллина М., 1990, - 141 с.
2. Адольф В.А. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности учителя. Дис ... дра пед. наук. // В.А. Адольф М., 1998, - 357 с.
3. Колесников Л.Ф. Эффективность образования. / Л.Ф. Колесников, В.К. Турченко, Л.Г. Борисова - М., 1991, - 272 с.
4. Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2002, №200 тасдиқ карда шудааст;
5. Муҳторӣ Қ, Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табӣ ва технологияи информатсионӣ. // Қ. Муҳторӣ, Д.В. Сафин, Н. Кабиров, У.С., Умаров, Х. Садруддинов, А. Начмидинов, А. Ҳалимов Ҷастури таълими-методӣ. – Душанбе, 2018. –76 с.
6. Низоми таълими салоҳиятнокӣ. (Ҷастур барои омӯзгор). // ДҶТИБКСМ Душанбе, 2016, - 36 с.
7. Редъко Л.Л. Управление качеством непрерывного уровня образования в региональном учебно-научном педагогическом комплексе. // Л.Л. Редъко Ставрополь, М., 2001 - 320 с.
8. Сластенин В.А. Профессиональная деятельность и личность педагога // В.А. Сластенин Педобразование и наука. - 2000. - № 1, - С. 37-51.
9. Стандарти давлатии таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 апрели соли 2009, №206 тасдиқ карда шудааст;
10. Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2012, №334 тасдиқ карда шудааст.

Филиппов. В.М. Использовать исторический шанс // Педагогическое образование и наука. / В.М.Филиппов - М., 2001. - № 1, - С. 47-50.

СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ОПЕРАТИВНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Автор статьи отмечает, что метод работы в сфере образования получил мировое признание как необходимое условие успешного развития интеллектуальных, духовных и физических качеств человека. Однако это возможно только в том случае, если педагогическая деятельность организована на высоком уровне. Путь к высшему образованию показывает интегративная педагогика - часть общего опыта человеческой организации, которая является высшим результатом эволюционного развития концепции LEPT, которая одновременно является частно-методической, организационной и эвристической. Суть организационно-деятельностного подхода состоит в том, что в основе воспитания подрастающего поколения лежит не только образование и воспитание, но и труд воспринимается как соответствующая деятельность.

Организационный подход к деятельности - это совокупность форм и методов, основанных на теории организации и теории деятельности в их системном единстве.

Исследователь утверждает, что сущность взаимоотношений между организацией и деятельностью заключается в выявлении связей и связей между различными компонентами процесса CPA. Метод работы в сфере образования получил мировое признание как необходимое условие успешного развития интеллектуальных, духовных и физических качеств человека. Однако это возможно только в том случае, если педагогическая деятельность организована на высоком уровне.

Путь к высшему образованию показывает интегративная педагогика - часть общего опыта человеческой организации, которая является высшим результатом эволюционного развития концепции LEPT, которая одновременно является частно-методической, организационной и эвристической.

Ключевые слова: интеграция, метод, общее, понятие, система, сущность, связь, конкретное, образование, элемент, объект, связь.

THE ESSENCE OF THE ORGANIZATIONAL-OPERATIONAL APPROACH IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL TRAINING

The author of the article notes that the method of work in the field of education has gained worldwide recognition as a necessary condition for the successful development of intellectual, spiritual and physical qualities of man. However, this is possible only if the pedagogical activity is organized at a high level.

The path to higher education is shown by integrative pedagogy - a part of the general experience of human organization, which is the highest result of the evolutionary development of the concept of LEPT, which is now private-methodical, organizational and heuristic. The essence of the organizational-activity approach is that the basis of educating the younger generation is not only education and upbringing, but also perceives labor as an appropriate activity

Organizational approach to activity is a set of forms and methods based on the theory of organization and the theory of activity in their systematic unity

The researcher argues that the essence of an organizational-performance relationship is to identify the connections and connections between the various components of the CPA process. The method of work in the field of education has gained worldwide recognition as a necessary condition for the successful development of human intellectual, spiritual and physical qualities. However, this is possible only if the pedagogical activity is organized at a high level.

The path to higher education is shown by integrative pedagogy - a part of the general experience of human organization, which is the highest result of the evolutionary development of the concept of LEPT, which is now private-methodical, organizational and heuristic.

Сведение об авторах:

Нугмонов Мансур - доктор педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания математики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Тел: (+992) 938647629

Сафаров Шахриёр Мирзоевич – старший преподаватель кафедры общей педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Тел: (+992) 937609995, E-mail: Dargh.91@mail.ru

About the authors:

Nugmonov Mansur - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Phone: (+992) 938647629

Safarov Shakhriyor Mirzoevich - senior lecturer of the department of general pedagogy Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Phone: (+992) 937609995, E-mail: Dargh.91@mail.ru

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПО ДВУМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Баротзода К.А.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Аини

Кредитная система образования предоставила вузам, профессорско-преподавательскому составу и особенно студентам самостоятельность, изменился подход к преподаванию учебных дисциплин, выбора элективных курсов, повысилась эффективность усвоения теоретических и практических знаний путём развития у студентов навыков самостоятельной работы. Это позволило студентам самим ориентироваться в изучении наиболее нужных и важных дисциплин с точки зрения будущих специальностей.

Кредитная технология немыслима без учебно-методического обеспечения познавательного процесса. Учебно-методическое обеспечение дисциплины направлено на решение следующих конкретных задач:

- а) определение ее места и роли в образовательной программе специальности;
- б) отбор наиболее эффективных методов и приемов обучения;
- в) реализация межпредметных связей образовательной программы;
- г) организации самостоятельной работы студентов в аудиторное и внеаудиторные время;
- д) активизация познавательной и творческой деятельности студентов;
- е) обеспечение взаимосвязи учебного и исследовательского процессов

Для этого необходимо тщательное изучение рекомендаций, данных учебными программами в разделах «межпредметные связи» по курсам, например: методика обучения предметам естественно-математического цикла, а также изучение учебных планов и материала курсов смежных методик обучения [7, с.71].

Проведение практических занятий по методике преподавания биологии играют важную роль при изучении междисциплинарных связей естествознания и математики.

Межпредметные связи - как бы сопряжённые поля различных учебных предметов. Они взаимно учитывают общее между предметами, как в содержании, так и в учебно-воспитательном процессе.

Разговор о межпредметных связях начался с того времени, когда в школе было введено раздельное преподавание учебных предметов, обусловленное базисным развитием науки.

Многообразие межпредметных связей раскрывал на обширном дидактическом материале. И.Г.Песталоци, который исходил из требования: «Приведи в своём сознании все по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они находятся в природе». Он отмечал опасность отрыва одного предмета от другого, особенно в старших классах. [3, с.91]

Первую психологическую попытку обосновать межпредметные связи предпринял И.Г. Герберт, отметив, что «область умственной среды» появляется в способности воспроизвести ранее усвоенные знания в связи с теми, которые усваиваются в данный момент; в этих условиях создаются возможности применения знаний на практике. [2, с.18]

Наиболее полное в классической педагогике обоснование дидактической значимости межпредметных связей дал К.Д.Ушинский.

Он выводил межпредметные связи из различных ассоциативных связей. К.Д.Ушинский подчёркивал, насколько важно приводить знания в систему по мере их накопления: «Голова, наполненная отрывочными знаниями, похожа на кладовую, в которой всё в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где только система без знания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть подписи, а в ящиках пусто». [3, с.93]

Современные представления человека о мире конструируются в сложной системе наук, каждая из которых занимает определённое место в общей научной картине мира. Естественно, каждая наука не может развиваться изолированно от других. То или другое явление или определённый предмет природы может быть объектом изучения различных наук. Следовательно, в знании об одном предмете взаимосвязаны различные науки.

Отдельные области науки при изучении предметов и явлений вступают в тесные связи и отношения. При этом подчас трудно разграничить одну науку от другой. Чем ограниченнее их слияние, тем полнее и многостороннее их знания о предмете. Область одной науки как бы накладывается на область другой. Связи между ними существуют не вне той или другой науки, а входят в каждую из них.

Поскольку учебные предметы строятся в основном в логике той или иной науки, поскольку они не могут быть изолированы друг от друга. В этом выражается основная необходимость реализации межпредметных связей.

В педагогической литературе имеется более 30 определений категории «межпредметные связи», существуют самые различные подходы к их педагогической оценке и различные классификации.

Одним из более полных определений является следующее: межпредметные связи есть педагогическая категория для обозначения синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих ряд функций:

- методологическая, выраженная в формировании современных представлений школьников о целостности и развитии природы, в усвоении ими методологии системного подхода к познанию объектов живой природы (клетка, организм, биогеоценоз, биосфера и др.) как открытых саморегулирующихся систем.

Например, при изучении темы «Биосфера и ее границы» (10-класс) обязательно необходимо установление межпредметных связей с географией (тема «Общие физико-географические закономерности», «Географические оболочки Земли»), а также с астрономией (тема «Строение и эволюция Вселенной») с физикой (тема «Понятие о дозе излучения и биологической защите»). Только в этом случае у ребят формируются осознанные знания, мировоззренческие убеждения о биосфере как целостной, саморегулирующей, открытой системе, неотъемлемой частью которой является и сам человек;

- образовательная, состоящая в формировании системности знаний учащихся о природе, в более полном и глубоком усвоении общебиологических, специальных научных и прикладных понятий при изучении каждого биологического раздела. Например, при изучении цитологического раздела в старших классах можно опираться на знания, полученные учащимися в младших классах о клетке, а также о таких физических процессах как диффузия, осмос, проницаемость, и химических - окисление, перенос электронов, химические элементы, органические и неорганические вещества, растворимость и т.д.;

- развивающая, которая отражает роль межпредметных связей в развитии системного и творческого мышления учащихся, в развитии их мыслительной активности - умений «анализа через синтез», переноса и обобщения знаний. Например, при изучении темы "Химический состав клетки", можно опираться на их знания по физике, химии о единстве живой и неживой природы, а затем дать представление о специфическом, химическом составе живой клетки, как более сложной системы;

- воспитывающая, выраженная в необходимости установления межпредметных связей при осуществлении экологического, полового, генетического, трудового, эстетического, нравственного воспитания в процессе обучения биологии. Например, дети еще с дошкольного возраста знают, что занятия физкультурой, спортом, трудом полезны, способствуют укреплению здоровья. Но наиболее осознанно они это начинают воспринимать только после обоснованных утверждений на уроках биологии о том, что регулярное

упражнение различных групп мышц, суставов, связок, усиленно развивает их функции и координацию, способствует утолщению мышечного волокна; усиленная мышечная работа увеличивает потребность в кислороде, для окислительных реакций и выделения энергии, а значит, тренируется дыхательная и сердечно-сосудистая система. А наиболее тренированные люди обладают и такими качествами, как настойчивость, воля, целеустремленность и т.д.;

- конструктивная, состоящая в совершенствовании организации учебно-воспитательного процесса. Это проявляется, прежде всего, в сотрудничестве учителей различных предметов, взаимопосещении уроков, в планировании учебного материала с учетом межпредметных связей. На заседаниях ШМО можно с учителями смежных наук обговорить и запланировать изучение отдельных тем. Таким образом, опираясь на знания и интересы учащихся в области различных предметов, с помощью установления межпредметных связей можно комплексно решать задачи образования, развития и воспитания школьников. [5]

Уроки с использованием межпредметных связей могут быть:

1) фрагментарными - когда лишь отдельные вопросы содержания раскрываются с привлечением знаний из других предметов. Например, в теме «Опорно-двигательная система», при изучении типов соединения костей и их строения, используются знания о прочности труб, о рычагах, механической работе и силе трения из курса физики;

2) узловыми, реализующими межпредметные связи на протяжении всего урока с целью полного и глубокого изучения его темы. Так при изучении темы «Строение органа зрения» надо в течение всего урока опираться на физические понятия: линза, фокус, фокусное расстояние, аккомодация, ход лучей, преломление и т.д.;

3) бинарные уроки, на которых чередуются теоретические и практические вопросы, теоретическое обоснование непосредственно предшествует практическим приемам, умениям, навыкам. Например, изучая тему «Работа мышц» учащиеся знакомятся с понятиями динамическая, статистическая работа, утомление, а потом практически убеждаются, какой вид работы более выгоден и почему;

в) синтезированные уроки или интегрированные, когда органически сливаются знания из ряда учебных предметов при раскрытии содержания всего урока, при этом воспроизведение опорных знаний может являться лишь первым этапом урока. Например, интегрированный урок «Инфекционные болезни органов дыхания. Гигиена дыхания» в течение всего урока здесь переплетаются знания медицины, биологии, химии, физкультуры, экологии. [7]

Мы считаем, что за методикой интегрированных уроков в сознании учеников формируется более объективная картина мира, ребята начинают активно применять свои знания на практике, потому что знания легче обнаруживают свой прикладной характер. И учитель по-новому видит и раскрывает свой предмет, яснее осознавая его соотношение с другими науками. Ведь мы все более отчетливо понимаем, что мир един, что он пронизан бесчисленными внутренними связями, так что нельзя за-tronуть ни одного важного вопроса, не задев при этом и множество других. В этих случаях требуется сравнение, сопоставление, а это есть основание для интеграции. «Интеграция» в переводе с латинского означает «объединение в целое каких-либо частей». Интегрированный урок - это тоже объединение, объединение знаний из области различных предметов по определенной теме. Самыми распространенными считаются уроки первого и второго уровня интеграции.

Под первым уровнем подразумевается объединение понятийно-информационной сферы учебных предметов. Она может проводиться в целях наилучшего запоминания каких-либо фактов и сведений, сопутствующего повторения, введение в урок дополнительного материала и т.п.

Второй уровень связан с задачами сравнительно-обобщающего изучения материала и выражается в умении школьников сопоставлять и противопоставлять явления и объекты. И если такой урок ведет один учитель, то должен быть парный ему урок второго учителя - предметника, где анализируются те же факты и проблемы. Очень полезны здесь взаимопосещения учителей, чтобы согласовать и скорректировать педагогические действия. Например, урок «Природные ресурсы и их использование» (11-ом классе) совместно готовится с географом, экологом, химиком. Эти учителя и приглашаются на урок, а затем на своих уроках продолжают данную тему.

Наиболее глубоким представляется третий уровень интеграции, проявляющийся в деятельности учащихся, когда школьники начинают сами сопоставлять факты, суждения об одних и тех же явлениях, событиях, устанавливать связи и закономерности между ними, применяют совместно выработанные учебные умения. Именно этот уровень следует принять высшим, ведь цель интегрированного преподавания в том и заключается, чтобы научить детей видеть мир целостным и свободно ориентироваться в нем. И на этом этапе необходимо контролировать процесс формирования «сопряженного» мышления, отмечать момент, когда оно стало внутренней потребностью ученика. Отслеживание такого результата работы помогает сделать вывод о ее эффективности. [9, с.13]

Итак, идею межпредметных связей необходимо продолжать и развивать. Ведь нашему обществу необходимо выработать систему подготовки и воспитания биологически грамотной личности, которая глубоко понимает значение жизни как наивысшей ценности на Земле; обладает определенным мышлением, основанным, на экологическом подходе; способна обеспечить охрану природы, экологическую культуру

производства, здоровый образ жизни; способна усвоить идеи, модели и концепции развивающихся направлений современных биологических наук - молекулярной биологии, генетики, экологии, генной инженерии, биофизики и другие. С помощью межпредметных связей раскрывается социальная значимость естественнонаучных знаний. Предоставляется возможность приобщить школьников к гуманистической мировоззренческой и практической ценности естественнонаучных понятий.

Реализация межпредметных связей в теории и практике современного образования требует многоаспектного подхода, синтеза и обобщения накопленных ранее идей и практических решений. К сожалению, следует констатировать, что единой системы межпредметных связей на современном этапе развития школы пока не существует. Все это в целом и определяет комплексную проблему межпредметных связей и актуальность данного исследования, которая связана с требованиями повышения мировоззренческой подготовки школьников и развития современного диалектического интегративного мышления учащихся на основе реализации дидактической системы межпредметных связей.

Учащиеся 8-го класса довольно часто встречаются с наблюдения и эксперимент в биологии, химии и физике.

Так, например, в ходе выполнения лабораторных работ с помощью микроскопа по биологии они наблюдают строение клеток и тканей, по химии - чистые вещества и смеси, по физике - рост кристаллов. Кроме того, на биологии восьмиклассники наблюдают условные и безусловные рефлексы, на химии — химические процессы, на физике - тепловые, капиллярные и другие физические явления и процессы в природе.

В 10-ом классе на уроках биологии учащиеся проводят наблюдения за приспособленностью организмов к условиям среды, изучают фазы митоза с помощью наблюдений делящихся клеток в микроскоп, наблюдают примеры мутационной и фенотипической изменчивости.

На уроках химии с помощью микроскопа девятиклассники организуют наблюдение за чистыми веществами и смесями, за выделением кислорода клетками водных растений при фотосинтезе и клетками живых тканей при обработке перекисью водорода. Кроме того, ученики 9-го класса наблюдают за изменением окраски различных объектов при изменении кислотности среды или в ходе химических превращений.

При изучении физики в 9-ом классе школьники наблюдают за перемещением движущихся тел в природе и технике относительно разных систем отсчета, а также за проявлением магнитных свойств некоторых веществ.

Кроме наблюдений, учебники по биологии, химии и физике 8-9-х классов содержат немало примеров экспериментов. Так, в ходе лабораторных работ по биологии, учащиеся 9-го класса экспериментально исследуют изменения размеров зрачка в зависимости от освещенности, влияние статической и динамической работы на утомление мышц, влияние физической нагрузки на число сердечных сокращений, воздействие ферментов, содержащихся в слюне и желудочном соке, на различные органические вещества.

На уроках химии восьмиклассники организуют химические эксперименты по получению кислорода, водорода, дистиллированной воды и других веществ, а также по изучению физических и химических свойств различных веществ.

При изучении физики в 8-ом классе экспериментально изучаются:

взаимосвязь между давлением, температурой и объемом газа;
зависимость силы тока от напряжения в электрической цепи;
зависимость давления жидкости от высоты столба жидкости и ее плотности.

На уроках биологии в 10-ом классе учащиеся знакомятся с экспериментами выдающихся биологов: Ч. Дарвина, Л. Пастера, Ф. Реди, С. Миллера, Г. Юри, Г. Менделя, Т. Моргана, И.В. Мичурина и других. Кроме того, они сами организуют эксперименты по обнаружению каталитической активности пероксидазы в живых клетках и оценки состояния воды, воздуха и радиационного фона.

При изучении химии девятиклассники проводят эксперименты по изучению теории электрической диссоциации, реакций ионного обмена, окислительно- восстановительных реакций и химических свойств элементов разных групп таблицы Д.И. Менделеева.

Учебники физики 9-го класса содержат немало примеров экспериментов известных ученых: Г. Эрстеда, Э. Резерфорда, Дж. Максвелла, М. Фарадея, Ж. Фуко и других. Помимо этого, девятиклассники экспериментально измеряют ускорение движущихся тел, период колебания маятника и другие физические величины.

В 8-ом классе на уроках биологии с помощью метода классификации школьники изучают виды регуляции работы организма, группы крови, виды иммунитета, типы высшей нервной деятельности и темпераментов, на уроках химии - виды веществ по строению, физическим и химическим свойствам, а также классы неорганических соединений, на уроках физики - агрегатные состояния вещества, явлений электропроводности и деформации.

Восьмиклассники используют метод классификации при изучении систематики живых организмов, экологических факторов и экологических групп на биологии, при изучении химических элементов разных

групп и разных типов химических реакций на химии, а также при изучении видов колебаний, элементарных частиц и небесных тел на физике.

На уроках биологии учащиеся 8-го класса знакомятся с моделями: клетки, клеточной мембраны, органов человека, системы кровообращения, дыхания и пищеварения, используют метод моделирования для изучения строения и работы организма человека.

При изучении химии восьмиклассники создают модели атомов и молекул, а при изучении физики - модели кристаллических решеток. Учащиеся 8-го класса также изучают модели теплового двигателя и гидравлической машины.

В 10-11-ом классе на уроках биологии учащиеся изучают модели экосистем, организмов, клеток, биосинтеза белка, ДНК и других органических молекул, на уроках химии - модель электролиза, на уроках физики - модели Сегнерова колеса, замкнутой системы, электродвигателя, Вселенной, а также модели Солнечной системы, предложенные Птолемеем и Коперником.

Так, межпредметные связи помогают слить знания по отдельным предметам в одно целое монолитное знание и приучают учащихся в дальнейшем устанавливать эти связи при решении теоретических и практических задач. В тех классах, где систематически реализуются межпредметные связи, ответы учащихся отмечаются конкретностью, последовательностью, полнотой, наличием сравнений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. // О.А. Абдулина – М., - 1984.
2. Абдухалилов О. Дидактические основы использования межпредметных связей как средства совершенствования профессиональной подготовки учащихся средних специальных учебных заведений. // О. Абдухалилов Ташкент, 1988.-18 с.
3. Аргажникова Л.Г. Подготовка учителя к профессиональной деятельности // Л.Г. Аргажникова Сов. педагогика. 1986 - №4 - 91-95с.
4. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. // Е.Г.Коваленко. Перевод с английского - М. - 1970.
5. Блиновская Ю.В. Межпредметные связи в познавательной деятельности учащихся на уроках общей биологии / Система межпредметных связей по предметам естественно – математического цикла. // Ю.В. Блиновская, А.И. Рубачева Сборник научных трудов. – М: АПИ СССР, 1981. - С.22-31.
6. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. // Н.М. Верзилин Учебник для студентов биол. фак. пед. ин-тов. Изд. 3-е. – М.: «Просвещение» - 1976.
7. Хабибов С.Х., Сангинос К.С., Салимов Н.С., Исаев Р.С. Путеводитель студента Таджикского государственного университета коммерции (условиях внедрения кредитной технологии обучения), «Хумо», Душанбе, 2006 - 71с
8. Максимова, В.К. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе / В.К. Максимова. - Л., - 1984
9. Максимова, В.К. межпредметные связи в обучении биологии / В.К. Максимова, Н.В. Груздева. - М. - 1987
10. Усова, А.В. Межпредметные связи в преподавании основных наук в школе / А.В. Усова. -Челябинск, 1995

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ПО ДВУХ СПЕЦИАЛЬНОСТИМ В УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ОБУЧЕНИЯ

В этой статье рассматриваются эффективность межпредметные связи как основа подготовки будущего учителя по двух специальностям в условия кредитного обучения. Автор отметил, что при переходе к кредитной системе образования, одной из важнейших проблем является решение проблемы профессионально-методической подготовки будущих преподавателей в педагогических вузах.

Межпредметные связи помогают слить знания по отдельным предметам в одно целое монолитное знание и приучают учащихся в дальнейшем устанавливать эти связи при решении теоретических и практических задач.

Традиционно межпредметные связи рассматриваются как взаимная согласованность учебных программ, обусловленная системой наук и дидактическими целями. Вместе с тем распространено понимание межпредметных связей как дидактического условия, обеспечивающего развитие познавательных способностей. Существует тенденция выделения межпредметных связей в самостоятельный дидактический принцип.

Автор отметил, что в тех классах, где систематически реализуются межпредметные связи, ответы учащихся отмечаются конкретностью, последовательностью, полнотой, наличием сравнений.

Реализация межпредметных связей в теории и практике современного образования требует многоаспектного подхода, синтеза и обобщения накопленных ранее идей и практических решений.

Ключевые слова: кредитная система, подготовки будущих преподавателей, кредит, межпредметные связи, дыхания, химии, физики, преподавателя.

INTERDISCIPLINARY COMMUNICATIONS AS THE BASIS FOR PREPARING A FUTURE TEACHER IN TWO SPECIALTIES IN THE CONDITIONS OF CREDIT EDUCATION

This article examines the effectiveness of interdisciplinary communication as the basis for preparing a future teacher in two specialties in a credit teaching environment. The author noted that in the transition to a credit education system, one of the most important problems is to solve the problem of professional and methodological training of future teachers in pedagogical universities.

Interdisciplinary connections help to merge knowledge in individual subjects into one whole monolithic knowledge and teach students to establish these connections in the future when solving theoretical and practical problems.

Traditionally, interdisciplinary connections are considered as the mutual consistency of educational programs, due to the system of sciences and didactic goals. At the same time, there is a widespread understanding of inter subject connections as a didactic condition that ensures the development of cognitive abilities. There is a tendency to isolate inter subject connections into an independent didactic principle.

He noted that in those classes where interdisciplinary connections are systematically realized, the students' answers are marked by concreteness, consistency, completeness, and the presence of comparisons.

The implementation of interdisciplinary connections in the theory and practice of modern education requires a multidimensional approach, synthesis and generalization of previously accumulated ideas and practical solutions.

Keywords: credit system, training of future teachers, intersubject communication, respiration, chemistry, physics, prerequisites.

Сведение об авторе:

Баротзода Камолиддин Ашур – доцент кафедры общая биология и методика преподавания биологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, тел.: (+992) 934050446.

About the autor:

Barotzoda Kamoliddin Ashur - Associate Professor of the Department of General Biology and Teaching Methodology Biologists of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, tel.: (+992) 934050446.

О ФОРМИРОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Давлатов Д.Р.

Филиал Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова

Сайдов П.А.

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки

Чтобы успешнее и полнее решать задачи физического воспитания, необходимо всесторонне изучить природу и условия развития двигательной деятельности человека. Одной из больших и важных задач этой проблемы является изучение развития двигательной функции у детей школьного возраста. Двигательной функции человека относится к числу сложных физиологических функций живого организма, обеспечивающих приспособительную (к условиям внешней среды) и двигательную деятельность человека. Особенно двигательной функции является то, что она по сравнению с другими физиологическими функциями человека развивается значительно интенсивнее. Изменения и усложнение двигательных задач, постоянно возникающих в деятельности человека под влиянием внешней среды, требует непрерывного совершенствования двигательной функции.

В свою очередь совершенствование двигательной функции человека, его способностью владеть самыми различными двигательными действиями тесно связаны с деятельностью центральной нервной системы и двигательного аппарата. Биологическая особенность строения двигательного аппарата и рефлекторный принцип его функций дают возможность человеку осуществлять множество различных движений. Функция двигательного аппарата зависит от степени подвижности его звеньев. Мерой подвижности двух звеньев кинематической цепи в механике принято считать

число степеней свободы. Степень подвижности частей человеческого тела (кинематические цепи) определяется большим количеством степеней свободы. Движения многозвездный цепи двигательного аппарата человека могут осуществляться благодаря его возможности управлять деятельностью мышц. Преодолевать избыточные степени свободы звеньев тела, держать в повиновении всю совокупность сил, возникающих при движении кинематических цепей. Преодоления избыточного степеней свободы и превращение их в управляемую систему, и есть координации движений. Способность человека координировать свои движения, переключается от одних движений на другие в соответствии с условиями внешней среды определяются условно-рефлекторной деятельностью и высокой пластичностью нервных процессов [7, с.33-39].

Механизмы образования и совершенствования произвольных движений, роль афферентных систем в этих механизмах, детализированная современной физиологией, дают возможность понять природу двигательной функции человека и условия его развития. Срочная и сверхсрочная информация о количественных характеристиках двигательного акта, получаемая во время выполнения движения, благодаря обратной связи становится компонентом управления движениями. Способность управлять движениями в процессе обучения повышает возможность и расширяет перспективы осуществления сложных форм двигательной функции человека.

Изучались возрастные изменения двигательной реакции и способность напрягать и расслаблять мышцы при активной двигательной деятельности. Возрастные изменения двигательной реакции позволили изучить особенности динамики корковых нервных процессов и способность к выработке дифференцированного торможения у детей, подростков и юношей. Анализ полученных данных показал, что продолжительность скрытого периода двигательной реакции сокращается с увеличением возраста юных спортсменов [1, с.57-63].

Скрытый период двигательной реакции на положительный раздражитель и действия испытуемых на отрицательный раздражитель дают возможность судить о выработке дифференцированного торможения у юных спортсменов различных возрастов, а замена положительного раздражителя отрицательным и переделка условно рефлекторной связи о явлениях последствия. Эти данные показывают, что у 11-12-летних функция нервной системы отличается от функции 13-14-летних сравнительным преобладанием возбудительных процессов и относительно медленной выработкой дифференцированного торможения, а также более стойкими явлениями последствия. По этим же данным видно, что у 13-14-летних мальчиков, по сравнению с 11-12-летними и 15-16-летними, показатели, характеризующие подвижность и уравновешенность нервных процессов, возрастают более интенсивно.

Функция нервно-мышечного аппарата детей, подростков и юношей изучалась путем определения диапазона сократительной деятельности мышц при сокращении и расслаблении. Изучение сократительной деятельности мышц позволило оценить еще одну сторону двигательной функции в связи с возрастом, опытом и характером двигательной деятельности. Установлено, что твердость мышц в напряженном состоянии с возрастом увеличивается: у 15-16-летних она сравнительно выше, чем у 11-12 и 13-14- летних. При этом наиболее значительное повышение твердости отдельных мышечных групп отмечено у 13-14-летних. Расслабление мышц у испытуемых всех возрастов протекает медленно и степень его не превосходит исходных данных в течение 10-15 секунд после напряжения. Сравнительно лучше расслабляют мышцы 13-14-летних. Диапазон сократительной деятельности (разница между твердостью мышц в напряженном и расслабленном состоянии) наибольший у 15-16-летних. Под влиянием занятий гимнастикой твердость мышц, способность к произвольному расслаблению и диапазон их сократительной деятельности у всех испытуемых возрастает. Наибольшие изменения в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата происходят у 13-14-летних[5, с.222-231].

Изучение вопроса о доступности для детей различных форм двигательной деятельности, исследование возрастных особенностей формирования двигательных навыков и путей повышения эффективности процесса обучения позволяет научно обосновать отдельные стороны формирования двигательной функции у детей, подростков и юношей. Исследованиями возрастных особенностей формирования двигательных навыков установлено, что простые по координации движения, состоящие из одного-двух двигательных актов. Имеющие однотипный ритмический рисунок, не требующие при их выполнении большой точности временных, пространственных и силовых дифференцировок, доступны как детям, так и подросткам и юношам. Быстрота овладения движениями находится в непосредственной зависимости от возраста, причем 13-14-летние значительно превосходят в этом младшие возрастные группы и по скорости овладения движениями мало отличаются от 15-16-летних. Обучение более сложным по координация упражнениям, выполнение которых требует проявления, как отдельных физических качеств, так и их комплекса, далеко не в равной мере доступно детям разного возраста. Результаты обучения различным движениям, свидетельствующие о том, что с возрастом способность к овладению двигательными

действиями улучшается. Тонкая дифференцировка основных компонентов движений (умение различать пространственные и временные характеристики, а также степень мышечных усилий) является важным фактором, обеспечивающим точность и легкость исполнения изучаемых двигательных действий.

Отсутствие достаточной физической подготовки и умений различать пространственные и временные характеристики движений, а также степень мышечных усилий часто приводит к тому, что фаза стабилизации двигательного навыка наступает на фоне ошибок в точности и при отсутствии легкости исполнения изучаемых движений. В результате навыками, которыми можно овладевать быстро и легко, учащиеся овладеваю медленно, с ошибками, технически несовершенны. Одна из задач исследования заключалась в том, чтобы найти пути повышения эффективности процесса обучения детей, сделать более совершенной их результаце, навыками, которыми можно двигательную деятельность и тем самым оказать положительное влияние на формирование у них двигательной функции.

При исследовании зависимости формирования двигательных навыков от степени развития физических качеств у юных спортсменов было установлено, что формированию двигательных навыков должна предшествовать работа, направленная на развитие тех физических качеств, которые проявляются при его выполнении. Полученные данные подтверждают наличие взаимозависимости между процессом формирования двигательных навыков и развитием тех физических качеств, которые более всего необходимы для технически правильного выполнения изучаемых движений[4, с.39-48].

Особое место в обучении двигательным действиям занимает метод срочной и сверхсрочной информации о пространственных и временных характеристиках выполняемых движений, а также о степени мышечных усилий. Исследованиями установлено, что выработка точности пространственной, временной и силовой оценки движений положительно влияет на быстроту и качество формирования двигательных навыков.

Сущность метода срочной и сверхсрочной информации о количественных показателях совершающегося движения заключается в том, что занимающийся немедленно после выполнения движения информируется о результатах своих действий. Благодаря этому он может сопоставить, сличить возникшие у него мышечные ощущения от выполненного движения с полученными результатами, что дает возможность быстрее осознавать и оценивать качественную сторону двигательного акта[2, с.150-161].

Срочная и сверхсрочная информация о пространственных и временных границах выполняемого движения, которую получает занимающийся, при наличии обратной связи становится компонентом управления движением. Экспериментальным путем установлено, что точность временной и пространственной оценки движений вырабатывается у детей при применении специально направленных на это движений и метода срочной информации о величине допускаемой ошибки.

Дети, регулярно занимающиеся гимнастикой с 10-11 лет, к 13 годам достигают известного совершенства в умении различать временные и пространственные параметры и степень мышечных усилий при выполнении изучаемых движений. Если учесть, что двигательный анализатор достигает полного развития к 13-14 годам, то можно не без основания утверждать, что дальнейшее его развитие в большей мере будет зависеть от условий двигательной деятельности или специально применяемой системы упражнений, нежели от возраста.

Установлено также, что формирование умений оценивать двигательные акты в пространственных и временных границах подчиняется общим закономерностям, по которым формируются двигательные навыки, и тесно связано с координационной сложностью двигательного действия, при выполнении которого формируются эти умения. Дифференцировка пространственных и временных, а также силовых параметров движений достигается быстрее при последовательной выработке дифференцировки сначала на резко отличающиеся, а затем все более сходные по характеру раздражители. На первом этапе работы следует научить занимающихся:

различать отдельно пространственные и временные границы выполняемых движений и степень мышечных усилий в грубой форме;

выполнять движения отдельных частей тела с точностью в пределах 10, а всего тела (при размахивании до 30 в секторе ниже горизонтали);

выполнять быстро и медленно движения, увеличивая их скорость по сравнению с исходной до максимума; различать временные отрезки в интервалах 5, 10, 20 секунд.

уметь различать степень мышечных усилий на 75% возможностей от максимума).

Дальнейшее повышение точности ориентировки в пространстве и времени достигается путем постепенного увеличения числа заданий и сближения по характеру раздражителей в каждом из них. При выработке чувства времени нужно научить занимающихся выполнять движения, дважды

увеличивая скорость по сравнению с исходной: первый раз величину и второй раз отрезки времени в 1, 2, 3 секунды.

При выработке дифференцировки амплитуды маха необходимо постепенно уменьшать угол, доводя его до 10° и тем самым увеличивая точность амплитуды маха. Кроме того, целесообразно дифференцировать высоту маха при сочетании нескольких заданий: два маха на высоту $40^{\circ}\text{-}30^{\circ}$ и затем два маха на высоту $10^{\circ}\text{-}0$ ниже горизонтали. Таких заданий может быть от трех до пяти. При этом установлено, что при последовательном переходе от более легких заданий к более трудным дифференцировка вырабатывается весьма успешно, что позволяет добиваться большой точности в оценке амплитуды маха.

Повышение точности дифференцировки степени мышечных усилий достигается путем выполнения заданий на малые и средние напряжения (50% и 25% от максимальных) различных групп мышц. Совершенствование умений оценивать амплитуду маха, время и степень мышечных усилий осуществляется путем усложнения заданий; выработки комплекса дифференцировок на различные по характеру раздражители; сопоставления ощущений высоты маха или времени, затраченного на выполнение движения, с фактической величиной этих характеристик. В существующей методике обучения двигательным действиям детей, подростков и юношей почти не пользуются методом срочной информации о количественных характеристиках пространства, времени и силы [10, с.270-275].

В процессе обучения необходимо создавать условия, которые не только обеспечивают возможность подавать конкретную количественную информацию, но и позволяют занимающемуся пользоваться ею для сравнения возникающих у него ощущений с результатами своих действий. Исследования показывают, что выработанные на основе срочной информации дифференцировки количественной характеристики движений положительно переносятся на другие, сходные по двигательной структуре действия. Анализ изложенных выше данных позволяет научно обосновать определение доступности и рациональной последовательности изучаемых упражнений, создать структурную схему обучения двигательным действиям.

Схема процесса обучения предусматривает разделение учебного материала на части (дозы, порции) по правилам предписаний алгоритмического типа. Алгоритмическим предписание считается лишь тогда, когда предписанные указания или действия элементарны и доступны, а также исключают возможность выбора действия учитывать, что одно и то же предписание может быть алгоритмическим или неалгоритмическим. Алгоритмическим оно считается для тех учащихся, для которых предписанные действия являются доступными, а неалгоритмическими окажутся сложными и невыполнимыми.

При составлении предписаний алгоритмического типа необходимо учитывать следующие их особенности:

предписания или части учебного материала долины точно указывать характер каждого действия, исключать случайность в их наборе и быть доступными для всех, кому они предназначены;

алгоритмические предписания должны составляться для серии или группы двигательных действий, имеющих структурное сходство обязательно обязательно доступных на том или другом этапе обучения.

Предписание алгоритмического типа тесно связано с правилами программируемого обучения, так как учебный материал осваивается небольшими частями в строго установленном порядке при наличии обратной связи, на основе которой осуществляется постоянный обмен информацией между учащимися и обучающим. Порядок изучения частей учебного материала (по алгоритмическому предписанию) или учебных заданий (так будем их называть в дальнейшем) определяется наличием связи между ними. Эта связь выражается, прежде всего, в направленности на развитие тех физических качеств, которые необходимы для успешного овладения намеченными двигательными действиями. При этом следует учитывать, что на фоне уже развитых физических качеств можно обучать серии двигательных действий. Специально подобранные упражнения, обеспечивающие развитие отдельных физических качеств (или их комплекса), в данном случае являются самостоятельными учебными заданиями (или частями алгоритмического предписания). Учебными заданиями могут быть и упражнения, представляющие собой части более сложного двигательного действия [8, с.218-225].

Следующими частями предписания алгоритмического типа являются упражнения, обеспечивающие формирование умений оценивать движения в пространстве и времени, а также по степени мышечных усилий в границах, которые определяются двигательными действиями, предназначенными для изучения. Этими упражнениями могут быть: части изучаемых движений; подводящие упражнения к ним; упражнения, специально подобранные с целью научить занимающихся ощущать амплитуду маха, степень сгибания или разгибания тела, скорость

движений, а также степень мышечных усилий. Количество их и степень точности вырабатываемых дифференцировок (пространства, времени и силы) зависят от координационной сложности упражнений, которые предстоит освоить. В отдельных случаях оказывается достаточным уметь оценивать только амплитуду маха скорость движения, или степень сгибания тела, в других и третьих степень мышечных усилий. При обучении более сложным по координации двигательным действиям необходим комплекс дифференцировок, обеспечивающих правильное выполнение отдельных движений, которые составляют техническую основу упражнений, предназначенных для изучения.

Выявленная исследованиями зависимость между физической и технической подготовкой юных спортсменов, а также умением дифференцировать количественные характеристики двигательной деятельности и способности овладевать ею является обоснованием необходимости связи между учебными заданиями и подтверждает целесообразность деления учебного материала на части. Учитывая, что программируемое обучение предусматривает самостоятельное усвоение элементарных учебных заданий с помощью самоконтроля или взаимоконтроля занимающихся, учебные задания должны быть предельно четкими и ясными. Очень важно при этом хорошо изучить выделенные учебные задания (дозы, порции, части изучаемого материала). Определение этих учебных заданий, последовательности их выполнения программа действия занимающихся.

Если программа действий занимающихся составляется впервые и еще не получила апробации, необходимо проверить, правильна ли она. Если занимающиеся, выполнив все учебные задания в установленном порядке, овладевают изучаемым двигательным действием, это значит, что программа составлена правильно. Если же занимающиеся не справляются с поставленной задачей, то программу следует совершенствовать. При составления таких программ возникает вопрос о том, до какой степени целесообразно расчленять изучаемое движение. Очевидно, количество учебных заданий зависит от координационной сложности изучаемого движения и уровня подготовки занимающихся. На основе этих данных можно определить оптимальную степень дробности учебных заданий, которые на данном уровне подготовки занимающихся обязательны для них[6, с.22-29].

Всегда ли нужно пользоваться предписаниями алгоритмического типа при обучении двигательным действиям? Конечно, нет. Многим двигательным действиям можно обучать по уже сложившейся методике. К тому же есть немало двигательных действий, обучение которым с помощью алгоритмических предписаний нерационально. Следует также учитывать, что программируемое обучение не может рассматриваться в отрыве от существующих педагогических методов, так как оно опирается на них и в то же время дополняет и расширяет их.

Формирование двигательной функции может успешно осуществляться только при постоянном улучшении деятельности сердечнососудистой, дыхательной систем и нервомоторного аппарата. Подбор упражнений, методика обучения им и дозировка нагрузок должны подчиняться требованиям врачебно-педагогического контроля. Повысить функциональные и двигательные способности организма и, в частности, организма растущего основная задача физического воспитания. В настоящее время накопилось большое количество работ, исследующих вопрос о путях повышения физических и функциональных возможностей организма под влиянием физических упражнений и спортивной тренировки. Особого внимания о том, что успех в физическом воспитании и спортивной подготовке юных спортсменов во многом зависит от постепенного и планомерного развития физических и функциональных возможностей детского организма[5, с.280-287]. Вместе с тем, собраны материалы, касающиеся сердечной деятельности подростков и юношей, свидетельствующие о необходимости осторожного подхода при применении продолжительных напряжений в занятиях различными видами спорта.

Из анализа имеющихся работ также видно, что организм в подростковом возрасте обладает большими функциональными возможностями и высоким уровнем выносливости. При выполнении кратковременной и скоростной работы, но в то же время сравнительно плохо приспособливается к длительной повторной работе. Требующей выносливости при выполнении кратковременной и скоростной работы, но в то же время сравнительно плохо приспособливается к длительной повторной работе, требующей выносливости.

В силу биологических особенностей подросткового и юношеского возраста, а также явления акселерации (ускоренный рост, развитие и созревание организма подростка) оздоровительный эффект занятий спортивной гимнастикой с юными спортсменами возможен при условии строгого и целесообразного дозирования тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Эти обстоятельства и побудили нас более детально изучить влияние режима работы на растущий организм и найти пути повышения работоспособности без ущерба для здоровья юных гимнастов. В связи с этим возник вопрос о том, может ли влиять на работоспособность и на особенности восстановления метод применения тренировочных нагрузок, поскольку объем, чередование и

дозирование тренировочных нагрузок, выполняемых в отдельные промежутки времени, могут быть различными: в одних случаях тренировочные нагрузки могут быть кратковременными, в других длительными, с большим и малым напряжением, с участием большого или ограниченного количества мышечных групп. Иными словами, режимом тренировочных нагрузок можно управлять в соответствии с поставленной педагогической задачей. Исследовались различные варианты чередования упражнений на гимнастических снарядах. Применение разных вариантов позволяет регулировать режим тренировочных нагрузок. Первый и второй варианты предусматривали чередование малых нагрузок с умеренными. Если в первом варианте вначале задавалась работа с малой, а затем с умеренной интенсивностью, то во втором варианте чередование работы было противоположным. Третий вариант предусматривал работу с нагрузкой большой интенсивности. В четвертом варианте чередовались большие, малые и средние нагрузки, т.е. обеспечивались условия для работы переменной интенсивности. Педагогическими, физиологическими и врачебными методами исследований установлено, что лучшие результаты были получены у испытуемых, тренировавшихся по четвертому варианту. Менее эффективными оказались второй и третий варианты режима работы.

Проведенные исследования дают основания утверждать, что весьма целесообразно повышать тренировочные нагрузки постепенно, строго чередуя большие нагрузки с малыми и средними. При таком режиме работоспособность юных гимнастов повышается, так как следующая за напряженной кратковременная работа способствует оптимальному протеканию восстановительных процессов в организме[9, с.37-45].

В заключение необходимо отметить, что высокий уровень развития двигательной функции детей и подростков значительно расширяет и обогащает их двигательную деятельность. Двигательная функция, как было показано выше, успешно вырабатывается при применении специально подобранных упражнений, обеспечивающих формирование умения сознательно управлять движениями во времени и пространстве, а также движениями, разными по степени мышечных усилий. Формирование двигательной функции тесно связано с сознательной двигательной деятельностью человека. Благодаря наличию этой связи можно объяснить тот факт, что физически развитый человек может выполнять двигательные действия более точно легко, выразительно, правильно оценивая расстояния или амплитуду движений, точно определяя мышечные усилия и быстроту движений. При этом появляется определенная двигательная эрудиция, позволяющая быстро анализировать движения, мать их структуру и легко справляться с новыми двигательными задачами.

Эксперименты показывают умению оценивать свои движения в пространстве, времени и силе, тельными действиями, чем не обучающиеся умению дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры движений; они умеют сопоставлять движения, выявлять сходство и различие двигательных актов. Отмечено также, что при обучении двигательным действиям без формирования умений дифференцировать основные количественные характеристики движений двигательные возможности детей ограничиваются рамками сформированных навыков. Проявление их творческих способностей в двигательной деятельности сужается, двигательная эрудиция, и способность к импровизации движений снижается.

Совершенство двигательной функции не приходит само собой с возрастом. Ее развитие происходит в тесной связи и влиянием окружающей среды и режимом двигательной деятельности, в котором воспитываются дети. Чем богаче и разнообразно двигательный режим детей, тем успешнее формируется двигательная функция.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алимов У.А. Функциональные резервы спортсменов, обеспечивающие развитие выносливости. Мат. I. Конф. физиологов Ср.Азии и Казахстана. / У.А. Алимов «Дониш» Душанбе, 1991.
2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. // В.К. Бальсевич Физкультура и спорт, - М., 1988-208 с.
3. Баранов В.М. В мире оздоровительной физической культуры. /В.М. Баранов Здоровья, Киев, 1991-90с.
4. Бачханян А.С. Влияние спортивной деятельности на формирование личности школьника. №8-1979-64с.
5. Булатова М.М. Теоретико-методические основы реализации функциональных резервов спортсменов в тренировочной и соревновательной деятельности: Булатова М.М. Дис... д-ра пед. наук. – УГУФВС, Киев, 1996. – 356 с.
6. Васильев Н.Н. Физкультурные потребности. Физкультурные интересы. Спортивные потребности. Спортивные интересы // Проблемы унификации основных понятий в физической культуре и спорте. // Н.Н. Васильев - Минск. - С.35.
- 7.Давлатов Д.Р. Губанова Л.А. Нормативные модели физической культуры молодежи. Вестник Кургантюбинского государственного университета имени Носира Хисрава, 2010,-№6 – С.33-39.
8. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (Общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально - прикладных форм физ. культуры): учебник для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. - М.: Физкультура и спорт, 1991.-543 с.

9. Лубышева Л.И. Теоретико-методологические и организационные основы формирования физической культуры личности студентов: автореферат док. дисс. – М.-1994.-58с.
10. Зимкин Н.В., Коробков А.В. Физические упражнения как средство повышения устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Сообщ. 1-2. // Н.В. Зимкин, А.В. Коробков Теория и практика физической культуры, 1960. -№23.-С.270-275
11. Бальсевич В.К. Феномен физической активности человека как социально-биологическая проблема / В.К. Бальсевич - Вопросы философии №8, - С.78-89.
12. Белорусова В.В., Решетень И.Н. Воспитание в процессе занятий физической культурой. / В.В. Белорусова М.: Физкультура и спорт, 1964. - С.25.
13. Богданов Г.П. Школьникам - здоровый образ жизни (внеурочное занятия с учащимися по физической культуре). / Г.П. Богданов М.: Физкультура и спорт, 1989. - 160 с.
14. Набатникова М.Я. Теоретические аспекты исследований системы подготовки юных спортсменов. / М.Я. Набатникова Теория и практика физ.культуры, 1980; № 4 - С.21-22.
15. Новиков А. Д. Физическое воспитание / А.Д. Новиков. - М: Физкультура и спорт - 1978.

О ФОРМИРОВАНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ

В данной статьи речь идет о пути усовершенствования и развитии роли подвижности детей и подростков в спортивном занятии. Авторы считают, успешнее и полнее решать задачи физического воспитания, необходимо всесторонне изучить природу и условия развития двигательной деятельности человека. Одной из больших и важных задач этой проблемы является изучение развития двигательной функции у детей школьного возраста. Скрытый период двигательной реакции на положительный раздражитель и действия испытуемых на отрицательный раздражитель дают возможность судить о выработке дифференцированного торможения у юных спортсменов различных возрастов, а замена положительного раздражителя отрицательным и переделка условно рефлекторной связи о явлениях последствия. Эти данные показывают, что у 11-12-летних функция нервной системы отличается от функции 13-14-летних сравнительным преобладанием возбудительных процессов и относительно медленной выработкой дифференцированного торможения, а также более стойкими явлениями последствия. По этим же данным видно, что у 13-14-летних мальчиков, по сравнению с 11-12-летними и 15-16-летними, показатели, характеризующие подвижность и уравновешенность нервных процессов, возрастают более интенсивно.

Ключевые слова: спорт, степень, возраст, природа, движение, учащихся, упражнение,, гимнастика, нервная система, занятие, роль движение

THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

The article is devoted to the importance of improving motor skills of children and adolescents and suggests numerous ways of achieving this goal in physical education classes. Engagement in physical activities encourages children overall growth such as physical and mental health, social and cognitive development. When conducting physical activities a trainer has to take into account the time, space and variety in accordance to the ages of school children. The research shows that the ability of nervous system of school-children aged 11-12 differs from school-children aged 13-14. Moreover, it is considered that the gross motor skills of school-children aged 13-14 is more active and inclined to fast improvement compared to school-children aged 11-12 or 15-16. Considering age-appropriate physical training stimulates children to be physically active and lead healthy lifestyle.

Key words: physical education, level, age, nature, students, physical exercises, gymnastics, nervous system, motor skills.

Сведения об авторах.

Давлатов Дишиод Разокович - кандидат педагогических наук, и.о. доцента кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе. Тел: (+992) 918667329; E-mail: d.r.davlatov@mail.ru

Сайдов Парвин Абдуллатирович – ассистент кафедры физического воспитания и методики обучения Кулайского государственного университета имени А.Рудаки. Тел.: (+992) 918304151; E-mail: ddk spa ma@ilru

About the autors:

Davlatov Dilshod Razokovich - Candidate of Pedagogical Sciences, Acting Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines of the branch of the Lomonosov Maskov State University in the city of Dushanbe. Tel: (+992) 918667329; E-mail: d.r.davlatov@mail.ru

Saidov Parvin Abdusattorovich - Assistant of the Department of Physical Education and Teaching Methods of Kulyab State University named after A. Rudaki. Tel.: (+992) 918304151; E-mail: ddk spa ma @ ilru

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Сафарова М.Р.

Таджикский государственный педагогический университет имени С.Айни

Изучение русскому речевому этикету – многосторонний и сложный процесс, в котором большую роль играют общество семья и школа. Каждый школьный предмет учит и воспитывает своеобразно. Но значительную роль в целях воспитания подрастающего поколения свойственно литературе, которая обладает огромными возможностями эмоционального воздействия на учащихся.

Русский речевой этикет в условиях коммуникации основан на «способности людей заряжаться чувствами других людей». Отсюда воспитательная целенаправленность литературы, её умению заряжая силой примера, воспитывать и утверждать высокие рейтинги. Однако для того, чтобы литература по-настоящему стала учебником смысла жизни для подрастающего поколения, школой нравственного и эстетического воспитания, необходимо очень корректное, умное и тонкое преподнесение её учащимся. Русский речевой этикет не должен превращаться в сухое перечисление грамматики, дат, произведений и т.д. Вопрос о том, как же изучать литературу в школе, и составляет основное содержание методики преподавания литературы.

Методика преподавания русского языка – это педагогическая наука о русском языке как учебном предмете, о путях её преподавания (деятельность учителя по управлению учебным процессом) и изучения (деятельность ученика по приобретению знаний, навыков и умений). А.Д. Жижина писала «Она определяет цель и задачи преподавания и изучения русского языка в школе, содержание образования, разрабатывает научные критерии отбора из богатейшей сокровищницы русского языка, произведений для школьного изучения, научно доказывать структуру литературного образования учащихся на том или ином аспекте обучения, в результате которого разрабатывается наиболее эффективные методические приёмы, посредством которых учащиеся познают ценность и богатство изучения русского языка» [1. с.5-6].

Специфика предмета «Русский язык» требует более осторожного подхода к использованию наглядности при изучении русского языка .

Педагогика считает наглядность одним из основных назидательных принципов, который помогает строить обучение на конкретность образов, непосредственно воспринимаемых учащимися. Наглядность активизирует работу воображения, рождает нужные ассоциации. Русский язык – являясь одним из видов искусства в силу своей образной природы при непосредственном восприятии (чтении) литературно-художественного текста сама рождает наглядные представления. Вовлечение тех или иных возможностей зрительной наглядности в этих условиях может привести к замене одного искусства другим, поскольку учащиеся будут воспринимать не словесно-художественный образ, а его живописный равнозначность (аналог). Обращение к зрительной наглядности в процессе преподавания русского языка в национальной школе может быть представлено лишь в тех случаях, когда она порождает активность воображения, способствует вести учащихся в нужную ситуацию, давать представление не русским учащимся об особенностях русского быта, одежды, имущества и природы России. В практике русской школы все виды и визуальный и слуховой наглядности, чаще всего, используются при повторном прочтении, чтобы рождённые при непосредственном понимании художественного текста появляются относительно близкие художественные образы.

В национальной школе проблема складывается иначе. При непосредственном восприятии русского языка и образ отражающие национально-специфические явления, могут порождать в мыслях не русских учащихся недостаточные и даже ложные художественные представления. Поэтому в ряде случаев обязательному чтению русского языка может предшествовать работа с различными видами зрительной наглядности, которая стимулирует предположение работать в соответствующем направлении, поддержать определённый эмоциональный настрой. Под принципом досягаемости в методике преподавания русского языка подразумевается реальный учёт возрастных особенностей, манеры и личностные потенциалы учащихся, позволяющих не только постигать содержание произведения, но и вникать на те, проблемы которые в нём поставлены. В национальной школе содержание этого принципа расширяется: в него включается также учёт психологии восприятия иноязычного и инонационального произведения.

В настоящее время не все нерусские учащиеся владеют русским языком в такой мере, чтобы суметь прочитать в подлиннике и осмыслить многочисленные творения русского языка. Поэтому принцип досягаемости литературно-художественного произведения в лингвистическом отношении выдвигается в национальной школе на одно из первых мест. В условиях национальной школы мы нередко соприкасаемся с эмоциональной восприимчивостью учащихся к литературно-художественному произведению. Причина этого заключается, прежде, всего, в языковой сложности прилагаемого для изучения художественного текста. Текст, в котором непонятно большинство слов не может быть душевной воспринять при чтении. Для преодоления эмоциональной восприимчивости можно использовать возможности зрительной и слуховой наглядности, но, главное, необходимо большое внимание уделять самому художественному слову.

Рассматривая вопросы преподавания русского языка в национальной школе, следует помнить и о совокупности основных принципов, и об особенностях преподавания предмета, заключающихся в том, что русский язык изучается в нерусской языковой и культурно-исторической среде. Необходимо иметь в виду такие факторы, как недостаточное владение учащимися русским языком, которое оказывает большое воздействие на определение, как содержания, так и структуры предмета «Русский язык» в национальной школе. Одновременно, изучение учащимися русского языка, что помогает предопределять задачи образования с опорой на материал двух литератур, широко использовать методические возможности, заложенные в связах двух близких друг другу предметов, в особенности возможность переноса знаний и умений при изучении русского и родного языка [2. с.7-9].

Значение изучения русского языка не исчерпывается расширением знаний учащихся. Через изучение русского языка приходит овладением русским языком как вторым языком. Именно в художественном произведении осознаётся русский язык в своих коммуникативных функциях, в своей жизненной реальности. По изучению русского языка совершенствуется не только верное понимание словесного материала, но и правильное пользование им. Тем самым развивается ясное представление русского языкового мышления учащихся.

Изучение (чтение) русского языка значительно облегчает учащимися чтение на русском языке нехудожественных текстов. Изучение русского языка обогащает образное мышления учащихся.

К.В. Мальцева писала: «При этом учащиеся национальной школы постигают в какой-то мере новую по сравнению с родным языком эстетическую, систему, новые образы, способы изображения действительности – речевой, эмоциональной, эстетической [3., с.7].

Методика преподавания русского языка - педагогическая наука о художественной литературе как учебном предмете и о путях усвоения его школьниками под руководством учителя. Методика определяет цели и задачи преподавания русского языка, обосновывает содержание изучаемого предмета, разрабатывает методы и приёмы деятельности учителя и учащихся в учебном процессе.

Методика преподавания русского языка в национальной школе тесно связана со смежными науками: методикой преподавания родной литературы, литературоведением, языкоzнанием, педагогикой, психологией, эстетикой. Связь с методикой преподавания русского языка осуществляется через установление общности основных принципов изучения художественного произведения, координацию процесса формирования теоретико – литературных понятий на родном и русском языках. Русский язык даёт методисту и учителю материал для суждения о том, какие из литературных явлений и фактов прошлого и настоящего являются существенно-важными, какие второстепенными, какие проблемы поставил автор в своём произведении и как их разрешил. Авторы программ, учебников и методических пособий для учителей, намечая объём, последовательность и форму изложения учебного материала, прежде всего, основываются на достижениях науки о русском языке.

Языкоzнание разрабатывает проблемы о сущности литературы, о её связи с жизнью, о её общественно-политическом значении, о грамматике , об идейно-художественном содержании отдельного произведения. Иные задачи стоят перед методикой русского языка. Как педагогическая наука, она определяет с какой целью следует изучать русский язык в школе, каково должно быть содержание литературы как учебного предмета, какие методы и приёмы следует применить учителем, чтобы достичь наилучший образовательно-воспитательный результат.

Таким образом, опора на лингвистические научные дисциплины облегчает решение методических проблем, связанных с освоением неродного для учащихся русского языка .

ЛИТЕРАТУРА

1. Жижина А.Д., Клумбите Д.А., Курдюмова Т.Ф. и др. Под ред. М.В.Черкезовой и А.Д. Жижиной Методика преподавания русского языка в национальной школе: пособие для студентов нац.отд. пед.ин-тов по спец. №2101 «Русь яз. И лит.в нац.школе» и «Рус.яз. и лит.» С доп. Спец. «Педагогика»- Просвещение. Л, 1984.-311с.

2. Зальдинер М.А., Тодоров Л.В., Губина Ф.И. Методика преподавания русского языка в старших классах национальной (узбекской) школы. / М.А. Зальдинер., Л.В. Тодоров, Ф.И. Губина Ташкент, 1980- 294 с.
3. Мальцева К.В., Стаменова М.И. Методика преподавания русского языка в таджикской школе: / К.В. Мальцева, М.И. Стаменова. Пособие для учителей и студентов Вузов - 2-е изд., испр. И доп. - Душанбе «Маориф» (Ч.1: IV – VII) классы (Липаев А.А., Мальцева К.В., Журавлёва А.Ф. и др.). 1986- 304 с.
4. К.В. Мальцева., Стаменова. Методика преподавания русского языка в таджикской школе : / К.В. Мальцева., М.И. Стаменова Пособие для учителей и студентов вузов. – Наука. М., 2018.- 243 с.

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ РЕЧЕВОМУ ЭТИКЕТУ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В этой статье автор исследует основы обучения русскому речевому этикету в условиях межкультурной коммуникации. Автор статьи на основе обширного материала показывает основы обучения русскому речевому этикету в условиях межкультурной коммуникации.

Методика преподавания русского языка в национальной школе тесно связана со смежными науками: методикой преподавания родной литературы, литературоведением, языкоznанием, педагогикой, психологией, эстетикой. Связь с методикой преподавания русского языка осуществляется через установление общности основных принципов изучения художественного произведения, координацию процесса формирования теоретико – литературных понятий на родном и русском языках. Русский язык даёт методисту и учителю материал для суждения о том, какие из литературных явлений и фактов прошлого и настоящего являются существенно-важными, какие второстепенными, какие проблемы поставил автор в своём произведении и как их разрешил. Авторы программ, учебников и методических пособий для учителей, намечая объём, последовательность и форму изложения учебного материала, прежде всего, основывается на достижениях науки о русском языке.

Ключевые слова: русский речевой этикет, учебники, программы, русский язык.

BASICS OF TEACHING RUSSIAN SPEECH ETIQUETTE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

In this article, the author examines the basics of teaching Russian speech etiquette in the context of intercultural communication. On the basis of extensive material, the author of the article shows the basics of teaching Russian speech etiquette in the context of intercultural communication.

The methodology of teaching the Russian language in the national school is closely related to related sciences: the methodology of teaching native literature, literary criticism, linguistics, pedagogy, psychology, and aesthetics. Communication with the methodology of teaching the Russian language is carried out through the establishment of a commonality of the basic principles of the study of a work of art, coordination of the process of forming theoretical and literary concepts in the native and Russian languages.

The Russian language knowledge gives the methodologist and teacher material for judging which of the literary phenomena and facts of the past and present are essential, which are secondary, what problems the author posed in his work and how he solved them. The authors of programs, textbooks and teaching aids for teachers, outlining the volume, sequence and form of presentation of educational material, are primarily based on the achievements of the science of the Russian language.

Key words: Russian speech etiquette, textbooks, programs, Russian language.

Сведение об авторе

Сафарова Мавчигул Раҳимовна - Зав. кафедрой методики преподавания русского языка и литературы Таджикского государственного педагогического университета имени С.Айни Тел. (+992) 987285882

About the author

Safarova Mavchigul Rakhimovna - Head Department of Methods of Teaching Russian Language and Literature of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini Tel. (+992) 987285882

АСОСҲОИ ПСИХОЛОГИИ НАЗАРИЯВИИ ТАСАВВУРОТҲО ОИД БА РОБИТАИ БАЙНИФАННӢ

Баротзода К.А.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Дар айни замон, дар системаи таҳсилоти олии педагогӣ тамоюоли таҳия ва татбиқ намудани технологияҳои баланди омӯзишӣ вучуд дорад, ки ба ҷамъбасти назариявии донишҳои илмӣ дар сатҳҳои гуногун такя мекунанд. Як силсила таҳқиқоти педагогӣ барои омӯзиши нақши робитаҳои байнифандӣ дар боло бурдани сифати омодагии қасбии омӯзгорӣ оянда гузаронида шудаанд. Таҳлили мушкилоти робитаҳои байнифандӣ ва арзёбии коршиносон аз таълими фанҳои табиатшиносӣ нишон медиҳад, ки дар муассисаи таълими омӯзгорӣ робитаи байнифандӣ ба таври аньанавӣ асосан лаҳзавӣ ва системавӣ барқарор карда мешаванд. Маводи таълими як фан аз ҷониби муаллими фанҳои дигар, ҳадди акқал, танҳо ҳамчун тасвир, истифода, дар шакли маълумоти таърихӣ ва ғайра истифода бурда мешавад. Робитаҳои байнифандӣ дар заминai як воситаи ёрирасон дар ташаккули мағҳумҳои илмии фанӣ омӯхта ва фахмида мешаванд. Чунин тасаввурот дар бораи нақши робитаҳои байнифандӣ барои мо хеле маҳдуд ба назар мерасад. Он ба нодида гирифтани аҳамияти онҳо дар татбиқи маҷмӯаҳои ҳамаҷонибаи назариявӣ ва дар натиҷа, аҳамият надодани нақши онҳо дар ташаккули тафаккури ҳамаҷонибаи назариявии донишҷӯён оварда мерасонад.

Бо ин усул ба омӯзиши донишҷӯён дониш ва малакаҳои онҳо дар фаъолияти ояндаи қасбӣ асосан ҳамчун фанҳои асосӣ татбиқ карда мешаванд: биологӣ, физикӣ, химиявӣ, математикӣ ва ғайра. Аз ҷониби дигар, омӯзгор бояд аз воситаҳои мавзӯи худ истифода карда тавонад, ки ба робитаҳои байнифандӣ такя карда, дониш ва тафаккури ҳамаҷониба дар байни донишҷӯён на танҳо дар заминai лоиҳаҳо, балки ҳамоҳангзории байнисоҳавӣ ташаккул дидад. Барои муайян карданӣ шароити педагогии ин фаъолият, фахмидани моҳияти равандҳои тафаккур зарур аст. Табиати андешаву тафаккур дар асарҳои Б.Г. Ананев, Т.В. Баранов, Г.А. Берулава, П.П. Блонский, Д.Н. Богоявленский, Ҷ. Брунер, Л.С. Виготский, В.В. Давидов, Н.А. Менчинский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Ю.А. Самарин, К.А. Славская, А.Ф. Эсаулов ва дигарон мавриди пажӯхишу таҳқиқот қарор гирифтааст. Онҳо дарёфтанд, ки шаклҳои асосии тафаккури илмӣ илмҳои табиатшиносӣ ва ҷомеашиносӣ мебошанд. Табақабандии шаклҳои тафаккур, қабл аз ҳар ҷизи дигар тавассути донишҳои илмӣ муайян карда мешавад. Лаҳзаи субъективӣ дар мундариҷаи дониш бо гузариш аз илмҳои табиатшиносӣ ба ҷомеа меафзояд. «Фикрҳои назариявӣ» ҳамеша ҳамчун «маҳсули таърихие амал мекунанд, ки дар замонҳои гуногун шаклҳои муҳталиф ва дар айни замон мундариҷаи хеле гуногун доранд».

Маҳсусиятҳои шаклҳои муҳталифи тафаккур дар асарҳои Г.А. Берулав, В.В. Давидов, В.Н. Максимова, В.В. Мултановский, К.Е. Кузнетсова, В.А. Крутиский, В.В. Рубсова, Л.С. Трегуба ва дигарон таҳқиқ шудааст. Системаҳои гуногуни дониш: илмҳои табиатшиносӣ, ҷамъияти ғайра ба шаклгирӣ навъҳои гуногуни тафаккур мусоидат мекунанд. Мо аз андешаҳои Г.А. Берулава ва А.П. Стесенко дар бораи он ки “тафаккур-раванди воҳид аст, вале он ҳамчун як илми табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ амал ҳоҳад кард, агар дар маводҳои даҳлдори мавзӯй гузаронида шавад”, ҳимоят мекунем” [1].

Зеҳнияти тафаккури назарӣ ба ин мабност, ки таҳқиқ мебояд “...на мутобики қонунҳои ношинохта ва равонӣ, балки тибқи қонунҳои худи ҷаҳони айнӣ – биологӣ, физикӣ, мантиқӣ, математикӣ ва ғайра мутобики ғайра ба соҳаи мавзӯе, ки субъект фаъолият мекунад, амалӣ карда мешавад”.

Асоси чунин тасниф дар он аст, ки илмҳои иҷтимоӣ ва табиатшиносӣ дар мавзӯи омӯзиши онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Тафаккури табиатшиносӣ бо объектҳо, падидаҳо, равандҳо, қонунҳои табиат амал мекунад. Илмҳои табиӣ бо консепсияҳои пурмаҳсули фаъолият такя мекунанд, таърифҳои онҳо тамоми ҳамсаҳои объекти тавсифшударо ба итном намерасонанд. Масалан, мағҳумҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ аз мағҳумҳои дигар фанҳо бо он фарқ мекунанд, ки онҳо мантиқӣ мебошанд ва танҳо дар робита бо системаи мушаххаси таърифҳои асосӣ маъно доранд. Объектҳои математикӣ тағйирназаранд; дар ҳама гуна муносибатҳои онҳо ҳосиятҳои аслии худро нигоҳ медоранд, ки комилан бо шартномаҳо оид ба истифодаи онҳо муайян карда шудаанд. Ба ҳамин далел тафаккури математикӣ бар хилоғи илм ё технология дар табиат афтидааст, яъне ин бо вижагиҳои робитаҳои байни ашёи математикӣ, ки дар ибтидо возеху равшан аз яқдигар чудо мешаванд, марбут аст [2].

Механизми психологии ин ё он шакли тафаккур бештар аз усули шинохти воқеяни объективӣ вобаста аст, ки бо муносибатҳои намунавии, ки ин илм бо он амал мекунад, тавсиф карда мешавад. Пас, мушаххасоти тафаккури математикӣ асосан аз он вобаста аст, ки

вай на бо моделҳои ҷаҳони воқеӣ, балки бо схемаҳои умумии ин моделҳо кор мекунад. Раванди ташаккули модели табиатшиносӣ, чун қоида, ба шакли визуалий тавлид кардани шакли муносибатҳои байни унсурҳои объекти таҳқиқшаванд (яъне соҳтори он) ва тартиби фарогирии фазоии онҳоро кам мекунад. Дар ҷунин модели рамзӣ, ба назар мерасад, ки ҷузъҳои эҳсосотӣ-визуалий нақши унсурҳоро мебозанд ва ҷузъҳои оқилона-мантиқӣ нақши барномаро мебозанд, ки тартиби робита ва синтези ин унсурҳоро муайян мекунад.

Дар мактабҳои олии педагогӣ, мундариҷаи таълим аксар вақт фанҳоеро дар бар мегирад, ки дар пушти онҳо донишҳое қарор доранд, ки дар сатҳҳои мухталифи инкишофи назарияй мебошанд. Бино ба гуфтаи С.А. Шапоринский: "талош барои интиқоли мустақими соҳторҳои маҷмӯи фаъолият аз як соҳа ба соҳаи дигар наметавонад муваффақиятомез бошад, зеро раванди фаъолияти зехнӣ воситаҳои маърифатро ҳамчун ҷузъҳо дар бар мегирад. Масалан, дар математика мағҳумҳои марбут ба намудҳои амалиёт ва амалиёт, аз як тараф ва қисматҳои мундариҷа аз тарафи дигар, мувоғиқат мекунанд. Рушан шудани механизми амали робитаи байнифаний, ба роҳ мондани раванди пайдоиш, муттаҳидсозӣ ва амали пайвастагиҳои асабҳои муваққатӣ, иҷрои фаъолияти зехниро дар бар мегирад. И.М. Сеченов дар ин бора навишиштад: "Дар тӯли умр ҳеч як фикре ба назар намерасад, ки аз ҷузъҳои дар хотир монда сабтшуда эҷод карда нашавад" [3].

И.М. Сеченов мағҳуми ассотсиатсия - рефлекси фаъолияти рӯҳиро таҳия намуд. Мутобиқи ин мағҳум фаъолиятҳои зехнӣ аз ду баҳш ташкил шудааст: аз як тараф баҳамоваранд (ассотсиативӣ), аз тарафи дигар, парокандакунанда.

Агар мавриди аввал «силсилаи пайваста»-и охири рефлекси қаблӣ бо оғози навбатӣ бошад, пас дувум ҷудошонии пайвастаҳои ташкилшуда ва ҷудо кардани алломатҳои инфиродӣ ва ҳусусиятҳои ашё аз силсилаи ассотсиатсияи мавҷуда мебошад. Тақсимот дар натиҷаи тағиیر ёфтани шароите ба амал меояд, ки ашё дар эҳсосот амал мекунад. Зуҳури анҷуманҳо ва ҷудошудагиҳои тарафи муқобили онҳо боис мегардад, ки вижагиҳои эҷоди соҳторҳои байнифаний донишро ҳамчун эквиваленти ташаккули робитаҳои муваққатӣ – анҷуманҳо (ассотсиатсияҳо) муайян қунанд. Раванди таълим ҳамчун ғанӣ гардонидани пайванди ассотсиатсияҳо ва моҳияти он ҳамчун ташаккул, азҳудонии муносибатҳо дида мешавад. Пайдоиши пайванди муваққатии асабӣ - дониш бидуни вобастагӣ аз системаи пайвастаҳои муваққатии қаблан ташаккулёфта - ассотсиатсияҳо ғайриимкон аст. Барои асосноккунии дидактиқӣ ҷараёни ташаккули робитаҳои байнифаний ин модел хеле ва хеле муҳим аст. Ин шаҳодати аз он медиҳад, ки раванди эҷоди системаҳои пайвасташавии нав ҳолати фаъоли системаҳои сигналҳои якум ва дуюмро ҳамеша бояд нигоҳ дошт: ба таври доимӣ аз фароҳам шудани ҳаяҷони анҷуманҳои донишҷӯён тавассути таъмин намудани онҳо бо объектҳои табиии омӯзишӣ, бо корҳои лабораторӣ ва амалий. Ҷазби дониши қаломӣ гузарондани фаъолро талаб менамояд, то онҳо дар ҳалли масъалаҳои табиатшиносии табииати самти амали истифода бурда шаванд. Таълимоти Н.М. Сеченово и.П.Павлов инкишоф дод. Вай навишт: "Ин барои мо комилан возеҳ аст, ки қишири мағзи сар як кошинкории мураккаби функционалии унсурҳои инфиродӣ мебошад, ки ҳар яки онҳо таъсири физиологии муайян доранд: мусbat ё маҳорӣ. Аз тарафи дигар, инҷунин итминон ҳосил шудааст, ки ҳамаи ин унсурҳо дар ҳар лаҳза ба як система муттаҳид мешаванд, ки дар он ҳар як унсур бо ҳама ҷузъҳои дигар робита дорад" [4].

Дастури И.П.Павлов муҳим аст. Вай бар он ақида аст, ки қалимаҳо танҳо ҳамон вақт ҳамчун ангезандай системаи сигнали дуввум амал мекунанд, ки онҳо дар майна бо сигналҳои системаи сигнали аввал дар ҷараёни амалиётҳои корӣ, танҳо амалҳои беруна пайваст мешаванд. Дар ҷараёни омӯзиши назария дар зехни шунавандагон робитаҳои муваққатӣ байни муҳаррикҳои системаи сигнали асосан дувум шакл мегиранд Илова бар ин, муҳаррикҳои қаломӣ дар аксар маврид ба муҳаррикҳои системаи сигнали аввал алоқаманд нестанд. Дар натиҷа, ҷунин қалимаҳо, муносибатҳои байни онҳо барои шаҳс як овози ҳолӣ, бе маъно мемонанд ва вазифаи асосии худро иҷро намекунанд - ифода кардани объектҳо ва муносибатҳои байни онҳо. Ҳамзамон, робитаҳои байни назария ва амалия вайрон карда мешаванд, омӯзиш аз ҳаёт ҷудо карда мешавад. Дар ҳолатҳое, ки ниёз ба ташкили робитаҳои байнифаний ҳаст, як навъ шикастани қолаби мавҷуда вучуд дорад. Ва ин, дар навбати худ, боиси ба вучуд омадани қолаби нави ҳусусии динамиқӣ, аз ҷумла ҳосиятҳои сифатҳое, ки қолабҳо ҳангоми омӯзиши фанҳои алоҳида ба вучуд омадаанд, оварда мерасонад. Ю.А. Самарин нишон дод, ки оғози ҳама дониш пайванҷҳо ва маҳалҳои алоҳидаи система мебошанд. Онҳо намоёнгари аввалин марҳила аз дониши созмонёфта, оғози фаъолияти зехнӣ мебошанд. Дар асоси ин пайвастагиҳо, анҷуманҳои дохилӣ-системавӣ ё дохили мавзӯй шакл мегирад. Фаъолиятҳои шинохтӣ дар сатҳи анҷуманҳои дохилисистемӣ истифодаи донишро дар яке аз фанҳои таълимӣ фаро мегирад. Системаи анҷуманҳо имкон медиҳад, ки таснифоти

онҳо асоснок карда шавад: маҳаллӣ, ҷузъӣ-системавӣ ё системаи маҳдудшуда, дохилисистемӣ ё дохилӣ-мавзӯй. Ю.А. Самшарин мұтакид буд, ки анҷуманҳои байнисистемӣ ва ё байнифаннӣ шомили системаҳои мұхталифи дониш, тавоноиҳо ва маҳоратҳо, ташкили ҷамъбаси гуногуну мұхталифи ин системаҳо мебошад.... Анҷуманҳои байнифаннӣ комиливу пуррагии фаъолияти зеҳниро таъмин мекунанд ва сатхи баланди он ба шумор мераванд, зоро ичоза медиҳанд дар системаҳои робитавии мұхталиф як ё падидаи дигаре дар назар гирифта шавад” [3].

Ҳамин тариқ, дар ҳамон тафаккур эҳтимоли шаклгирини системаҳои иртиботӣ нуҳуфтааст ва онҳо ба таври худҷӯш барқарор мешаванд, аммо барои инъикоси системаи илмии дониш, фаъолиятҳои омӯзишии вижай созмонёфтае зарур аст. Ю.А. Самарин се самти асосии ташаккули системаи донишпро муайян мекунад: ташаккули усули ягонаи фаъолияти зеҳни ва моддӣ, ташаккули системаи таносуби назария ва амалия ва ҷамъбаси мустақили назариявии таҷрибаи амалӣ [3].

Б.Г. Ананиев нишон дод, ки ҳангоми таъсис додани робитаҳои байнифаннӣ, гузариш аз ассотсиатсияҳои оддии пайвастшавӣ ба ассотсиатсияҳо дар шабеҳӣ ва контрастӣ, ки асоси фаъолияти мураккаби равонӣ мебошанд, мегузаранд [11]. Э.Н. Кабанова-Меллер таснифоти гуногуни ассотсиатсияҳоро пешниҳод мекунад. Вай ассотсиатсияҳоро ба се гурӯҳ тақсим мекунад: ибтидой, миёна ва мобайни, ки дар ҷараёни ташаккулётӣ фарқ мекунанд. Ин анҷуманҳои баёнгари робитай байни унсурҳои қабулшуда ё таҷдидшуда ҳастанд ва дар қолаби мағҳумҳо ё консепсияҳои алоҳида ё бо ҳам алоқаманд ва ғайра дар хотир нигоҳ дошта мешаванд [2].

Ин таснифот имкони муайян кардани он муносибахоро, ки дар байни объектҳо, зуҳурот, консепсияҳо ва ғайра муқаррар шудаанд, фароҳам меорад. Тибқи назари В.Н. Федоров пайвастҳои ибтидой табиатан тағирёбанданд, қодиранд қавӣ шаванд, заиф гарданд, ё аз байн раванд. Барои ноил шудан ба устувории ассотсиатсияҳои байнифаннӣ танҳо бо тақрори муқаррари таъсирҳои сигналии марбута, итминон аз эҳёи дубораи “осори” қаблӣ дар қишири мағз имконпазир аст. Агар чунин тақроре ҳар бор дар шароити ҷадид иттифоқ бияфтад, пас ин боиси пайдоиши манбаи нави ҳаяҷоновар мешавад. Байни манбаи пештар ташаккулётта ва тоза зуҳуркарда шабоҳат ё мувофиқат таззоди анҷуманҳои гуногун барқарор мешаванд. Аз ин рӯ, объектҳо ва падидаҳои шинохта дар робита бо ҳамдигар дар хотираҳо сабт мешаванд. Алокамандии объектҳои шинос то чӣ андоза гуногун аст, онҳо дар хотираҳо мустаҳкам гузошта мешаванд [5].

Тибқи назарияи ассотсиативӣ-рефлекторӣ, амали робитаҳои байнифаннӣ ба ворид гардидаи иттилоот аз муҳити беруна ба мағзи сари инсон асос ёфтааст. Сигналҳои берунае, ки иттилоотро ичро мекунанд, дар ресепторҳо амал менамоянд, ки аз онҳо ҳаяҷон ба таҳлилкунандаҳо (анализаторҳо) интиқол дода мешавад. Ҳангоми коркарди иттилоот дар анализаторҳо пайвастагиҳои асабҳои мувофиқ ташкил мейбанд - ассотсиатсияҳо. Ҳар як унсури нави иттилоот боиси пайвастагии нави асабҳо, иттиҳодияни нав мегардад. Мувофиқи консепсияи иттилооти Н.Н. Виннер «иттилоот ... энтропияи манфири ифода мекунад» [1].

Чи тавре ки матн нишон медиҳад, аз ҷониби «энтропияи манфӣ» Н. Виннер паст шудани энтропияро дар равандҳо, ки ба афзоиши иттилоот оварда мерасонад, дарк кард. Аз ҷониби дигар, энтропия вазифаи ҳолати система мебошад, ки дараҷаи тартиби низомро муайян мекунад. Яъне, маълумот бештар ба система ворид карда мешавад, дараҷаи ташаккули системаҳои ассотсиатсия, ба низом дароварданӣ онҳо, ворид шудани системаҳои ассотсиативии субъектӣ дар маҷмӯй - байнисоҳавӣ ва дар натиҷа ба афзоиши “қобилияти иттилоотӣ” - и онҳо мусоидат кунанд. Ҳулоса кардан мумкин аст, ки агар танҳо ассотсиатсияҳои ҳамсоягӣ, ҳаммонандӣ ва тазодӣ ҳамчун пойгоҳи психологии робитаҳои байнифаннӣ амал кунанд ва нақши иттиҳодияҳои байнифаннӣ, ки дар ҷараёни таҳлили назариявӣ ба вучуд меоянд, ба қадри коғӣ ба назар гирифта намешаванд, пас тафаккури донишҷӯён асосан ҳамчун мавзӯй ташаккул мейбад: биологӣ, химиявӣ, физикӣ, на пурраву яклухт.

Аз ин рӯ, гурӯҳе аз равоншиносон зикр мекунанд, ки барои ташаккули тафаккури ҳамаҷонибаи донишҷӯй, омӯзиш бояд ба ҷамъбаси назариявии байнисекторӣ асос ёбад. Дурнамои нодурусти психологӣ дар шарҳи ҳадафҳо, вазифаҳо ва вазифаҳои робитаи байнифаннӣ метавонад боиси он гардад, ки нақши онҳо дар ташаккули тафаккури назариявӣ воқеан нодида гирифта шавад. Мұхтавои робитаҳои байнифаннӣ ва нақши онҳо дар ташаккули тафаккури назарӣ ба мо ин имконро медиҳанд, то ба назар гирем, ки ин падида умдатан дорои ҳусусияти маснуӣ аст. Мо аз нуқтаи назари М.Н. Шардаков, ки мегӯяд “синтези ҳақиқӣ ҳамчун фаъолияти мушаххас ва маҳсуси равонӣ натиҷаи сифатан нав, баъзе дониши нав дар бораи воқеият медиҳад, ҷонибдорӣ мекунем. Синтез нисбат ба маводи

синтезшуда чизи нав медиҳад. Аммо, албатта, дараачаи навоварии натичаи синтез метавонад дар муқоиса бо маводи синтезшуда бештар ё камтар назаррас бошад” [7].

Мұхаққиқони дигар, масалан, И.Д. Зверев, В.Н. Максимов чунин мешуморад, ки “робитаҳои байнифаний яке аз шаклҳои мушаххаси принсиби умумии методологии систематик мебошад, ки як намуди маҳсуси фаъолияти рӯҳӣ - тафаккури системавиро муайян мекунад. Ин навъи тафаккур, ки ба донишҳои илмии мусосир хос аст, аз амалҳои робитаи сохтории функционалий ва генетикии объектҳо иборат буда, таъсири муштараки шаклҳои муҳталифи ҳаракати материяро ифода мекунад”. Рушди тафаккур ҳамчун тафаккури назариявӣ бояд фавран ба марҳилаи маннуъӣ ташаккул дода шуда, аз тафаккури эмпирикӣ-илмӣ ва дифференциалӣ-маснуъӣ сарғи назар карда шавад. Ҳамзамон, омӯзиши натичаҳои инкишофи тафаккури мутахассисони дори маълумоти олӣ нишон медиҳад, ки ин бояд тафаккури ҳамгирой, синтетикӣ ва омезиши бошад, зоро танҳо он ба талаботи мусосир барои тайёр кардани омӯзгори оянда ҷавобгуҷ аст [3].

Консепсияи ягонагии равонӣ ва фаъолият, табиати иҷтимоии фаъолияти рӯҳӣ бори аввал дар асаҳрои Л. С. Виготский суратбандӣ шуд. Ӯ менависад: “Як равон бидуни рафткор низ вучуд надорад ва ҳамчунин рафткор бидуни равон” [2].

Ин фаҳмиши зуҳуроти рӯҳӣ тавассути фаъолият, ягонагии фаъолияти рӯҳӣ ва амалӣ дар назарияи ташаккули марҳилавии амалҳои рӯҳӣ ҷорӣ карда шудааст. Дар таҳқиқоти Л.С. Виготский, П.Я. Галперин, В.В. Давидов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Элконин, ки ба ташаккули равандҳои тафаккур мавқеи асоснок дорад, ки рушди тафаккур бояд на танҳо ҳамчун таҷрибаи инфиродӣ ва доҳилӣ, балки ҳамчун раванди азҳудкуни дониш ва амалияи иҷтимоиву таъриҳан рушдёфта, ки дар навбати худ таъмин менамояд, баррасӣ карда шавад. Мутаносибан, рушди тафаккур дар заминай омезиши механизмҳои мушаххаси психологи амалҳои зехнии аз ҷониби ҷомеаи рушдёфта шарҳ дода мешавад. “Воқеъан дар намудҳои муҳталифи фаъолиятҳои хос анҷом мешавад, равандҳои зехнӣ дар он низ шакл мегиранд” [8]. Маълум аст, ки намудҳои асосии фаъолияти инсон дар соҳаи маориф инъикос меёбанд. Аз ин рӯ, рушди тафаккур тавассути муҳтаво ва мундариҷаи таълим, маҷмӯи усулу василаҳои таълимӣ сурат мегирад. “Сифати дониш аз ҳусусияти фаъолият ҳангоми омӯхтани он муайян карда мешавад, шояд он ба ин дониш мувоғиқ бошад ё ба талабот мувоғиқ набошад. Донишро ҳаргиз наметавон ба сурати ҳамаи ҳарои ироа дод, онҳо ҳамеша аз тариқи ворид карданашон ба ин ё он фаъолият ба даст оварда мешаванд” [9].

Дар натича ташаккули амалҳои рӯҳӣ ва азҳудкуни донишҳо як равандро дарбар мегирад. Дарки тафаккур факат ба унвони як фаъолият, ки таркибӣ аз иқдомоти мантиқӣ гусаста ва тағиیرпазир аст ва маҷмӯи онҳо хеле ҳурд аст, хеле маҳдуд аст. С.Л. Рубинштейн навишиштад: “Тарафҳо ё ҷанбаҳои муҳталифи тафаккуро наметавон аз якдигар пора кард ..., мантиқи ҷизҳои ашёи фикрӣ, бо ин вучуд, шаҳсро бо ба ҳамроҳи муҳтавои айнӣ ба равони фард муарриғӣ мекунад”. Аз ин рӯ, фаҳмидани тафаккур ҳамчун раванд ва тафаккур ҳамчун фаъолият набояд зиддият дошта бошад [8].

Тафаккури илмӣ ҷизи хос аст, зоро он асосан аз рӯи мавзӯи дониш муайян карда мешавад. Фикр кардан, ҳамчун фаъолият, дар маҷмӯи амалҳо ва амалиётҳои он мустақиман ба соҳаи мавзӯи дониш вобаста аст, бинобар ин, вобаста ба навъи муайяни дониш ҳусусиятҳои намудҳои гуногуни тафаккуро ба назар гирифттан лозим аст. Мо таҳмин менамоем, ки бо дар назар гирифтани вижагиҳои илмҳои табиатшиносӣ ва риёзӣ метавон роҳҳоеро барои ҳалли мушкили робитаҳои байнифаний илмҳои табиатшиносӣ пайдо кард. Вижагиҳои тафаккури илмҳои табиатшиносӣ, ки онро аз дигар намудҳои тафаккур фарқ мекунад, таркиби ҳамоҳангии ҷузъҳои ҳиссиятӣ ва мантиқӣ мебошад. Ин ба он вобаста аст, ки амалиётҳои мантиқӣ дар ҳамbastagии мустақим бо лаҳзai таҷриба ва бо истифодаи моделҳои рамзӣ сурат мегиранд. Тафаккури табиатшиносӣ ва риёзӣ инҷунин бо моделҳо кор мекунад, аммо на рамзӣ, балки назариявии “пок”, ки дар табиат ҳаммаъно нестанд ва аксар вақт дар байни артефактҳо, яъне, техникаи пеш аз ин соҳташуда мебошад. Илми табиат қонунҳои табиатро инъикос мекунад, дар ҳоле ки тафаккури табиӣ қонунҳои омезишро инъикос мекунад, яъне, қонунҳои табиатшиносӣ дар таркибҳои мавҷуд дар табиат ёфт намешавад. Тафаккури табиӣ, ки пеш аз ҳама дар натичаи дигаргунҳои фаъолияти истеҳсолии одамон ташаккул ёftааст, ифодаи мушаххаси мундариҷа ва маънои пешниҳодот мебошад, ки шуур на танҳо оламро инъикос мекунад, балки онро ба вучуд меорад.

АДАБИЁТ

1. Берулава Г.А. Развитие естественнонаучного мышления учащихся. / Г.А. Берулава Дис... д-ра психологических наук.- М., 1992.-312 с.
2. Винер И. Кибернетика. / И. Винер Наука. М., 1983.- 340 с.

3. Выготский Л.С. Методика рефлексологического и психологического исследования // Л.С. Выготский Проблемы современной психологии - 1926. - С. 41.
4. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. / И.Д. Зверев В.Н. Максимова Педагогика. М., 1981.-160 с.
5. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственного развития учащихся. / Е.Н. Кабанова-Меллер Просвещение. М., 1968.-288 с.
6. Кедров Б.М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. / Б.М. Кедров Наука. М., 1967.-305 с.
7. Кириллов В.К. Теоретические основы межпредметных связей в профессионально-педагогической подготовке учителей в вузах: / В.К. Кириллов Дис. ... д-ра пед. наук. -М., 1990.-413 с.
8. Павлов И.П. Поли, собр соч.: В 6-ти т. -М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951.-Т.3.-Кн. 2-- 439с.
9. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. / С.Л. Рубинштейн Педагогика. М., 1958.- 147 с.
10. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. / Н.Ф. Талызина Изд.-во МГУ. М., 1976.-343 с.
11. Шардаков М.Н. Мысление школьника. / М.Н. Шардаков М.: Учпедгиз, 1953.-185 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ОБОБЩЕНИЙ

В статье представлены сведения о психологические основания теоретических межпредметных обобщений.

В настоящее время в системе высшего педагогического образования наблюдается тенденция к разработке и внедрению высоких технологий обучения, которые опираются на теоретические обобщения научных знаний разных уровней. Проведен ряд педагогических исследований по изучению роли межпредметных связей в повышении качества профессиональной подготовки будущего учителя. Однако, как показывает анализ проблемы межпредметных связей и экспертная оценка состояния преподавания естественнонаучных дисциплин, в педвузе межпредметные связи традиционно продолжают устанавливаться в основном эпизодически, бессистемно. Учебный материал одного предмета используется преподавателем другого предмета, в лучшем случае, только в качестве иллюстративного, прикладного, в виде исторической справки и т.п. Межпредметные связи понимаются в контексте вспомогательного средства при формировании научных понятий изучаемой дисциплины. Такой взгляд на роль межпредметных связей представляется нам очень узким. Он приводит к недооценке их значения в осуществлении теоретических межпредметных обобщений и, как следствие, к игнорированию их роли в формировании целостного теоретического мышления студентов. При таком подходе к обучению студентов их знания и умения будут реализовываться в будущей профессиональной деятельности преимущественно как чисто предметные: биологические, физические, химические, математические и т.д. Учитель же должен уметь средствами своего предмета, опираясь на межпредметные связи, формировать у учащихся целостное знание и мышление не только на основе внутрипредметных, но и межпредметных обобщений.

Ключевые слова: психология, междисциплинарное общение, естественные науки, математика, высшее педагогическое образование, ассоциации, концепции.

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THEORETICAL INTERSUBJECT GENERALIZATIONS

The article provides information on the psychological foundations of theoretical inter subject generalizations.

Currently, in the system of higher pedagogical education, there is a tendency towards the development and implementation of high teaching technologies, which are based on theoretical generalizations of scientific knowledge at different levels. A number of pedagogical studies have been carried out to study the role of inter subject connections in improving the quality of professional training of a future teacher. However, as the analysis of the problem of interdisciplinary connections and the expert assessment of the state of teaching natural science disciplines show, in the pedagogical university, interdisciplinary connections traditionally continue to be established mainly episodically, unsystematically. The teaching material of one subject is used by the teacher of another subject, at best, only as illustrative, applied, in the form of a historical reference, etc. Interdisciplinary connections are understood in the context of an auxiliary tool in the formation of scientific concepts of the studied discipline. This view of the role of interdisciplinary connections seems to us very narrow. It leads to underestimation of their importance in the implementation of theoretical interdisciplinary generalizations and, as a consequence, to ignoring their role in the formation of the holistic theoretical thinking of students. With such an approach to teaching students, their knowledge and skills will be implemented in future professional activities mainly

as purely subject-related ones: biological, physical, chemical, mathematical, etc. The teacher, on the other hand, should be able to use the means of his subject, relying on interdisciplinary connections, to form students' holistic knowledge and thinking not only on the basis of intra-subject, but also inter-subject generalizations.

Key words: psychology, interdisciplinary communication, natural sciences, mathematics, higher pedagogical education, associations, concepts.

Сведение об авторе:

Баротзода Камолиддин Ашур – доцент кафедры общая биология и методика преподавание биологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, тел.: (+992) 934050446.

About the autor:

Barotzoda Kamoliddin Ashur - Associate Professor of the Department of General Biology and Teaching Methodology Biologists of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, tel.: (+992) 934050446.

УДК – 378 (2 точ)
А – 90

ВОСИТАҲОИ МУОСИРИ БАҲОДИҲИ ДОНИШ ДОНИШҶӮЁН ОМИЛИ БАЛАНҴ БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ

Маҷидов Ҳ.

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

Ағизов С.Ҳ.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нахустин марҳилаи ташаккуёбии истиқлолияти миллӣ ба рушди соҳаи илму маориф ва нерӯҳои ақлонии мамлакат аҳамияти аввалиндарача зоҳир менамояд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли илму маориф ва қувваҳои солими зеҳниро хазинаи тиллоии мамлакат номида, дар ҳама кору пайкор, ҳолатҳои тақдирсозу душвор, ниятҳои науву таъриҳӣ ва ҳалли муҳимтарин масоили ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ва илмию фарҳангӣ, хулосаҳои илмӣ дониш, таҷриба ва тақлифу пешниҳодоти онҳо самаранок истифода мебарад.

Баҳодиҳӣ ба комёбиҳои таълимии донишҷӯён ҷузъи ҷудонашаванди раванди таҳсилот буда, дар баланд бардоштани сифати таълим саҳми арзанд мегузорад.

Муайян кардани меъёрҳои баҳодиҳӣ ба донишу малака ва маҳорати донишҷӯён аз мақсаду вазифаҳои дар назди мактаби имрӯза гузашташуда бармеояд. Ҳамзамон кори таълиму тарбияро дар робита ба баҳодиҳии донишу малака ва маҳорати донишҷӯён ба низом медарорад.

Инро ба инобат гирифта Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола баҳри беҳтар намудани савияи дониши хонандагон ва донишҷӯён як зумра хуччатҳои лозимиро оиди баланд бардоштани сифати таълим қабул менамояд.

Бо ташаббуси Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри дар сатҳи шаффоф гузаронидани имтиҳониҳои доҳилшавӣ ва санчиши дониши хонандагон тавассути меъёри нави баҳогузорӣ соли 2014 Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил қарда шуд.

Имрӯзҳо дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон шаклҳои зиёди таълим ва меъёрҳои гуногуни баҳодиҳӣ ба дониш, маҳорату малакаи хонандагон мавриди истифода қарор доранд. Тафовути низом ва меъёрҳои баҳогузории кишварҳои аз нигоҳи техникию технологӣ пешрафта дар он аст, ки тавассути ҷори намудани низоми мазкур ин мамлакатҳо дар сифати таҳсилот ба дастовардҳои назаррас ноил гардидаанд.

Тоҷикистон низ узви ҷудонашавадаи ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки аз ин гуна давлатҳо қафо намонад. Таракқиёти босуръати технологияи нави иттилоотӣ, ки имрӯз мушоҳида мегардад, боиси пайдошавии методу усулҳои нави таълим ва технологияи педагогии навро ба монанди таҳсилоти фосилавӣ, китобҳои электронӣ, шаклҳои гуногуни тестгирии компүтерӣ, низомҳои омӯзиши автоматикунонидашуда, энсиклопедияи электронӣ, истифодаи таҳтаҳои электронӣ ва ғайраҳоро ба вучӯд овард.

Низоми нави таълим, низоми кредитии таҳсилоти аврупой ва низоми таҳсилоти фосилавӣ мебошад. Таҳсилоти фосилавӣ имконият медиҳад, ки донишҷӯ барои сайқал додани дониши худ, истифодаи васеи технологияи иттилоотӣ, гирифтани маълумоти дуюм, дастрасии маълумот аз масофаи дур низ таҳсили худро идома диҳад.

Айни замон дар Тоҷикистон қариб ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ баҳри беҳтар намудани савияи дониши донишҷӯён аз намудҳои гуногуни баҳодихӣ ба натиҷаи таълим истифода мебаранд.

Баҳо натиҷаи назорати фаъолияти таълимӣ – идоракунии донишҷӯён аст. Яъне баҳо дар натиҷаи назорат муқаррар кардан, аз тарафи донишҷӯён иҷро намудани вазифаҳои дар наздашон гузашташуда мебошад. Баҳои фаъолияти донишҷӯён дар муҳокимаю мулоҳизаҳои баҳогузорӣ ва ҳулосаҳои омӯзгор ифода мегардад, ки он чӣ дар шакли шифоҳӣ ва чӣ дар шакли хаттӣ ба амал бароварда мешавад [1, с.3].

Баҳогузории мусосир омилест, ки барои аз бар кардани дониш ва бошуурона аз бар кардани донишҳо, зинаи басо муҳим аст. Яъне майлу рағбати донишандузон ҳалқаи аввали занҷирест, ки дар пайдарҳамӣ ва таносуби ҳалқаҳои минбаъдаи он занҷир сурат гирифта, дар хотираи донишандузон нақш бастани донишҳоро оид ба мавзӯъҳои мушаххас ва дар маҷмӯъ, фанни таълимӣ мусоидат менамояд.

Имрӯз зарурияте пеш омадааст, ки роҳу усулҳои замонавии баҳогузории натиҷаи таълимиро истифода намуда, баҳри боз ҳам хубтару беҳтар намудани сатҳи дониши донишҷӯён ҳамеша саъю қӯшиш намоем.

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» шарҳи калимаи «баҳодиҳӣ» чунин маънидод шудааст: «баҳодиҳӣ, баррасии ҷанбаҳои мусбат ва манғии чизе. 2. муайян кардани арзиши чизе, баҳодиҳӣ; баҳодиҳӣ кардан, баҳо додан; дар бораи арзишу аҳамияти чизе изҳори ақида кардан» [4, с.37].

Дар илми педагогикаи мусосир навъҳои гуногуни баҳодиҳӣ маъмул буда, мавриди истифода қарор гирифтаанд. Мағҳуми баҳодиҳӣ дар адабиёти илмӣ-педагогӣ ба таври гуногун шарҳ ёфтааст. Аз ҷумла, дар таҳлили адабиёти соҳавӣ бо чунин мағҳумҳо дучор мешавем: «баҳодиҳии анъанавӣ», «баҳодиҳии алтернативӣ», «баҳодиҳии фаъолият» (Сюзан М. Батлер ва Нэнси Д. МакМунн), «баҳодиҳии ташхисӣ», «баҳодиҳии ташаккулдиҳанда (формативӣ)», «баҳодиҳии ҷамъбастӣ (суммативӣ)» ва гайра [2, с.7].

Ба роҳ мондани баҳодиҳии мусосир ба дониш, малака ва маҳорати донишҷӯён дар марҳилаи ҳозира ба маврид ва манғиатовар аст. Вале ин шакли баҳодиҳиро бояд бо дарназардошти имконияти умум ба роҳ монд. Ҷунон ки маълум аст, яке аз мақсадҳои асосии истифода ва тадбиқи чунин шакли баҳодиҳӣ таъмин ва кафолати сифати таҳсил мебошад.

Низоми кредитии таҳсилот имконият медиҳад, ки сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ дар сатҳи зарурӣ бардошта шавад ва мутахассисони замонавии ҷавобгӯи стандартҳои давлатию байналмилалиро тайёр намоем.

Дар низоми кредитии таҳсилот ва низоми таҳсилоти фосилавӣ барои баҳодиҳии сатҳи дониши донишҷӯён аз системаи 100 хола истифода бурда мешавад [1, с.47].

Дар ин низомҳои таълим бо системаи баҳодиҳии 100 хола ба тамоми фаъолияти донишҷӯён баҳогузорӣ карда мешавад. Дар ин шакли таълим асосан сарбории донишҷӯён ба кори мустакилонаи онҳо мувоғиқ меояд [2, с.53].

Ҳангоми баҳодиҳии дониши донишҷӯён ба иҷроиши корҳои мустакилонаи онҳо ҳолҳои зиёдтар гузашта мешавад, то ки онҳо ба иҷроиши корҳои мустакилона дикқати асосиро равона созанд. Дар ин низомҳои таълим бояд бо ҳар роҳу усул иҷроиши корҳои мустакилонаро барои донишҷӯён дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монем, то ки онҳо аз ӯҳдаи мустакилона аз худ намудани донишҳои зарурӣ баромада тавонанд.

Дараҷаи азхудкунии маводҳои таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён ба иҷроиши корҳои мустакилонаи онҳо вобастагии зич дорад. Иҷроиши корҳои мустакилона сатҳи дониши донишҷӯёнро баланд мебардорад. Бинобар ин, сифати дарҳои «Кори мустакилонаи донишҷӯён» (КМРУ)-ро таҳти роҳбарии устод дар сатҳи баланди илмию методӣ гузаронидан зарур аст.

КМРУ-ро ба тарзи зерин гузаронидан самараи хуб медиҳад. Дар ин машғулиятҳо донишҷӯён ба иҷрои корҳои мустакилона машғул мешаванд. Ба сифати кори мустакилона аз фанни таълимӣ ба донишҷӯён супориш дода мешавад, ки доир ба мавзӯъҳои кори мустакилонае, ки дар силлабус нишон дода шудааст, реферату конспект навишта, доир ба мавзӯъҳои дар машғулиятҳои назариявӣ гузашташуда аз китоби саволномаҳои тестӣ, саволномаҳои тестиро бо ҷавоби дурусташон дарҷ намоянд.

Дар ин машғулията донишчүён кори мустақилонаро ичро намуда, саволҳо ва масъалаҳои нофаҳмояшонро бо саволу чавоб бо устод ҳаллу фасл менамояд ва бо навбат рефератҳо, конспектҳо ва саволҳои тестии омӯхтаашонро ба устод барои бақайдигирӣ нишон медиҳанд.

Донишчүён доир ба мавзӯи реферати навишкашон маърӯза менамоянд.

Ҳамин тавр, ҳангоми ичрои корҳои мустақилона дар донишчүён малакаи маърӯза кардан, ичроиши корҳои мустақилона, хаттӣ баён намудани фикри худ пайдо мегардад. Баъзе аз донишчүён доир ба реферати навишкашон дар конференсияҳои илмии донишчүён маърӯза менамоянд.

Саволҳои тестиро бо чавобҳои дурусташон ба дафтарашон навишта, донишчүён мавзӯҳои маводи таълимиро азҳуд менамоянд. Ин усули кор сатҳи дониши донишчүёнро хеле баланд мебардорад, дарачаи азҳудкуни онҳоро зиёд мегардонад ва малакаи мустақилона аз бар намудани донишро дар онҳо пайдо мегардонад.

Таҷрибаи татбики ин усули корбарӣ дар гурӯҳҳои таълими Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии Кӯлоб нишон дод, ки гурӯҳи донишчүёне, ки супоришҳоро саривақт бо сифати баланд ичро мемамоянд, дарачаи азҳудкуниашон хеле баланд гардида 90-95% - ро ташкил дод.

Бинобар ин, барои дар сатҳи зарурӣ баланд бардоштани дарачаи азҳудкуни донишчүён, талаботро нисбати ичрои корҳои мустақилона ва ичрои супоришҳо зиёд намудан зарур аст. Барои баланд бардоштани сифати таълим, тарзу усулҳои баҳодиҳӣ ба дониши донишчүён саҳми арзанда дорад, инчунин ба сифати тайёр кардани мутахассисон таъсири мусбат мерасонад.

Бинобар ин, ҳарчи бештар барои баҳодиҳии дониши донишчүён аз усулҳои мусоир истифода бурдан зарур аст.

Усули замонавии баҳодиҳии дониши донишчүён ин усули тестӣ ба шумор меравад.

Тест – пурсишнома аз системаи муҳокима ё саволҳои пешакӣ фикркардашуда, бодиқкат коркардашуда ва аз нигоҳи эътиимонкию боваринокӣ санцидашудаест, ки аз рӯи чавоб ба онҳо доир ба хусусиятҳои психологии озмудашаванда хулосаҳо баровардан мумкин аст.

Тестҳо яке аз шаклҳои назорат ва баҳодиҳии дониш, малака ва маҳорати донишчүён мебошанд, ки метавонанд дар якҷоягӣ бо дигар шаклҳо ва усулҳои назорат ва баҳогузорӣ истифода шаванд.

Тесткунӣ усули одилона аст, он ҳамаи донишчүёнро дар раванди назорат ва ҳам дар раванди баҳодиҳӣ дар сатҳи баробар қарор дода, амалан субъективии муаллимро аз байн мебарад. Мувофиқи маълумоти Ассотсиатсияи англисии NEAB, ки бо сертификатсияи ниҳоии донишчүён дар Бритониё машғул аст, тесткунӣ метавонад шумораи муроҷиатҳоро (апелляция) беш аз се маротиба коҳиҳ дихад [3, с.5].

Бо усули тестӣ баҳо додан ба дониши донишчүён вакти хело камро талаб меқунад. Имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз усули тестии баҳодиҳӣ ба дониши донишчүён бо татбики компьютерҳо истифода мебаранд ва ин тарзи баҳодиҳӣ ба дониши донишчүён вакти санчишро хело кутоҳ мегардонад ва култай мебошад.

Қайд кардан лозим аст, ки усули баҳодиҳии тестӣ ба дониш, маҳорат ва малакаи донишчүён аз фанҳои даққиқу табиатшиносӣ ва риёзӣ нисбат ба фанҳои дигар мушкилиро эҷод менамояд. Бояд ин мушкилиро барои баҳодиҳии дониши донишчүён бо усули тестӣ бо татбики компьютер барҳам дода, тарзи баҳодиҳии дониши донишчүёнро дуруст бароҳ монем ва сатҳи дониши донишчүёнро дар сатҳи зарурӣ баланд бардорем.

Мо бояд тарзу усули бехтарини баҳодиҳии дониши донишчүёнро аз фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дарёфт намоем, то ки дар «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» саҳми арзанда гузорем.

АДАБИЁТ

1. Амоншвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. / Ш.А. Амоншвили - Москва, 1984
2. Арзёбӣ – асоси пешрафт. Дастури методӣ барои муаллимони забон ва адабиёти тоҷик. Душанбе, 2010с.
3. Левин В. А. Экспертиза школьной образовательной среды. / В.А. Левин - М., 2000.
4. Мачидов Ҳ., Ҳусейнов Б.А., Ҳудойдодов М., Мирзоев Р.Р. Кори мустақилонаи донишчүён. Душанбе, Эр-граф, 2009 - 70с.
5. Назарзода С. «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» / иборат аз 2 ҷилд // С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М.Ҳ.Султон – Душанбе, -2008
6. Сангинов Н.С. Кредитная система образования, / Н.С. Сангинов, Н.С. Салимов Н.С. «Ирфон», Душанбе, 2005, 200с.

7. Сергеева В.П. Современные средства оценивания результатов обучения. / В.П.Сергеева, Ф.В. Каскулова, И.С. Еринченко - М.,-2006.
8. Поташника М. Управление качеством образования / под редакцией М. Поташника— М., 2000.
9. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе. / Т.И. Шамова, С. Белова, И.В. Ильина, Е.Н. Подчалимова, А.Н. Худин М., - 2007.
10. Шишов С. Е., Мониторинг качества образования в школе. / С.Е. Шишов, В.А. Кальней - М., 1998.
11. Сангинов Н.С. Кредитная система образования, / Н.С. Сангинов, Н.С. Салимов - Душанбе, «Ирфон», 2005-200c.
12. Сергеева В.П., Современные средства оценивания результатов обучения. / В.П. Сергеева, Ф.В. Каскулова, И.С. Еринченко. М., - 2006.
13. Система оценивания планируемых результатов с учетом требований ФГОС. Начальная школа. Комплексно-целевые программы: моногр.– Учитель: М., 2015. - 863 с.
14. Стрюков Т.А. "Стандартизация уровня подготовки и оценивания знаний учащихся" // Т.А. Стрюков Педагогика №6 1995. - С.12-18.
15. Трофимова А.Н. Система оценивания планируемых результатов с учетом требований ФГОС. Начальная школа. / Комплексно-целевые программы. ФГОС / А.Н. Трофимова. - Учитель, М., 2015. – 114 с.
16. Управление качеством образования / под редакцией М. Поташника. — М. - 2000.
17. Шамова Т.И. Современные средства оценивания результатов обучения в школе. / Т.И. Шамова, С. Белова, И.В. Ильина, Е.Н. Подчалимова, А.Н. Худин М., - 2007.
18. Шишов С. Е. Мониторинг качества образования в школе. / С.Е. Шишов, Кальней В.А. М., -1998.

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

В статье авторы рассказывают о современных средстах оценки знания студентов-бакалавров. Внедрение современных средств оценки знания, умения, и навыки студентов на современном этапе является эффективным. Но следует применять форму оценивания с учетом определенных возможностей и условий. Как известно, одним из основных целей применения и осуществления такого оценивания является обеспечение и качества обучения. Показано, что современные средства оценивания знаний студентов является фактором повышения качества обучения и качество подготовки студентов в кредитной европейской системы обучения. Современные формы оценивания считаются важной ступени фактора сознательного освоения знаний у студентов. То есть, желание студентов является первым звеном в цепочке, которое занимает место в последовательности и соотношении последующих звеньев в этой цепочке и помогает запечатлеть в памяти студентов знания по конкретным темам и предмету в целом. Было отмечено, что тестовая методика оценки знаний, навыков и умений студентов по точным наукам и математике создает большие трудностей, чем по другим дисциплинам. Отмечено, что форма тестового оценивания знания, умения и навыки студентов по естественным, точным и математическим дисциплинам создает большие трудностей, чем по другим предметам. Также в статье авторы отметили, что на должном уровне оценивание знаний студентов по естественным, точным и математическим дисциплинам с применением современных средств оценивания эффективно повлияет на уровень освоения, повышении качества обучения и подготовки студентов – будущих специалистов.

Ключевые слова: современные средства оценивания, качества обучения, европейская кредитная система обучения, высшие профессиональные учебные заведения, естественные, точные и математические, тестовая проверка, компьютер, повышение уровень знания, повышение качества обучения и подготовки студентов-бакалавров и магистров.

THE MEANS OF THE MODERN ASSESSING OF STUDENTS KNOWLEDGE TO AND TO IMPROVING OF THE QUALITY EDUCATION IN THE FACTOR

In the article, the authors talks about modern means of assessing the knowledge of bachelor students. The introduction of modern means of assessing knowledge, skills, and tolks of the students at the present stage is effective. But the assessment form should be applied taking into account certain opportunities and conditions. As you know, one of the main goals of the application and implementation of such an assessment is the provision and quality of education. It is shown that modern means of assessing students' knowledge is a factor to improving the quality of education and the quality of training students in the credit European education system.

Modern forms of assessment are considered an important step in the factor of conscious mastering of knowledge among students. That is, the desire of students is the first link in the chain, which takes place in the sequence and ratio of subsequent links in this chain and helps to imprint in the memory of students knowledge on specific topics and the subject as a whole. It was noted that the test methodology for

assessing the knowledge, skills and abilities of students in exact sciences and mathematics creates more difficulties than in other disciplines. It is noted that the form of test assessment of knowledge, skills and abilities of students in natural, exact and mathematical disciplines creates more difficulties than in other subjects. Also in the article, the authors noted that at the proper level, the assessment of students' knowledge in natural, exact and mathematical disciplines using modern assessment tools will effectively affect the level of development, improve the quality of education and training of students - future specialists

Key words: modern assessment tools, quality of education, European credit system of education, higher professional educational institutions, natural, exact and mathematical, test check, computer, increasing the level of knowledge, improving the quality of education and training of bachelor and master students.

Сведения об авторах:

Маджидов Хамид – профессор кафедры высшей математики и естественных дисциплин Таджикского государственного университета коммерции. Телефон (+992) 904594041

Афизов Сухроб Хурсандович – соискатель кафедры компьютерных наук Кулабского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Тел: (+992) 918532101.

About the authors:

Majidov Hamid – Professor of the Department of Higher Mathematics and Natural Disciplines of the Tajik State University of Commerce. Tel: (+992) 904594041.

Afizov Sukhrob Khursandovich – applicant for the Department of Computer Science of the Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. Tel: (+992) 918532101.

ТАРБИЯИ ИЧТИМОЙ ВА МУТОБИҚШАВИИ ИНСОН БА ҲАЁТИ ИЧТИМОЙ

Наимов З., Шарипова С.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Мағҳуми иҷтимоъ (иҷтимоӣ) аз вожаи лотинии (socialis-чамъиятӣ)бо маъни чамъиятӣ, ки бо ҳаёт ва муносабати одамон дар ҷомеа алоқаманд аст, мебошад. Аз рӯи моҳияти худ **тарбияи иҷтимоӣ**- ин фаъолияти мақсадноки тарбиявие ҳаст, ки ба фаъолияти зиндагии одамон дар ҷомеа саҳт алоқаманд аст. Ба **тарбияи иҷтимоӣ** бояд аз мавқеи ҷомеа (давлат), институтҳои иҷтимоӣ (оила, муассисаҳои таълимӣ, муассиса ва ташкилотҳои иҷтимоӣ) ва омилҳои иҷтимоии худи инсон назар андоҳт.

Мазмун ва мундариҷаи **тарбияи иҷтимоӣ** дар он зоҳир мегардад, ки инсон барои зиндагӣ ва ба хотири зиндагӣ ба дунё омада, зиндагӣ мебинад. Зиндагӣ «маҷмӯаи бешу камист». Дар дунё ҷойе вуҷуд надорад, ки барои инсон ҳамаи шароитҳо мухайё бошанд. Инсон бо зӯри ақлу дониш ва дасту бозӯи худ барои худ зиндагӣ меорояд. Ин маъни бартарӣ ҷӯстан аз дигар маҳлуқот набуда, балки оддитарин таалоботи ҳаёти инсон аст. Инсон дар бисёр маврид маҷбур аст ба шароитҳои мухити ноошно мутобиқ шавад. Барои ин мо насли қалонсол барои инкишоғ додани қобилиятҳои зеҳни насли наврас бояд кӯшиш намуда, онҳоро барои ҳаёт дар ҷомеа тайёр намоем.

Масъалаи **тарбияи иҷтимоӣ** аз мавқеи давлат ва ҷомеа барои ташаккули **шаҳрванд** равона мешавад. Ҳама гуна давлат дар марҳилаҳои муҳталифи инкишоғи худ бо мақсаду бе мақсад тарбияи иҷтимоиро мувоғики ниёзҳои сиёсии худ ба роҳ мемонад (*аммо ҷомеаро ҳудои равони худро баъзан тағиъир медиҳад*). Дар марҳилаҳои муҳталиф *ҷараёнҳои фалсафӣ ва педагогии* вуҷуд доштанд, ки файласуфону педагогҳо нуқтаи назари худро оид ба **тарбияи иҷтимоӣ** баён доштаанд. Ин баёниҳо оҳиста-оҳиста ба асосҳои назариявии *педагогикаи иҷтимоӣ* ворид шуда, инкишоғи худро дар аввали асри XX ҳамчун назарияи **тарбияи иҷтимоӣ** пайдо намуданд. Барои равshan гардиданӣ **мазмун ва мундариҷаи тарбияи иҷтимоӣ** чунин муносабатҳоро раво мебинанд:

1. *Тарбияи шаҳрванд* (грајсдинин), ҳоси ҳама гуна ҷомеаҳо буда, **дар зери таъсири назорати давлат** ба роҳ монда мешавад. Мазмун ва мудариҷаи ин намуди тарбияро давлат муайян карда, татбиқи онро зери назар мегирад. Зери таъсири **тарбияи шаҳрвандӣ шаҳсиятҳо** бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва мавқеи устувори ба роҳмонии вай инкишоғ мёбанд (намояндаи нахустинаш, Афлотун-(Платон) буд);

2. Тарбияи чамъиятӣ - тарбияи одам барои чомеаи дилҳоҳ (Зенковский, Иорданский ва диг.) Ин намуди тарбияро *тарбияи чамъиятӣ*- давлатӣ низ номидан мумкин аст.

Давлат (чомеа) муайянкунандай талабот ба ташаккули шахсияти насли наврас барои ҳалли вазифаҳои иҷтимоии тарбия ба ҳисоб меравад. Аммо тарбиядиҳандай асил дар он, *институтҳои иҷтимоӣ* ва худи *инсон* буда, ҳалли вазифаҳои иҷтимоии ташаккули шахсият ба онҳо вобаста аст. *Институтҳои иҷтимоӣ* ҳалли вазифаҳои тарбияи иҷтимоии умумӣ (давлатӣ) *маҳсус ва маҳсус ташиклишударо* ба ўҳда доранд.


Вобаста аз мавқеи институтҳои иҷтимоӣ *тарбияи иҷтимоиро* бо чунин муносибатҳо ба роҳ мемонанд:

- *Расман вазифадор кардани тарбия (бо талаботҳои давлатӣ);*
- *Бо шартҳо ва талаботҳои иҷтимоӣ;*
- *Тарбияи иҷтимоии маҳсус (аз рӯи идеали маҳсус);*
- *Фаъолияти иҷтимоӣ-тарбиявии роҳномоишуда.*

Ҳар қадаре, ки мо бо роҳу равиши тарбияи иҷтимоӣ шинос гардем, ҳамон қадар ба мо равшан мегардад, ки дар ҳолатҳои муҳталиф *мақсад ва роҳҳои расидан* ба он дар тарбияи иҷтимоӣ тағйир меҳурad.

Гуфтаҳои боло баёнгари вучуд доштани намудҳои муҳталифи тарбияи иҷтимоӣ шуда метавонанд. Ба тарзи дигар *тарбияи иҷтимоӣ* маҷмӯи «комплекс» роҳҳои фаъолияти тарбиявиро вобаста ба он ки, кӣ онҳоро муайян мекунад ва кӣ ба иҷро мерасонад дар худ таҷассум мекунад(нигаред ба нақшай №1).

Тарбияи иҷтимоӣ



Ҳамин тарик тарбияи иҷтимоӣ аз рӯи омилҳои ташкилӣ, роҳҳо, мазмун ва натиҷа мутобиқи намуди ташаккули шахсият ҳамчун натиҷаи тарбияи иҷтимоӣ қаламдод карда мешавад.

Инкишофи иҷтимоии инсон аз бисёр ҷиҳат ба ҳолатҳои фаъоли ҳудифшиокуни ў вобаста мебошад. Ҳудифшиокунӣ бештар ба он вобаста аст, ки инсон дар чомеа ва муҳит то қадом дараҷа **мутобиқ** шудааст ва ё ин, ки баракс. Инсон агар ҳарҷӣ бештар худро дар иҷтимоӣ роҳат эҳсос кунад, ҳамон қадар барои ҳудифшиосозӣ ва инкишофи иҷтимоӣ тайёр аст.

Мафҳуми «**мутобиқшавӣ**» аз вожаи лотинии *adaptatio* – мутобиқшавӣ, мувофиқшавӣ арзи вучуд кардааст. Зери ин мафҳум мутобиқшавии организми инсон ва шахсияти ў ба шароитҳои


мухит фаҳмида мешавад. **Мутобиқшавӣ** барои химоя ва танзими фаъолияти системаи узвҳои организм ва ташкили фаъолияти рӯҳии фард ба тағири шароитҳо дар зиндагӣ равона шудааст. *Масъалаҳои мутобиқшавӣ–мувоғиқшавии инсонро ба шароитҳои муҳити иҷтимоӣ (муҳити зиндагӣ) илме бо номи педагогикии иҷтимоӣ меомӯзад.*

Мутобиқшавии иҷтимоӣ шароити аз ҳама заруртари барои таъмини иҷтимоишавии инсон мебошад. Ин ба инсон на фақат *имконияти худифиосозӣ, ташкили муносабат, фаъолият, фарди фаъоли ҷараёнҳои иҷтимоӣ* буданро медиҳад, балки инсон ба воситаи вай мукаммалишавии табиии иҷтимоии худро таъмин месозад.

Мутобиқшавӣ шакл ва намудҳои муҳталифро соҳиб аст:

1. *Мутобиқшавӣ ҳамчун ҷараён;*
2. *Мутобиқшавӣ–худифиосозӣ;*
3. *Мутобиқшавӣ ҳамчун натиҷа;*
4. *Ҳолатҳои инфиродии инсон ҳангоми мутобиқшавӣ;*
5. *Таҷрибаи мутобиқшавӣ;*
6. *Ҷиддият;*
7. *Ҳолат;*
8. *Худфаъолӣ.*

Иҷтимоишавӣ ба ҳамаи ин ҷанбаҳо вобаста аст ва ин вобастагиҳо метавонанд инсонро дар зиндагӣ муваффақ созанд ва ё баракс. Ҳолати инсонро ба мутобиқшавӣ дар нақшаи № 2 дида мебароем.



Мутобиқшавӣ барои кӯдак дар шароитҳои муҳталиф (шароити оила, кудакистон, мактаб) аҳамияти хеле калон дорад. Мутобиқшавӣ дар шароити кудакистон ба кӯдак имкон медиҳад, ки худро дар гурӯҳ озод эҳсос намуда, худ ва нерӯҳои нуҳуфтани (потентсиали) худро ифшо созад. Барои кӯдакони ба шароити кудакистон мутобиқгардида фаъолияти тарбиявӣ дар гурӯҳ хеле аҳамиятнок аст. Дар кудакистон ҷараён ва натиҷаи инкишифи иҷтимоии кӯдак аз бисёр ҷиҳат ба барнома ва фаъолияти тарбиявии тарбиядиҳандагон вобаста аст. Дар мактаб (чи миёна ва чи олий) мутобиқшавӣ ба кӯдакон ва наврасон имконият медиҳад, ки ба шароитҳои таълимии мактаб ва ё мактаби олий мутобиқ гардида, барномаҳои таълимиро вобаста ба имкониятҳои инфиродиашон бомуваффақ азҳуд намоянд.

Мутобиқшавӣ ҳамчунин дар дигар шароитҳо низ бисёр муҳим аст, ки аз ҳама муҳимашон ҷунун мебошанд:

1. Мутобиқшавии хатмкунандагони мактабҳои миёна ба шароитҳои нави зиндагӣ (*таҳсил дар шароити мактабҳои таҳассусӣ*);
2. Мутобиқшавии хатмкунандагони мактаб-интернатҳо;
3. Мутобиқшавии хатмкунандагони мактабҳои таҳассусӣ ба фаъолияти меҳнатӣ;
4. Мутобиқшавии нафақаҳурон ба шароити дигар (*бекорӣ*);

Ҳар кадоми инҳо мазмун ва мундариҷаи худро дошта барои инсон аҳамияти баланди ҳаётIRO доро мебошанд. Ин то лозим ба ёдоварист, ки солҳои охир дар Тоҷикистони азизи МО бо ҳар гуна «баҳонаҳо» муйсафедони синнашон ба нафақа расидаро новобаста аз ҳоҳиш ва тавониҳои мағзӣ ва ҷисмониашон ба нафақа гусел мекунанд. Мутаасифона бисёри онҳо боз ҳам бо сабабҳои суст шудани имкониятҳои мутобиқшавии чӣ организм ва чӣ имкониятҳои фардӣ (*надоштани фарзанди дастгир ва ё шароити мусоид*) ва фитрӣ ба шароити нави номусоид мутобиқ нагардида зуд аз ҷаҳон реҳлат менамоянд. Инро илми педагогикаи иҷтимоӣ роҳгумзаний «дезадаптасия» номида, аз пахлӯҳои мухталифи илмӣ асоснок мекунад ва барои истифодаи башар қарор медиҳад, вале онҳоро дар зарфияти як мақола ҷой додан гайри имкон аст. Роҳгумзаний (дезадабтация аз ҷашоюнди лотинии de... ё des...) ба маъни пеш аз ҳама нобудшавӣ, фаношавӣ, тамоман нест шудан ва дар баъзе маврид ба маъни сустшавӣ, камшавӣ истифода мешавад. Аммо бо истифода аз вижагиҳои забони тоҷикӣ дар илми педагогикаи иҷтимоӣ «дезадабтасияро» бештар мантиқи роҳгумшавӣ ва ё роҳгумзаний шаҳсият дар зиндагии иҷтимоӣ рост меояд. (*муаллиф*).

Роҳгумшавӣ ва ё роҳгумзаний ба мисли мутобиқшавӣ ҳамчун ҷараён, ифшиошавии шаҳсиятӣ ва натиҷа дидар мешавад.

Роҳгумзаний ҳамчун ҷараён камшавии имкониятҳои мутобиқшавии инсонро дар шароитҳои мухит ифода мекунад. (масалан, дар кӯдакистон, дар синф, дар гурӯҳ).

Роҳгумзаний ҳамчун ифшиошавии шаҳсиятӣ - ҳусусиятҳои зоҳирӣ одами номуваффақ аст, ки иникоси худро бо рафтор, муносибат ва натиҷагарииҳои нодуруст аз шароитҳои мухит пайдо намуда ба зиндагӣ дилсард аст.

Роҳгумзаний ҳамчун натиҷа – ин шаҳодати баҳои муқоисавии ҳолат ва ифшиошавии шаҳсиятии сифатан нави номувоғиқ ба шароитҳои мухит аст, ки бархурди инсони роҳгум вобаста аз рафтор ва муносибатҳои пешинааш нест.

Роҳгумии бачаҳо ва наврасон дар бисёре аз мавридҳо натиҷаҳои ноҳубро аз қабили:

1. *Тагтиҷёбии шаҳсӣ;*
2. *Камишавии инкишиофи ҷисмонӣ;*
3. *Қатъшавии инкишиофи рӯҳӣ;*
4. *Пайдоии имконияти нодурусти фикрронии мағзӣ;*
5. *Нодурустии танзими ҳаракатҳои рӯҳӣ (нервные расстройство);*
6. *Эҳсоси танҳоӣ;*
7. *Нодурустии рафтор бо ҳамсолон ва гайраҳо*

Бо фарорассии роҳгумии инсон дар зиндагӣ ҷараёни дигар бо номи *азнавбарқароршавӣ* шурӯӯ мешавад, ки маъни барқароршавии имкониятҳои мутобиқшавии инсонро зери таъсири ҳаргуна амрӯҳои воқеӣ дорад.

Дар илми педагогикаи иҷтимоӣ мо бо ибораи *фаъолияти азnavbarqarorshavii* вомехурем (реабилитационная деятельность). Ажунун бинем, ки ин чӣ гуна фаъолият аст. *Фаъолияти барқароркуниӣ ё азnavbarqarorshavii* – ин «комплекси» корҳоеро меноманд, ки барои тайёр намудани инсон ба шароитҳои мухити ноошно, барқароршавии имкониятҳои мутобиқшавии ўравона мегарданд.

Мутобиқшавӣ, роҳгумии шаҳсиятӣ, азnavbarqarorshavii мутаалиқ ба ҳамаи гурӯҳҳои одамонанд. Онҳо метавонанд дар ҳолатҳои мухталифи ҳаёт пайдо шуда, барои комёбӣ, нокомӣ ва ё роҳгумии шаҳсиятии инсон «хизмат» намоянд.

Вобаста ба ин устодонро зарур аст, ки аз ҳамаи донишҳои иҷтимоии замона боҳабар буда, бо шогирдон дар мавриди ин ҳолатҳо, ки дар аксар маврид боиси *шикасташавии шаҳсиятҳо* мегарданд баҳс карда, роҳҳои дурустӣ тарбияи мавриди ниёзи он ҳолатҳоро ба кор баранд. *Санъати* тарбиятгар низ дар он зоҳир мегардад, ки тарбиятгирро ҳамсафари худ гардонида, дур аз монеаҳои устодию шогирдӣ – мутобиқи *талаботҳои* илмҳои тарбиявӣ тарбия намуда тавонад.

АДАБИЁТ

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. / Г.С. Абрамова М., 1996.
2. Профессиональная деформация руководителя. М., 1997.
3. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. / М.И. Буянов М., 1998.
4. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. / М.И. Бобнева М., 1978.
5. Беличева С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева М.1993

6. Беличева С.А. Социально-педагогические методы оценки социального развития дезадаптированных подростков // С. А. Беличева Вестник психосоциальной коррекционно- реабилитационной работы. 1995. №1.
7. Громова М. Т. Педагогические основы образования взрослых / М. Т. Громова М.1993
8. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении национальном и международном уровнях // Всемирные федеральные законы об образовании и правах ребенка с комментариями. Р/н-Д., 2002.
9. Лещан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. М., 1990.
10. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности Х. Ремшмидт М.1994
11. Социальное дезадаптация детей и подростков: причины, проявления, преодоление. М. 1995.
12. Школьная дезадаптация: Эмоциональные и стрессовые расстройства у детей и подростков 1995.

СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И АДАПТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В статье раскрыты теоретические основы социального воспитания, адаптация индивида к социальной жизни и дезадаптация человека к новым условия социальной жизни. Также раскрыта сущность понятия социальное воспитание и её значение в социально-общественной жизни. Определена роль и выгода правильного отношения к человеку в новых условиях социальной жизни. Авторы подчеркивают, что к проблемам социальной воспитания надо подходить с позиции государства общество для формирования гражданина с помощью социальных институтов и проблемы социализации самого человека. Также говориться, что источники благополучие государство во многом зависит от общественного воспитания, воспитание человека для данного общества, т.е. воспитания гражданина.

Во второй части статьи адаптация и социализации человека к социальной жизни приведено в схема и научно обоснованно. Авторы на ряду с адаптацией человека к социальной жизни также стремились выявить причины дезадаптация человека к социальной жизни.

Ключевые слова: воспитание, обучение, ребёнок, организация, адаптация, дезадаптация, школа, жизнь, социализация, государство, личность.

SOCIAL EDUCATION AND HUMAN ADAPTATION TO SOCIAL LIFE

The article reveals the theoretical foundations of social education, adaptation of an individual to social life and maladaptation of a person to new conditions of social life. The essence of the concept of social education and its significance in social and public life are also revealed. It is identified the role and benefits of a correct attitude towards a person in the new conditions of social life. The authors emphasize that the problems of social education must be approached from the position of the government (society) for the formation of a citizen with the help of social institutions and the problem of socialization of the person himself. It is also said that the sources of the well-being of the state largely depends on public education, education of a person for a given society, that is, education of a citizen.

In the second part of the article, the adaptation and socialization of a person to social life is presented in a diagram and scientifically justified. Along with the adaptation of a person to social life, the authors also made efforts to identify reasons for maladaptation of a person to social life.

Keywords: education, training, child, organization, adaptation, maladaptation, school, life, socialization, government, personality.

Сведения об авторах:

Наимов Зариф Джомиевич - кандидат педагогических наук, доцент общегенеральной кафедры педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни тел. (992 37) 2270496.

Шарипова Санавбар Сайдуллоевна – делопроизводитель исследовательского института развития образования при Академии образования Республики Таджикистан, тел. (992 37) 2270496.

About the authors:

Naimov Zarif Jomievich - candidate of pedagogical sciences, docent of the University-wide Department of Pedagogy of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni, Tel.: (992 37) 2270496.

Sharipova Sanavbar Saidulloevna - clerk of the Research Institute for Education Development under the Academy of Education of the Republic of Tajikistan, Tel.: (992 37) 2270496.

БА ЗАМОНИ МУОСИР МУВОФИҚ ГАРДОНИДАНИ БАРНОМАҲОИ ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКАИ МАКТАБӢ ВА ҶОРӢ НАМУДАНИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Арабов М.К.

Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон

Яке аз масъалаҳои дидактикаи информатикаи мактабӣ - инкишоф алгоритмии хонандагон ба ҳисоб меравад. Дар замони муосир барои самаранок истифода намудани соатҳои дар ихтиёрдоштаи фанни информатика, бояд барномаи таълими тавре таҳия карда шавад, ки диққати асосӣ ба инкишофи алгоритмӣ ва зеҳни хонандагон равона карда шавад. Маҳз дар мактаби миёна метавон робитаи байнифаниро таъмин намуда, алгоритмҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои математикӣ, физикӣ, химиявӣ ва ғайраро ба хонандагон омӯзонд.


Дар тадқиқотҳои илмии олимони зиёди илми педагогика ба монанди: А.Г. Гейн, В.Н. Исаков, В.В. Исакова, В.Ф. Шолохович (самаранок истифодабарии ғояи барноманависии соҳтаёфта), Я.Н. Заделман, Г.В. Лебедов, Л.Е. Самоволнова (кори доимии мантиқӣ(фикрӣ)), Т.Н. Лебедов (инкишофи зеҳни хонандагон тавассути конструктори бозиҳо), С.В. Илчинко, И.В. Левченко, И.Н. Слинкина (мактаби ибтидой), А.И. Газекина, Л.Г. Лучко (мактаби асосӣ) масъалаи зеҳни алгоритмӣ дар информатика мавриди баҳс қарор дода шудааст.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар назар аст, ки минбаъд информатика аз синфи якум дарс дода шавад. Бинобар ин, дар мақолаи мазкур тарзи дуруст ба синфҳо тақсим намудани информатика, ки метавонад қобилияти зеҳни хонандагонро баланд бардошта, онҳоро дар рӯҳияи эҷодкорӣ ва ҳамқадам бо замона будан тарбия кунад, мавриди баҳс қарор дода шудааст.


Дар замони инкишофи кайҳонии ТИИ ва талаботи замони муосир зарур аст, ки информатика на ҳамчун фанни ҷамъиятӣ, балки ҳамчун фанни дақиқ дарс дода шавад. Ҳоло муҳтасаран масъалаҳо ва барномаҳои гуногуни ба синну сол мувофикро, ки дарс додани онҳо иқдоми саривактист, мавриди баҳс қарор медиҳем. Барои ин шакли ба синфҳо тақсим намудани информатика ва барноманависиро муҳтасаран дида мебароем. Дар ин асос метавон барномаи таълимиро тартиб дод.

Синфи 1. Дар ин синф, ки хонандагон қадами нахустинашонро ба мактаб мегузоранд, бояд фанни информатика тавассути достонҳои ҷолиби кӯтоҳ ва шиносоии хосияти расму тасвири гуногун дарс дода шавад. Ҳоло якчанд мисоли содай ба ин синну сол мувофикро меорем [8-10].


Мисоли 1. Элементҳои ҳар гурӯҳ бо ҳамдигар чӣ умумият доранд?




Мисоли 2. Байрақчаҳои зеринро бо ранги мувофик ранг кунед.



Мисоли 3. Ашёи зиёдатиро хат занед.



Мисоли 4. Бобунахой зеринро то охир тасвир кунед.



Тавре ки диди мешавад, бо ҳал намудани ин қобилияти зеҳни хонанда инкишоф ёфта, оиди чизҳои гуногун маълумот ба даст меорад. Ин таври дарсдиҳӣ завки хонандагонро нисбати ТИИ баланд бардошта, қобилияти дарк ва ба назар гирифтани ҳамаи ҷузъиёти ашёҳо дар онҳо инкишоф медиҳад.

Синфи 2. Дар ин синф низ зарур аст хонандагон ба объектҳои гуногун шинос шуда, хуллосабарориро ёд гиранд. Илова бар ин, бо пайдарпайии ададҳо шинос намудани хонандагон аз манфиат ҳолӣ нест. Ҳоло якчанд мисоли ба ин синну сол мувофиқро меорем [8-10].


Мисоли 1. Ашёҳое, ки аз як ҷисм (материал) тайёр карда шудаанд, тавассути ҳат бо ҳам пайваст кунед.



Мисоли 2. Ашёи мувофиқро тасвир кунед.



Мисоли 3. Элементҳои аз рӯи ягон нишона бо ҳам алоқамандро ҳат кашида, гурӯҳандӣ кунед. Чанд гурӯҳ пайдо мешавад?



Мисоли 4. Номи хонандагонеро нависед, ки:

- Математика ва забони русиро дӯст медоранд.

б) Математика ё русиро дўст медоранд.

Забони русиро дуст медоранд

Алӣ, Валӣ, Самад
Баҳром, Бехрӯз

Мавлон

Математикаро дўст медоранд

Расул
Сафо, Вафо
Наим

Сафар, Камол,
Ҳомид, Шариф
Нозим

Қодир

Мисоли 5. Се аъзои навбатии пайдарпайи адади зеринро нависед.

1 5 9 13 17

Дар ин чо хонанда ба ашёи гуногун шинос шуда, оиди онҳо маълумот ба даст меорад. Илова бар ин, қобилияти зеҳни онҳо бо ҳал намудани ин навъ масъалаҳо инкишоф ёфта, хуносабарориро меомӯзанд.


Синфи 3. Дар ин синф метавон хонандагонро ба мағҳуми «алгоритм» ошно намуда, алгоритмҳои гуногун аз олами воқеиро барои инкишоф додани қобилияти зеҳни онҳо зарур аст, дарс дод. Илова бар ин, дар ин синф омӯзондани клавиатура ва кор бо он тавассути барномаҳои омӯзишии гуногун (тренажерҳо) сари вақт мебошад. Ҳоло ба сифати намуна якчанд алгоритмро (мисолро) аз дунёи воқеии ба ин синну сол мувофиқ меорем [8-10].

Мисоли 1. Бо тартиби дуруст фармонҳои алгоритмро рақамгузорӣ кунед.



- Равон кардани мактуб
- Гузоштани лифофа дар қуттии пушта
- Гирифтани мактуб, лифофа ва тамға
- Ибтидо
- Күшодани кардани тамға
- Баромадан аз хона
- Ширеш кардани лифофа
- Гузоштани мактуб дар лифофа
- Интиҳо
- Гузоштани мактуб
- Навиштани суроға дар лифофа


Мисоли 2. Фармонҳои сарфиназар шударо навишта, барои схемаи алгоритм хатчаҳои равишдор тасвир намуда, дар ҷойҳои мувофиқ қалимаҳои “Ҳа” ва “Не” нависед. Барои фармонҳое, ки якчанд маротиба такрор мешаванд, хатти пайвасткунанда кашед.



Мисоли 3. Аз чӣ соҳта шудааст ва чӣ амалро ичро мекунад? Расми чайникро тасвир намуда, ба саволҳо ҷавоби мувофиқ гардонед.


| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
|  | Чойник | |
| | Аз чй сохта шудааст? | Чй амалро ичро мекунад? |
| | | |
| | | |
| | | |

Мисоли 3. Дар ин алгоритм чй гуна шартҳо метавонанд мавҷуд бошанд?




Синфи 4. Дар ин синф низ алгоритмҳои гуногуни нисбатан душвортар бояд омӯзонда шаванд. Дар ин синну сол хонанда метавонад барномаҳои кор бо клавиатураро омӯхта, усули расмкашӣ (дар Paint) ва таҳриргарҳои матнӣ ба монанди Wordpad ва MS Word ва инчунин MS Power Point-ро аз худ кунад. Барои инкишоф додани қобилияти зеҳни хонанда дар ин синну сол якчанд намунаи мисолҳоро меорем.


Мисоли 1. Алий алгоритмро ичро намуда, аз ҳалқачаҳо ахромро сохт. Чанд маротиба тани алгоритм ичро шуд?



Мисоли 2. Алгоритм барои рассомон тавассути блок-схема ва алгоритмҳои ёрирасон навишта шудааст. Ҷойҳои холигии алгоритмро тавре пур кунед, ки алгоритм бо расм мувофиқат кунад.



Мисоли 3. Хусрав ва Хирсак арчаро ороиш доданд. Хусрав алгоритми “Арча”-ро иҷро намуд. Хирсак бошад, пуфакҳоро дар он гузошт. Хусрав ва Хирсак мувофиқан чи гуна арчаҳоро оро доданд?



Синфи 5. Дар ин синф хонанадагон метавонад аллакай ба барномасозӣ дар муҳитҳои визуалии ба Scratch [14] монанд оғоз намуда, фармонҳои асосии барноманависиро тавассути фармонҳои визуалий аз худ кунанд. Илова бар ин, омӯзондани мағҳумҳои асосии информатика, таърихи мошинҳои электронии ҳисоббарор (МЭҲ) ва асосҳои Windows зарур мебошад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки скретч (англ. Scratch, МФА:skrætʃ) — забони визуалии барномасозӣ барои навомӯzon (кӯдакон) буда, соли 2007 аз ҷониби дастаи хурди барномасозон барои навомӯzon (кӯдакон) дар Институти техникии Массачусетский навишта шудааст. Барномаи мазкурро метавон, ба таври ройгон аз сомонаи расмии он [14] дастрас намуд.

Синфи 6. Дар ин синф метавон ба хонанда барноманависиро дар муҳитҳои визуалии мисли Alice, Game Marker, GreenFoot, Squeak, Karel, PlayScape, Stencyl, MegaKerma, Baltie,

Мата ва ғайра дарс дод. Дар байни ин барномаҳо забони Alice маъмултар буда, барои омӯзиш созгор мебошад. Тавассути он метавон бозихо ва аниматсияҳои гуногуни ба ин синну сол мувофиқ таҳия кард. Илова бар ин, омӯзондани системаҳои ҳисоб, таърихи МЭХ, MS Power Point ва асосҳои Windows низ дар ин сину сол мувофиқ мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки забони Alice [7] – забони визуалӣ барои омӯзиши БОН буда, ба таври ройгон метавон онро аз сомонаи расмиаш [13] ба даст овард. Тавассути забони мазкур метавон бо истифода аз 3D-моделҳо аниматсияҳо ва бозихои компьютерӣ таҳия кард. Забони мазкур солҳои 90-уми асри гузашта дар Дошишгоҳи Вирчин коркард шудааст. Ибтидо барои навиштани забони мазкур аз забони Питон ва сипас аз забони Java истифода шудааст.

Мавриди зикр аст, ки метавон сар карда аз синфи 7 ба хонандагон барноманависиро омӯзонд. Маҳз барноманависӣ [1-5, 11-12] боиси инкишофи зеҳни хонандагон ва ба таври лозимӣ таъмин намудани муносабати байнифанӣ мегардад. Яке аз забонҳои содда ва замонавӣ забони Python [6,15] ба ҳисоб меравад. Тавассути забони мазкур метавон масъалаҳои математикий, физикий, химиявӣ ва ғайраро ҳал намуд. Илова бар ин, забони Python – ро барои омӯзиши зеҳни сунъӣ, тадқиқоти илмӣ, барноманависӣ барои Windows, таҳияи сомонаҳо ва веб-хизматҳо ва ғайра истифода намудан мумкин аст. Умуман, забони Python-ро метавон барои тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа истифода намуд. Забони мазкур ройгон буда, нисбат ба дигар забонҳо содда ва осон мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки омӯзондани якчанд забони барномасозӣ дар мактаби миёна шарт набуда, ҳатто метавонад натиҷаи баръакс дидад. Бинобар ин, дар мактаби миёна омӯzondani як забони барномасозӣ кифоя мебошад. Дар аксари мактабҳои Федератсияи Россия ва давлатҳои пешрафтаи хориҷӣ дар синну соли мактаби забони барноманависии Python омӯzonda мешавад. Ҳарчанд ки қаблан дар МТМУ-и аксари давлатҳои пасошуравӣ забони Паскал забони омӯзишӣ ба ҳисоб мерафт, айни ҳол ҷойи онро забони Python банд намудааст.

Синфи 7. Дар ин синну сол метавон ба хонандагон барноманависиро омӯzonда, алгоритми ҳалли масъалаҳои соддаи типи begin, integer ва boolean-ро омӯzonд. Ба сифати забони барноманависӣ интиҳоби забони python мувофиқ мебошад. Иловатан, омӯzonдани мағҳумҳои асосии информатика, иттилоот, принтерҳо, сканерҳо ва ғайра дар ин синну сол мувофиқ аст.

Синфи 8. Дар ин синну сол метавон барноманависиро давом дода, хонандагонро бо алгоритмҳои шоҳанок ва даврӣ бо мисолу масъалаҳо (типҳои if, for, while ва series) шинос намуд. Илова бар ин, омӯzonдани мағҳумҳои асосии «шабака», «иттилоот» ва ғайра дар ин синну сол лозим аст.

Синфи 9. Дар ин синну сол метавон барноманависиро давом дода, хонандагонро бо пайдарпайи додаҳо, массивҳо, зербарномаҳо, сатру символҳо ва файлҳо бо мисолу масъалаҳо (типҳои series, array, matrix, procedure, string ва file) шинос намуд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки барои хонандагони синфи 9 иловатан омӯzonдани фанни информатика ва технологияҳои иттилоотиву иртиботӣ (ТИИ) бо мисолу масъалаҳо ҳамчун фанни алоҳида зарур мебошад. Дар фанни мазкур бояд мавзӯъҳои монанд ба: микдори параметрҳои объектҳои иттилоотӣ, кодиронӣ ва декодиронии иттилоот, ҳаққонияти мулоҳизаҳо, таҳлили моделҳои содаи объектҳо, алгоритм барои иҷроқунандаҳои мушахҳас бо микдори қайдкардашудаи фармонҳо, алгоритмҳои формалии иҷроқунандаҳо, принсипҳои суроғагузорӣ дар интернет, принсипҳои ҷустуҷӯи иттилоот дар интернет, таҳлили иттилооти ба шакли схема додашуда, навишти ададҳо дар системаи ҳисобҳои гуногун, ҷустуҷӯи иттилоот дар файлҳо ва каталогҳо, муайянкунии андозаи файл, соҳтани презентатсияҳо, коркарди массивҳои ва матритсаҳо, алгоритмҳои кӯтоҳ дар муҳити иҷроғаркунандаҳои формалӣ, ҷадвалҳои электронӣ (MS Excel) ва пойгоҳи додаҳо (MS Access) ва ғайра бо мисолу масъалаҳо дарс дода шаванд. Дар ин ҷо бояд диққати асосӣ барои ҳал намудани масъалаҳои гуногун равона карда шавад, зоро назария метавонад пас аз як муддати кӯтоҳ бе амалия аз байн равад. Барои намуна якчанд мисолҳои ТИИ-ро меорем.


Мисоли 1. Дар як системаи кодгузории Unicode ҳар як рамз (символ) 16 бит кодгузорӣ карда мешавад. Бо назардошти ин муайян кунед, ки матни зерин аз чанд байт иборат мебошад?

Ман барноманависиро дӯст медорам ва меҳоҳам барномасоз шавам.

Мисоли 2. Микдори ададҳои бутуни x , ки барои онҳо нобаробарии зерин иҷро мегардад, муайян карда шаванд.

$$2A_{16} < x < 61_8$$

Мисоли 3. Дар расми зерин схемаи роҳҳои байни шаҳрҳои А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ва К оварда шудааст. Тавассути ҳар як роҳ танҳо бо самти нишондодашуда (стрелка) ҳаракат кардан мумкин аст. Чанд роҳи байни шаҳрҳои А ва К, ки тавассути шаҳри В мегузаранд мавҷуд аст?



Мисоли 4. Дар забони дарҳостҳои серверӣ ба сифати ишораҳои амали мантиқии “ё” ва “ва” мувофиқан рамзҳои «|» ва «&» истифода бурда мешаванд. Дар ҷадвали зерин дарҳост ва микдори саҳифаҳои ба он вобаста дар интернет оварда шудааст

| Дарҳост | Микдори саҳифаҳои ёфташуда (ҳазор) |
|-------------|------------------------------------|
| Мурғобӣ&Мӯш | 130 |
| Мурғобӣ Мӯш | 260 |
| Мӯш | 180 |

Тавассути дарҳости “Мурғобӣ” чи қадар саҳифаро ёфтани мумкин аст. Бо назардошти он ки ҳамаи дарҳостҳо дар як вақт иҷро мешаванд

Мисоли 5. Чунин адади калонтарини x –и ба 7 қаратиро ёбед, ки барои он мулоҳизаи зерин ҳақ аст.

$$(x < 112) \text{ ва } \text{НЕ} (x \text{ ҷуфт}).$$

Мисоли 6. Иҷроқунандай Алфа дорои се фармон, ки рақамгузорӣ карда шудаанд, мебошад.

- 1) Илова кардани b ;
- 2) Бо 3 зарб кардан;
- 3) Ба 2 зарб кардан.

Дар ин ҷо b – адади номаълум.

Барнома барои иҷроқунандай Алфа пайдарпайии фармонҳо мебошад. Маълум аст, ки барномаи 2113121 адади 3 –ро ба 136 табдил медиҳад. Адади b -ро ёбед?

Ҳангоми дар ин сатҳ аз худ кардани барномаи таълимии информатика ва ТИИ ва инчунин барномасозӣ хонанда метавонад мустақилона дилҳоҳ технологияро аз худ карда, аз технологияҳои мусосир дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт истифода намояд.

Синфи 10. Дар ин синну сол метавон барноманависиро давом дода, хонандагонро амиқтар ба барноманависӣ, ҳусусан, ба воситаҳои визуалӣ шинос намуд. Омӯзондани рекурсияҳо, таҳлили ифодаҳо ва ғайра низ сари вақт мебошад. Иловатан, омӯзондани ҷадвалҳои электронӣ (MS Excel), пойгоҳи додаҳо (MS Access) ва асосҳои Web-барномасозӣ тавассути конструкторҳо дар ин синну сол лозим аст.

Синфи 11. Дар ин синну сол метавон барноманависиро давом дода, хонандагонро Web-барномасозӣ дар асоси шаблонҳои тайёр ба монанди WordPress ё Joomla омӯзонд. Илова бар ин, вобаста аз вақт ва хоҳиши хонандагон метавон дигар воситаҳои коркарди Web-барномаҳоро дар асоси забони Python низ омӯзонд.

Қайд кардан бамаврид аст, ки барои хонандагони синфҳои 10-11 низ иловатан омӯзондани фанни информатика ва ТИИ бо мисолу масъалаҳо ҳамчун фанни алоҳида зарур мебошад. Дар фанни мазкур бояд мавзӯъҳои монанд ба: системаҳои ҳисоб, ҷадвалҳои ҳаққоният ва схемаҳои мантиқӣ, тасвири иттилоот, файлҳои системавӣ, пойгоҳи додаҳо, кодиронӣ ва декодиронии иттилоот, алгоритмҳо барои иҷроунандаҳои формалӣ, диаграммаҳо ва графикҳо дар ҷадвалҳои электронӣ, нигоҳдорӣ ва равон кардани иттилоот, миқдори иттилоот, принсипҳои таҳияи шабакаҳои компютерӣ, миқдори иттилооти пайғомҳо, график, ҷустуҷӯи роҳи кӯтоҳтарин дар график, шабакаҳои ҷустуҷӯй, ифодаҳои мантиқӣ, стратегияҳои бурд ва гайра бо мисолу масъалаҳо дарс дода шаванд. Дар ин ҷо низ бояд дикқати асосӣ барои ҳал намудани масъалаҳои гуногун равона карда шавад. Ҳоло барои намуна якчанд мисолҳои информатика ва ТИИ-ро меорим.

Мисоли 1. Барои нигоҳ доштани расми андозааш ба 160 x 160 пиксел баробар бо назардошти он ки расм метавонад 256 намуди рангҳоро истифода барад, чӣ қадар миқдори минималии ҳофиза (бо КБ) лозим аст?

Мисоли 2. Барои алифбои лотинии иборат аз панҷ ҳарф, ки дар системаи ҳисоби дӯй дода шуда (баъзе ҳарфҳо ду бит ва баъзе дигарашон 3 бит), қадом набори ҳарфҳоро дар сатри 1100000100110 рамзгузорӣ кардан мумкин аст?

| A | b | c | D | e |
|-----|-----|---|-----|---|
| 000 | 110 | 1 | 001 | 0 |

Мисоли 3. Дар ҷои ҳодиса чор порчаи қоғаз пайдо карда шуд. Мутахассисон муайян намуданд, ки онҳо IP – суроғаро ифода мекунанд. Криминалистҳо ин қисмҳоро тавассути ҳарфҳои А, Б, В ва Г ишора карданд. IP-суроғаро барқарор кунед. Дар ҷадвали зерин иттилооти ёфташуда оварда шудаанд.

| | | | |
|-------|-----|----|------|
| 2.222 | .32 | 22 | 2.22 |
| А | Б | В | Г |

Мисоли 4. Дар сервери school.edu файли rating.net ҷоигир аст, ки бо он тавассути протоколи http метавон дастрас шуд. Фрагментҳои суроғаи файлӣ мазкур тавассути ҳарфҳои a, B, c... g рақамгузорӣ шудаанд. Пайдарпайии ин ҳарфҳоро ки суроғаи дурустӣ файлро дар интернет ифода мекунанд, нависед.

| | |
|---|--------|
| a | .edu |
| b | School |
| c | .net |
| d | / |
| e | Rating |
| f | http |
| g | ::/ |

Мисоли 5. Дар терминалӣ TCP/IP ниқоби шабака адади дӯй номида мешавад, ки ҳар қадом қисми IP-суроға ба суроғаи шабака ва қадом қисмаш ба суроғаи гирех (узел) дар ин шабака ҷоигиршударо ифода мекунад. Суроғаи шабака дар натиҷаи амалисозии амали конъюнксиияи суроғаи дода шуда бо ниқоби он ҳосил карда мешавад.

Бо дода шудани IP- суроға гирехи шабака ва ниқоб суроғаи шабакаро муайян кунед.

IP-суроға 145.92.137.88 Никоб: 255.255.240.0

Ҳангоми навиштани ҷавоб аз ҷадвали зерин чор элемети IP-суроғаро гирифта, онҳоро бо тартиби мувофиқ тавассути ҳарфҳо нависед.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 0 | 145 | 255 | 137 | 128 | 240 | 88 | 92 |

Мисоли 6. Байни нүктаҳои аҳолинишини A, B, C, D, E, F роҳ соҳта шудааст. Масофаи байни онҳо дар ҷадвали зерин оварда шудааст (катақчаи холӣ роҳ набуданро ифода мекунад).

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | 7 | 3 | | | |
| B | 7 | | 2 | 4 | 1 | |
| C | 3 | 2 | | 7 | 5 | 9 |
| D | | 4 | 7 | | 2 | 3 |
| E | | 1 | 5 | 2 | | 7 |
| F | | | 9 | 3 | 7 | |

Роҳи кӯтоҳтарини байни нүктаҳои A ва F-ро ёбед..

Мисоли 7. Ҳамаи қалимаҳои 4 ҳарфа, ки аз ҳарфҳои П, Р, С, Т иборатанд бо тартиби алифбо навишта шудаанд. Ибтидои руйхат чунин аст:

1. ПППП
 2. ПППР
 3. ПППС
 4. ПППТ
 5. ППРП
-

Қалимаи нахустини бо ҳарфи Р саршаванда дар қадом мавқеъ ҷойгир аст. Рақами тартибии онро муайян кунед.

Мисоли 8. Системаи мӯодилаҳои зерин ҷанд ҳалли имконпазир дорад?

$$\{(x_1 \vee y_1) \rightarrow (x_2 \wedge y_2) = 0$$

$$(x_2 \vee y_2) \rightarrow (x_3 \wedge y_3) = 0$$

...

$$(x_5 \vee y_5) \rightarrow (x_6 \wedge y_6) = 0$$

Ҳамин тариқ, агар дар муассисаҳои миёна ва миёнаи касбӣ бо чунин усул информатика ва ТИИ, инчунин барноманависӣ дарс дода шавад, пас муассисаҳои олӣ низ метавонанд дар навбати худ, мутахассисони ба бозори меҳнат ҷавобгӯ ва ракобатпазирро тарбия кунанд. Бо дарназардоши норасои омӯзгорон, маводи таълимӣ ва воситаҳои техникӣ, шояд, ҳоло дар чунин сатҳ ташкил намудани дарс душвор ба назар расад, вале метавон батадриҷ дар оянда бо чунин усул дарси информатика ва ТИИ-ро дарс дод. Агар дар мактаби миёна хонанда аз олами техника ин қадар маълумотҳоро аз худ карда тавонад, ба боварии комил метавон гуфт, ки дар ҷандсолаи наздик ҳатмкунандагони муассисаҳои олии кишварамон метавонанд дар бозори меҳнати сатҳи ҷаҳонӣ мавқеи худро пайдо намуда, баҳри баланд бардоштани иқтисодиёти кишварамон саҳми худро гузоранд.

АДАБИЁТ

1. Абрамов С.А. Задачи по программированию // С. А. Абрамов, Г. Г. Гнездилова, Е. Н. Капустина, М. И. Селюн. - Наука, М., 1988. — 224 с.
2. Абрамян М.Э. 1000 задач по программированию. Часть 1 /М.Э. Абрамян.- Ростов-на Дону. - 2004. - 154 с.
3. Арабов М.К. Мачмӯи мисол ва масъалаҳо аз барномасозӣ. // М.К. Арабов, М.Ш. Халилова. - Душанбе. ДСРТ, 2018. - 138 с.
4. Арабов М.К. Мачмӯи мисол ва масъалаҳо аз барномасозӣ. Қисми 2 // М.К. Арабов, М.Ш. Халилова, Ф. Пиров. – Душанбе: ДСРТ, 2019. - 154 с.
5. Арабов М.К. Практикум по программированию //М.К. Арабов, Б.М. Замонов. - Душанбе: РТСУ, 2019. - 370 с.

6. Васильев Д.А. Методические особенности изучения языка Python школьниками/Д.А. Васильев//Международный научный журнал «Символ науки». - 2017, №01-1. - С. 170–173.
7. Виртуальные миры Алисы / Электронный ресурс. Режим доступа: [http://621.metallostroy.ru/Alice/studies_2%20.htm]
8. Горячев А.В. Информатика 1 кл.: учеб. для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2 ч. Ч. 1./А.В. Горячев, КИ. Горина, Т.Ю. Волкова. – Изд. 3-е, испр.- М.: Баласс, 2015. – 64 с.
9. Горячев А.В. Информатика 2 кл.: учеб. для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 3 ч. Ч.1./А.В. Горячев, Н.И. Суворова. – Изд. 2-е, испр.- М.: Баласс, 2015. – 86 с.
10. Горячев А.В. Информатика 3 кл.: учеб. для организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 3 ч. Ч.1./А.В. Горячев, К.И. Горина, Н.И. Суворова. – Изд. 3-е, испр.- М.: Баласс, 2015. – 64 с.
11. Дженджер В. О. Место программирования в курсе информатики начальной школы/В.О. Дженджер // Вестник ОГУ. – 2010, №9 (115). – С. 154-159
12. Златопольский Д.М. Я иду на урок информатики: Задачи по программированию. 7-11 классы. Книга для учителя/Д.М. Златопольский. — М.: Первое сентября, 2001. — 208 с.
13. Официальный сайт Alice / Электронный ресурс. Режим доступа: [http://www.alice.org/index.php]
14. Сайт проекта Scratch [Электронный ресурс]. – URL: http://www.scratch.mit.edu (дата обращения: 27.06.2020).
15. Сорокина Н.А. Python как основной язык программирования в средней школе/Н.А. Сорокина // Молодой ученик. – 2019, № 5 (243). - С. 15-16.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ И ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Время, в которое мы живем, - это время науки и техники, особенно информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Поэтому подготовка специалистов, отвечающих потребностям рынка труда в различных сферах жизни общества и знающих о ИКТ, является одним из приоритетов. Без начального (школьного) обучения высшие учебные заведения не могут подготовить современных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Поэтому внедрение современных ИКТ в учебный процесс средних и средних специальных учебных заведений является своевременным шагом. Как известно, в течение нескольких лет в общеобразовательных школах (МТМУ) нашей страны преподаются в основном MS DOS, MS Office, Visual Basic и другие. Изучение этих технологий - это хорошо, но необходимо также повысить мыслительные способности учащихся, потому что освоение любой новой технологии, в первую очередь, помогает мыслительным способностям читателя. Кроме того, на международных соревнованиях проверяются только интеллектуальные способности учащихся. Поэтому предметы, связанные с ИТ, должны преподаваться как точный предмет, с особым акцентом на улучшение интеллектуальных способностей учащихся.

Следует отметить, что в последние годы помимо компьютерных наук программированию преподают в большинстве учреждений развитого старана мира. Метод обучения программированию должен быть инновационным. Тем не менее, компьютерные науки также должны быть в центре внимания. В статье рассматриваются методики обучения программированию и информатике в СОШ с использованием новейших технологий в области информационных технологий.

Ключевые слова. Информатика, программирование, ИКТ, визуальные языки, информация, Python, Алиса, Скрапч.

Сведения об авторе:

Арабов Муллошараф Курбанович - кандидат физико-математических наук, кандидат физико-математических наук, Российско-Таджикский славянский университет, доцент кафедры информатики и информационных систем, адрес: 734025, Республика Таджикистан, Душанбе. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзода, 30. Тел: (+992) 907380099, E-mail: cool.araby@mail.ru

About the author:

Arabov Mollosharaf Kurbanovich - Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Russian-Tajik Slavic University, Associate Professor, Department of Informatics and Information Systems, address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Dushanbe, st. Mirzo Tursunzoda, 30. Phone: (+992) 907380099, E-mail: cool.araby@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СТУДЕНЧЕСКИХ ТАДЖИКСКИХ ГРУППАХ

Сулейманова А.Г., Сулейманова Е.И.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

В настоящее время к современным техническим средствам обучения добавились разнообразные компьютерные программы, которые успешно выполняют функцию дополнительного и вспомогательного материала по развитию русской речи и грамматики на практических и лабораторных занятиях. Таджикские педагоги считают, что студенты 21 века получили широкие возможности для ежедневного пополнения своих научно-практических знаний и умений через общение не только по мобильной связи, но и с помощью сети Интернет-энциклопедии, электронные библиотеки и другие справочные ресурсы. Здесь они имеют возможность найти товарищей по интересам и увлечениям, быть в курсе самых последних событий в мире и всё это происходит с помощью русскоязычной информации. Безусловно, что и педагогам и студенческой молодёжи, необходимы современные приёмы работы с современными достижениями техники. Старшее поколение не всегда довольно информацией получаемой таким путём так как считает её не вполне достоверной и не соответствующей местному менталитету. Существующие образовательные порталы содержат разнообразную противоречивую информацию. Например, студент может в своём реферате дать ссылку на непроверенные научные зарубежные источники или на отечественных псевдоучёных.

Однако, современное обучение, по общему мнению, всё - таки не может обойтись без инновационных и коммуникативных технологий. И одним из доводов в пользу использования непроверенной информации является развитие критического мышления и не стандартного творческого подхода у студентов к изучаемой проблеме лекции. «Использование информационных технологий и технологий мультимедиа в образовании способно радикально изменить существующую систему обучения. Организация учебного процесса может стать более инновационной в том смысле, что будут широко применяться аналитические, практические и экспериментальные принципы обучения, которые позволят ориентировать весь процесс обучения каждого отдельного обучающегося» [2, с.113]. В Республике Таджикистан, русскоязычная информация воспринимается многими гражданами как самая востребованная для развития научных знаний и для прогрессивных изменений в различных отраслях страны.

В процессе бесед со студентами мы выяснили, что им желательно как можно быстрее научиться свободно говорить на русском языке и для этого пытаются приобрести русскоязычных собеседников на различных сайтах, с помощью браузера. Следовательно, педагогу надо иметь в виду, что для обучения по практическому применению русского языка ему самому необходимы такие базовые компетенции, как общекультурная, информационная, коммуникативная. Совместное пользование электронной библиотекой университета, сетью Интернет расширяет границы индивидуально-творческого, эмоционального, личностного, деятельного подхода педагога к студентам. Это значит, что педагог учит молодёжь самостоятельно получать, находить и отбирать необходимую информацию, как бы просеивая её, через своё мировоззрение.

В педагогическом университете им. Садриддина Айни созданы все условия для организации и проведения современных занятий с помощью электронной доски, проектора, лингфонных кабинетов, которые могут использовать преподаватели и студенты в качестве презентаций своих лекций, докладов, просмотра учебных видеороликов. Также имеются электронные журналы успеваемости, по которым студенты всегда могут узнать оценку качества своих знаний и проследить по недельным баллам динамику развития профессиональной подготовки.

Согласно последним реформам в системе образования, в высших учебных заведениях Республики Таджикистан произошли существенные изменения и это побуждает преподавателей организовывать свои занятия с креативным интересом, проявлять когнитивные способности по использованию современных дидактических технологий. Как отмечает в своей статье заведующая кафедрой русского языка факультета русской филологии Душанбинского Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни Н. Мирганова: «Проблема языковой личности тесно связана с его речевой деятельностью, в процессе которой человек старается творчески применять интонационные и другие речевые средства для того чтобы быть понятым в различных жизненных ситуациях» [4, с.17]. Наблюдения показывают, что именно интерес к педагогическому стилю преподавателя и его форме речевого высказывания при передачи знаний по учебному предмету, являются основным мотивом деятельности студента, его обучения, развития. В связи с этим, хотелось бы добавить что живое слово педагога никогда не заменят

компьютерные игры, упражнения или задания с механическими, равнодушным оцениванием всех стараний студентов.

Безусловно, современные практические занятия по русскому языку нельзя себе представить без компьютерных тренировочных программ, что делает занятия более доступными и интересными каждому студенту. Однако, их использование возможно как дополнительного наглядное средство по обучению русскому языку. Из своего небольшого опыта хочу отметить, что на таких занятиях студенты чувствуют себя более комфортно, потому что им становится более доступным изучение русского языка. И тогда они проявляют более активный интерес и желание к изучению данного учебного предмета.

Наш опрос «Почему Вы выбрали факультет русской филологии?» показал, что из 230 первокурсников (факультета русской филологии очного и заочного обучения) свою мотивацию объясняют следующими причинами:

- а) 30 %знакомится не только с русской, но и мировой культурой;
- б) 36% изучать прогрессивные научные достижения, которые имеются в большом количестве в русскоязычном интернете;
- в) 22% двуязычные граждане имеют больше шансов найти работу;
- г) 12% знать этот язык для своей жизни;

Итак, самый высокий процент студентов указали на большее количество русскоязычной информации в интернете через которую они находятся в курсе мировых новостей, могут найти развлечения, познакомиться с научными достижениями, окунуться в иноязычную среду. Например, на практических занятиях по развитию речи студенты подготовили десять презентаций по теме «Традиции и обычаи мира» (романо - германский факультет), которые проходили в форме слайд шоу. А также приготовили информационные сообщения мультимедийного характера в виде короткометражных фильмов о традициях Памира, Индии, Франции и т.д. с музыкальным сопровождением. Занятие прошло с большим интересом и вниманием. Студенты очень эмоционально реагировали и, даже плохо говорящие на русском языке, принимали участие в дискуссия по поводу увиденного и услышанного. Или ещё пример по теме «Музыка». Студенты, после просмотра биографии и прослушивания произведения маэстро Бетховена, дали его портретное описали . Затем устно прокомментировали свои чувства, которые вызвала у них музыка классического немецкого композитора.

Сотрудничество педагога с инновационными технологиями способствует созданию разнообразных методических приёмов и путей, где педагог выступает не только в качестве транслятора знаний, но и умелого режиссёра по управлению и организации самостоятельного обучения студентами. Например, по теме по теме «Фразеологизмы и их значение» были показаны на экране 10 щуточных картинок, а студенты определяли фразеологизмы. Так на картинке показана девочка, держащая быка за рога, студенты должны были дать фразеологизм-«Брать быка за рога». Естественно, что будущие педагоги на таких занятиях не только пополнят знания по русскому языку, но и приобретут методический опыт по применению инновационных технологий в школах и в других типах учебно-воспитательных учреждений. В основе современного образования лежит активность студента, а преподаватель создаёт ему дидактические условия для познавательной деятельности. Как показывает опыт, учитель должен меньше говорить и больше слушать студента.

Считаем важным отметить о необходимости дидактического усовершенствования кабинетной системы, где к сожалению техническая оснащенность не всегда функционирует исправно из-за большого потока студентов желающих здесь поработать. Поэтому сами педагоги должны быть технически грамотными чтобы настраивать и работать с аппаратурой, а также уметь ориентироваться в сети интернет, чтобы подбирать познавательные задания и вопросы для самостоятельных работ, давать рекомендации студентам по дальнейшему улучшению или исправлению своих работ. Например, после просмотра слайдов студенты получают задание – придумать название, или прокомментировать или передать содержание изображения от лица героя, или составить вопросы к слайдам.

Итак, студенты проходят тренинг по умению задавать вопросы, выражать своё сомнение или удивление. Можно с помощью электронных словарей провести деловые игры по различным темам. Очень познавательно проходят отгадывание кроссвордов, ребусов. Тем самым студентам предоставляется творческая возможность выбирать типы своих самостоятельных выступлений перед аудиторией

Модные инновационные технологии становятся одним из внутренних мотивов к успешному изучению русского языка так как для этого предоставлен широкий спектр информации. А также полученные знания и умения активизируют будущих учителей применять компьютерные

технологии на своих уроках по русскому языку и самим создавать свои презентации, рекламы и другие креативные подходы к разработке новых инновационных технологий на своих уроках русского языка и литературы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Инновационные технологии на уроках русского языка и литературы: Из опыта работы Ольги Васильевны Козловой, учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №16 г. Биробиджана. – Биробиджан: ОблиПКПР, 2011.
2. Использование современных информационно-коммуникативных технологий в лингвистике. Учебное пособие. Российско-славянский университет. Душанбе, 2014.-с.113.
3. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004.-№ 5.
4. Мирганова Н. Взгляды отечественных и зарубежных лингвистов на содержание и понимание языковой личности. Актуальные проблемы современной филологии.(Сборник статей.)-Душанбе,-2020.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СТУДЕНЧЕСКИХ ТАДЖИКСКИХ ГРУППАХ

В статье рассматриваются инновационные технологии, которые используются в данный момент при обучении русскому языку студентов-таджиков. С этой целью применяются электронные доски и словари, проекторы, лингфонные кабинеты. Современный педагог должен быть уметь использовать на занятиях разнообразные инновационные технологии, чтобы студенты получали не только знания, но и методический опыт по их использованию в своей будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: практические занятия, цель, обучения, задание, форма, мотивация, мотив, организация, использование, речь, язык, опыт, активный интерес, условия, самостоятельность, деятельность

USING OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE 21ST CENTURY IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

This article considers the conditions for organizing and conducting modern classes by using informational technology. The innovative approach to learning allows to organize the learning process in such a way that student gets joy from the benefits. Receiving the knowledge helps students to develop new forms of lessons in Russian language and literature.

Keywords: practical lessons, purpose of training, exercise, form, motivation, motive, organization, use using, speech, language, experience), (active interest), condition, independence, activity.

Сведение об авторах:

Сулейманова А.Г. – доцент кафедры психологии Тадикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни.

Сулейманова Е.И. - ассистент общеуниверситетской кафедры русского языка Тадикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни

About the autors:

Suleimanova A.G. - Associate Professor of the Department of Psychology, Tadik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

Suleimanova E.I. - Assistant at the University-wide Department of the Russian Language of the Tadik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ И ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Куджсов Р. М.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

Современному обществу необходимы специалисты, хорошо владеющие культурой речи, с высоким уровнем профессиональной и коммуникативной компетенциями. Рыночные отношения требуют от специалиста новых качеств, таких, как инициативность, предпримчивость, профессиональная мобильность, умение адаптироваться в изменяющихся условиях, умение грамотно, правильно выразить свою мысль и обладать культурой речевого общения.

Общение является предметом изучения многих наук, как философия, психология, педагогика, социология, лингводидактика, лингвистика, теория информации и др.

В связи с этим, общение выполняет дидактическую функцию и определяет характер развития и социального становления человека. Именно в процессе общения происходит социализация личности и ее самореализация. По этому поводу А.П.Авдеев пишет: «Нет сферы человеческой деятельности, которая не могла бы быть рассмотрена сквозь призму общения, не говоря уже о том, что и само общение, опосредовано знаками, все более кристаллизируется в самостоятельную деятельность с определенной психологической структурой, с собственной стратегией решения тех или иных коммуникативно-познавательных задач»[2:5]. Общение определяется как процесс установления контактов людей, порождаемых потребностью в совместной деятельности и включающий в себя взаимообогащение информацией, выработку совокупной позиции и единой стратегии взаимодействия. По мнению А.А. Бодалева, общение, это «... сложнейшее переживание отношений общающихся друг с другом, к совместной деятельности, к ее результатам, к самим себе, и одновременно яркий показатель умения общающихся понять и объективно оценить друг друга» [3, с.66].

В психолого-педагогической литературе можно обнаружить разные направления исследования проблемы общения. Так, с позиций деятельностного подхода общение — это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека. Данное положение, согласно точке зрения А.Я.Зимней, "позволяет квалифицировать специфическое для педагогического процесса общение как форму совместной учебной деятельности субъектов" [4, с.27].

В социальной психологии ученые выделяют три взаимосвязанных компонента процесса общения: коммуникативный, интерактивный и перцептивный (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский)."Коммуникативная сторона общения представляет собой обмен информацией между общающимися индивидами, интерактивная — организацию взаимодействия между общающимися индивидами, а перцептивная — восприятие друг друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания и эмоционального контакта. Соответственно выделяются функции общения: 1) информативная - передача сведений; 2) интерактивная (регуляционно-коммуникативная) — организация взаимодействия между людьми; 3) перцептивная (аффективно-коммуникативная) функция - восприятие друг друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания. Такой подход позволяет говорить об общении как о многогранном социальном процессе. Также подчеркивается обоюдный активный характер общения" [3, с.68].

Для определения сущности общения большое значение имеет представление о его функциональной и уровневой организации. Так, А.А.Бодалев определял общение как «взаимодействие людей, содержанием которого является взаимное познание и обмен информацией с помощью различных отношений, благоприятных для процесса совместной деятельности» [3, с.62]. Автор выделял в общении четыре момента: связь, взаимодействие, познание, взаимоотношение, соответственно и четыре подхода к изучению данной проблемы: коммуникативный, информационный, гностический (познавательный) и регулятивный.

В психолого-педагогической литературе развиваются разные направления исследования проблемы общения. Так, в отечественной психологии доминирует идея единства общения и деятельности, хотя оно трактуется по-разному. Так Б.Ф.Ломов деятельность и общение рассматривает как две стороны социального бытия человека, его образа жизни [6, с.217]. А.А. Леонтьев общение понимает следующим образом: "...определенную сторону деятельности: оно включено в любую деятельность, есть ее элемент, в то время как саму деятельность можно рассматривать как условие общения" [5, с.54]. В.Д.Аракин считает: "...утверждение единства общения и деятельности означает, и что любые формы общения есть специфические формы совместной деятельности людей» [7, с.93]. Данное положение, согласно точке зрения А.Я.Зимней, позволяет квалифицировать: "специфическое для педагогического процесса общение как форму совместной учебной деятельности субъектов" [8, с.237].

Наконец, общение понимается как особый вид деятельности. Так Р.П.Мильруд общение понимает как коммуникативную деятельность, или деятельность общения, которая выступает самостоятельно на определенном этапе онтогенетического развития человека[9]. А.А. Леонтьев в своих исследованиях общение рассматривает в связи с речевой деятельностью человека. Он пишет: "Здесь важно подчеркнуть, что сложность и совершенность именно верbalного, речевого общения позволяют рассматривать его как такую форму, где общие психологические закономерности

процессов общения выступают в наиболее характерном, наиболее обнаженном и наиболее доступном исследованию виде" [5, с.15].

С позиций системного анализа, представители общение относят к базовым категориям психологической науки. В этом случае деятельность и общение рассматриваются как две стороны социального бытия человека. При этом категория «деятельность» раскрывает лишь одну сторону бытия человека — отношения «субъект-объекты», другая сторона его социальной жизни — отношения «субъект-субъекты» раскрывается категорией общения (Б.Ф. Ломов). Общение, таким образом, понимается: " как форма взаимодействия субъектов и субъект-субъектных отношений, в ходе которых, раскрываются не просто действия того или иного субъекта на другого, но как процесс их взаимодействия" [6, с.134].

Таким образом, общение - это многогранный процесс установления и развития контактов между людьми и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимания другого человека. В исследовании А.К. Марковой [11], в котором рассматривается общение как средство и цель обучения, его освоение представлено четырьмя этапами, из которых особый интерес представляют первые два. Так, первый этап состоит в том, чтобы научить учащегося ясно, точно выражать свою мысль. На втором этапе учащийся должен научиться воздействовать на партнера общения, в том числе и уметь доказывать, аргументировать. Другими, словами, на этих этапах учащийся должен научиться выполнять определенную коммуникативную задачу. При этом обращается внимание на необходимость определения и соблюдения иерархии, последовательности решения задач. [11, с.112].

Известный российский психолог Р. Якобсон выделяет шесть основных функций речевого общения человека: "эмотивная (экспрессивная, аффективная) — отношение говорящего к сообщаемому; конативная — побуждение адресата к действию, просьба, приказ; референционная (когнитивная, денотативная) — выражение мысли; поэтическая — демаркация реального и воображаемого; фатическая — поддержание контакта; метаязыковая — уточнение, регуляция собственного высказывания" [208: 36]. Я.Яноушек изучая типологию речевого поведения человека предлагает пять признаков идентификации речевого акта: "...средство выражения, коммуникативность, ориентированность, квантификативность, контактность" [12: 16]. Автор отмечает: "по признаку «средство выражения» общение может быть звуковым или письменным. Признаком «коммуникативность» означает наличие или отсутствие партнера и в случае наличия — либо непосредственную (например, диалог), либо опосредованную коммуникативность — через посредника, через третье лицо (например, перевод). «Ориентированность» означает либо переходность (один говорит, другой (другие) слушает), либо взаимность (два собеседника попеременно говорят и слушают). «Квантификативность» определяет количество слушателей (один — много) и характер воспринимающей стороны" [12, с.86].

Можно добавить к перечисленным еще две характеристики общения: репрезентативность и полиинформативность. Первой обозначается субъектная представленность говорящего (учителя или ученика) в тексте, второй — многогранность речевого общения, где реализуются одновременно все его характеристики (содержательность, выразительность, воздейственность), отражаются разные уровни (предметный, смысловой и т.д.).

Репрезентативность означает, что всякое общение отражает индивидуально-личностные особенности общающихся, например учителя (преподавателя) и учащихся (студентов), их культурный уровень, возраст, пол, а также интересы, потребности, вкусы, наклонности и т.д. Особое значение приобретает анализ речевого общения, его основных форм, продукта общения — текста, который позволяет вскрывать и те социально-общественные отношения, в которые включены реализующие это общение люди, их личностные особенности.

Важной характеристикой речевого общения является полиинформативность. Она заключается в том, что: "...передаваемое в процессе верbalного общения речевое сообщение имеет сложное коммуникативно-предметное содержание, представляющее собой единство собственно содержательного, выразительного и побудительного планов высказывания. Естественно, что каждый из них может быть более или менее явно выражен, но их внутреннее единство определяет полиинформативность вербального (речевого) общения в общественно-коммуникативной деятельности людей" [1, с.88]. Таким образом, речевое (вербальное) общение описывается по меньшей мере семью характеристиками: контактностью, ориентированностью, направленностью, семиотической специализацией, динамикой, репрезентативностью, полиинформативностью.

Согласно исследованиям в учебном процессе многое зависит от самого стиля общения преподавателя. «В стиле общения находят выражение: а) особенности коммуникативных возможностей учителя, б) сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников, в) творческая индивидуальность педагога, г) особенности ученического коллектива» [14, с.97]. Стиль общения учителя должны отличать: «1) пристальное внимание к мыслительному процессу ученика

(учеников), малейшее движение мысли требует немедленной поддержки одобрения, иногда просто знака, что мысль замечена; 2) наличие эмпатии - умения поставить себя на место ученика, понять цели, мотивы его деятельности, а значит, и его самого, что позволяет в определенной степени прогнозировать деятельность ученика и управлять ею заранее; 3) доброжелательность, позиция заинтересованности старшего коллеги (друга) в успехе ученика; 4) рефлексия — непрерывный строгий анализ своей деятельности как педагога, управляющего познавательной деятельностью учеников, и введение максимально быстрых поправок в учебный процесс» [14, с.61]. В исследовании Е.И. Пассова впервые раскрываются те ответные поведенческие реакции учеников, которые вызваны рассмотренным выше стилем общения учителя. Доверие, свобода, раскованность, отсутствие страха, радостное отношение к учителю, учению, стремление к доброжелательному взаимопониманию в группе — результат выбранного учителем правильного стиля общения. Отсутствие такого стиля, окрик, сарказм, неуважительное отношение к ученику, проявляющееся в стиле поведения учителя и его общении, сводят на нет всю систему обучения, как бы содержательно и методически правильно она ни была организована[15, с.211].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2002. -288 с.
2. Авдеев А.П. Самообразование студентов в условиях дифференциального подхода в процессе обучения. / Б.Г. Авдеев Автореф. дис. канд. пед. наук. -М., 1978.-13 с.
3. Бодалев А.А. Психология о личности. / А.А. Бодалев М.: Изд-во МГУ, 1988. - 187 с.
4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя М.: Просвещение, 1991.-219 с.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность. / А.А. Леонтьев М., 1969.-214 с.
6. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М., 1984.- 444 с.
7. Аракин В.Д. Речевая единица - основа обучения устной речи: Вопросы обучения устной речи и чтению на иностранном языке в 8-летней школе. / В.Д. Аракин М., 1965.
8. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя М.: Просвещение, 1991.-219 с.
9. Мильруд Р.П. Основные способы стимулирования речемыслительной деятельности на иностранном языке // Р.П. Мильруд ИЯШ в школе –1996г.- №6. С. 6-12.
10. Мильруд Р.П. Основные способы стимулирования речемыслительной деятельности на иностранном языке// Р.П.Мильруд ИЯШ в школе . – 1996г. - №6 – С. 6-12.
11. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А. К. Маркова М.: Просвещение, 1983. - 180 с.
12. Якобсон П. М. Общение людей как социально-психологическая проблема. Якобсон П.М. М., 1973.-340 с.
13. Яноушек, Я. Коммуникация трех участников совместной деятельности/ Я.Яноушек// Проблема общения в психологии. -М., 1981. –С. 169-170.
14. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя М.: Просвещение, 1991.-219 с.
15. Парошина Р.А. Формирование коммуникативности у студентов: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Красноярск, 1991. - 16 с.

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ОБУЧЕНИЯ И ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В статье дается информация о проблемах речевого общения как объект обучения и овладения иностранным языком в вузе. В статье говорится об дидактической функции общения и о том что происходит социализация личности и ее самореализация, рассматривается общение как средство и цель обучения. А также в статье автор выделяет функции общения, обоюдный активный характер общения. Автор выделял в общении четыре момента: связь, взаимодействие, познание, взаимоотношение, соответственно и четыре подхода к изучению данной проблемы: коммуникативный, информационный, гностический (познавательный) и регулятивный.

Ключевые слова: общение, деятельность, речевое общение, объект обучения, функции общения, характер общения, проблемы общения, педагогический процесс общения, коммуникативная деятельность,

SPEECH COMMUNICATION AS AN OBJECT OF LEARNING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

The article provides information of the problems of speech communication as an object of learning and mastering a foreign language at a university. The article talks about the didactic function of communication and about the socialization of the individual and his self-realization, considers communication as a means and goal of learning. And also in the article, the author highlights the functions of communication, the mutual active nature of communication. The author singled out four points in communication: connection,

interaction, cognition, relationship, respectively, and four approaches to studying this problem: communicative, informational, gnostic (cognitive) and regulatory.

Keywords: communication, activity, verbal communication, the object of training, communication functions, the nature of communication, communication problems, the pedagogical process of communication, communication activities,

Сведения об авторе:

Куджов Р.М. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков Таджикского педагогического Университета имени Садриддина Айни. Тел:(+992) 935276179. Email- rahmatullo-09@mail.ru

About the author:

Kudjov R.M. – Candidate of pedagogical sciences, the head of the chair of methods of teaching foreign languages of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Sadriddin Aini. Phone: (+992) 935276179. Email- rahmatullo-09@mail.ru

НАҚШ ВА АҲАМИЯТИ МУНОСИБАТИ ПЕДАГОГӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ФАҶОЛИЯТИ КАСБӢ ДАР РАВАНДИ ТАҶЛИМИ СИНФХОИ ИБТИДОЙ

Сайдов Н.Т., Сафарова Д.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Аинӣ

Масъалаи муносибати педагогӣ яке аз масъалаҳои чомеи имруза ба ҳисоб рафта, дикқати олимони соҳаи педагогика ва психологияро ба худ ҷалб намудааст, ки то ҳол ба тадқиқи ин масъала равонаанд. Барои он ки дар мактаб сифати кори таълиму тарбия баланд бардошта шавад, лозим меояд, ки омӯзгор оид ба масъалаи муносибати педагогӣ маълумоти мукамал дошта бошад. Марбут ба масъалаи мубрами рӯз, ки ҳусусияти ташаккулдиҳии маърифати хонандагонро дар бар мегирад, метавон андешаронӣ намуд.

Муносибати омӯзгор ба хонандагон дар ҷараёни таълиму тарбия нақши асосиро мебозад. Бинобар ин педагоги машҳури рус К.Д. Ушинский навишта буд, ки «барои бо мувафақият таълим додану тарбия намудани бачаҳо, онҳоро аз ҳар ҷиҳат нағз донистан зарур аст». [6].

Зимнан таъкид ба маврид аст, ки омӯзгор маҳз дар натиҷаи муносибат нисбати ҳусусиятҳои психологӣ дастпарварони худ маълумот пайдо менамояд ва рафти фаҷолияташро хуб ба роҳ мемонад. Ҳангоми ташкил намудани кори таълиму тарбия омӯзгор на танҳо ба як ё ду балки ба аҳли гурӯҳ муносибат менамояд ва омӯзгорро зарур аст, ки ба ҳар як хонанда рафтори муносиби фардӣ – психологӣ намояд. Зоро дуруст ба роҳ мондани муносибат сифати кори таълиму тарбияро баланд бардошта, яке аз омилиҳои асосии ташаккули зехни хонандагон мегардад .[5].

Мушоҳидаҳои сершумори педагогҳо нишон доданд, ки қӯдаке, ки тарзи ёдгирӣ ва тарзи фаҷолияти зехниро дар синфҳои ибтидиӣ мактаб азҳуд накардааст, дар синфҳои миёна одатан ба қатори ақибмондаҳо доҳил мешавад. Яке аз самтҳои муҳимтарин дар ҳалли ин масъала эҷоди як навъ шароит дар синфҳои ибтидиӣ мебошад, ки ба рушди зехни мукаммали қӯдакон мусоидат менамояд, ва он бо ташаккули қунҷковии пойдор, тавониҳо ва маҳоратҳои фаҷолияти зехни, сифати ақлу шуур, ташабbusи эҷодкорӣ алоқаманд мебошад. [4].

Ҳаминтавр мағҳуми муносибати педагогиро аз муносибати фарқ бояд кард. Мағҳуми муносибат – ин мавқеи ишғолкардаи шахс нисбат ба ҳама чизе, ки ӯро ихота намудааст. Одам ҳамеша ба ашё, ҳодисаҳои ҳаётӣ иҷтимоӣ ва одамон дар муносибат аст.

Маҳорат дар муносибати педагогӣ – ин системаи роҳ, тарз, усули фаҷолияти омӯзгор дар ҷараёни таълиму тарбия ва алоқаи байни яқдигар, ки дар натиҷа фахмиши аҳбори ҳамдигарӣ ба вучуд меояд, дониста мешавад.

Дар зери мағҳуми муносибати педагогӣ инҳо доҳил мешаванд:

- ташкили раванди таълим ва ба системадарории он;
- ташкили муюширати педагогӣ ва истифодаи маърифат ҳамчун воситаи байни омӯзгорону хонандагон;
- воситаҳои ҳалли масъалаҳои таълиму тарбия;

Муносибати педагогӣ ба колективи хонандагони алоҳида ин ба эътибор гирифтани ҳусусиятҳои синну солӣ, фардӣ-психологии шахс (мизоч, характер, қабилият, шавқу

ҳавас, талабот, ҳолатҳои аз саргузаронӣ) ва ғайра дар назар дошта мешавад, ки ҳама ин дар ташаккули зеҳнӣ нақш мегузорд.

Ҳаминро бояд ёдовар шуд, ки муносибати педагогигиро олимон гуногун шаҳр додаанд, ки аз чумла олими машҳури олмонӣ К. Левен чунин мешуморад, ки муносибати педагогӣ дар пешбурди таълими хонанда ва рушди зеҳнии онҳо аз ҳама боло меистад.

К. Левен дар таҳқиқотҳои худ муносибати педагогиро ба 3 қисм ҷудо менамояд:

1. Муносибати “Демократӣ” (аз қал. юнонӣ ҷемос - ҳалқ қратия ҳокимият)
2. Муносибати “Либералӣ” (ҳама ба ҳоҳиши худ)
3. Муносибати “Авторитарӣ” (Хукмравӣ)

Ҳамчунин, дар таҳқиқотҳои худ 3-гуруҳи бачагонро бо омӯзгорон оварда як бозие мегузаронад, ки ин 3-гуруҳ ба 3-намуд муносибати фаъолият мекунанд.

Муносибати либералӣ - дар инҷо омӯзгор ба ҳеч як хонанда супориш ё кор намекунад ва бачаҳо бошанд, бо ҳоҳиши худ супоришҳоро иҷро менамуданд ва ин метод нишон дод, ки бачаҳо супоришҳоро на он қадар хуб иҷро намуданд.

Муносибати авторитарӣ - дар ин низом омӯзгор барои ҳисси изати нафси худ бачаҳоро бе гуноҳ ба гуноҳ муҳокима мекунанд аз ин лиҳоз бачаҳо ҳаста шуда, супоришро хуб иҷро нанамуданд.

Муносибати демократӣ - дар ин муносибати педагогӣ бачаҳо бо ёрии омӯзгор ҳар як супоришро алоҳида иҷро намуда, аз муаллим ёриву ёвари талаб менамуданд ва аз ӯҳдаи иҷрои супориши дода шуда, дар ҳамbastagӣ бо хуби баромаданд.

Натиҷаи таҳқиқотҳои К. Левен нишон дод, ки аз ҳама муносибати хуб муносибати демократӣ ба шумор рафта, дар инкишифӣ тафаккури хонандагон самараи мусбат бахшид.

Аз ин лиҳоз, муносибати педагогӣ набояд рӯяки бе тафовут, ботакаббури бошад. Муносибати омӯзгор бо хонандагон ҳайрҳоҳона, самимӣ, дилсузона бошад ва хонандагон дар шаҳсияти омузгор маслиҳатчӣ, дусту ёру ёвари худро дида тавонанд. Инчунин, омузгор ҳамчун шаҳси қалонсол, бо таҷриба дусту мурабии хонандагон баромад намуда, зери усулҳои гуногуни петагогӣ тавонад, ки равандҳои маърифатии хонандагонро баланд бардорад.

Таҳти муносибати педагогӣ, ки омили рушди ҳамаҷонибаи хонандагон дар раванди таълими мегарданд, муносибатҳои зерин дохил мешаванд:

- Муносибати гуманисти доштан ба шаҳсияти тарбиятгиранда;
- Эҳтиром намудани ҳуқуқ ва озодии тарбиятгиранда;
- Ба тарбиятгиранда супориши алоқаманд ва оқилонаи аниқ гузаштан;
- Вазъияти дастпарварро эҳтиром намудан, дар ҳолате, ки супоришро ҳам рад кунад;
- Талаботи сифатро ба вай маҷбуран бор набояд намудан;
- Аз ҷазои ҷисмонӣ ва дигар ҳолатҳое, ки он қадру қимати ӯро паст менамояд даст кашидан.

Таҳлилҳо нишон дод, ки солҳои охир бархе аз омӯзгорон бо хонандагон бар хилоғи одоб (ҳафтафаҳм, ҳумсар ва нодон) гӯён муносибат менамоянд, ки ин нафақат беандешагӣ, балки паст задани номи омӯзгорро нишон медиҳад ва илова бар ин чунин муносибат ба рӯҳияи шогирдон ва ҳусусиятҳои фардии онҳо таъсири манфи расонда сади роҳи пешравӣ ва ташаккули зеҳнии хонандагон мегардад. [7].

Дар баробари ин омӯзгороне низ ҳастанд, ки аз ҷазодиҳии ҷисмонӣ истифода менамоянд, ки ин боиси ба беҳавсалагӣ ва камзарҳа гардидан шогирдон оварда мерасонад.

Мушоҳидаҳо нишон дод, ки тарзи нодурусти муносибати баязе омӯзгорон боиси муноқиши байни шогирд ва устод гардида, метавонад эътибори устодро дар радифи педагогӣ аз байн барад.

Дигар аз ин, таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар даҳсолаи охир садҳо ҳуқуқвайронкуни маъмурию ҷиноятӣ дар муносибати нодурусти омӯзгорон ба ҳисоб гирифта шудааст.

Дар иртибот ба таҳлилҳои боло, омӯзгор дар фаъолияти педагогии хеш аз роҳу усулҳои мусоир ҳамчун муносибати дурусти педагогӣ истифода намуда, сифати кори таълиму тарбияро зери мушоҳидаҳои психологӣ роҳандозӣ намояд.

Ҳамчунин, дар рафти фаъолияти пелагогӣ як ҷанд муносибатро, ки омили рушди зеҳнӣ ва ҳавасмандии хонандагон мегардад, ба эътибор гирифт:

- муносибат ба шаҳсияти кӯдак;

- муносибат бо падару модар;
- муносибат бо колективи хонандагон;
- муносибат бо фаъолияти хонандагон вағ.

Албатта, мушоҳида ва тафаккур ба равиши якуми таҳлилӣ, яъне ба фаъолияти зехнӣ (дар адабиёти мусоири педагогӣ онро одатан "ҷараёни маърифатӣ" меноманд) бештар муносибат мебошад. Аммо ҷойи ҳеч гуна шубҳа нест, ки дар зимни иҷрои вазифаҳои ба хонандагон пешниҳодшуда бо мақсади омӯзиши мушоҳида ва тафаккур мавқеи асосӣ ба онҳое дода мешавад, ки одатан "дарки мақсади амал", "тобеъ соҳтани амалҳои худ ба вазифаи гузашташуда", "кувваи ирода", яъне он чизе, ки ба соҳаи ирода мансуб аст, равона карда мешаванд. Инчо муносибати дурусти педагогӣ мавқеи хоссаро доро мебошад.

Ҳамин тавр, муносибати педагогӣ яке аз омилҳои асосии ташаккули хонандагон ба шумор рафта, ҳусусиятҳои мусбии муносибати педагогӣ дар ташаккули равандҳои маърифтӣ, ҳусусиятҳои фардии шахс ва кувваи ирода таъсирбаш мебошад.

АДАБИЁТ

1. Петровского А.В. Возрастная и педагогическая психология / под. ред. // Петровского А.В., М. 1979.-С. 26-30
2. Крутетцкий В.А. психология. Крутетцкий В.А. М, 1972.-С. 9-13.
3. Мухина В.С. Детская психология. / В.С. Мухина М. - 1985.
4. Сайдов Н.Т., Сайдов М.В. Ҳусусиятҳои инкишофи зехни хонандагони хурдсол дар раванди таълим // Паёми Пажуҳишгоҳи рушди маориф. 2019.- №2 (26) – С. 120-125.
5. Мустафоқулов Т. Назрulloева М. Асосҳои психологии синнусолӣ ва педагогӣ / Т. Мустафоқулов, М. Назрulloева. Кулоб. 1993. - С. - 6.
6. Ушинский К.Д. Мачмуи асаарҳо, ҷилди 8, / К.Д. Ушинский М., Нашриёти АФП РСФСР, 1950-С.- 23.
7. Х. Раҳимов, А. Нуров Педагогика. Х. Раҳимов А. Нуров Душанбе, 2007 - С.91-103.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В данной статье приводятся анализ и значение педагогических взаимоотношений в процессе обучения в зависимости от особенностей умственного развития учащихся начальных классов. Авторы подводя итоги с научно-практической точки зрения особенностей правильного умственного развития учащихся в процессе обучения, считают педагогические взаимоотношения основным развивающим фактором.

Авторы излагают, что под педагогическими взаимоотношениями, которые являются факторами всестороннего развития учащихся в процессе обучения, понимаются гуманистические отношения, защита по правам и свободам воспитанников, уважение их положения, ликвидация методов наказания и другие.

В данной статье отражены роль и основное значение педагогических взаимоотношений, особенности совершенствования педагогической деятельности в рамках научных теорий.

А также приводятся факты о том, что учитель не должен строить свои отношения на почве полного безразличия и высокомерия. Противоположный, отношения учителя с учениками должны быть искренними, доброжелательными и сочувствующими. А также, учитель как опытная и взрослая личность должен выступать как друг и воспитатель учащихся и под воздействием различных педагогических методов уметь развивать умственные способности учащихся.

Ключевые слова: развитие, деятельность, образование, воспитание, школа, ученик, практическая деятельность, важность, отношение, учитель, совершенствование, интеллект, индивидуальные особенности человека, процесс, метод, начальная школа.

THE VALUE OF PEDAGOGICAL RELATIONSHIPS IN THE PROCESS OF FORMING THE MENTAL ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

This article provides an analysis and the importance of pedagogical relationships in the learning process, depending on the characteristics of the mental development of primary school students. Summing up the results from the scientific and practical point of view of the peculiarities of the correct mental development of students in the learning process, the authors consider pedagogical relationships to be the main developmental factors.

The authors state that pedagogical relationships, which are factors in the comprehensive development of students in the learning process, mean humanistic relationships, protection of the rights and freedoms of pupils, respect for their position, elimination of methods of punishment, and others.

This article reflects the role and main meaning of pedagogical relationships, the features of improving pedagogical activity in the framework of scientific theories.

And also the facts are given that the teacher should not build his relationship on the basis of complete indifference and arrogance. On the contrary, the teacher's relationship with students should be sincere, benevolent, and compassionate. And also, the teacher, as an experienced and adult person, should act as a friend and educator of students and, under the influence of various pedagogical methods, be able to develop the mental abilities of students.

Keywords: development, activity, education, upbringing, school, student, practical activity, importance, attitude, teacher, perfection, intelligence, individual characteristics of a person, process, method, primary school.

Сведение об авторах:

Саидов Низомиддин Тоджиддинович – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общая психология Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддин Айни, Адрес проспект Рудаки 121, 734003 г. Душанбе тел: (+992) 201095000;

Сафарова Дилафруз – ассистента кафедры общая психология Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддин Айни, Адрес проспект Рудаки 121, 734003 г. Душанбе тел.: (+992) 985362631;

About the autors:

Saidov Nizomiddin Tojiddinovich – candidate Pedagogical Sciences of the Department of General pedagogy of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Address Rudaki Avenue 121, 734003 Dushanbe Phone (+992) 201095000;

Safarova Dilafruz - Assistant of the Department of General Psychology of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Address Rudaki Avenue 121, 734003 Dushanbe tel: (+992) 985362631;

УДК 591.30.44

БА РОҲ МОНДАНИ РОБИТАИ БАЙНИФАННИ БИОЛОГИЯ БО ТАЪРИХ ЗИМНИ ОМӮЗИШИ ТАЪЛИМИ БИОЛОГИЯ

Баротзода К.А., Давлатов С.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

Робитаи байнифаний дар таълими биология, яке аз самтҳои асосии таълиму тарбия буда, он дар пешравии омӯзиши фанни мазкур аҳамияти калон дорад. Омӯзгор дар рафти машгулиятҳои дарсӣ бояд ба робитаи байнифаний диққати маҳсус дода, дониши донишҷӯёро ба хисоб гираад. Бо ёрии робитаи байнифаний омӯзгори фанни биология дар ҳамкорӣ бо омӯзгорони дигар метавонад дар баланд бардоштани таълиму тарбия ҳисса сазовори худро гузорад. Робитаи байнифаний дар таълими биология, он вақт амалӣ гардонида мешавад, ки агар омӯзгори дарсдиҳанда оид ба робитаи байнифаний маълумоти пурра дошта бошад.

Робитаи байнифаний дар таълими биология дар он вақт самараи хуб дода метавонад, ки агар муаллим эҷодкорона мавзӯъҳоро дуруст интихоб намояд, мақсад ва вазифаҳои барномаи таълими биологияро пурра донад.

Хусусиятҳои хоси робитаи биологияро бо дигар фанҳо: биология ва физика, биология ва таърих, биология ва химия, биология ва география, биология ва математика, биология ва адабиёт ва дигар фанҳои аз мадди назар дур кардан ҳеч мумкин нест.

Биология бо химия ба осонӣ робитаи байнифаний ҳосил менамояд. Масалан, нақши биологии элементҳои химиявӣ, таъсири биологии моддаҳо, инчунин робитаи зичи моддаҳои органикӣ бо объектҳои биологӣ, табиат ва гайраҳо). Дар вақти баррасии муҳофизати муҳити зист робитаи биология бо химия боз зичтар зоҳир мегардад.

Робита бо география ва геология зимни омӯхтани таърихи пайдоиши хаёт, муайян кардани синну соли ҷинсҳои кӯҳӣ ва гайраҳо барқарор карда мешавад.

Биология бо физика робитаи ниҳоят зич дорад. Зимни омузиши обро чабидани решা, мубодилаи газҳо дар шушу бофтаҳо, хун ва гайраҳо аз робитаи байни биология бо физика истифода бурдан бомаврид аст.

Робитаро бо математика дар вақти ҳалли масъалаҳо, соҳтани графикҳои гуногун, генетика барқарор кардан хеле осон аст. Дар вақти таълими биология тараққӣ додани тафаккури мантиқӣ, ки зиёдтар ба математика хос аст, васеъ истифода мешавад.

Робита бо фанни таърих зимни омӯзиши қонунҳо, таърихи ҳуҷайра, биосфера, экология ва гайраҳо маълумотҳои гуногуни таъриҳӣ барқарор карда мешаванд.

Истифодай шеър, чистон ва панди ниёгон дар дарсхой биология робитаи онро бо адабиёт пайванд менамояд.

Холо дар поён робитаи байнифаний биологияро бо фанни таърих зимни омӯзиши биология пешниҳод менамоем.

Зимни омӯзиши мавзӯи «Таълимот дар бораи хучайра. Назарияи хучайра» ба омӯзгор зарур аст, ки аз робитаи байнифаний биология бо таърихи истифода бурда, таърихи кашфи микроскоп ва назарияи хучайрано ба хонандагон бо далелҳо баён намояд.

Таърихи кашфи микроскопро гуногун шарҳ медиҳанд. Аз рӯи баъзе маъхазҳо кашфи микроскопро ба бародарон-оптикаи голландӣ Янсен (1650), ба олими итолияӣ Галилей (1610), ба олими немис Коплер (1617) нисбат медиҳанд.

Назарияи хучайра дар соли 1839 аз тарафи зоолог ва физиологи олмонӣ Т. Шванн таҳия карда шудааст. Мувоғики ин назария хучайра - воҳиди соҳтории организмҳо зиндаест, ки шаклҳои муайянни қисмати тафриқавии ситоплазмаро бо ҳучайраҳои мембрана иҳоташударо муаррифӣ мекунад. Хучайра аз рӯйи вазифа воҳиди асосии фаъолияти ҳаётии организмҳо ҳисоб меёбад. Назарияи хучайра ягонагии олами ҳайвонот ва набототро аз рӯи мавҷудияти элементи ягонаи организми зинда, яъне хучайра тасдиқ намуд.

Мисли дигар ихтирооти қалони илмӣ, назарияи хучайра якбора пайдо нашудааст. Бори аввал ҳучайра дар бурриши пук соли 1665 аз тарафи табиатшиноси англisis Роберт Гук ба қайд гирифта шуда буд, ки барои назорати онҳо модели мукаммали соҳташудаи заррабинро истифода бурд. Ў мушоҳида намуд, ки тамоми моддаҳои пук аз шумораи зиёди шӯбаҳои хурд, ки бо ҷилдҳои тунук ё қовокии бо ҳаво пуршуда иборат аст. Ин қовокӣ ё хоначаҳоро «ҳучайра» (аз юн. *sitos*-қовокӣ, хонача) ном гузошт. Баъд аз Гук соҳти ҳучайравии рустаниро биолог ва табиби итолиёвӣ М. Малпигӣ (1675) ва ботаники англisis Н. Грю (1682) тасдиқ намудаанд.

Саҳми асосиро дар омӯзиши хучайра табиатшиноси голландӣ, яке аз асосгузорони микроскопияи илмӣ Антон ван Левенгук, ки соли 1674 организмҳои якхучайрагӣ - инфузория, амёба, бактерияро мушоҳида намуд, гузоштааст. Инчунин у аввалин шуда эритротситҳои хун ва сперматозоидҳои ҳайвонотҳоро мушоҳида намудааст. Вале ў мушоҳидаҳояшро дуруст баҳогузорӣ карда натавонист ва дар бораи соҳти ҳайвоноти якхучайравӣ хулоса набаровард.

Ташаккули минбаъдаи заррабин ва тадқиқоти микроскопии пуритидор боиси аз тарафи олими франсавӣ Ш. Бриссо-Мирбе (1802, 1808) тасдиқ карданӣ он далел шуданд, ки ҳамаи организмҳои наботӣ аз бофтаҳо ҳосил шудаанд ва дорои ҳучайраҳо мебошанд. Ж.Б. Ламарк (1809) хулосаи мукаммалтар намуда, ғояҳои Бриссо-Мирбе дар бораи соҳти ҳучайравиро ҳам дар организми ҳайвонот инкишоф дод.

Дар ибтидои асри XIX қушиҷу иқдоми омӯзиши таркиби дохилии ҳучайра ба миён меояд. Соли 1825 олими чех Я.Пуркине ядроро дар тухмҳучайраи парранда мушоҳида намуд. Соли 1831 ботаники англisis Р. Броун аввалин шуда ядроро дар ҳучайраи рустаний пайдо намуд, вале дар соли 1833 ў ба хулосае омад, ки ядро қисмати ҳатмии ҳучайраи наботот ҳисоб мешавад. Ҳамин тарз дар ҳамин вақт тасаввурот дар бораи соҳти ҳучайра тағиیر меёбад: дар ташкили он на девораи ҳучайравӣ балки таркиби онро асос донистанд.

Мушоҳидаҳои зиёд нисбати соҳти ҳучайра, хулосаи маълумотҳои ҷамъшуда соли 1839 ба Т. Шванн имконият фароҳам овард. ки як қатор хулосаҳоро барорад, ки минбаъд назарияи ҳучайра ном гирифт. Назарияи хучайра дар оянда дар корҳои олими олмонӣ Р. Вирхов (1858) инкишоф ёфт, ва у пешниҳод намуд, ки ҳучайраҳо аз ҳучайраҳои пешинаи модарӣ пайдо мешаванд. Дар соли 1874 аз тарафи ботаники рус И.Д. Чистяков ва соли 1875 аз тарафи ботаники полякӣ Э.Ю. Страсбургер тақсимоти ҳучайраҳо - митоз кашф гардид ва бо ҳамин тарик фарзияи Вирхов тасдиқи худро ёфт.

Кашф гардидани назарияи ҳучайра дар соҳаи биология ақидаи муҳим ва яке аз далелҳои ҳалқунандаи ягонагии табиати зинда гардид. Назарияи ҳучайра таъсири муҳиме ба инкишофи биология ҳамчун илм гузошт ва бо пояи инкишофи фанҳои эмбриология, гистология ва физиология асос гузошт. Он имконият дод, ки дарки ташаккули ҳаёт, алоқаи эволюционии инкишофи фардии организм шарҳи худро ёбад. Асосгузорони назарияи ҳучайра М. Шлейден, Т. Шванн ва Р. Вирхов дониста мешаванд.

Мавқеи асосии назарияи муосири ҳучайра чунин аст:

ҳучайра воҳиди асосии соҳтори функционалий ва генетикии организмҳои зинда, воҳиди хурдтарини зинда;

ҳучайраҳои организмҳои якхучайра ва бисёрҳучайра аз рӯи соҳт, таркиби химиявӣ ва муҳимтарин зуҳуроти равандҳои фаъолияти ҳаётӣ ба ҳам монанданд;

ҳар як ҳучайра дар натиҷаи тақсимшавии ҳучайраи модарӣ ташаккул мёбад;

хучайрахой организми якхүчайрагй махсусгашта мебошанд: вобаста ба ин онҳо вазифаҳои гуногунро ичро мекунанд ва бофтаро ташкил менамоянд.

Зимни омӯзиши мавзӯи «Биосфера» ба омӯзгор зарур аст, ки дар дарс аз ин робитай истифода бурда, қайд намояд, ки маълумот оид ба ҳамтаъсиркунӣ ва алоқамандии байни организмҳои зинда ва муҳити берун аз замонҳои хеле қадим дар асоси мушохидаҳои ҳодисаҳои табиӣ маълум буданд. Аввалин маълумотҳо, оид ба биосфера дар асарҳои олимони голандӣ Б. Варениус ва X. Гюйгенс (1629-1695), инчунин табиатшиноси фаронсавӣ Ж. Бюффон (1707-1788) нишон дода шудаанд.

Бо мурури замон маълум шуд, ки организмҳои зинда танҳо дар алоқамандӣ ва мубодилаи моддаҳо бо муҳити зисти худ вучуд дошта метавонанд. Ин нуқтаи назарро табиатшиносӣ фаронсавӣ Ж. Кюве (1769-1832) хеле хуб гуфтааст: «Ҳаёт ин тарзи мураккаби ҳаракат мебошад. То он даме, ки ҳаракат вучуд дорад, организм зинда аст ва бо қатъ шудани ҳаракат, организм нобуд мешавад».

Олимони фаронсавӣ Ж.Б.Дюма (1800-1884), Ж.Бусенго (1802-1887), олими олмонӣ Ю.Либих (1803-1873) ва як қатор тадқиқотчиёни дигар вазифаи рустаниҳои сабзро дар мубодилаҳои газии сайёраи Замин ва муҳим будани маҳлулҳои хокиро дар гизогирӣ рустаниҳои муайян карданд.

Ибтидой илмии биосфера ба олими бузурги табиатшиноси фаронсавӣ Ж.Б.Ламарк (1744-1829) тааллук дорад. Истилоҳ «биосфера»-ро ҳамчун қабати маҳсуси Замин аввалин бор геологи австриягӣ Э.Зюсс соли 1875 пешниҳод кард. Баъдтар табиатшинос А.Гумболдт (1769-1858) дар асари панцирдаи худ «Коинот» ин фикрҳоро сайқал дода, нишон дод, ки тамоми ҳодиса ва ҷараёнҳои табииӣ ба ҳам алоқаманд мебошанд. Омӯзишҳои оянда нишон доданд, ки байни рустаниҳо, ҳайвонҳо ва маъданҳо алоқаманди мавҷуд аст ва ин самтҳо дар корҳои В.В.Докучаев хуб нишон дода шудаанд.

Мавчуд будани биосфераи Замин ҳамчун системаи табиие, ки дар он гирдгардиши энергия ва модда бо иштироки организмҳои зинда ба амал меояд, дар китоби табиатшиносӣ олмонӣ Я.Молешотта қайд шуда буд. Баъдтар олими дигари олмонӣ В.Пфеффер (1845-1920) организмҳоро аз рӯи тарзи гизогириашон ба се гурӯҳ: авто - (фото) трофҳо, гетеротрофҳо ва миксотрофҳо чудо карда бо ҳамин дар фаҳмиши чараёнҳои асосии мубодилаи моддаҳо дар биосфера рӯшанӣ андоҳт.

Ақида асосй оид ба омұзиши биосфера ба олими рус В.И.Вернадский (1863-1945) тааллук дорад, ки дар китоби ў «Биосфера» (1967) хеле хуб нишон дода шудааст. В.И.Вернадский биосфераро ҳамчун кураи ҳаётие, ки дар он доимо таъсири байниҳамдигарии организмҳои зинда ва моддаҳои таассубй ба амал меоянд, баҳо медод. Вай навишта буд: «Организмҳои зинда манбаи асосии биосфера буда, бо он ҳамчун чизо ва энергия зич алокаманд буда, кувваи бузурги геологй мебошанд...». Ҳамин тавр В.И.Вернадский қайд мекунад, ки хусусияти хоси биосфера ин интиқоли атомҳои элементҳои химияй мебошанд, ки бо энергияи нури рӯшноии Офтоб вобастагй доранд ва дар ҷараёнҳои мубодилаи моддаҳо, расиш ва афзоиши организмҳо инъикос мейбанд.

Зимни омӯзиши мавзӯи «Асосҳои экология» омӯзгор қайд менамояд, ки экология илме мебошад, ки муносабати байниҳамдигарии организмҳои зиндаро дар ҳамбастагӣ бо муҳити атроф мавриди омӯзиш қарор медиҳад.

Ба монанди илмҳои дигар экология ҳам инкишофи пурпечутоби худро дорад. Аз рӯи маълумотҳои то давраи мо омада, расмҳо, олоти шикорӣ, тарзи парваришӣ рустаний, расму одати одамон дар ибтидои инкишофи худ оид ба тарзи ҳаётгузаронии ҳайвонҳо, мавзезъҳои нашъунаъмои рустаниҳо, тарзи кишт ва гайра, тасаввурот доштанд. Баъзе маълумотҳоро мо дар меъмориҳои таърихии ҳалқҳои Юнон, Хинду форсу-тоҷик мушоҳида мекунем. Масалан, дар китоби қадимаи ҳиндуҳо «Махабхарата» қарнҳои VI-II пеш аз милод оид ба тарзи ҳаёти 50 намуди ҳайвонот ва тағиyrёбии миқдории онҳо маълумот ҷой дорад.

Дар асарҳои Гераклит 530-470-и пеш аз мелодӣ, Гиппократ (460-370-и пеш аз милод) Арасту (384-322-и пеш аз милод) ва Гайраҳо. оид ба экология хулосаҳои хеле амике дучор мешаванд. Масалан, Арасту дар асари худ «Таърихи ҳайвонот» зиёда аз 500 намуди ҳайвонҳоро тавсиф карда, оид ба рафтори онҳо маълумот додааст. Теофрат Эрезийский (солҳои 372-287 пеш аз милод) таъсири хок ва иклимиро ба сохтори рустаниҳо, дар мисоли майдони хеле калони бахри Миёназамини қадим хеле хуб нишон додааст. Баъдтар Плинния калонӣ дар нимаи ин аср майлу рағбат ба омӯзиши табиат хеле суст шуда, ба ҷойи он зохирбинӣ ва фикҳ бартарӣ пайдо карданд. Дар ин давра одамонро на танҳо барои ақидаи инкишофи табиат, ҳатто барои хондани китобҳои файласуфони қадим ҳам месӯzonданд. Танҳо баъзе асарҳои дар ин давра эҷодшуда аҳамияти илмӣ доштанд (Разес соли 850-923, Абӯали ибни Сино соли 980-1037), ки оид ба рустаниҳои доругӣ, рустаниҳои зироатӣ,

ҳайвоҳои хонагӣ ва гайраҳо маълумотҳои саҳҳо пешниҳод карда буданд. Дар асрҳои миёна аз нав зиндашавии илмҳои табиатшиносӣ боз ба ҷашм мерасид. Дар асарҳои худ Алберт фон Болштадт (1193-1280) оид ба шароити зисти рустаниҳо, ҳок, аҳамияти рӯшноии офтоб маълумоти саҳҳо дода, сабаби оромии рустаниҳоро дар зимистон, расиш ва афзоиши онҳоро бевосита бо ғизои онҳо алоқаманд мекунад. Дар асари бисёрчилдаи худ «Оинаи табиат» Венсенн де Бове (асри X111) дар бораи организмҳои зинда маълумотҳои саҳҳо додааст. Дар асарҳои табиатшиносони зиёд оид ба гуногуни организмҳои зинда, паҳншавии онҳо, ҳусусияти соҳтори рустаний ва ҳайвонҳое, ки дар шароити гуногун ҳаёт ба сар мебаранд, ахбороти зиёде ҷамъ шуд. Аввалин таснифкорон А. Сезалпин (1513-1603), Д. Рей (1623-1705), Ж. Турнефор (1656-1708) ва дигарон вобастагии рустаниҳоро аз муҳити зист ё ки ҷойи парвариши онҳо таҳлил намуданд. Дар асари худ «Географияи ҳайвонот» П. С. Паллас тарзи ҳаётини 151 намуди ширхӯрҳо ва 425 намуди паррандаҳоро омӯхта, ҳодисаҳои биологиеро ба монанди кӯчиш, ҳобравӣ ва муносибати ҳешутабории намудҳоро хеле хуб таҳлил намудааст, ки баъдтар Б. Е. Райкова (1947) ўро яке аз асосгузорони экологияи ҳайвонот ҳисоб мекунад. Таъсири муҳит ба организмҳои зинда дар асарҳои як қатор олимон нишон дода шудааст. Аз ҷумла, агроном А. Г. Болотов (1738-1833) дар асоси муҳоҳидаҳои худ усулҳои таъсир расондан ба рустаниҳои ҷавони себ ва аҳамияти намакҳои маъданиро дар ҳаётӣ рустаниҳо, инҷунин масъалаи муносибатҳои байніҳамдигарии организмҳо ва гайраҳо пешниҳод карда буд.

Олими фаронсавӣ, табиатшинос Ж. Л. Бюффон (1707-1788) дар асари худ «Таърихи табиӣ» аз нигоҳи материалистӣ баҳо дода қайд мекунад, ки байни материя ва ҳаракат алоқамандии бевосита мавҷуд аст. Ӯ тасдиқ мекунад, ки сабаби асосии тағиیرёбии як намуд ба намуди дигар дар зери таъсири омилҳои беруна, ҳарорат, иқлим, сифати ғизо ва гайраҳо мебошад. Аз нигоҳи Ж. Л. Л. Бюффон материя ҳеч гоҳ бе ҳаракат вучуд надошт. Бюффон нуқтаи назари пайдоиши илоҳии Замиро инкор мекард. Махӯз ба туфайли ақидаҳои дар асарҳои Бюффон пешниҳодшуда барои омӯзиши минбаъдаи такомули Ж. Б. Ламарк (1744-1829) замина гузошта шуд. Вай дар асари худ «Фалсафаи ҳайвонотшиносӣ» (1809) далели зинаҳои инкишофи олами зиндаро нишон дод. Ж. Б. Ламарк омилҳои берунаро яке аз сабабҳои муҳими, тағиیرёбихо ва мутобиқшавии организмҳо дар инкишофи олами ҳайвонот ва рустаниҳо ҳисоб мекард. Бо мурури замон то охирҳои асри X111 оид ба экологияи рустаниҳо ва ҳайвонот далелҳои зиёде ҷамъ шуданд, лекин онҳо ақидаҳои комили экологӣ надоштанд ва танҳо нуқтаи назари экологиии омӯзиши ҳодисаҳои табииро дар бар мегирифтанд.

Давраи дуюми пурвчи инкишофи илми экология бо корҳои тадқиқотии соҳаи ҷуғрофияи рустаниҳо алоқаманд буд. Асосгузори аслии экологияи рустаниҳо А. Гумболдт (1769-1859) дар асри худ «Ақидаҳо оид ба ҷуғрофияи рустаниҳо» (1807), ки дар асоси муҳоҳидаҳои бисёрсолаи худ дар Амрикӣ Марказӣ ва Ҷанубӣ гузаронида буд, нишон дод, ки шароити иқлими, баҳусус, ҳарорат дар паҳншавии рустаниҳо аҳамияти хеле муҳим дорад.

Олими олмонӣ, ҳайвонотшинос К. Глогер (1883) дар асари худ оид ба тағиیرёбихои парандаҳо дар зери таъсири иқлим ва олими даниягӣ Т. Фебер (1826) оид ба ҳусусияти парандаҳои шимол, К. Бергман (1848) дар бораи тағиیرёбихои ҷуғрофӣ дар мисоли андозаи ҳайвонҳои хунгарм хеле муҳокима рондаанд.

Олими рус Э. А. Эверсман организмҳоро дар алоқамандии бевосита бо муҳити атроф мавриди омӯзиш қарор дода буд. Ӯ дар асари худ «Таърихи табиии кишвари Оренбург» (1840) омилҳои муҳити берунаро ба абиотӣ ва биотӣ чудо карда.

К.Ф. Руле як қатор масъалаҳои тадқиқотии биологияи ҳайвонҳоро пешниҳод карда, барои пешрафти илми «зообиологӣ» замина гузошт. Корҳои илмии Руле барои пешрафти корҳои тадқиқотии шогирдон ва пайравони Ӯ - Н. А. Северцов (1827-1885), А. Н. Бекетов (1825-1902) роҳнамои хубе шуд. Н. А. Северцов дар асари худ «Ҳодисаҳои даврӣ дар ҳаётӣ даррандаҳо, паррандаҳо ва ҳазандаҳои губернияи Воронеж» аввалин шуда дар Русия ба таври амиқ тадқиқотҳои экологиро дар бораи олами ҳайвонот таълиф кард. Ҳамин тавр, олимони аввали асри XIX қонуниятиҳои байни организм ва муҳит, вобастагии байни организмҳо, ҳодисаҳои мутобиқшавӣ ва мутобиқатпайдокуниро таҳлил намуданд. Аммо амалӣ шудани ин масъалаҳо ва инкишофи илми экология дар асоси таълимоти Ч. Дарвин (1809-1882) ҳалли худро ёфтанд. Дар ҳақиқат Ч. Дарвин яке аз аввалин пионерони соҳаи илми экология ба ҳисоб меравад. Дар асари худ «Пайдоиши намудҳо» (1859) вай нишон дод, ки «мубориза барои ҳаёт» дар табиат ба интиҳоби табиӣ меорад, яъне қувваи ҳаракатдиҳандай такомул ба ҳисоб меравад.

Ғалабаи назарияи такомул дар биология барои таърихи экология зинаи сеюм буда, барои омӯзиши амиқтари масъалаҳои экологӣ заминai нав мекушояд ва ба туфайли назарияи

дарвинӣ ба илми мутобиқшавии организмҳо табдил меёбад. Мафхуми «экология»-ро аввалин бор олими олмонӣ, ҳайвонотшинос Э. Геккел соли 1866 пешниҳод намудааст. Ӯ ин илмро чунин таъриф додаст. «Экология воефиғияти иқтисодии табиат буда, дар як вақт тамоми муносибатҳои олами зиндаро бо ҷузъҳои узвӣ ва гайриувӣ мавриди тадқиқоти худ қарор дода, тамоми алоқамандиҳои байни рустаний ва ҳайвонотҳоро меомӯзад». Э. Геккел (1834-1910) экологияро ба илмҳои биологӣ ва илмҳои табиий доҳил карда, исбот кард, ки экология тамоми самтҳои ҳаётии организмҳои зиндаро дар бар мегирад. Мафхуми экология дар оянда аз тарафи олимони зиёд эътироф шуда, дар нимаи дуюми асари XIX асоси омӯзиши тарзи ҳаётии ҳайвонот ва рустаниҳо, мутобиқшавии онҳо ба шароити иқлими-ҳарорат, рӯшной, намнокӣ ва гайра гардид.

Рустанишиноси даниягӣ Е. Варминг дар асари худ «Ойкологияи географияи рустаниҳо» асосҳои экологии рустаниҳоро баён намуда, вазифаҳои онро ба таври амиқ нишон медиҳад. Самтҳои асосии экологии системаи муайяни фитоэкологияро пешниҳод мекунад, ва дар асоси ҳамин бо як эътиимод ӯро метавон яке аз асосгузорони экология номид.

А.Н. Бекетов дар асари илмии худ «Чуғрофияи рустаниҳо» (1896) аввалин бор мафхуми маҷмӯи биологиро ҳамчун маҷмӯи шароитҳои беруна ифода намуда, алоқамандии соҳторӣ, анатомӣ ва морфологии рустаниҳоро ба паҳншавии чуғрофии онҳо муайян карда, ба омӯзишу тадқиқотҳои физиологӣ дар экология замина гузашт.

Оҳирҳои соли 70-уми асари XIX дар баробари натиҷа ва тадқиқотҳо самти нави илмӣ - биосенология пайдо шуд. Гидробиологӣ олмонӣ К. Мебиус соли 1877 дар асоси омӯзиши садафаки (як намуди малюске, ки ба сифати гизо истифода мешавад) дар баҳри Шимолӣ сукунат дошта, тассаввуроти моро нисбат ба биосеноз ҳамчун қонунияти қонунии организмҳо дар муҳити муайян ғанитар гардонид. Ба ақидаи Мебиус тағиyrёбии яке аз омилҳои биосеноз ба тағиyrёбии дигар омилҳои биосеноз оварда мерасонад.

Омӯзиши ҷамоаҳо бо истифодаи усуљҳои баҳисобирии миқдори таносуби организмҳо хеле пеш рафт. Омӯзиши ҷамоаи рустаниҳо ба самти алоҳидай илм - экологияи растаниҳо замина гузашт, ки дар ин ҷода саҳми олимони рус С.И. Коржинский ва И. К. Пачоско хеле арзанда аст.

Олими намоёни рус В. В. Докучаев (1846-1903) дар асари худ «Таълимот оид ба минтақаҳои табиий» навишта буд, ки пештар ҷисмҳо, ҳодиса ва оғатҳои табиий - об, замин ва гайрапо танҳо дар алоҳидагӣ меомӯҳтанд, на ин ки дар таносуб ва доимиятии генетикий. Қонунҳои алоқамандии доимии байни тавонӣ, ҷисмҳо ва ҳодисаҳо, байни табиати зинда ва гайризинда, байни рустаниҳо, ҳайвонҳо ва олами маъданҳоро аз як тараф ва одаму олами ҳастию - рӯҳии онро аз тарафи дигар омӯҳтан лозим аст. Таълимоти В. В. Докучаев ба манзарашиносӣ, тадқиқотҳои муносибати рустиниҳо ва хок замина гузаштанд, ки дар асарҳои олими намоёни рус Г. Ф. Морозов «Таълимот оид ба ҷангал» ва таълимоти В. Н. Сукачёв оиди биогеосенозҳо ҳамаҷониба таҳлили худро ёфтаанд.

Дар аввалҳои асари XX-ум мактабҳои экологии гидробиологҳо, фито-сенологҳо, рустанишиносҳо ва ҳайвонотшиносҳо ташаккул ёфтанд, ки дар ҳар яке аз онҳо самтҳои муайяни илми экология инқишиф мейфт. Соли 1910 дар конгреси сеюми растанишиносон дар Брюсел, экологияи рустаниро ба экологияи фардҳо ва экологияи ҷамоаҳо ҷудо карданд. Бо пешниҳоди рустанишиноси швейтсарӣ К. Шретер экологияи фардҳоро аутэкология ва экологияи ҷамоаҳоро синэкология номиданд. Ин мафхумҳо баъдтар дар экологияи ҳайвонот ҳам қабул шуданд, ки ҳамаи ин дар асарҳои тадқиқотии экологияи ҳайвоноти Ч. Адамс (1913), дар китоби В. Шелфорд оид ба ҷамоаҳои ҳайвоноти хушкӣ (1913), тадқиқотҳои гидробиологии С. А. Зернов (1913) ва дигарон пурра таҳлил ва асоснок шудаанд.

Солҳои 1913-1920-ум ҷамъиятҳои илмии экология ва мачалаҳои илмӣ таъсис ёфтанд, ҳамчунин омӯзиши фанни экология дар як қатор донишгоҳҳо ба роҳ монда шуд. Дар экология ба таври васеъ ба омӯзиши ҳодисаҳо ва ҷараёнҳо, ки бо номи А. Лотки (1925) ва Ҷ. Волтерр (1926) алоқаманд буданд омӯҳта мешуданд.

Рустанишиноси рус И.П. Бородин соли 1910-ум дар съезди X11-уми табиатшиносони рус дар мавзӯи «Оид ба ҳифзи қитъаҳои рустаниҳои аз нигоҳи чуғрофӣ фоидаовар» баромад карда, даъват намуд, ки онҳоро ба монанди ёдгориҳои таъриҳӣ ҳифз бояд кард, чунки ба фикри ӯ агар онҳоро нест қунем, дуюмбора имконияти барқароркуниро надорем.

Олими рус Г. А. Кожевников (1917) сабит мекард, ки ба қатори омилҳои вайронкунандай муҳити зист - оқибати ҷанг ва инқилобҳо, ақибмондагӣ, бемаърифатӣ, набудани технологияи инқишифёфта ва ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ доҳил мешаванд. Ӯ даъват мекард, ки новобаста аз ҳолати иҷтимоии ҷамият бояд ба ҳифзи муҳити атроф дикқати маҳсус дода шавад.

Дар зинаи ҷоруми инқишифи экология баъди тадқиқотҳои ҳамаҷониба то солҳои 30-уми асари XX асоси фаҳмишҳои назариявӣ дар соҳаи биосенология доир ба сарҳад ва соҳтори

биосеноз, дарацаи устуворӣ, имконияти худидоракунии ин системаҳо муайян шуданд. Тадқиқотҳо дар бораи гуногуни муносибатҳои организмҳое, ки дар асоси ҳастии биосенозҳо қарор доштанд вусъат меёфт. Масъалай муносибати организмҳои зинда бо табииати гайризинда аз тарафи олими рус В. И. Вернадский (1926) ҳаматарафа омӯхта шуданд ва бо ҳамин дар ягонагии организмҳои биотӣ ва омилҳои табиётӣ мухити зист замина гузашта шуд.

Дар тадқиқоти фитосенологӣ саҳми олимони рус В. Н. Сукачёв, Б. Н. Келлер, В. В. Алёхин, А. Г. Раменский, А. П. Шенников, олими амрикӣ Ф. Клементс, даниягӣ К. Раункиер, швейцариягӣ Г. Дю Рие, швейцариягӣ И. Браун-Бланк ва дигарон хеле назаррас аст. Дар асоси хусусиятҳои морфологӣ, физиологӣ, экологӣ-морфологӣ ва дигар хусусиятҳои ҳоси ҷамоаҳо системаҳои гуногуни таснифоти рустаниҳои пешниҳод шуда, доир ба индикаторҳои экологӣ, омӯзиши соҳтор, ҳосилнокӣ, динамикаи алоқаи фитосенозҳои корҳои зиёдеро ба анҷом расониданд.

Дар инкишофи экологияи умуми саҳми Д. Н. Кашкарор (1887-1941) хеле назаррас аст. Ӯ дар асарҳои худ «Муҳит ва ҷамият», «Ҳаёт дар биёбон» ва дастури таълими худ оид ба экологияи ҳайвонот (1938) самтҳои муҳими экологиро нишон дода, самти нави илмии экология-экологияи популяциониро пешкаш кардааст. Олими инглизис Ч. Элтон дар асари ҳудаш «Экологияи ҳайвонот» (1927) дикқати асосиро аз омӯзиши организми алоҳида ба популяцияи ҳамчун воҳиди ягонае, ки онро мустақилона бояд омӯхт равона мекунад.

Дар инкишофи экологияи популяционӣ саҳми олимон С. А. Северцов, Е. Н. Синская, И. Г. Серебряков, М. С. Гиляров, Н. П. Наумов, Г. А. Викторова, Т. А. Работнов, А. А. Уранов, С. С. Швартс ва диг. хеле қалон аст. Е. Н. Синская (1948) оид ба муайян кардани полиморфизми (гуногуншаклии ҳайвонот ва набототи ҳамчинс, ки шаклан аз ҳамдигар фарқи кулӣ доранд) экологӣ ва ҷуғрофии намуди рустаниҳои тадқиқотҳои зиёде бурд. И. Г. Серебряков нисбат ба таснифоти шакли ҳаётии организмҳои корҳои зиёдеро анҷом дод. М. С. Гиляров (1949) ақидае пешниҳод кард, ки дар гузариши бандпойҳо ба ҳушкӣ, ҳок ҳамчун муҳити хубе хизмат кардааст. Тадқиқотҳои С. С. Швартс барои такомули экологияи ҳайвонҳои мӯҳрадор ба пайдоиши илми нав-палеоэкология овард, ки вазифаи асосии он барқароркунни тасвири шакли ҳаётии организмҳои мурдарафта мебошад.

Аввалҳои солҳои 40-уми асри XX дар экология үсулҳои нави тадқиқотӣ перомуни системаҳои табиии экологӣ пайдо шуданд. Г. Гаузе (1934) принципи намоёни худ истиснои рақобатро пешниҳод карда, муҳим будани алоқаи гизоиро ҳамчун роҳи асосии интиқоли энергия ба воситаи ҷамоаҳои табии нишон дод, ки барои омӯзиши системаҳои экологӣ саҳми муҳиме буд. Олими инглизис А. Тенсли (1935) барои «Дуруст ё нодуруст истифодабарии нуқтаи назар ва мағҳумҳо дар экологияи рустаниҳо» мағҳуми экологии «системаи экологиро» пешниҳод кард. Мувафақияти А. Тенсли дар он буд, ки ӯ биосенозро ба биотоп дар дарацаи воҳиди функционалии нави экосистемаҳо оmezish дод. Соли 1942 олими рус В. Н. Сукачёв (1880-1967) фаҳмиши биогеосенозро тақвият бахшида, дар он ягонагии маҷмӯи организмҳои зиндаро бо омилҳои абиотӣ, ки дар асоси он тамоми ҷамоаҳои зинда ва муҳити гайризинда-гирдгардиши моддаҳо ва мубадалшавии энергияро дар бар мегиранд, нишон дод. Бадтар олими амрикӣ Г. Винберг (1936) ба муайян кардани ҳоилнокии биологии ҷамоаҳои обӣ шурӯй мекунад. Олими дигари амрикӣ Р. Линдеман бошад асоси үсулҳои ҳисобкунни мувозинаи энергетикии системаҳои экологиро пешниҳод мекунад, ки баъзан ҳисоби пешакии ҳосилнокии популяцияи ва биосенозҳоро дар шароиту муҳити муайян ҳисоб намудан имконият пайдо шуд. Омӯзиши экосистемаҳо бошанд ба таълимоти экологии биосфера замина гузашт, ки он ба қалами олими рус В. И. Вернадский тааллуқ дорад. Биосфера аз нигоҳи В. И. Вернадский системаи сайёравие мебошад, ки доимият ва вазифаи он дар асоси қонуниятиҳои экологии мувозинаи таъминоти моддаҳо ва энергия қарор дорад.

Олими рус Н. Ф. Реймерс (1931-1993) дар омӯзиши муносибати одам ва табииат, нуқтаи назари экологияи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва табииат саҳми босазо гузаштааст, ки асарҳои зиёди ӯ ба ин мавзӯй бахшида шуданд. Олими намоёни рус Н. Н. Моисеев (1917-2000) фаъолияти илмии худро ба омӯзиши экология ва оқилона истифодабарии сарватҳои табии бахшида буд. Ӯ үсулҳои оптимальӣ истифода бурдани сарватҳои табии, моделҳои риёзии динамикии биосфера, методологияи муносибати биосфера ва ҷамият, моделҳои доимиятии биосфера дар шароити таъсири антропогений пешниҳод карда, дар инкишофи илми экология нақши барҷаста гузаштааст.

АДАБИЁТ

1. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения.- М.: Просвещение, 1988.-192 с.
2. Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе: / А.И. Еремкин М, 2016 -
3. Алиханян С.И., Акифьев А.Ап., Чернин Л.С. Общая генетика. М.; «Высшая школа» - 1985.

4. Маҳмадзӣев А., Савлатов С., Султонов С. Биологияи умумӣ. // А. Маҳмадзӣев, С. Савлатов С. Султонов Китоби дарси барои синфи 10.-Душанбе, - 2018
5. Маҳмадзӣев А., Савлатов С., Султонов С. Биологияи умумӣ. / А. Маҳмадзӣев, С. Савлатов С. Султонов Китоби дарси барои синфи 11.-Душанбе: - 2018
6. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятие по генетика. / К.В. Ватти, М.М. Тихомирова М.; «Просвещение» - 1979.
7. Воронин А.С. Самостоятельная работа студентов учебно-методическое пособие для студентов. // Учебник для педагогических вузов / Воронин А.С. –Екатеринбург, - 2005.-255 с.

УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖБИОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИСТОРИЯ В ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ

В этой статье автор обсуждает внедрение связи биологии с историей при изучении биологии. Междисциплинарное общение в преподавании биологии является одной из основных частей обучения и имеет большое значение в развитии изучения этого предмета. Учитель биологии должен уделять особое внимание междисциплинарному общению и учитывать знания учеников во время уроков. С помощью междисциплинарного общения учитель биологии в сотрудничестве с другими учителями может внести достойный вклад в улучшение образования. Междисциплинарное общение в преподавании биологии осуществляется только в том случае, если учитель обладает полными знаниями междисциплинарного общения.

Междисциплинарное общение в преподавании биологии может быть эффективным только в том случае, если учитель творчески выбирает правильные темы, полностью понимает цели и задачи учебной программы по биологии.

Нельзя игнорировать особенности взаимоотношений биологии с другими дисциплинами: биологией и физикой, биологией и историей, биологией и химией, биологией и географией, биологией и математикой, биологией и литературой и другими.

Ключевые слова: межпредметные связи, законы, клетка, история, клеточная теория, биосфера, биологическая связь с историей.

THE ESTABLISHMENT OF INTER-BIOLOGICAL RELATIONSHIPS WITH HISTORY IN THE STUDY OF BIOLOGY

In this article, the author discusses the introduction of the link between biology and history in the study of biology.

Interdisciplinary communication in biology teaching is one of the main parts of the study and is of great importance in the development of the study of this subject. The biology teacher should pay special attention to interdisciplinary communication and take into account the knowledge of the students during the lessons. Through interdisciplinary communication, a biology teacher, in collaboration with other teachers, can make a worthy contribution to improving education. Interdisciplinary communication in biology teaching is carried out only if the teacher has full knowledge of interdisciplinary communication.

Interdisciplinary communication in biology teaching can only be effective if the teacher creatively chooses the right topics, fully understands the goals and objectives of the biology curriculum.

The peculiarities of the relationship between biology and other disciplines cannot be ignored: biology and physics, biology and history, biology and chemistry, biology and geography, biology and mathematics, biology and literature, and others.

Key words: intersubject connections, laws, cell, history, cell theory, biosphere, biological connection with history.

Сведение об авторах:

Баротзода Камолиддин Ашур – доцент кафедры общая биология и методика преподавание биологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, тел.: (+992) 934050446.

Давлатов Said- старший преподаватель кафедры методики преподавания биологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, тел.: (+992) 931690173.

About the authors:

Barotzoda Kamoliddin Ashur - Associate Professor of the Department of General Biology and Teaching Methodology Biologists of the Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Aini, tel.: (+992) 934050446.

Davlatov Said - Senior Lecturer of the Department of Methods of Teaching Biology of the Tajik State Pedagogical University named after Sadreddin Aini, tel.: (+992) 931690173.

МЕТОДИКАИ ТАШХИСИИ ОМЎЗИШИ ФАҶОЛИЯТИ ИННОВАЦИОННИЙ ОМЎЗГОР

Сайдов Н.Т., Ҳусензода А.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садридин Айнӣ

Замони мусир замони пешрафти техникаю технология буда, аз ҳар як омӯзгор тақазо менамояд, ки дар раванди таълим аз ӯҳдаи истифодаи технологияи иттилоотию комуникатсионӣ барояд. Вобаста ба омӯзиши фаҶолияти инноватсионии омӯзгор Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид кардаанд, ки “Вазифаи аввалиндараваҷаи Вазорати маориф ва илм, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки ҳамаи қувваю имкониятҳои худро дар баробари рушди илмҳои гуманинтарӣ ба инкишофи илмҳои техникӣ, риёзӣ сафарбар намуда, заминаи такомули шуури техникаи инноватсионӣ ва иқтисодии чомеаро фароҳам оранд”. [1] Зоро тамоми бурду боҳти муассисаҳои таълимӣ аз қабили ҷорӣ намудани низоми нав барои баланд бардоштани маҳорати касбии омӯзгорон бо истифодаи аз техника ва технологияи инноватсионӣ вобастагии зиёд дорад.

Истифодаи усули ташхисӣ барои дарёфт кардани паҳлухои самараноки таълим дар фаҶолияти омӯзгорон, дархост ва пуррагии онҳо, дар маҷмӯъ барои фаҶолияти мақсаднок оид ба инкишофи фарҳанги касбию педагогӣ имконият дода, барои нишон додани ташабbus ва эҷодиёти ҳар як омӯзгор шароит фароҳам меорад.

Дидгоҳи марказии консепсияи омӯзиши ташхисӣ аз он иборат мебошад, ки дар таҷрибаи ҳар як омӯзгор ё ҳайати омӯзгорони мактаб алоқаи мутақобилаи ҷузъҳои таҷрибаи мусбӣ ва манғӣ мавҷуд буда, мушахасӣ ва самаранокӣ дар кори ташаккули фарҳанги касбии педагогӣ ҳусусиятҳои мусбӣ ва манғии фаҶолиятро талаб менамояд.

Мувофиқи ақидаи як қатор муҳақиқон (М.Нуъмонов, М.Ибодов, А.Саторов, О.Исломов) методикаи ташхисии омӯзиши ҷараёнҳои инноватсионӣ пешбинӣ менамояд:

- Омӯзиши манғиат, талабот, таваҷҷӯҳи мақсадноки омӯзгорон, ки дар асоси бартараф кардани мушкиниҳои воқеии фаҶолияти педагогӣ ташаккул мейбанд;
- Ҷӯстани роҳҳо, консепсия ва технологияҳои таҷрибаи пешқадами педагогӣ, ки ба қонеъ кардани манғиат ва талаботҳои омӯзгорон равона карда шудаанд;
- Интиҳоби ҳусусиятҳои шаҳсии омӯзгор, намудҳои азхуднамоӣ ва воридсозии инноватсионӣ педагогӣ (намоиш, шарҳ, дарсхои күшод, омӯзиши адабиёт, тайёр кардани маърузаҳо, иштирок дар кори таҷрибай ва гайра) [8].

Корҳои амалӣ омӯзиши ташхисии инноватсионӣ педагогӣ якчанд марҳиларо дар бар мегирад:

Дар марҳилаи якум саволномапуркунии омӯзгорон, таҳлили саволномаҳо, муайян кардани маълумот оид ба мазмуни саволномаҳо дар ҷараёни мусоҳибаи инфириодӣ, таҳлили маълумотҳои ташхисӣ гузаронида мешавад.

Дар марҳилаи дуюм бо дарназардошти маълумотҳои мушахҳаси марҳилаи якум ба нақшагарӣ ва роҳандозии нақшоҳои корӣ оид ба баланд бардоштани сатҳи таҳассуснокии касбиу педагогӣ гузаронида мешавад. Маводҳои ташхис ҳамчун асоси банақшагарии фаҶолияти методии мактаб, фаҶолияти комиссияи фаннӣ-методӣ ва фаҶолияти инфириодии методии омӯзгор истифода мешаванд.

Дар марҳилаи сеюм ҷамъбасти кор ва ташхисгузории тақрорӣ гузаронида мешавад. Вазифаҳои марҳилаи мазкур аз равона кардани фаҶолияти омӯзгор ба муайян кардани натиҷаҳои хотимавӣ ва фосилавии кор иборат мебошад: ба таҳлили тағйиротҳо, ки дар доҳили ҳайати педагогӣ ба амал меоянд ба таҳлил ва баҳодиҳии фаҶолияти иттиҳодияҳои методӣ ва комиссияҳои вобаста аст.[5]

Таҷриба нишон медиҳад, ки муносибати ташхисӣ барои ба таври нав ба роҳ мондани кор оид ба тақмили таҳассуси омӯзгорон, таъсир кардан ба устувории натиҷаҳои кор имконият медиҳад. Аммо ҷизи дигарро дар хотир доштан лозим аст, ки истифодаи самараноки усули ташхисӣ аз равонагӣ ба фаҶолияти инноватсионӣ, ба рушди эҷодиёти ташабbusи педагогӣ вобаста мебошад.

Мағҳуми «инноватсия» дар тарҷума аз калимаи англиси *innovatio* маънои «таҷдид, навоварӣ ва тағйирот»-ро дорад. Мағҳумҳои мазкур аввалин маротиба дар таҳқиқотҳои асри XIX пайдо шуда, ворид намудани байзэ аз ҷузъҳоро аз як фарҳанг ба фарҳанг дигар.

Дар солҳои 80-уми асри XX соҳаи нави илм, инноватика – илм дар бораи воридотҳои нав ба миён омад, ки дар доираи он қонуниятҳои воридотии нави техникӣ дар соҳаи истеҳсолоти маводӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтанд. [6]

Дар муносибат ба чараёни педагогий инноватсия маънои ворид намудани чизи навро ба мақсад, методҳо, шакли омӯзиш, тарбия ва ташкили фаъолияти якчояи омӯзгору хонанда мебошад.

Масъалаи инноватсияҳо ва албатта таъминоти мафхумии он дар илми педагогика мавриди таҳқиқотҳои маҳсус гаштанд. Мафхумҳои «инноватсия дар таҳсилот» ва «инноватсияҳои педагогӣ», ки ҳамчун қалимаҳои ҳамрадиф истифода мешуданд, аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва ба дастгоҳи дараҷагии педагогика ворид карда шуданд. [2, с.84-89;3, с.94-96]

Инноватсияҳои педагогӣ – воридотҳои нав ба фаъолияти педагогӣ, тағиирот дар таркиб ва технологияи таълиму тарбия, ки мақсади баланд бардоштани самаранокии онҳоро доранд, мебошад

Ҳамин тариқ, чараёни инноватсионӣ аз ташаккул ва инкишофи таркиб ва ташкили нав иборат мебошад. Дар маҷмӯъ дар зери мафхуми чараёни инноватсионӣ фаъолияти маҷмӯй оид ба ташкил (таваллуд, коркард), азҳуднамой, истифодабарӣ ва паҳннамоии навовариҳоро дорад. Дар адабиёти илмӣ ҷудокуни мафхумҳои «новатсия» ва «инноватсия»-ро фарқ мекунанд.

Ҳамчунин, новатсия – ин маҳз мавод (усули нав, методика, технология, барнома ва гайра) ва инноватсия – ин раванди азҳуднамоии маводи мазкур мебошад. Инноватсия – ин тағиироти мақсаднок мебошад, ки ба муҳити истифодабарӣ ҷузъҳои нави бонизом, ки гузариши низомро аз як ҳолат ба ҳолати дигар ба миён меорад, дар бар мегирад.

Инчунин мафхумҳои мазкур ба мисли «инноватсия» ва «ислоҳот»-ро ҷудо кардан лозим аст. Фарқи мафхумҳои мазкур аз якдигар дар феҳрист дидо баромада шудаанд.

Мафхумҳои «ислоҳот» ва «инноватсия»

Фехристи 1

| Ислоҳот | Инноватсия |
|--|--|
| Тағири мухлатҳои оғози таълим | Тағиирот дар фаъолияти доҳилии ташкилотии мактаб |
| Зиёд карданӣ маблағузорӣ | Тағиирот дар таркиби таҳсилот |
| Тағиирот дар таҷхизонидани муассисаҳои таълимӣ | Тағиирот дар усуљҳои таълим |
| Тағиирот дар довомнокии таълим | Тағиирот дар муносибатҳои «Омӯзгор - хонанда» |
| Баланд бардоштани дарачаи таҳсилот | |
| Талаботҳои нави санитарию беҳдоштӣ | |

| | |
|--|---|
| Ислоҳот – ин воридотҳои нав, ки аз ҷониби ҳокимиюти давлатӣ ташкил ва гузаронида мешавад | Ислоҳот – ин воридотҳои нав, ки аз ҷониби кормандони низоми таҳсилот ташкил ва гузаронида мешавад |
|--|---|

Воридотҳои нав ҳангоми аз ҷунун нуқтаи назар дидо баромадан, ҳамчун натиҷаи инноватсия ва чараёни инноватсионӣ дар доираи рушди се марҳилаи асосӣ: ақидаҳои тавлидӣ (дар ҳолати муайян – ихтирооти илмӣ), коркарди ақида дар ҷанбаи иловагӣ ва роҳандозии воридотҳои нав дар амалия баррасӣ мегардад. Вобаста бо ин чараёни инноватсиониро метавон ҳамчун раванди расонидани ақидаи илмӣ то марҳилаи истифода ва иҷроиши амалии бо тағииротҳои мазкур дар иртибот ба муҳити иҷтимоию педагогӣ алоқаманд, баррасӣ намуд.Faъолияте, ки мубадалашавии ақидаҳоро дар воридотҳои нав таъмин менамояд ва низоми ташаккулдиҳандай идоракуни чараёни мазкурро тағир медиҳад, ин фаъолияти инноватсионӣ мебошад.

Ҳамчунин, ҳусусияти дигари рушди марҳилаҳои чараёни инноватсионӣ мавҷуд мебошад. Дар он амалҳои зеринро ҷудо менамоянд:


- муайян карданӣ талабот ба тағиирот;
- гирдоварии маълумот ва таҳлили вазъият;
- интиҳоби қаблӣ ё коркарди мустақилонаи воридотҳои нав;
- қабул карданӣ қарор оид ба воридотҳо (азҳуднамой);
- аслан зуди воридот, бо дар баргирии истифодаи санчишии навоварӣ;
- бақолабдарорӣ ё истифодаи дарозмуддати навоварӣ, ки дар ин раванд он ҷузъи амалияи ҳаррӯза мегардад.

Инноватсия дар таҳсилот навовариҳои маҳсус тарҳрезикардашуда, таҳиягардида ё ногаҳонӣ дар тартиби инноватсияҳои педагогӣ ихтироъ шудааст, ба хисоб меравад. Ба сифати таркиби инноватсияҳо метавонанд бошанд: дониши илмӣ-назариявӣ доир ба навоварии муайян, ки бо намуди шарҳи технологи ҷоиҳои таҷрибаи педагогии инноватсионии барои воридот тайёр буда, иҷро шудааст. Воридоти нав – ин ҳолатҳои нави босифати раванди

таълимию тарбиявй, ки ҳангоми ба амалия ворид кардани дастовардҳои илми педагогӣ ва психологӣ, бо истифодаи таҷрибаи пешкадами педагогӣ ташаккул меёбад, ба шумор меравад..

Инноватсияҳо на аз ҷониби идораҳои ҳокимиюти давлатӣ, балки аз тарафи кормандон ва муассисаҳои низоми таҳсилот ва илм коркард ва гузаронида мешаванд.

Вобаста аз нишонае, ки онҳоро чудо мекунанд, намудҳои гуногуни инноватсияҳо мавҷуд мебошанд, ки дар ҷадвали зер оварда шудааст:



6) мувофиқи манбаи баамалӣ

oberunij (берун аз низоми таҳсилот);
odoхилӣ (дар дохири низоми таҳсилот коркард карда мешаванд).

- 7) мувофики васеии истифодбари:
- ягона;
 - мунташир.

8) вобаста аз имкониятҳои вазоифӣ.

Ҳамин тарик, инноватсия дар доираи намудҳои гуногуни овардашуда роҳандозӣ гардида, хусусиятҳои ташаккули хонандагонро дар ҷараёни таълим вобаста ба методикаи ташхис ва омӯзиши фаъолияти инноватсионӣ бо далелҳои илмӣ - амалӣ натиҷагарӣ бояд карда шавад, ки он самараҳаҳшгардонии таълимро ташкил медиҳад.

АДАБИЁТ

1. Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии чумхӯрӣ аз 22-юми дебабри соли 2016.
2. Дюков В.М., Семенов И.Н. Педагогическая инноватика, / В.М. Дюков, И.Н. Семенов Красноярск: Университет, 2007-84 с.
3. Бондаревская Р.С. Педагогическое проектирование в контексте инновационной образовательной деятельности // Р.С. Бондаревская Человек и образование, М., 2009. - № 4. - С. 94-96.
4. Шоев Н.Н. Стандартҳо ва назорат дар таҳсилот. / Н.Н. Шоев Душанбе, 2004. - №5-С.10
5. Лазарев В.С., Дарки низоми инноватсионӣ ва педагогии мактаб/ В.С.Лазарев / Сельская школа. – 2003, - № 7-С.44
6. Рахимов Х, Нуров А., Педагогика / Х. Рахимов, А. Нуров Душанбе,- 2020 - С.84-107.
7. Юсуфбекова Н.Р. Таҷрибаи коркарди назарияи ҷараёни инноватсионӣ дар таҳсилот / Н.Р. Юсуфбекова Душанбе, 1992-С.66-77.
8. Нуъмонов М. Асосҳои методологии таълими математика ҳамчун илм / М. Нуъмонов Душанбе - 2002 - С.65-

75

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В данной статье рассматривается использование диагностического метода для выявления сильных сторон деятельности учителя. Авторы отметили теорию для целенаправленной деятельности по развитию профессионально-педагогической культуры для показания инициативы и таланта каждого учителя. Также показывает один из основных факторов развития педагогического профессионализма учителя. В данной статье приведено определение, сущность и история инновационной деятельности. Авторы проанализировали особенности развития учеников в процессе обучения в зависимости от методики диагностики и изучения инновационной деятельности с научно-практических фактов, что составило эффективности обучения.

В данной статье обсуждается основное значение инновационной деятельности учителя. А также приведено, что инновация в образование считается специально проектированием, разработанным или специальны новшеством в составе педагогической инновации. В качестве состава инновации можно определить научно - теоретические знания по новшествам, которое рассматриваются в виде технологической разъяснение проекта педагогической практики метода обучения.

Ключевые слова: инновация, технология, диагностика, метод, учебный процесс, преподаватель, ученик, уровень образования, развитие, активность, эффективность, результаты.

DIAGNOSTIC METHODS OF TEACHING INNOVATIVE TEACHER ACTIVITIES

This article examines the use of the diagnostic method to identify the strengths of the teacher. The author noted a special theory for purposeful activities to develop a professional and pedagogical culture to show the initiative and talent of each teacher. It also shows one of the main factors in the development of pedagogical professionalism of each teacher. This article provides the definition, essence and history of innovation. The authors analyzed the features of the development of students in the learning process, depending on the diagnostic methodology and the study of innovative activities from scientific and practical facts, which amounted to the effectiveness of training.

This article discusses the fundamental importance of teacher innovation. It is also shown that innovation in education is considered a specially designed, developed or special innovation as part of pedagogical innovation. As the composition of an innovation, it is possible to define scientific - theoretical knowledge of innovations, which is considered in the form of a technological explanation of the project of pedagogical practice of the teaching method.

Key words: Innovation, technology, diagnostics, method, educational process, teacher, student, educational level, development, activity, efficiency, results.

Сведение об авторах:

Сайдов Низомиддин Тоджиддинович – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общей психологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Адрес: проспект Рудаки 121, 734003 г. Душанбе тел: (+992) 201095000;

Хасанзода Абдулхамид Хасан соискатель кафедры общей педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, Адрес: проспект Рудаки 121, 734003 г. Душанбе тел: (992) 001888777

About the autors:

Saidov Nizomiddin Tojiddinovich – candidate Pedagogical Sciences of the Department of General pedagogy of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Address Rudaki Avenue 121, 734003 Dushanbe Phone: (+992) 201-09-50-00;

Hasanzoda Abdulhamid Hasan - is a candidate for the Department of General Pedagogy of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, Address: Rudaki Avenue 121, 734003 Dushanbe Phone: tel.: (+992) 001888777.

УДК 371.315.7

ЭТАПЫ И УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ «ИКТ» НА ТЕХНИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Рахмонова О.С.

Центра инновационный развития науки и новых технологий

Информационно-коммуникационная технология как новый современный образовательный инструмент привел к существенным изменениям системы и технологий обучения. На сегодняшний день определились ряд форм организации учебного процесса с помощью применений информационно-коммуникационных технологий. Обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий даёт возможность для самостоятельного освоения новых материалов на основе формирующегося до сегодняшнего дня технологии, таких как индивидуальное преподавание, групповое преподавание, активное взаимодействие между всеми участниками (одним из видов является тренинг), интерактивные методы обучения, ролевые игры и т.п.

Использование в электронных публикациях разные информационные технологии, также как анимация, рисунки, мультимедиа, результаты опросов и других интерактивных элементов даёт дидактические преимущества.

Из-за социально-экономических процессов, которые произошла после распада Советского Союза, в республике резко сократились тиражи печатных изданий, в связи с этим до сих пор во многих образовательных учреждениях не хватает современных учебников.

Однако, решения данной проблемы возможно только благодаря максимальному использованию ИКТ.

Анализ исследования технологии обучения в высших учебных заведениях свидетельствует о том, что технология обучения является традиционным и применения ИКТ составляет около 30%.

Основными проблемами в образовательных системах Таджикистана на сегодняшний день являются не достаточные оптимизации учебного процесса в современных условиях: низкая эффективность учебного процесса, недостаток использования ИКТ в профессиональном обучении, недостатки химических реагентов, физико-химических оборудований и современных лабораторий.

Как показывает практика, компьютеризация учебного процесса сталкивается с различными проблемами, начиная с техническим недостатком до не готовности обучающихся (школьники и студенты) к использованию компьютерных программ.

Необходимость решения вышеуказанных проблем обуславливает актуальность данной диссертационной работы.

При применении информационно-коммуникационных технологий в образовательной системе составляющие компоненты учебной деятельности не регламентируется, также день за днем совершенствуется, изучение осуществляется и при поддержке ряда инструкций. Обучения

в технических и естественнонаучных факультетах на базе информационно-коммуникационных технологий сильно отличается от традиционных технологий, одним из ярких примеров является использование программного обеспечения, таких как AutoCAD, ARCHICAD, CorelDRAW и т.п.

Тестирования и оценивания знаний обучающихся является одним из других видов компонентов информационно-коммуникационных технологий. Однако не все преподаватели считают приемлемым оценивания знаний обучающихся в технических и естественнонаучных факультетах.

На основе ряда литературных источников [1, 2] нами разработаны этапы обучения информационно-коммуникационных технологий в технических и естественнонаучных факультетах (рисунок 1).



Рисунок 1. Этапы обучения информационно-коммуникационной технологии в технических и естественнонаучных факультетах

В связи с вышеуказанные можно сформулировать цель использования информационно-коммуникационных технологий:

- формирования у студентов универсального мышления, компетентности, готовности к появлению «новых переходов»;
- формирования культуры использования информационно-коммуникационных технологий и личностные качества;
- развития личности, коммуникативные способности, оптимизм и самообладания студентов.

Основные принципы использования информационно-коммуникационных технологий заключаются в разработке подходов к систематизации дидактики, формирования взаимосвязи целевой направленности и философское понимание методологии.

В целом, развитие информационно-коммуникационных технологий привели к новому восприятию мира, критичности мышления, рационализму и развития педагогики.

Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают процесс передачи знаний, обратную связь и стала неотъемлемой частью нашей жизни. Во время распространения вируса COVID-19 люди еще раз убедились в том, что компьютер и компьютерные программы нужны как никогда. В развитых странах мира, таких как США, Китай и Россия всесторонне воспользовались информационно-коммуникационной технологией в учебных процессах во время пандемии.

Необходимо отметить, что обучение информационно-коммуникационных технологий в технических и естественнонаучных факультетах предъявляет повышенное требование к уровню знаний преподавателей.

Нами был проведен опрос среди профессорско-преподавательского состава в различных технических и естественнонаучных факультетах вузов страны, и анализ данных показывают, что 70% преподавателей активно используют компьютер и программные обеспечения (рисунок 2).




Рисунок 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе образования

Анализ результатов опроса показал, что в целом 70% преподавателей активно используют информационно-коммуникационные технологии, из них для распространения учебных материалов (лекции, силлабусов) составляет 48%, контроль знаний – 38%, онлайн семинаров, дискуссий – 10% и около 30% не используют, либо не могут пользоваться.

Что касается анкетирования обучающихся, то они полностью согласны и некоторые из них самостоятельно освоили новейшие программные обеспечения, хотя данные программные обеспечений не были включены в учебные программы (силлабусах).

Для эффективного преподавания информационно-коммуникационных технологий в технических и естественнонаучных факультетах педагогу необходимо принимать во внимание специальность обучающихся и ориентироваться в соответствующие компьютерные программы, вузы в свою очередь должны обеспечивать преподавательское-профессорский состав современными компьютерами, позволяющие объемные программные обеспечения и выполняющие свои функции на должном уровне.

Необходимо подчеркнуть, что преподаватели и обучающиеся должны думать об «ошибках» или дополнительных функциях программных обеспечений с целью улучшения и совершенствования данных программ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Евстигнеев М.Н. Этапы развития терминологическая аппарата в области информатизации образования // М.Н. Евстигнеев [Электронный ресурс] / Официальный сайт ТГУ им. Державина Г.Р. Режим доступа: <http://www.tsutmb.ru/>.
2. Информационно-коммуникационные технологии в системе образования // [Электронный ресурс] / Официальный сайт ИДО. Режим доступа: https://ido.tsu.ru/other_res/ep/filosof_umk/text/t5_1.htm.
3. Маджидов Х.М. Автоматизация учебного процесса гарантия повышения качества подготовки специалистов // Х.М. Маджидов, Мирзоев Р.Р. [Текст] / Вестник Педагогического университета. Душанбе, -2009, №3(35). - С.129-131.
4. Мирзоев Р.Р. Роль и места теста и тестовых зачетов в кредитной системе образования // О. Каримзода., М. Раҳмонқулов [Текст] / Вестник Таджикского национального университета. - 2009. - №4. - С.292-295.
5. Мирзоева Р. Истифодай технологияи инноватсионӣ дар дарсхӯи забони тоҷикӣ – омили таъмини сифати таҳсилот // [Текст] / Вестник Института развития образования. Душанбе. -2019 - №1(25). - С.103-107.

6. Назаров А. Накши технологияи иттилоотӣ дар татбики муносабати босалохият дар раванди омӯзиши математика дар синфҳои ибтидӣ // А. Назаров, Ҳ.Раҷабов [Текст] / Вестник Института развития образования. - №1(25). -Душанбе. -2019 - С.99-102.

7. Салоҳиддинов А.Г. – Истифодаи технологияи муосирӣ ттилоотӣ ва мултимедиа барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар дарсхои забони англӣ // А.Г. Салоҳиддинов [Текст] / Вестник Института развития образования. -№1(25). -Душанбе: –2019–С.136-139.

8. Семенова И.Н., А.В. методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. // [Текст] / Ч. 2. Под ред. / Слепухин, Б.Е. А.В. Стариченко / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург - 2013. –144 с.

ЭТАПЫ И УРОВНИ ОБУЧЕНИЯ ИКТ В ТЕХНИЧЕСКИХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

В данной статье изучены этапы и уровни обучения ИКТ в технических и естественнонаучных факультетах. Нами были определены, что информационно-коммуникационная технология как новый современный образовательный инструмент привел к существенным изменениям системы и технологий обучения. На сегодняшний день определены ряд форм организации учебного процесса с помощью применений информационно-коммуникационных технологий. Обучения с помощью компьютерной технологии даёт возможность для самостоятельного освоения новых знаний, на основе формирующегося до сегодняшнего дня технологии, таких как индивидуальное преподавание, групповое преподавание, активное взаимодействие между всеми участниками (одним из видов является тренинг), интерактивные методы обучения, ролевые игры и т.п.

Преподавание с помощью электронных публикациях разные информационные технологии, также как анимация, рисунки, мультимедиа, результаты опросов и других интерактивных элементов даёт didактические преимущества.

Нами определены, что из-за социально-экономических процессов, которые произошли после распада СССР, в республике резко сократились тиражи печатных изданий, в связи с этим до сих пор во многих образовательных учреждениях не хватает современных учебников.

Ключевые слова: образование, методы преподавания, информация, коммуникационная технология, компьютерные программы, наглядные пособия.

THE STAGES AND LEVELS OF ICT TRAINING IN TECHNICAL AND NATURAL SCIENCE FACULTIES

In this article examines the stages and levels of ICT training in technical and natural science faculties. We are determined that information and communication technologies as a new modern educational tool has led to significant changes in the system and technologies of education. To date, a number of forms of organization of the educational process have been identified using the application of information and communication technologies. Learning with the help of computer technology makes it possible for the independent development of new knowledge, based on the technology that is being formed to this day, such as individual teaching, group teaching, active interaction between all participants (one of the types is training), interactive teaching methods, role-playing games, etc.

Teaching various information technologies through electronic publications, as well as animation, drawings, multimedia, survey results and other interactive elements, provides didactic advantages.

We have determined that due to the socio-economic processes that took place after the collapse of the USSR, the circulation of printed publications in the republic has sharply decreased, in this regard; many educational institutions still lack modern textbooks.

Key words: education, teaching methods, information, communication technology, computer programs, visual aids.

Сведения об авторе:

Рахмонова Олиямо Сафаровна - соискатель Центра инновационного развития науки и новых технологий Национальной академии наук Республики Таджикистан Тел: (+992) 918942954

About the autor:

Rakhmonova Oliyamo Safarovna - Applicant for the Center for Innovative Development of Science and New Technologies of the National Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan Tel: (+992) 918942954

ТЕХНОЛОГИЯИ ИНКИШОФИ МУСТАҚИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШЧҮЁН ДАР РАВАНДИ ОМҮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСИЙ ДАР ИХТИСОСХОИ ҒАЙРИЗАБОН

Садуллоева М.Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Бо ташаккули шавқи маърифатӣ мустақилияти маърифатии донишчӯён фаъол мешавад. Фаъолсозии мустақилияти маърифатии донишчӯён тавассути фаъолсозии тафаккур, шавқи маърифатии онҳо, инчунин моделсозии равандҳои равонӣ, ки ба эҷодиёти ҳақиқӣ мувофиқанд, муайян карда мешавад.


Фаъолсозии донишчӯён дар раванди таълим танҳо дар сурате дуруст ва самарабаҳаш хоҳад буд, ки агар он бо сарфи муносиби нерӯ ва қабули эҳсосоти мусбат аз ҷониби донишчӯён расидан ба ҳадафҳои гузошташударо таъмин карда тавонад.

Ин раванд масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: муҳимии масъала; ифшии ғояҳо ва ташаккули мағҳумҳо; ташкили фаъолияти мустақили маърифатии донишчӯён дар асоси самтҳои арзишӣ. Ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона донишчӯ, пеш аз ҳама хусусиятҳои фардии худро нишон медиҳад:

мустақилият, худтanzимкунӣ, мақсаднокӣ ва дигар сифатҳои шахсӣ.

Аломатҳои мустақилияти маърифатии донишчӯён дар фаъолияти таълимӣ аз инҳо иборат мебошанд:

- 1) иҷрои амалҳои хусусияти рӯҳӣ ва ё ҷисмонӣ дошта;
- 2) ҳузури мақсаднок: ҳама гуна фаъолият ҳадафи бошууруна дорад;
- 3) ташабbus: ниятҳои шахсии донишчӯён; талош барои амал кардан; ташабbusи ҳадди аксар;
- 4) кӯшишҳои худи донишчӯён: омодагӣ ба кор ва рафъи мушкилот;
- 5) ҳадди аксар фаъолият;
- 6) фаъолияти эҷодӣ;
- 7) бидуни роҳнамоии педагогӣ;
- 8) муайян кардани мӯҳлатҳои маҳсуси фаъолият;



Тасвир. 1. Марҳилаҳои кори мустақилона

Фаъолияти маърифатӣ натиҷаи фаъолсозии фаъолияти маърифатӣ мебошад, он шарти зарурӣ, ҳолат ва натиҷаи рушд, нишондиҳандай мустақилияти донишчӯён дар фаъолияти таълимӣ ва маърифатист.

Фаъолияти маърифатӣ ин фаъолияти пуршиддати зехни ва амалӣ дар раванди таълим мебошад. Ин фаъолият аз чунин руқунҳо иборат мебошанд:

- омодагӣ ба иҷрои супоришҳои таълимӣ;
- парешон набудан;
- омӯзиши мунтазам;
- таваҷҷӯҳ ба маводи таълимӣ;
- шуурнокӣ дар ҷараёни таълим;
- талош барои фаъолияти мустақилона;
- баланд бардоштани сатҳи маърифатии донишчӯён [5].

Таҳсилоти олӣ аз донишчӯ тақозо мекунад, ки на танҳо маълумоти пешниҳодкардаи мураббиро ғайрифаъол дарк кунад, балки қобилияти мустақилона ҳал кардани мушкилоти дар ҷараёни таҳсил ба дастомада, пайдо кардани манбаъҳои иттилоот ва коркарди салоҳиятдори онро талаబ кунад.

Дар фазои сатҳи ҳозираи рушди Интернет, ин мушкилот муҳимии бештаре пайдо мекунад. Бо дастрасӣ ба микдори зиёди иттилооти гуногун, донишчӯ бояд тавонад маълумотро оид ба мавзӯи дакориаш пайдо кунад, маълумоти дурустӣ аз маълумоти нодуруст чудо карда интиҳоби хуб дар тафсирӣ онҳо дошта бошад.

Барои ин, ба ў лозим аст, ки ягон манбаи дониш, инчунин як қатор маводҳои дурусти таълимиро барои пур кардани онҳо ташаккул дихад. Аз тарафи дигар, қобилияти фавран ёфтани маълумоти гумшуда ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки чунин маҳорати маводро нишон дихад, ки ин аз сатҳи воқеии омодагии ў ба таври назаррас зиёдтар аст. Ин барои кори омӯзгор мушкилӣ эҷод мекунад. Натиҷаҳои омӯзишро, ки бо маҷмуи далелҳои Интернет табдил дода шудаанд, пайгирий карда наметавонад, ва таълими минбаъдаро ба қадри кофӣ мустақилона иҷро карда наметавонад.

Бо ин зарур аст, ки ҳарду ҷониб (ҳам донишҷӯ ва ҳам муаллим) ҳар як қадамро бошуруна гузашта ба худ оид ба механизм ва ҳадафи кор ҳисботот диханд. Азбаски нақши роҳбарикунанда ба дӯши мураббӣ voguzor мешавад, ў бояд ин масъулиятҳоро ба ўҳда гирад:

-Одат кунондани донишҷӯён ба фаъолияти мустақилона, ки малакаи онҳо ба онҳо на танҳо дар азҳуд кардани фанҳои алоҳидай таълими, балки ҳамчунин дар ҳаёти қасбии минбаъдаи у низ;

дар ҳаёти қасбии баъдӣ.

- Он бояд фарҳангӣ муайянӣ тафаккур карданро ташаккул дода тавонад;

Дар робита ба раванди таълими, фаъолият шакли мустақилиятест, ки дар ҳама ҷузъҳои он нерӯи донишҷӯ ба ҳадди аксар ва таъсири муаллим ҳади ақал бояд бошад.

Дар воқеъ, мо, одатан, дар бораи он сухан меронем, ки муаллим бидуни даҳолати мустақим дар ҷараёни кор масъаларо тавсид дода, баъзе тавсияҳои методӣ бидиҳад.

Барои бомуваффақият иҷро кардани вазифаи худ, муаллим бояд ба саволҳое, ки дар ҷараёни таълими барои ҳар як донишҷӯ ба миён меоянд, дикиқ ҳудаҷи бевосита ҷавоб дода тавонад: ҳадафи ин ё он амал дар чист, чӣ гуна ҳадафҳои баёншудаи кор ба даст оварда мешаванд ва ҷанбаҳои муҳимтарини онро чи тавр назорат мекунанд. Барои роҳ надодан ба дудилагӣ, муаллим бояд нақшаи дарсхоро бодиқат таҳия кунад, ки ҳамаи нуқтаҳои асосии фаъолияти ояндаро дар бар гирад: таҳлилҳои мулоҳизакорона, мӯҳлатҳои барои қисмҳои алоҳидай дарс ҷудошуда, тартиби истифодаи ҳар як усули техникий ва методӣ.

Кор кардан дар маҷмуи охирон ба қадри имкон мулоҳизакорона бо роҳи таҷриба ва таҳлил нишон дода, як қатор воситаҳои нишон додан лозим аст, ки вазифаҳоро бо назардошти ҳусусиятҳои шахсии ҳамаи иштирокчиёни раванди таълими самараноктар иҷро мекунанд. Инҳо метавонанд шаклҳои гуногуни пуршиҳо ва санчишҳо, мубоҳисаҳо, презентатсияҳо, бозиҳои нақшофарӣ ва ғайра бошанд.

Эҳтимол аст, ки усулҳои истифодашуда барои донишҷӯёни дорои зехни гуногун буда, бояд якхела набошанд. Ба муаллим тавсия дода мешавад, ки дар фаъолияти худ аз якчанд роҳу усулҳои гуногун истифода бурда тавонад, зоро ҳар як донишҷӯ ҳам ҷиҳатҳои хуб ва ҳам заиф дорад.

Барои он, ки қобилияти ҳар як донишҷӯро пурра арзёбӣ карда, сустиҳои ўро кор карда барояд ва қобилиятҳои қавӣ инкишоф ёбанд, мутахассиси ояндаро ҳамаҷониба омода созад, муаллим маҷмуи методҳои самарабаҳши таълимиро интиҳоб намояд.

Ҳангоми омӯзиши забони ҳориҷӣ иҷрои корҳои мустақилона аҳамияти қалон дорад [1]. Дар зер мо дар бораи баъзе усулҳои сухан меронем, ки муаллим барои дар шогирдон парваридани малакаҳои асосии кори мустақилонаи онҳоро ба кор мебарад.

Дар аввал аз муаллим талаб карда мешавад, ки вобаста ба мавзӯи интиҳобкардаи дарс, новобаста аз фаъолияти донишҷӯ ва тавзех додани он, ки дар ин бора маълумоти ғайрихтисос надорад, тавзехоти фаъол ва муфассал дихад.

Ҳаҷми тавсияҳои зина ба зина тадриҷан метавонад қоҳиш ёбад. Муаллим ба объекти пассиви таълими табдил ёфта раванди таълимиро дар маҷмуъ ҳамоҳанг соҳта, ҳалли масъалаҳои мушаҳасро бештар ба худи донишҷӯёни voguzor менамояд.

Афзоиши тадриҷии таълими ҳолатҳое, ки дар он шумо бояд фикр ронед, роҳи ҳалли масъаларо барои қабули қарори мустақилона дар хонандагон ташабbus ва тафаккури ғайриқолабиро инкишоф дода, ба ў имкон медиҳад, ки имкониятҳои асбобҳои барои ў дастрасро пурратар дарк кунад [3].

Аммо, ҳама гуна имконият барои фаъолияти эҷодӣ танҳо дар сурати мавҷуд будани заминai муайянӣ дониш ва малакаҳои ба он мувоғиқ пайдо мешавад. Шакли чунин омодаги таҳлили муфассали матнҳои аслӣ, ошнӣ бо адабиёти таҳлили, омӯзиши вазъи иҷтимоию фарҳангӣ, ки ин матнҳоро ба вучуд овардааст ва омӯзиш дар усулҳои гуногуни кор бо манбаъ буда метавонад.

Дар зер якчанд тавсияҳо оварда шудаанд, ки дар асоси он шумо метавонед дар бораи воситаҳо, ки муаллим барои таъмини кори пурраи мустақили босифати ҳар як донишҷӯ истифода мебарад, тасаввурот пайдо намояд. Албатта, ҳамаи онҳо ихтиёрӣ мебошанд, аммо барои фаъолияти таълими бениҳоят муҳиманд.

1. Барои он ки раванди таълим ба дараҷаи кофӣ ба хусусиятҳои инфириодии донишҷӯён мутобиқ бошад, муаллим бояд мувозинати байни ҳар як донишҷӯ ба ҳадди ақали меъёрии дониш, малакаи барои тамоми гурӯҳ умумӣ ва имкони рукуд барои ҳар як фардро истисно кунанда дар алоҳидагӣ таълими намояд.

Ин маъни онро дорад, ки донишҷӯ то чӣ андоза омодатар бошад, кори ў бояд ҳамон қадар фаъол бошад, яъне ба муаллим дар ҳеч сурат тавсия дода мешавад, ки худро бо ҳадди ақали қаноатбахш маҳдуд кунад. Аз чунин донишҷӯён, аз мураббӣ талаб карда мешавад, ки минбаъд онҳо мунтазам рушд намоянд.

Муаллим бояд диққати асосиро ба хонандагони дониши қави дошта равона созад, на танҳо ба ақибмондагон. Дар акси ҳол, донишҷӯёне, ки ба ҷараёни таълим манфиатдоранд, зарар мебинанд ва донишҷӯёне ки ҳавасманд нестанд, боз ҳам аз ў дурттар мешаванд.

2. Барои бомуваффақият ташкил кардани кори мустақилона ба донишҷӯ маълумоти мукаммалу ва мушаҳҳастар додан лозим аст: қадом вазифаҳоро ҳал кардан лозим аст ва барои ин қадом усулҳо тавсия дода мешаванд, ҳаҷми кор чӣ қадар аст ва он то қадом андоза мебошад, натиҷаҳо чӣ тавр баҳо дихӣ мешавад.

3. Ниҳоят, раванди таълим набояд ба ҳоли ҳуд гузошта шавад: вақте ки ҳар як донишҷӯ ба андозаи зиёд онро ҳудаш месозад, барои муаллим бештар роҳнамои назорат кардани мутобиқати натиҷаҳо бо стандартҳои ҳадди ақалл муҳим аст.

Барои он ки ҳар як донишҷӯ сарбории муносиб ва барои ҳавасманд рушд гирад, тавсия дода мешавад, ки имкониятҳои донишҷӯён на танҳо ҳангоми омӯзиш ва руи натиҷаи он, балки пеш аз оғози тадриси фан санҷида шаванд. Бо омӯхтани он ки ҳар як донишҷӯ то чӣ андоза ба барномаи таълимие, ки ўро интизор аст ва аз ў чӣ дараҷаи кори мустақилро интизор шудан мумкин аст, омӯзгор метавонад маҷмуи оптималии усулҳоро барои ҳар як парвандаи мушаҳҳас интиҳоб кунад.

Ҳангоми тартиб додани тестҳо ё корҳои санҷиши ва муайян кардани меъёрҳои баҳогузории онҳо, фарқияти инфириодии донишҷӯёро низ ба инобат гирифтани лозим аст. Барои , иҷрои он супоришиҳоро ба гурӯҳҳо тақсим мекунанд. Ҳамин тарик, донишҷӯёни бештар омодашуда имкон доранд, ки на танҳо дониши меъёри, балки дониши амиқ низ нишон диханд.

Шумо донишҷӯёро ба воситаи Ѣщавасманд карда ҳолҳои иловагӣ ҳавасманд карда метавонед. Инчунин тавсия дода мешавад, ки вобаста ба мураккабии мавод ва арзёбии имконпазири он супоришиҳои имтиҳониро вобаста ба сатҳи мураккабиашон ба ду гуруҳ тақсим намоед. Супоришиҳои имтиҳонӣ, то ки ҳар кас ба дараҷаи омода буданаш баҳои сазоворро соҳиб шаванд.

Барои он ки донишҷӯёне, ки нисбат ба ҳамсабақонашон пештару муваффақтаранд, маводи фанро беҳтар аз ҳуд кунанд, сатҳ ва дараҷаи ҳудро гум накарда дар инкишофи ҳуд дарнамонанд, тавсия дода мешавад, ки пеш аз ҳама сарбории мунтазамашон зиёд карда шавад. Сониян, агар донишҷӯён аз ӯҳдаи ин кор бароянд, барои онҳо супоришиҳои алоҳидай инфириодӣ низ омода кардан, ба корҳои илмӣ ҷалб намудан ё пешниҳод намудани онҳо ҳамчун муаллим ё мураббии ақибмондагон кори бамаврид аст. Ҳамин тарик, ҳуди мураббӣ низ бояд дар рушди мустақилият ва тафаккури донишҷӯён бояд эҷодкор бошад.

Натиҷаҳои беҳтарин аз оmezishi усулҳои боъзтимод, боъзтимод ва ҷустуҷӯи доимии иқдомҳо ва ҳалли нав ба даст меоянд.

Муаллимро лозим аст, ки фаъолона аз рӯи усулҳои ҳуд кор карда, онро дар тӯли фаъолияти омӯзгории ҳуд онҳоро такмил дихад.

Самаранокии пешниҳод намудани супоришиҳо ба донишҷӯён барои мустаҳкам кардан, пурра тақрор ва амиқ омухтани мавзӯъҳои дар синғ омӯхташуда бо муаллим бо мақсади рафъи мушкилот бо ин барои бартараф намудани ҳисси тарсу ҳарос ва нобоварӣ ҳангоми иҷрои супоришиҳои хонагӣ таъмин карда мешаванд. Дар ин ҳолат ҳавасмандии донишҷӯён нақши калидӣ дорад.

Ҳамин тарик, зарур аст, ки корҳои таълимӣ ва маърифатии беруназсинфии донишҷӯён дуруст ташкил карда шуда, кори онҳо моҳирона идора карда мешавад ва маводи таълимӣ дуруст интиҳоб мешавад, то ки набудани робитаи доимӣ бо муаллим ҷуброн карда шавад.

АДАБИЁТ

1. Астахова Л.Г. Хусусиятҳои ташаккули шаҳсияти наврасони мусоир // Л.Г. Астахова, Е.Н. Буслаева Тадқиқоти аврупой. 2015. - № 10 (11). - S. 32–38.

2. Жарова Л.В. Худбовариро омӯзед: китоб барои муаллимон: дастур барои донишҷӯёни пед. донишкадаҳо ва омӯзгорон. / Л.В. М Жарова Маориф, 1993 . – 203с.
3. Захарова Е.В., Ташаккули самтҳои арзишӣ дар кори мустақилонаи донишҷӯён бо истифодай технологияҳои иттилоотӣ // Е.В. Захарова, А.А. Сивцева Проблемаҳои муосири илм ва маориф. 2007. № 3. С. 35-40.
4. Плотникова О.В. Оид ба масъалаи ҷанбаи фаъолияти ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён. // Таҳсилоти муосир: мушкилот, ҷустуҷӯҳо, дурнамо / О.В. Плотникова, В.К. Суханова Маводҳои конфронтси минтақавии илмию методӣ дар 3 декабри соли 2004. - Владивосток: Аз ФЕСТУ-С. 310 - 317.
5. Фелдштейн Д.И. Психология калонсолӣ: таркиб, ҳусусиятҳои раванди ташаккули шаҳсият: фав. / Д.И. Фелдштейн, Нашри 2 Москва, MPSI: Флинта, 2008. – 672 с.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО НЕЯЗЫКОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

В статье рассматривается творческая самостоятельность как важный фактор профессиональной составляющей специалиста. Определено понятие творческая самостоятельность и представлена актуальность её развития в образовательном пространстве. Разработано и научно обоснована модель организации самостоятельный работы студентов по результатам экспериментальных исследований, направленных на проверку эффективности разработанной модели формирования профессионально языковой компетенции студентов.

Ключевые слова: методы обучения, самостоятельная работа, изучение языка,, формы деятельности, компетенция, анализ, творчество, контроль знаний, практика, внимание.

TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE INDEPENDENCE IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH IN NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

The article considers creative independence as an important factor in the professional component of a specialist. The concept of creative independence is defined and the relevance of its development in the educational space is presented. The model of organization of students independent work is developed and scientifically justified the results of experimental studies, aimed to test the effectiveness of the developed model of formation of professionally language competence of students.

Keywords: the methods of learning, Independent work, language learning, the forms of activities, competence , analyze, creativity, control of knowledge, practice, attention .

Сведения об авторе:

Садуллоева Махина Бахридиновна – докторант (PhD) кафедры методики преподавания иностранных языков Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни

About the author:

Sadulloeva Makhina Bakhriddinovna – a doctoral student of the Department of Methods of Teaching Foreign Languages of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni. E-mail: mahinjul31@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Хакимова Ш.Д.

Таджикский государственный финансово-экономический университет

Воспитания студентов является многосторонним и сложным процессом, в котором большую роль играют общество, семья и школа. Каждый студент при изучении проблемы развития устной речи и предмета учит и воспитывает своеобразно. Но значительную роль в целях воспитания подрастающего поколения свойственно устной речи, которая обладает огромными возможностями эмоционального воздействия на студентов. Художественное развитие студентов при помощи устной речи основано на «способности студентов заряжаться чувствами других людей». Отсюда воспитательная целенаправленность устной речи, её умению заряжая силой примера, воспитывать и утверждать высокие рейтинги. Однако для того, чтобы устная речь по-настоящему стало учебником смысла жизни для студентов, школой нравственного и эстетического воспитания, необходимо очень корректное, умное и тонкое преподнесение её студентам.

Виноградов В.В. писал: «Современные подходы к изучению проблемы развития устной речи в университете не должна превращаться в сухое перечисление грамматики или имен писателей, дат, произведений и всё такое. Вопрос о том, как же изучать устную речь в университете, и составляет основное содержание методики преподавания» [1, с.56].

Современные подходы к изучению проблемы развития устной речи студентов – это педагогическая наука о русском языке как учебном предмете, о путях её преподавания (деятельность учителя по управлению учебным процессом) и изучения (деятельность ученика по приобретению знаний, навыков и умений).

Даль В.И. писал: «Методика определяет цель и задачи преподавания и изучения устной речи в университете, содержание образования, разрабатывает научные критерии отбора из богатейшей сокровищницы литературы, произведений для изучения, научно доказывать структуру образования студентов на том или ином аспекте обучения, в результате разрабатывается наиболее эффективные методические приёмы, посредством которых студенты познают ценность и богатство изученные языковедческие и литературно-художественных произведений» [2, с.66].

Специфика предмета «Русский язык» требует более осторожного подхода к использованию наглядности при изучении литературно-художественных произведений.

Педагогика считает наглядность одним из основных назидательных принципов, который помогает строить обучение на конкретность образов, непосредственно воспринимаемых студентами. Наглядность активизирует работу воображения, рождает нужные ассоциации. Русский язык - являясь одним из видов искусства в силу своей образной природы при непосредственном восприятии (чтении) литературно-художественного текста сама рождает наглядные представления. Вовлечение тех или иных возможностей зрительной наглядности в этих условиях может привести к замене одного искусства другим, поскольку учащиеся будут воспринимать не словесно-художественный образ, а его живописный равнозначность (аналог). Обращение к зрительной наглядности в процессе преподавания русской литературы в национальной школе может быть представлено лишь в тех случаях, когда она порождает активность воображения, способствует вести учащихся в нужную ситуацию, давать представление не русским учащимся об особенностях русского быта, одежды, имущества и природы Таджикистана. В практике университета все виды и визуальный и слуховой наглядности, чаще всего, используются при повторном прочтении, чтобы на образы рождённый при непосредственном понимании художественного текста появляются относительно близкие художественные образы.

Молотков А.И. писал: «В университете современные подходы к изучению проблемы развития устной речи эта проблема складывается иначе. При непосредственном восприятии литературно-художественного произведения образ отражающие национально-специфические явления, могут порождать в мыслях студентов недостаточные и даже ложные художественные представления» [5, с.79].

Поэтому в ряде случаев обязательному чтению литературного произведения может предшествовать работа с различными видами зрительной наглядности, которая стимулирует предположение работать в соответствующем направлении, поддержать определённый эмоциональный настрой. Под принципом досягаемости в методике преподавания русского языка подразумевается реальный учёт возрастных особенностей, манеры и личностные потенциалы учащихся, позволяющих не только постигать содержание произведения, но и вникать на те, проблемы которые в нём поставлены. В университете содержание этого принципа расширяется: в него включается также учёт психологии восприятия иноязычного и инонационального произведения.

Потебня А.А. писал: «Современные подходы к изучению проблемы развития устной речи в настоящее время является актуальной темой и все студенты владеют русским языком в такой мере, чтобы суметь прочитать в подлиннике и осмыслить многочисленные творения русской классической литературы. Поэтому принцип досягаемости литературно-художественного произведения в лингвистическом отношении выдвигается в университете на одно из первых мест» [6, с.79].

В условиях университета мы нередко соприкасаемся с эмоциональной восприимчивостью студентов к литературно-художественному произведению. Причина этого заключается, прежде, всего, в языковой сложности прилагаемого для изучения художественного текста. Текст, в котором непонятно большинство слов не может быть душевной воспринять при чтении. Для преодоления эмоциональной восприимчивости можно использовать возможности зрительной и слуховой наглядности, но, главное, необходимо большое внимание уделять самому художественному слову.

Рассматривая вопросы преподавания русского языка в университете, следует помнить и о совокупности основных принципов, и об особенностях преподавания предмета и современные подходы к изучению проблемы развития устной речи, заключающихся в том, что русский язык

изучается в нерусской языковой и культурно-исторической среде. Необходимо иметь в виду такие факторы, как недостаточное владение студентов русским языком, которое оказывает большое воздействие на определение, как содержания, так и структуры предмета «Русский язык» в университете.

Жуков В.П писал: «Одновременно, изучение учащимися русской и родной литературу, что помогает предопределять задачи литературного образования с опорой на материал двух литератур, широко использовать методические возможности, заложенные в связах двух близких друг другу предметов, в особенности возможность переноса знаний и умений при изучении русской и родной литературу» [3, с.79].

Значение изучения русского языка не исчерпывается расширением знаний студентов. Через изучение русского языка приходит овладением русским языком как вторым языком. Именно в художественном произведении осознаётся русский язык в своих коммуникативных функциях, в своей жизненной реальности. По изучению русского языка совершенствуется не только верное понимание словесного материала, но и правильное пользование им. Тем самым развивается ясное представление русского языкового мышления студентов.

Кожин А.Н. писал: «Изучение и чтение русской художественной литературы значительно облегчает студентов чтение на русском языке нехудожественных текстов. Изучение русского языка обогащает образное мышления студентов. При этом студентов в университете постигает в какой-то мере новую по сравнению с родного языка эстетическую, систему, новые образы, способы изображения действительности – речевой, эмоциональной, эстетической» [4, с.7].

Современные подходы к изучению проблемы развития устной речи и методика преподавания русского языка - педагогическая наука о художественном литературы как учебном предмете и о путях усвоения его школьниками под руководством учителя. Методика определяет цели и задачи преподавания литературы, обосновывает содержание изучаемого предмета, разрабатывает методы и приёмы деятельности учителя и учащихся в учебном процессе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Фразеологические единицы современного русского языка, / В.В. Виноградов М.: Наука, 2001.- 376 с.
2. Даль В.И. Пословицы и поговорки в русском языке, / В.И. Даль М.: Наука, 2012.- 26 с.
3. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок, / В.П. Жуков М.: Высшая школа.- 2009.- 453 с.
4. Кожин А.Н. Современный русский язык, / А.Н. Кожин М.: Наука, 2005.- 276 с.
5. Молотков А.И. Фразеологии в современном русском языке, / А.И. Молотков М.: Высшая школа, 1999.- 254 с.
6. Потебня А.А. Развитие пословицы и поговорки в настоящее время, / А.А. Потебня М.: Наука, 2007.- 265 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

В данной статье автор раскрывает современные походы к изучению проблемы развития устной речи студентов современной науке. На основе обширного материала показывает современные походы к изучению проблемы развития устной речи студентов университетов в современном языкоznании.

Надо отметить, что современные походы к изучению проблемы развития устной речи студентов наряду с другими видами метода являются составленем самостоятельном области филологии – паремиологии занимающейся разработкой проблем афористических жанров.

В условиях университета мы нередко соприкасаемся с эмоциональной восприимчивостью студентов к литературно-художественному произведению. Причина этого заключается, прежде всего, в языковой сложности прилагаемого для изучения художественного текста. Текст, в котором непонятно большинство слов не может быть душевно воспринять при чтении. Для преодоления эмоциональной восприимчивости можно использовать возможности зрительной и слуховой наглядности; но главное, необходимо большое внимание уделять самому художественному слову.

Ключевые слова: устная речь, студенты, современная проблема, университет, русский язык, текст

MODERN APPROACHES TO STUDYING THE PROBLEM OF SPEECH DEVELOPMENT OF STUDENTS

In this article, the author examines modern approaches to the study of the problem of the development of oral speech of university students in modern science. The author of the article, on the basis of extensive material, shows modern approaches to the study of the problem of the development of oral speech of university students in modern linguistics.

It should be noted that modern approaches to the study of the problem of the development of oral speech of university students, along with other types of methods, are compiling an independent area of philology - paremiology dealing with the development of problems of aphoristic genres. In a university setting, we often come into contact with the emotional susceptibility of students to a literary and artistic work. The reason for this lies, first of all, in the linguistic complexity of the literary text attached to the study. A text in which most of the words are incomprehensible cannot be perceived sincerely when reading.

To overcome emotional susceptibility, you can use the possibilities of visual and auditory visualization, but, most importantly, you need to pay great attention to the artistic word itself.

Key words: oral speech, students, contemporary problem, university, Russian language, text

Сведение об авторе

Хакимова Шахло Давлаталиевна - преподаватель общеуниверситетской кафедры русского языка Таджикского государственного финансо-экономического университета, Тел. (+992) 985766869

About the author

Khakimova Shahlo Davlatalieva - Lecturer teacher of the Departament University-wide of Russian Language, of the Tajik State University of Finance and Economics Phone. (+992) 985766869

МОҲИЯТ ВА МАФҲУМИ МЕТОДИ БОСУРЪАТ ДАР ДАРСИ ЗАБОНХОИ АНГЛИСӢ ВА ТОЧИКӢ

Гозиева Ш, Абдуразиков Ф

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ

Дарси забони англисӣ воситаи асосии ноил шудан ба чор мақсади таълим буда, ниҳоятан баҳри инкишофи имкониятҳои зехни хонандагон хизмат мекунад. Дарси забони англисӣ аз лиҳози соҳт ва мундариҷааш аз дарси дигар фанҳо куллан фарқ мекунад, зоро мақсади асосии дарси забони хориҷӣ ҳосил кунонидани малака аст, ҳол он ки таълими аксари фанҳои дигар барои додани дониш нигаронида шудааст.

Таълими забони англисӣ дар мактабҳои миёна на мисли дарси забони тоҷикӣ барои қойдаомузонӣ нигаронида мешавад, балки он барои ҳосил кунонидани малакаи муоширатӣ бо ин забон хизмат менамояд [8, с.32].

Мақсади муоширатӣ доштани таълими забони англисӣ талаб мекунад, ки чи маводҳои забони, чи низому тартиботи тадриси онҳо ва ҳамчунин ҳар як лаҳзай дарс бояд бо мақсади муайян гузарад. Яке аз ҳусусиятҳои ҳоси дарсҳои забони англисӣ дар он аст, ки он дар асоси мавзӯҳои мухталиф, яъне юнитҳо гузаронида мешавад. Масалан, аз рӯи нақшай таълим барои як соли таҳсил 68 соат дарси забони англисӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин муддат бояд бо назардошти синф ва дарсҳои тақрориву курси муқаддимавӣ аз 4 то 8 мавзӯъ тадрис дода мешавад, ки онҳо дорои маводҳон фонетикий, ғрамматикий ва лексикии ҳуд мебошанд. Ҳар як мавзӯъро дар давоми 8-10 соати дарсӣ аз ҳуд кунад. Дар дарсҳои аввал малакаи фонетикий, сониян ғрамматикий ва лексикий бояд ташаккул дода шавад ва билохир дар муошират истифода шудани онҳо таъмин гардад. Аз ин лиҳоз ҳар як дарси забони англисӣ бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад:

мақсад ва вазифаи ҳар як дарс аник, ва равшан карда шавад;

дарси забонӣ англисӣ аз оғоз то интиҳо бояд фазой муошират дошта бошад;

машҳои муоширатӣ бояд ба лаҳзаҳои воқеюно ҳаёт такя намоянд;

дар мақсади ташаккул ва инкишоф додани малака ва маҳорати нутқи забони англисӣ бозиҳои гуногун бояд гузаронида шаванд;

шинос шудани хонандагон бо маводи ғрамматикий ва лексикий дар асоси принсили функционалий бояд ҷараён гирад;

истифодаи аёният (расмҳо, ҷадвалҳо, аудио ва видео маводҳо) талаб карда мешавад;

Нутқи омӯзгор аз лиҳози суръат, мазмун ва мундариҷа барои хонандагони ҳар як синф бояд, мутобиқ ва намуна бошад. Риоя ва амалий гардонидани талаботи зикршуда ба дарси забони хориҷӣ ғарар ва омили самарабахши илмӣ мегардад [8, с.28-41].

Соҳт ва мундариҷаи дарси забони англисӣ дар мактаби миёна аз мақсад ва вазифаҳои таълими ин фан вобаста аст. Профессор Г.В.Рогова дуруст таъқид мекунад, қаблан соҳти дарси забони хориҷӣ аз соҳти дигар дарсҳо фарқ намекард, яъне он аз қисми ташкил, пурсиши вазифаи хонагӣ, баёни мавзӯи нав, мустаҳкамкунӣ ва супоридани вазифаи хонагӣ иборат аст.

Тачриба нишон медиҳад, ки чунин нақша доштани дарси забони англисій хилофи раванды муюширатың доштани он аст. Аксари методистон дар сохтори дарси забони З چузъи асосиро чудо мекунанд:

Оғози дарс.

Чузъи моҳияти дарс.

Фарчоми дарс.

Олимони Аврупо низ дарси забони хорициро аз се چув изборат медонанд:

Presentation (манзуркунни маводи таълим).

Practice (машққунии он мавод).

Product (натиҷа ё маҳсули машқҳо), ки ин изҳори фикр аст.

Қисми ташкилии дарс, бо избараи олимони Англия ва Амрико, Warm-up"(тафсониш) ном дошта, он 5-7 дақиқа давом мекунад. Мақсади асосии ин лаҳзаи дарс, аз як тараф, ба миён овардани мухиту фазои забонӣ дар дарс бошад, аз ҷониби дигар, он барои ҷалб намудани диққати хонандагон ба дарс мусоидат мекунад. Тачриба ва мушохидаҳо нишон медиҳад, ки якзайл бо саволу ҷавоби навъи Who is on duty today?

S: I am on duty today: What date is it today?

S: It is the first of Desember T: What is the weather like today?

S: It is nice today"- оғоз кардани дарс ба дили хонандагон мезанад.

Сабаб дар он аст, ки чунин муюшират табий, зинда аст. Аз ин лиҳоз аксарияти методистон тавсия мекунанд, ки қисми ташкилии дарс амалиёти "Warm-up" оғоз ёбад, ба шарте ки он мундарнчаи нав ба нав дошта бошад.

Бо назардошти ҳусусиятҳои синнусолии хонандагон лаҳзаи ташкилии дарсро дар синфҳои ибтидой тавассути бозихо, хондани шеър ё сурӯд, овардани чистону тезгуякҳо гузаронидан ба мақсад мувофиқ аст.

Масалан, намунаи аввал: Калимаҳои гуногунро номбар қунед, ки номи узви инсонро ифода менамоядва онҳоро шумо ҳаррӯз мешунавед: (**a book, a school, a nose, a ball, a hand, a cat, a head, a dog, an eye, a pencil**).

Намунаи дуввум: Ки тестар амалиёти математикии зеринро ба забони англисій гуфта метавонад?

$2+4=6, 7+2=9, 5+3=8, 4+3=7, 8+9=17$ ва ғайра.

Дар синфҳои болоӣ омӯзгор метавонад ба ҷои бозӣ амалиётҳоеро гузаронад, ки мӯҳокимарониро талаб мекунанд. Масалан, ба ин расми одамон нигоҳ қунед, ва қасби онҳоро бо забони англисій ё ин ки гуед, ки аз предметҳои зикршаванда ки истифода мебарад.

Engine, screw, brake, (mechanic)

Paint, cloth, (painter)

Spade, bricks, clay, cement (builder)

Омӯзгор метавонад аз тасаввуроти ҳуд истифода бурда машқҳои гуногунро бо ҳамроҳии хонандагон иҷро намояд [9, с.66-81].

Банақшагирии дарси забони англисій дар омӯзонидани босуръат хеле муҳим аст.

Тартиб додани нақша ва муайян намудаи мундарнчаи дарси забони англисій аз омӯзгор мустақилият ва эҷодкориро талаб мекунад. Ӯ бояд ҳусусиятҳои синнусолӣ, ҳолати иҷтимоӣ ва шароити зисти шогирдонро низ ба инобат гирад. Бояд гуфт, ки конспект аъло на ҳамеша гарави муваффақият аст. Ба амал татбиқ кардани нақшай пешбининшудаи дарс маҳорат ва тачрибай бойи таълимиро талаб мекунад. Накшай дарс метавонад аъло навишта шуда бошад, вале омӯзгор ба мақсади гузоштааш ноил нагардад. Аз ин рӯ ҷенаки асосӣ - ин натиҷаи дарс маҳсуб мейбад. Бинобар ин омӯзгор бояд ин омилро низ ба инобат **гирад**.

Хулоса дарс воситаи асосии ҳосил гардидан малака ва маҳорати муюширатии хонандагон мебошад. Дарси забони англисій се намуд дорад: дарсхои ташаккули малакаҳои фонетикий, лексикий ва грамматикий, дарсхои мустаҳкамкунии малакаҳо, дарсхои инкишофи малакаи муюшираты аст. Мундарича ва вазифаҳои ҳар як дарс вобаста ба зинаи таълим, лаҳза, мақсад ва соҳти дарс ба танзим медарорад.

Дарси забони англисій асосан аз се چув изборат аст:

Қисми ташкилии дарс

Қисми асосии дарс

Қисми ҷамъбастии дарс

Таълими забони хориҷӣ дар мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ аз синфи 3 то 11 ҷараён дорад. Гарчанде ки мақсади асосии таълими забони хориҷӣ, дар макиқби миёна ташаккул ва инкишофи малака ва маҳорати нутқро бо забони англисій дар шогирдон мебошад, мазмуну мундарича ва үсулҳои таълим дар синфҳои гуногун як зайл нест, зеро ҳусусиятҳои синнусолии хонандагон ба хотира, диққат, ҳавасмандӣ ва ҷаҳонбинии онҳо таъсир мерасонад. Аз ҳамин

лихоз олимон, мутахассисони фанни забони хоричӣ ба се мархила чудо кардани ҷараёни таълими забони хоричиро зарур доистаанд. Сабаби дигари чунин мархилабандӣ дар он мебошад, ки малака ва маҳорати муоширатии хонандагон аз забони хоричӣ якбора ҳосил намешавад, он зина ба зина ташаккул ва инкишоф меёбад. Гузашта аз ин, маводи забони (фонетикӣ, грамматикӣ ва лексикӣ) Бояд вобаста ба хусусиятҳои синусолии хонандагон интихоб карда шавад.

Илми психология сабит кардааст, ки хонандагони синфи 3-4 аз лиҳози такомули ақлий, хусусиятҳои хотира, дикқат ва тафаккур умумиятҳо доранд. Аз синни 11 солагӣ аз дарки биной дида дарки ақлии онҳо афзалият пайдо мекунанд, яъне мавқеи хотираи ғайри ихтиёриашон зиёд мешавад. Хонандагон ба омузиши забони хоричӣ ҳавасмандии хоса зоҳир мекунанд. Аз ин рӯ омузгорони забони хоричиро зарур аст, ки дарсҳоро бо усулҳои науву пешқадам хусусан аз шеъру суруд ва бозиҳо ташкил кардани дарсҳо аҳамияти калон диханд. Таҷрибаҳо нишон медиҳад, ки омузиши забони хоричӣ дар синфҳои 3-4 хеле мароқангез аст ва хонандагон нисбати ин фан ҳавасмандии кал он зоҳир менамоянд. Аз ин рӯ омузгорон бояд барои баланд бардоштани сифат ва самаранокии дарсҳо усулҳои самара-бахшро ҷустуҷу намоянд.

Методи талқин ё методи суггестивӣ аз тарафи равонпизишки маъруф, олими булғорӣ Георгий Лозанов пешниҳод шудааст. Моҳияти асосии таълимоти Г. Лозанов аз он иборат аст, ки раванди таълим бояд бо шавқу ҳаваси хонанда робитаи қавӣ дошта бошад. Дар солҳои 60-70-уми аспи XX илмҳои гуногун ба шахсияти хонанда, ба хусусиятҳои шахсии ў дикқати маҳсус зоҳир карданд.

Шахсияти хонанда маҳаки асосии раванди таълим ҳисобида мешуд. Олимони зиёд доири ин масъала ибрози ақида намуда, асарҳои илмӣ оғаридаанд. Георгий Лозанов дар таҷрибай кории худ имкониятҳои истифода бурдани захираҳои ниҳоии инсонро мушоҳида намуда, вобаста ба он китобе бо ном «Суггестология» -ро ҷоп расонид. У фаҳмиши мағҳуми суггестологияро муайян карда, онро ҳамчун «илм оиди воситаҳои фаъолгардонии имкониятҳои ниҳоии шахс» номидааст. ў дар китоби худ таъсири муҳталифи омузгорро ба шогирдон нишон дода, таъкид мекунад, ки дар фаъолияти таълим бояд захираҳои ниҳоии шуур ва фаъолияти фикрӣ амалӣ гардонида шаванд. Аз ин рӯ, машғулиятҳое, ки Г. Лозанов дар шакли озмоиш ташкил кардааст ба намоиш шабоҳат доранд. Садои форами мусикӣ шунида мешавад, хонандагон озодона дар курсиҳои нарм дар атрофии мизи мудаввар нишаста, нақшҳои гуногун меофаранд. Ба сифати мавзӯи нақш асарҳои бадӣ, ҳодисаҳои воқеӣ аз ҳаёти ҳаррӯза ва ғайра интихоб карда мешавад. Дар чунин шароиту муҳит ҳамаи иштирокчиён беихтиёrona ба муошират ҷалб мешаванд, байнҳо худ робита намуда, гуфтугӯ, сӯҳбат ороста мекунанд. Мувоғики нишондодҳои Г.Лозанов дар чунин шароит ба туфайли истифодаи захираҳои хотираи ғайрихтиёри хонандагон ҳамагӣ дар як моҳ қарib то 2000 калимаҳоро ёд гирифта онҳоро дар нутқи гуфтугӯй истифода мебаранд. «Мусикӣ яке аз роҳҳои босамари таъсиррасонӣ ба ҳиссииҳои хонандагон буда, барангезандай пурзӯри психологӣ мебошад». Педагоги маъруф Ян Амос Коменский менависад: «Шахсе, ки мусикиро намедонад ба одами бесавод монанд аст. Дар юнони Қадим аксари матнҳо тавассути суруд аз худ карда мешуданд, дар Ҳиндустон бошад, алифбо ва арифметика бо ин роҳ омухта мешуданд». «Мусикӣ ва суруд ба омузиши забонҳои хоричӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ёрии калон мерасонанд. Аз нигоҳи методика суруд чунин афзалиятҳо дорад:

- суруд яке аз намудҳои муоширати нутқӣ ва вусъатдиҳандай захираҳои луғавӣ;
- дар сурудҳо соҳторҳои грамматикӣ хубтар азҳуд карда шуда, амалӣ гардонида иҷрои вазифаҳо мешаванд;

- суруд ба тарбияи зебопарастии (эстетикӣ) хонандагон таъсири мусбат мерасонад;

Тавассути мусикӣ ва суруд дар раванди таълим муҳити мусоиде ташкил шуда, сарбории психологӣ бартараф мешавад, фаъолияти забонӣ фаъол гардида, шавқу ҳаваси хонандагон ба омузиши забони хоричӣ зиёдтар ва қавитар мегардад». Г.А. Китайгородская чанд системаҳои методии омузиши интенсивии забонҳои хоричиро нишон додааст, ки дар асоси консепсияҳои суггестологии Лозанов соҳта шудаанд, ки яке аз онҳо методи эҳсосӣ-мальногӣ (И.Ю. Шехтер) мебошад. Яке аз хусусиятҳои ин метод системаи ки супоришҳои коммуникативӣ мебошад. Ин метод 3-давраи омузишро дар бар мегирад;

1. курси интенсивӣ барои калонсолон, ки аз тарафи Л. Гегечкори пешниҳод шудааст.
2. Курси «фарогирий» ё «ғутаваршвай»-и Л.С. Плесневич. Ин курс барои тайёр кардани коргарон оиди сӯҳбат бо ҳамкорони хоричӣ дар давоми 10-рӯз пешниҳод шудааст.
3. Методи суггестокибернетикӣ-интегралӣ омузиш (В.В. Петрусинский). Ҳамин тавр, таъсирнокии системаи омузиши суггестопедӣ дар он ифода меёбад, ки он ба инкишофи

шахсияти хонанда, дар як вақт ба чиҳатҳои инкишофи фикрӣ, хиссӣ ва ҳавасмандонии ўравона шудааст.

Методи интенсивӣ низ дар забонҳои хориҷӣ истифода бурда мешавад.

Дар солҳои охир дар амал татбиқ намудани омӯзиши интенсивии (суръатнокӣ) забонҳои хориҷӣ натиҷаҳои баланди илмӣ додаст. Барои амали гардиданни ин метод як қатор олимон аз қабили Г.А. Китайгородская, М.А. Майёрова, А.А. Леонтьев, Г. Лозанов ва дигарон саҳми босазое гузаштаанд. «Омӯзиши интенсивии забонҳои хориҷӣ муносабати мулоҳизакорона ва пай дар пайест барои омӯзиши нутқи забони хориҷӣ» [6, с.111]. Табиист, ки ин муносабат асоси ҷамъияти-таъриҳӣ дорад. Масалан, замоне пеш таълими ин ё он забони хориҷӣ ҳамчун як фан, ҳамчун як система ба роҳ монда мешуд. Ҳоло, ин муносабат хеле ҷиддӣ гаштааст, ҷунки мақсади асосии таълими забони хориҷӣ ба хонандагон омӯзонидани нутқи забони хориҷӣ ҳамчун воситаи муошират мебошад. Дар давлатҳои хориҷӣ методи интенсивӣ дар амал қайдо боз тадбиқ шудааст. Он ҳамчун «системаи маҳсуси омӯзиш» аз тарафи гурӯҳи зиёди омӯзгорон қабул шудааст. Дар ҷумҳурии мо ҳоло бо воситаи ин метод таълим на дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва на дар макотиби олӣ ба роҳ монда нашудааст. Умуман дар ҷаҳорҷӯбай ин метод принсипҳои нави ҷудокунӣ ва ташкили маводҳои нутқӣ ва забонӣ коркард шудаанд. Дар байни онҳо муҳимтаринашон фаъолиятнокӣ, шаҳсӣ-нақшофарӣ, вазъиятофарӣ (situation)- мавзӯй мебошанд.

Методи интенсивӣ-системаи нави фаъол ва самараноки омӯзиш, идоракуни фаъолияти коммуникативӣ- омӯзиши хонандагон мебошад. Аммо ҳоло ҳам маълум нест, ки қадом аломатҳои методи интенсивӣ ҳосияти асосии онро муайян месозанд. Ҷунийн ҳамчун интенсивӣ будани омӯзиш хеле бисёранд. Бо вучуди ин, онҳо маҳаки асосии сермаҳсулии омӯзишро ифода карда наметавонанд» [1, с.54].

Мувоғиқан ба таҳлили адабиётҳои илмию-методӣ ҳосиятҳои умумии меъёрхое, ки бо воситаи онҳо бояд фаҳмиш ва моҳияти омӯзиши интенсивӣ муайян карда шавад, аз қисмҳои зайл иборат аст. Маълум аст, ки меъёри аввал-доираи хонандагон ба моҳияти ин мағҳум муносабати бевосита надорад. Ҳоло бо ин метод гурӯҳҳои гуногуни хонандагон ҷалб карда мешаванд. Дар якҷоягӣ онҳоро ба се гурӯҳ чудо кардан мумкин аст: қабл аз мактаби олӣ, мактаби олӣ ва баъд аз мактаби олӣ. Вобаста ба ин, шакли ташкили омӯзиш низ тағир меёбад. Меъёри дувум, бо воситаи оне, ки омӯзиши интенсивӣ муайян карда мешавад мӯҳлати он мебошад, яъне дар доираи вақти маҳдуд соҳиб шудан ба нутқи шифоҳӣ. Ҳамин тариқ, мақсади методи интенсивӣ дар доираи вақти маҳдуд аз ҳуд намудани ҳаҷми зиёди маводи таълими мебошад. Таркиби методи интенсивӣ аз бар намудани маҳорату малака ва маводи забонӣ, ки ташакулёбӣ, инкишоф ва истифодабарии онҳоро тарбиявӣ менамоянд, мебошад. Гуфтани мумкин аст, ки дар методи интенсивӣ ҷиҳати тарбиявӣ вазифаи омӯзишро дорад ва ҷиҳати омӯзиш вазифаи тарбиявиро. Амалан, ҳар як системаи методӣ ҷунин талабот дорад. Аммо дар замони ҳозира ҷунин талабот, ҷунин ягонагӣ танҳо дар методи интенсивӣ нисбатан пай дар пай, зина ба зина амали мегардад. Дар таълими интенсивии забонҳои хориҷӣ ду зина чудо карда мешавад: зинаи ибтидой ва зинаи асосӣ. Дар зинаи ибтидой 120 соат ҷудо карда шудааст. Дар зинаи асосӣ бошад 100-120 соат. Зинаи асосӣ дар шакли интенсивӣ, яъне суръатнок мегузарад, ки дар он шогирдон дар як соат зиёда аз 20 воҳиди луғавӣ аз ҳуд мекунанд. Синфҳонаҳое, ки ба таълими интенсивӣ мутобиқанд чи аз нигоҳи аёният ва чи аз нигоҳи воситаҳои техникий пурра ҷиҳозонида шудаанд. Дар синф 10-12 нафар забон меомӯзанд. Машғулиятҳо аз рӯи мазмуни муайян аз ҳуд мешаванд, ки дар онҳо ҳамаи хонандагон мавқеи ҳудро доранд ва аз рӯи нақшофарӣ раванди муошират бо забони хориҷӣ ташкил мешавад. Масалан, ташриф овардани гурӯҳи сайёҳони хориҷӣ ба ягон шаҳр, дехот ё ба ягон ҷои таъриҳӣ.

Дар ҳар як мавзӯи нав камаш 150 воҳидҳои нави луғавӣ вомехӯранд. Усули таълим ба тариқи зайл аст: бачагон ҷанд маротиба матнро гӯш мекунанд. Матн аз тарафи муаллим тарҷума карда мешавад. Муаллим бояд матнро аз ёд донад. Дар зинаи дуввум муаллим як ҷумларо мегӯяд, талабагон бошанд онро якҷоя баъд аз муаллим тақрор мекунанд. Ҷойҳои мушкилфаҳми матн ва баъзе қолабҳои нутқӣ аз тарафи талабагон то 10-15 маротиба бо овози баланд тақрор мешаванд. Дар зинаи сеюм ба хонандагон матни чопӣ бо забони хориҷӣ пешниҳод мешавад. Хонандагон онро аз назар гузаронида, дар дил тақрор мекунанд. Дар зинаи ҷаҳорум муаллим матнро дар ҳамоҳангӣ бо ягон овози мусикӣ мекунад. Хонандагон дар ҷунин шароити мусоид матнро беихтиёrona ва бе тарҷума гӯш мекунанд. Минбаъд дар асоси матни азхудшуда муошират ба роҳ монда мешавад. Ҳамин тавр, омӯзиши интенсивии забонҳои хориҷӣ гуфта, мо омӯзишро мефаҳмем, ки асосан ба омӯзиши забон ҳамчун воситаи муошират равона карда шудааст. Ин навъи омӯзиш ба захираҳои равонии истифоданашудаи шахсият ва фаъолияти хонандагон такя мекунад. Маҳсусан, барои идора

кардани равандҳои ичтимой- равонӣ дар гурӯҳ ва идора кардани муносабатҳои байни омӯзгору хонандагон, байни худи хонандагон равона шудааст, ки дар муддати кӯтоҳ амалӣ мегардад. Вобаста ба мақсади асосии методи интенсивӣ, яне дар доираи вақти ниҳоят маҳдуд аз худ кардани забони хориҷӣ ҳамчун воситаи муошират, ду омили асосии муайянкунандай онро чудо кардан мумкин аст:

1) Мӯҳлати ками омӯзиш барои ноил гаштан ба мақсад (ба фаъолияти нутк) ҳангоми ташкил ва истифодабарии андозаи зиёди маводи таълим. 2) Ба таври васеъ истифода бурдани ҳамаи захираҳои ниҳоии шахсияти хонанда, ки дар шароити таҳсири мутақобилаи гурӯҳи таълимиӣ ва таъсири эҷодии шахсияти омӯзгор ба даст меояд. Омили аввал, ҳусусияти омӯзишро бо мақсади он алоқаманд месозад. Мисол, агар мақсад аз худ намудани муоширати ҳаррӯза бошад, мумкин аст танҳо бо зинаи ибтидоии омӯзиш қонеъ шуд (120-соат таълимиӣ).

Омили дуввум, ташкил кардани муҳити равониро дар синф муайян месозад, яне муносабатҳои бовариноки байни омӯзгору гурӯҳи таълимиӣ. Барои фаъол гардонидани захираҳои ниҳоии шахсияти хонанда аъолияти муштараки гурӯҳи таълимиӣ, дастгирӣ ва ҷалбуни он дар раванди таълим мавқеи ҳалқунанда дорад. Ин яке аз шартҳои таъсирноки дараҷаи фаъолнокии фаъолияти омӯзиши хонанда мебошад. Шарти дигари фаъолгардонии захираҳои ниҳоии шахсияти хонанда ин дониши ҷуҷӯр ва ҳамаҷонибаи омӯзгор мебошад. Чунин фаҳмиши методи интенсивӣ комилан фаҳмиши мувофиқи интенсивӣ будани омӯзишро мефаҳмонад.

Аз давраҳои хеле қадим масалаи чӣ тавр ва ё бо ёрии қадом методҳо самаранок аз худ кардани забони хориҷӣ диккати олимонро ба худ ҷалб кардааст. Маълумотҳо оиди омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва методҳои азхудкуни онҳо гуногунанд. Вобаста ба сарчашмаҳои таъриҳӣ забони лотинӣ дар муддати 15 аср дар ҷодаи инкишофи маданияти давлатҳои Аврупо мавқеи ниҳоят қалон дошт. Дар таълим ва омӯзиши ин забон методи тарҷума истифода мешуд. Дар охирҳои асри XIX ба туфайли тағир ёфтани шароитҳои ичтимой-иктисодӣ ва инкишофи капитализм дар соҳаи методҳои таълими забонҳои хориҷӣ ислоҳот ба вучуд омад. Дар баробари он дар ин давра фанҳои забоншиносӣ, педагогика ва равоншиносӣ рӯ ба инкишофи ниҳоданд. Мактабҳои нави илмӣ пайдо шуданд. Методҳои нави омӯзиш аз қабили методҳои табиий ва бевосита, методҳои аудиолингвайлӣ ва аудиовизуалӣ, методи муқоисавӣ, методи интенсивӣ ва ғайра ба вучуд омаданд. Бояд тазаккур дод, ки методи интенсивии таълими забонҳои хориҷӣ таърихи бою рангине дорад. Пайдоиш ва инкишофи методи интенсивӣ аз ибтидои асри XX оғоз меёбад, ки сабабҳои ичтимой, иктиносӣ ва таъриҳӣ дорад. Бидуни он, ба пайдоishi методи интенсивӣ методи бевосита сарчашма гузоштааст.

Бисёр принсипҳои методи бевосита, аз ҷумла майл ба нутқи шифоҳӣ, мустаҳкамкуни иянағии таълим, фаъолгардонии хонандагон дар раванди таълим, вазиятофарӣ ва гайра дар методи интенсивии таълим маҳфуз дошта шудаанд. Табиист, ки ҳар як методи нави ба вучудомада ҷиҳатҳои хуберо дар соҳаи методикаи таълим ҷамъоварӣ менамояд. Онҳо сатҳи фарҳанг, илм, техника, ҷиҳатҳои иктиносӣ ва иҷтимоии давлатеро, ки дар он ташаккул ва инкишофи меёбанд инъикос менамоянд. Барои ташкил ва инкишофи ин ё он метод як қатор илмҳо аз қоболи равоншиносӣ, педагогика ва методика таъсир мерасонанд. Онҳо таъсирнокии методҳоро дар назария ва амалия муайян месозанд. «Пас аз методи бевосита дар мамлакатҳои гуногун методҳои дигари омӯзиши интенсивии забонҳои хориҷӣ: аудиолингвайлӣ, аудиовизуалӣ, гипнopedия, релаксопедия, сүгестопедия ба вучуд омадаанд» [1, с.78].

«Бояд қайд кард, ки методҳои аудиолингвайлӣ ва аудиовизуалӣ дар методи интенсивӣ истифода бурда намешаванд. Зоро принсипҳои онҳо ба ин метод мувофиқ нестанд. Масалан, принсипҳои такя ба забони модарии хонанда, аз худ кардани маводи таълимиӣ бо роҳи тақлид, аз ёд кардан, набудани машқҳои эҷодӣ ва ғайра» [1, с.156].

Доири гипнopedия ва релаксопедия бошад амалан ин методҳо ба омӯзиши интенсивӣ равона шудаанд, яне дар хотир нигоҳ доштани маводҳои зиёди забонӣ. Бо вучуди дар хотир нигоҳ доштани маводҳои забонӣ онҳо аз худ кардани нутқро таъмин карда наметавонанд. Дар онҳо муошират ва машқҳои эҷодӣ бо ёрии маводҳои аз бар карда кам ба ҷашм мерасанд. Хуб мешуд, агар гипнopedия ва релаксопедия танҳо воситаи дар хотир нигоҳдории аҳбор, ки

ҳангоми дар амал тадбиқ кардани забони хориҷӣ истифода мешаванд, фаҳмида шавад. Илова бар ин методҳои дар боло зикршуда шахсият, ҳусусиятҳои равонӣ-физиологӣ, имкониятҳои фикрий ва эҷодии хонандагонро, муносибатҳои байниҳамдигарии онҳоро дар гурӯҳи таълими ҳамчун объекти омӯзиш ба ҳисоб намегиранд. Аз ин лиҳоз онҳоро ба маънои томашон методи интенсивӣ номидан номумкин аст. Дар даҳсолаи охир ба омӯзиши шахсият ва имкониятҳои эҷодӣ ҳамчун объект дикқат дода мешуд. Илмҳои педагогика, равоншиносӣ ва тиб захираҳои ниҳоии шахсиятро объекти омӯзиш қарор доданд. Яке аз масъалаҳои назария ва амалия педагогика ва равоншиносии педагогӣ ҳам дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва ҳам дар донишкадаҳои олий масъалаи муюшират ва муколама дар омӯзиш мебошад. Бояд ин масъалаҳо аз нигоҳи равонӣ – педагогӣ вобаста ба самти инкишофи шахсияти хонанда ҳалли худро ёбанд. Ташкил кардани раванди дарс вобаста ба инкишофи рӯҳӣ ва шахсияти бача аҳамияти бузурги назариявӣ ва амалий дорад» [7, с.35]. Ба таври дигар гӯем, яъне барои босамар ташкил кардани раванди дарс маводи таълим вобаста ба шахсият, дараҷаи эҷодӣ ва фикри хонандагон пешниҳод шавад, то ин ки захираҳои фикрии онҳо бой гардад ва тавонанд эҷодкорона фикр намоянд.

АДАБИЁТ

1. Алиев С. Н. Методикаи умумии таълими забонҳои хориҷӣ С. Н. Алиев, Душанбе, 2013.-340 с.
2. Андреевская Л.С. Методика преподавания французского языка. Л.С., Андреевская С.З., Левенстерн О.Э. Михайлова Москва, 1958. - 98 с.
3. Барномаи омӯзиши забони англисӣ. Ба забони русӣ. Душанбе: Сарпараст, 2003. - 28 с.
4. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. – И.Л. Бим Москва.- 1977. - 121 с.
5. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учебное пособие. Н.Д., Гальскова, Н.И. Гез Москва.- Академия, 2004. – 168с.
6. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам / Н.Д. Гальскова Пособие для учителя. –Москва АРКТИ, 2004. - 172 с.
7. Гегечкори Л.Ш. Основы методики интенсивного обучения взрослых устной речи на иностранном языке // Л.Ш. Гегечкори Автореферат докторской диссертации. Москва.- 1977. - 138 с.
8. Гез Н.И. К вопросу об истории развития интенсивных методов за рубежом. / Н.И. Гез Методы интенсивного обучения иностранным языкам. Москва-вып. 3, 1977. - 145 с.
9. Гусейнов Р.И. Лексико-грамматическое поле английских существительных в диахроническом освещении. / Р.И. Гусейнов Ростов –на -Дону: Издательство Ростовского университета, 1984. -168 с.
10. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. / И.А Зимняя. Москва - Просвещение, Москва, 1987. - 153 с.
11. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. / И.А. Зимняя Просвещение, Москва, 1991. - 87 с.
12. Зимняя И. А. Психологические механизмы говорения и учёт особенностей их функционирования при обучении иностранному языку.- В книге: // И.А. Зимняя Методы интенсивного обучения иностранным языкам Москва, вып.5, 1979. - 147 с.

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОГО МЕТОДА НА АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

В этой статье описывается сущность и особенности интенсивного метода преподавания английского и таджикского языков.

Автор статьи отмечает, что в истории преподавания иностранных языков существуют десятки методов, которые возникли в ответ на требования времени и общества к изучению языков, отражающие уровень развития науки и техники на разных этапах жизни общества.

Один из таких активных методов известен как интенсивный метод, который обусловлен растущим спросом на изучение иностранных языков за короткий период времени и с чисто ограниченными практическими целями (языковой охват для делового общения, разговорная речь и т.д.). возникла в 60-х и 70-х годах прошлого века.

Кроме того, в этой статье ряд ученых провели исследования этих методов и опробовали их различные методы и формы на практике (Л.Ш. Гегечкори, Г. Лозанов, Г. А. Китайгородская, В. В. Петрусинский, А. С. Плесневич, И. М. Румянцева, И. Ю. Шехтер и другие).

Согласно этим исследованиям, интенсивные методы обучения в основном направлены на то, чтобы охватить разговорный язык иностранного языка за относительно короткий период

времени, с очень высокой ежедневной концентрацией учебных часов и созданием ситуации «погружения» в языковую среду.

Автор статьи также отмечает, что интенсивные методы обучения основаны на активизации психологических ресурсов личностей студентов, которые зачастую практически не используются в контексте традиционного образования. Быстрые методы отличаются от традиционных методов в организации и проведении уроков и условий обучения: ориентирование на различные формы педагогического общения; создание особой социально-психологической среды в группе, мотивация студентов к обучению, устранение барьеров на пути психологического обучения и активизация его в процессе общения – среди этих преимущества.

Ключевые слова: интенсивный метод, изучение иностранных языков, условия обучения, мотивация, активация, деловое общение, часы обучения, традиционные методы, развитие науки и техники, творческие возможности, активация студентов, фонетические навыки, повторный урок.

THE NATURE AND CONCEPT OF INTENSIVE METHOD IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES

This article outlines the nature and features of the intensive Method in English and Tajik Language Teaching.

The author of the article notes that in the history of foreign language teaching there are dozens of methods that have emerged in response to the demands of time and society to learn languages, reflecting the level of development of science and technology at different stages of society.

One of such active methods is known as Intensive method, which is due to the growing demand for learning foreign languages in a short period of time and with purely limited practical goals (language coverage for business communication, conversational speech, etc.). emerged in the 60s and 70s of the last century.

In addition, in this article a number of scientists have conducted research on these methods and tested their various methods and forms in practice (L.Sh. Gegechkori, G. Lozanov, GA Kitaigorodskaya, VV Petrusinsky, A.S. Plesnevich, IM Rumyantseva, IY Shekhter and others).

According to these studies, intensive teaching methods are mainly aimed at covering the spoken language of a foreign language in a relatively short period of time, with a very high daily concentration of teaching hours and creating a situation of "immersion" in the language environment.

The author of the article also notes that intensive teaching methods are based on the activation of the psychological resources of students' personalities, which are often almost not used in the context of traditional education. Rapid methods differ from traditional methods in the organization and conduct of lessons and learning conditions: focus on different forms of pedagogical communication; creating a special socio-psychological environment in the group, motivating students to learn, removing barriers to learning psychologically and activating it in the course of communication are among these advantages.

Keywords: intensive method, learning foreign languages, learning conditions, motivation, activation, business communication, teaching hours, traditional methods, development of science and technology, creative opportunities, activation of students, phonetic skills, revision lessons.

Сведения об авторах:

Гозиева Шафоат - ассистент кафедры иностранных языков и методики преподавания Кулабского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. **Адрес:** Кулабский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки. 734065, г. Кулаб, ул. С.Сафаров 16. тел: (992) 987410090

Абдуразиков Ф – ассистент кафедры иностранных языков и методики преподавания Кулабского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. **Адрес:** Кулабский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки. 734065, г. Кулаб, ул. С.Сафаров 16. тел: (+992) 918668166

About the authors:

Abduroziqov F – assistant of the chair of foreign languages and teaching methodology of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki. Address: Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. 734065, Kulob town, street S. Safarov 16. phone: (+992) 918668166

Gozieva Shafloat – assistant of the chair of foreign languages and teaching methodology of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki. **Address:** Kulob State

МЕДОТИКАИ ТАЪЛИМИ ҲАЁТ ВА ЭҶОДИЁТИ АЛИШЕР НАВОЙ ВОБАСТА БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ

Назарова И.Н.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Низомиддин Алишери Навоӣ - сардафтари адабиёти ӯзбек бо осори инсонсозаш дар тамаддуни башарӣ мавқеи босазо дорад. Таълими ҳаёт ва эҷодиёти Алишери Навоӣ на танҳо дар муассисаҳои таълимии Ӯзбекистон, балки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистон низ ба нақша гирифта шудааст. Дар «Барномаи таълими адабиёти тоҷик дар синфи Ҳ 3-соат таълин шудааст. Дар барнома зикр нашуда, ки барои зиндагиномаи Навоӣ омӯзгор чанд соат ҷудо кунад. Зиндагиномаи шоир дар алоҳидагӣ ва ё бо муаррифии эҷодиёти ӯ тавъам дар як соат таълим дода шавад. Тақсими соат дар мавриди таълими рӯзгор ва осори шоир ба ихтиёри омӯзгор гузошта шудааст. Аз он сабаб, ки соати таълинишуда кам аст, беҳтар аст, зиндагинома ва муаррифии осори шоир дар як соат таълим дода шавад.

Дар бораи ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ ба забони ӯзбекӣ корҳои зиёде анҷом дода шуда ва навоишиносӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳими адабиётшиносии ӯзбек аст. Перомуни методикаи таълими зиндагинома ва эҷодиёти ӯ низ дастуру мақолоти зиёде ба нашр расидаанд, аммо ҳамаи онҳо вобаста ба низоми анъанавии таълим аст, ки аз талаботи низоми босалоҳияти таълим дар онҳо ишорае ҳам нест. Омӯзгорони ӯзбекзабон метавонанд аз онҳо истифода баранд, аммо набояд бо онҳо маҳдуд шаванд. Аз он сабаб, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Тоҷикистон низоми муносибати босалоҳият ба таълим ҷорӣ асту дар таълими ҳаёт ва эҷодиёти Алишери Навоӣ низ ин шеваи таълим талаб мешавад, дар ин мақола тасмим гирифтем методикаи таълими рӯзгору осори сардафтари адабиёти классикии ӯзбекро вобаста ба талаботи низоми босалоҳият баррасӣ намоем.

Дар бораи методикаи таълими босалоҳияти адабиёти тоҷик мутахассисоне, монанди Қ. Муҳторӣ, Ш.Р.Исрофилниё, З. Бобоева, С. Амонӣ, М. Султонмамадова мақолаҳои илмӣ навиштаанд, ки марбут ба таълими босалоҳияти ашъори финии шоирон аст. Методистони рус низ доир ба муносибати босалоҳият дар таълими адабиёт, назари О.Е. Лебедев, Г.Л. Лионова, А.В.Хуторской ва дигарон изҳори назар кардаанд. Дар ин мақолаҳо сухан дар бораи таълими матни бадӣ меравад, аммо дар бораи таълими босалоҳияти зиндагиномаи адибон ҷизе гуфта нашудааст. М. Аҳмадов дар китоби худ “Таълими адабиёти тоҷик” фаслеро дар бораи таълими шарҳи ҳоли адаб бахшидааст, ки марбут ба низоми таълими анъанавист.

Алешер Навоӣ ба ду забон: ӯзбекӣ ва тоҷикӣ эҷод кардааст ва дар адабиёти ҳар ду миллат ҷойгоҳи маҳсус дорад. Аз ин рӯ, ҳангоми таълими босалоҳияти ҳаёт ва эҷодиёти ӯ маҳсусияти ҳар ду адабиётро бояд дар мадди назар дошт. Дар китобҳои дарсии “Адабиёти ӯзбек” ва рисолаҳои тадқиқотӣ доир ба ҳаёт ва эҷодиёти Алишери Навоӣ маълумоти хеле зиёд омадаанд. Омӯзгор бояд аз ҳаёти Навоӣ ҳамон лаҳзаҳоеро барои хонандагон интихоб кунад, ки хеле муҳим ҳастанду барои фаҳмидани ашъори шоир мусоидат мекунанд.

Мутахассисони низоми муносибати босалоҳият дар таълим салоҳиятҳои ташаккулёбандаро ба панҷ ғурӯҳ ҷудо кардаанд: иртиботӣ (коммуникативӣ), ҳамкорӣ, тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ, маҳорат омӯхтан(10, 8). Ба андешаи Кутбиддин Муҳторӣ, барои фанни адабиёт як силсила салоҳиятҳое ҳастанд, ки характеристи байнифаний қасб мекунанд, маҳсусан салоҳияти коммуникативӣ (иртиботӣ). Салоҳияти коммуникативро ҷунин шарҳ додаанд: ”Маҳорати истифодаи усуљҳои гуногуни комуникатсия: қабул ва интиқоли информатсия (широҳӣ, ҳатти, аёни-графикӣ, гайризабонӣ, бо истифодаи алаоқаи раками) ҳангоми муоширати ҳусусӣ, таълими, ҷамъиятий ва қасбӣ”-ро дарбар мегиранд[11, с.6].

Пас, салоҳиятҳои коммуникативӣ аз ҷумлаи салоҳиятҳои қалидӣ дар дарси адабиёт ба шумор меравад ва дар ҳама дарсҳои адабиёт бояд унсурҳои салоҳиятҳои қалидӣ ташаккул дода шаванд. Ҳангоми таълими мавзӯи “Ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ” дар мактабҳое, ки таълимашон ба забони тоҷикист, бояд ҷанд масъаларо зери назар дошт:

1. Дар барномаи таълимии мактабҳое, ки забони таълимашон тоҷикист нисбат ба муассисаҳои таълимӣ, ки забони таълимашон ба ӯзбекист, соатҳои ҷудошуда барои тадриси ҳаёт ва эҷодиёти Навоӣ камтар аст.

2. Дар мактабҳои тоҷикӣ зиндагинома ва муаррифии осори Навоӣ дар як соат таълим дода мешавад, аммо дар мактабҳои ўзбекӣ танҳо барои таълими зиндагиномаи шоир ду соат муқаррар шудааст.

3. Дар муассисаҳои таълимии тоҷикӣ ҳангоми таълими ҳаёт ва эҷодиёти Навоӣ бояд зиндагӣ ва фаъолияти шоирро дар робита бо адабиёти классикии форсии тоҷикӣ таълим дод. Ин амал ба чанд омил вобастааст, ки самараи хуб дода метавонад:

а) Алишер Навоӣ парвардаи ва барҳоста аз мактаби адабии адабиёти форсу тоҷик аст ва осораш робитаи қавӣ бо ин адабиёт дорад.

б) Алишер Навоӣ суннатҳои адабии адабиёти форсу тоҷикро дар адабиёти туркӣ-ўзбекӣ густариш додааст. Аз ин рӯ, таълими осори ў будуни донистани адабиёти форсу тоҷик гайриимкон аст.

в) Таълими эҷодиёти Алишер Навоӣ дар ҳамbastagӣ бо адабиёти форсу тоҷик, алалхусус бо эҷодиёти устоди ў - Абдураҳмони Ҷомӣ имкон фароҳам меоварад, ки хонандагон аз робитаи адабии ногусастани ду миллати бо ҳам дӯст ба хубӣ боҳабар шаванд.

4. Дар мактабҳои таълимашон ба забони тоҷикӣ бояд бештар ашъори тоҷикии Навоӣ таълим дода шавад, зоро ин шоири бузург ба забони тоҷикӣ осори ғание аз худ боқӣ гузоштааст.

Тибқи талаботи низоми муносабати босалоҳият ба таълим бояд муайян кард, ки аз тарҷумаи ҳоли Навоӣ хонандагони тоҷик чиро бояд донанд? Оғози дарс бо саволҳои промлемавӣ аз талаботи ин шеваи таълим аст. Пас, мо дарсро бо чун ин саволҳо оғоз менамоем:

1. Зиндагӣ дар дарбори Темуриён барои Алишер Навоӣ чӣ bartariҳо дошт ва чӣ монеаҳо бавучуд овард?

2. Ба андешаи шумо оё имкон дорад, ки шоир ҳам дар мансаби баланди давлатӣ кор кунад ва ҳам эҷод намояд?

3. Оё монанди Навоӣ дар замони ҳозира қасоне ҳастанд, ки мансаб баланд дошта бошанду ҳам шоири маъруф бошанд?

4. Барои чӣ шоир шеър менависад? Шеър дар зиндагии шумо чӣ мавқеъ дорад?

Ҷавоби ба ин саволҳо, чи дар алоҳидагӣ ва чи дастҷамъӣ метавонанд хонандагониро ба фаҳмидани мавзӯи дарс омода созанд. Раванди дарсро бояд тавре ташкил намуд, ки аз хонандагон азичрои супориш ба хубӣ бароянд.

Мо бояд, пеш аз ҳама, муайян кунем, ки ҳангоми таълими мавзӯи “Ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ” қадом салоҳиятҳои фанниро ташаккул додан мумкин аст. Ба таъбири дигар, доир ба мавзӯи “Ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ” ба хонандагон қадом маълумотҳоро бояд дод. Хонандагон аз ин мавзӯй чиро бояд донанд, дарк кунанд, ичро кунанд, ки дар оянда барои онҳо зарур бошад. Қабл аз шурӯи дарс омӯзгор бояд муайян кунад, ки ҳангоми таълими мавзӯи “Ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ” дар синфи 1X қадом салоҳиятҳоро ташаккул дордан мумкин аст ва хонандагон доир ба ин мавзӯй қадом масъалаҳоро бояд донанд, фаҳманд ва ичро кунанд, ки онҳо дар ҳаёти минбаъдаашон ба кор меояд. Мувофиқи талаботи муносабати босалоҳият мо ин масъалаҳои доир ба мавзӯи зикршуда дар нақша медарорем:

| Мавзӯй: Ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ | | |
|--|--|--|
| Гурӯҳбандии мавзӯҳо / масъалаҳо | Салоҳияти адабӣ | Зарурат (барои чӣ?, дар кучо истифода мебарад?) |
| Замони зиндагии Навоӣ; Навоӣ ва давлати Темуриён; нақши Навоӣ дар ташаккули адабиёт ва илм дар асри XУ; дӯстӣ ва ҳамкории Ҷомио Навоӣ; | Салоҳияти мукоиса ва баррасии воқеаҳои сиёсӣ, адабӣ ва илмӣ; салоҳияти ташхиси таъсири муҳити сиёсӣ ва адабӣ ба ҳаёти эҷодкорон. | Ҳангоми таҳлили ҳаёти адабио илмӣ ва фарҳангӣ замони зиндагии ин ё он суханвар; ҳангоми баҳо додан ба равобити адабии миллатҳо. |
| Сарчашмаҳои адабии осори Алишер Навоӣ; Навоӣ- бунёдгузори адабиёти классикии ўзбек | Салоҳияти ташхис ва таъиини сарчашмаи осори суханварон; салоҳияти муайян намудани мақоми ин ё он суханвар дар адабиёти миллати муайян. | Ҳангоми баёни андешаҳои худ доир ба адабиёти марҳилаи муайян, сарчашмаҳои адабӣ, адабиёти ҳалқҳои гуногун |
| Мероси адабии Навоӣ, лақаби “зулнисанайни”-и Навоӣ; асарҳои ба забонҳои туркӣ-ўзбекӣ ва форсӣ-тоҷикӣ эҷод кардаи Навоӣ; дар пайравии Низомии Ганҷавӣ, Амир | Салоҳияти муҳокима ва баҳодиҳӣ ба осори суханварон; салоҳияти баёни мунтазам, пай дар пайи мақсад, риояи мантиқи сухан ҳангоми нақл; | Ҳангоми баёни фикр дар ҷорабинҳо, ҷамъомадҳо, мубоҳисаҳо ва гайра; ташаккули фикрронии мантиқӣ; Ташаккули худшиносӣ, хуввият ва фарҳангӣ |

| | | |
|--|---|--|
| Хусрав ва Абдурраҳмони Чомӣ эҷод шудани “Ҳамса”-и Навоӣ; “Ҳамсатул-мутаҳайирин” ва нақши Чомӣ дар он. | | миллӣ; |
| Мавзӯй ва мундариҷаи идеевии ашъори форсӣ-тоҷикии Навоӣ: газалиёти Навоӣ ва пайравии ўз аз газалҳои Саъдии Шерозӣ, Амир Хусрав, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ ва Абдурраҳмони Чомӣ; қасидаи “Тӯхфат-ул-афкор”-и Навоӣ ва муҳтавои он; андешаҳои ахлоқӣ ва панду андарзии Навоӣ | Салоҳияти маърифат кардани осори суханварон; салоҳияти дарк ва баҳодиҳӣ ба асари бадӣ; Салоҳияти асоснок кардани андешаи худ бо фактҳои илмӣ; | Таҳлил ва баҳодиҳӣ ба матни бадӣ; истиғодай далелҳои илмӣ ва бамавқеъ истиғода кардани дар навиштани иншо, эссе ва дигар корҳои хаттӣ, ҳамчунин дар чорабинҳо, ҷамъомадҳо, конфаронсҳои илмӣ, маҳфилу нишастҳои илмию фарҳангӣ |

Мураттибони “Стандарт ва барномаи таълими забони тоҷикӣ барои синфҳои У-Х1” барои ташаккули салоҳиятҳои комуникативӣ ҷаҳор марҳиларо муайян кардаанд. Қутбиддин Муҳторӣ низ дар мақолаи худ ташаккули салоҳиятҳои фанниро ба ҷаҳор марҳала тақсим намудааст: дарки матн, баҳодиҳӣ ба матн, тағйир додани матн, таҳияи матни худ [11,7]. Ин шеваи ташаккули салоҳиятҳо марбут ба осори шоир аст, усули ташаккули салоҳиятҳо ҳангоми таълими ҳаёти шоирро метавон бо ҳамин усул ба роҳ монд. Аз он ҷо, ки соати ҷудошуда барои зиндагиномаи Алишер Навоӣ ҳеле маҳдуд аст, омӯзгор бояд муҳимтарин лаҳзаҳои зиндагии шоир, ки барои фаҳмидаи осори вай қӯмак мекунад, ба ҳонандагон пешниҳод қунад.

Ҳангоми таълими мавзӯи “Ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ” дар синфи 1Х-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки таълимашон ба забони тоҷикист, омӯзгор бояд ин масъалаҳоро дар мадди назар дошта бошад: Аввалан, дар “Барномаи таълими адабиёти тоҷик дар синфҳои У-Х1” барои таълими мавзӯи “Адабиёти асри ХУ”, ки замони зиндагии Алишери Навоист, 3-соат муқаррар шудааст. Аз ин рӯ ҳеч зарурате надорад, ки омӯзгор ҳангоми таълими ҳаёти шоир доир ба вазъияти сиёсию адабӣ ва илмии замони Алишери Навоӣ вақт ҷудошуда. Сониян, пеш аз таълими рӯзгору осори Алишер Навоӣ дар ҳаҷми 12- соат ҳаёт ва эҷодиёти устоди Навоӣ – Абдурраҳмони Чомӣ таълим дода мешавад. Тамоми маълумот доир ба адабиёти асри ХУ, назари вазъияти сиёсию иҷтимоӣ, адабӣ ва илмии даврони зиндагии Навоӣ дар ин ду баҳш таълим дода мешавад. Аз ин сабаб, ҳангоми таълими ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ омӯзгор бояд аз баррасии вазъияти сиёсию иҷтимоӣ ва адабию илмии замони шоир сарфи назар қунад.

Аз он сабаб, ки ҳонандагон бо замони зиндагии Алишери Навоӣ ошноянд, омӯзгор бояд, тибқи нақша доир ба мақоми Навоӣ дар идоракуни давлати темуриён, нақши ўз дар ташаккули адабиёт ва илму фарҳанг дар асри ХУ ва хусусан, перомуни дӯстӣ ва робитаи адабии Чомињу Навоӣ маълумот диҳад. Байд аз ҳалли ин масъалаҳо бояд ба таври фишурдаву ихчам зиндагиномаи Навоиро баррасӣ шавад. Ҳамаи ин масъалаҳо ва аксу китобҳо шоирро омӯзгор метавонад дар слайд ҷо диҳад ва ба таври хулоса пешкаши ҳонандагон гардонад, ки аз ҷумлаи талаботи муносибати босалоҳият ба таълим аст. Омӯзгор бояд ҳангоми баррасии ҳаёт ва эҷодиёти Алишер Навоӣ ба масъалаҳои зер таваҷҷӯҳ дошта бошад:

1. Алишер Навоӣ дар оилаи амалдори давлати Темуриён ба дунё омада, дар қатори шоҳзодагони темурий таълиму тарбияро фаро гирифтааст.

2. Таҳсили Навоӣ ба забони форсии тоҷикӣ ва турсӣ-ӯзбекӣ бо воситаи китобҳои “Гулистон”-у “Бӯстон”-и Саъдӣ, “Мантиқ-ут-тайр”-и Аттор, Ҷевонҳои Саъдии Ҳофиз ва Фузулӣ сурат гирифтааст.

3. Сарҷашмаҳои эҷодиёти Алишери Навоӣ адабиёти форсу тоҷик мебошад. Ўз дар заминай адабиёти классикии форсу тоҷик адабиёти классикии ӯзбекиро бунёд гузоштааст.

4. Навоӣ дар газалсароӣ пайрави шоироне, монанди Саъдии Шерозӣ, Амир Хусрави Дехлавӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Ҳучандӣ ва Абдурраҳмони Чомӣ мебошад.

5. Навоӣ дар пайравӣ аз “Ҳамса”-ҳои Низоми Ганҷавӣ, Амир Хусрав ва Абдурраҳмони Чомӣ ҳамсанависиро дар адабиёти туркӣ-ӯзбекӣ ба расимијат даровардааст.

6. Навоӣ суннатҳои адабии адабиёти форсу тоҷикро сабитқадамона ҳам дар ашъори форсии тоҷикиаш ва ҳам дар осори туркӣ-ӯзбекиаш идома додааст.

7. Навоӣ пуштибони суханварону донишмандони асри ХУ буд.

8. Дӯстӣ ва ҳамкории адабио илмии Абдурраҳмони Чомӣ ва Алишери Навоӣ на танҳо дӯстии ду суханвари бузург, балки дӯстии ду миллат аст, ки дар давоми қарнҳо то ба имрӯз идома дорад.

Ҳашт масъалае, ки дар боло зикр намудем, бояд ҳангоми таълими ҳаёт ва эҷодиёти Навоӣ вобаста ба низоми босалоҳият дар таълим баррасӣ гарданд. Агар хонандагони синфи 1Х-и тоҷикзабон аз ин масъалаҳо оғоҳӣ ёбанд, эҷодиёти ин шоири бузурго ба дурустӣ фаҳмида метавонанд.

Шевай муассири муаррифии осори шоир бо воситаи слайдҳост, ки ба таъкиди мутахассисон, “ҳам вақтро сарфа мекунад ва ҳам ҳифзи он аз тарафи хонандагон осон даст медиҳад”[4, с.47]. Агар осори шоир вобаста ба ҷинсу жанрҳо ва мавзӯъ табақабандӣ шуда, ба нақша дароварда шаванд, роҳи ба хотир гирифтанаш осонтар мегардад. Дар кабинети методии адабиёт ва китобҳои методӣ доир ба мероси адабии Алишери Навоӣ нақшашои зиёде вучуд доранд, ки онҳоро ҳамчун мавод истифода бурдан мумкин аст, аммо набояд бо онҳо маҳдуд шуд. Агар осори шоир вобаста ба ҷинсу жанрҳои онҳо табақабандӣ намуда, бо воситаи слайдҳо ба хонандагон муаррифӣ шаванд, беҳтар аст. Навоӣ бо дasti худ девонашро дар пайравӣ ба устодаш ба давраҳои зиндагиаш тақсим намудааст. Онҳоро тибқи табақабандии худи шоир дар слайд ҷо намудан усули хуби муаррифии девонҳост. Аз ҷумла “Ҳамса”-и Навоиро чунин ба нақша дароварда, онро бо воситаи слайд пешниҳод намудан мумкин аст.

Ҳамин тариқ метавон девонҳо, маснавиҳо ва дигар асарҳои Навоиро вобаста ба ҷинсу жанрҳои онҳо табақабандӣ намуда, дар нақша ҷой дод ва бо воситаи слайдҳо муаррифӣ кард. Мувофиқи гуфтаи методистон, дар низоми муносибати босалоҳият бояд хонандагон фаъолияти бештар дошта бошанд. Аз ин рӯ, агар ин нақшашои хонандагон мураттаб намоянду омӯзгор ба онҳо ёрӣ дихад, самараи дарс хубтар мегардад.

Дар ташаккули салоҳиятҳои калидӣ нақши саволномаҳо, махсусан саволномаҳои тестӣ муҳим дониста шудааст. Агар дар қисмати муқаддимавии дарс саволномаҳо оддӣ, аммо ҳусусияти проблемавӣ дошта пешниҳод шаванд, дар қисмати ҷамъбастии дарс саволномаҳои тестӣ мувофиқи мақсад аст. Мувофиқи талаботи низоми босалоҳият дар ҳар ду қисмати дарс: муқаддимавӣ ва ҷамъбастӣ, ҷун лаҳзаҳои дигари дарс омӯзгор бояд ба сифати довар амал кунад. Хонандагон бояд фаъолияти бештар дошта бошанд. Дар тартиб додани саволномаҳо низ иштироки фаъоли хонандагон аз талаботи муҳими муносибати босалоҳият ба таълим аст. Салоҳиятҳо на танҳо дар як дарс, балки дар дар давоми таҳсил, дар силсилаи дарсҳо ташаккул додан зарур аст.

АДАБИЁТ

1. Айнӣ С. Алишер Навоӣ// С. Айнӣ. Куллиёт(ҷилди 11). -Душанбе, 1964,-С.134-245.
2. Аҳмадов М. Таълими адабиёти тоҷик/М.Аҳмадов.Хучанд: Нури маърифат, 2016.-290 с.
3. Барномаи таълими адабиёти тоҷик дар синҳои У-1Х. Муҳаррирони масъул Х. Шарифов ва У.Тоиров, Душанбе, 2007.-72 с.
4. Истрофилниё Ш.Р. Методикаи таълими ашъори гиной вобаста ба муносибати босалоҳият ба таълим дар курси таърихи адабиёт\Ш.Р. Истрофилниё З. Бобоева //Паёми АТТ, 2019 - №1 (30)-С.,47-52.
5. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании.– www.nekrasovspb.ru/rublikation/cgi-bin.cgi?event=3&id=22.
6. Леонова Г.Л. Формирование ключевых компетенций на уроках литературы в старших классах.\Г.Л. Леонова// <http://pandia.ru>.
7. Миров Т. Адабиёти тоҷик. Китоби дарси барои синфи 9 \ Т.Миров, С.Давлатзода-Душанбе, Маориф, 2014.-352.
8. Муносибати босалоҳият ба таълим. // Ғ.Бобизода,Д. Имомназаров, Ш.Истрофилниё, А Байзоеv. Душанбе: Ирфон, 2018.-72 с.
9. Муҳторӣ Қ. Татбики муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табии ва технологияи информатсионӣ \ Қ.Муҳторӣ, Д. Сафин, Н. Кабиров ва диг.-Душанбе, 2018.-60 с.
10. Муҳторӣ Қ. Махсусияти ташкили таълими босалоҳият дар дарсҳои адабиёти тоҷик дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умumi / Қ.Муҳторӣ Татбики муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои таълими : Маводи конференсияи илмӣ-амалий баҳшида ба Рӯзи Ваҳдати миллий, “Ирфон” Душанбе, - 2018 - С.58-66.
11. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования \ А.В. Хуторской. Народное образование. – 2003. – №2. – С.58-64.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО АЛИШЕРА НАВОИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В статье рассматривается вопрос о жизни и творчество Алишера Навои на основе компетентностного подхода с использованием различных примеров простым и доступным языком для преподавателей литературы. Наряду с показом высокой познавательной ценности творчества Алишера Навои посредством научных доказательств, автор статьи, представляет как преподаётся жизнь и творчества мыслителя согласно компетентностного подхода.

По мнению автора, согласно компетентностного подхода ученик является активным субъектом педагогического процесса и преподаватель должен стремиться научить студентов

четырем элементам компетентностного обучения: знать, усваивать, уметь применять на практике.

Ключевые слова: Навои, биография, методика, обучение, преподаватель, традиционное обучение, компетентностный подход к обучению, компетенция.

COMPETENCE-BASED APPROACH TO TEACHING THE LIFE AND WORK OF ALISHER NOVOI AT SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article explores the issue of teaching the life and work of Alisher Navoi on the basis of a competence-based approach using various examples with a simple and accessible language for teachers of literature. Along with showing the high cognitive value of Alisher Navoi's creative works through scientific evidence, the author of the article presents how the life and creativity of a thinker is taught according to the competence approach.

According to the author, the student is an active subject of the pedagogical process in accordance with competence-based approach, and the teacher should strive to teach students the four elements of competence-based learning: to know, assimilate and to be able to apply learnt things in practice.

Keywords: Navoi, biography, methodology, teaching, teacher, traditional teaching, competence-based approach to teaching, competence.

Сведения об авторе:

Назарова Ирода Назиржоновна - аспирант кафедры методики преподавания языка и литературы Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни.

About the author

Nazarova Iroda Nazirjonovna - PhD student of the Department of Methods of Teaching Language and Literature of the Tajik State Pedagogical University named after S. Nazarova. Aini

УДК-81+81,22 (2-тач)

ДИКТАНТ КАК ПРИЁМ ПРОВЕРКИ И ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЯ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Джабаров Б.О.

Кулябский государственный университет им. А. Рудаки

Под диктантом как методическим приёмом и одним из упражнений по орфографии следует понимать такой вид письменной работы, во время которой учитель диктует текст, в учащиеся под диктовку пишут самостоятельно, без посторонней помощи, без опоры на какие – либо подсобные средства и руководствуются только ранее полученными теоретическими знаниями по грамматике, изученными орфографическими правилами и ранее сложившимися навыками письма.

Из большого количества разнообразных видов диктанта, известных в нашей методике, наибольшее распространение в учебной практике получили:

- а) проверочный диктант (он же контрольный, он же слуховой);
- б) объяснительный диктант;
- в) предупредительный диктант;
- г) выборочный диктант;
- д) зрительный диктант;
- е) творческий диктант в его различных вариантах;
- ж) свободный диктант.
- з) словарный диктант

По своему назначению и роли все названные выше виды диктантов могут рассматриваться как обучающие. Исключением является лишь диктант проверочный, занимающий среди них особое место как диктант, выполняющий, прежде всего роль контрольного, хотя он может быть использованным и в качестве приёма обучения.

Среди обучающих диктантов особо выделяются:

- а) объяснительный (с его двумя разновидностями: собственно объяснительным и предупредительным);
- б) выборочный;
- в) зрительный (противопоставляемый слуховому во всех его разновидностях).

Включение некоторых из названных видов упражнений в систему диктантов носит в известной мере условный характер. Так, например, творческий и свободный диктанты по своему содержанию являются упражнениями не столько орфографическими сколько упражнениями по развитию речи.

Так называемый, зрительный диктант, по своему характеру тесно примыкающий к списыванию, может рассматриваться в связи с проблемой списывания как один из вариантов последнего.

Старый и ожесточенный, затянувшийся на многие десятилетия спор между сторонниками диктанта как приёма проверки и обучения правописанию и его непримиримыми противниками решён в пользу диктанта [2, с.14-18].

В данном случае речь идёт о так называемом «проверочном» (или контрольном) диктанте, который нередко называют ещё и «слуховым». Однако такое название этого вида диктанта не совсем правильно. Он несколько односторонне определяет то место, которое занимает в системе приёмов обучения правописанию, так как содержание понятия «проверочный» значительно уже той функции, которую он фактически выполняет.

Выполняя роль контрольного, этот вид диктанта одновременно является и упражнением обучающего характера, так как учащийся во время письма под диктовку приобретает в то же время навыки письма на слух, навыки применения известных ему орфографических правил, а значит, и быстрого анализа с орфографической точки зрения разнообразного текстового материала, тренирует свою волю, внимание [2, с.12-19].

Все это происходит независимо от конечных целей каждого очередного диктанта, целей, в известной мере формального порядка, т.е. будет ли диктант контрольным и обязательно ли будут ставиться за него отметки (за четверть, полугодие или только по изученному разделу).

Слуховым же его называют в отличие от тех видов упражнений, которые, хотя и называются тоже диктантами, но при выполнении, которых никто никому ничего не диктует, а записываемый текст находится перед глазами учащегося, внимательно им изучается (с расчетом на зрительное запоминание) и затем уж записывается по памяти [2, с.16-21].

Такой вид диктанта (и его различные варианты) называют зрительным. Значит, диктанты слуховой и зрительный получили своё название по физиологическому признаку, по тому органу чувств, которому отводится решающая роль в образовании орфографических навыков при проведении каждого из этих видов диктанта.

Однако для дифференциации видов только по физиологическому признаку нет достаточных оснований, так как для многих из них главными признаками являются другие: активность учащихся, место в общей системе занятий по русскому языку и. И если, например, при различных вариантах зрительного диктанта роль слуха действительно сводится к минимуму, то при других видах диктанта (предупредительном, выборочном) роль его, как одновременно и зрения, весьма значительна. Для этих видов диктанта тренировка зрения или слуха учащихся в орфографических целях не является основным признаком, хотя, конечно, учитывать их участие при всех обстоятельствах крайне необходимо и с методической и психологической точек зрения [3, с.21-23].

Проведение проверочного диктанта ответственный момент в работе учителя и ученика и, несмотря на кажущуюся некоторым учителям простоту (в методическом отношении) этого вида работы, требует от него и опыта, и знаний, и тщательной подготовки.

На результатах проверочного диктанта может оказаться многое: и характер диктуемого текста (его объём, трудность языка, не совсем ясное для учащихся содержание) и темп чтения учителя, и состояние учащихся на данном уроке, и многое другое.

Контрольный диктант, как правило, проводится с целью проверки прочности знаний и навыков по тому, или иному пройденному разделу орфографии. Проведение такого диктанта имеет смысл только в том случае, если ему предшествовало выполнение целой серии тренировочных упражнений на те же правила и если учащиеся могут считаться уже достаточно подготовленными по разделам программы, на которые даётся диктант.

Текст для диктанта в каждом отдельном случае (за редким исключением) подбирает сам учитель. Трудности в подборе текста заключаются в том, что последний должен удовлетворять многим требованиям и совмещать в себе разнообразные качества одновременно.

Так, по содержанию он должен быть совершенно понятным детям соответствовать их возрастным возможностям, по характеру орфограмм, встречающихся в нём, соответствовать программе и разделам, пройденными к моменту проведения диктанта: ведь диктантом должно проверяться не то чего ученики ещё не знают, и то, что они уже знают или должны знать.

Текст должен быть достаточно насыщенным орфограммами не только на последние изученные правила, но и включать слова, затруднившие учащихся в предыдущих письменных работах, слова, в которых они допускали ранее ошибки. Хорошо, чтобы в текстах диктантов время от времени встречались новые для учащихся слова с непроверяемыми гласными, в том числе слова- термины разных учебных предметов (имеются в виду слова типа электричество, молекулы, реактивы для V-VII классов, нейтрализация, идеология, катализом, параболоид для VII-XI классов и т.п.)

Как было сказано выше, текст диктанта должен быть достаточно насыщен орфограммами на одно или несколько правил или на все пройденное (при общем повторении или проверке), но в

пределах одного текста эта насыщенность должна быть по возможности равномерной в разных частях текста, т.е. наиболее трудные орфограммы не должны сосредоточиваться только в начале, или только в конце текста. Замечено, что к концу диктанта учащиеся допускают большие количество ошибок, описок, помарок и пропусков букв, слогов или даже целых слов, чем в самом его начале. Это объясняется утомлением учащихся, ослаблением их внимания к концу урока [3, с.47-49].

Замечено также: в начале диктанта при прочих равных условиях может быть несколько больше ошибок, чем в середине его, что нужно отнести за счёт того, что учащиеся ещё не успели сосредоточиться, втянуться в работу.

В отдельных случаях, возможно, дать для диктанта не один цельный текст, а два – три небольших отрывка, но с условием, чтобы они, вместе взятые, удовлетворяли всем требованиям, предъявляемым к тексту диктанта, изложенным выше.

Текстов для диктанта может служить научная, политическая статья или отрывок из художественного произведения. Для младших классов (V-VI) лучше брать связный рассказ, для старших (VII-VIII)- научные и публицистические статьи, для тех и других – орфографический осложненный (в том числе и обработанный учителем, адаптированный в нужном с точки зрения обучения орфографии направление) текст художественного произведения. Текст не обязательно должен быть книжным: он может быть составлен и самим учителем.

В случаях затруднений для учителя в подыскании связанных текстов можно допускать и диктант из отдельных предложений.

Не безразлично, каков размер предложений, из которых состоит предлагаемый для диктанта текст. Так, гоголевский период, например: явно неприемлем для учащихся пятых классов. Ориентировочно можно рекомендовать, чтобы в текстах для пятых классов число слов в предложениях было не больше 10-12, для шестых классов -12-15, для седьмых классов до 20 (при условии соблюдения учителем всех правил чтения диктуемого текста). В случае необходимости, если текст содержит что – либо мешающее использованию его в классе, он, может быть, подвергнут некоторой обработке со стороны учителя: период, встречающийся в тексте для V класса, может быть разделен на ряд отдельных предложений; редко встречающиеся слова и выражения, устаревшие и тяжёлые по конструкции обороты опущены или заменены и.т.п. Конечно, все это должно делаться без нарушения смысла текста в целом и без снижения его ценности в орфографическом отношении.

Текст для проверочного диктанта, проводимого в конце года, должен охватывать все основные правила или разделы орфографии, входящие в программу данного года обучения [3, с.14-18].

Не обязательно, чтобы каждое из правил было представлено в тексте диктанта не одним только, а несколькими написаниями. Вряд ли можно подыскать такой текст, чтобы в нём встречались абсолютно все случаи правописания по программе данного года обучения, да ещё в нескольких вариантах. Поэтому, если тот или иной отрывок и не включает отдельных вариантов написаний на какое-либо правило, это можно не считать препятствием для осуществления общей (т.е. по всему пройденному) проверки орфографической грамотности учащихся при помощи данного текста. Случаи на неосновные орфографические правила, редкие случаи написания «исключения» могут быть и не включенные в текст для такого диктанта. Не следует допускать включения в текст специально подобранных, не употребительных ни в литературном языке, ни в разговорной речи слов сочетаний и фраз или казуистических случаев написаний, рассчитанных на провоцирование учащихся на ошибку. Размеры текстов для диктантов не могут быть чрезмерно велики. Далеко не без различно с методической точки зрения и то, как диктует учитель. Более и менее отстоявшиеся в методике требования в этом отношении сводятся к следующему. В начале урока учитель медленно и выразительно прочитывает весь текст, предлагаемый для диктанта. Учащиеся обязаны в момент чтения текста внимательно слушать учителя, чтобы понять содержание того, что перед стоит им писать. Это сделает их работу не механической, а осмысленной и поможет избежать ряда орфографических ошибок, вытекающих часто из непонимания пишущим того, что он пишет. Надо не допустить среди учащихся стремления торопливо записывать диктуемые тогда, когда учитель ещё не окончил чтения [4, с.55-59].

В младших классах с этой целью учащимся запрещается брать в руки ручку до тех пор, пока не скажет учитель. Это требование (не писать раньше, чем будет прочитано предложения) предупреждает механическое, неосознанное письмо, а также и ошибки, связанные с ним «диктант потому и вреден, что он требует решимости и там, где не хватает знаний» писал Н. Шапошников. Однако такая точка зрения на характер запоминания учащимся ошибочных написаний противоречит природе психофизических процессов, на которых основывается запоминание. Ведь согласно учению И.П. Павлова о вышней нервной деятельности, динамический стереотип не есть нечто застывшее раз навсегда, как бы омертвевшее. Это означает, что разложившиеся связи, даже

относительно прочные, способный подвергаться изменениям в результате воздействия на них для фактов, являются, связаны временными.

Если в это было не так, то тогда действительно пришлось бы смотреть не раз допущение ошибки как на нечто непоправимое, а на учащихся, допустивших их, как на обреченных на неграмотность в дальнейшем.

Мнения о невозможности «стереть» в сознании учащихся след, оставленной ошибочным написанием, прочно по существу и не осуществимо практический так как невозможно вообще изолировать ученика от вполне возможно у него и неизбежных на каком то этапе обучения ошибок, гарантировать то, что он никогда не увидеть где-либо неправильных написаний в письменных работах товарищей и т.п.

В современной методике обучения иностранному языку существует большое количество разнообразных методов и средств обучения, одним из которых является ведение диктантов. Долгое время этот вид деятельности считался незаслуженно забытым и старомодным, являясь пережитком метода грамматического перевода, который доминировал в преподавании языков в конце XX века. У многих диктовка вызывает неприятные воспоминания о скучных, необщительных и часто сложных уроках, где упор делался только на точность языка.

Согласно общепринятым мнению методистов, диктант - это простейшая форма обучения, которая предполагает чтение текста вслух таким образом, чтобы слушатель мог записать прочитанное ему слово в слово. А затем проверьте записанный текст и исправьте допущенные ошибки. Но, несмотря на кажущуюся простоту этого обучающего инструмента, у него есть бесчисленные вариации, которые могут сделать процесс обучения более интересным и ориентированным на личную жизнь учащихся.

Если вы на мгновение задумаетесь о том, что на самом деле делает диктовка, вы увидите, что это может быть чрезвычайно разностороннее и увлекательное учебное занятие. Он тренирует в первую очередь навыки аудирования и письма. Также можно утверждать, что диктант улучшает практические навыки лексики, синтаксиса, грамматики, а также чтения в тот момент, когда автор анализирует свое произведение. Таким образом, можно сделать вывод, что диктант тренирует практические языковые навыки во всех аспектах речевой деятельности. Однако есть навык, которого нет в этом списке - способность говорить. Этому виду деятельности можно научиться, если применить к диктанту нестандартный подход [4, с.5].

В первую очередь обратим внимание на то, кто диктует текст. Традиционно это всегда учитель. Но почему бы не проинструктировать студентов делать это? Есть несколько способов сделать это. Прежде всего, вы можете попросить студента или студентов продиктовать текст остальной аудитории. В качестве альтернативы студенты могут работать в небольших группах, где каждый студент по очереди диктует часть текста остальной группе. Это позволяет учащимся слушать друг друга (обучение аудированию), подчеркивает важность четкого произношения и в идеале помогает поощрять использование английского языка в моноязычном классе.

Другой способ реализовать диктовку - это использовать всем известный метод «бегущего диктанта». Этот тип диктовки можно использовать в классе, так как он мотивирует и активизирует деятельность учащихся в классе.

Для проведения такого диктанта вам понадобится небольшой текст, соответствующий уровню языковой подготовки аудитории, содержащий соответствующую лексику и аспекты грамматики, которые вы практикуете. Сделайте две или три копии текста и приклейте их на доску или на стену, чтобы учащиеся не могли читать их со своего рабочего места. Разделите студентов на группы. Каждый ученик по очереди подходит к тексту, читает и запоминает отрывок текста. Затем он возвращается в свою группу и диктует запомненную часть. Остальные делают заметки. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет написан весь текст. Когда все группы реконструируют предложенный текст, они могут сравнить свою версию с исходной версией.

Другой тип диктовки - техника запутанного рассказа, когда каждый ученик в группе случайным образом получает предложение из текста. Затем ученики должны продиктовать свои предложения остальной части группы, и группа должна выбрать правильный порядок в логической последовательности.

Диктовку также можно использовать для обучения студентов навыкам угадывания языка с использованием контекста. Возьмите небольшой фрагмент текста и удалите из него восемь-десять слов. Это могут быть случайные слова или слова определенного класса, например глаголы. Продиктуйте текст аудитории и скажите «пробел» вместо пропущенных слов. Студенты должны использовать контекст для вставки подходящих слов.

Что касается отработки навыков письма, вы можете диктовать текст без знаков препинания, а затем просить учащихся в группах правильно расставлять знаки препинания в тексте [1, с.11-12].

Рассмотрим тип диктанта «dictogloss» («грамматический диктант»). При выполнении такого диктанта студенты должны прослушать текст разной длины и сложности (в зависимости от уровня языковой подготовки группы), не закрепляя его на бумаге. Предполагается, что текст прочитан два-три раза. Затем ученики должны написать то, что они слышали. В этом упражнении важно не то, что они дословно повторяют исходные предложения, а то, что они формируют предложения, которые точно отражают смысл и структуру исходных предложений. Один из способов выполнить это задание - обсудить идеи студентов в микрогруппах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Текучев Л. Методика преподавания русского языка в национальных языках. / Л.Текучев Москва, 1980, - С.152 - 171.
2. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. / Ф.И. Буслаев М.: Просвещение, 1968.- 150 с.
3. Валгина Н.С. Современный русский язык. / Н.С. Валгина Просвещение, М. 1962.-75с.
4. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. / А.Н. Гвоздев Просвещение, М. 1961.-235с.

ДИКТАНТ КАК ПРИЁМ ПРОВЕРКИ И ОБУЧЕНИЯ ПРАВОПИСАНИЮ РУССКОМУ, АНГЛИЙСКОМУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

Автор отмечает, что контрольный диктант, как правило, проводится с целью проверки прочности знаний и навыков по тому, или иному пройденному разделу орфографии. Проведение такого диктанта имеет смысл только в том случае, если ему предшествовало выполнение целой серии тренировочных упражнений на те же правила и если учащийся могут считаться уже достаточно подготовленными по разделам программы, на которые даётся диктант.

В статье автор уделяет особое внимание на выполняемую роль контрольный диктант. Этот вид диктанта одновременно является и упражнением обучающего характера, так как учащийся во время письма под диктовку приобретает в то же время навыки письма на слух, навыки применения известных ему орфографических правил, а значит, и быстрого анализа с орфографической точки зрения разнообразного текстового материала, тренирует свою волю, внимание и т.д.

Ключевые слова: диктант, контрольный диктант, тренировочных упражнений, орфографических правил, навыки, текст, дифференциации.

DICTANT AS A RECEPTION OF CHECKING AND TRAINING SPELLING IN RUSSIAN, ENGLISH IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF INTERDEPARTMENT RELATIONS

The author notes that the control dictation, as a rule, is carried out in order to test the strength of knowledge and skills in one or another passed section of spelling. Carrying out such a dictation makes sense only if it was preceded by a whole series of training exercises for the same rules and if the students can be considered already sufficiently prepared for the sections of the program for which the dictation is given.

In the article, the author pays special attention to fulfilling the role of a control one, this type of dictation is at the same time an exercise of a teaching nature, since the student, while writing under dictation, acquires at the same time the skills of writing by ear, the skills of applying spelling rules known to him, and therefore quick analysis from a spelling point of view of a variety of text material, trains your will, attention, etc.

Keywords: dictation, control dictation, training exercises, spelling rules, skills, text, differentiation.

Сведения об авторе:

Джабаров Б – ассистент общеуниверситетской кафедры русского языка Кулабского государственного университета имени Абуабдуллох Рудаки. Адрес: 735360, РТ, г.Кулаб, ул.С.Сафарова 16. Тел: (+992) 935487881

About the author:

Jaborov B - assistant of the chair of Russian interfaculty languages of Kulob State University named after Abuabdulloh Rudaki. Address: 735360, RT, Kulob, S.Safarov St.16. Phone: (+992) 935487881

МОХИЯТИ САНЧИШХОИ МАРҲИЛАВӢ ДАР НИЗОМИ ТАҲСИЛОТИ КРЕДИТӢ

Шарипов Қ.Б.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Рушди босуръати технологияи иттилоотӣ боиси ташаккулёбии идоракуни самараноки раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ гардидааст. Яке аз самтҳои муҳими раванди таълим дар донишгоҳҳо ин баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва азхудкунии донишҳои замонавӣ мебошад. Ин маълумот тавассути назорати электронӣ пешниҳод карда мешаванд, ки ин яке аз ҷузъҳои равобити омӯзгор ва донишҷӯ мебошад. Тавассути компютер ё таҷхизоти дигари технологияи иттилоотӣ омӯзгор дар бораи натиҷаҳои кори худ маълумот мегирад ва дар ҳолати зарурӣ метавонад ба он ислоҳот ворид намояд. Аз ин рӯ, назорат ва ислоҳ ҳамчун воситаи асосии арзёбии фаъолияти маърифатии донишҷӯ дониста мешаванд.

Методҳои анъанавии мавҷудаи назорат, ба омӯзгор имкон намедиҳанд, ки дар бораи сатҳу сифати таҳсилот мунтазам маълумот дастрас намояд, коркарди фаврии маълумотро амалӣ созад ва дар бораи такмили фаъолияти худу донишҷӯ қарорҳои даҳлдор қабул кунад. Ин имкон медиҳад, ки ҳатоҳои содирнамудан донишҷӯён саривакт ошкор ва ислоҳ карда шаванд.

Яке аз аввалинҳо шуда **Я.А.Коменский** баҳогузориро дар раванди таълим ҷорӣ намудааст. Дар асари худ таҳти унвони азхудкунии дониш малака ва маҳорати муҳассилонро ба инобат гирифтааст [7].

Дар таҳқиқоти **М. Ю. Мамонтова** дар асоси рӯйкарди муқаддимотӣ ба таҳияи арзёбии дастовардҳои таълими ин нукта асоснок карда шудааст, ки рейтинг бояд ба унвони нишондиҳандай маҷмӯии сифати объекти чандбуъдӣ ва натиҷаи таълим дониста шавад [8].

Мақсади асосии рейтинг муайян кардани дараҷаи азхудкунии дониши дар тамоми давраи таҳсил бадастоварда ва баланд бардоштани сатҳи объективии баҳогузории дониш мебошад. Ҳолдии рейтингӣ яке аз шаклҳои назорати сифати кори омӯзгорон ва арзёбии холисони сатҳи босалоҳияти касбии онҳо мебошад.

Н.Е. Чеботарева чунин мешуморад, ки агар ҳадафи низоми рейтингӣ арзёбии дастовардҳои таълими донишҷӯён бошад, пас диққати асосӣ ба санчиш ва муайян кардани ҳачми донишу малакаҳои андӯхта дода мешавад. Ҳачми мукарраршуда, бояд фарогири мавзӯъҳои тибқи барномаи таълими пешбинишуда, бошад. Сатҳи омодагӣ-ин маҷмӯи дониш, малака, маҳорат ва ғояҳои азхудкардаи донишҷӯ мебошад.

Рейтинг барои муайян соҳтани неруи ақливи зеҳни донишҷӯён кӯмак намуда, онҳоро барои муваффақ шудан ҳавасманд мегардонад. ҳамчунин, ба донишҷӯ барои ташкили корҳои мустақилона ва салоҳияти касбии ояндашон озодӣ дода мешавад [6].

Низоми анъанавии назорати дониш, малака ва маҳоратҳо дар солҳои 1970-1980 саҳт танқид карда шуда буд. Дар Иттифоқи Шӯравӣ асарҳои илмии **Н.Ф. Тализина** оид ба таълими барномарезишуда [12] ва **В.П. Беспалко** оид ба мушкилоти тестологияи педагогӣ ба рушди тестологияи дидактикӣ замина гузоштанд [2].

Муҳаққики бузурги таълими барномарезишуда **Н. Краудер** қайд менамояд, ки дар якчанд ҳолатҳо фарқияти байни супоришҳои навъҳои күшодаву пӯшидаи тестҳо аз байн меравад. «Суҳан дар бораи ҳолатҳои меравад, ки доираи ҷавобҳои гуногун бо ададҳои ниҳоӣ маҳдуд мешаванд, масалан ҳангоми навиштани ҳарфҳои алифбо, рақамҳои системай даҳӣ ва ғайра» [11, с.317].

Тавре ки **В.С. Авансев** қайд мекунад, дар супоришҳои тестӣ тести пӯшида ғайрифаъол нест, «он ба шумо имкон медиҳад, ки супоришҳоро тавре таҳия намоед, ки барои санҷидашавандҳо фаҳмо бошанд ва онҳо дар идрок ва фаҳмиши маънои супоришҳо иштибоҳ нақунанд» [1].

А. Анастази бошад, чунин шарҳ додааст, ки мураттиби тест бояд қарор қабул кунад, ки дар асоси қадом мавод таҳияи супориш аз ҳама беҳтар аст. «Афзалияти саволҳои ҷонишиндор, яъне саволҳои, ки ҷавоби тавсифиро талаб мекунанд, ба он алоқаманданд, ки ин саволҳо имконият фароҳам меоранд, то қобилияти фардҳо дар интиҳобу таҳияи мавод ва инҷунин, маҳорати фаҳмо ва дақиқ ифода кардани фикри худ санҷида шавад. Мутаассифона, вакти барои ҷавоб додан ба ин гуна саволҳо чудошуда, одатан барои санҷидани ин маҳоратҳо хеле кӯтоҳ аст ва дар ин ҳолат донишҷӯ ҷавобҳои ба таври нокифоя дақиқ медиҳад, ки он коркардро мушкил мекунад» [2, с.336].

Мутаҳассисони соҳаи методика **Нугмонов** М. ва **Шарипов** Қ. чунин назар доранд: «Мақсади ниҳоии низоми таълими математика ин дар ҳар як донишҷӯ ташаккул додани тайёрии касбӣ барои амалигардонии арзёбии дониш, малака ва маҳоратҳои математики

мебошад. Дар охири амалкардаи низоми таълими математика натиҷаи ниҳой ба даст оварда мешавад» [11, с.81].

Санчиши дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии хонандагонро У.Умаров чунин қайд намудааст: “Санчиши дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии хонандагон ин як ҷузъи ҷудонашаванди раванди таълиму тарбия мебошад. Он имкон медиҳад, ки савияи дониши хонандагон муқаррар карда шуда, баҳогузорӣ шавад” [13, с.93-96].

Дар низоми таҳсилоти кредитӣ барои пеш аз имтиҳони ниҳой муайян кардани савияи дониши донишҷӯ рейтинг муқаррар шудааст, ки тибқи талаботии низом дар як нимсола ду маротиба гузаронида мешавад. Аз ҷорӣ шудани низоми таҳсилоти кредитӣ дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ барои қабулкунии ретингҳо се маротиба тағирот ворид карда шуд. Ин тағирот тибқи банди 44-и “Низомномаи низоми таҳсилоти кредитӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон” [9] сурат гирифтаанд. Мувофиқи талаботи банди мазкур, Шӯрои илмию методии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ қоидаҳои умумии низоми холдиҳӣ-рейтингӣ ва низомномаҳои амиқи баҳодиҳӣ ба дараҷаи азхудкуни барномаҳои таълимии фанҳоро, таҳия менамояд.

Дар доираи тағиরоти якум дар ҳар нимсолаи соли таҳсил ду имтиҳони фосилавӣ (рейтинги 1 ва 2) гузаронида мешуд, ки донишҷӯ пеш аз имтиҳони ҷамъбастӣ то 50%-и баҳоҳоро соҳиб шавада метавонист. Имтиҳони фосилавӣ шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаҳои фанҳои таълимиӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври ақадемӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанӣ ё маркази тестии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ гузаронида мешавад. Аз рӯйи қоида 80 ҳол + 20 ҳол = 100 ҳол муайян шудааст, ки дар ин ҷо аз миқдори ҳолҳои зикршуда 80 ҳол барои ҷавобҳои дурусти саволномаҳои тестӣ ва 20 ҳол барои ҳавасмандии донишҷӯ гузашта мешавад. Донишҷӯ аз ҷониби устод бояд барои ҳар як фаъолияти мусбати иҷро кардааш худ ҳавасманд карда шавад. Ҳолҳои ҳавасмандӣ дар низоми таҳсилоти кредитӣ барои фанҳои омӯхташаванде, ки 4 кредитро дарбар мегиранд, чунин гузашта мешавад:

- *Иштироки фаъолона дар дарсҳои лексионӣ бо 4 ҳол баҳоҳузори карда мешавад, ки ҳангоми омӯзиши фанҳои мазкур дар як ҳафта 1 соат дарси лексиони ва дар 8 ҳафта ҳашт 8 соатро ташкил медиҳад. Ҳамагӣ донишҷӯ барои иштирок дар дарси лексионӣ дар як ҳафта соҳиби 0,5 ҳоли ҳавасмандӣ ва дар ҳашт ҳафта соҳиби 4 ҳол мешавад.*

- *Фаъолноҳии донишҷӯ дар дарсҳои назариявӣ ва амалӣ бо 8 ҳол* арзёби карда мешавад, ки ҳангоми омӯзиши фанҳои мазкур дар як ҳафта 2 соат дарси назариявӣ ё дарси амалӣ ва ё барьакс мегузорад. Ҳамагӣ дар як ҳафта 2 соат, дар 8 ҳафта 16 соат баргузор мешавад, ки вобаста ба сатҳи иҷрои онҳо дар ҳар як дарс донишҷӯ соҳиби 0,5 ҳоли ҳавасмандӣ ва дар ҳашт ҳафта соҳиби 8 ҳол мегардад.

- *Иҷрои саривактши корҳои мустақилона бо 8 ҳол натиҷагири карда мешавад.* Дар давраи омӯзиши фан ба донишҷӯён ҷорӣ кори мустақилона супурда мешавад. Барои иҷроиши ҳар як кори мустақилона ба донишҷӯ 2 ҳоли ҳавасмандӣ дода мешавад.

Мувофиқи тағиরоти дуюм барои донишҷӯёни курсҳои якум таносуби ҳолҳо 60% азхудкуни аз ҳисоби дониш ва 40% ҳоли ҳавасмандӣ аз ҷониби устодонро ташкил медод. Барои курсҳои дуюм ва сеюм 70% азхудкуни аз ҳисоби дониш ва 30% ҳоли ҳавасмандӣ аз ҷониби устодон, барои курсҳои ҷорӯму панҷум 80% азхудкуни аз ҳисоби дониш ва 20% ҳоли ҳавасмандӣ аз ҷониби устодон муқаррар шуда буд, ки таносуби азхудкуни ба 100% ва ҳоли ҳавасмандӣ низ ба 100% баробар мешуд. Саволномаҳои тестӣ дар ҳафтаҳои ҳаштуми давраи ретингҳо гирифта мешуд, ки таносуби ҳолҳо танҳо барои ҷавоби дуруст ба 100 ҳол баробар буд, вале вобаста ба курсҳо ба коэффициент зарб карда мешуд. Барои курсҳои якум сад ҳол аз ҳисоби дониш зарби 0,6 коэффициенти ҳолҳои донишҷӯ ба 60 ҳол баробар мешавад. Дар курсҳои дуюм ва сеюм бошад, 100 ҳол зарби 0,7 ба 70 ҳол баробар мешавад. Инчунин, дар курсҳои ҷорӯму панҷум донишҷӯ 100 ҳол зарби 0,8 ба 80 ҳол аз ҳисоби дониш ба даст меорад. Донишҷӯ дар 8 ҳафтаи таълимиӣ соҳиби 100 ҳол мешуд, ки ба ҳар ҳафта 12,5 ҳол мувофиқ меояд. Тибқи коэффициенти ҷудошуда ҳолҳои ҷамъовардаи донишҷӯ дар курси якум 100 ҳоли ҳавасмандӣ ба 0,4 зарб карда мешуд, ки ба 40 ҳоли ниҳоӣ табдил меёбад. Дар курсҳои дуюм ва сеюм бошад, 100 ҳоли ҳавасмандӣ пас аз зарб намудан ба 0,3 коэффициент баробар аст ба 30 ҳоли ниҳоӣ. Инчунин, барои курсҳои ҷорӯму панҷум 100 ҳоли ҳавасмандӣ пас аз зарб кардан ба 0,2 коэффициент ба 20 ҳоли ниҳоӣ мубаддал мегардад [5].

Бояд ёдовар шуд, ки тамоми натиҷагирий аз ҷониби устодон ба таври дастӣ дар рӯйи қоғаз иҷро мешуд, ки ин дар байни устодон ва донишҷӯён норозигӣ ба амал меовард. Ин таҷриба дар давом накард ва аз он даст кашида шуд.

Айни замон дар донишгоҳ марҳалало сеюми тагийироти низоми холгузорӣ идома дорад. Дар ин марҳила тамоми натиҷаҳои баҳогузорӣ аз ҷониби устодон ба барномаи идорақунии автоматақунонида дохил карда шуда, натиҷааш ба таври автоматӣ коркард карда мешавад. Ин тағиyrот мувофиқи қарори Шӯрои олимони донишгоҳ аз моҳи августи соли 2018 инҷониб барои муайян карданӣ савияи дониши донишҷӯён сурат гирифта истодааст. Тибқии ислوҳот дар ҳафтаҳои марҳилавӣ ба ҷойи супоришҳои тестӣ баҳогузории савияи дониши ҳарҳаftаинai донишҷӯён бо номи «холҳои ҳаftаинai» ҷорӣ карда шудааст. Тибқи талаботи низоми таҳсилоти кредитӣ бештар барои супоришҳои кори мустақилонаи донишҷӯ вақт чудо карда шудааст. Донишҷӯ барои омӯзиши мустақилонаи пешбинишуда мавзӯъҳои алоҳидаро азҳуд менамояд, ки дар ин раванд ў бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо таъмин карда мешавад. Фаъолияти ҳаftаинai донишҷӯ дар шакли тест, реферат, супориши инфиродӣ ва ҳисобот аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ карда мешавад. Тақсимоти холҳои ҳаftаинai ё худ ҳавасманӣ тибқи нақшаҳои таълими, ки 16 ҳаftai таълимиро дарбар мегирад, дар ҳаftai ҳаштум ва 16-ум ҷамъбаст мегарданд, ки донишҷӯ имкон дорад аз ҳар ретинг соҳиби 100 хол гардад. Барои тамоми курсҳое, ки дар донишгоҳ таҳсил мекунанд, 100 хол муқаррар карда шудааст [14].

Ҳангоми арзёбии дониши донишҷӯён аз ҷониби устод дар раванди таълим ба инобат гирифтани пешниҳодҳои зайл мувофиқи мақсад аст:

1. Муайян намудани муназзамии азҳудқунии дониш, маҳорат ва малакаи донишҷӯён.
2. Фаъолияти донишҷӯ дар дарс ва соҳиби малакаю маҳоратҳои иштирок дар машғулиятҳои дарсӣ бурдан (амалий, семинарӣ, кори мустақилона ва файра).
3. Риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маорифи кишвар.
4. Иҷрои саривақтии корҳои мустақилона.
5. Қобилияти мустақилонаи омӯзиши фанҳои таълими ё ба инобат гирифтани маҳорат ва малакаи донишҷӯ.
6. Васеъ карданӣ имкониятҳои эҷодӣ, қобилияти мустақилона дарк намудани масъалаҳои таълими ё тарбиявӣ.
7. Фаъолсозӣ ва ҳавасманӣ аз ҷониби устод.

Масъалаҳои дар боло зикргардида дар асоси таҷрибаҳои назариявию амалии фазоӣ мусиори таълим баррасӣ гардидаанд, низомҳои арзёбӣ намудани дониш, малака ва маҳоратҳои донишҷӯён бо мурури замон ва талаботи бозорӣ меҳнат доимо тағиyrёбандӣ мебошанд.

АДАБИЁТ

1. Аванесов В.С. Методологические и теоретические основы тестового педагогического контроля. / В.С. Аванесов Дисс...д-ра пед. наук. -М., 1994 - 339 с.
2. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т. и / А. Анастази Пер. с англ. - Педагогика, М., 1982. - 336 с.
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. / В.П. Беспалько Педагогика, М., 1989. - 173 с.
4. Бойгонии ҷории ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Ҳисоботи ДДОТ ба номи С. Айнӣ барои солҳои 2008-2010.
5. Бойгонии ҷории ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Ҳисоботи ДДОТ ба номи С. Айнӣ барои солҳои 2015-2017.
6. Колдина М.И. Формирование готовности к научно-исследовательской деятельности будущих бакалавров профессионального обучения // Электронный научно-практический журнал / М.И. Колдина Современная педагогика» 2014. - № 4. -С. 36-40.
7. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. / Я. А. Коменский М., 1955
8. Мамонтова М.Ю. Рейтинговая оценка качества результатов обучения: выбор модели // М.Ю. Мамонтова Педагогическое образование в России, 2015. – № 7. – С. 91-98.
9. Низимномаи «Низоми таҳсилоти кредитӣ дар муассисаҳои олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» - Душанбе, 2016.-32 с
10. Нугмонов М. Асосҳои методии арзёбии раванди таълими математика дар шароити низоми таҳсилоти кредитӣ мактаби олии педагогӣ // М. Нугмонов, Қ. Шарипов Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои мусоири математика ва тайёрии қасбӣ-методии омӯзгори математика дар мактаби олии педагогӣ» баҳшида ба 70-солагии н.и. ф. м дотсент Норов Курбонбой. Душанбе, 2018. – С.81
11. Столяров Лоренс М. Обучение с помощью машин. - М.: Мир, 1965.
12. Талъзина Н.Ф. Теоретические проблемы программного обучения. / Н.Ф. Талъзина Изд-во МГУ, М., 1969. -133 с.
13. Умаров У.С., Қодиров Б.А., Раҷабов У.Х, Баъзе талабот доир ба тартиб додани тестҳо / Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои таълими тафриқавӣ»: баҳшида ба 70-солагии Корманди шоистаи Тоҷикистон, академики Академияи илмҳои педагогӣ, профессор Убайд Зубайдов. Душанбе-2009. – С.93-96

14. 14 Шарипов К., Хуссиятхон методии амалй гардонии низоми таҳсилоти кредитӣ дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи С. Айнӣ - ҳамчун омили болоравии сатҳи сифати таълим // К. Шарипов Б. Карабаев Паёми Донишгоҳи омӯзорӣ, №3 (3) 2020, –С. 170-174.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Данная статья обосновывает основные направления процесса обучения, повышения качества образования и воспитания, освоения знаний, также управления процессом образования. В зависимости от прогресса современных технологий и повышения требования рынка труда к компетентным специалистам развивается и системы управления учебным процессом. Именно на основании этих факторов статья рассматривает единую электронную учебную среду преподавателя и студента.

Вклад известных мировых учёных и педагогов в развитии систем управления учебным процессом и контроля освоения знаний являются значительными. Статья также ставит вопрос и об истории оценивания и традиционной формы контроля освоенных знаний.

Наравне с вышеуказанными факторами статья зарагивает пошаговое внедрение промежуточного и итогового контроля на примере педагогического университета, и предоставляет ряд предложений по даопросу.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, промежуточный и итоговый контроль, мотивационное оценивание, педагогика, психология, высшие учебные заведения, кредитная система образования, оценивания результатов обучения.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF INTERMEDIATE CONTROL IN THE CREDIT SYSTEM OF EDUCATION

This article substantiates the main directions of the education process, improving the quality of education and upbringing, mastering knowledge, and managing the educational process. Depending on the progress of modern technologies and the increasing demands of the labor market for competent specialists, educational process management systems are also developing. Based on these factors, the article examines a unified virtual education area between teacher and student.

The contribution of well-known world scientists and pedagogues in the development of educational process management systems and control of knowledge mastering is significant. The article also raises the question of the history of assessment and the traditional form of control of the knowledge mastering.

Along with the above factors, the article discusses the step-by-step implementation of intermediate and final control on the example of a pedagogical university, and provides a number of suggestions.

Keywords: knowledge, skills, intermediate and final control, motivational assessment, pedagogy, psychology, higher educational institutions, credit system of education, evaluation of learning outcomes.

Сведение об авторе:

Шарипов Каҳрамон Баҳромовиҷ - старший преподаватель кафедры Основы информационной технологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Аини. Тел.: (+992) 935992288; E-mail: kahramons@mail.ru;

About the author:

Sharipov Qahramon Bahromovich - Senior lecturer teacher of Department of Basis for Informational Technology, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Phone: (+992) 93 599 22 88; E-mail: kahramons@mail.ru.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ БИЛИНГВА И РАБОТА ПО ЕЁ УСТРАНЕНИЮ

Одинаева М.Т.

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Аини

Интерференция в речи билингва это многосторонний и сложный процесс, в котором большую роль играют общество, семья и школа. Каждый школьный предмет учит и воспитывает своеобразно. Но значительную роль в целях воспитания подрастающего поколения свойственно русскому языку, которая обладает огромными возможностями эмоционального воздействия на учащихся.

Как известно, с формированием национальных языков и культур в мире неизбежно встал вопрос о путях и формах межнационального взаимодействия. Процессы политических, экономических и социокультурных контактов обусловили поликультурный контекст развития государств. Возникла необходимость овладения языками соседей, политических и экономических партнеров, что обусловило выбор языков международного и межнационального общения. Именно такая потребность общения вызвала к жизни явление двуязычия, или билингвизма.

Билингвизм (от лат. *bi* —два, *lingua* —язык) - это двуязычие, или одновременное использование в целях межкультурной коммуникации индивидом или целым народом двух языков, как правило, первого - родного, и второго – чужого (неродного, иностранного). В случае, если знание двух языков свойственно отдельным членам этнолингвистической общности, то такой вид билингвизма определяют как индивидуальный билингвизм, если двумя языками владеет большинство населения, то это массовый билингвизм.

Болиева И.Н. писала: «Ученые дают характеристику билингвизма с разных точек зрения: например, является ли владение любыми двумя языками двуязычием (включая и близкородственные) или его можно определять лишь как одновременное владение разносистемными, неродственными языками. Это связано с тем, что социальная роль разных видов двуязычия будет неодинаковой» [2, с.13]. Ясно, что в случае, если человек владеет каким-либо родственным по отношению к родному языку языком, ему нетрудно будет вступать в контакт с носителями и других близкородственных языков, речевое общение будет возможным даже при знании только одного из родственных языков (при незнании другого), если же родной и изучаемый язык для индивида будут неродственными, то при коммуникации обязательно нужно знать оба эти языка – при владении только одним из них общение невозможно. Например, таджикский и иранский являются близкородственным языками, и таджик поймет язык иранца (хотя бы в общем виде), и коммуникация может состояться даже при знании собеседниками только одного, своего родного языка, так как в этих языках много общего. Или то же самое можно сказать о представителях татар и башкир.

В Башкортостане представители могут общаться каждый на своем языке, без переводчика. Таджикский и русский языки отдаленно родственные, но в современном состоянии они характеризуются большими различиями. И общение таджики с русским невозможно при незнании собеседниками языков друг друга. В связи с этим, в работах о двуязычии, прежде всего, характеризуется его социальная роль, что обусловлено практикой речевого общения. В целях решения практических задач речевого общения представителей разных этноязыковых коллективов имеют в виду владение двумя генетически разными, далёкими друг от друга как по грамматическому строю, так и по лингвокультурной составляющей языками, например: русским и таджикским, русским и английским, русским и марийским и.т.д. языками.

В то же время сведение явления билингвизма только к использованию двумя разноструктурными языками будет не совсем точным, так как оно не будет полностью отражать содержание самого термина *двуязычие* (два языка).

Не при любом билингвизме наблюдается взаимодействие двух существующих языков. В случае если билингв (носитель двух языков) свободно переводит с одного языка на другой, т.е. если в его сознании для одного и того же понятия существует два слова – из разных языков, то можно говорить о смешанном двуязычии (по Л. В. Щербе «смешанный язык с двумя терминами»), если этого не наблюдается и языки функционируют как две независимые знаковые системы, то здесь мы имеем дело с так называемым чистым двуязычием (оно наблюдается очень редко — как исключение).

Интерференция в речи билингва и её устранения основано на «способности людей заряжаться чувствами других людей». Отсюда воспитательная целенаправленность билингвизма, её умению заряжая силой примера, воспитывать и утверждать высокие рейтинги. Однако для того, чтобы билингва по-настоящему стало учебником смысла жизни для подрастающего поколения, школой нравственного и эстетического воспитания, необходимо очень корректное, умное и тонкое преподнесение её учащимся. Русский язык в школе и билингва не должна превращаться в сухое перечисление частей речи, дат, произведений и всё такое. Вопрос о том, как же изучать русскому языку в школе, и составляет основное содержание сопоставительного изучения языков.

Н.П.Баранова писала: «Интерференция в речи билингва является грамматическая наука о сравнительном изучении русского языка как учебном предмете, о путях её преподавания (деятельность учителя по управлению учебным процессом) и изучения (деятельность ученика по приобретению знаний, навыков и умений). Она определяет цель и задачи преподавания и изучения русского языка в школе, содержание литературного образования, разрабатывает научные критерии отбора из богатейшей сокровищницы литературы, произведений для школьного изучения, научно доказывать структуру литературного образования учащихся на том или ином аспекте обучения, в результате разрабатывается наиболее эффективные методические приёмы, посредством которых учащиеся познают ценность и богатство изученные литературно-художественных произведений».[1.с. 5-6].

Билингвизм — явление многоаспектное и может изучаться в разных ракурсах. Ученые выделяют три основных аспекта изучения билингвизма:

- 1) социокультурный (социолингвистический), связанный с факторами его формирования и функционирования в поликультурном обществе;
- 2) лингвистический (психолингвистический), связанный с лингвокогнитивной природой билингвизма и особенностями речемыслительной деятельности билингва, а также с особенностями усвоения отдельных уровней языковой системы при изучении другого языка;
- 3) педагогический, связанный с приемами обучения другому языку, с методами устранения интерферентного влияния родного языка при изучении другого [Закирьянов, 2010, Саяхова, 2014].

Методологической основой исследования билингвизма в вышеуказанных аспектах выступает учение о нациях, об этноязыковых сообществах, о национальной языковой политике, этноязыковой ситуации и о языковом строительстве в условиях поликультурного и многоязычного государства.

В *социокультурном (социолингвистическом) аспекте* важными являются вопросы о функциональной значимости и роли в межкультурной коммуникации второго (неродного) языка — о сферах его использования (в сопоставлении с первым, или родным, языком), о степени свободы владения им представителями других этнокультурных коллективов (различают несколько уровней — начальный, переходный, высший), о конкретном наборе используемых социально-функциональных компонентов второго языка, т.е. его форм существования (литературный язык, койне, диалект и др.), о распределении коммуникативных функций между родным и вторым, чужим языками, включая все формы их существования и функционирования), о контингенте, характеризуемом двуязычием, о широте использования второго языка и его восприятия (например, о принятии русского языка в качестве второго родного языка), об оценке двуязычия как социально-лингвистического и социокультурного феномена.

Социальная природа двуязычия обусловлена, прежде всего, с формированием индивида как социальной личности. Поскольку язык возникает и может функционировать только в человеческом обществе, то именно язык становится обязательным условием существования человека в социуме. Более того, каждый человек является представителем определенной лингвокультурной общности и в ходе своей социализации овладевает сначала родным языком, а затем по мере необходимости — другим, неродным или иностранным языком. Именно поэтому двуязычие стало «необходимым условием совместного проживания разноязычных народов в многонациональном государстве и стало конкретной общественно-исторической социальной категорией» [22, с.3].

В *лингвистическом (психолингвистическом) освещении* билингвизм признается учеными как прогрессивное явление. В условиях поликультурной деятельности высшей целью развития двуязычия (и прежде всего основного типа двуязычия в России — национально-русского) выступает стремление всемерно способствовать активной коммуникации разных народов, взаимообогащению их национальных культур в ходе межкультурного взаимодействия, овладению всеми народами высшими достижениями культуры, науки и техники посредством языка межнационального общения — русского языка. Этому способствует хорошее владение русским языком — одним из наиболее развитых языков международной и межнациональной коммуникации. Хорошее овладение русским языком, как отмечает Грировьев М.Ю., «продиктованное потребностями формирования на современном этапе такого национально-русского двуязычия, когда русский язык поистине становится для билингва вторым родным языком» [3, с.6] обуславливает благоприятные условия для социализации учащихся разных республик.

Так же, как сочетание форм существования и функционирования языка в пределах «языкового состояния» дает различные варианты диглоссии, сосуществование и функционирование разных языков дает различные варианты билингвизма, которые могут создавать различные языковые ситуации.

Они могут быть следующими:

1) первый вариант билингвизма возникает при использовании двух региональных (функционирующих на одной территории, в одном регионе) языков (допустимо их территориальных диалектов). Обычно он бывает двусторонним, например таджикско-узбекское и узбекско-таджикское двуязычие в Республике Таджикистан, где проживает достаточно большое количество узбеков и т. п.;

2) второй вариант билингвизма возникает при использовании родного местного языка и языка регионального общения, например в городах Африки (в Кении наряду с местными, этническими, языками широко используется язык суахили как региональное средство межэтнического общения);

3) третий вариант билингвизма возникает при использовании местного языка и языка-макропосредника (межнационального языка); но в этом случае могут складываться разные этноязыковые ситуации: а) в антагонистических обществах (то есть социально неоднородных) язык-макропосредник, зачастую насилием навязывается местному населению и может привести к вытеснению родных местных языков, б) в обществах неантагонистических (социально однородных) язы-макропосредник, например, русский язык, с одной стороны, и языки малых народов, с другой,

в России юридически равноправны, а потому имеет место гармоничное национально-русское двуязычие;

4) четвертый вариант билингвизма, состоящий в использовании регионального языка и языка-макропосредника, например, языка коренного населения республик постсоветского пространства Средней Азии, Закавказья, Прибалтики (в Азербайджане — азербайджанского, в Узбекистане — узбекского и т. д.) и русского языка как общего языка для всех народов бывшего СССР. Хотя попутно отметим, что функционирование русского языка и его роль в социокультурной жизни разных республик неоднозначна. Ср. русский язык в Казахстане или Таджикистане и в республиках Прибалтики;

5) пятый вариант билингвизма находит выражение в знании национального языка и профессионального языка (например, ритуальный язык — санскрит, языки науки — латинский, классический арабский и др., язык - пиджин, условный язык, например мордовские ремесленники с. Селикса близ города Пензы, кроме своего родного языка, использовали арго (*понятский язык*), унаследованный ими от русских ремесленников-отходников с. Чемодановка Пензенской обл.).

Говоря о лингвистическом аспекте изучения билингвизма, важно остановиться на понятии языковой личности, в нашем исследовании – языковой личности билингва.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранова Н.П. Характеристика знания языка. / Н.П. Баранова Наука, М., 2004. - 26 с.
2. Болиева И.Н. Развития образования. / И.Н. Болиева Наука, М., 2012.- 276 с.
3. Грировьев М.Ю. История развития и становления политехнического образования. / М.Ю. Грировьев М.: Наука, 2009.- 276 с.
4. Довлатов П.И. Современное понятие политехнического образования. / П.И. Довлатов М.: Наука, 2007.- 243 с
5. Журавлева К.Ю. Характер нового образования в современном обществе. / К.Ю. Журавлева М.: Высшая школа, 2007.- 243 с.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ БИЛИНГВА И РАБОТА ПО ЕЕ УСТРАНЕНИЯ

В этой статье автор исследует вопросы интерференции в речи билингва и работа по её устранению. Автор статье на основе обширного материала вопросы интерференции в речи билингва и работа по её устранению. Надо отметить, что принцип эмоциональной устойчивости в значительной мере определяет содержание образования, выбор методов обучения и практической подготовки в профессиональных учебных заведениях всех ступеней, включая высшую школу. Особенности дидактических условий развития эмоциональной устойчивости будущих учителей русс языка на современном этапе позволяет обеспечить широту кругозора будущих специалистов, высокий уровень их профессионализма и общей культуры, развитие их способности быстро ориентироваться в современной науке и технологии обучения. Принцип образования эмоциональной устойчивости будущих учителей языка является одним из основных принципов построения учебно-воспитательной работы в высшем учебном заведении и в школе.

Ключевые слова : эмоциональная устойчивость, образование, высшее учебное заведение, школа, Республика Таджикистан, дидактические условия.

INTERFERENCE IN BILINGUAL SPEECH AND WORK TO ELIMINATE IT

In this article, the author examines the issues of the peculiarities of the didactic conditions for the development of emotional stability of future English teachers at the present stage in the Republic of Tajikistan.

The author of the article, on the basis of extensive material, shows the peculiarities of the didactic conditions for the development of emotional stability of future English teachers at the present stage in the Republic of Tajikistan. It should be noted that the principle of emotional stability largely determines the content of education, the choice of teaching methods and practical training in professional educational institutions of all levels, including higher education.

The peculiarities of the didactic conditions for the development of the emotional stability of future English teachers at the present stage makes it possible to ensure the breadth of the horizons of future specialists, a high level of their professionalism and general culture, the development of their ability to quickly navigate in modern science and teaching technology. The principle of the formation of emotional stability of future English teachers is one of the basic principles of building teaching and educational work in a higher educational institution and at school.

Key words: emotional stability, education, higher educational institution, school, Republic of Tajikistan, didactic conditions.

Сведение об авторе:

Одинаева Мафтуна Толибовна - Ассистент межфакультетской кафедрой русского языка Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни/ Тел. (+992) 900992828 Электронный почта maftuna.odinaeva@bk.ru

About the author:

Odinaeva Maftuna Tolibovna - Assistant at the Interfaculty Department of the Russian Language of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini (+992) 900992828 Электронный почта maftuna.odinaeva@bk.ru

РОҲ ВА ВОСИТАҲОИ ФАҶОЛГАРДОНИИ ДОНИШЧҮЁН ДАР РАВАНДИ ДАРСХОИ ФИЗИКА

Бобохонова Ш.Н.

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ

Таҷрибаи омӯзгорони пешқадам нишон медиҳад, ки дар сурати мушаххас кардани фаъолнокии ҳар як ҷузъи таълим, ҳадафҳои ҳар як марҳилаи машғулиятҳо интиҳоб кардани системаи васеи таҳсил дар дарси мушаххас имконпазир аст. Дар марҳилаи ибтидоии раванди дарс қоидаҳои азҳудкуни маводи таълимӣ аз ҷониби донишчӯён ба назар гирифта мешаванд, аммо бояд дар назар дошт, ки барои ба даст овардани натиҷа амалҳои маҳсус низ заруранд. Барои ин аз ҷунин усулҳои фаъолкуни истифода бурдан лозим аст, ки донишчӯёнро ба зарурати аз худ кардани маводи нави таълимӣ водор мекунанд. Барои ноил шудан ба ҳадаф метавонем ба асбобҳои мавҷуда ва эҷодшуда (китоби дарсӣ, дастгоҳҳои таълимӣ, ҷадвалҳо, ҳаритаҳо, диаграммаҳо, графикҳо, имконияти истифодаи компютер) такя қунем, инҷунин вазифаҳои мантиқиро истифода барем, ҳолатҳои мушкилӣ эҷод қунем, кори мустақилона ва гуфтгуғӯи фронталро мавриди истифода қарор дихем. Ин тамоми системаи васеи таҳқиқот барои ноил шудан ба ҳадафи марҳилаи ибтидоии азҳудкуни мавод, яъне ташаккули мотиви маърифатии фаъолият равона карда

Дар ин марҳила таъсир ба ҷузъҳои дигари маводи омӯхташуда (ориентирӣ, мундариҷа-амалиётӣ, энергетикӣ ва арзёбӣ) низ ба назар гирифта мешавад, зоро дар раванди ташаккул додани мотиви маърифатӣ, амалисозии дониш, маҳорат ва малакаи донишчӯён, усулҳои фаъолият, ҷорабинҳои ислоҳӣ дар асоси мукоисаи натиҷа бо ҳадаф ба мадди назар гирифта мешавад. [6, с.33-34].

Марҳилаи дарки дониш ва малакаҳои нав аз муаллим талаб мекунад, ки донишчӯёнро ба таври мантиқӣ ба маҷмӯӯкунӣ ҳидоят қунад. Дар ин марҳила воситаҳои фаъолсозӣ бояд ба ташкили фаъолияти донишчӯён оид ба муайян кардани ҷизи асосӣ дар маводи омӯхташаванда, дарки робитаҳои муҳими мавзӯъ равона карда шаванд. Ин марҳила фаъолияти ҳамаи ҷузъҳои таълимро пешбинӣ мекунад, аммо ҷузъи мундариҷаи амалиётӣ бартарӣ дорад. [1, с.76-77].

Дар марҳилаи азҳудкуни дониш ва малака, воситаҳои тақмилиҳии омӯзиш ба ташкили амалҳои мактаббачагон оид ба татбиқи умумиятҳо ба гуногуни воқеяни мушаххас, бо алоқамандии онҳо бо ғояи пешрафтаи маводи омӯхташуда равона карда шудаанд. Ҳамзамон, дар ин марҳила, фаъолияти донишчӯён оид ба азҳуд кардани маводи омӯхташуда ҳамчун раванди ҳавасманд ва худидоракунӣ амалӣ карда мешавад. Яке аз роҳҳои фаъол гардонидани донишчӯён дар раванди дарс ин истифодаи усулҳои интерактивӣ ё худ усулҳои омӯзиши ҳамфаъол маҳсуб мейёбад.

Усулҳои омӯзиши фаъол - усулҳои мебошанд, ки ҳамкориро байни омӯзгор ва хонанда, инҷунин хонанда ва омӯзгор талаб мекунанд. Калимаи «интерактив» аз калимаи англисии «interact» гирифта шуда, маънояш «inter» - «якҷоя» ва «act» - «амал кардан» мебошад. Усули таълим ва омӯзиши ҳамфаъол аз омӯзандаги фаъолияти баланд ва дарки эҷодкоронаи маълумоти пешниҳодшударо талаб мекунад. Меъёрҳои асосии модели ҳамфаъоли таълим: ин имконияти муҳокимарониҳо ва пешниҳоди озоди мавзӯъ, ваъзхонии кам, вале шумораи зиёди фаъолиятҳои амалӣ, ташаббуси бештар аз тарафи хонанда, шумораи зиёди фаъолиятҳои гурӯҳие, ки кӯшишҳои якҷояро талаб мекунанд. [2, с.14-15].

Тааҷҷубовар нест, ки ҳанӯз дар асри I мутафаккири Рими қадим Квинтилиан тасдиқ карда буд, ки шогирдон аз омӯзонидани ҳамдигар донишҳои нисбатан қавӣ ва мустаҳкам пайдо мекунанд. Ақидаи «Qui Docet Discet» (Таълимдиҳанда ду маротиба меомӯзад) бошад, ба файласуфи римӣ Сенека тааллук дорад. Дар навбати худ Ян Амос Коменский ҷунин ҳисоб мекард, ки имконияти омӯзонидани рафиқон ва худ омӯхтан ба манфиати ҳар як қӯдак аст. Ҷойи шубҳа нест, ки амалиётҳои гурӯҳӣ нисбат ба амалиётҳои инфириодӣ бештар таъсирбахшу босамаранд, маҳсусан дар ҳолатҳое, ки барои комёб шудан ба мақсад дониш, маҳорату малака ва усулҳои гуногуни ба масъала наздишвай талаб карда шаванд. [3, с.21-22]

Сабаби истифодаи усулҳои ҳамфаъол он аст, ки онҳо воситаи самараноки омӯзиш ба хисоб мераванд, зеро ҳамон усуле самараноктар ба хисоб меравад, ки бо истифода аз мавод ва вакти кам мақсадҳои таълимии хонандагон амалӣ шавад. Бинобар ин, пеш аз интихоби усул, омӯзгор бояд аниқ донад, ки чиро таълим доданӣ ҳаст ва шогирданаш чиро бояд омӯзанд.

Истифодаи усули мавриди назар аз муаллим малакаву маҳорати баланди касбиро тақозо менамояд. Дар ин замина омӯзгор бояд чунин меъёрҳоро дар синф риоя намояд:

- истифодаи самараноки вакт;
- бунёди фазои дӯстона дар синф;
- риояи эҳтироми фикрии тарафайн;
- дар симои донишҷӯ дида тавонистани инсони комил;
- эътибори ҷиддӣ додан ба таъсирнокии сухан. [4, с.36].

Яке аз роҳҳои дигари фаъолгардонии дарс аз ҷониби хонандагон ин гузаронидани дарс тавассути гурӯҳбандӣ ба ҷумор меравад, зеро ҳама чизи нав ва воқеан шавқовар танҳо дар ҳамкорӣ пайдо мешавад. Аз ин диди нигоҳ, кори колективӣ хеле самарабахш аст. Аммо ин маъни онро надорад, ки муаллим ба осонӣ фаъолияти гурӯҳиро дар дарси худ ташкил карда метавонад.

Ба пиндори мо, омӯзгор он гоҳ метавонад омӯзиш дар ҳамкориро ташкил қунад ва ба қувваҳои шахсии худаш бовар дошта бошад, ки мағҳумҳои зеринро дақиқ фахмад:

1. Кӯшишҳои инфиродӣ аз қӯшишҳое, ки аз ҷониби колектив ба амал меояд, фарқ мекунад?

2. Кадом натиҷаҳоро аз кори якҷояи гурӯҳҳои хурд метавон интизор шуд?

3. Ҷӣ бояд кард, то гурӯҳ ба дастаи ҳамфирӯзӣ табдил ёбад?

4. Ҷӣ гуна кори гуруҳҳоро баҳогузорӣ бояд кард?

Наҳуст бояд тазаккур дод, ки гуруҳҳои ҳамкорӣ бояд аз шумораи қами хонандагон иборат бошанд. **Ҷӣ** қадаре ки гурӯҳ хурд бошад, ҳамон қадар ҳар як аъзои гурӯҳ масъулияти зиёдтар ҳис мекунад.

Дар сурати дарс синф будани 25 нафар хонандо омӯзгор метавонад хонандагонро ба 5 гурӯҳи 5 нафара ҷудо намояд. Аммо созмон додани гурӯҳ ҷанӯдии кори осон нест, зеро имкон дорад, ки хонандо дар қадом гурӯҳе метавонад, нишинаид. Омӯзгори ҳассос гурӯҳро тавре созмон медиҳад, ки онҳо баробарвазн бошанд (сатҳи дониии шогирдон дар назар аст). Дар акси ҳол як гурӯҳ метавонад пурӯзвват бошад, гуруҳи дигар не. Агар аъзоёни гурӯҳ ғаҳам аз хонандагони лаёқати сустдошта иборат бошад, он гоҳ омӯзгор фаъолияти кори гурӯҳҳоро мувоғиҳи матлаб ба роҳ монда наметавонад. Омӯзгор хонандагони сустхонро ба гурӯҳҳо як ё дунафарӣ мешиноад. Гурӯҳҳо ба худ номгузорӣ мекунанд. Чунончи, Кабӯтар, Истеъодд, Дӯстӣ, Муваффақ ва гайра. Ҳар қадоме аз гурӯҳҳо сабаби чунин номгузориашонро шарҳ медиҳанд. Барои тақсияти андешаҳо як соат дарсро дар курсҳои якум аз фанни физика мавриди баррасӣ қарор медиҳем:

Мавзӯи дарс: Ҳодисаҳои индуксияи электромагнитӣ

Методҳои дар дарс истифодашаванда: ҳамкорӣ, кор бо китоб, гӯшкунӣ, муҳокимаронӣ, ҳулоسابарорӣ, фикронии эҷодӣ, мушоҳида.

Воситаҳои айёни: Ду дона галванометри намоишӣ, се дона ғалтак, магнити тасмашакл ё налшакл, реостати давакдор, ду дона калид, манбаи ҷараёни доимӣ, симҳои пайвастқунанда, оҳансовҳо.

Рафти дарс:

I. Зинаи аввали кори гурӯӣ-пурсиҷ (5 ақиқа). Толибилимро ба гурӯҳҳо 5-7 нафари тақсим намуда, барои баҳотирории донишҷо ба онҳо савол пешкаш карда мешавад:

а) Мағҳуми ҷараёни электрикӣ дар нокилҳои металӣ чиро ифода мекунад?

б) Ҷараёни электрикӣ дар қадом шароитҳо пайдо мешавад?

в) Сабабҳои пайдошавии ҷараёни электрикӣ дар нокили сарbast ҷист?

г) Зери мағҳумҳои сели магнитӣ, ҳатҳои қуввагии майдони магнитӣ чиро мефаҳмад?

д) Қувваҳои Ампер ва Лоренс ҷӣ гуна табиат доранд?

II. Зинаи дуюми кори гурӯҳӣ –омодасозӣ ба дарси нав (5 дақиқа).

Барои омодасозӣ фароҳамории замина ба дарси нав ба гурӯҳҳо савол ва супориши зерин пешкаш карда мешавад;

Дар атрофи нокили ҷараёндор ба вучуд омадани майдони магнитиро қадом таҷриба тасдиқ менамояд?

Баъд аз он ки толибилимро ба ин савол посух медиҳанд, аз онҳо хоҳиш карда мешавад, ки таҷриба мазкур (таҷрибаи Эрстед)-ро намоиш диханд.

Баҳри ҳулоسابарорӣ аз донишҷои заруриву тақягоҳӣ ва ташаккули дониши нав усули ҳуҷуми зеҳнӣ бо роҳ монда мешавад.

III. Ҳуҷуми зеҳнӣ (5 дақиқа)

Савол: Шарти пайдоиш ва мавҷудияти майдони магнитӣ дар чист? Пас аз посух додани донишҷӯён ба ин саволи зерин пешниҳод мегардад: Оё мавриди баръакс ҳам, ки майдони магнити ҷаравени электрикӣ офарад, ҷой дошта метавонад? Посуҳи ҳар гурӯҳ, ки дар натиҷаи муҳокимарониҳо гурӯҳӣ сурат мегирад, бе он, ки баҳо дода шавад, дар варақе сабт мегардад.

IV. Кор бо қитоб. (15 дақиқа). Дар ин қисмат ба аъзои ҳамаи гурӯҳҳо супориш дода мешавад, ки мавзӯи навро хонанд ва мулоҳизаҳои хешро дар гурухҳояшон муҳокима намоянд. Сипас, ба гурӯҳҳо супоришҳои алоҳида дода мешавад. Гуруҳи якум нақшай расм (а)-ро кашида, аз рӯйи он занҷирро фароҳам меорад ва ба иҷозатм омӯзгор қалидро васл намуда мекушояду ақрабаки галванометрро мӯоина мекунад. Дар охир як нафар аз номи гурӯҳ натиҷаи кори гурӯҳро шарҳ медиҳад. Ба ҳамин тартиб гурӯҳи 2 расми 1 – б); гурӯҳи 3 расми 2-а) ва гурӯҳи 4 расми 2-б)-ро дар нақша тасвир ва занҷирҳоро фароҳам оварда, хулоҳаҳои хешро баён месозанд.

Мустаҳкамкуни дарс (5 дақиқа)

Бо мақсади санчиши дараҷаи азҳудкуни маводи омӯхташуда ва мустаҳкамкуни дарс аз аъзои гурӯҳҳо ҳоҳиш карджа мешавад, ки ба саволҳои сеюм посух бидиҳанд:

1. Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ чист ва онро ки қашф кардааст?
2. Ҷараёни индуксиони дар ҷараёни сарбаст дар қадом мавридҳо пайдо шуда метавонад?
3. Оё метавон гуфт, ки ҳодисаҳои электрикӣ вча магнитӣ табиити ягона доранд?
4. Дар таҷрибаҳо дар ин дарс сомондодаатон мубадалшавии қадом навъҳои энергияро мушоҳида намудед?
5. Аҳмияти амалии ҳодисаҳои индуксияи электромагнитӣ дар чист?

Барои сарфай вақт ин саволҳо пешакӣ дар якчанд варажо ҳависта, пешкаши гурӯҳо карда мешавад.

V. Хулоҳаҳои омӯзгор оид ба дарс (5 дақиқа).

Дар ин муддат ҳамаи он донишҷои наве, ки донишҷӯён дар натиҷаи хондани қитоби дарсӣ, муҳокимаю фикррониҳои эҷодӣ, мушоҳидаи корҳои амалии иҷрошуда ва хулоҳабарориҳои мантиқӣ ҳосил намудаанд, пурра гардонида мешавад.

Мағҳумҳои “Ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ” ва “ҷараёни индуксионӣ” таъриф ва аҳамияти амалии ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ дар мисоли истифодаи генераторҳои пурниҳидори ҷараёни электрикӣ нишон дода мешавад. [5, с.80].

VII. Муҳокимаи кори гурӯҳҳо ва супориши вазифаи ҳонагӣ (5 дақиқа).

Дар ин маврид кори гурӯҳ дар ҳар як зинаи фаъолият шарҳ дода, мушоҳидаҳо аз муҳокимарониҳои гурӯҳҳо, фикрబаёнкуни занҷиромодасозӣ ва эҷодкориву хулоҳабарориҳои аъзои гурӯҳҳо қайд кардаву баҳо дода мешавад. Дарс бо супоридани вазифаи ҳонагӣ (1, ҳавистани ҷавоби ҳаттӣ ба саволномаҳои ин праграф, саҳифаи 6) ба охир мерасад.

АДАБИЁТ

1. Аҳадов З. Дидактические основы активизации форм и средств учебной деятельности учащихся средней школы / З. Аҳадов М.Нутмонов, М.Саидов - Душанбе, 2021 - С.76-77.
2. Мирзоахмедов Ф., Методҳои самараноки таълим.-/ Ф. Мирзоахмедов Б. Боев, З.Шукрова - Душанбе, 2008 - С.14-15.
3. Усулҳои таълим ва омӯзиши ҳамфаъоъл. Дастури таълимӣ. Модули 5. 2. - С.21-22.
4. Баҳодиҳии донишиҳои ҳонандагон дар муҳити ҳамфаъоъл. - Душанбе, 2007. – 36 с.
5. Асосҳои назариявии таълим ва омӯзиши ҳамфаъоъл 3 - С. 44-45.
6. Аҳадов З., Нутмонов М. Дастури таълимӣ // З. Аҳадов, М. Нутмонов.– Душанбе : 2007. – 80 с.
7. Раҳимов X. Нуров А. Педагогика. X. Раҳимов, А. Нуров. - Душанбе, 2011. - С.61-62.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕСС УРОКОВ ФИЗИКИ

В статье рассматривается процесс активизации школьников в процессе занятий физикой. Проведение урока с использованием интерактивных методов, особенно групповых, делает процесс урока более интересным и интересным, а также удваивает активность учащихся.

Методы активного обучения - это методы, требующие сотрудничества между учителем и учеником, а также учеником и учителем. «интерактивный» происходит от английского слова «*interact*», что означает «*inter*» - «вместе» и «*act*» - «действовать».

Метод активного преподавания и обучения требует от обучаемого высокого уровня активности и творческого понимания представленной информации.

Основными критериями модели активного обучения являются: возможность свободного обсуждения и изложения темы, меньшие проповедей, но большое количество практических

занятий, большие инициативы ученика, большее количество групповых занятий, требующих совместных усилий.

В статье рассматривается изучение часовских уроков физики в группах.

Ключевые слова: урок, интерактив, метод, активация, группа, студент, тема, модель, площадь, индукция, наблюдение, преобразование, передача.

WAYS AND MEANS OF ACTIVATING STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICS LESSONS

The article discusses the process of activating students in the process of physics lessons. Conducting lessons using interactive methods, especially grouping, makes the lesson process more interesting and interesting, and doubles the activity of students.

Active learning methods - methods that require collaboration between teacher and student, as well as student and teacher. The word "interactive" is derived from the English word "interact", which means "inter" - "Together" and "act"- Is to "act". The method of active teaching and learning requires from the learner a high level of activity and creative understanding of the presented information. The main criteria of the interactive model of education: it is an opportunity for free discussion and presentation of the topic, less preaching, but a large number of practical activities, more initiative by the reader, a large number of group activities that require joint efforts. The article discusses the study of one hour of physics lessons in groups.

Keywords: lesson, interactive, method, activation, group, student, topic, model, field, induction, observation, conversion, conduction.

Сведения об авторе:

Бобохонова Шарифа Назруллоевна - старший преподаватель кафедры экспериментальной физики Таджикского государственного педагогического университета им. Садириддин Аини. Тел: (+992) 933636260

About the author:

Bobokhonova Sharifa Nazrulloevna - senior lecturer of the Department of Experimental Physics, Tajik State Pedagogical University named after Sadiriddin Aini. Phone: (+992) 933636260

ТАШАККУЛИ МАҲОРАТИ МУОШИРАТИ ДОНИШҖҮЁН ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ ХОРИЧӢ (ДАР МИСОЛИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ) ДАР ИХТИСОСҲОИ ФАЙРИФИЛОЛОГИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ

Арбобова М.Т.

Донишкадаи сайёҳӣ, хизмат ва соҳибкорӣ

Забон ҳамчун унсури бунёдӣ барои ташаккули шахсият, гурӯҳ ва фарди алоҳида ба ҳисоб меравад. Забон на танҳо воситаи муошират, инчунин қисми таркибии инсон ва мансубияти ў ба ҷомеъа мебошад. Омӯзиши забонҳои зинда ва дигар маданиятҳо, шиноси бо асосҳои муносибатҳои байналмилалӣ дар даҳсолаҳои охир мавқеъи маҳсусро касб намудааст. Имрӯзҳо донистани забонҳо арзиши воқеъии иқтисодӣ пайдо намудааст. Дар ҷаҳони имрӯза масъалаҳои прагматикий ба монанди арзиши маълумоти забонӣ, арзиши надонистани забонҳо, арзиши тарҷума аҳамияти бештар доранд. Нақши донистани забонҳо дар ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ тадриҷан афзоиш меёбад.

Омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар низоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун бахши ҳатмии маълумоти бефосилаи касбӣ ба шумор меравад. Омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар мактаби олий асосан ҳусусияти муоширатӣ ва касбӣ дошта, он ба ташаккули салоҳияти коммуникативӣ ва касбӣ мусоидат менамояд.

Муошират – яке аз маҳорат ва салоҳиятҳои асосии инсон буда, он дар тамоми давраи ҳаёт барои пешбури фаъолияташ зарур ва муҳим мебошад. Тавре ба ҳамагон маълум аст, муошират дар муносибатҳои байни одамон яке аз воситаҳои қалидӣ ба ҳисоб меравад. Бояд тазаккур дод, ки одамон ба ғайр аз муоширати рӯ ба рӯ, инчунин метавонанд тавассути мактуб, шабакаҳои интернетӣ, телефонҳои мобилий, алоқаи электронӣ ва ғайра муносибат намуда, масоили гуногуни шахсии кориашонро ҳаллу фасл намоянд. Вақте муошират дар байни аъзоёни ҷомеаи як қишвару як миллат бо як забон сурат мегирад он асосан ба осонӣ ва бе мушкилӣ анҷом дода мешавад. Чун муошират дар сатҳи байналмилалӣ байни намояндагони қишвару миллатҳои мухталиф бо забони хориҷӣ сурат мегирад, дар он ҳолат, дар раванди муошират метавонад мушиклиҳои зиёд ба вуқӯъ пайвандад. Манзурамон ин аст, ки яқдигарфаҳмӣ миёни муошираткунданғон аз сатҳи забондонӣ,

махорату малака, фарҳангдонӣ, риояи қоидаву талаботҳои муюшират ва касбияти ду ва ё зиёда ҷонибҳо вобастагии зиёд дорад.

Дар вазъияти имрӯза кишварҳои ҷаҳон бо истифода аз забони мавриди назараашон байни худ муюшират намуда, масъалаҳои муҳталифро муҳокима ва ҳалу фасл менамоянд. Аз ин лиҳоз, доностани забонҳои ҳориҷӣ ва муюшират карда тавонистан ба масъалаи мубрами рӯз табдил гаштааст. Барои ташаккули маҳорати муюшират дар барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ихтисосҳои ғайрифилологӣ ба таври алоҳида соатҳои таълимӣ пешбинӣ нагардидааст. Бо вучуди ин, стандарти давлатии забонҳои ҳориҷӣ тақозо менамояд, ки донишҷӯён дар баробари ташаккули маҳорат ва салоҳияти ҳондан, навиштан, гап задан, гӯш кардан, инчунин бояд маҳорати муюшират карданро низ аз худ намоянд.

Дар баробари озодона муюшират кардан онҳо инчунин маҳорат ва малакаҳои дар болозикргардидаро низ истифода ҳоҳанд бурд. Албатта, ташаккули маҳорат ва салоҳияти муюширати донишҷӯёни ихтисосҳои ғайрифилологӣ дар шароити набудани муҳити забони ҳориҷии омуҳташаванда вазифаи омӯзгорро душвортар мегардонад.

Аз ин нуқтаи назар, мо метавонем таърифи зерини маҳорати муюшират (коммуникативӣ) ба таври зайл шарҳ дигем: маҳорати коммуникативӣ ин мағҳум, ки ба масъалаи муюшират ва коммуникатсия алоқаманд буда, қобилияти пайваст намудани амалҳои таркибиридорад, ки мантиқӣ (алгоритм) муюширатро муайян менамояд. Маҳорати коммуникативӣ ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: салоҳияти лингвистӣ, нутқӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва таълимиву маърифатӣ. Нар яке, дар навбати худ, донишҳо ва малакаҳои барои фаъолияти озоди нутқ заруриро дар бар мегирад: - салоҳияти лингвистӣ - дониш ва малакаҳо оид ба фонетика, луғат, грамматика, имло ва пунктуатсия; - салоҳияти суханронӣ - дониш дар бораи роҳҳои ташаккул ва ташаккули фикрронӣ тавассути забон ва қобилияти истифодай чунин усулҳо дар раванди дарк ва тавлиди нутқ; - салоҳияти иҷтимоиву фарҳангӣ - оғоҳӣ аз забон ҳамчун шакли ифодай фарҳангӣ миллиӣ, доностани ҳусусиятҳои фарҳангӣ миллии забони омӯхташаванда, қобилияти истифодай маълумот дар раванди муюшират ва ислохи нутқ мутобиқ ба мавзӯи муюшират, қобилияти баромадан аз вазъияти душвор дар ҳолати кам будани дониш дар бораи забон, иборат мебошанд.

Новобаста ба ин, тавре олимони соҳаи забоншиносӣ ва равоншиносӣ қайд менамоянд, ҳадафи омӯзиш таҳияи системai маҳсуси дарсҳо мебошад, ки ба ташаккули маҳорату малакаҳои муюширати донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ равона карда шудааст [Гальперин, П.Я. Опыт изучения и формирования умственных действий. /П.Я. Гальперин //Доклады на совещании по психологии (июль 1953)-Издательство АПНРСФСР, 1954.-432с.]

Бояд тазаккур дод, ки тайёр кардани мутахассисони касбӣ бояд бо назардошти доштани фарҳангӣ баланд, инчунин ташаккули баъзе сифатҳои шахсӣ ва ташкилӣ, ки ба онҳо дар иҷрои бомуваффақияти вазифаҳояшон кӯмак менамоянд, ба роҳ монда шавад.

Аз ин лиҳоз, барои омӯзонидани забонҳои ҳориҷӣ ба донишҷӯёни ихтисосҳои ғайрифилологӣ вазифаи афзалиятнок дар онҳо тадриҷан ташаккул додани маҳорати коммуникативӣ мебошад.

Омӯзишӣ забони англисӣ ҳамчун воситаи муюширати байнамилӣ тавассути ташаккул ва рушди малакаҳо дар намудҳои асосии фаъолияти нутқӣ, рушди иҷтимоию фарҳангии донишҷӯён, дар заминайе донестани фарҳангӣ кишварҳои ҷаҳон бо ёрии маводи фарҳангӣ ва лингвистӣ-фарҳангӣ асос меёбад. Малакаҳои муюшират дар асоси шаклҳои зерин ташаккул мейбанд: а) дониш ва малакаи забонӣ; б) донишҳои лингвистӣ ва минтақавӣ. Маҳорати муюшират малакаҳои зеринро дар бар мегирад: - ҳондан ва фаҳмидани матнҳои содда ва аслӣ (бо дарки мазмуни асосӣ ва пурра); - соҳаҳои таҳассусӣ, фарҳангӣ ва майшиӣ, муюширати шифоҳӣ, ба таври шифоҳӣ дар бораи худ ва муҳити атроф муҳтасар нақл кардан, изҳори назар намудан, баҳо додан, қобилияти навиштан ва интиқоли маълумоти ибтидой (мактуб). Сатҳи ҳадди аққали малакаҳои муюшират дар стандарти давлатии таълимии забонҳои ҳориҷӣ муайян карда шудааст.

Дар ҷаҳони муюширати шифоҳӣ одамон воситаҳои забон - луғат ва грамматикаи онро истифода мебаранд, то фикру ақидаашонро тавре баён намоянд, ки барои ҷомеаи фаҳмо бошад. Бо вучуди ин, дар ҷаҳони муюшират донистани танҳо луғат ва грамматика бо забони муайян басандана нест. Шаҳсрӯз зарур аст, ки талаботҳои истифодай воҳидҳои муйяни забонӣ ва таркиби онҳоро донад. Ба ибораи дигар, ба ғайр аз грамматика бояд "грамматикай вазъиятро" низ донист, ки истифодай забонро на танҳо дар асоси маънои воҳидҳои луғавӣ ва қоидаҳои онҳо дар ҷумла, инчунин вобаста ба ҳусусияти муносибати байни гӯянда ва шунавандана ва дигар омилҳо, ки дониши онҳоро дар якҷоягӣ бо дониши воқеии забон ва сатҳи малакаи муюшират ташкил медиҳад, дар бар мегирад [<http://nauka-pedagogika.com/pedagogica-13-00-08/dissertaciya-formirovaniye-kommunikativnoy-kompetentnosti-studentov>].

Муюшират инсонро ҳамчун шахс ташаккул дода, ба ў имконият медиҳад, ки хислатҳо, манфиатҳо, одатҳо ва майлу ҳоҳишҳои дигаронро низ аз худ намуда, меъёрҳо ва тарзи рафттору

ахлоクロ омұхта, ҳадафқои зиндагй вә интихоби василахоро бо мақсади истифодаи онҳо ба назар гирад. Ба андешаи мо, муюшират марҳилаи мухимтарини ташаккули инсон мебошад.

Имкониятхо барои ташаккули маҳорати муюширати донишчүён дар дарсхой забони хориҷӣ ниҳоят вәсеъ мебошад. Пеш аз ҳама, ҳадафи асосии таълими забони хориҷиро бояд муайян кард. Ҳадафи асосии таълими забонҳои хориҷӣ дар мактаб ва донишгоҳ ин ташаккули маҳорати муюшират ва дигар салоҳиятхо мебошад. Татбиқи ин ҳадаф бо ташаккули як қатор маҳоратҳои дигар алоқамандии зич дорад: фаҳмидан ва баён кардан мақсад бо забони хориҷӣ вобаста ба вазъияти мушаххаси мавҷуда, маҳорати суханронӣ, мутобиқ намудани рафтори худ бо қоида ва талаботҳои муюшират, инчунин хусусиятҳои миљио фарҳангии кишвари барандаи забон ва дар сатҳи зарурӣ нишон додани дониши худ дар раванди муюшират бо забонҳои хориҷӣ.

Таҷрибаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар ҷараёни таълим маҳорату, малака ва салоҳиятҳои муюширати донишчүёнро ташаккул додан мумкин аст. Эҷоди мухити коммуникативӣ яке аз усулҳоест, ки ба рушди маҳорати муюширати донишчүён мусоидат менамояд. Усули дигари ташаккули муюшират ин назарияи амалии равонӣ аст, ки дар бораи як ҷанбаи муайяни психологияи муюшират тавассути кор бо матнҳои забони англисиро дар бар мегирад [Гальперин, П.Я. Введение в психологию /П.Я. Гальперин.-М.,2000.-263с].

Ҳадафи омӯзиш таҳияи низоми маҳсуси дарсхо мебошад, ки ба рушди малакаҳои муюширати донишчүёни донишгоҳо равона қарда шудааст ва зарур аст, ки ин низом дар дарси забонҳои хориҷӣ, алаҳусус, забони англисӣ, татбиқ қарда шавад. Мушкиле, ки барои ташаккул додани малакаҳои муюшират дар байни донишчүён мавҷуд аст, хеле мухим ва актуалий мебошад. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии ҳалқ мутахassisони касбиро аз рӯи таҳассусҳои гуногун омода менамоянд ва такмили сифати дониши донишчүён ва мутахassisони соҳаҳои яке аз авлавиятҳои асосӣ ба шумор меравад. Рушди соҳаҳои хоҷагии ҳалқро танҳо кормандони баландихтисосе, ки бо ҷомеъа чӣ гуна муносибат ва муюшират қарда метавонанд, амалӣ намоянд. Аз ин лиҳоз, маҳорати муюшират аз рӯи соҳтор ва хусусияташ ба таври зайл гурӯхбандӣ мешавад: 1. Маҳорати муюшират хусусиятҳои фардӣ-психологии шаҳс буда, самаранокии муюширати ўро шаҳси дигар арзёбӣ менамояд. 2. Бояд тазаккур дод, ки таркибҳои соҳтории малакаҳои муюширати донишчүёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии техники: муюшират, гуфтугӯй, посухгӯй, ташабbus, фаъолият, ҷузъҳои рафтори коммуникативӣ: мавқеъ дар фазо, ҳаракат дар фазо, пантомима, имову ишораҳо, ифодаҳои шифоҳӣ, суръати вокуниш, мушоҳидай шарик, тасҳехи шарик ва ташаннуч дар иртибот мебошанд.

Дар раванди таълим бâъзе самтҳоро метавон муайян намуд, ки онҳо барои такмил додани муюширати касбӣ бо забони хориҷӣ мусоидат менамоянд: таҷдиди дониши воҳидҳои луғавӣ ва қоидаҳои ғрамматики; ташаккули қобилияти интихоб ва истифодаи меъёрҳои забон, вобаста ба мақсад ва мухити муюшират, қобилияти фаҳмидани шаклҳои гуногуни муюшират, инчунин баёни изҳороти умумӣ ва мантиқӣ, ташаккули қобилияти интихоби воситаҳои лафзӣ дар ҳолати нокомии муюшират, тавсееи дониш дар бораи хусусиятҳои иҷтимою фарҳангии намояндагони кишварҳои мавриди ҳадаф, анъана ва меъёрҳои нутқи онҳо, ташаккули қобилияти фаҳмидан ва истифодаи муносиби онҳо дар раванди муюшират. Бояд зикр қард, ки забон ҳамчун воситаи муюширати байни одамон дар заминаи мушаххаси иҷтимоӣ фаҳмидан мешавад. Аз ин лиҳоз, ҳавасмандгардонии тамоюли коммуникатсионӣ яке аз мухимтарин сарчашмаи баланд бардоштани самаранокии таълими забони хориҷӣ ба донишчүён мебошад. Яке аз талаботҳои асосии барномаи забонҳои хориҷӣ барои донишгоҳҳои ғайрифилологӣ ташаккул ва истифодаи маҳорати муюшират дар раванди таълим мебошад. Дар баробари ҳадафҳои амалӣ, барномаи таълими забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, инчунин мақсадҳои маърифатӣ ва тарбиявӣ низ дорад, ки татбиқи онҳо бо баланд бардоштани сатҳи маданиятнокии мутахassisон ва омодагии онҳо барои мусоидат дар ба роҳ мондани муносибатҳои байнифарҳангӣ ва илмӣ мебошад. Салоҳияти ширкат қарда тавонистан дар ҷорабиниҳои байнифарҳангӣ барои мутахassisоне, ки машғули корҳои байналмилалианд, ниҳоят зарур мебошад.

Ҳадафи таълими забони хориҷӣ на танҳо муюшират қарда тавонистан аз рӯи чаҳор намуди фаъолияти ба ҳам алоқаманд (гӯш қардан, гап задан, хондан ва навиштан), инчунин азҳуд қарданни забон ҳамчун воситаи баёни фикр мебошад.

Ҳамзамон, консепсияи таълими забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳу донишкадаҳо тибқи талаботи стандарти давлатӣ қабул қарда шудааст, ки он дар асоси мақсад ва технологияи коммуникативӣ таҳия гардидааст. Асосҳои илмӣ ва назариявии муносибати коммуникативӣ дар асарҳои олимони ватанию хориҷӣ таҳқиқ ва пешниҳод гардидаанд. [Бим, И.Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач /И.Л. Бим, А.А. Леонтьев //Общая методика обучения иностранным языкам.-М.: Русский язык,1991.- с.99-111]. Методикаи коммуникативии фарғонир ҷалби пурраи донишчүёнро ба раванди забономӯй пешбинӣ менамояд ва ҳадафи асосии ин методологияи қабл аз ҳама омӯзонидани забони англисӣ ба донишчүён бо мақсади озодона ҳарф задан ва фикронӣ қарда

тавонистан мебошад. Барои касе пӯшида нест, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ғайрифилологӣ ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ бинобар сабабҳо ва омилҳои гуногун як қатор мушкилиҳо ба миён меоянд: 1) таваҷҷӯҳи донишҷӯён бештар ба фанҳои таҳассусиашон. Ҳангоми омӯзиши забони хориҷӣ, аксарияти донишҷӯён ба таври ҷиддӣ мароқ зоҳир наменамоянд; 2) дар ғурӯҳҳои ғайризабонии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ одатан донишҷӯёни сатҳи забондониашон гуногун таҳсил менамоянд, ки дар натиҷа шавқу завқи донишҷӯёни забондон коста гардида, донишҷӯёни сатҳи забондониашон паст ба омӯзиши забон камтар таваҷҷӯҳ менамоянд; 3) микдори маҳдуди соатҳои барои омӯзонидани забони хориҷӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ғайрифилологӣ чудо гардида, барои дар сатҳи зарурӣ аз худ карда забони хориҷӣ нокифоя аст.

Мутахассисони варзидаи соҳаи лингвистика методологияи коммуникативии таълимро ҳамчун усули самарабахши таълими забонҳои хориҷӣ пазируфтаанд. Усули коммуникативӣ ба принсипҳои зерин асос ёфтааст. 1. Сamtгирии нутқии таълим, яъне фаъолияти нутқ на танҳо воситаи таълим, балки ҳадафи он низ мебошад, яъне: а) усули коммуникативӣ донишҷӯёро фаъол ва ҷалб намуда, ба раванди муошират таъсир мерасонад; б) истифодаи машқҳои, ки муоширатро дар байнӣ донишҷӯён бештар ташвиқ менамоянд; в) таваҷҷӯҳи донишҷӯён ба мақсад ва мундариҷаи баён. 2. Бо назардошти ҳусусиятҳои фардӣ - равонии донишҷӯ ва нақши пешбараандай ҷанбаи шаҳсии ў: а) қобилияти азҳуд карданӣ забон (навъи хотира, сатҳи шунавоии фонематикӣ, қобилияти ҷамбасткунӣ ва f.); б) қобилияти иҷроӣ намудҳои алоҳидай фаъолият, яъне қобилияти омӯзиш: в) ҳусусиятҳои шаҳсӣ аз рӯи шавқ, ҷаҳонбинӣ, мавқеъ дар байнӣ донишҷӯён; г) қобилиятҳои умумии зехнӣ (меросӣ ва бадастомада); д) афзалиятҳои хоси ў ҳангоми ҷамъоварии иттилоот (бинойӣ, шунавоӣ ва ҳоказо); е) барои усули коммуникативӣ фардисозии таълим дар асоси хислатҳои шаҳсии хонанда бо мақсади ҳавасмандкунӣ ва фаъолсозии ў дар ҷаҳонӣ дарс. 3. Фаъолияти фикрронӣ бо мақсади ҷалби доимии донишҷӯён ба раванди муошират ба таври алоҳидай(шифоҳӣ) ё миёнаравӣ (равонӣ). 4. Усули функционалий барои интиҳоби маводи таълимӣ дар ҳама сатҳҳо: лексикӣ, ғрамматикӣ ва семантиқӣ. Қамбудии усули анъанавӣ аз он иборат аст, ки ҳар як баҳши забонро дар алоҳидагӣ бе назардошти ташаккули маҳорати муошират меомӯзонад. Ҷастоварди таълим ва муносибати донишҷӯён ба омӯзиш аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки омӯзгор дарсхоро то чи андоза шавқовар ва пурмазмун ташкил ва мегузаронад. Барои ҳалли масъалаҳои таълим танҳо кор дар синф ва такя ба таҷрибаи зиндагӣ кардан кифоя нест. Аз ин нуктаи назар. яке аз вазифаҳои афзалиятнок ин алоқамандии донишши академикӣ бо маҳорату малакаҳои амалӣ ва байналмилаллиқунонии фаъолияти таълимӣ ва илмӣ ба яке аз самти муҳими рушди донишгоҳо ба ҳисоб меравад. Иштироки донишҷӯён ва омӯзгорон дар барномаҳои табодулии байналмилалӣ дар ташаккули маҳорат, малака ва салоҳиятнокии онҳо мусоидат намуда, онҳо имкон пайдо менамоянд, ки дар барномаҳои гуногуни байналмилалӣ ширкат намоянд ва бо ин восита маҳорат ва сатҳи забондониашонро баланд бардоранд. Шиносоии омӯзгорон ва донишҷӯён бо барномаҳои таълимии қишварҳои хориҷӣ, маҳсусан низоми таҳсилоти аврупой, натиҷаҳои мусбӣ ҳоҳад дод, зеро ин барномаҳо дар ташаккули шаҳсӣ ва касбии онҳо саҳми арзанда мегузаронад. Бояд ёддовар шуд, ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар солҳои охир ҳарактери оммавӣ касб намудааст ва қариб ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқро фаро гирифтааст.

АДАБИЁТ

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию//Г.С. Абрамова - Екатеренбург, 1995-220с.
2. Абульханова Типология активности личности// Абульханова, К.А. Славская / Психологический журнал – 1985 - №5-С.3-18.
3. Алексеева, Т.К. Деловой английский. English for business. // Т.К. Алексеева Часть 1-2. Москва.: Вече, 2000-640с.
4. Бим, И.Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач /И.Л. Бим, А.А. Леонтьев //Общая методика обучения иностранным языкам.-М.: Русский язык,1991.- С.99-111
5. Бонк, И.А. Английский для международного сотрудничества /И.А. Бонк.-Издание СП "Прим-Ди", 1992.-352с.
6. Гальперин, П.Я. Введение в психологию /П.Я. Гальперин.-М., 2000.-263с
7. Гальперин, П.Я. Опыт изучения и формирования умственных действий. /П.Я. Гальперин //Доклады на совещании по психологии (июль 1953)-Издательство АПНРСФСР, 1954.-432с.
8. Зотова И.В. Формирование коммуникативных умений у студентов в образовательном процессе - // Проблемы и перспективы развития образования: материалы V / И.В. Зотова - Международной научной конференции. г. Пермь -2014. - С.2002-2004
9. Китайгородская, Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. /Г.А. Китайгородская.-М.,1982.

10. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е.И.Пассов.- М.:Просвещение, 1991.- 223с.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) В НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В данной статье исследуется развитие коммуникативных навыков у студентов неязыковых специальностей высших учебных заведениях. Как показывает исследование, для развития коммуникативных навыков у студентов неязыковых специальностей, прежде всего, необходимы теоретические и практические знания. Другими словами, такие навыки и умение, как слушать и понимать устную речь, писать и читать на иностранном языке должны быть развиты на достаточно хорошем уровне. Естественно, языковая среда является одним из важных факторов, так как только теоретическое изучение языка не дает возможность студентам применять свои коммуникативные навыки, умений и способности, а также устранить свои недостатки в процессе обучения.

Несмотря на то, что вопросы развитие навыков коммуникации, были изучены многими лингвистами и учеными отрасли, все еще некоторые аспекты данной отрасли остаются не до конца изученными, особенно в неязыковых высших учебных заведениях. Согласно учебным программам и планам количество выделяемых учебных часов для обучения английского языка в неязыковых учебных заведениях не значительное. Кроме того, студенты не языковых специальности не проявляют большой интерес к изучению английского языка, так как их основное внимание и интерес сосредоточены на изучение основной специальности.

В связи с этим, роль преподавателя английского языка очень существенное, так как только преподаватель может привлечь и заинтересовать студентов к изучению английского языка. Используя современную методику и более интересную учебный материал можно активизировать студентов в процессе урока.

Исходя из этого, развитие коммуникативных навыков и умение у студентов должны быть один из основных целей урока английского языка. Так как, у большинства студентов имеются стремление и желание общаться на английском языке, поэтому содержание плана урока также должна быть разработано с учетом развития навыков коммуникации.

Ключевые слова: Развитие навыков коммуникации, развитие навыков, государственный стандарт, определенные языковые единицы, лексические единицы, национально-культурные особенности, коммуникативная среда, психологическая теория, индивидуально-психологическая, пантомима.

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES (ENGLISH LANGUAGE) IN NON-LINGUISTIC HIGHER INSTITUTIONS

This article researches the development of communicative skills of students of non-linguistics higher education institutions. As the research shows to develop the students communicative skills both theoretical and practical knowledge are required. In other words, first such comprehensions as listening, understanding, writing and reading should be developed as well.

Of course, the language environment is one of the main factors for the development of communicative skills as learning a language based only on theory is not enough for students to apply their communicative skills in practice as well as to find out about their weaknesses and mistakes in order to correct afterwards.

The question of developing communicative skills was studied by many linguists and scholars, but some aspects still requires to be researched, in particular the problems of developing communicative skills of students at non-linguistic higher institutions.

According to the curriculum, the teaching hours at non-linguistic higher institutions are very limited and no extra hours allocated for teaching communicative skills. In addition, the students of non-linguistic specialties usually do not show serious interest in learning foreign languages, in particular English language, because their attention and interest mostly are concentrated on their main course. Therefore, the role of teacher would be very essential as far as only the teacher is able to attract and interest students to study English language more seriously. By using modern methodology and using interesting learning materials students could be actively involved in learning process.

From this point of view, the development of communicative skills must be one of the basic objectives of the lesson. As the majority of students have intention and wish to communicate, therefore the content and methodology of the lesson plan should be also focused on the development of communicative skills.

Key words: Development of communication skills, developing skills, state standard, specific language units, lexical units, national-cultural characteristics, communicative environment, psychological theory, individual-psychological, pantomime.

Сведение об авторе:

Арбобова Мунаввара Тагоевна - Старший преподаватель кафедры иностранных языков Института туризма, сервиса и предпринимательства, E-mail: Munavvara-1966@mail.ru, Tel. (+92) 934064747

About the autor:

Arbobova Munavvara Tagoevna - Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages of the Institute of Tourism, Service and Entrepreneurship, E-mail: Munavvara-1966@mail.ru, Tel. (+92) 934064747

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Хафизова Б. А.

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

Господствующей тенденцией развития современной цивилизации является ее переход к информационной революции в обществе, где объектами труда подавляющей части населения становятся информационные ресурсы и знания, использования которых сегодня и на ближайшее будущее является приоритетным направлением жизни и деятельности человека и которые соответственно требуют тщательно-основательной подготовки всех членов социума.

Безусловно, к такой информационной жизни привело, стремительное развитие глобальной сети Интернета и компьютерная революция, где компьютер является основным средством телекоммуникации. Прогресс в области создания высокоскоростных цифровых каналов связи, средств цифрового представления и сжатия видео/аудио информации, единых протоколов работы с видео – чрезвычайно важные аспекты современной цивилизации без которых теперь не мыслимо дальнейшее развитие и по мнению американского социолога Д. Белла, в обществе приоритет перешел от производства товаров к производство услуг, при котором класс специалистов, связанные с новыми технологиями, т.е. технические специалисты становятся основным профессиональным группой: «Постиндустриальное общество... рассчитывает на возникновение нового (технического) класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов» [10, с.27-102].

Существенным недостатком в профессиональной подготовке современных и будущих специалистов является их недостаточный профессионализм в использовании информационно-коммуникационных технологий, отрицательно влияющее на эффективность и уровень получения знаний. [5, с.264]

В последние годы в сфере образования все больше и больше значение придается обучению будущих кадров, способные адаптироваться к новым тенденциям в мировое развитие и стремительный рост информации и коммуникационные технологии (далее именуемые как ИКТ). Безусловно, произошедшее переход от «передаточной модели», т.е. традиционной обучении к личностно-ориентированной, организованное на новых взглядах «социального конструктивизма», который, в свою очередь, намеревается на нравственно-интеллектуальной развитие личности; формирование, развитие критического и творческого мышления; умения работать с информацией, в большом объеме самостоятельную познавательную деятельность, что является важным достижением человеческой цивилизации [8, с.170–198.].

Сейчас отечественное образование и наука проходит сложный этап реформирования и модернизации в соответствии с требованиями Болонского процесса и евроинтеграционных преобразований. Важным фактором, определяющим развитие государства в современных условиях, является кадровое обеспечение. Поэтому реализация национальной политики, включающей, в том числе и определение стратегических направлений развития системы подготовки будущих кадров средней и высшей квалификации, на сегодня является одной из основных функций государства.

Важны также дальнейшие поиски оптимальной модели системы подготовки будущих кадров, в том числе специалисты со знанием английского языка, направленной на

достижение отечественной образованием современного мирового уровня, с сохранением ее самобытного национального характера, и рост интеллектуального потенциала страны.

Осознавая важность такой развитии Правительство Таджикистана постоянно расширяет юридическое и правовое поле внедрения ИКТ в жизни общества, в том числе в системе образования. К примеру, Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 года №643 «О концепции электронного правительства» на 2011-2020 годы, «Государственная программа развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан» от 3 июля 2014 года №428. и «Государственная программа внедрения информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан» на 2018-2020 годы от 29.09.2017 №443 разработаны и утверждены, и реализуются в сфере образования.

Для примера приведем только одну статью из последней правительственной программы: «Программа отражает приоритетные направления развития внедрения информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательных учреждениях и направлена на реализацию государственной политики в этой сфере в соответствии с целями Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года». [7]

Хорошее владение ИКТ также, как и владением иностранным языком играет значительную роль в условиях глобализации и развития интеграционные процессы на разных этапах (экономика, политика, культура). Язык становится самым важным инструментом, обеспечивающим успешную адаптацию в общество и востребованность как специалиста на рынке труда. Качество обучения в сфере иностранных языков зависит от множества факторов: квалификация педагогического состава; качество обучения и методические материалы; материально-техническая база; слаженная работа всех задействованных. [9]

Для осуществления качественной подготовки будущих кадров важно создать надлежащие организационно-педагогические условия. Прежде всего, в высшем учебном заведении на регулярной основе осуществляются научно-исследовательские работы, научно-образовательные проекты и т.п., для выполнения которых необходимо привлекать всех обучающихся. Такие проекты должны иметь определенные сроки выполнения, состав исполнителей, конкретизированы промежуточные и конечные результаты и отвечать приоритетным тематическим направлениям научных исследований и научно-технических разработок на определенный период. Выпускник педагогического вуза имеет своей компетенции не только обладать знаниями в области компьютерной техники, но и быть специалистом по применению ИКТ в своей профессиональной деятельности, уметь общаться в информационной среде.

Английский - один из важнейших языков, сыгравших роль в процессе глобализации и взрыв знаний. Это наиболее распространенное средство связи во всем мире. Вот почему это называется, как язык ссылок, глобальный язык, а также Lingua Franca (линга франка (итал. lingua franca «франкский язык») — язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми, родными языками которых являются другие языки.) [3]. В контексте других иностранных языков в большинстве стран (на примере Индии) это рассматривается как ESL (английский как второй язык). [12]

Использование английского языка становится жизненно важным для академического обучения. Следовательно, это необходимо для обучения английскому языку и развития навыков английского языка среди учащихся со школьного уровня. В правительство, НПО и образовательные учреждения работают на разных уровнях и принимают меры для улучшения ELT (преподавание английского языка) и развитие навыков английского языка среди студентов. Учить английский и для развития навыков английского языка в нашей стране используются различные подходы и методы. Но большинство из них традиционный, менее интересный, неэффективный и менее мотивирующий.

Итак, необходимо использовать современные подходы и инструменты ИКТ (Информационные и коммуникационные технологии) для развития лучшего понимания и усвоения основных навыков, на примере: аудирование, говорение, чтение и письмо английского языка среди учащихся на школьном уровне или студентов на уровне первых двух курсов. ИКТ могут многое предложить как учителям, так и ученикам для расширения их словарного запаса и совершенствования знания английского языка.

В настоящее время инструменты и подходы ИКТ широко используются благодаря их удобству, вездесущность, эффективность и экономичность. Некоторые из этих подходов, которые внедрены в зарубежных странах можно взять для основу, например на опыте которых у нас можно было бы, поднять уровень изучения английского языка. К примеру, в

той же Индии осуществляются очень много программ для изучения английского языка. К примеру, средств и инструментов - CAI (Computer Assisted Learning), CALA (компьютерная оценка языка), CALI (компьютерная оценка языка Инструкция), CALL (изучение языков с помощью компьютера), MALL (изучение языков с помощью мобильных устройств), TELL (Технология расширенного изучения языка), и т.п.[13]

Интернет блоги, Wiki, электронная почта, электронные библиотеки, мультимедиа, мобильное обучение, бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом и социальные сети, MOOK, виртуальные классы, документальные фильмы, цифровое повествование, мобильные приложения, планшеты, цифровые ноутбуки, планшеты, смартфоны, записанные аудио- и видеоматериалы, разговорные онлайн-уроки, цифровое произношение словари и др.

Современные исследования и исследования показывают положительные результаты интеграции ИКТ в области развитии навыков при изучении английского языка. Эти объекты проложили путь индивидуализированное обучение и предоставленная свобода обучения в любое время и в любом месте в соответствии с потребностями и удобство обучающихся. Итак, мы должны предпринять соответствующие шаги для интеграции ИКТ в сферу ELT, чтобы учащиеся хорошо владели английским языком. [13]

С помощью методов и средств информатизации будущий специалист должен научиться получать ответы на вопросы о том, какие есть информационные ресурсы, где они размещены, как можно получить к ним доступ и как можно их использовать с целью повышения эффективности профессиональной деятельности.

Современную эпоху называют эпохой взрыва знаний. Этот взрыв стал возможно благодаря прогрессу науки и техники. Каждый аспект человеческой жизни имеет изменилось из-за воздействия науки и техники. Использование науки и техники в сфере коммуникации произвела революцию во всем мире. Использование современных технологических инструментов привел к развитию ИКТ (Информационные и коммуникационные технологии). Теперь ИКТ используются в таких областях, как здоровье, развлечения, игры и спорт, транспорт, образование, промышленность, дизайн одежды, текстиль, сельское хозяйство и т. д. Одним щелчком мы можем обменять много информации о мире благодаря использованию ИКТ.

Использование компьютеров, Интернета, телевидения, радио, проекторы и мобильные телефоны, электронная почта, онлайн-аудио- и видеоконференции, а также новые приложения сделали процесс обучения и обучения привлекательным и удобный. Это также помогает сэкономить время, энергию и деньги.

Итак, можно сказать, что ИКТ играет самую важную и ключевую роль в процессе преподавания и обучения. Следовательно, это также играет важную роль в изучении языка, особенно английского языка.

Интеграция информационных технологий происходит только за счет сближения разнородных технологий, но и за счет их взаимопроникновение, взаимовлияния, что создает предпосылки получения синергетических технологических результатов. Этот процесс принято называть конвергенцией. Определено, что с появлением компьютера сформировались такие направления конвергенции: а) конвергенция услуг (Обеспечивает новые расширенные функциональные возможности для пользователей, что, в свою очередь, определяет конвергенцию систем); б) конвергенция сетей (определяет конвергенцию технологий и систем, обеспечивает возможность конвергенции услуг); в) конвергенция устройств (позволяет производителям и пользователям обогащать доступны функциональные возможности и предлагать новые эффективные услуги); г) конвергенция технологий и наук (движущая сила в создании новых научных направлений, которые имеют существенное практическое значение). [6]

Процессы конвергенции обусловили механизмы и процессы бурного развития инноваций во всех сферах жизни, в том числе, науке и образовании. Постиндустриальная (информационная) модель развития общества выявила потребность в разработке инноваций в педагогике высшей школы. Актуальные установки, присущие парадигме образования индустриального общества, в 2000-х годах начали терять свой смысл, а именно: образование для общественного производства; образование на всю жизнь; преподаватель передает знания студентам; неизменная структура и объем учебных дисциплин; книга - основное средство обучения и др. [1].

По мнению многих исследователей педагогика постепенно перерождается в электронную. Объект электронной педагогики остается прежним - образование. предметом электронной педагогики является педагогическая система, а именно процессы в ней, которые

происходят в ИКТ-насыщенной информационно-образовательной среде. Среди педагогических технологий значительный интерес вызывают технологии, ориентированные на активный познавательный процесс, по коллективному (Массовую) работе, на работу с различными информационными интернет-источниками, получает развитие сетевого менторство (индивидуальное наставничество).

А. Андреев обозначил основные аспекты, указывающие на формирование электронной педагогики: а) становление и развитие теоретической базы, в том числе понятийного аппарата (дистанционное обучение, электронное обучение, вебинар, персональное учебная среда и др.); б) расширение возможностей и методик проведения занятий с использованием ИКТ (в том числе дистанционных); в) дидактическая направленность программных средств и сервисов сети интернет; г) наличие различных форм представления электронных учебных материалов; д) широкий интерес студентов и преподавателей к эффективному преподавания и учебной деятельности при электронном обучении; е) валеология электронного обучения и интернет-безопасность; ё) обеспечение качества электронного обучения и его оценки; ж) расширение нормативно-правового обеспечение электронного обучения; з) исследование организационных форм обучения, поиск оптимального их сочетания и значимости в смешанном и дистанционном вариантах проведения учебного процесса и др. Основой для создания открытого образовательного пространства (среды, в которой в открытом доступе существует, циркулирует и распространяется информация) стали веб-технологии и технологии «облачных» вычислений. [1]

Есть много способов развить у студентов лингвистическая независимость образования, однако, не все они отвечают потребностям современных студентов и раскрывают все свои возможности в изучении иностранных языков. По словам преподавателей-исследователей этой проблемы, существует было много способов развить такого рода независимость проверена. Некоторые способы, в основе которых ИКТ как наиболее эффективный инструмент обучения иностранным языкам, были отобраны и объединены в одну группу. Один из самых действенных инструментов обучения студентов развитие языковой независимости с использованием ИКТ внедрение курсовых программ в учебный процесс. Там есть ряд различных подходов к классификации, конечно, но нет единого мнения и, следовательно, общая классификация.

Все это помогает его в разработке учебной программы, которая ведет к достижению целей и задач английского языка при её эффективной обучении. Хотя инструменты ИКТ очень полезны в преподавании и изучении английского языка, но у этих инструментов есть некоторые ограничения.

Исследователям обсуждаются некоторые ограничения:

- Часто учащийся не может понять целевые цели преподавания английского языка.
- Из-за свободы времени и пространства ученики часто не заботятся о своих целях и предаются бессмысленным делам.
- Многократное использование записанных программ вызывает у студентов скуку, что приводит к проблеме недисциплинированности на уроках.
- В большинстве случаев ученики остаются пассивными и неактивными в процессе обучения, потому что у них меньше возможностей активно участвовать в учебном процессе.
- Для использования инструментов ИКТ необходимы технически подготовленные учителя, которые не имеют пользоваться сетевыми программами и остаются не занятых.

Таким образом, мы постарались коротко, показать спектр этих возможностей и эффективных технологий использования цифровых технологий. образовательные ресурсы по преподаванию английского языка в университете практически в разных учебные режимы: в учебном, в режиме графической иллюстрации. по конкретной теме, с диагностический режим тестирования качества усвоения программного материала и в режиме самообразования, сочетание традиционного обучения с компьютерными информационными и коммуникационными технологиями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев А. Знания или компетенция? / А.С Андреев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. 2015. – № 2. – С.3 - 12.
2. Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Телекоммуникационные проекты в учебном процессе. - М.: АО КУДИЦ – С. 58.
3. Виноградов В. А. Лингва франка // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 267.
4. Мохан Р. (2008) Важность английского языка в Индии. Загружено 26.03.2011 с URL: //ezinearticles.com
5. Наимов У.Т. Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий руководителем академических групп в процессе обучения / У.Т. Наимов // Вестник Таджикского национального университета. № 4, 2018. -

С. 264-269. со ссылкой на: Жалдак Н. И. Компьютер и математики. Пособ. для ВУЗов / Н.И. Жалдак. – К. : Техника, 2016. – 303 с

6. Оленин С. Конвергентные услуги на базе IP.: Журнал "Broadcasting. Телевидение и радиовещание" #2, 2008
7. Правительственная программа по внедрению информационных и коммуникационных технологий в общих образовательных учреждениях Республики Таджикистан на 2018-2022 гг. Утвержден Правительством Республики Таджикистан от «29» сентября 2017 № 443
8. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения // Вопросы психологии. — 1995. — № 2. — С. 13-21.
9. Эдвард Р. Секреты наиболее успешных продавцов / Р. Эдвард. – М.: Изд-во «Проспект», 2005. –200 с.
10. Bell, D. **Cultural Contradictions of Capitalism. N. Y., 1976**
11. <http://www.nbuu.gov.ua/e-journals/ITZN/em12/content/09otgsio.htm>
12. <https://site/journaloftechnologyforelt/archive/volume-6-no/2-role-of-ict-in-the-enhancement-of-english-language-skills-among-the-lear...1/4>
13. <https://sitesjournaloftechnologyforelt/archive/ enhancement-of-English-language-skills-among-the-lear...1/4>
14. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3863
15. <https://www.esl-languages.com/en/free-online-brochures.htm>

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются и раскрываются вопросы о сущности, содержании и образовательные технологии обучения, интегрированные с информационными технологиями, при изучение английского языка в учебных заведениях Республики Таджикистана. Автор штудирует и анализирует о целесообразности использования инновационные методы обучения, которые будут способствовать развитию творческой личности при изучения английского языка и которые помогут закрепить, углубить и систематизировать знания, полученные во время обучения.

Особенно автор уделяет тщательное внимание методам которые помогут будущим специалистам овладеть современными ИКТ, интеграцией их в современное образовательное пространство, развитием их информационной культурой, коммуникативной компетентностью, а главное -помогут подготовить специалистов педагогов владеющим английским языком и навыками самостоятельной работы, решением проблем, нахождением нестандартных решений и др.

Ключевые слова: ИКТ, обучение, язык, современные реалии, переподготовка будущих специалистов и т.п.

ON THE ISSUE OF INFORMATION AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE

The article examines and discloses questions about the essence, content and educational technologies of teaching, integrated with information technologies, when studying English in educational institutions of the Republic of Tajikistan. The author studies and analyzes the feasibility of using innovative teaching methods that will contribute to the development of a creative personality when learning English and which will help to consolidate, deepen and systematize the knowledge gained during training.

Especially the author pays carefully attention to methods that will help future specialists to master modern ICT, integrate them into the modern educational space, develop their information culture, communicative competence, and most importantly, they will help to train specialist teachers who speak English language and independent work skills, solve problems, find non-standard solutions and etc.

Key words: ICT, teaching, language, modern realities, retraining of future specialists, etc.

Сведения об авторе:

Хафизова Барно Амиралиевна- старший преподаватель кафедры теории перевода и стилистики факультета английского языка Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни. (+992) 919503500, E-mail: Barnosha700@gmail.ru.

About the author:

Khafizova Barno Amiralievna - Senior Lecturer of the Department of Stylistics and Theory of Translation, Faculty of English, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, (+992) 919503500, E-mail: Barnosha700@gmail.ru.

ТАРТИБИ ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛА

Маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад.

Дар маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии профессорону омӯзгорони Доғишгоҳ ва олимони ватанивӯҳи ҳориҷӣ нашр карда мешавад.

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои муҳталифи илм шомил мегарданд, бо фармони ректори Доғишгоҳ тасдиқ карда мешавад.

Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра ва шӯрои олимони факултет қабул менамояд. Мақолаҳо, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад.
2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 саҳифаи чопӣ зиёд набошад.
3. Дар ҳар як мақолаи илмӣ тибқи тартиб зикри мағҳумҳои калидӣ ва аннотатсия бо ду забон: русӣ ва англисӣ риоя шавад.
4. Мақолаҳо тибқи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, ҳуруфи 14 қабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрҳо 1, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи рост 1, 5 см, аз боло 2 см, ва аз поён 2 см - ро бояд ташкил намояд, матни мақола аз тарафи рост рақамгузорӣ карда шавад.
5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насад, номи падар ва ва номи ҷойи кори муаллиф дарҷ гардад.
6. Дар мақолаҳои илмӣ истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иқтибос тибқи қоидаҳои нашрия, дар асоси талаботи амалқунандай ГОСТ риоя шавад.
7. Дар оҳири мақола маълумот оид ба ҷойи кор, вазифаю үнвони илмӣ, суроға ва имзои муаллиф ҷой дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии ҳифзи сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, нишон додани маълумотҳои мушаҳҳас зарур намебошад.
8. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд.
9. Дастхати мақолаҳо баргардонида намешавад.

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ИЗДАНИЯ СТАТЬИ

«Вестник педагогического университета» издается в соответствии Законом Республики Таджикистан «О печати и других средств массовой информации».

В журнале публикуется основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук отечественных и зарубежных исследователей.

Редакционная коллегия утверждена по приказу ректора университета.

Статьи принимаются с протоколом кафедр, научного совета факультетов и с отзывами научных руководителей.

Статьи, которые отправляются в адрес университета, должны соответствовать следующим требованиям:

1. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные научные статьи.
2. Представленные статьи совместно с рисунками, диаграммами, графиками, аннотациями должны быть не менее десяти страниц.
3. Каждая научная статья в обязательном порядке принимается с ключевыми словами и с аннотациями на русском и английском языках.
4. Статьи принимаются в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (Times New Roman Tj), размер шрифта 14. Все поля обязательны для заполнения независимо от формы (бумажной или электронной) научного издания. Интервал между строками 1 см с левой стороны 3 см., с правой стороны 1, 5 см, сверху 2 см, снизу 2 см., текст статьи номеруется с правой стороны.
5. На первой странице статьи указывается фамилия имя отчество и место работы автора.
6. У всех публикуемых научных статьях должны быть пристатейные библиографические списки, оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами.
7. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и необходимые контактные данные. Авторы, имеющие допуск к государственной тайне Республики Таджикистан имеют право не указывать место работы и контактные данные.
8. Редакционная коллегия имеет право сократить и исправить научную статью.
9. Представленные научные статьи автору не возвращаются.

**ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2021. № 1(5)**

**Издательский центр
Таджикского педагогического университета им. С.Айни
по изданию научного журнала
«Вестник педагогического университета»:
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 121
Сайт журнала: www.vestnik.tgpu.tj
E-mail: vestnik.tgpu@gmail.com
Тел.: (+992 37) 224-20-12, (+992 37) 224-13-83.
Формат 70x108/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Тираж 100 экз. Уч. изд. л. 39,25 усл. п.л.40
Подписано в печать 19.04.2021 г. Заказ №186
Отпечатано в типографии ТГПУ им. С.Айни
734025, г.Душанбе, ул.Рудаки 121.**